

[www.andesha.tj](http://www.andesha.tj)



**Сомонани  
дӯстдорони илм**

Т. Зеҳнӣ

# Санъати сухан

87

3-53

83.3(2705)

Т. ЗЕХНІЙ

# САНЬАТИ СУХАН


НАШРИ ЧОРУМ

ДУШАНБЕ  
«АДИБ»  
2007

ББК 83.3 (2 точик)

3-54

Муҳаррир  
*Мубашиш Ақбарзод*  
579650



Зеҳнӣ Т.

Санъати сухан. — Душанбе: Адаб», 2007. -400 сах.

Табиист, ки шеъри баланд ва насри баргузида во-  
баста ба бисёр чизҳо, аз он ҷумла ба мувофиқати он ба  
қонунҳои арӯз, ороста будан ба ягон воситай тасвири  
бадей ё санъатҳои маънавию лафзии гайритакаллуғӣ  
мебошад. Аз ин рӯ китоби «Санъати сухан»-ро омӯзон-  
дан барои донишҷӯён дар факултаҳои мактабҳои олий  
айни муддаост.



ISBN 978-99947-32-76-0

© Зеҳнӣ Т., 2007

## ОЛИМ ВА ОМЎЗГОРИ ПУРКОР

Роҳи ҳаёт ва фаъолияти илмиву адабии арабоби барҷастаи фарҳанги тоҷик Тӯракул Зеҳнӣ як навъ таҷассуми роҳи рушду нумӯи илму фарҳанги тоҷик дар асри XX мебошад.

Тӯракул, писари Нарзиқул, мутахаллис ба Зеҳнӣ, соли 1891 дар деҳаи Галаосиёи Самарқанд, дар оилаи косиб ба дунё омад. Дар синни 13-14 солагӣ дар мадрасаи Тилокорӣ назди мулло Турсунқул саводи арабӣ омӯхта, эҷодиёти адабии худро аз шоирий оғоз кардааст. Солҳои 1919-1920 дар маҷаллаи инқилобии тоҷики «Шӯълаи инқилоб», шеърҳои «Нидо ба авлоди-Ватан», «Таронаҳои баҳорӣ» чоп намудааст. Баъдтар дар маҷаллаҳои «Дониш-биниш», «Раҳбари дониш», «Барои адабиёти сотсиалистӣ», инчунин дар рӯзномаи «Овози тоҷик» бисёр шеърҳо ва мақолаҳои илмии худро бо таҳаллуси Зеҳнӣ, Рустам, Сомонӣ дарҷ кардааст. Яке аз муҳимтарин масъалаҳои сиёсӣ дар солҳои бистум ҳимояи ҳуқуқи қонунии ҳалқи тоҷик барои муҳторият ва истиқлоли миллӣ буд. Душманони мардуми мо, ки мавҷудияти таърихии онро чун қавми алоҳида ва мустақил инкор мекарданд, ба муҳимтарин аломати миллӣ – забони тоҷикий ҳамла оварда, исбот карданӣ мешуданд, ки чунин забон дар хоки Осиёи Миёна вучуд надорад. С.Айнӣ барои рад ва маҳкум кардани ин фикри ботил асари ҷомеи худ «Намунаи адабиёти тоҷик»-ро оғарид, ки ин китоб ба қавли худи устод «пардаи иғвогаронро дарронид Ҷа ба даҳони онҳо мӯҳри хомӯшӣ зад». Дар таълифи чунин асари пурарзиш Т.Зеҳнӣ аз ёварони доимӣ ва фаъоли С.Айнӣ будааст, ки устод ин хизмати арзандай ӯро ба ин тарз ёдоварӣ карда буд: «Рафиқ Зеҳнӣ шабу рӯз дар ҳузури ман

аст ва дар бораи чамъу тартиби «Намуна» монанди дасти ростам ба ман ёрмандӣ кардааст».

Дар он солҳое, ки инқилоби маданий бо суръати та- мом пеш мерафт, Т.Зеҳнӣ ба сифати як зиёни тоҷик баҳри идеалҳои наҷиб ба майдони мубориза баромад. Мавсүф дар он солҳо ба навиштани мақолаҳои илмию публисистӣ, таълифи китобҳои дарсӣ шурӯъ намуд. Соли 1925 дар рӯзномаи «Овози тоҷик» ба муносибати зодрузи маорифпарвари тоҷик Абдуқодир Шакурӣ бо унвони «Муаллими 25-солаи тоҷикон» мақолае таълиф намудааст. Ҳамон сол дар ин рӯзнома паёпай ҷанд очерки таърихию адабии Зеҳнӣ бо унвонҳои «Шоири бузурги нахустини тоҷикон» (дар бораи Рӯдакӣ), «Аҳамият ба деҳот бидиҳем», «Тамом кардани бесаводӣ аз байни ҳалқ» ба табъ расидаанд.

Аз соли 1926 то соли 1931 дар матбуоти тоҷик баҳси домандори зиёёни пешқадам дар масъалаи забони адабӣ ва қабули алифбои лотинӣ ба вуқӯъ пайваст. Зеҳнӣ дар қатори устод С.Айнӣ, А.Муҳиддинов, Фитрат, Б.Икромӣ, Семёнов, Лоҳутӣ, Мунзим, Сухарева ва даҳҳо дигарон бо 8 мақолаи илмӣ дар масъалаҳои забони адабӣ ва алифбо суханронӣ кардааст. Бесабаб нест, ки профессор Бертельс дар мақолаи худ «Забони адабии тоҷик» дар мачаллаи «Раҳбари дониш» масъалаву маводи пешниҳоднамудаи Зеҳниро чун сарчашмаи муҳимми илмӣ баҳо додааст.

Соли 1926 мақолаи «Дар атрофи маорifi тоҷик» дар рӯзномаи «Овози тоҷик» ҷоп шуд, ки ба бисёр масъалаҳои оид ба маорифу мактаб ва бо китобҳои дарсӣ таъмин кардани хонандагон баҳшида шудааст. Дар бораи зарурати ҷамъ кардани эҷодиёти шифоҳии мардумӣ Т.Зеҳнӣ ҳанӯз соли 1928 дар мачаллаи «Раҳбари дониш» дар ду шумора мақола бо унвони «Адабиёти ҳалқ» ҷоп кунонид, зарурати ҷамъ кардану омӯхтани эҷодиёти даҳонии ҳалқро ба миён гузонтааст. Дар ин мақола худ алоқаи фолклорро бо адабиёти ҳаттӣ ҷишон дода, боигарии забони ҳалқро ба таври маҳсус ба хонандагон гӯнзад кардааст.

Устод Т.Зехнӣ яке аз аввалин муаллифони китобҳои дарсӣ барои мактабҳои ибтидой ва миёна ба шумор меравад. Нахустин китоби дарсии «Омӯзиш» бо ҳамроҳии В.Маҳмудӣ (1928) барои синфҳои дуюм, сеюм ва чаҳоруми мактабҳои ибтидой мебошад. Соли 1930 китоби Т.Зехнӣ «Сарфи забони тоҷикӣ» чоп шуд. Китоб барои мактабҳои дараҷаи якум таҳия шудааст. Китоби дигари Зехнӣ бо ҳамроҳии Б.Ҳочизода ва Л.Бузургзода бо унвони «Китоби дарсии забони модарӣ» нашр шуд. Ин китоб (1933) барои синфҳои сеюму чаҳоруми мактабҳои ибтидой буда, чун дастури таълиму тарбияи насли наврас аҳамияти хеле муҳим дошт. Китоби «Сарф», ки соли 1935 чоп шуда буд, дар он солҳо китоби ягонаи дарсӣ ба ҳисоб мерафт.

Фаъолияти педагогии Т.Зехнӣ аз соли 1925 шурӯъ шуда, дар «Билим-юрги»-и вилояти Самарқанд, аввал ба вазифаи муаллими забон ва адабиёти тоҷик дар курси 9-моҳаи муаллимтайёркунӣ ва баъдан, дар техникуми педагогии душтаронаи шаҳри Самарқанд гузаштааст. Инчунин соли 1926 ба вазифаи муҳаррир ва ходими адабии шӯъбаи Нашриёти давлатии Тоҷикистон дар Самарқанд кор кардааст.

Баъдтар, солҳои 1929-1930 дар Институти тадқиқотӣ-илмии Ӯзбекистон ба аспирантура дохил шуда, таҳсилро идома додааст. Соли 1930 баҳри идомаи корҳои эҷодӣ ва таълиму тарбияи ҷавонон ба Душанбе омада, ҳамон сол вакили конференсияи забон ва имлои тоҷикӣ буд.

Фаъолияти кории Зехнӣ дар Душанбе то соли 1932 давом кард. Аввал ходими илмии Комитети давлатии Тоҷикистон дар назди Комиссариати маориф, баъдтар кормандии Институти илмӣ-тадқиқотии Тоҷикистонро ба ўҳда гирифта буд. Инак, бо сабабҳои оилавӣ фаъолияти кории Т.Зехнӣ боз дар Самарқанд идома ёфт. Аз соли 1932 то 1936 дар техникуми педагогии ба номи Н.К.Крупская дар шаҳри Самарқанд ба сифати муаллими забон ва адабиёт фаъолият намуд. Баъдан, зиёда аз 10 сол дар мактаби № 25-и деҳаи Боги Майдони Самарқанд ба толибилмон дарс гуфтааст. Солҳои 1944-1945 ўро ба Дорулфунуни давлатии

Ўзбекистон, дар шаҳри Самарқанд ба сифати муаллими методикаи забон ва таълими хатти форсӣ даъват намуданд. Дар ин солҳои мудҳиши ҷанг кори дучояи омӯзгорӣ баҳри беҳбуди маишати зиндагӣ ва таъмини оила равона шуда буд.

Ба замми ҳамаи ин душвориҳо, 21 июни соли 1945 Т.Зехниро ба ҳабс гирифтанд. Даъвои коркунони НКВД, ки барои ба ҳабс гирифтанд омада буданд, чунин буд:

— Дар Дорулфунуни давлатӣ дарси «Қуръон» гуфта, китоби арабӣ доштану ба ҳуруфи арабӣ хондаву навишта тавонистан...

9 соли зиндагии Т.Зехнӣ дар шаҳрҳои Новосибирск, вилояти Кемерово ва Қарағандай Қазоқистон гузашт. Зехнӣ аз носозиҳои замона, машаққату азоби басарафтода, аз зиндагӣ ноумед нашуд, бо вучуди дурӣ аз фарзандону оила, аз ватану пайвандон боре ҳам аз нокомиҳо, норасоиҳо, аз каму кости рӯзгори худ шикоят накард. Нотавонбинӣ, ҳарисӣ, ҳасисӣ, ғурӯсначашмӣ барояш бегона буд. Ончи дар дил дошт, ба забон мегуфт.

Баъди бозгашт, соли 1954 Зехнӣ фаъолияти илмии ҳудро пурра ба тартиб додану таълифи китобҳо баҳшид ва то соли 1956 китоби «Санъатҳои бадӣ дар шеъри тоҷикӣ»-ро дар Самарқанд ба охир расонд.

Ҳамон сол ба Душанбе омада, китоби мазкурро аз муҳокимаи илмӣ дар Академияи илмҳо гузаронида ва шартномаи корро баста, ба Самарқанд баргашт. Соли 1957 бо даъвати Академияи илмҳо ба шӯъбаи лугат ба таҳияи лугатҳо пардоҳт. Зехнӣ китоби «Санъатҳои бадӣ дар шеъри тоҷикӣ»-ро соли 1960 чоп намуд ва солҳои 1967-1979 ин китоб бо унвони «Санъати сухан» (бо такмилу иловаҳо) чун китоби таълимӣ дар соҳаи балоғату фасоҳати сухан, вазни арӯз барои муаллимону донишҷӯёни мактабҳои олий нашр гардиц. Ин китоби пурарзиши олими арӯзшинос Т.Зехнӣ натиҷаи меҳнати ҷандинсола ва ҷамъбасти мантиқии асарҳои адабиётиниёсонаи гузашта мебошад.

Доир ба таълиф гардидани китоби мазкур аз чониби муҳаққикони шеъру адаб Ҷ.Аизкулов «Доир ба илми бадеъ» (Тоҷикистони советӣ, 1960, 29.11), Ҳ.Ҳамидов «Бахс аз санъатҳои бадеъ дар шеъри тоҷикӣ», С.Имронов «Доир ба китоби «Санъатҳои бадеъ дар шеъри тоҷикӣ» (Шарқи сурх, 1961. № 3), Ю.Салимов «Китоб оид ба илми бадеъ» (Ҳақиқати Ленинобод, 1961.28.03) тақризу мақолаҳои илмӣ чоп гардидааст. Муаллифон аҳамияти китоби мазкурро дар тарбияи завқи бадеии ҷавонон ва хусусан баланд бардоштани дониш ва маҳорати суханварон қайд кардаанд.

Т.Зеҳнӣ дар таълифи «Фарҳанги забони тоҷикӣ» (дар ду ҷилд) соли 1969 саҳми арзанда гузошта, яке аз тартибдиҳандагони он ба ҳисоб меравад. Дар нашру дастрас гардонидани намунаҳои адабиёти классикӣ хизмати устод Зеҳнӣ хеле қалон аст. Ӯ аз «Ҳамса»-и Низомии Ганҷавӣ китоберо бо номи «Гулу сунбул» таҳия намуда, соли 1963 чоп кардааст.

Китоби «Суханварони сайқали рӯи замин» соли 1973 аз чоп баромад, ки ба 2500-солагии шаҳри Самарқанд баҳшида шуд. Ин китоби Зеҳнӣ бо ҳаммуаллифии С.Саъдиеv (устоди Дошишгоҳи шаҳри Самарқанд) чоп гардид, ки намунаи осори 187 шоири адиби Самарқандро дар бар мегирад.

Даҳ соли охири умри Зеҳнӣ ба таълифи ду китоби пурарзиш, яке «Чанд сухани судманд» ва дигаре «Аз таърихи лексикаи забони тоҷикӣ» сарф шуд. Ин китобҳо соли 1983 ва 1987 баъди вафоти Т.Зеҳнӣ рӯи чопро диданд. Соли 1992 бо иловаи боби «Қофия» китоби «Санъати сухан» маротибаи чорум нашр гардид.

Хизмати Т.Зеҳнӣ дар ҷамъ намудани дастанависҳои қадим низ хеле қалон аст. Ӯ тӯли солҳои 1966-1970 барои ҷамъ намудани дастанависҳои нодир, ҳам барои Шӯъбаи дастанависҳои шарқии Китобхонаи давлатии ба номи Абулқосим Фирдавсӣ ва ҳам барои Институти забон ва адабиёт ба Бухорову Самарқанд сафар карда, «Фарҳанги Ҷаҳон-

гирий» (асри 14), «Точулмасодир», «Ҳафт авранг»-и Абдурраҳмони Чомӣ ва дигаронро дастрас намудааст.

Соли 2007 ба зодрӯзи Т.Зеҳнӣ 116-сол пур мешавад. Тадқиқу баррасии фаъолияти илмиву эҷодии устод Т.Зеҳнӣ дорои аҳамияти калон буда, табъу нашри осори гаронбаҳои ў минбаъд ба зиммаи ҳаводорони илму адаби тоҷик voguzor мешавад.

Хушбахтона, нашриёти «Адиб» талабу дарҳости ҳаводорони шеъру адабро ба эътибор гирифта, бо дастгирии Президенти мамлакат мӯҳтарам Эмомали Рахмон чопи китоби мазкурро ба нақша гирифтааст. Фурсати муносиб фаро расидааст, ки миннатдории пайвандони Зеҳниро нисбати дастгирии Ҷаноби Олий ва кормандони нашрияи мазкур баён намоем.

**Фарруҳа Зеҳнӣ,**

*номзади илмҳои филологӣ*



## ДЕБОЧА

Бадеият яке аз хусусиятҳои асосии осори адабист. Ашъори бузургтарин намояндагони адабиёти классикӣ ва пешқадамтарин нависандагони шӯравиямон аз он сабаб ба дили хонанда чой гирифтааст, ки дар онҳо маъниҳои ой ва бикр дар ниҳояти дилкашӣ ифода гардида, бо перояи бадеият ороиш ёфтааст. Дар ашъори онҳо гояҳои баланд, маъниҳои барҷаста ва мазмунҳои нозуку латиф дар шакли зебое бо калима ва таркибҳои суфтаву ҳамвор, бо роҳи тасвироти бадеию санои адабӣ ифода ёфтаанд.

Аз осори онҳо хонанда на танҳо ба маъниҳои барҷаста сарфаҳм меравад, балки завқи бадеӣ мегирад, аз намуди дилкаши онҳо лаззат мебарарад. Воситаҳои тасвироти бадеӣ ҳамин гуна ҷузъи муҳимми асари бадеӣ мебошанд, ки адиб онҳоро барои ифода кардани ғояи асосии худ истифода менамояд. Таъсири эмотсионалии асари бадеӣ аз бисёр ҷиҳатҳо ба воситаҳои тасвир вобаста аст, воситаҳои тасвир барои дилчашту форам ва муассиру ҷозибадор тазохур кардани мақсад ва ғояи асар омили муҳимме мебошад.

Чи навъе барои иншои шеъри хубу маргуб ва шоиставу барҷаста ҳаматарафа донистани забони шеър ва аз худ намудани лаҳзаҳои нозуки он зарур бошад, ҳамон қадар ҳам донистани илми арӯз, илми қофия ва маҳсусан донистани воситаҳои тасвирот ва санъатҳои муҳимми адабӣ ба ҳар як нависанда, хусусан ба навқаламон аҳамияти калон дорад.

Донистани инҳо на танҳо ба нависандагони ҷавон зиёда зарур аст, балки лозим аст, ки хонандагон ва дӯстдорони адабиёти бадеӣ низ аз ин хусус соҳиби баъзе маълумоти умумӣ бошанд, зоро ин як шарти муҳимми адабиётфаҳмӣ мебошад. Хусусан донишҷуёни факултетҳои филологияи

мактабҳои олӣ ва муаллимони забону адабиёти мактабҳои миёна аз асосҳои адабиёт бояд огоҳ бошанд, то ин ки дар фаҳмидани адабиёти классикии тоҷикӣ ва таҳлили он салиқа пайдо кунанд.

Яке аз вазифаҳои муҳимми мактаб ин аст, ки дар шуури талабагон эҳсосоти баланди эстетикий ҳосил намояд ва аз он чумла ҳаваси шеърсанҷии онҳоро хеле боло барад. Ичрои ин вазифа хусусан дар чумхурияти мо душвор аст, зеро ки адабиёти классикии форсӣ-тоҷикӣ адабиёти қадими олӣ ва мураккабе буда, барои фаҳмидани ҳама назокату нафосати он меҳнати бисёр талаб карда мешавад. Шоирони мо ҳама нуктасанҷ, мӯшикоф ва мудакқиқ буданд ва барои фаҳмидани шеъри онҳо низ нуктасанҷию мӯшикофӣ лозим аст. Муалими адабиёти мактаби миёна вазифадор аст, ки дар давоми солҳои таълим талабагонро ба ҳондани адабиёти классикий тайёр намояд.

Халқи тоҷик дар давоми ҳазор сол як адабиёти бузург эҷод намудааст, ки дорои санъати олӣ буда, гояҳои баланди инсонпарваронаero ифода кардааст ва чи аз ҷиҳати гоявӣ, чи ба эътибори шакли бадей хусусиятҳои хосе дорад. Дар айни замон адибони гузаштаи мо бо масъалаҳои назирияи ин адабиёти бузурги худ низ машғул гардида, хусусан дар илми поэтика бисёр асарҳо таълиф намудаанд. Имрӯз барои ин ки адабиёти классикиро ба хубӣ аз худ кунем, аз асарҳои назарӣ низ ҳабардор буданамон лозим аст.

Баъзе намояндагони барҷастаи назми классикии форсӣ-тоҷикӣ дар назария асарҳои алоҳида оғаридаанд, ки мисоли онро мо дар поёнтар ҳоҳем дид. Лекин дар таърихи маданияти мо чунин олимони забардасте ҳам будаанд, ки маҳсусан бо омӯҳтани илми адабиётшиносӣ машғул гардидаанд. Ин олимон таҷрибаи шоирони бузурго аз ҷиҳати назарӣ ҷамъbast намуда, мувофиқи талаботи замони худ барои муайян кардани қонуниятҳои эҷодиёти бадей кӯшиш нишон медоданд. Онҳо қонунҳои вазн, қоғия ва санъатҳои бадеиро хеле муфассал ва дақиқ таъйин карда, дар

ин хусусҳо барои ҷавонон дастуруламали возеху равшане додаанд. Олимони адабиётшинос дар бораи моҳияти адабиёт, доир ба муносибати мазмуну шакл ва мисли ин дигар масъалаҳои муҳимми назарӣ бисёр фикрҳои ҷолиби дикқат баён намудаанд. Ин фикрҳои онҳо дар замони ҳуд барои инкишофи адабиёти пешқадам ва ба ҳалқ наздик шудани он нақши муайянे бозида буд.

Дар таърихи адабиёт ва афкорӣ эстетикӣ бисёр масъалаҳои ҳастанд, ки онҳоро бе ёрии мероси назарӣ ҳал кардан мумкин нест. Масалан, масъалаи ин ки дар лавраҳои гуногуни инкишофи адабиёти классикии мӯнибат ба асари бадеӣ чӣ гуна талабот гузашта мешуд, барои муайян кардани бадеяти асар чи меъёрхое вучуд дошт, чи назарияҳои буданд, ки адабиёти прогрессивро пеш мебурданд ва қадоми онҳо адабиёти иртиҷоиро ғизо меданданд ва амсоли ин.

Ҳалли ин ҳама масъалаҳо ҳеле мушкил аст, вале дар натиҷаи омӯзиши ҷиддии осори нависандагон ва адабиётшиносон имконпазир ҳоҳад буд.

Чунон ки шоири бузурги Озарбойҷон ва яке аз намояндагони барҷастаи адабиёти форсӣ-тоҷикӣ Ҳоқонӣ гуфтаст:

Суварнигор<sup>1</sup> ҳадисам<sup>2</sup>,  
Ки чон дар он натавонам ниҳод, нангарам,

Шоир дар ин ҷо талаберо, ки дар назди эҷодиёти ҳуд гузашта буд, баён намудааст. Ҳоқонӣ ҳудро ба сураткаше монанд кардааст, ки бо сухан сурат мекашад. Вале ў талаб кардааст, ки шоир бояд бо сухан на танҳо сурат кашад, балки ба он сурат ҷон дамад, онро чун одами ҳақиқии зинда пеши назари ҳонанда намоён кунад ва агар ин кор аз дасти шоир наояд, ў бояд шеър нанависад. Дар ин байт нуқтаи

1. Суварнигор — сураткаш.

2. Ҳадис — сухан.

назари шоир доир ба адабиёт баён ёфтааст ва ҳамин гуна талаботро мо дар асарҳои назарӣ низ дид метавонем.

Он асарҳое, ки то Инқилоби Ӯктабр дар бораи назарияи адабиёт таълиф ёфтаанд, кадомҳоанд?

Шумораи ин гуна асарҳо хеле бисёр аст, вале ҳамаи онҳо то замони мо омада нарасидаанд ва чанде аз онҳо тамоман гум шуда ё ҳанӯз ба дасти тадқиқотчиён надаромадааст. Он қисм асарҳои назарӣ, ки то замони мо расидаанд, низ ҳамагӣ ба як қимат набуда, баъзеяшон ҳақиқатан асари илмии тадқиқӣ бошанд, баъзеяшон аз такори асарҳои пешина иборатанд. Шоирон ва дӯстдорони шеъру адаб шеъру шоириро бо ду роҳ омӯхта омадаанд: яке бо роҳи тазкираҳо ва дигаре бо роҳи таълифи китоб ва рисолаҳое, ки ба масъалаҳои умумии адабиёт, вазн, қофия ва бадеъ баҳшида шудаанд.

Тазкира асарест, ки тарҷумаи ҳоли кӯтоҳи нависандагон, баҳои муҳтасари эҷодиёти онҳо ва намунаи осори онҳоро дар бар мегирад. Машҳуртарин тазкираҳои таърихи адабиёти тоҷикӣ аз қабили «Лубоб-ул-албоб»-и Муҳаммади Авғии Бухорӣ (асри XII), «Чаҳор мақола»-и Низомии Арӯзии Самарқандӣ (асри XII), «Тазкират-уш-шуаро»-и Давлатшоҳи Самарқандӣ (асри XV), «Музаккир-ул-аҳбоб»-и Ҳасани Нисории Бухорӣ (асри XVI), Тазкираи Мутрибии Самарқандӣ (асри XVI), Музаккир-ул-асҳоб»-и Малеҳои Самарқандӣ (асри XVII), «Оташкада»-и Лутфалибеки Озар (асри XVIII), «Мачмаъ-ул-фусаҳо»-и Ризокулиҳони Ҳидоят, «Тазкират-уш-шуаро»-и Фазлии Намангонӣ (асри XIX), «Тизкори ашъор»-и Садри Зиё (ибтидои асри XX) ва даҳҳо амсоли инҳо барои омӯхтани ҳаёти нависандагон ва ғоҳе барои муайян кардани баъзе ҳусусиятҳои эҷодиёти онҳо аҳамияти калон дорад.

Вале тазкираҳо, чунон ки гуфта шуд, дар бораи нависандагон хеле муҳтасар маълумот дода, бо овардани як-ду намуна қаноат мекунанд ва аз масъалаҳои эҷодио назарӣ қарib тамоман баҳс наменамоянд.

Таълифи асарҳои назарӣ низ дар адабиёти форсӣ-тоҷикӣ таърихи дуру дарозе дорад. Олимони мо назарияи адабиётро ба се илми мустақил тақсим мекарданд: илми арӯз, ки аз масъалаҳои вазн ва қонуну қондаҳои он баҳс мекунанд; илми қофия, ки қонунҳои қофия ва хелҳои онро шарҳ медиҳад; илми балогат (илмҳои ёвари балогат- маонӣ, баён ва бадеъ), ки санъатҳои бадеъ, жанрҳо ва шаклҳои жанриро меомӯзанд. Масъалаҳои умумии адабиёт низ бештар дар илми бадеъ зикр мешаванд. Рисолаҳои ҳастанд, ки дар яке аз ин илмҳои сегона таълиф ёфтаанд, аммо баъзе китобҳо ҳарсеки онҳоро якбора дар бар гирифтаанд.

Аввалин рисола дар назарияи адабиёт, ки то имрӯз омада расидааст, «Тарҷумон-ул-балога» ном асари олими бузурги форсу тоҷик Муҳаммад ибни Умарӣ Родуёнӣ мебошад, ки дар асри XI навишта шудааст<sup>1</sup>. Ин асари муҳим ба ҳамин наздикиҳо (соли 1949 дар Истамбул) ба эҳтимоми Аҳмади Оташ чоп шуд ва то ин вақт ҳатто номи муаллифи он маълум набуда, баъзеҳо онро ба қалами шоири маъруфи асри XI Абдулҳасани Фарруҳӣ нисбат медоданд.

«Тарҷумон-ул-балога» ба илми бадеъ оид аст. Чунон ки муаллиф дар муқаддима таъкид намудааст, пеш аз ўз поэтика факат Абуюсуп ва Абульъулои Шуштарӣ барин олимон дар бораи арӯз ба забони дарӣ рисола навишта будаанд, аммо дар қофия ва бадеъ чизе навишта нашуда будааст. Пас «Тарҷумон-ул-балога»-и Родуёнӣ аввалин асаrest, ки ба забони дарӣ дар илми бадеъ таълиф ёфтааст. Родуёнӣ мегӯяд: «Чунин гӯяд Муҳаммад Умар-ур-Родуёнӣ, ки таснифҳо бисёр дидам мар донишиёни ҳар рӯзгореро андар шарҳи балогат ва баёни аҳли саноат ва он чи аз он хезад ва ба вай оmezad, чун арӯз ва маърифати алқоб ва қавоғӣ (қофияҳо) ҳама ба тозӣ (арабӣ) дидам ва фоидай

1. Соли таълифи «Тарҷумон-ул-балога» маълум нест. Вале Абулҳайҷо Ардашери Дайламсипор ном шоир дар соли 1113-1114 китобат кардааст ва ўз шоирон ва хешовандони наздики Асадии Тӯсӣ будааст. Аз рӯи ин қаринаҳо маълум мегардад, ки ин асар маҳсали асри XI мебошад.

вай як гурӯҳ мардумонро маҳсус дидам ва магар арӯз, ки Абӯюсуф ва Абульъулои Шуштарӣ ба порсӣ кардаанд. Ва аммо андар донистани ачнос ва ақсоми саноат ва шинохтани суханони бопероя ва маонии баландпоя китобе надидам порсӣ, ки озодаро мӯнис бошаду фарзонаро ғамгусор».

Дар назари аввал чунин менамояд, ки «Тарҷумон-ул-балога» тарҷумае аз арабист. Номи китоб ба ин маънӣ ишора мекунад ва худи Родуёнӣ мегӯяд: Гуфтам, ки маро бад-он қадар ки фароз ояд, аз ин илм бад-ин китоб чамъ кунам ва таснифи шоғӣ биёромя ва ачноси балогатро аз тозӣ ба порсӣ орам». Муаллиф, зоҳирӣ, таърифот ва фаслу боби асарҳои арабиро риоя кардааст ва маҳсусан «Маҳосин-ул-калом» ном асари Наср ибни Ҳасанро сармашқ қарор додааст. Лекин ў дар чамъ кардани асарҳо, ёфтани мисолҳо, шарҳу эзоҳи онҳо хеле меҳнат ва риёзат кашидааст, аз беҳтарин асарҳои бадеии форсӣ-тоҷикӣ бисёр ҷизҳоро ба даст оварда, мутолиа кардааст ва дар ин роҳ ҷандин сол умри ҳудро сарф намудааст. Родуёнӣ мегӯяд: «Мисоли ҳар фасли алоҳида аз гуфтори устодон боз намоям, тоза-намой бошад ҳунароzmойро ва суханпаймойро. Ва аз эзид таоло ҷиддатан тавғиқ хостам, дасти азиматро ба қалами имзо пайвастам ва рӯзгори андакро аз паси ин иштиғол сарф кардам. Ва бо масмӯъ ва матбӯи хеш бисёр девонҳо чамъ кардам, то як раҳ ин китобҳо ба сар бурдам, боб бар ақиби боб бо шарҳу фасле ҷанд, ки маъруфгар бувад ба үрфи табоёъ чун тарсें ва таҷnis ва тақсим ва истиорот ва иштиқоқ ва игроқ ва назоир ва амсоли вай бештар дидам ва бештар овардам, то ҳама давоии унс<sup>1</sup> андар вай мавҷуд бувад, ҳамчунон дилро андар вай баҳраи дониш бувад, танро ромиш<sup>2</sup> бувад. Ва оммаи бобҳои ин китоб бар тартиби фусули «Маҳосин-ул-калом», ки Ҳоча Имоми Наср ибни-ул Ҳасан..... ниҳодааст, таҳриҷ кардам ва аз тағсирӣ вай

1. Давоии унс — шартҳои ҳурсандӣ ва улфат.

2. Ромиш — роҳат, осоиш.

мисол гирифтам ва лақабашро «Тарчумон-ул-балога» ихтиёр кардам».

Ин аст, ки ҳарчанд асари Родуёй тарчума нест, комёбихои назарияи адабиёти араб, аз он чумла, асарҳои Мӯътаз<sup>1</sup> ва Куддама<sup>2</sup> дар асари Родуёй ба хубӣ истифода шудааст. Умуман илми бадеи форсӣ-тоҷикӣ аз аввали пайдоишаш бо адабиёти араб алоқаи муҳкам дошт. «Тарчумон-ул-балога»-и Родуёй барои омӯхтани афкори назарии давраҳои аввали тараққиёти адабиёти классикии форсӣ-тоҷикӣ сарчашмаи муҳиммest.

Баъд аз чоп шудани «Тарчумон-ул-балога» маълум гардид, ки Родуёй дар рафти таълифи китобаш «Маҳосин-ул-калом» ном асари Абулҳасани Маргинониро сармашки кори худ қарор дода бошад ҳам, дар баёни санъатҳо тасарруф низ нишон додааст. Масалан, санъати иштиқоҳро иқтизоб (буриш) номидааст. Дар эроди мисолҳо низ мустақил кор кардааст. Дар «Маҳосин-ул-калом» зиёда аз 33 адад санъат нест, vale Родуёй онро ба 73 адад расондааст.

Абулҳасан Наср ибни Ҳасани Маргинонӣ аз адабони аввали асри V хичрӣ (XI мелодӣ) ва марде фозилу донишдӯст будааст. Самъонӣ дар «Ансоб» ва Боҳарзӣ дар «Дамят-ул-қаср» шарҳи ҳоли Маргинониро нигоштаанд. Рашидуддини Ватвот низ дар «Ҳадоик-ус-сехр» ин олиму фозилро ном мебарад.

Ногуфта намонад, ки як нусхаи мунқасир аз китоби «Маҳосин-ул-калом» дар китобхонаи Испания мавҷуд аст.

Китоби «Маҳосин-ул-калом» ба ҳиммат ва мусоидати профессор Е. Гомес дар ихтиёри бунгоҳи тадқиқоти шарқии донишкадаи адабиёти донишгоҳи Истамбул қарор гирифтааст<sup>3</sup>.

1. Маълумоти муфассале дар бораи Мӯътаз ва тарчимаи русии рисолаи ў дар «Куллиёт» и И.Ю. Крачковский (Избранные сочинения, т IV. М., 1960, саҳ.9-330) омадааст.
2. Дар бораи Куддама дар ҳамон асари И.Ю.Крачковский (саҳ.149-170) маълумот ҳаст.
3. Зеби сухан, ч. 1, саҳ. 27-227.

Дар асрҳои XI-XII чанд асари дигар дар илмҳои сегона эҷод шудаанд. Аз ҷумла *Аҳмад ибни Муҳаммади Манширии Самарқандӣ* доир ба санъати муталаввин, ки яке аз санои лафзияи шеърист, асари муҳтасаре таълиф намудааст, ки *Хуршидӣ* онро шарҳ дода, «*Канз-ул-гароиб*» номидааст<sup>1</sup>. *Абӯмансур Қосим ибни Иброҳими Қонӣ* маъруф ба Бузургмехр, аз шоирони дарбори Султон Маҳмуди Фаҷнавӣ буда, аз арӯзиёни Аҷам ҳисоб мешудааст, дар ин илм рисолае ҳам доштааст. Абӯмуҳаммад Абдуллоҳ ибни Муҳаммад Рашидии Самарқандии шоир, ки дар давраи ҳуқмронии Маликшоҳи Салҷуқӣ зиндагӣ кардааст, дар илми шеър «*Зинатнома*» ном китобе навиштааст<sup>2</sup>.

Аmmo беҳтарини асарҳое, ки дар он давра ба вучуд омадааст, асари алломаи бузург Рашидиддин Абӯбакр Муҳаммад ибни Муҳаммад ибни Абдулҷалили котиби Умарии Балхӣ, машҳур ба Рашиди Ватвот (вафоташ дар соли 1182-1183) мебошад, ки «Ҳадоиқ-ус-сехр фӣ дақоиқ-иши-шеър» ном дорад. «Ҳадоиқ-ус-сехр» яке аз шоҳкорҳои адабӣ дар илми бадеъ аст, ки ҳанӯз аҳамияти худро гум накардааст ва дар давраҳои гузашта бисёр муаллифон дар вақти навиштани асаре дар назария асосан ба ин рисолаи Рашиди Ватвот такӣ кардаанд.

Аз шоирони давраи Фаҷнавиён Абулҳасан Алии Баҳромии Сарахсӣ чанд таълифоте дар илми арӯз ва қофия доштааст. Аз ҷумла «*Фоят-ул-арӯзийин*» (ё «*Фоят-ул-арӯзайи*») ном асаре навиштааст ва Низомии Арӯзии Самарқандӣ дар «Чаҳор мақола» онро аз китобҳое ҳисоб мекунад, ки мутолиаи он барои ҳар як шоир лозим ва ҳатмист<sup>3</sup>. Низомии Арӯзӣ китоби «*Канз-ул-қофия*»-ро, ки доир ба илми қофия мебошад, аз таълифоти ў мешуморад ва Авғони Бухорӣ китоби «*Хучастанома*»-ро, ки оид ба илми арӯз аст, низ ба вай нисбат медиҳад.

1. Ал-мӯъчам, таълифи Шамси Қайс, чопи Текрон, муқаддимаи Абдулваҳҳоби Қазвинӣ, сах. «б».

2. Ал-мӯъчам, муқаддимаи Абдулваҳҳоби Қазвинӣ, сах. «ч».

3. Ал-мӯъчам, муқаддимаи Абдулваҳҳоби Қазвинӣ, сах. «ч».

Боз аз чумла Абӯабдуллоҳи Фӯшӣ (Қўрашӣ) мебошад, ки доираи мунъакисаро, ки яъне аз доираҳои сегонаи ихтироъкардаи арӯзиёни Ачам аст<sup>1</sup>, ў эҷод кардааст.

Дигар олими адабиётшинос *Ином Ҳасани Қаттон* мебошад, ки аз пешвотарин алломаҳои Ҳурросон ва муосири Рашиди Ватвот аст. Ду шаҳараи ахрам ва ахрабро дар арӯз ў эҷод кардааст, ки барои осон ёфтани вазиҳои 24-гонаи рубой ба кор меравад.

Аксарияти ин таълифот аз байн рафтааст ва асарҳое, ки пурра дастраси мо гардидаанд, фақат «Тарҷумон-ул-балоға»-и Родуёнӣ ва «Ҳадоик-ус-сехр»-и Рашиди Ватвот мебошад.

Аммо дар асари XIII дар адабиётшиносии форсӣ-точиқӣ асаре ба майдон омад, ки дар асоси муваффақиятҳои пешинаи назарӣ навишта шуда, гуфтан мумкин аст, ки ҳамаи он асарҳоро гирифт. Ин асари пурқимат «Ал-мӯъҷам фī маоъири-л-ашъор-ил-Ачам» ном дошта, ба қалами олими номӣ Шамсiddин Муҳаммад ибни Қайси Розӣ тааллук дорад. «Ал-мӯъҷам» ба арӯз, қофия ва бадеъ оид буда, олими Эрон Муҳаммади Қазвинӣ дар бораи аҳамияти он дар сарсухани худ ҷунин мегӯяд<sup>2</sup>: «Бо камоли ҷуръат метавон дъаво кард, ки аз аввали таълифи ин илм ба забони форсӣ баъд аз ислом то ҳол ҳеч як асар бе истисно ба ин камоли таҳқиқ ва танқех ва пуррагӣ дар илмҳои сегона таълиф нашудааст ва агар таълиф шуда бошад ҳам, дастраси мо нашудааст».

Қайси Розӣ дар вақти таълифи «Ал-мӯъҷам» аксарияти китобҳоеро, ки дар боло номбар шуд, дар даст доштааст, вале сарчашмаи асосии ў «Ҳадоик-ус-сехр»-и Рашиди Ватвот будааст. Дар қисми сеюми «Ал-мӯъҷам», ки оид ба илми бадеъ аст, бисёрии матолиб ва мисолҳо аз «Ҳадоик-ус-сехр» аз чанд ҳусус афзалият дорад: «Ал-мӯъҷам» ба ҳамаи илмҳои сегонаи шеър- арӯз, қофия ва нақдушшеър - назминосий

1. Муаллифи «Ғиёс-ул-лугот» танҳо доираи шашумро ихтирои арӯзиёни Ачам ҳисоб кардааст.

2. Ал-мӯъҷам, Муқаддимаи Абдулваҳҳоби Қазвинӣ, таҳ «аж». *Листони Ҳуқуқи Ҷомеъи Ҷумҳурии Тоҷикистон* № 1, 2011

шомил аст, аммо «Ҳадоик-ус-сехр» танҳо қисми охиринро дар бар мегирад: «Ҳадоик-ус-сехр» бисёр мӯчазу муҳтасар, аммо «Ал-мӯъчам» пурра ва батафсил буда, Ватвот дар зикри мисол танҳо бо як ду байти матлуб қаноат меқунад, аммо Шамси Қайс қасидаҳои дароз, қитъя ва газалҳои пурра меорад.

Шамси Қайси Розӣ аслан аз шаҳри Рай (наздикиҳои Текрони имрӯза) буда, муддатҳои дароз дар Мовароуннаҳр, Ҳурисон ва Ҳоразм, чанд гоҳ дар Бухоро ва Марв истиқомат кардааст. Ў дар фитнаи мугул ба Ироқ гурехта, 7-8 сол дар он ҷо умр ба сар бурда, аксари вақтҳо шаҳр ба шаҳр овора гаштааст, қатлу горати мугулро бо ҷашми худ дид, дар шаҳри Рай як-ду бор асири мугулон гашта, хориу зориҳо қашидааст. Охируламр байд аз инқирози Ҳоразмшоҳиён тақрибан дар соли 1226 Шамси Қайс аз Ироқ ба Форс мухоҷират намуда, дар дарбори Атобак Саъд ибни Зангӣ ва Атобак Абӯбакр ибни Саъд ибни Зангӣ хизмат кардааст<sup>1</sup>. Тафсилоти охир ӯмри Шамси Қайс маълум нест.

Шамси Қайс таълифи «Ал-мӯъчам»-ро дар соли 1217-1218 дар Марв сар карда буд. Пас аз як сол мусаввадаи он дар як ҳуҷуми мугул дар пеши қалъаи Фарразин (миёни Ҳамадон ва Исфахон), бо ашёи нағисаи дигар талаф шуд, вале байди чанд вақт баязэ порчаҳои онро бо ёрии дехқонони кӯҳистон ёфт ва дар соли 1232-1233 таълифи онро ба охир расонид. Аммо китоб аввал ба забони арабӣ навишта шуда будааст ва факат арӯзу қофияро дар бар мегирифтааст, ки мисолҳо ҳам аз адабиёти араб ва ҳам адабиёти форсӣ-тоҷикӣ будааст. Байдтар бо илтимоси дӯston китобро ба ду тақсим карда, он ҷо ба забони форсӣ оид буд, дар китоби «Ал-мӯъчам фӣ маоъир-ил-ашъор-ил-Аҷам» ҷамъ овард ва он ҷо ба адабиёти араб доир буд, дар китоби чудогона ғун

1. Саъдӣ ҳам дар замони ҳукмронии ҳамин Атобак Абӯбакр ибни Саъд ибни Зангӣ дар Шероз зиндагӣ карда буд. Вале Шамси Қайс аввалҳои салтанати ин Атобак ва Саъдӣ охирҳои ўро дарёftааст, ки эҳтимол Қайс ва Саъдӣ якдигарро надида бошанд, ҷунки дар китоби «Ал-мӯъчам» зикре аз Саъдӣ намеравад.

карда, «Ал-мұъраб фи маъоири-л-ашъор-ил-Араб» номид. Қайси Розй гүё китоби дигаре бо номи «Ал-кофі фи-л-арўзайн ва-л-қавофій» таълиф кардааст, ки эҳтимол ҳамон қисми арабии «Ал-мұъчам» бошад.

Барои ин ки аҳамияти «Ал-мұъчам»-и Шамси Қайси Розй маълум шавад, овардани як порчаро аз хотима он зарур мешуморем. Азбаски таҳрири Шамси Қайс барои қавонони имрӯза саҳтӣ мекунад, мо матнро то андозае сода кардем ва баъзе қалимаву ибораҳоро дар даруни қавс эзоҳ додем.

Шамси Қайс дар бораи шартҳои шеър ва шоирӣ чунин мегӯяд<sup>1</sup>.

«Барои шеър адавот (олатҳо) ва барои шоир муқаддамот (шартҳо, назарияҳо) лозим аст, ки бе он ҳеч қасро лақаби шоирӣ намезебад ва ба ҳеч шеър номи нек дуруст намеояд. Олоти шеър аз қалимоти саҳҳ, алфози ширин, ибораҳои ба-лиғ ва маонии латиф иборат буда, вақте ки онро дар қолаби мақбули вазн мерезанд ва ба риштаи абёти матбӯй (дилкаш) мекашанд, шеъри нек номида мешавад ва ҳамаи санъат аз гайри пурра ба даст даровардани олот ҳосил намешавад, чунон ки камоли шахс бе саломати аъзо ва ибъози<sup>2</sup> он сурат намебандад. Ва аммо муқаддамоти шоирӣ он аст, ки бояд шоир ба муфрадоти (шакли танҳои) қалимаҳое, ки он бо шеър ҳоҳад гуфт, огоҳӣ пайдо кунад ва аз хелҳои таркиботи саҳҳ ва фосиди он ҳабардор гардад. Мазҳаб (услуб)-ҳои шоирони муглактӯй ва амирони қаломро дар таъсиси (бунёди) мабонии (асосҳои) шеър ва равиши роҳҳои назмро бишиносад, расм ва тариқати ононро дар нууту (сифот) дараҷаҳои мухотабҳо, фанни таъриз ва тасрӯҳҳо (сареҳкуниҳо), қонуни ташбехҳо, таҷнисҳо, қоиди мутобиқа (тазод) муголатаҳо<sup>3</sup>, маҷозҳо, истиораҳо ва дигар санъатҳои қаломиро бидонад. Қисме аз ҳикматҳо, масалҳо, каме аз

1. Ал-мұъчам, хотима, саҳ.445..

2. Ибъоз — чудо кардан баъзе аз баъзе, баъзера қабул кардан ва баъзера рад кардан.

3. Муголата — бояд муболига бошад.

таърих ва аҳволи подшоҳони пешина, ҳукамои гузашта огоҳ бошад. Инчунин маънии латифро аз заиф фарқ кунад. Ба ҳусни матлаъ, лутфи мақтаи ҳар шеър огоҳ бошад, то ки ҳар як маъниро дар либоси иборати лоиқ ба манасса (зуҳургоҳ) нишонад. Дар ифодаи сухан аз маънии суст, ташбеҳҳои дурӯғ, ишорот ва имооти бегона ва мушкил, иҳомоти ноҳушу таҷнисоти мукаррар, тавсифҳои нофорам, истиороти дур, мачозоти нодуруст, тақаллуфоти вазнин, тақдим ва таъхироти нодилписанд парҳез кунад. Дар ҳама ҳусус бояд аз микдори эҳтиёҷ ба тарафи ифрот<sup>1</sup> ва тафрит<sup>2</sup> берун наравад. Аз он чи зарур аст, бехабар намонад ва дар чизҳо бемаънии напечад. Ва пеш аз он ки дар назм сар мекунад ва ба даъвои шоири миён мебандад, аввало мухтасаре илми арӯз ва қофияро бихонад, то ки аз баҳрҳои аслӣ ва ихтироъшуда воқиф шавад, вазнҳои хушро аз ноҳуш фарқ кунад. Қисми раво ва норавои азоҳифро ва қисми саҳҳи абётро аз сақим (носаҳҳ)-и он шиносад, қофияҳои аслиро аз маъмул<sup>3</sup>имтиёз кунад. Пас он гоҳ сармояи нек аз гуфтаҳои дилкаш ва санъаткоронаи устодони ин санъат ва покизагӯёни ин фан ба даст орад. Аз қасидаҳо қитъаҳои дурусттаркиб, ширинлафз, латифмаъно, некӯматлаъ, писандидамақтаъ, ширинтахаллусро аз девонҳои машҳур ва маъруф ва ашъори ширину шоёни истеҳсон дар фанҳои гуногун ва анвои ҷудогона тамом ёд гирад. Ҷамъи ҳиммат ба мутолиа ва музокираи он сарф кунад, ба баҳс ва истиқроъ<sup>4</sup> ба дақоиқу ҳақоиқи санъатҳо воқиф шавад, то ки маонии нозук дар дилаш ҷо гирад ва алфоз дар зеҳни ўқарор гирад. Он иборат малакаи забони ў шавад. Мачмӯи он моддаи табъ ва мояи хотири ў гардад. Вақте ки димоги ў ба кор

1. Ифрот — аз ҳад гузаштан, зиёдаравӣ кардан.

2. Тафрит — кӯтоҳӣ кардан, зидди ифрот.

3. Қофияи маъмул — қофия соҳта, ки чанд хел дорад: қофия шудани як калимаи соҳта (мултак) бо калимаи рехта (гайри мушғак), мисли «хурсанд» ва «бурданд», қофия шудани як калима бо ду қалима, мисли «даст» — «корд аст» ва мисли онҳо.

4. Истиқроъ — тадқиқ ва таҳқиқ.

медарояд ва сикри<sup>1</sup> табъи ў күшода мешавад, фоидаҳои он ашъори рўй менамояд ва натиҷаҳои баҳраварихо пайдо мегардад. Он гоҳ шеъри ў чун чашмаи зулол аст, ки мадад аз рӯдҳои бузург ва чўйҳои амиқ мегирад ва монанди маъчуни хушбўй меояд, ки ройиҳаҳои он машоми рӯҳҳоро муаттар мегардонад ва касе бар айбҳои он вокиф намешавад.

Вақте ки шеъреро сар карданӣ мешавад, аввало бояд насли онро ба пеш оварад ва маънни онро ба саҳифаи дил нигорад ва калимаҳои лоиқи он маъниро тартиб диҳад, вазне мувофиқи он шеър ихтиёр кунад, аз қофияҳо, он чи мумкин гардад ва хотир бо он мусомаҳат кунад (осонӣ гирад), бар вараке нависад ва ҳар чи аз он саҳл ва дуруст ояд, дар он вазн чой интихоб кунад, қофияҳои шойгон<sup>2</sup> ва маъмулро ба он роҳ надиҳад. Дар назми абёт ба сиёқати сухан (суханронӣ) ва тартиби маонӣ илтифот нанамояд, то ҷумла қасидаро бар сабили мусаввадаи таълиқ<sup>3</sup> занад ва чи гуна ки иттифоқ афтад, бигўяду бинависад.

Агар иттифоқ афтад, ки дар байте ягон қофияро ба ягон маъни ба кор бурдааст, баъд аз он маънни бехтар рўй намояд ва байте аз он барҷастатар даст диҳад, он қофия дар он байт нағзтар чой гирад, нақл кунад. Пас ба байти аввал ҳочат афтад, барои он қофияи дигаре ёбад, вагарна тарк кунад.

Вақте ки байтҳо бисёр шуду маъно тамом гашт, ҳама-ашро як-ду бор бо сидқи дил хонад, дар бораи соғ ва сара кардани байтҳо дикқат кунад, ҳар як байтро ба чои муносиб гузорад, то ки мазмуни байтҳо аз ҳам канда нашавад, байтҳо

1. Сикр — банди об, садди нахр, мачозан гирех, садд, бастагӣ, сикри табъ — гиреҳи табъ.

2. Қофияи шойгон — яке аз қофияҳои сақат, масалан, ба ҳам қофия шудани калимаҳои «некӯтар», — «зеботар», «гуфтан», — «шунидан», «полаҳо» — «гунчаҳо» ва гайра.

3. Мусаввадаи таълиқ — сиёҳнависи овеза; ишора бар он ки шоирони араб пеш аз исломият шеъри худро ба когазе навишта, дар рӯзи бозор ба девори хонаи Каъба меовехтанд ва мардум хонда, ба он баҳо медоданд; мусаввадаи таълиқ киноя аз шеърест, ки писанди умум ояд.

аз ҳамдигар бегона нагарданد, дар ҳар сурат мувофиқати байтҳо, мисраъҳо, мутобиқати калимаҳо, маъниҳоро лозим шуморад.

Бисёр воқеъ мешавад, ки ду мисраъ ё ду байт аз роҳи маънӣ мутаносиб намеафтанд ва ба ин сабаб равнақи шеър ботил мегардад. Ин гуна маънӣ дар рубоиёт бештар воқеъ мегардад, ки шоирро маъниҳои хуш дар хотир меояд ва бештар чунон мешавад, ки онро байти охир месозад ва аввалинро ба он мепайвандад ва дар он аз таносуби калима ва алоқаи лафзҳо ғофил мемонад, чунон ки Разии Нишопурӣ гуфтааст:

Хар дам зи ту дил бо дами сарде будаст,  
В-аз ҷоми ту ҷуръа наву мардӣ<sup>1</sup> будаст.  
Маъзурам, агар дарди саре додам аз он,  
Он дарди сарам аз сари дарде будаст.

Наҳуст байти аввалро ба он пайванд додааст ва мисраи дуюми байти аввал лоиқи маъниҳои байт наафтодааст ва ҳамроҳ кардани он ба мисраи аввал некӯ наёмадааст. Чунон ки вазир Бӯнасрии Кундурий (ё Қундизӣ) гуфтааст:

Бе он ки ба қас расид зӯре аз мо,  
Ё гашт парешон дили мӯре аз мо.  
Ногоҳ баровард бад-ин расвой  
Шӯрида сари зулфи ту шӯре аз мо,

ки мақсад байти дуюм буда, байти аввал вобаста ба сонӣ шудааст. Бинобар ин маънӣ ҳалалпазир гардидааст. Ба сабаби он ки шӯре, ки аз сари зулфи ёр меҳезад, натиҷа зулм ва озор дилест, илло он ки магар андешидааст, ки ман дилеро пароканда кардам, бинобар ин сари зулфи ту дили маро пароканда кард, ин гуна маънӣ дар мугозала, дар ишқбозӣ далери рақиқ (суст ва ноҷиз) аст.

1. Эҳтимол «дурдӣ» бошад.

Қофия чунон оварда шавад, ки ҳеч кас онро тағиир дода натавонад.

Бояд қофия ба маънӣ муқаддам дошта шавад<sup>1</sup>, баъд маъниро ба он илҳоқ кунад (ба он бандад) ва ба ҷо нишонад, ки ба ҳеч кас тағиироти он мумкин нагардад. Чунон ки Анварӣ гуфтааст:

Дӯш бо осмон ҳамегуфтам  
Бар сабили суоли матлаб: Ай!  
Ки мадори ҳаёти олам кист?  
Рӯй сӯи ту карду гуфто: Вай!  
Гуфтам: Инро далел бояд гуфт,  
Ҳеч донӣ, ки мечигӯй, ҳай!  
Мири об асту ҳақ ҳамегӯяд;  
«Ва мин-ал-мои қуллу шайн ҳай!»<sup>2</sup>

Ҳеч як шоир ягон қофиyro аз ин шеър ба таври дигар табдил дода натавонад.

Агар аввал ба назм сар кунаду сонӣ қофиyro ба он бандад мумкин аст, ки мувофиқи дилҳоҳ ҷойгир нашавад, тағииру табдили он мумкин шавад, чунон ки дигаре гуфтааст:

Савдои ту дар сари ман соҳт мақар<sup>3</sup>,  
Ғамҳои ту аз танам бинагзошт асар,  
В-акнун дар дил орзуи ҳечам нест,  
Чуз орзуи рӯй ту, эй зебоҳ(в)ар<sup>4</sup>.

1. Ин фикри Шамси Ҷайс нодуруст аст ва ба таъсири баъзе шаклпрастиҳои замони феодалий мондани ўро нишон медиҳад. Қофия ба маънӣ муқаддам нест, балки маънӣ ба вазну қофия ва ҳамаи санъатҳои бадей муқаддам аст, зоро ҳамаи инҳо барои зоҳир шудани маънӣ хизмат мекунанд.

2. Ин мисраъ арабӣ буда, маънояш «Ва ҳар чиз аз об зинда аст».

3. Мақар — қароргоҳ.

4. Хур — офтоб.

Агар касе хоҳад, ки ин қофияро ба қофияи хуштаре табдил диҳад, метавонад, чунон ки мегӯяд:

Савдои ту дар сари ман соҳт қарор,  
Фамҳои ту аз дилам баровард димор,  
В-акнун дар дил орзуе ҳечам нест,  
Чуз орзуи рӯи ту, эй зебо ёр!

Ҳамчунин бояд, ки дар алфоз ва маонии ҳар байт ба кор орад, то ки агар калимаи номуносиб омада бошад, калимаи нагзе ба ҷои аввалий зикр кунад ва агар маъние ноқис ояд, пурра гардонад.

Дар ин боб шоир чун наққоши чирадаст мебошад, ки дар тақсими нақшҳо ва гирд гардонидани шоху баргҳо ҳар гулеро ба тарафе нишонад ва ҳар шохеро ба сӯе берун барад ва дар рангомезӣ ҳар як рангро ҷое ҳарҷ кунад ва ҳар рангро ба гуле диҳад. Он ҷо, ки ранги сер лоиқ аст, нимсер сарф нақунад ва он ҷо ки ранги равшан бояд, торик ба кор набараад. Монанди ҷавҳарии устоде мебошад, ки ба ҳусни таълиф ва таносуби таркиб равнақи иқд (шада)-и худ бияфзояд ва ба тафовути чиниш ва бетартибии назм оби марвориди худро набараад.

Бояд ки дар фанни сухан ва услубҳои шеър чун насибу ташбиб, мадҳу замм, оғарину нафрин, шукру шикоят, қис-саву ҳикоят, суолу ҷавоб, итобу истеътоб, зикри диёру русум, васфи осмону нучум, азҳорӣ (шукуфахо), анҳор, шарҳи риёҳу амтор (бодҳо, боронҳо), наъту сифат, ташбеҳи лайлу наҳор, наъти асбу силоҳ, ҳикояти разму масоф аз тариқи афзалгарин шоирон ва шоиртарин фозилон нагузарад, инчунин дар нақле аз маъниӣ ба маъниӣ ва гардонидан аз фанне баромади латиф ва шурӯи шоистаэро воҷиб донад.

Набояд, ки ҳеч олимни хештандор бар радд ва айби ҳар шоир далерӣ кунад ва дар ҳунукии калима, сустии маъни он ба он дам занад, магар бовар дошта бошад, ки он шоир сухани ўро маҳзи шафқат ва айни бехомӯзӣ хоҳад шинохт, аз он баҳравар ва раҳнамой хоҳад дид, чи дар ин аҳд ҳеч

санъат бекиматтар ва ҳеч ҳунар хортар аз шеъру шоирӣ нест, барои он ки аз ҳар пеша, ки ҳаст, беҳтар намебошад ва ҳар ҳунаре, ки ҳаст, аз он пиromӯзтар<sup>1</sup> набувад, то мард муддате бар музовалати<sup>2</sup> он мудовамат намояд ва дар он маҳорате, ки устодони он санъат биписанданд, ҳосил намекунад, ба даъвии он берун намеояд, кардаву сохтаи хеш ба манъзид (кӣ зиёд?)-и арз намебарад. Магар мешавад, ки ҳар кас сухани мавзун ва номавзун бишнохт ва қасидае чанд каж-маж ёд гирифт, аз ду-се девон чанд қасида дар мутолиа овард, ба шоирӣ сар бармеоварад? Ба мучарради назми орӣ (холӣ) аз покизагии алфоз ва тақриби маонӣ ҳудро шоир мепиндорад. Ва чун ҷоҳиле шефтаи табъи хеш ва мӯътакиди шеъри хеш шуд, ба ҳеч ваҳӯ аз он эътиқод бознатауон овард ва айби шеъри ў бо ў тақрир натвон кард. Ҳосили иршод ва насиҳати ў чуз он набошад, ки аз гӯянда биранҷад ва сухани ўро баҳонаи бухл ва нишони ҳасади ў шуморад...

Аз рӯи инсоф модом ки анвои суханони мардум ҳамчун асноф ва табақоти ҳалқ гуногун ва тафовутнок аст, баъзе нек, баъзе бад, баъзе малех, баъзе хунук ва ҳама дар муомалоти ҳалқ ба кор меояд ва дар истеъмолот лозим меояд, чунон ки базлаи<sup>3</sup> ноҳуш ва музҳикаи<sup>4</sup> номуносиб, дар маҷлиси бузурге чунон таъсирнок мебаројд ва гӯяндаи он манфиате мейбад, ки бисёр базлаҳои хуш ва музҳикаҳои ширин даҳяки онро ба ҳуд намебинад. Вақте ки масҳарабозон бо қалимаҳои бемаъни ҳамони паст дар баъзе маҷолис чандон ҳурсандӣ дар мардум пайдо мекунанд, ки бисёр қавлҳои (суруд) бадеъ ва таронаҳои латиф наметавонад. Модоме ки чунин аст, сухани касеро рад кардан ва онро дар рӯи ў бо он сухани сард гуфтан аз эҳтиёту ақл дур буда, дар қонуни ахлоқи некӯ мамнӯй аст.

1. Пиромузтар — эҳтимол пуромӯзгар бошад.

2. Музовалат — чизро бо чизе карин кардан, кӯшидан ба чизе, расидан ба коре.

3. Базла — мутояба, латифа.

4. Музҳика — хандаовар.

Аммо агар касе хоҳад, ки дар фанни шеър ба дараҷаи камол расад ва суханро чунон оројд, ки писанди арбоби табъ бошад, бояд ҷаҳд кунад, то насрӯ назми ў ба қалимаҳои покиза ва маъниҳои латиф ороста ояд, чунон ки суратҳои маънии бадеъ дар либоси қалимоти суст пӯшонидан фирефта нашавад, чи маънии беиборат ҳеч тароват надорад ва иборати бемаъни ба ҳеч наояд. Қалимаҳо ба масобаи (монанди) зарфҳои маонист ва маонӣ ҳамчун матои ўст. Пас, ҳар сухане, ки дар он маънии латиф набошад, табъи ахли тамиз ба он майл намекунад, ҳамчунон бошад, ки зарф холӣ ва дар вай матоъ набувад.

Бояд ки шоир дар навбати аввал ба ҳеч ҳол ба гуфта ва пардохтаи худ эътиимод накунад, то вакте ки онро як-ду бор ба нокидон (накдкунандагон, мунаққидон)- и сухан ва дӯстони фозили мушғиқ арз надорад, ҳатову савоби онро аз онҳо ба тариқи талаби раҳнамоӣ нашунавад, онҳо ба сиҳҳати назму қабули вазн ва дурустии қофият ва ширинии арзи омма нанишонад ва дар маърази писанд ва нописанди ҳар кас наёрад. Вакте ки соҳибхунаре ба маърифати шеър шӯҳрат ёфт ва наздики донишмандони суханвар ба нақди шеър (шеършиносӣ) ҳукм ёфт, ангуштнамо шуд, сухани ўро дар радди қабули ҳар як қалима ва маъни ки гӯяд, насси сарҳ<sup>1</sup> шиносад ва ўро дар он мұғтаҳиди (соҳибичтиҳоди) айбёб донад ва ҳар чи гӯяд, аз вай ҳучҷате қотеъ ва иллате возеҳ наталабад, ки бисёр чизҳо бошад, ки ба завқ тавон ёфт ва аз он иборат (гузар) натавон кард.

Бояд донист, ки нақди шеър-донистани сусту қавӣ, табоҳӣ, дурустии он ба шеъри нек гуфтан тааллуқ надорад. Басо шоир ҳаст, ки шеърро пухта мегӯяд ва (аммо) нақди шеър чунон ки бояд, натавонад. Ва басо нокиди шеър (мунаққид) мебошад, ки шеърро некӯ наметавонад гуфт. Аз яке фозилон ва умарои қалом пурсиданд, ки «чаро шеър намегӯй?». Гуфт: «Аз баҳри он ки чунон ки меҳоҳам ки ояд, намеояд ва он чи фароз меояд, намеҳоҳам».

1. Насси сарҳ — камоли мӯътабари сарҳ.

Бештари шоирон ба ин фикр ҳастанд, ки нақди шеъро шоирон муайян мекунанд ва ҷуз онҳо наметавонанд, ки дар радду айби он сухан гӯянд. Ин мулоҳиза галат аст, аз баҳри он ки масали шоир дар назми сухан ҳамчун устоди боғандა аст, ки чома (матоъ)-ҳои мӯҳкам мебоғад, нақшу ниғорро мухталиф, шоху баргҳои латиф ва гузоришҳои дақиқ ва давол (тасма)-ҳои ширин дар он ба вуҷуд меорад, аммо баҳои онро ба гайр аз симсорон (даллолон) ва бazzозон, ки чомаҳои бешбаҳо аз ҳар навъ матои ҳар вилоят аз дасти эшон бисёр мегузарad, наметавонанд ва ҷуз эшон намедонанд, ки лоиқи хазинаи подшоҳ ва шоистаи хилъат ва навъе аз табакоти бузургон қадом аст.

Ҳеч кас ба боғандა намегӯяд, ки баҳо кун. Боғандა агар баҳои чомаи ҳуд кунад, аз ҳисоби ресмон ва абрешим, зарришта ва муддати амали ҳуд гузашта наметавонад. Лутфи чома, ширинӣ, зебоии онро наметавонад донист, магар ки бazzозӣ карда, чомашинос шуда бошад. Пас, сухани ўро агар шунаванд, аз ҷиҳати бazzозию симсорӣ мешунаванд, на аз рӯи боғандагӣ, чи ҳар кас, ки ҷизро ба ҳайати иҷтимоӣ мебинад ва истеъмолкунандай он ҳайат буда бошад, ҳубӣ ва пастии онро беҳтар аз пардозандай он медонад, ки ба таркиби муфрадоти (ҷузъиёти) он онро аз қувват ба феъл овардааст.

Инчунин шоир назми суханро ба ҳоҳиши табъи ҳуд мекунад ва шеър бар мувоғиқати ҳочат ва лоиқи сурати воқеа мегӯяд ва нокид ихтиёри онро барои некӯии лафз ва маъни мекунад.

Фарқ бисёр аст миёни он чи ба ҳоҳишу ҳушомад металабанд ва чи барои некӯӣ ва ситудагӣ ҳоҳанд. Ва шеър фарзанди шоир аст, ҷун байте ҷанд гуфт, ҳар чи гуна ки омад, агарчи донад, ки камтар аз аёти дигар афтодааст, аз ҳештан наёбад, ки гуфта ва пардохтаи ҳеш ботил кунад. Ва бузургон гуфтаанд: «Ал-маръу мафтунун би ақлиҳи ва шеъриҳи ва ибниҳи»- яъне мард фитна ва магрури ақли ҳеш ва шеъри ҳеш ва писари ҳеш бошад, ки ба писанди ақли ва шеъру фарзанди ҳеш мубтало бувад. Аммо нокидро

дил насүзад бар шеъри дигарон, ки ў на хотир сўзонидааст дар назм ва тартиби алфоз ва маонии он, пас ҳар чй иекӯ бувад, ихтиёр кунад ва ҳар чи ракик (суст) бувад, бигзорад, чи шоир дар назми хеш толиби хушомад (хушоянд) бошад ва ноқид чўяндаи беҳомад бувад»

Чунон ки мебинем, Шамси Қайс як силсила назариёти ачибе дар илми адаб ва шартҳои шеъру шоирӣ баён намудааст. Албатта, муаллиф фарзанди замони худ буд ва баъзе фикрҳои ў дар замони мо норавост. Вале қимати асосии ин назариёти Шамси Қайс дар ин аст, ки ў ба тарафдории мувофиқати куллии шаклу мазмун баромада, аз шеъри шоир бадеяти олӣ талаб кардааст. Ҳарчанд ки муаллиф дар як чо қофияро мустақил дониста, ҳатто онро аз мазмуни асар ҳам болотар гузаштааст, вале дар чои дигар ба шоирон ва олимони шаклпарат зарбаи сахте расонида, мазмуни шеърро мақсади аввалий ва шакли онро тобеи мазмун шуморидааст. Ў гуфтааст: «Ҳар сухане, ки дар он маънни латиф набошад, табъи аҳли тамиз ба он майл намекунад, ҳамчунон бошад, ки зарфи холӣ ва дар вай матоъ набувад». Бешубҳа, ин фикри Шамси Қайс дар замони худ аҳамияти калон дошт ва дар замони мо ҳам қимати худро гум накардааст.

Он чи ки Шамси Қайс дар бораи вазифаҳои танқиди адабӣ ва мунакқидон гуфтааст, низ хеле ҷолиби дикқатанд. Вай мунакқидонро ноқиди шеър номидааст, ки бояд шеърро накд кунад, мисли сарроф сараро аз сақат чудо намояд. Вай чунин фикре баён кардааст, ки «ноқид чўяндаи беҳомад бувад», яъне аз шеър он чиро, ки нағз омадааст, ба шоир ва хонанда намояд. Ин гуфтаҳои ў ба вазифаҳои танқиди адабии имрӯзаи мо, ки бояд муваффақиятҳои адабиётро нишон дода, барои мазмуни олии ғояйӣ ва шакли баланди бадеии он мубориза барад, низ мувофиқ меояд.

Ин аст, ки бисёр фикрҳои Шамси Қайси Розӣ ва дигар адабиётшиносони гузашта хеле ҷолиби дикқатанд ва сазовори эҳтиёткорона омӯхта шудан мебошанд.

Пас аз «Ал-мӯъчам»-и Шамси Қайс низ чанд асар дар назарияи шеър таълиф шудааст, ки баъзе бештар ва

баъзеи дигар камтар қимати илмӣ доранд. Як қисми онҳо бо таъсири «Ал-мӯъчам» эҷод шудаанд.

Аз рисолаҳое, ки баъд аз «Ал-мӯъчам» таълиф ёфтаанд, чандеро номбар мекунем:

Дар асри Шамси Қайс китобе дар арӯз бо номи «Меъёр-ул-ашъор» навишта шуда буд, ки таълифи онро ба Ҳоча Насируддини Тӯсӣ (вафоташ дар соли 1229-1230) нисбат медиҳанд, ки олимӣ бузурги форсу тоҷик, яке аз барҷастатарини ситорашиносони дунё ва асосгузори илми мусалласот (тригонометрия) буда, ба шоирий ва илми шеър низ шавқ доштааст.

Дар дигар асари Насируддини Тӯсӣ «Асос-ул-иқтибос» низ бисёр масъалаҳои умумии назарияи адабиёт муҳокима шудааст. Муаллиф алоқаи баъзе адабиётшиносони араб ва форсу тоҷикро бо назарияҳои адабии Юнони қадим, аз ҷумла «Риторика»-и Арасту нишон додааст. Баъзе назарияҳои олимони форсу тоҷик бо назариёти мутафаккирони Ҳинди қадим алоқа доштааст.

Доктор Нодирӣ Вазинпур дар мақолае ба номи «Шеър пойгоҳи андеша дар адабиёти форсӣ...» дар бораи сабабҳои бартарии мақоми назм бар наср аз файласуфони Юнони қадим Афлотун ва Арасту, бисёр мутафаккирони Аврупо мулоҳизаҳо нақл менамояд ва дар охир аз муаллифон ва муҳакқикони форсу тоҷик низ дар бораи шеър, мақсад ва мантиқи он нақли афкор карда мегӯяд: «Муаллифи «Чаҳор мақола»-Низомии Арӯзии Самарқандӣ (дар мақолаи аввал, саҳ. 19) шеърро саноат мешуморад, на ҳунару фан. Шамси Қайси Розӣ дар китobi «Ал-мӯъчам...» шеърро каломе андешидааст, ки мавзун ва мураттаб бошад. Шамси Қайс саҳт пойбанди қофия мебошад. Аз ин миён танҳо Ҳоча Насируддини Тӯсист, ки дар китобҳои ба номи «Меъёр-ул-ашъор» ва «Асос-ул-иқтибос» шеърро ба таври амиқ ва хайратангез баён менамояд. Ӯ мегӯяд: «Шеър дар назди омма каломест муқаффо ва мавзун, вале дар назари аҳли мантиқ каломест маънавӣ». Ӯ ба ин тартиб қофияро, агар монеи кори шоирист, як сӯ мениҳад ва Ӯ аз шеър таҷаллии

андеша ва хаёлу оҳангро талаб мекунад» (мачаллаи «Яғмо» № 11, баҳманмоҳи соли 1352, ҳ.ш.)

Хусрави Дехлавӣ (1253-1324) бо номи «Эъҷози хусравӣ» иборат аз ду ҷилд асаре оид ба қоидаҳои насривасӣ таълиф кардааст ва ҳазорон санъати бадӣ дар он дарҷ намудааст.

«Бадоев-ус-саноеъ»-таълифи Атоуллоҳ Маҳмуди Ҳусайнӣ (вафоташ 1513) аз як дебоча (оид ба арӯз), се боб ва хотима (оид ба бадеъ) иборат мебошад. Ин асар дар соли 1975 аз тарафи Раҳим Мусулмонқулов ба чоп расидааст.

Дар асри XV мисли «Рисолаи қофия»-и Абдурраҳмони Ҷомӣ, «Арӯз»-и Сайфии Бухорӣ, «Мизон-ул-авzon»-и Алишери Навоӣ (ба туркӣ), арӯзи ашъори туркии Заҳирiddини Бобур (1520), дар асри XVI монанди «Чамъи муҳтасар»-и Ваҳиди Табрезӣ ва дар асрҳои байд низ ҷанд асар таълиф шудааст. Калонтарини онҳо «Маҷмаъ-ус-саноеъ» ном асари Низомиддин Аҳмад ибни Муҳаммадсолеҳи Сиддиқии Ҳусайнӣ мебошад, ки дар соли 1650 навишта шудааст. Ин асар дар илми бадеъ буда, аз жанру шаклҳои жанрӣ, 40 адад бадоси лафзӣ ва 40 адад бадоси маънавӣ баҳс мекунад. Дар аксарияти мавриҷҳо муаллиф аз «Ҳадоик-ус-сехр» ва «Ал-мӯъҷам» нусхабардорӣ кардааст. Бо вучуди ин асари Низомиддини Аҳмад аз аҳамият ҳолӣ набуд. Қабулмуҳаммад дар қисмати ҳафтуми «Ҳафтқулзум» аз санои бадея баҳс намуда, асосан ба «Маҷмаъ-ус-саноеъ» такъя кардааст.

«Ҳақоик-ул-ҳадоик» таълифи Шарифуддин Ҳасан ибни Муҳаммади Ромии Табрезӣ (асри XVI) аст. Ӯ «Ҳадоик-ус-сехр»-и Рашиди Ватвотро шарҳу эзоҳ додааст.

Дар энциклопедия ва лугатҳои тафсирӣ низ ба масъалаҳои назарияи адабиёт ва поэтика мавқеи муҳим дода мешуд. Чунончи, Муҳаммад Фиёсиддин низ дар «Фиёс-ул-лӯғот» доир ба арӯз ва санъатҳои шеърӣ маълумоти муфассал додааст. Муҳаммад Фиёсиддин аз китобҳои гуногуни назарӣ маълумот ҷамъ кардааст ва бар хилофи дигар муаллифон ҳамеша манбаи маълумоти худро зикр мекунад.

Ҳамаи китобҳое, ки дар боло номбар шудаанд, асосан ба поэтика доиранд ва муаллифони онҳо мухокимаи масъалаҳои умумии назарияи адабиётро мақсади асосии худ қарор надодаанд. Вале китобҳое ҳам ҳастанд, ки муаллифони онҳо дар бораи санъатҳои бадей ва арӯзу қофия не, балки асосан оид ба масъалаҳои умумии эҷодиёти бадей, шартҳои шеъру шоирӣ сухан рондаанд. Масалан, Кайковус дар «Қобуснома» (асри XI), Низомии Арӯзии Самарқандӣ дар «Чаҳор мақола» (асри XII) дар хусуси адабиёт бобҳои алоҳида кушода, талаби худро аз шеър ва шоир баён кардаанд, ки асари бадей бояд чӣ гуна бошад, нависанда дар эҷодиёти худ кадом шартҳоро бояд риоя кунад ва ҳоказо.

Дар талабҳои ин муаллифон низ шароити замон ва манфиатҳои синфии онҳо инъикос ёфтааст, вале бо вучуди ин барои фаҳмидани сайри таърихии назарияҳои адабӣ аҳамияти калон дорад.

Мо дар ин ҷо ҳамаи он асарҳоеро, ки доир ба назария навишта шудаанд, номбар накардем ва ҳоло ҳамаи онҳоро номбар кардан ҳам мумкин нест. Мо факат ҳаминиро гуфтани ҳастем, ки ин гуна рисолаҳо хеле бисёранд ва илми поэтикаи форсӣ-тоҷикӣ таърихи қадимӣ ва пурсарвате дорад.

Вазифаи мо аз тартиб додани ин асар, ки ҳоло ба дикқати хонандагон тақдим мешавад, тамоман дигар аст.

Чунон кӣ маълум аст, дар бораи саноети адабӣ, ки як кисми мухимми поэтикаи классикии мост, то ҳол бо ҳатти имрӯзаи тоҷикӣ ягон китоби содаи оммафаҳм чоп нашудааст, то ки талаботи ҳаваскорони адабиёт қаноат кунонида шавад.

Аз ҳамин сабаб мо лозим донистем, ки асар ба ёрии донишҷӯён ва муаллимон пешкаш шавад. Мақсади мо аз ин маҷмӯа факат андаке ёрӣ додан ба адабиётдӯстону муаллимон ва оид ба баъзе санъатҳои бадей чанде материали адабиёти классику шӯравиро дастраси онҳо намудан аст. Мо асосҳои илмии воситаҳои тасвироти бадеиро баён карданӣ неstem. Аз нуқтаи назари илми адабиётшиносӣ муайян кардани моҳияти санъатҳои гуногуни бадей низ

вазифаест, ки ҳалли онро ба оянда мавқуф бояд гузошт. Мо фақат таърифи муҳтасари санъатҳои бадеи анъанавиро медиҳем ва барои ҳар як санъат аз саромадони сухан чанд мисол зикр мекунем.

Адади санъатҳои адабӣ дар «Тарҷумон-ул-балоға» ба 124 мерасад. Дар «Ҳадоик-ус-сехр» ва «Матлаъ-ул-улум» то як дараҷа ба таври муҳтасар зикр шудааст.

МО ҳамаи ин санъатҳоро ба маҷмӯаи худ нагирифтем, балки ончи хушоянд, дилкаш ва зарур буда, ба алифбои имрӯзаи мо созгор меояд, гирифтем ва он чи дар асоси алифбои арабӣ дуруст карда шуда ё бештар аз ҳарфбозӣ ва қалимабозиҳои хушку ҳолӣ иборат буд, фурӯгузор гардид.

Вале баъзе санъатҳо, аз қабили санъати тааҷҷуб дар осори классикий набуда, танҳо ҳар «Ҳафт қулзум» (ч. 7) зикр шудааст. Ин санъат ба санъати ташбеҳи измор бисёр монандӣ дорад. Бинобар зарур будани ин санъат ба гирифтанӣ он зарурат ёфтем.

Воситаҳои тасвир ва санъатҳои бадеӣ, аз қабили ташбеҳу истиора, таҷнис ва лаффи нашр ва амсоли онҳо дар сурате ки аз матни умумии асари бадеӣ ҷудо гирифта шаванд, роли онҳоро таъйин кардан мумкин нест. Инҳо воситай тасвиранд, яъне барои тасвири ягон ҳодиса ё манзара ва ё образ кор фармуда мешаванд, бинобар ин, вазифа ва қимати онҳоро фақат дар дохили он порчае, ки ин ҳодиса ё манзара ва ё образро тасвир мекунад, дуруст фахмидан мумкин аст. Агар онҳоро аз ин порча ҷудо карда гирем, лузум ва зарурати онҳоро фахмидан мушкил мешавад. Вале мо дар ин маҷмӯа имкон надорем, ки барои нишон додани моҳияти ҳар як мисол онро бо контексти калоне биёварем. Азбаски донишҷӯён ва муаллимон аз назарияи адабиёт ҳабар доранд, худи онҳо муайян карда метавонанд, ки фалон ташбеҳ ё истиора дар тавсири фалон манзара ё ҳодиса чӣ вазифае дорад.

Ғайр аз ин, дар осори классикон чунин ташбеҳу истиориҳое ҳастанд, ки дар ниҳояти барҷастагӣ ва дар байтҳои

алоҳида воқеъ шудаанд ва онҳоро аз газал ё достон чудо карда гирем ҳам, қимати худро гум намекунанд, ба мо лаззат мебахшанд ва моро ба ҳайрат меоранд.

Чунон ки маълум аст, дар адабиёти классикиямон, дар газал, дар насибу ташбиби қасида аксаран байтҳои алоҳида мустакилмаъно буда, мутаммими ҳамдигар нестанд. Байте, ки аз онҳо чудо карда гирифта шудааст, маънояш ба хубӣ фахмида мешавад.

Мо гумон мекунем, ки аз ин нуқтаи назар ҳам дар ин маҷмӯа ҷамъ оварда шудани баъзе байтҳои барчаста барои ҷавонон аз ғоифа ҳолӣ наҳоҳад буд.

Аммо аз манзумаҳо, ки дорои воқиабандӣ мебошанду дар сурати гирифтани байтҳои алоҳида силсилаи маъно ҳалалпазир мегардад, порчаҳо ба қадри имкон дар сурати пурратаре интихоб гардид.

Дар интихоби мисол кӯшиш карда шуд, ки аксарияти онҳо аз адабиёти классикий бошад. Бо ҳамаи ин танҳо ба саромадони пешини сухан қаноат накарда, аз шоирон ва ҳависандагони давраи шӯравӣ ҳамчун С.Айнӣ, А.Лоҳутӣ, С.Пайрав, Ҳ.Карим, М.Турсунзода, Ч.Икромӣ, А.Деҳотӣ, С.Улугзода, Р.Ҷалил, Ҳ.Юсуфӣ, М.Раҳимӣ, Ф.Ниёзӣ, М.Аминзода, Б.Раҳимзода қадри имкон мисол интихоб кардем.

Мумкин аст, баъзе аз ҳонандагон гумон кунанд, ки бисёре аз воситаҳои тасвироти бадей, яъне як қисми санъатҳои бадей ҷизҳои кӯҳна буда, ба мо он қадар ҳам ҷои лузум надоранд. Ба ин суоли муқаддар ва эҳтимолӣ низ ба таври ҷавоб аз шоирон ва ҳависандагони шӯравӣ, ҳатто аз осори ҷавоншоирон намуна гирифта шуд. Ин мисолҳо нишон медиҳанд, ки санъатҳои шеърии табии вайронӣ ва гайритакаллуғӣ ба замми латофати вазн, барчастагии бадей буда, боиси зебоии тасвири адабӣ ҳоҳанд шуд.

Дар бораи истилоҳоти адабӣ низ лозим меояд, ки каме гуфтугӯ намоем. Дар масъалаи истилоҳот дар ин асар баъзе тағиироти ҷузъӣ дароварда шуд. Калимаҳои бисёр мураккаби арабӣ то ҳадди имкон ба тоҷикӣ гардонида шуд, вале аксарияти онҳо ба ҳолати аввалии ҳуд монд. Аз

чумла калимаи ташбех, истиора ва монанди инҳо ба ҳолати аслий монда шуда бошад ҳам, ба ҷои истилоҳи мушаббаҳ, истилоҳи нави монандшаванда ва ба ҷои мушаббаҳунбиихи калимаи монандкунанда ё ташбехқунанда қабул шуд, ба ҷои адоти ташбех, истилоҳи ёридиҳандай монандӣ ва ба ҷои ваҷҳи ташбех, истилоҳи сабаби монандӣ қабул гардид. Инчунин ба ҷои мустаор мояни истиорашаванда гуфтем ва ба ҷои мустаорун минҳу истилоҳи соҳиби истиора гирифта шуд. Инчунин ба ҷои калимаи ташбехулмашрут ташбехӣ шартӣ, ба ҷои илтифот гардиш, ба ҷои тансикуссибот сифатчинӣ қабул гардид. Санъати ташхису интоқ танҳо ташхис номида шуд ва монанди инҳо...

Ҳар истилоҳе ки ба тоҷикӣ доҳил карда шудааст, дар қавс шакли аслии арабияш навишта шуд, масалан; ташбехӣ шартӣ (ташбехулмашрут), санъати шумур(сиёҳулаъдод) ва гайра.

Ин дигаргуниҳо дар истилоҳот ранги як таҷрибаро дорад. Кадоми ин дигаргуниҳо қабул ҳоҳанд шуд ва қадомашон не, дар оянда маълум мешавад. Дар таълифи ин асар қисман ба таҷрибаи шаҳсӣ ва қисман ба осори саромадони сухан муроҷиат намуда, дар интихоби беҳтарин мисолҳо ва барҷастатарин бадеаҳои санъати адабӣ кӯшидем: Бештар аз «Тарҷумон-ул-балоға», «Ҳадоик-ус-сехр», Ал-мӯъҷам», «Маҷмаъ-ус-саноэй», «Ҳафт қулзум», «Ғиёс-ул-лугот» ва «Таърихи татаввuri насри фаннӣ»-таълифи доктор Ҳусайнӣ Ҳатибӣ (чопи Эрон), дар айни ҳол аз осори бадеии саромадони сухан-Низомӣ, Ҳоқонӣ, Ҳусрави Деҳлавӣ, Ҳофиз, Қамол, Ҷомӣ, Ҳилолӣ, Сайидида ва монанди инҳо, «Намунаи адабиёти усмонӣ», инчунин аз тарҷумаи форсии «Шеър-ул-Аҷам» (ҷ.1,2,3,4, ва 5)-таълифи Шиблии Нӯъмонӣ (чопи Текрон, 1334 ҳ.), «Шеъру адаби форсӣ»-таълифи Зайнулобидини Мӯътаман (чопи Текрон, 1332 ҳ.) «Зеби сухан» (ҷ.1)- таълифи Сайидмаҳмуди Нишот (чопи Текрон) низ истифода шуд.

Арӯзи муҳтасари мо, ки қисми дуюми ин асарро ташкил мекунад, мувофиқи талаби аксари ҷавоншоирону ҷавон-

мунаққидон ва дигар ҳавасмандони арӯз таълиф ёфтааст. Муаллиф күшиш кардааст, ки илми арӯзро нисбатан сода ва осон баён намояд.

Шеъри баланд мавзун ва пурмазмун мебошад. Вале мавзунияти шеър дар бисёр мавриди мавқуф ба донистани арӯз ва нозукиҳои он аст.

Табиист, ки назокати шеъри баланд вобаста ба бисёр чизҳо, аз он ҷумла ба мувофиқати он ба қонунҳои арӯз, ороста будани он ба ягон воситаи тасвири бадей ё санъатҳои маънавию лафзии ғайритакаллуфӣ мебошад. Аз ин рӯ, китобро «Санъати сухан» номидем, ки ҳам шомили арӯз ва ҳам шомили воситаҳои тасвироти бадей ва дигар санъатҳои маънавию лафзӣ бошад.

Чунон ки ин китоб дар чопи дуюм (1967) такомул ёфта буд, дар тайёр кардани чопи сеюм низ аз рӯи таҷриба ва афзоиши маълумот роҷеъ ба бадеъ баъзе дигаргуниҳои муҳим ба амал омад.

Мувофиқи ҳоҳиш ва маслиҳати хонандагон баъд аз дебоча дар таҳти унвони «Даромади сухан» бобе дар бораи илмҳои балогат ва фасоҳат (маонӣ, баён ва бадеъ), шеъру наср, шеъру назм, навъҳои наср-насри мурсал, насли мусаччаъ, насли мутакаллиф, оид ба таносуби калом, ибдоъ, маънои аслӣ ва маҷозии калимаҳо, маҷози мурсал фароҳам оварда шуд, зеро инҳо асосан ба қатори санъат дохил нашуда, балки заминаест роҷеъ ба саноети бадеъ (ки дар айни замон яке аз воситаҳои тасвироти бадеъ хисоб меёбад). Дар қисмати асосии баёни санъатҳо тағиироти муҳим ба амал наёмада бошад ҳам, якчанд фигураи санъат, ки зарурию ҳатмӣ буд, ба таври ихтисор илова гардид, ҳамчун таҷоҳули ориф, ҳусни таълил, санъати тафанинун, таҷниси ҳат, санъати дугоник (муздаваҷ), мурофиқ, ирсад, таъкиди мадҳи ҳичомонанд ва зидди он, шеъри шаклан мадҳу мазмунан ҳаҷв, титол ва санъати тағиир, ки сеи оҳирин дар поэтикаи собиқ қайд наёфтааст, илова гардид. Дар қисмати накҷушшеър ҳам ба таври дақиқтар, фароҳтар, батартибтар кор бурда, мисолҳо аз ҷавоншоирон бисёртар

нишон дода шуд. Бо ҳамаи ин, таърифоти собиқ қисман партофта, мисолхо низ кўтоҳ шуд.

Умедворем, ки дар оянда низ мувофиқи маслиҳат ва тақризоти хайрхонани дўстдорони сухани бадеъ ва арӯз нуқсонҳо барҳам дода ҳоҳад шуд, бадеъ ва арӯзи ноқиси молибоси комил дар бар ҳоҳад кард, зеро гуфтаанд, ки:

Як гули мақсад дар ин бўстон  
Чида нашуд бе мадади дўстон.

## ДАРОМАДИ СУХАН

Илмҳои ёваре, ки дар роҳи пероиши санъатҳои бадеъ ва услуби суханварӣ замина ҳозир мекунанд, аз балогату фасоҳат (маонӣ, баён, бадеъ, арӯз ва қофия) иборат буда, маълумоте ҳам дар бораи шеъру наср, хелҳои наср: насли мурсал, мусаччаъ ва мутакаллиф, маҷози мурсал зикр кардан лозим меояд.

### Балогату фасоҳат

Балогат дар лугат ҷавон шудан ва расидан ба мунтаҳои чизе, комил шудан, расой дар сухан ва зебоӣ буда, дар истилоҳи адабӣ сифати сухан ва гӯянда мебошад. Мурод аз балогат расонидан ба мақсад аст. Балогат сифати калима нест, чунки калима ба танҳоӣ аз ўҳдаи адои мақсад баромадан наметавонад. Сифати сухан будани балогат он гаҳ собит мешавад, ки мувофиқи муктазои маҳал ва ҳол эрод ёбад. Сухан дар мавриде батаъкид ва дар мавриде бетаъкид омада, мавқеъ эҷоз ва мавқеъ тафсилро талаб мекунад. Дар мақоме бо ҷумлаҳои мураккаб ва ё услуби олий дар ҷои дигар бо ҷумлаҳои содаву осон суханронӣ кардан сазовор аст. Агар шунаванда мункири гуфтор бошад, қалом бояд бо ҳуччату бурҳон устуворӣ ёбад. Дар баъзе мавқеъ возех ва дар баъзе мавқеъ ба талмех-бо ишора ва киноя сухан меравад. Ҳар қадар ин шартҳо ба амал гузошта шавад, қалом ҳамон қадар балегтар ва бурротар зухур мекунад.

Фасоҳат дар лугат ба маъни зухур, возеҳият, шевой ва равонӣ, вале дар истилоҳи адаб ба маъни кушодазабонӣ, гӯёй, буррой мебошад. Оғоҳӣ аз фасоҳат, огоҳӣ аз латофату салосати лафз аст. Инчунин дарки муҳассаноти зотӣ ва аразии сухани манзум ва мансури тоҷикӣ ба воситаи муайян кардани калимаи фасех ва гайрифасех муяссар мегардад. Ба ибораи дигар, муҳимтарин шарти фасоҳат раҳонидани камол аз бастагӣ ва чигилий мебошад.

Бинобар он ки фасоҳат ҳусни зоҳирӣ ва балогат ҳусни маънавист, ин ду ба дараҷаи асл буда, саноёъ ва муҳассаноти бадей ба манзалаи фаръ аст.

Маҳмуди Ҳуман дар асари худ «Ҳофиз чӣ мегӯяд» дар бораи балогат ва фасоҳат аз назариячиёни саромади форсу тоҷик иқтибос оварда мегӯяд: «Шамси Қайси Розӣ расой (балогат)-ро чунин таъриф кардааст: «Маъни балогат он аст, ки ончи дар замир бошад, ба лафзе андак, бе он ки ба тамоми маъни он ҳалале роҳ ёбад, баён кунад ва дар ончи ба дароз қашидани сухан эҳтиёҷ афтад, аз қадри ҳоҷат дарнагузарад».

Шамсулуламои Гургонӣ ҳамин маъниро кӯтоҳтар ва ҷомеътар карда гуфтааст: «Балогат, яъне мутобиқати қаломи фасех ба муқтазои ҳол ва мақом». Ва муроди ўз ӣн, иқтизи ҳамон таносуби сурат ва маъни шеър аст аз назари эҷод, итноб ва таъқиқод ва қиноя».

Шамси Қайс шевой (фасоҳат)-ро чунин шиносондааст: «Фасоҳат покизагии сухан аст аз душворӣ».

Шамси Гургонӣ ҳамин маъниро равшантар карда ва душвориҳои суханро чунин баршумурдааст: «Таъқидоти лафзӣ ва маънавӣ, таноғури ҳуруф ва калимот, зальфи таълиф, муҳолифоти қиёс ва гаробати калимот». (саҳ.246-247).

Маҳмуди Ҳуман дар бораи бамавқеъ сурудани шеър дар маҷлисҳо мегӯяд: «Ба таври куллӣ метавон гуфт, ки ба мавқеият, таври тафаккур, ақида, мақсад ва тасаввuri шунаванд вобастагӣ дорад. Масалан, агар хонандае дар маҷлиси арӯсӣ сарояд:

Магар, ки лола бидонист бевафоии даҳр,  
Ки то бизоду бишуд, чоми май зи каф наниҳод.  
Зи ҳасрати лаби Ширин ҳанӯз мебинам,  
Ки лола медамад аз хоки турбати Фарҳод.

Фоидаи илми маонӣ дар он аст, ки ба воситаи он роҳи  
дарки балогати назму наср ва риояти таносуби калом,  
талаби ҳол ва мақом, хуштабъӣ, ҳусни адо ва расоӣ муюссар  
мегардад.

«Баён» дар лугат ба маънои қашфу тавзех аст. Илми  
баён аз ҷигунағии адои маънни воҳид бо иборати гуногун  
баҳс мекунад.

Мавзӯи илми баён - қалима ва баҳс аз қисмҳои ташбеҳу  
мачоз, истиора, киноя ва гайра мебошад. Баёнро аз назари  
ороишу ҳунар дар қатори саноёй ва муҳассаноти бадеӣ низ  
овардаанд.

«Бадеъ» дар лугат ба маънои тоза, нав, ачиб, вале дар  
истилоҳи адаб иборат аз ороиши сухан ва зеби калом буда,  
шомили ҳамаи мабҳаси санъатҳои адабӣ аз насрӯ назми  
тоҷикӣ-форсӣ мебошад.

### Шеър ва наср

Дар адабиётшиносии гузаштаи мо калом ба ду навъ  
аст: наср ва назм. Наср дар лугат ба маънои пароканда ва  
парканда кардан меояд, вале дар истилоҳи адаб суханест,  
ки рӯи қоиди муайянни вазн ва қофия паҳлӯй ҳам чида,  
оҳанги хоссе дорад.

### Шеър ва назм

Маънои лугавии «шеър» дарёфтган, донистан ва маъри-  
фати ҷизҳои нафис аст. Вале дар адабиётшиносии гузаштаи  
мо шеър каломи маънавӣ ва воситаи барангехтани эҳсосоту  
ҷазабот дониста мешуд, яъне аз шунидани шеър ва ҳондани  
он осори хафагӣ ва ногуворӣ, ё ҳушию ҳуррамӣ ва ё ҷӯшу  
ҳурӯшҳо ҳосил мегардад. Шеър аз илму дониш обуранг  
мегирад. Дониш як масъалаи илмиро ба аклу идрок арз

мекунад ва шеър онро зевари латифи сухан қарор дода, манзараҳои дилкаши табиат ва ҷамъиятро бо эҳсосоти ишқ нишон медиҳад. Ҳар чизе ки дар таачҷуби ҳайрат ё ҷӯшу ҳурӯш ба вуҷуд меоварад, асоси шеър аст. Масалан, дар табиат осмони нилгун, ситораҳои тобон, насими форами пагоҳон, гулгунии шафак ва табассуми гул, нолаи булбул, хироми сабо, сабзаи қишизорҳо, қабудии қӯҳсорҳо, шукуфонии ҷаман дар домани қӯҳу даман, ҳулоса, тамоми манзараҳои табиат, ки ба пеши ҷашм ҷилва мекунад, ҳама асоси шеър, воситай илмҳои шоир ва ҷӯшонандай эҳсосоти қалбӣ мебошанд. Тамоми зиндагӣ шеър аст ва Ғаридуддуни Аттор дар ин боб гуфтааст: Бас ҷиҳон шоир бувад чун дигарон.

Шеър дар забони арабӣ зоҳирان бо қалимаҳои шуур, шиор, шеър ҳамреша мебошад. Пас, шоир соҳиби шуур гуфтсан аст.

Ғайр аз шеър қалимаи назм низ мавҷуд аст, ки гӯяндаи он нозим ном дорад. Нозим назқунанда буда, ба як тартиби муайян ва вазни маълум қалимаву таркибҳоро паси ҳам мечинад ва ҷо ба ҷо мегузорад. Аз ин рӯ, назмро сухани пайваста гуфтан мумкин аст. Вале нозим ҳамчун шоир, ки гӯяндаи шеър аст, наметавонад ба ҳонандаи худ ҳаяҷони бадей бахшад, аммо вақте ки нозим соҳиби имтиёзи нави таъсир мегардад, он гоҳ на нозим, балки шоираш меноманд, ки лаҳзаҳои табиат ва ҷамъиятро ба риштаи назми бадеъ қашида, дар сурати амиқ ва дақиқ диққати ҳонанда ва шунавандай худро беихтиёр ба тарафи худ мекашад, мафтун мегардонад.

Ҳатто, ин қашандагӣ маҳсуси шеър ҳисоб намеёбад. Бисёр ҳикояҳои барҷаста ва қиссаву ривоятҳо мавҷуданд, ки ба ҳонандаи худ таъсири амиқ мебахшанд, мегирёнанд ё мекандонанд, маҳзун ва ё шод мегардонанд. Агарчи ин порчаҳои мансур устухонбандии шеърӣ надоранд ва аз перояи зебон шеър дур мебошанд, ба ҳар ҳол шеърият доранд. Чакидаи ҳомаи муҳандисони рӯҳи инсонӣ дар қадом шакл ки зоҳир шавад, агар маҳсус ба худ кувваи муас-

сир, өзизбай навозишкоронаи дилжо дошта бошад, шеъри мансур номида мешавад.

Намунаи шеъри мансур: аз моҳ бочамолтар ва аз Офтоб бокамолтар ва аз Муштарӣ бозътидолтар буд. Чун фасли баҳор бо ҳазор рангу нигор ва чун бутхонаи Чин бо ҳазор зебу оин, лабе пурхамр ва ҷашме пурхумор. Қадде бетоб ва зулфе пуртоб, гуррае чун бунафши бар савсан дамида ва анкабути оразаш мушки Чин бар барги ёсуман танида...» (Аз «Мақомоти Ҳамидӣ»).

Ин порча, ки шомили васфи ҳусну ҷамоли дилбарон аст, дорои вазн, қофия ва оҳанги шеърӣ-мусиқӣ набуда, дар сурати мансур таълиф ёфтааст. Таносуби қалом, зебоии сухан ва дақиқии маъно, латофати мазмун, устухонбандии ибораву қалима ва ҷумлаҳо насрро ба сурати шеъри латифе ҷилвагар қунондааст: фарқи он аз шеър факат ин аст, ки дорои вазну қофия нест.

Фикраи зерини устод Айнӣ намунаи шеъри мансури мусоир аст:

«Ман барои ту, барои ин ҷашму абруи сиёҳи ту, барои ин рӯи чун моҳи ту, барои дасту бозу тавонону ту, барои ин суханҳои қатъию буррои ту тайёр ҳастам, ки худамро дар як деги ҷӯшон, дар оташи сӯзон, дар қӯрай тафсон, дар дарёи ҳурӯшон андозам».

### Навъҳои наср

**1. Насри мурсал.** Агар наср равону сода ва холӣ аз перояи саҷд ва санъате бошад, насли мурсал номида мешавад. Забони ҳикояҳо, қисса ва мақола намунаи насли мурсал аст.

**2. Насри мусаҷҷаъ.** Мусаҷҷаъ қаломи муқаффо-сухани қофиядор аст. Мусаҷҷаъ ҷумлаҳои мусалсалест, ки охири ҳар қалимаи онҳо бо қалимаҳои ҳамшакл ё қалимаҳое, ки шаклан ба ҳамдигар наздиканд, тамом мешавад. Ин ҳамшаклии охири ҷумлаҳо саҷъ аст. Саҷъ дар наср дар ҳукми қофия мебошад. Сухани мансуре, ки саҷъ дорад, мусаҷҷаъ ном мегирад.

Мисол аз «Гулистан»-и Саъдӣ: «Фалон азм карда ва нийяти ҷазм оварда, ки дар нишемани узлат нишинам ва доман аз сӯҳбат фарочинам».

Гоҳ қаломи мусаҷҷаҷ шомили санъате ҳамчун таҷнис, тарсесъ, акс ва гайра мегардад. Мисол аз «Муноҷотнома»-и Абдуллоҳи Ансорӣ: «Дар хона кас аст, як ҳарф бас аст», «Чуз рост набояд гуфт, ҳар рост нашояд гуфт»... «Ба гулзоре расидам ва сабзазоре дидам, ки намудоре буд аз биҳишт, хоки ў анбаринсиришт, майдони он руфта, гулҳои он ба ноз шукуфта, ҷонварони ў зебо, саҳни ў ҳама дебо, дараҳтони ў баланд, ҳавои ў бегазанд, гулҳои ў ботароват, меваҳои ў боҳаловат, чӯйбори ў пуроб аз шабнаму гулоб, на дар шукуфаҳо нақсе ва дар барғҳои ў рақсе»<sup>1</sup>.

**3. Насри мутакаллиф (ё маснӯъ).** Насри мутакаллиф баробари дорои саҷъ будан шомили ҳар гуна санъатҳои мураккаб, лугатҳои душвори арабӣ ва тоҷикию форсии гайрифаҳмо мебошад. «Таърихи Вассофф», «Дурраи Нодира», «Таърихи ҷаҳонкӯшӣ»-и Ҷувайнӣ, «Синҷбоднома»-и Захири Самарқандӣ ва гайра намунаи насри мутакаллиф аст.

Мисол аз тарҷумаи «Таърихи Яминӣ», ки шомили санъати иғроқ ва талмех аст: «На сур<sup>2</sup>, бар мувозоти шарафоти<sup>3</sup> ў нарасидӣ, посбонаш агар хости, минтақаи ҷавзо бигирифтӣ ва дидабонаш агар рагбат кардӣ, бӯса бар лаби ў додӣ. Бо самаки<sup>4</sup> гардун мусовӣ ва бо самоқайн<sup>5</sup> мувозӣ».

## ОИД БА ТАНОСУБИ ҚАЛОМ

Асоси ҳамаи санъатҳои бадеӣ бар таносуби сухан аст. Риояи муносибати сухан ва алоқаву робитаи мағҳумҳо

1. Таърихи татавури насли фаннӣ, таълифи доктор Ҳусайнӣ Ҳатибӣ, Техрон, 1344 ҳичрӣ, саҳ 92.
2. Сур — қальъа, девори шаҳр, бора.
3. Шарафот — ҷамъи шарафа, пешайвон (балкон).
4. Самак — моҳӣ, аз рӯи таълимоти динӣ номи моҳист, ки ба пушташ ғове ва бар шоҳи он ғов замин меистад.
5. Самоқайн — номи ду ситора, ки якеро Симоки Аъзол ва дуюмиро Симоки Ромеҳ меноманд.

асоси мантиқии образи бадеиро ташкил намуда, моҳияти гоявии онро ба ҳонанда мерасонад.

Шоир дар як байт калимаҳоеро зикр мекунад, ки ба эътибори маъно ба ҳамдигар алоқадор бошанд ва зикри яке зикри дигареро лозим меорад; масалан агар дар як байт моҳ зикр ёбад, хиргоҳ (ҳола), додг, шаб ва мисли инҳо низ оварда мешавад: агар дарё зикр ёфта бошад, албатта яке ё чанде аз калимаҳои қаринагии «қаър», «дурр», «садаф», «марҷон», «гаввос», «киштӣ», «мавҷ» ва монанди инҳо ҳам зикр мешаванд; агар гул баён ёбад, лозим аст, ки булбул, ҳор, чаман, гулистон ё рангу бӯ зикр ёбад; ё ки сарв оварда шуда бошад, қумрӣ, фохта, сарсабзӣ, қадди ёр, ростӣ барин калимаҳои муносиб ва алоқадор зикр мёбанд ва ҳоказо.

Яъне калимаҳое, ки дар байт омадаанд, бояд байни худ муносибати том дошта бошанд, ба якдигар саҳт вобаста бошанд.

Ин гуна риоя шудани муносибати суханро **санъати таносуб** меноманд.

Дар осори гузаштагон дар ягон байт ягон калимаи бемавқеъ зикр наёфтааст. Барои мисол ҳамин байти Мулҳами Бухороиро гиррем, ки дар он ягон калима бе муносибат наомадааст; агар ягон калимаро гирифта, ба ҷояш калимаи дигаре монда шавад, маъно ҳалал мёбад. Ҳамаи калимаҳо ба ҳам муҳкам вобаста буда, боиси афзоиши салосат ва балогати қаломи бадей шудааст:

Ба фикри зулфу гирдоби ҳами ў мӯ ба мӯ рафтам,  
Шудам обу ба худ печидаму аз худ фурӯ рафтам.

Инак, дар ин байт калимаҳои зулф, фикр, гирдоб, ҳам, мӯ ба мӯ, об шудан, ба худ печидан, аз худ фурӯ рафтан байни худ муносибати комил доранд, барои тақвияи ҳамдигар хизмат мекунанд ва ба таъбири дигар ҳамаи калимаҳо алоқамандона ба зулф равона карда шудааст. Шоир зулф ва печу ҳами онро ба гирдоб монанд кардааст ва ҳамаи калимаҳое, ки дар ин байт ҳастанд, бо ҳамин се калима (зулф,

ҳам ва гирдоб) муносибате доранд: «мӯ ба мӯ» ба зулф алоқа дорад, зеро зулф аз торҳои алохидаи мӯ иборат аст; «об» ва «фурӯ рафтан» ба гирдоб вобаста аст, зеро гирдоб фурӯ меравад; аммо «печидан» ҳам ба печу ҳами зулф ва ҳам ба гирдоб, ки печ меҳӯрад, муносибат дорад.

Ин тарз мутаносиб овардани сухан яке аз воситаҳои муҳимми барҷаста ифода кардани мазмун дар назми тоҷикист.

Саъдӣ гуфтааст:

Напиндорам, эй дар ҳазон кишта ҷав,  
Ки гандум ситонӣ ба вақти дарав.

Шоир гуфтан меҳоҳад: гумон намекунам, ки дар мавсими тирамоҳ ҷав кишта, дар вақти дарав гандум хоҳӣ даравид. Аз ин сухан гардиши шоир он аст, ки бадӣ карда, дар охир некӣ мукофот талабидан ҳатост. Ин ҷо қалимаҳои ҷав, гандум, дарав рамзи некӣ ва бадӣ буда, аз рӯи муносибати қалимаҳо зикр ёфтааст ва шоир мақсадро моҳирона дар либоси рамз ва таносуб ифода кардааст. Байни «ҳазон» ва «вақти дарав», «киштан» ва «ситондан», «ҷав» ва «гандум» муносибати комил ҳаст.

Байти дигар аз Ҳофиз:

Дӯш дар ҳалқаи мо қиссаи гесӯи ту буд,  
То дили шаб сухан аз силсилаи мӯи ту буд.

Дар ин байти қалимаҳои дӯш (шаб), қисса, гесӯ (зулф), дили шаб (ними шаб) ба ҳамдигар саҳт алоқадор буда, яке дигареро тақвия мекунад. Масалан, қалимаи «ҳалқа» аз як тараф маҷлисро ифода кунад, аз тарафи дигар, ишора ба ҳаму печи мӯй аст. Азбаски шоир дар бораи гесӯ ва мӯй сухан ронда истодааст, маҷлисро низ ба қалимае ифода карданаш лозим буд, ки ба мӯй ҳам алоқае дошта бошад. Бинобар ин маҷлисро ҳалқа гуфтааст, ки ҳам ба маънои ҷамъомад аст ва ҳам ба мӯй бевосита муносибат дорад

(печи мўйро ҳалқаи мўй низ мегўянд). Дар миёнаи «ҳалқа», «дил» ва «силсила» (занцир) низ муносибат хеле қавист, зеро силсила (занцир) аз ҳалқаҳо иборат аст, модоме ки шоир силсиларо номбар кардан меҳост, ҳалқаро номбар карданаш муносиб аст. Дар ибораи «дили шаб» калимаи «дил» ҳам бо гесӯю мўй ва ҳам бо силсила алоқа дорад, зеро маҷозан ишора ба банди мўй ва ҳалқаи занцир аст. Файр аз ин, ифодай «дили шаб», ки вақти торикист, ба сиёҳии мӯ ва дарозии он вобаста аст. Дар айни замон байни «қисса» ва «шаб» чунин муносибат ҳаст, ки қиссанро одатан шаб мегўянд: дарозии шаб ба дарозии гесӯ ба ҳам алоқаманд аст. Ин аст, ки дар ин байти ҳамаи калимаҳо байни худ алоқаву робитаи хеле нозук пайдо кардаанд ва мазмуни умумии байти аз ҳамин алоқаву робитаҳо ҳосил мешавад.

Байти дигар аз Ҳилолӣ:

Сокиё, майхона дарёест, пур з-оби ҳаёт,  
Чаҳл кун, то киштии худро дар он дарё кашем.

Дар ин байти соқӣ, майхона оби ҳаёт, киштий, ба дарё кашидан ба ҳам алоқадор аст. Модоме ки шоир ба соқӣ муроҷиат кардааст, лозим буд, ки аз май сухан сар кунад, бинобар ин калимаи майхона зикр шудааст. Азбаски шоир майхонаро ба дарё монанд намудааст, дигар калимаҳои таносубии дарёро низ овардан зарур буд. Дар натиҷа калимаҳои «об» (оби ҳаёт) ва «киштий» зикр гардидааст. Шоир ин предметҳоро байни яқдигар чунон алоқаманд намудааст ва муносибати ин калимаҳоро чунон истифода кардааст, ки барои хеле барчаста ифода гардидаши фикри ў имкон пайдо шудааст. Модоме ки майхона дарёи оби ҳаёт аст, ба ин дарё кашидани киштий чунин маънӣ дорад, ки шоир дар дунё зиндаи абадӣ хоҳад монд, зеро аз рӯи афсона, Ҳизр андаке аз ҷашмаи оби ҳаёт нӯшида буд ва аз ҳамин сабаб умри ҷовидон ёфтут ҳеч тоҳ наҳоҳад мурд. Ва ҳол он ки шоир майхонаро ба дарёи оби ҳаёт ташбех

додааст ва дар ин дарё шиноварй кардан меҳоҳад, яъне меҳоҳад аз ин об аз Хизр ҳам бештар баҳраманд гардад. Ин аст, ки шоир майро хеле боло бардоштааст ва онро воситай ҳаёти ҷовид донистааст. Ин фикри ў маҳз ба воситай ба дарё ташбех додани майхона ва хеле моҳирона истифода кардани муносибати калимаҳое, ки ба дарё алоқае доранд, хеле барчаsta баён ёфтааст. Аҳамияти санъати таносуб низ дар ҳамин чост.

Байти дигаре аз Мушфикӣ:

Қадаҳ, ки ҳамдами ў ашки лолагуни ман аст,

Даме ки лаъли ту нӯшад, шарики хуни ман аст.

Дар ин байт миёни калимаҳои «қадаҳ» (киноя аз шаробе, ки дар қадаҳ аст, зикри зарф-иродай мазруф), «ашки лолагун», «клаъл» (киноя аз лаб) ва «хун», инчунин калимаҳои «ҳамдам» ва «шарик» таносуби маънӣ мавҷуд аст. Шоир аввал дар асоси ранги предметҳо байнин ин калимаҳо муносибат пайдо кунонидааст: шароб сурҳ аст, лаъли ёр, ки киноя аз лаби ўст, низ сурҳ мебошад, ашки лолагуни ошиқ, ки аломати хун гиристан аст, низ ба ранги сурҳ нисбате дорад, хуни ошиқ ҳам бо инҳо ҳамранг аст. Аммо моҳияти ин предметҳо дар назари шоир таносуби тазодӣ пайдо кардааст. Шароб воситай айшу хурсандист, vale бо ашки хунолути ошиқ монанд аст. Вақте ки маъшуқа айш мекунаду шароб менӯшад, гӯё хуни ошиқро хӯрда истодааст. Ёр бепарво ва саргарми шодию хурсандист, аммо ошиқ аз рашик ва азоби ишиқ чон меканад ва хун меҳӯрад.

Ин аст, ки шоир монандии предметҳо ва муносибати калимаҳоро истифода бурда, дар як байт ду манзараи томро тасвир кардааст.

Мисоле аз Мулҳами Бухорой:

Дида ба ёди зулфи ў, Мулҳам, агар қушуда шуд,

Баҳри назора ҷӯш зад, мавчи шикан-шикан гузашт.

Дар ин байт калимаҳои «дида», «зулф», «кушода шудан», «баҳр», «назора», «ҷӯш задан», «мавҷ», «шикан-шикан», «гузаштан»-ҳама байни худ муносибати қавӣ доранд. Калимаи «зулф» зикри калимаи «шикан»-ро талаб кардааст, калимаи «дида» калимаҳои «назора» (нигоҳ) ва «кушодан»-ро, аммо калимаи «баҳр» калимаҳои «ҷӯш задан», «мавҷ» ва «гузаштан»-ро талаб намудааст. Шоир он шавқу завқ ва ҷӯшу хурӯшеро, ки ошиқ аз тамошои зулфи ёр ҳосил мекунад, бо ҷумлаи образноки «баҳри назора ҷӯш зад» ифода кардааст. Ҳиссиёту ҳаяҷони ошиқ ҷунон пуркуват аст, ки на танҳо баҳри назораи ў ҷӯш ҳӯрдааст, балки аз пеши назари ў мавҷи шикан-шикан гузаштааст, ҷашми ў сиёҳ задааст. Ин ҳиссиёту ҳаяҷони ошиқ аз тамошои шиканчи зулф ва ҷечу ҳами он пайдо гардидааст ва бинобар ин шоир ҳиссиёти ошиқро бо ибораҳое баён намудааст, ки ба зулф муносибате доранд: ҷечу ҳами зулф ба эътибори намуди зоҳирӣ худ ба ҷӯш задани баҳр, ба мавҷҳои оби баҳр ва пасту баланд шудани он (шикан-шикан) монанд аст. Азбаски сарчашма ва сабаби ҳиссиёти қаҳрамон зулф аст, ки ин ҳиссиёту ҳаяҷон ба воситай чизҳое тасвир шудааст, ки низ ба ҳуди зулф монандие дорад. Аммо ҷӯш задани баҳр ва мавҷи шикан-шикан танҳо бо намуди зоҳирӣ худ ба зулф монанд нестанд, балки ҳиссиёти дили ошиқро низ ба ҳубӣ ифода карда метавонанд.

Ин гуна риоя намудани муносибати сухан яке аз ҳуснсиятҳои ҳосси адабиёти мост, ки ташбеҳу истиора бояд на танҳо ҳиссиётеро барҷаста тасвир намояд, балки аз ҷиҳати намуд ва шакли зоҳирӣ низ ба сарчашмаи ин ҳиссиёт монандие дошта бошад. Дар санъати таносуб аксаран чи муносибати мазмунию маънӣ ва чи муносибати шаклии предметҳои тасвиршаванд ва тасвиркунанд барабар ба назар гирифта мешавад. Ин тарз риоя шудани муносибати сухан беҳтарин шакли санъати таносуб ҳисоб меёбад.

Мисол аз Лоҳутӣ:

Точикистон шуд мунаввар, то ту гаштй бениқоб,  
Оламе равшан шавад, чун маҳ барояд аз саҳоб.

Дар мисраи 1-уми ин байт калимаҳои мунаввар ва бениқоб ба ҳам муносибатдор буда, дар мисраи 2-юм калимаи "равшан" ба калимаи "мунаввар", калимаи "олам" ба "Точикистон", "моҳ" ба "маҳбуба", "саҳоб" ба "бениқоб" алоқамандона ва ба таври истиора ба ҷои калимаҳои мисраи аввад оварда шудааст.

Мисоле аз М.Аминзода:

Шабҳои тираро ба шабохун намуда сарф,  
Охир ба фатҳи субҳи дурахшон расидай.

Дар ин мисол нисбати "тира" ба "шабҳо", нисбати "фатҳ" ба "субҳ", инчунин нисбати "дурахшон" ба "субҳ" аз таносуби калимаҳо ҳисоб меёбад.

Дар ин ҷо ҳамиро низ қайд кардан лозим аст, ки шоир ва адиб дар муносибат додани сухан бояд аз ҷодаи самимијат ва тарики табиият берун наравад. Вале ғоҳе дида мешавад, ки баъзе аз шоирони пешина ва имрӯза аз доираи самимијат берун мешаванд. Дар ҷунин байтҳое, ки аз миён, даҳон ва дигар аъзои маҳбуба сухан меравад, аз ҳадди табиӣ мелагжанд: миёнро ба мӯй ташбеҳ мекунанд, даҳон ва миёнро ҳеч меноманд. Дар атрофи ин тасвир мӯшикофиҳои ачиби бадей, суханбозӣ, нуктапардозӣ бисёр ба амал омадааст. Пас, агар даҳони ёр аз ҳеч иборат бошад, оё ба ҷунин натиҷа омадани хонанда мумкин нест, ки ёри бедаҳон ё ёре, ки миёнаш мисли мӯест, чӣ зебой дорад? Оре, хонанда ҳақ дорад ҷунин суоле дихад. Вале шоирони мо тасвирро ба нуқтаи аъло расонида, доди сухансароӣ медиҳанд, нуктасанчиҳои ҳайратангез ба кор мебаранд, дар натиҷа қисман болои ин гуна айбҳо пӯшида мешавад ва ба ин восита шеър хонанда ва шунавандагонро ба ҳуд мафтун мегардонанд.

Бо вучуди ин дар давраҳои охир баъзе нависандагони точик ба муқобили ин гуна тасвироти гайриреалий баромаданд. Дар адабиёти дигар ҳалқҳо (масалан, Озарбайчон ва Эрон) низ адабони пешқадам аз ин хусус садои эътиroz баланд кардаанд. Дар адабиёти точик хусусан пас аз Ин-қилоби Ӯктабр ки барои ба ҳаёт бештар наздик кардани адабиёт муборизаи событқадамонае сар шуд, аксарияти шоирон аз бисёр суханпардозиҳои гайриреалий ва ташбеҳу истиораҳои гайритабиии обшуста ба қуллӣ даст қашиданд ва аз паи ҷустуҷӯи воситаҳои нави тасвир афтоданд.

Ин муборизаи шоирони шӯравӣ аҳамияти хеле қалон дошт. Барои ин ки аҳамияти он то андозае маълум шавад, аз такаллуфоти шоирони гузашта як-ду мисол меорем:

Касе будем, чун фикри даҳонат пеши мо омад,  
Надонам ҳеч кас, то кас нагӯяд ҳеч кас моро.

Шоир гуфтан меҳоҳад, ки мо кас ба ҳисоб мерафтем, вале вакте ки фикри дарёфти даҳони танги ту дар назди мо монда шуд, ҳеч кас ба ҳақиқати даҳони ту нарасидагӣ барин моро ҳам ҳеч кас ҳисоб набояд кард. Ин ҷо шоир қалимаи ҳечро ба эътибори даҳони ҳечи ёр бозӣ медорад: даҳон-ҳеч, ҳеч кас, мо-ҳеч.

Ё аз Камоли Ҳуҷандӣ:

Нури маҳз аст узори ту, ҷабин низ чунин,  
Сирри гайб аст даҳони ту, миён низ чунон.

Яъне рӯи ту аз нури маҳз иборат буда, ҷабини ту низ монанди он аст; даҳони ту аз сирри гайб иборат буда, миёни ту низ ҳамон хел аст. Миёни қалимаҳои "ҷабин" ва "чунин" аз рӯи алифбои арабӣ таҷниси ҳат (мусахҳаф) мавҷуд аст ва миёни "даҳон"-у "миён" (камар) ва "сирри гайб" дар ноёбию тангӣ таносуб мавҷуд аст. Яъне асли мақсади шоир ин аст: даҳони маҳбуба чунон танг ва миёни ў чунон борик аст, ки ҳеч ҳисоб кардан мумкин аст.

Боз Камол гуфтааст:

Нуктаи он дахан имкон ки бибинам ба хаёл,  
Ки чу паргор ба гирди сари ў гардидам.

Мақсади шоир ин аст, ки мумкин аст, нуктаи дахони ёрро дар хаёл бибинам, тасаввур кунам, чунки паргорвор ба гирди сари ёр мегардидам. Дар ин мисол миёни нукта ва паргор, даҳон (дахони танг) ва хаёл таносуб мавчуд аст. Яъне дахони ёр мисли нуктаи паргор аст ва миёни ўро факат дар хаёл тасаввур кардан мумкин аст.

Байти дигар аз Камол:

Камар,-гуфта будй, ки-бандам ба хунат,  
Камар худ чӣ бандӣ, нагӯй: миён ку?

Гӯё маъшуқаи бераҳм ба ошиқ гуфтааст, ки ба хун рехтани ту камар мебандам, vale ошиқ аз ў суол мекунад, ки чи камар мебандӣ ки худи миён (камар) вучуд надорад.

Хулоса, ин гуна калимабозӣ аз миёни шоирони пешина дар осори бадеии Камол бештар мушоҳида мешавад. Дар калимабозӣ ва сухансарой Камол мушкилписандиҳои ачибе дорад. Масалан, дар санъати таҷниси лафзӣ, маънавӣ ва ихом аз ҳамаи шоирон мегузарад. Гоҳе ин мушкилписандиҳои амиқ ва ботакаллуфона ўро аз самимият берун мебарад. Бинобар ин тазкириранависон баъзан ўро танқид карда мегӯянд, ки Камол дар шеър такаллуф ба кор мебарад.

Такаллуфҳои ўро аз ин байтҳояш нағз ва возех фаҳмида мешавад:

Ба ҳичрон ҷангҳо дорем бо зулфу дахони ў,  
Аз он миму ду дол имрӯз мебояд мадад моро.

Ба ҷуз аз ташбехи даҳон ба мим (ມ) ва ташбехи зулф ба дол (ດ) калимаи мадад (ມະດາດ), ки дорои як миму ду дол аст, ба мавзӯъ алоқаманд аст.

Ё ки байти зерини Камолро гирэм:

Дида то міми даҳону нуни абрӯи ту дид,  
Нақши ў бастам ба дил, чун ҳарду бошад нақши ман.

Аввало калимаҳои дида ва дид таҷниси ноқис буда, мегӯяд: магар «мим»-и даҳон ва «нун»-и абрӯи ёр ба дили ман нақш бандад, «ман» (*من*) мешавад. Инак, Камол аз камоли такаллуф ва мушкилписандӣ лирикаро ба таъмия (муаммосозӣ) омехтааст. Ҳоло аз забони худи шоир шунавем:

Ин такаллуфҳои ман дар шеъри ман  
«Куллиминӣ ё ҳумайро»-и ман аст<sup>1</sup>.

Албатта тамоми шеърҳои Камол ин гуна пуртакаллуф нест ва ў бисёр шеърҳои сода, равон ва самимӣ ҳам дорад.

Дар ҳар сурат аз устодони гузашта танқидан фоида бурда, аз як тараф, дар интихоби мазмунҳои баланд бояд кӯшид, инчунин аз тарафи дигар, дар соҳаи интихоби шакли зебо ва таносуби маъни калимаҳои дилкаш кӯшиш бояд ба кор бурд.

Санъати таносубро мурооти назир низ меноманд. Мурооти назир дар лугат риояи назир (монанд) гуфтан аст. Дар тазкираи Давлатшоҳӣ барои мурооти назир ин рубоии Мавлоно Лутфуллоҳи Нишопурӣ мисол оварда шудааст:

Дар Марв парир лола оташ ангехт,  
Дӣ нибуфар зи Балҳ дар об гурехт,  
Дар хоки Нишопур гул имрӯз шукуфт,  
Фардо ба Ҳарӣ бод суман хоҳад бехт.

1. Мазмуни байти: ман зинати шеърҳои худро хеле дӯст медорам, чунон ки Муҳаммад зани хурдсоли сурхрӯи худро дӯстдорикунон мегуфт: Гап зан, эй сурхаки ман!

Дар ин рубой аз рӯи муносибати калом ва талаби риояи назир чор рӯз, чор шаҳр, чор унсур ва чор гул зикр ёфтааст.

Аз мисоли мазкур маълум мешавад, ки мағхуми санъати таносуб умумӣ ва васеътар буда, мурооти назир як ҷузъи он аст, вале асосан мурооти назир муродифи таносуб асту бас.

### Ибдоъ

Ибдоъ дар лугат ба маъни тарзи нав эҷод кардан, навоварӣ ва оғариниш буда, вале дар истилоҳи бадеъ ба маъни пайдид овардани мазмуни тоза ва обнорасида, эҷоди маъни латифу нағз дар назму наср аст. Бояд калима ва таркибҳо сода, пухта, форам ва паси ҳам ба ҷои худ чида шуда, умуман байтҳо равону дилчашп ва аз такаллуф озод бошад. Инчунин аз тарафи шакл, ҳам аз тарафи мазмун дар он моли касе омехта набошад. Хулоса карда гӯем, ибдоъ он аст, ки маъни латифу хуш дар либоси калима ва таркибҳои нозуку мулоим чилвагар гардад.

Дар айни ҳол ибдоъро як санъати маҳсус набояд хисоб кард. Ибдоъ монанди таносуби калом шомили саноёни лафзӣ ва маънавист. Бинобар ин Рашиди Ватвот ва ҷанде дигар аз муаллифони илми бадеъ ибдоъро аз қатори саноёни нашумурдаанд.

### Мисол аз Муиззӣ:

Шудаст боғ пур аз риштаҳои дурри хушоб,

Шудаст роғ пур аз тӯдаҳои анбари ноб,

Ба боғу роғ нигар, боду абр додастанд

Ба тӯда анбари нобу ба ришта дурри хушоб.

### Аз Асадии Тӯсӣ:

Суроҳӣ ба гӯши қадаҳ бурда сар,

Бад-ӯ рози сарбаста гуфтӣ магар,

Надонам чй гуфтӣ, чй ангехтӣ,  
Ки гуфтию аз дида хун рехтӣ.

Аз Саъдӣ:

Агар ту рӯй ба ҳам баркашӣ чу нофай мушк,  
Гумон мадор, ки бӯй хушат ниҳон монад.

Аз Ҳофиз:

Расид мужда, ки айёми гам наҳоҳад монд,  
Чунон намонду чунин низ ҳам наҳоҳад монд.

## МАЪНОИ АСЛӢ ВА МАҶОЗИИ КАЛИМАҲО

Калимаҳо дар нутқ на танҳо ба маънои аслии худ, балки ба маънои маҷозӣ низ истеъмол мешаванд. Агар калима ба маъно ва мағҳуми аслии худ кор фармуда шуда бошад, онро маънои аслӣ меноманд. Дар нутқ ҳолатҳое дида мешавад, ки калимаҳо дар сурати маънои аслиро ифода кардан маъноҳои дигарро низ ифода мекунанд. Масалан, агар дар чумлаи «Сагони шикорӣ навъе аз ҷинси саг буда, барои шикор омӯхта мешаванд»-таркиби «сагони шикорӣ» ба маънои аслии худ кор фармуда шуда бошад, дар чумлаи «Қозӣ Сафӣ аз ҳамин қонун истифода бурда, сагони шикории худ-мулозимонашро ба канори рӯди Ҷилвон баровард, ки онҳо молҳои лукӯтаро ёфта ба даст дароранд» (С.Айнӣ), таркиби «сагони шикорӣ» ба маънои дигар, яъне ба маънои одамони горатгари давраи амирӣ, ки чун саг тез бӯй ҳис мекунанд, кор фармуда шудааст.

Ё ки агар чумлаи «Гург аз ҳайвоноти даранда аст»-ро гирем, калимаи «гург» ба маънои аслии худ-навъе аз ҳайвонҳои даранда кор фармуда шуда бошад, аммо дар байти поинӣ:

Душмани камбағалон боз ба пеш омадааст,  
Гург ин мартаба дар ҷомаи меш омадааст.

калимаи «гург» ба чуз маъни аслии худ маъни дигар, яъне одамони ҳамчун гург гораттару дарандаро низ ифода кардааст. Ин тавр дар гайри маъни аслии худ омадани калимаҳо мачоз ном дорад.

Мачоз яке аз муҳимтарин воситаҳои каломи бадеист. Вай на танҳо ба мӯҳтасарбаёнӣ, инчунин барои пурра ва ҷозибаноктар тасвир намудани предмет ва ҳодисаҳои гуногун ба шоир ва нависанда имкони матлубе медиҳад. Мунаққиди бузурги рус В.Г.Белинский қайд карда буд, ки «мачоз ногузирона ифодаи образнокро ба майдон овард».

Нависандагон ва шоирони мо баробари аз ҳалқ омӯхтан ва истифода бурдани мачозҳое, ки дар давоми асрҳо ҳалқ эҷод кардааст, аз худ низ бисёр мачозҳо эҷод кардаанд, ки боиси бой шудани забонамон, дилчашп ва зебо тазохур намудани он шудаанд.

Бо мисолҳои зерин мачоз ва мавқеи онро дар соҳаи тасвири бадей эзоҳ намоем:

- 1) а) Эй нури ҷашми ман, сужане ҳаст, гӯш кун,  
Чун согарат пур аст, бинӯшону нӯш кун!  
б) Дехқони солҳӯрда чӣ хуш гуфт бо писар,  
К-эй нури ҷашми ман, ба чуз аз қишта надравӣ.

таркиби «нури ҷашм» ба маъни аслию ҳакиқии худ-ба маъни равшани чашм не, балки дар байти якумӣ ба маъни дӯсти наздик ва ёри ҷонӣ ва дар байти дуюмӣ ба маъни фарзанд истеъмол шудааст.

Дар ин байти Камоли Ҳучандӣ:

Гарчи рафт он орази чун об боз аз ҷӯи ҷашм,  
Ҷашми он дорам, ки «оби рафта боз ояд ба ҷӯй».

калимаи «ҷашм» дар мисраи якум ба маъни асли буда, дар мисраи дуюм ба таркиби «ҷашм доштан» даромадааст ва ин таркиб маъни мачозии умедвор будан, нигарони лутғу

марҳамат буданро ифода мекунад. Ин аст, ки калимаҳо дар контексти гуногун, дар таркиб ба ибораҳои гуногун дорон мағҳумҳои нав мешаванд:

«Аммо вақте ки гап дар бораи маъни ишқии шеърҳо мерафт, пешонияшро турш карда, ба абрувонаш чин оварда: «ҳоло ба ту барои фаҳмидан ин гуна чизҳо вақт нарасидааст, қалонтар шавӣ, фаҳмида меравӣ»-мегуфт» (*С.Айнӣ*).

Дар ин мисол таъбири *пешонияшро турш карда* маъни маҷозии чехраи газабомези итобангез ва норизомандиро ифода мекунад.

Дар шаби моҳгоб, дар шаби тор  
З-осмонаш ситора меборад.  
Аз ҷароғи электрик ба сараш  
Хирмани пуршарора меборад.

Дар ин мисол ифодай *боридан* ба маъни дигар, гайри-аслӣ рафта, анбӯҳӣ ва фаровонии ситора ва ибораи *хирмани шарора* нурҳои равшан ва дураҳшони ҷароғи электрикиро ифода мекунад.

«Ҳарчанд эшон ва дуохонҳо дар пӯст қандани мардум аз сипоҳ фарқ надоранд, лекин ў ҷони қасро ба пахта мегирад ва дар дasti ў гирифтторшудагон ҷон додани худро нафаҳмида мемонаанд» (*С.Айнӣ*).

Дар ин мисол низ мақсад аз таъбири *пӯст қандан* тороҷ кардан аст ва аз ибораи ҷони қасро ба пахта мегирад маъни маҷозии нафаҳмонида, пай набаронида куштанро ифода мекунад.

«Усто-амак бо ин сухани худ... эшонҳои дуохони он дехаро санг зада буд» (*С.Айнӣ*).

Ифодай *санг зада буд* ба маъни сарзаниш кардан, таъна ва таҳкир намудан омадааст.

«Модарам нӯғи қалобаи чигилишудаи аҳволи падарамро ёфта буд. Аммо тафсилот меҳост. Бинобар ин гапковӣ карда пурсида буд» (*С.Айнӣ*).

Дар ин чумла ибораи нӯги калобаро ёфта ба маънои фаҳмидани сабаби ҳодиса омадааст.

«Мо одамони сода ҳастем, ҳар чизро бо гази худ чен мекунем. Гулрӯро бехуда хафа кардам» (Р. Чалил).

Дар ин мисол ифодаи бо гази худ чен кардан ба маънои қимат ва ҳиммати касеро аз нуқтаи назари худ муайян кардан аст.

Калима ва таркибҳои мачозӣ дар забони гуфтугӯй ва забони шеърӣ, ки асосан аз сарчашмаи забони гуфтугӯй ҷӯшида баромадааст, ба ҳадде фаровон аст, ки аз доираи қиёс ва ҳудуди баён берун мебошад. Агарчи забони мо аз ҷиҳати фонди лугавӣ, яъне калимаҳои муфрад аз тарафи маънои аслӣ нисбатан маҳдуд бошад ҳам, аз тарафи маъниҳои мачозӣ дорон сарват ва тавонгарииベンазир аст. Ин ҳусусият аз як ҷониб вусъат ва бойгарии забони моро исбот кунад, аз роҳи дигар сабаби фасоҳату салосат, зебу зинати услуби забони шеъри мо шудааст. Ин ҷо якчанд мисол аз устодони гузашта нишон медиҳем, ки муште намунаи хирвор фарз намоед:

Хор дар дили касе шикастан — озор додан; аҳд шикастан, хилоғи аҳду паймон кор кардан:

Гул то нашикаст аҳди гулзор,  
Нашкаст замона дар дилаш хор.

(Низомӣ)

Дил бардоштан — тарки меҳру муҳаббат кардан; дил бастан-муҳаббат ба ҷизе ва касе мондан:

Нашояд бастан андар ҷизи кас дил,  
Ки дил бардоштан корест мушкил.

(Саъдӣ)

Бод ба даст будан — ҷизе ба даст надаромадан:

Анқо шикори кас нашавад, дом бозчин.  
К-ин ҷо ҳамеша бод ба даст аст домро.

(Ҳофиз)

**Туро чй афтодааст?** — Ба ту чй шудааст:

Бирав ба кори худ, эй хоча, ин чй фарёд аст!  
Маро фитода дил аз каф, туро чй афтодааст?

(Хофиз)

**Хангома бозчидан** — маъракаи найрангбозиро ғундошта мондан: яъне ҳакиқатро дарёфта натавониста ҳомӯш шудан:

Доно чу дид бозии ин чархи ҳукқабоз,  
Хангома бозчиду дари гуфтугӯ бибаст.

(Хофиз)

**Тез будан** — асабонӣ будан, оташин будан:

Агарчи бод фараҳбаҳшу бод гулбез аст,  
Ба бонги чаңг махур май, ки мӯҳтасиб тез аст.

(Хофиз)

**Нукта гирифтани** — эътиroz ва хурдагирий кардан; оби лутф чакидан-тазохури балогати шеърий:

Хофиз, чу оби лутф зи назми ту мечакад,  
Хосид чй гуна нукта тавонад бар он гирифт?

(Хофиз)

**Ҳаво гирифтани** — парвоз кардан:

Ҳумои ҳимматам умрест к-аз чон  
Ҳавои он қаду боло гирифтаст.

(Хофиз)

**Даргирифтани** — таъсир кардан:

Дилам чуз меҳри маҳруён тарике барнамегираад,  
Зи ҳар дар медиҳам пандаш, валекин дарнамегираад

(Хофиз)

**Даргирифтан** — фурӯзон шудан:

Миёни гиря механдам, ки чун шамъ андар ин мачлис  
Забони оташинам ҳаст, лекин дарнамегирад.

(Хофиз)

**Сухан дар парда гуфтан** — суханро ба рамз ва рӯпӯш карда гуфтан ва аз доираи одоб берун нарафтан; **суханро пӯстканда гуфтан** — суханро аз гайри рамзу имо фошофош гуфтан:

То чанд сухан зи парда гӯям,

Розе ду-се пӯстканда гӯям.

(Чомӣ)

**Бодро ба дом гирифтан** — аз паи кори ношудани рафтан:

Бо сабо зулфи ту чӣ пардозад?

Натавон бодро ба дом гирифт.

**Ба санги кам задан** — баҳои паст додан:

Сангзан он гаҳ зи ҷанги санг доим дам занад,

Ошиқонро бинад аз дуру ба санги кам занад.

## МАҶОЗИ МУРСАЛ

(Мажози баргузида)

Калима ва таркибхое, ки дар гайри маънои аслӣ истеъмол ёфта, ба ҷуз муносибати монандӣ боз дорои як навъ алоқаҳо мебошанд, **мажози мурсал** номида мешавад.

Онҳо аз ин ҷиҳат мажози мурсал номида мешаванд, ки аз барҷастатарин, зеботарин турӯҳи мажозҳо мебошанд. Ё ки ба иборати дигар, ҷунон ки дар поён диди мешавад, ҷизе зикр карда, ҷизи дигаре баргузида (хуш карда) мешавад. Зотан маънои лугавии мурсал ирсолдошта, фиристода, вале

дар истилоҳи адаб ба маъни равону мӯчаз ва сода аст. Дар осори балоғати классикӣ маҷози мурсал то 25-30 хел аст. Ин ҷо ба таври муҳтасар З навъи он интихобан эзоҳ меёбад.

1.а) Зикри зарф - иродай мазруф<sup>1</sup>, яъне зарф баён гардида, мазруф ирода мешавад. Масалан, ба ҷои ин ки «об биёр» гӯем, «сатилро биёр!» мегӯем ва муородамон аз сатил об аст. Ин ҷо сатил зарф ва об мазруф аст, ки зарф баён ёфта, мазруф ирода шудааст

Ё ки дар ин байти Фирдавсӣ:

Чу хон ҳӯрда шуд, мачлис оростанд,  
Маю руду ромишгарон хостанд.

«Хон» зарф буда, муороди шоир мазруфи он — ҳӯрданӣ мебошад: зарф зикр ёфта, мазруф ифода шудааст.

Ё ки дар ин мисол:

«Қишлоқи бечора аз сари нав ба гиряву нола даромад. Босмачиён дар он ҷо қатли ом гузаронданд» (Р. Ҷалил).

Дар ин мисол қишлоқ ба ҳукми зарф аст, ба ҷои мазруф-аҳолии қишлоқ зикр ёфтааст.

Ё ки дар ин байти Ҳофиз.

Сабӯкашон<sup>2</sup> ҳама дар бандагиши баста камар,  
Вале зи тарфи кулаҳ хайма бар саҳоб зада.

Сабӯ зарф буда, ба ҷои май, ки мазруф аст, зикр ёфта, май ирода шудааст. Яъне сабӯкашон ба маъни майкашон аст.

б) Зикри мазруф - иродай зарф аст, ки гоҳе мазруф баён ёфта, зарф ирода мешавад. Чунончи, мегӯем: «Мурабборо пӯшида мон, магас нанишинад». Ва ҳол он ки ғараз аз мурабборо пӯшидан рӯи зарфи мурабборо пӯшонда мондан аст, яъне ин ҷо бо зикри мазруф зарф ирода шудааст.

1. Мазруф — ҳосили зарф, онҷи дар зарф мавҷуд аст.  
2. Сабӯ — қӯзай май.

Ин гуна маҷозро, ки зикри зарф - иродай мазруф ё зикри мазруф-иродай зарф аст, одатан зарфият - мазруфият меноманд.

П. а) Зикри умум - иродай хусус, ки умумро гуфта, хусусро мурод кардан аст. Масалан, агар гӯем, ки маҷлис қарор кард, яъне аъзои маҷлис қарор карданд, гуфтани аст. Ин чо маҷлис умум, ахли маҷлис хусус аст. Ё ки нисбати ош ба палав, нисбати мева ба ангур, нисбати ғалла ба гандум ва монанди инҳо низ ҳамин қабил аст, ки зикри умум (масалан, мева) иродай хусус (масалан, ангур) мебошад.

б) Зикри хусус - иродай умум, ки хусус (хос)-ро баён намуда, аз он умумро мақсад карда гирифтани аст. Масалан гӯем: нон сабаби идомаи ҳаёти инсонист. Ин маъниро Лоҳутӣ чунин адо кардааст:

Бе заҳмату ранҷ нон намебояд ҳӯрд,  
Як лукма ба ройгон<sup>1</sup> намебояд ҳӯрд.  
Ноне, ки бувад ҳосили ранчи дигарон,  
Гар чон биравад, аз он намебояд ҳӯрд.

Дар ин чо мақсади шоир аз «нон» фақат нон набуда, балки умуман ризқу рӯзӣ ва воситаи зиндагист, яъне хусусро зикр карда, умумро ирова намудааст. Ин гуна маҷоз, ки зикри умум-иродай хусус ва ё зикри хусус иродай умум аст, - ҳар ду якҷоя одатан умумият - хусусият номида мешавад.

III. а) Зикри кулл - иродай ҷузъ, яъне кулл баён ёфта, ҷузъ ирова мешавад; масалан дар ин порчаи Р. Чалил:

«Даста ба ҳаракат омад. Вай гарду ҷангӣ кӯчаро ба осмон дакка занонда равон шуд». Мақсад аз даста фидоиён ва аксарони сурх аст, ки аз ҷузъ иборатанд.

б) Зикри ҷузъ - иродай кулл, яъне бо баёни ҷузъ кулл ирова мешавад. Масалан гӯем: Агар сар амон бошад, то кӣ ёфт мешавад. Мақсад аз сар тамоми аъзои бадан аст, пас

1. Ройгон — муфт.

сар-чузъ буда, ба чои кулл, ки тамоми аъзои бадан аст, зикр ёфтааст. Ё ки дар ин байти Камоли Хучандӣ:

Гар бичӯанд, наёбанд ба сад карн, Камол,  
Булбуле чун ту хушилҳон ба чаманҳои Хучанд.

Мақсад аз чаман ин чо богҳои пурдаҳарт, гулу гулзор, ҷӯйбор, хиёбон, ҳавз ва мевазор аст. Зоро дар асл чаман ба маънои гулзор ва гулшан аст, ки чои маҳсусест дар боғ барои парвариши гулҳои рангоранг ва одатан чаман ҳудаш танҳо ташкил намеёбад, балки дар қатори қисмҳои боғ ба вучуд меояд. Пас чаман ҷузъест, ки ба чои кулл зикр ёфтааст.

Ин гуна маҷозҳо ҳар ду дар як чо ҷузъият - қуллият номида мешавад.

\* \* \*

Чунон ки дида шуд, қалимаҳо дар вақти дар контекст омадани худ дар қолаби мағҳуми асли маҳдуд намонда, балки дар сурати иловагӣ дорои маъноҳои маҷозӣ мегарданд ва доираи маънои онҳо вусъат меёбад. Дар ин сурат қалимаҳо барои тасвири бадӣ аҳамияти фавқулода пайдо мекунанд. Аз ин рӯ, дар асарҳои бадӣ қалимаву таркибҳо бештар маънои маҷозӣ гирифта, ба маъноҳои гуногун ҷилва додани онҳо чун як воситаи тасвири бадӣ роли қалоне мебозад.

Маънои маҷозӣ гирифтани қалимаву таркибҳо шаклу намудҳои гуногун дорад ва бисёр воситаҳои тасвири бадӣ ва санъатҳои адабӣ ба дараҷае вобаста ба ҷилва дода шудани қалимаву ибора ва ба маъниҳои гуногун омадани он аст. Дар роҳи ороиш ва обуранг додани сухан ҳамаи воситаҳои тасвири бадӣ роли муҳиммӣ мебозанд.



## **Кисми якум САНЬАТҲОИ БАДЕЙ**

### **САНЬАТҲОИ МАҶНАВӢ**

Чунон ки дар дебоча ишора рафт, такрибан санъатҳои бадей ба ду гурӯҳ тақсим мешаванд: санъатҳои маҷнавӣ ва санъатҳои лафзӣ.

Санъатҳои маҷнавӣ дар асоси ба назар гирифтани маҷнои калима, ибора ва чумлаҳо сохта мешаванд. Аммо санъатҳои лафзӣ ба шакли калимаву ибораҳо асос ёфтанд.

Аксари санъатҳои шеърӣ, ки дар эҷодиёти классикон мавқеи калон доштанд ва имрӯз ҳам дар асарҳои нависандагони тоҷик ба кор мераванд, санъатҳои маҷнавӣ мебошанд. Онҳо барои ифодаи мазмуни баланд бештар ёрӣ дода метавонанд.

Санъатро ба ду гурӯҳ чудо кардан қатъӣ ва собит нест. Баъзе аз муаллифони санъатшинос санъатеро лафзӣ шумурда бошанд, баъзе аз онҳо он санъатро маҷнавӣ ҳисоб кардаанд. Инчунин як қисм аз муаллифон санъатеро ҳам ба гурӯҳи маҷнавӣ, ҳам ба гурӯҳи лафзӣ мансуб доштаанд.

Мо дар ин асари худ санъатҳое, ки бисёртар аз калимабозӣ, ҳарфбозии маҳз иборатанд, ба гурӯҳи лафзӣ мансуб дошта, бокимондаро ба гурӯҳи маҷнавӣ дохил кардем, ки дар даруни онҳо санъатҳои духӯра низ ҳастанд. Ҳамчун: лугаз, бороати истеҳсол, таъмия, ҳусни матлаъ, ҳусни мақтъ, ҳусни таҳаллус, ҳусни таълил ва дигарҳо.

Санъатҳо ба ҳамдигар таъсир мекунанд. Ҳарчанд ки саноенеи лафзӣ боиси зебоии лафз ва саноенеи маҷнавӣ мӯчиби ҳусни маъний мегарданд, мумкин аст, ки маъний бо таъсири ҳусни лафз некӯтар ва дилчасптар шавад ва дар навбати

худ шакл бо таъсири хусни маънӣ то ҳадде зебой, рарьной касб кунад. Аз ин рӯ мегӯянд, ки мундариҷа шаклро таъйин мекунад ва дар навбати худ шакл низ ба мундариҷа таъсир намемонад.

Санъатҳое, ки бсёртар дар либоси перояи шеър чилва менамоянд, инҳоянд: ирсоли масал, эънот, тазмин, хусни таълил, ҳашв, раддулқоғия (такрори қоғия), раддулматлаъ (зулматолеъ)<sup>1</sup>, суолу ҷавоб, муламмаъ, мувашшах, лугаз, муаммо, моддаи таъриҳ. Санъатҳои муштарак инҳоянд: илтифот, бароати истеҳсол, сиёкатулаъдод, ҷамъу тафриқ, тансиқусифот, ҷамъу тақсим, таҷнис, саҷъ, қалб, лаффу нашр, мурооти назир, мурассаъ, таҷоҳули ориф, хусни ташбех, истиора, тамсил, киноя, талмех, акс ва монанди инҳо<sup>2</sup>.

## ТАШБЕҲ

Ташбех монанд кардан аст. Нависанда барои равшантар тасвир кардани чизе гоҳе ягон хусусияти онро ба ягон хусусияти чизи дигар монанд мекунад. Вале дар миёни монандшаванда ва монандкунанда аз рӯи сифат, ё хусусият, ё кирдору атвор- аз ягон ҷиҳат бояд як навъ монандие мавҷуд бошад. Ташбех дар роҳи барҷаста, равшан ва зебо ифода намудани ягон лавҳаи бадей хизмат мекунад.

Касе ва ё чизе монанд карда мешавад, монандшаванда ё ташбехшаванда ном дорад. Касе ва ё чизе, ки монандшавандаро ба худ монанд кардааст, монандкунанда ё ташбехкунанда номида мешавад. Калимаҳое, ки дар монанд кардан ёрӣ медиҳанд, ёридиҳандай монандӣ ё ки адоти ташбех ном дошта, аломати муштараке, ки дар миёни монандкунанда ва монандшаванда мавҷуд аст, сабаби монандӣ ё ки ваҷҳи ташбех номида мешавад.

«Эй рухат ҳамчу офтоб мунир» гӯем, рух монандшаванда ва офтоб монандкунанда мебошад, зоро ки рух ба офтоб монанд карда шудааст, калимаи мунир (тобон), ки сабаби рухро ба офтоб монанд кардан шудааст, сабаби монандӣ

1. Қасидае, ки бо чанд матлаъ давом мекунад.

2. Тағсилоти ин мабҳас дар «Зеби сухан», ч.1, Бахши чаҳордаҳум (таксими санои бадей) мавҷуд аст.

(вачхи ташбех) буда, калимаи ҳамчу ёридиҳандай монандист, чунки ин ташбех бо ёрии ҳамин калима сохта шудааст.

Ин байти Рӯдакиро гирем:

Манам гуломи худованди зулфи ғолиягуң,  
Танам шуда чу сари зулф нотавону нигун.

Дар мисраи дуюми ин байт ташбех ҳаст, шоир тани худ, нотавонӣ ва афтодагии онро ба сари зулф монанд кардааст. Дар ин ташбех *тан* - монандшаванда, *сари зулф* - монандкунанда буда, чу ёридиҳандай монандӣ мебошад ва *нотавону нигун* аломати монандист, чунки дар миёни монандшаванда ва монандкунанда муштарақ аст, яъне ин калимаҳо хислатҳоеро нишон медиҳанд, ки ҳам ба ташбехшаванда ва ҳам ба ташбехкунанда хос аст.

Дар байти Ҳусайнӣ Вонзи Кошифӣ:

Анораш чун лаби дилдор ҳандон,  
Харифонро ҳарифи оби дандон.

Дар мисраи якум ташбех ҳаст: анор ба лаби ёр ташбех дода шудааст. Дар ин ташбех *анор* - монандшаванда ва лаби ёр монандкунанда буда, чун ёридиҳандай монандист. Ҳандон сабаби монандӣ мебошад, зоро ба сабаби ҳамин хислат<sup>1</sup> анорро ба лаб монанд кардаанд, яъне анор аз сабаби ҳандон буданаш ба лаби ёр монанд шудааст.

Дар забони тоҷикӣ ёридиҳандажои монандӣ инҳоянд: чун, ҳамчун, мисли, монанди, монанди он ки, чунин ки, гӯё, гӯиё, гӯй, пиндорӣ, феъли мондан, шабоҳат доштан, гуфтӣ, моно ва пасояндаҳои осо, - сон, -ваш, -вор, барин ва гайра.

Мисолҳо:

Биёр он май, ки пиндорӣ равон ёкути ноб астӣ<sup>1</sup>  
Ва ё чун баркашида тег пеши офтоб астӣ  
(Рӯдакӣ)

Парирӯё, ниҳон медорӣ асрор,  
Сухан дар парда мегӯй паривор,

1. Ноб — тоза, соғ.

Чаро чун гул занӣ дар пӯст ханда?  
Сухан бояд чу шаккар пӯстканда.

(Низомӣ)

Даҳони танги ту мим аст гӯй,  
Шиканчи зулфи ту чим аст гӯй.

(Низомӣ)

Миёнат гӯиё розест гайбӣ,  
Ки аз сирри замир омад ниҳонтар.

(Камол)

Домани гулистонаш то маро ба чанг омад,  
Пираҳан бар аъзоям ҳамчӯ фунча танг омад.

(Сайидо)

Эй лабат мул, оразат гул, турраат сунбул барин,  
Ғабғабат дар ҷарбу нарми тӯҳми нимдунбул барин,  
Меравӣ аз сӯҳбати ман ҳамчӯ нарғис саргарон,  
Менишинӣ тозарӯ пеши ракибон гул барин...

(Шоҳин)

Чингилак мӯй дорӣ,  
Нозанин гулворӣ,  
Садқаи номат шавам,  
Номи ширин дорӣ.

(фолклор)

«Чун мӯи дароташафтода ба ҳуд мепечид ва чун мори саркӯфта талвоса мекард» (Р. Ҷалил).

Гоҳе ёридиҳандай монандӣ дар аввал ва охири монанд-кунанда наомада, дар ҷумлаҳои мураккаб ба аввали ҷумлаи пайрав меояд. Мисол: «Ӯ омада, гӯсоларо ба тарафи оғил мекашид, ки вай якравӣ мекард. Ҳарчанд дукаса онро мекашиданд, мисли он ки чор поишро мекард, ба замин кӯфта бошанд, ҳудро ба ақиб мекашид» (Р. Ҷалил).

Гоҳе ёридиҳандай монандӣ ба воситаи феъли мондан, ки ба маънои ташбех кардан аст, адо мешавад, ки ин ҳолат низ дараҷаи ташбехро боло мебардорад:

Даруни чомаи рангини хеш дунёдор  
Ба кирмҳои бирешимтанида мемонад.

(Саййидо)

Инқилоб офтобро монад,  
Ё ки тӯфони обро монад.

(С. Айнӣ)

Ташбех аз чиҳати соҳт ва намуди берунӣ ҳам аз тарафи мазмун ба чанд қисм чудо мешавад.

### Ташбехи равшан

Ташбехеро, ки бо ёридиҳандай монандӣ соҳта мешавад, ташбехи равшан (сарҳ) ё ки мутлақ меноманд. Мисоли ин гуна ташбехот дар боло зикр шуд.

### Ташбехи пӯшида

Гоҳе ташбех аз гайри иштироки ёридиҳанда (адоти ташбех) ташкил меёбад ва беҳтарину барҷастатарин ташбех ҳамон ташбехест, ки аз гайри иштироки ёридиҳанда ташкил ёфтааст.

Ташбехи пӯшида намудҳои гуногун дорад:

1. Бо роҳи таъкид, яъне бо роҳи паси ҳам ба таври ҳукму маҳкум овардани монандшаванди ва монандкунанди, инчунин бо ёрии қалимаҳои таносубӣ ташкил меёбад. Ҳамчун: қади ёрам сарв аст, яъне қади ёрам монанди сарв аст.

Чалол Икромӣ гуфтааст: «Шумо гуле ҳастед, ки маконнатон гулзору чаман аст». Дар ин ҷо «шумо гуле ҳастед» ба ин маънист, ки шумо мисли гул ҳастед, лекин нависандагони ташбех (мисли, монанди, ҳамчун ва гайра)-ро партофта, ташбехи пӯшида соҳтааст.

Аз мисоли зерин низ фикри боло равшан фаҳмида мешавад: «Он мардум гуфтанд, ки дар ин вакту замон ў Рустам аст ва корҳои ў зиёда аз он аст, ки дар ҳавсалай башарӣ гунҷоиш надорад» («Таърихи Муқимхонӣ»).

Мисоли ташбехи пӯшида бо роҳи таъкид, яъне ба таври маҳкум:

Рўят-дарёи хусну лаълат-марҷон  
Зулфат-анбар, садаф-даҳон, дур-дандон.  
Абрў- киштию чини пешонӣ- мавҷ,  
Гирдobi бало - габғабу ҷашмат-тӯфон.

(Рӯдакӣ)

Дар ин рубоии Рӯдакӣ як ҷузъ монандкунанда ва як ҷузъи дигар монандшаванда мебошад ва ҳамаи қалимаҳо муносибатдор оварда шудаанд.

Дар ин байти Бедил низ ҷунин ташбеҳ дида мешавад:

Эй ҳаёли қоматат оҳи заифонро асо,  
Бар рухат наззораҳоро лағзиш аз ҷӯши сафо.

Дар ин ҷо ибораи «ҳаёли қомат» монандшаванда ва қалимаи «асо» монандкунанда мебошад. Шоир меҳоҳад гӯяд, ки ҳаёли қомати ту барои оҳи заифон монанди асоест. Ин ғуна ташбеҳот беҳтарин ташбеҳоти латифи маънавист.

Дар ин байтҳои Лоҳутӣ низ ташбеҳи пӯшида дида мешавад:

Имрӯз ба пеши ёр рафтам,  
Бо ҳолати бекарор рафтам.  
Ӯ шамси шарофат аст, пешаш  
Бо иззату ифтихор рафтам.  
Ӯ моҳи даруни ахтарон буд,  
Ман моҳи гирифтавор рафтам.

«Шамси шарофат» ва «моҳ» монандкунандаи қалимаи «ӯ» буда, аз гайри ёридиҳанда омадааст. Инчунин қалимаи «моҳ» низ монандкунандаи қалимаи «ман» шудааст.

Ё ки дар ин байтҳои М. Турсунзода:

Ватанро қосиди ҳар фатху бобӣ,  
Ба дасти кӯдакон хоно китобӣ,  
Ба осонӣ ба ҳар дил роҳ ёбӣ,  
Ба маҷлис гар равӣ, ҷӯши шаробӣ.

Дар мисраи дуюм «хоно китобӣ» ва дар мисраи чорум «ҷӯши шаробӣ» монандкунанда буда, монандшаванда

«суруд» мебошад, ки дар аввали банди якум аст. Агар бо ёридиҳанда хонем, ин гуна мешавад; «Эй суруди ман, ту ҳамчун китоби хоно мебошӣ ва дар маҷлис ҳамчун ҷӯши шароб асоси хурсандӣ ва шавқу завқӣ».

2. Ташбехи таркиби. Гоҳе аз гайри ёридиҳанда монанд-кунанда ва монандшаванда як ҷо ҳамчун калимаи мураккаб зикр шуда, як ҷузъи ин калимаи мураккаб ташбехшаванда ва ҷузъи дигари он ташбехшаванда мегардад. Ин низ ташбехи пӯшида аст. Чунончи: «сарвқад», яъне касе, ки «қадаш мисли сарв аст», яъне дар калимаи мураккаби «сарвқад» ҷузъи якум (сарв) ташбехшаванда буда, ҷузъи дуюм (қад) ташбехшаванда аст.

Масалан, дар ин байтҳои Мунҷики Тирмизӣ чунин мисолҳоро дидан мумкин аст:

Гар ангубинлабӣ, сухани талҳ мар-чарост?

В-ар ёсуманбарӣ ту, ба дил чунки<sup>1</sup> оҳанӣ.

Мангар ба моҳи оразаш, хира шавад зи санг,

Мангар ба боғ, сарви саҳӣ пок бишканӣ.

Дар ин ҷо шоир лабро ба ангубин (асал), барӣ ёрро ба гули ёсуман, дилашро ба оҳан, рӯяшро ба моҳ ва қоматашро ба сарв аз гайри зикри адоти ташбех ба таври пӯшида монанд кардааст.

Ё ки ин байти Мусъиби:

Шаккаршикан аст ё сухангӯи ман аст,

Анбарзакан аст ё суманбӯи ман аст.

Дар калимаҳои мураккаби «анбарзакан» ва «суманбӯй» ташбехи пӯшида ҳаст, дар асл шоир гуфтан меҳоҳад, ки ёри ман зақане дорад, ки монанди анбар хушбӯй ва ё дорои бӯи ҳуши ҳамчун анбар аст.

Чунин ташбехоти пӯшида, ки аз ду ва зиёда аз ду калима таркиб ёфтаанд, ташбехи таркиби номида мешаванд.

3. Ташбехи мураккаб. Гоҳе аз гайри ёридиҳанда дар сурати кулл ба калимоти мутаносибии худ якҷоя ҷумлаи дуюм ба ҷумлаи якум ва мисраи дуюм ба мисраи якум ва

1. Чунки — чаро.

ё барьакс, мисраъ ё байти якум ба мисраъ ва ё байти дуюм монандкунанда мешавад. Ин гуна ташбехоти пӯшидаро ташбехи мураккаб меноманд.

Мисол аз Мулҳам:

Ман, ки дур аз сұхбати он гулбадан афтодаам,  
Булбули маҳчурам, аз чашми чаман афтодаам.

Шоир аз сұхбати ёр дур афтодани худро ба ҳолати булбули аз чаман берунмонда монанд мекунад, яъне шоир худро ба булбул ва аз сұхбати ёр дур афтодани худро ба ҳолати булбули маҷхур (аз чаман берунмонда) монанд кардааст. Бинобар ин «ман» монандшаванда буда, «булбули маҳчур» монандкунандаи он аст. Гайр аз ин «сұхбати он гулбадан» низ монандшаванда буда, монандкунандаи он «чаман» аст. Вале дар байни ин монандкунандаҳо ёридиҳандаи монандӣ наомадааст.

Калимаҳои «дур афтодан» ва «чашм» аз калимаҳои мутаносибии монандшаванда ва монандкунанда мебошад.

Умуман дар ин байт тамоми мисраи якум монандшаванда буда, мисраи дуюм монандкунанда аст, зеро аз сұхбати он гулбадан дур афтодани ошиқ монанди он аст, ки булбули маҷхур аз чашми чаман афтодааст. Яъне ҳодисае, ки дар мисраи якум тасвир шудааст, монанди ҳодисаест, ки дар мисраи дуюм баён ёфтааст. Пас, байни мисраи якум ва дуюм калимаҳои «монанди ин ки», «гӯё ки» ва гайраро монем, маънои байт вайрон намешавад ва ҳол он ки калимаҳо адоти ташбех мебошанд.

Дар ин байти Мулҳам:

Асар то дар вучудам ҳаст, як чо нест оромам,  
Сипанди мичмар<sup>1</sup> шавқам, ки оташ зери по дорам.

Дар ин байт беоромии шоир ба ҳолати сипанд (ҳазориспанд), ки дар оташ месӯзад, монанд карда шудааст. Дар мисраи якум ҳолати шоир тасвир шуда, дар мисраи дуюм ҳодисае, ки ташбехкунандаи ҳолати шоир ва эзоҳдиҳанда он аст, омадааст.

1. Мичмар — манқал.

## Дар мисоли:

Умр рафту хор-хораш дар дили бетоб монд,  
Мушти хошоке дар ин вайрона аз селоб монд.

(Соиб)

таркиби «мушти хошок» ба ҷои таркиби «хор-хор» ва  
калимаи «вайрона» ба ҷои таркиби «дили бетоб» ва «селоб»  
ба ҷои «умр» омада, мисраи дуюмро дар сурати кулл  
эзоҳкунандай мисраи якум гардонидаанд: умр рафт, поям  
ба гӯр расид ва кори дурусте карда натавонистам, барьакс  
ҳасрату надомат дар дили бекарор монд. Гӯё умр буд, ки  
бо як ҷӯшу ҳурӯше омаду рафт ва як мушт хошок (ҳасрат  
ва надомат) дар ин вайрона (дил) бокӣ монд.

Агар ба таври дигар таъриф намоем, ташбеҳи мураккаб  
он аст, ки аз фароҳам омадан ва ғун шудани якчанд ҷиз  
як ҳолати маҷмӯе пайдо мешавад, ки он ҳолат ба воситаи  
ташбеҳ аддо шуда бошад:

Бод дар кухсор ҷоми бодаро бар санг зад,  
Гул ба ҳанда гуфт: Оре, инчунин бояд задан.

Дар ин байт ташбеҳ на танҳо аз як ҷиз, балки аз як  
ҳолати маҷмӯе иборат аст, ки эзоҳи он ба таври зер ме-  
бошад:

Бод вақте ки башиддат мевазад, гулбун (гулбутта)-ҳои  
нозукро ҳамроҳи гулҳошон бар замин меафканад. Шоир ин  
ҳолатро чунин тасвир мекунад, ки гӯё бод пиёлаҳои лоларо  
бардошта, бар замин мезанад.

Ё ки ин байти Бадри Чочӣ:

Чу насими сахарӣ атр ба сахро овард,  
Моҳ рӯҳ дар тутуки<sup>1</sup> анбари соро овард.

Вақте ки насими сахарӣ ба сахро аз гулҳои гуногуни боғу  
бӯстон хушбӯйҳо овард, моҳ рӯҳи худро дар пардаи анбари  
соро печенид. Яъне баъд аз он ки сахар шуду субҳ дамидан  
гирифт ва насими сахарӣ вазида мушкафшонӣ намуд, моҳ

1. Тутуқ — парда.

низ ба рӯи худ пардаи мушкин гирифта, ба пинҳон шудан сар кард. Байт дар шакли чумлаи мураккаби тобеъ сохта шудааст, vale сарчумла (мисраи дуюм) ташбехкунанда чумлаи пайрав (мисраи якум) аст.

Низомӣ дар «Искандарнома» тулӯй ва гуруби офтобро ба таври баёни воқеъ ба истиорот ва ташбехоти ширин ва дилчасп тасвир кардааст, ки дар сурати кулл ташбехи мураккабро ташкил мекунад:

Чу ёкути хуршедро<sup>1</sup> дузд бурд,  
Ба ёкут чустан чаҳон пай фишурд<sup>2</sup>.  
Ба дуздӣ гирифтанд маҳтобро<sup>3</sup>,  
Ки ин бурд он гавҳари нобро.

Яъне офтоб фурӯ рафт ва моҳ баромад. Ин ҳодисаро бо монандиҳои ачибе овардааст, ки гӯё нури офтобро дузд бурд ва моҳро ба дуздии нури он муттаҳам карданд.

Боз Низомӣ фурӯ рафтани офтоб ва баромадани моҳро чунин тасвир мекунад:

Ки чун оташи рӯзи равшан гузашт,  
Пур аз дуд шуд гунбади тезгашт<sup>4</sup>.  
Шаб аз моҳ барbast перояе<sup>5</sup>.  
Шигифте<sup>6</sup> бувад-нур дар сояе.

Боз дар ин бора мегӯяд:

Чу дар бурқаи кӯҳ<sup>7</sup> рафт офтоб,  
Сари рӯзи равшан фурӯ шуд ба хоб.  
Шаби тира чун аҷдаҳои сиёҳ  
Зи моҳӣ баровард сар сӯи моҳ.<sup>8</sup>

1. Ёкути хуршед — нури офтоб.
2. Пай фишурдан — тай кардан, роҳ рафтани.
3. Ба дуздӣ гирифтанд маҳтобро — яъне моҳ баромада, нури хуршедро гирифтааст, зоро моҳ нурро аз офтоб касб мекунад.
4. Гунбади тезгашт пур аз дуд шудан — шаб шудан аст.
5. Пероя — асбоби зебу зинати арӯсон ва ҷавонзанон.
6. Шигифт — ачиб, галатӣ.
7. Бурқаи кӯҳ — пардаи кӯҳ яъне маънои мисраъ он ки офтоб ба паси кӯҳ фурӯ рафт, шаб шуд.
8. Шаби сиёҳ монанди аҷдаҳо сар аз даруни моҳии зери замин берун карда, ба сӯи моҳ азм намуд.

Ҳамлаи саҳтеро, ки Искандар ба як нафар сардори ҳабашӣ овардааст; Низомӣ чунин тасвир мекунад:

Ба кабки дарӣ чун дарояд уқоб,  
Чӣ гуна ҷаҳад бар замин офтоб.

Аз он тиратар хусрави пилтган  
Ба тундӣ даромад ба он аҳраман.

Низомӣ пеш аз ибтидо кардан ба ташбеҳ ба мухотаб хитоб карда мегӯяд: оё тасаввур мекунӣ, ки чӣ ҳел уқоб ба кабк ҳамла меоварад ва ё офтоб чӣ тавр якбора бар замин паҳн мешавад? Шоир бо ин савол дар зеҳни мухотаб назире ва монандие қарор медиҳад ва баъд мегӯяд, ки аз он ҳам бештар тундуғуз ва бо куввату шиддат Искандар бар он дев ҳамла ва ҳучум бурд. Яъне байти аввал ташбеҳқунандай байти сонист.

Қатъи назар аз тартиби ҳамла, хусусан Искандарро ба офтоб ва ҳарифро ба замин ташбеҳ намудан хеле мавзун воқеъ шудааст ва ҳамоно ташбеҳи мураккаб лутфро дучанд зиёд кардааст.

Дар ин байтҳо Низомӣ дилро ба дузди хонагӣ монанд кардааст:

Ҳамеша дузд аз бегона ҳезад,  
Бад аст он дузд, кӯй аз хона ҳезад!  
Ба афсун аз дили ҳуд раст натвон,  
Ки дузди хонаро дар баст натвон.

4. Гоҳе барои як монандшаванда якчанд монандкунанда ҳамчун мӯқаддима оварда мешавад. Чунончи сифати ҳазон ва вафоти Лайлӣ:

Шарт аст, ки вақти баргрезон  
Хуноба чакад зи барги резон.  
Хуне, ки равон бувад зи ҳар шоҳ,  
Берун чакад аз машоми сӯроҳ.  
Қорураи<sup>1</sup> об сард гардад,  
Рухсораи боғ зард гардад.

1. Қорура — шишаи санчиши бавли бемор.

Шох обилаи ҳалок ёбад,  
Зар чўяду барг хок ёбад.  
Наргис ба чамоза<sup>1</sup> барниҳад раҳт,  
Шамшод дарафтад аз сари таҳт.  
Бар фарқи чаман алоқаи хок  
ба таври беъди шавад чу мори Захҳок.  
Чун боди мухолиф ояд аз дур,  
Афтодани барг ҳаст маъзур.  
Нозукчигарони боф ранчур,  
Шириннамакони ток маҳмур.  
Андохта хиндуи кадевар<sup>2</sup>  
Зангибачагони токро сар.  
Сарҳои биҳӣ зи турраи коҳ  
Овехта ҳам ба турраи шоҳ.  
Себ аз занахе бад-он нигунӣ  
Бар нор занах зада, ки чунӣ?  
Нор аз чигари кафидай хеш  
Хуноба чаконда бар дили реш.  
Дар маъракаи чунин ҳазоне  
Шуд заҳмрасида гулситоне.  
Лайлӣ зи сарири<sup>3</sup> сарбаландӣ  
Афтода ба ҷоҳи дардмандӣ  
Шуд ҷашмзади баҳори боғаш,  
Зад бол тапонча<sup>4</sup> бар ҷароғаш.  
Гашт он тани чун гули қасабпӯши  
Чун тори қасаб<sup>5</sup> заифу бехуш.  
Савдои дилаш ба сар баромад,  
Сарсоми сараш<sup>6</sup> ба дил даромад.  
Гармои тамуз жоларо бурд,  
Боз омаду барги лоларо бурд.  
Табларза шикаст пайкарашро,  
Табхол газид шаккарашро.

1. Чамоза — шутури тезрав ва даванда.

2. Хиндуи кадевар — бобон.

3. Сарир — таҳт.

4. Тапонча — зарба, шаппотӣ, торсакӣ.

5. Қасаб — як навъ матои нағис, ки аз катон мебоғтаанд.

6. Сарсоми сар — ҳолати ошуфтагӣ, савдо, парешонҳаёлӣ, ки наздик ба девоғагист.

Болин талабид зодсарваш  
В-аз сарв фитода шуд тазарваш<sup>1</sup>.  
Афтод чунон ки дона аз кишт,  
Сарбанди қасаб ба рӯи ў хишт.  
(Низомӣ)

Сарви озоди Лайлӣ аз беморӣ болин талабид ва тазарваш аз болои сарв фурӯ афтод, яъне мурд ва ба тавре ки дона-хӯша аз ниҳоли ҳуд меафтад, Лайлӣ ҳам афтод ва рӯймоли шоҳӣ ба рӯяш пӯшида гашт.

Бинобар ин шарт нест, ки ташбеҳи мураккаб мутлақо аз гайри адоти ташбеҳ ташкил ёбад.

Дар ташбеҳоти мураккаб, чунонки дар баъзе мисолҳои болоӣ дида мешавад, гоҳе адоти ташбеҳ низ ба кор меравад, дар он сурат ки чумла чумлаи мураккаби тобеи монандӣ бошад, дар чумлаи пайрав истеъмол меёбад:

Манам ҳӯ карда бар бӯсаш  
Чунон чун боз бар муста<sup>2</sup>.  
Чунон бонг орам аз бӯсаш,  
Чунон чун бишканам писта.

(Рӯдакӣ)

Боҳз як намуди дигари ташбеҳи мураккаб мавҷуд аст, ки шоир дар зеҳни ҳуд чизеро ба як чизи дигари муносибе аз гайри зикри адоти ташбеҳ монанд мекунад. Ин гуна ташбеҳ зеҳнӣ ва тасаввурӣ буда, хеле дилчасп аст. Мо намунаи ин ташбеҳро дар осори Камол, Бедил, Сайидо, Туграл ва гайра тасодуф мекунем:

Номи маҳ бурдам шабе, рӯи туам омад ба ёд,  
Дар дили шаб ҳалқаи мӯи туам омад ба ёд.  
Ашкро дидам, ба сар ғалтон миёни хоку хун,  
Куштагони ҷашми ҷодуи туам омад ба ёд.  
Чун шунидам зикри тӯбӣ, гаҳ баланду гоҳ паст,  
Эътидоли қадди дилҷӯи туам омад ба ёд.

1. Тазарв — кирковул, мурғи хурӯсмонанди саҳрой.

2. Муста — тӯймаи ҷонварон, мурғони шикорӣ.

Мекушудам ҳамчу гул авроки девони Камол,  
Бўи чон омад, аз он бўи туам омад ба ёд.

(Камол)

Шабам дар мотами хичрон ду абрӯ дар хаёл омад,  
Ба сина ҳар кучо нохун задам, шакли ҳилол омад.

(Чомӣ)

Фаромӯш набояд кард, ки гоҳе дар дохили ташбехи  
мураккаб якчанд санъати бадей мавҷуд аст. Махсусан  
истиора, ташхис, ирсоли масал, таносуби калом ва монанди  
инҳо дида мешавад ва ҳама дар сурати кулл як ташбехи  
мураккабро ташкил мекунанд. Масалан, дар ин байтҳо:

Ба сӯзи ишқ шоҳонро чӣ кор аст,  
Ки санги лаъл холӣ аз шарор аст.

---

Зи дарди ишқ шаҳ бегона бошад,  
Ки ҷои ганҷ дар вайрониа бошад.

Санъати ирсоли масал иллат ва далели мисраи якумӣ  
шудааст, яъне ташбехи мураккаб ба воситаи ирсоли масал  
сурат гирифтааст.

Ё ин ки дар ин байти Ҳилолӣ:

Зоҳир аст аз ҳалқаҳои зулғ моҳи оразат,  
Дар миёни соя он ҷо офтоб афтодааст.

Мазмуни мисраи аввал дар мисраи дуюмӣ боз ҳам  
барчастатар ва нозуктар ифода ёфтааст. Офтоб ба ҷои  
рӯй ва соя ба ҷои зулғ истиора шудааст ва гӯё офтоб дар  
байни соя воқеъ шудааст ва ҷо-ҷо аз байни ҳалқаҳои зулғ  
намоён шуда меистад. Агар дар мисраи аввал ораз ба моҳ  
ташбех шуда бошад, дар мисраи дуюм рӯй ба офтоб ва  
зулғ ба соя монанд шудааст: дар айни ҳол таносуби калом  
ҳам нағз риоя шуда ва ҳамааш як ташбехи мураккабест, ки  
мутобики воқеъ аст.

Ташбехоти мураккаб бештар дар осори бадеии шоироне,  
ки дар сабки хиндӣ шеърсароӣ мекунанд, мушоҳида ме-

шавад. Аз чүмла Носиралй, Бедил, Файзии Ҳиндй, Соиб, Фаний, Шавкат ва дигар шоирон буда, мактаби маҳсуси адабий ташкил дода буданд. Ҳатто ин сабк аз Ҳусрави Дехлавий сар шуда, бо шоирони мазкур камол ёфтааст. Дар сабки ҳиндй мушкилписандй, таъқид, истиора ва ташбеҳҳои пеҷдарпечи ҳаёлӣ ҳукмфармост, ки инро шоирони соданависи лирик намеписандад. Ҳатто Мушфиқӣ дар як шеъри худ ин сабкро танқиди сахте кардааст.

Аз рӯи маънное, ки дар натиҷаи тағири ифода ва соҳти чүмла ба амал омадааст, ташбеҳ боз ҷанд ҳел мешавад.

### Ташбеҳи баргашта

(Тағзилий)

Ташбеҳи баргашта он аст, ки шоир аз ташбеҳи худ бар-мегардад ва монандшавандаро аз монандкунанда афзал мешуморад. Ин навъ ташбеҳро ташбеҳ-ул-марҷӯй низ меноманд.

Масалан, баъзан шоирон рӯйро ба моҳ ва лола ташбеҳ мекунанд, лекин баъд аз гуфтаи худ баргашта, моҳ «хусуф дорад» ва «лола нопойдор аст» - гӯён аз монандкунанда айб меёбанд. Агар ба ибораи дигар ифода намоем, монандшавандаро аз монандкунанда афзал медонанд. Бинобар он, ин гуна ташбеҳотро тағзилӣ меноманд:

Ба қадд гӯй сарв аст дар миёни қабо,  
Ба рӯй гӯй моҳ аст барниҳода кулоҳ,  
Чу моҳ буду чу сарву на моҳ буду на сарв,  
Камар набандад сарву кулаҳ надорад моҳ.

(Фарруҳӣ)

Сарвро монӣ, валекин сарвро рафтор нест,  
Моҳро монӣ, валекин моҳро гуфтор нест.

(Саъдӣ)

Ин ҷо сухани сарв нагӯем, ки паст аст,  
Ин ҷо сухани моҳ наҳонем, ки зишт аст.  
Мо равза наҳонем, ки ҳар ҷо чу ту ҳурест,  
Савганд ба ҳоки сари кӯят, ки биҳишт аст.

(Камол)

Шамъ аз чй чу ман доги чудой дорад,  
Ё нолаву сўзи ошной дорад.

Ҳар риштаи шамъ бар сари риштаи ман,  
К-он ришта саре ба равшаной дорад.

(Қивомӣ)

Бирав, эй нарғиси раъно, ту ба ин чашм маноз,  
Нозро чашми сияҳ бояду мижгони дароз.

Аз гулу лола чй ҳосил? Ману он сарв ки ҳаст  
Ҳама шӯхию карашма, ҳама ҳусну ҳама ноз.  
Оташинрӯи ман ороиши базм аст имшаб,  
Бирав, эй шамъ, ту дар гӯшаи хичлат бигудоз!

(Ҳилолӣ)

Ман намедонам чй сон тасвир созам бо сухан  
Рангу бӯи беназири дилкашатро, эй Ватан.

Гар чаман гӯям, надорад кимататро сад чаман,  
Ростӣ, гаштӣ биҳишти бемисоли марду зан,  
Хубият дилро кушода чун гулистон мекунад.

(М. Турсунзода)

Дар ин мисол мурод мисраи сеюм буда, шоир «Ватан»-ро ба «чаман» монанд мекунад, боз аз он бармагардад, ки хубию зебоиҳои Ватанро ҳатто сад чаман ҳам доро нест.

### Ташбехи шартӣ

Ташбехи шартӣ он аст, ки шоир чизеро ба чизе ба шарт монанд мекунад ва он гоҳ яке аз намудҳои пайвандакҳои шартии «агар», «гар», «ар»-ро зикр менамояд. Масалан, дар ин байтҳо:

Агар мӯре сухан гӯяд вагар мӯе равон дорад,  
Ман он мӯри сухангӯям, ман он мӯям ки чон дорад.

(Амъақ)

Чу пил, ар пил бошад одамирӯй,  
Чу шер, ар шер бошад анбаринмӯй.

(Низомӣ)

Чун ту ба бөг бигзарй, гул нарасад ба бүй ту,  
Лек расад ба қоматат сарв, агар равон шавад.

(Хусрав)

Мохӣ, ар моҳи фалакро аз камон абрӯ бувад,  
Сарвӣ, ар сарви саҳиро анбарин гесӯ бувад.

(Хусрав)

Аз рӯи моҳият миёни ташбехи баргашта ва шартӣ  
фарқ кам аст, факат танҳо дар шакли зоҳирист. Агар гӯем;  
«қомати ту сарв аст, валие сарв равон надорад», ташбехи  
баргашта мешавад. Агар гӯем, ки сарв ба қомати ту он гоҳ  
монанд мешавад, ки равон дошта бошад, ташбехи шартӣ  
мегардад. Барои равшантар фаҳмидани ин намуди моҳиятан  
наздик мисолҳои ҳар қадомро бояд ба ҳам мукоиса кард.

### Ташбехи акс

Нависанда ду чизро ба якдигар ба таври такори акс  
(чаппа) монанд мекунад. Ҳамчун ташбехи шаб ба зулф ва  
зулф ба шаб, наъл ба ҳилол ва ҳилол ба наъл;

Пушти замин чу рӯи фалак гашта аз силоҳ,  
Рӯи фалак чу пушти замин гашта аз губор.  
Аз сумми маркабон шуда монанди гор кӯҳ,  
Аз ҷисми қуштагон шуда монанди кӯҳ гор.

(Рашиди Ватвот)

Шом карда чу субҳ зард либос,  
Субҳ карда чу шом тира шиор.

Лола ба рӯи хубат монад, ки сурхрӯй аст,  
Рӯят ба лола монад, зон рӯ ки хол дорад.

### Ташбехи баробар

(Тасвия)

Ташбехи баробар он аст, ки нависанда сифатеро баён  
мекунад, ки ҳам ба ошиқ ва ҳам ба маъшуқ оид аст.

Ин санъатро тасвия мегӯянд, ки ба тоҷикӣ баробар  
гуфтан аст. Инчунин муздаваҷ ҳам меноманд, ки ба маънои  
ҷуфтшуда меояд.

## Мисол аз Мантиқй ном шоир:

Як лафз н-ояд аз дили ман в-аз дахони ту,  
Як мүй н-ояд аз тани ман в-аз миёни ту.  
Шояд бад-он, ки ояд чуфти камони саҳт  
З-ин хамгирифта пушти ману абрувони ту.  
Ширу шабаҳ, надидам-мушкин сиёҳу кир  
Монанди рўзгори ману зулфакони ту.  
Моно, акиқ н-орад ҳаргиз кас аз Яман  
Ҳамранги ин сиришкни ману ду лабони ту.

## Ду мисоли дигар аз Мантиқй:

Наздики ақл ҳар ду зи як аслу ҷавҳаранд  
Лафзи ҳаётбахши туви дурри шоҳвор.

---

Дахони танги ту омӯхт тангӣ аз дили ман,  
Вучуди ман зи миёни ту логарӣ омӯхт.

## Абдулвосеи Ҷабалӣ гуфтааст:

Пушти ҳамдидаи ман ҳамнасаби чаъди<sup>1</sup> вай аст,  
Чаъди шўридаи ў ҳамсифати ҳоли ман аст.

---

Гарчи кардӣ ба танам нисбати он мӯи миён,  
Бингараш, к-аз ғами ин нанг чӣ логар кардӣ.

(Камол)

## Ташбеҳи измор

Маъни лугавии измор нухуфтган ва дар замир гирифтан мебошад. Нависанда чизеро ба чизе ташбеҳ мекунад, аммо зоҳирон чунон менамояд, ки мақсадаш на ташбеҳ, балки чизи дигар аст ва ҳол он ки дар замир ҳамон ташбеҳ дар назар гирифта шудааст.

Мунчик гуфтааст:

---

1. Чаъд — мӯи пурпечутоб, мӯи ҷингила.

Шўрида шавам ман, чу бичунбонй зулфайн,  
Девона бишурад, чу бичунбонй занчир.

Муиззӣ гуфтааст:

Гар нури маҳу равшани шамъ турост,  
Пас кохишу сўзиши ман аз баҳри чирост?  
Гар шамъ туй, маро чаро бояд сўхт?  
Вар моҳ туй, маро чаро бояд кост?

Аз Салмони Соваҷӣ:

Ошиқ агар манам, чаро гунча дарида пираҳан?  
Кушта агар манам, чаро лола бувад ба хун кафанд?

Гар сарв тӯй, чарост поям дар гил?  
Вар лола тӯй, бар дили ман доғ чарост<sup>1</sup>?

Ташбех бояд воқеӣ бошад

Дар адабиёт баробари ташбехоти нозуки табий, дилчасп ва зебои реалий ташбехоти номуносиби дагали гайритабий ва хунук, ки дар зеҳн ҳисси нафрат ҳосил мекунанд, низ гоҳе дӯҷор меоянд. Масалан, кокул ё гесӯро ба мору занчир, миёнро ба мӯ, даҳонро ба зарра ва монанди инҳо ташбех мекунанд, ки дагал ва гайритабиист.

Шоир дар байти зерин рӯи маҳбубашро ба ганҷ ва гесӯвонашро ба аждаҳо монанд кардааст:

Дӯш дар маҷлис ҳадиси аждаҳо мерафту ганҷ,  
Барузорафтода гесӯе ба ёд омад маро.

(Биноӣ)

Ҳар киро зулфи анбарин бошад,  
Мор дар ганчи ў қарин бошад.

Туграл низ зулф (кокул)-ро ба мор ташбех намудааст:

1. Ин мисолҳо дар айни замон мисоли санъати тааччуб низ мешаванд.

Сухан зи зулфи дарозаш агар қунй күтох  
Хадиси турраи ўро ба пушти мор навис.

Гесуи пурхаму тобаш нигаред,  
Гүйё мор ба рақс омадааст.

(Лоҳумӣ)

Ангушти соқӣ аз ғабаби гук нармтар,  
Зулфи чу мор дар май идӣ шиновараш.

(Анварӣ)

Шоир ангушти соқиро дар мулоимӣ ба бағбагаи гук (қурбока) ташбеҳ карда, зулф (гесӯ)-ро ба мор монанд кардааст.

Камоли Хучандӣ ба қатори ташбеҳоти ширин ва барҷаста ғоҳе ташбеҳоти хунуке низ дорад, ки ба завқи асрӣ писандида ва форам нест. Аз ҷумла ў баъзан лабу даҳони ёрро ба шакар ва ҳоли лаби ўро ба магас ташбеҳ медиҳад:

Аз сояи пари магас озурда шуд руҳат,  
Баҳри шакар магас сун он лаб парида буд?

Онҷунон сода руҳе дорию лағжон, ки бар ў  
Гар нишинаид магасе, афтаду пояш шиканад.

Гар дил зи ҷаври зулфи ту афғон кашида буд,  
Айбаш макун ба нола, ки қаждумгазида буд.

Наканам аз магаси ҳоли ту дил, аз паси марғ  
Анкабут ояду бар ҳоки мазорам битанад.

Дар ин байти охир зикри анкабут ба муносибати ташбеҳи ҳол ба магас аст. Чунки тортанак ба атрофи магас танида, онро сайд мекунад.

Муҳимтарин шарти ташбеҳ ин аст, ки ташбеҳкунанда аз ташбеҳшаванда болотар истад, сифат ва хислатҳои чизи

ташбехкунанда аз чизи ташбехшаванда мукаммалтар ва олитар бошад, то ки барои беҳтар намоён шудани хислатҳои чизи ташбехшаванда ёрӣ дода тавонад. Нависандагони бузург ҳамеша кӯшиш кардаанд, ки дар тасвир ташбехкунандаҳои муносиб ёбанд, чунин монандкунандаҳое пайдо кунанд, ки барои хеле барҷаста тасвир кардани предмети ташбехшаванда имкон диҳад.

Чунонки дар мисоли зерин Камол ба муқобили шакарлаб ракибро ба магас ташбех кардааст ва таркиби шакари бемагас бисёр муносиб афтодааст:

Бе заҳмати ракиб даме бо шакарлабе  
Гар даст медиҳад, магаси бешакар бувад.

Шиблии Нӯъмонӣ дар «Шеър-ул-Аҷам» дар бораи бозътидолии таҳайюл фикру мулоҳизаи дуруст ва амалий ронда, бозътидолии таҳайюлро ба панҷ қисм ҷудо мекунад: бозътидолии таҳайюл дар муболига, таносуби лафзӣ ё ихом, истиороту ташбеҳот ва ҳусни таълил (далеловарӣ), ирсоли масал. Вай дар бораи бозътидолии таҳайюл дар баъзе истиорот ва ташбеҳоти адабиёти классикии форсӣ-тоҷикӣ чунин мулоҳизаҳо овардааст.

Яке аз мавқеъҳои бузурги бозътидолии таҳайюл ҳамоно дар истиорот ва ташбеҳот мебошад.

Фаромӯш набояд кард, ки истиора ва ташбех то ҳангоме ки қарибмаҳаз (сарчашмааш наздик) буда, бо аслу воқеият мунисибат ва созиш дорад, дар шеър латофат ва зебой падид меовараад, вале вакте ки дар таҳайюл бозътидолӣ рӯй овард, он гоҳ ташбеҳот ва истиора фаразӣ ва гайриамалий воқеъ шуда, оқибат ҳолати берун аз мавзӯъро ҳосил мекунад ва ба рӯи бунёдҳои дигаре (мавҳумӣ ва гайривоқеӣ) қоим мегардад. Чунон ки Мирзо Бедил мегӯяд:

Табассуми кӣ ба хуни баҳор тег кашид,  
Ки ҳанда бар лаби гул нимбисмил афтода.

Аслан сурати хаёл ин будааст, ки табассуми маъшуқа аз гули нимшукуфта хушнамотар аст ва ин маъниро шоир ин тавр баён кардааст, ки табассум котилест, ки барои рехтани хуни баҳор тег кашидаасту зарбаташ бар гул афтодааст

ва аз ҳамон зарбат аст, ки хандаи гул ба ҳоли нимбисмил бокӣ мондааст.

Безътидолие, ки дар ин таҳайюл вуҷуд дорад, ба воситаи истиорот аст: хуни баҳор, теги табассум ва бисмил шудани хандаи гул истиороти тамоман дур аз матлабанд. («Шеър-ул-Аҷам», ҷидди 4, саҳ. 40).

Шиблии Нӯъмонӣ дар ҷои дигаре мегӯяд, ки Ҷалоли Асир, Шавкати Бухорӣ, Бедил, Носиралӣ ва гайра аз як гулу булбул девон фароҳам оварда, шеъру шоириро чаманистони ваҳму хаёл сохтаанд («Шеър-ул-Аҷам», ҷ. IV, саҳ. 35).

Албатт, тамоми эҷодиёти Бедил барин шоириро танҳо аз ваҳму хаёл иборат донистган ҷандон дуруст нест ва қисмҳои ҳаётию воқеии шеърҳои ў низ бисёр аст. Вале асли мақсади Шиблии Нӯъмонӣ дуруст аст. Дар ҳақиқат дар адабиёти классикии мо ташбеху истиораҳое, ки асоси воқеӣ надоранд, низ дучор мешаванд.

Ҳусусан, дар сабки ҳиндӣ ташбехҳои печдарпечи муглақ пайдо шуд, мушкилписандӣ, таъкид, истиораву ташбехҳои хаёлӣ ривоҷ гирифт, ки инро шоирони соданавис намеписандиданд ва ба муқобили он эътиroz мекарданд.

Суҳанони зерини Рашиди Ватвот ҷанд аср пештар аз пайдо шудани сабки ҳиндӣ ба муқобили мавхумотписандӣ гуфта шуда буданд:

«Дар санъати ташбесҳ некӯтар ва писандидатар он бошад, ки агар акс карда шавад ва мушаббаҳ (ташбехшаванд), ба мушаббаҳунбихӣ (ташбехкунанд) монанд карда ояд, суҳан дуруст ва маънӣ рост ва ташбех некӯ. Чун ташбехи ҳилол ба наъл ва ташбехи наъл ба ҳилол ва ташбехи зулф ба шаб ва ташбехи шаб ҳам ба зулф некӯ бувад. Ва агар дар камоли ҳусн бад-ин дараҷа мумкин нагардад, боре бояд ҷунон ки мушаббаҳ мавҷуде бошад ҳосил дар аён, мушаббаҳунбихӣ мавҷуде бошад ҳосил дар аён. Ва, албатт, некӯ ва писандидагӣ нест, ончи ҷамоате аз шуаро кардаанд ва мекунанд: чизе ташбех кардан ба чизе, ки дар ҳаёлу ваҳм мавҷуд бошад, на дар аён. Ҷунончи, аништи афрӯҳтаро ба дарёи мушкин, ки мавҷаш заррин бошад, ташбех кунанд, на ҳаргиз дарёи мушкин мавҷуд аст дар аён ва на мавҷаш заррин»<sup>1</sup>.

1. Рашиди Ватвот, «Ҳадоик — ус — сеҳр», Техрон, 1322, саҳ. 313.

Ороиши зохирӣ ва мураккабии шакл дар адабиёти форсӣ-тоҷикӣ аз асрҳои XI-XII шурӯъ ёфт ва муборизаи зидди ин ҳодиса низ аз ҳамон вакт сар шудааст. Муаллифи «Қобуснома» Унсурулмаолии Кайковус дар аспи XI маҳсусан талаб карда буд, ки шеър бояд сода бошад ва ба хоссу ом маъкул шавад. Вай меғуфт: «Агар ғазалу тарона гӯй, сахл, латиф ва ба қавоғӣ гӯй, ки маъруф бошад ва тозиҳои сарду гарib магӯй ва бар ҳасби ҳоли ошиқона ва суханҳои латиф гӯй ва амсолҳои хуш ба кор дор, чунон ки хоссу омро хуш ояд»<sup>1</sup>.

Сабки ҳиндӣ инкишофи минбаъдаи мураккабии шакл дар адабиёт буд. Аз ҳамин сабаб Аҳмади Дониш дар охири аспи XIX ба муқобилии услуби бедилӣ баромад ва шоиронро ба соданависӣ ташвиқ намуд. Пас аз Инқилоби Ӯктабр шоирони пешқадами тоҷик барои ба вучуд овардани назми реалистӣ ба муқобили баъзе тарзҳои пешинаи тасвир мубориза эълон кардаанд. Онҳо аз паи ҷустуҷӯи тарзу воситаҳои нави реалистона афтода, дар ин кор мувваф-факиятҳои намоён ба даст оварданд ва ҳоло бо роҳи навоварӣ пеш рафта истодаанд.

## ИСТИОРА

Истиора дар лугат ба маънои ба орият гирифтани чизе меояд, vale дар адабиёт як намуди маҷоз буда, ба ҷои як қалима истифода шудани қалимаи дигар мебошад.

Дар истиора дар асоси монандии ду ҳодиса қалимае ба ҳуд маънои маҷозӣ мегирад. Яъне истиора ба ташбех ҳеле наздик аст, дурусттараш ин, ки дар асоси инкишофи минбаъдаи ташбехи пӯшида ҳосил шудааст. Лекин фарки истиора аз ташбех ин аст, ки дар истиора ташбехшаванда зикр намеёбад, балки танҳо ташбехкунанда номбар мешавад.

Масалан, агар гӯем, ки «қомати ёри ман мисли сарв аст», ин ҷумла ташбех дорад, зоро ки қомати ёр ба дарахти сарв монанд карда шудааст. Вале агар гӯем, ки «сарви ман омад», дар ин ҷумла «сарв» истиора аст, зоро ба ҷои қалимаи «ёр» омадааст. Азбаски қомати ёр мисли сарв аст, мо нағуфтем, ки «ёри ман, ки қомати ў мисли сарв аст,

1. Муҳтасари Қобуснома, Техрон, 1320, саҳ.211.

омад», балки мухтасаран гуфтем, ки «сарви ман омад» ва дар ин чо «сарв» киноя аз ёр аст. Ба ин тарик, «сарв», ки дар ҷумлаи аввал ташбехқунанда буд, дар ҷумлаи дуюм чои худи ташбехшавандаро гирифт ва ба истиора мубаддал шуд.

Истиора аз ду қисм иборат аст: соҳиби истиора ва истиорашаванда. Бояд дар миёни соҳиби истиора ва истиорашаванда алоқаи монандӣ дар атвор, кирдор, сифату хислат мавҷуд бошад. Масалан:

«Магар қозикалон намедонист, ки гургонаш ба аробакаш тӯҳмат карда истодаанд, медонист ва дида истода онҳоро ба ин дъяво ҳақдор мешумурд, чунки худаш пуштибони ин гургон буд» (С.Айнӣ).

Дар ин мисол калимаи «гургон» ба чои одамони балохӯри қозикалон, ки дар торочу ваҳшоният ба гург монандӣ доранд, омадааст. Пас, гургон истиорашаванда ва одамони қозӣ соҳиби истиора мебошанд.

Истиора аз ташбех мӯҷаз ва барҷастатар буда, дар ифодай эҳсосот ва тасвири ягон лавҳаи ҳаёт ва табиат беҳтарин воситаи бадей мебошад.

Дар мисоли боло калимаи «гургон» ба чои одамони балохӯри ваҳшии қозикалон омадааст. Агар «гургон» нағуфта «одамони қозӣ» гуфта мешуд, таъсири матлубро ба хонанда намебахшид, vale вақте ки калимаи «гург» ба назар вомехӯрад, дар тасаввuri хонанда ва шунаванда як лавҳаи бераҳмӣ, дарандагии гург ва ба муқобили ў манзараи ҷабру ситам дидани аробакаш ҷилвагар мегардад. Бинобар ин, аз як тараф, дар дили хонанда нисбат ба қозикалон ва одамони ў ҳисси нафрят ҳосил шавад, аз тарафи дигар нисбат ба аробакаши зулмдида ҳисси ғамхорӣ, раҳмдили пайдо мешавад.

### Истиори равшан

Агар соҳиби истиора voguzor шавад, яъне зикр наёбаду танҳо истиорашаванда мазкур гардад, онро истиори равшан ё истиори биттасрҳ меноманд.

Яке аз намудҳои истиора аз он иборат аст, ки дар ҷумла ва байт ба чои чизе калимаи дигаре зикр меёбад. Масалан, дар ин байти Низомӣ:

Барафрӯт он моҳ чун офтоб,  
Фурӯ рехт бар гул зи наргис гуlob.

Дар ин байт калимаҳои «моҳ», «гул», «наргис» ва «гуlob» ба маъни аслии худ наомадаанд. Моҳ ба ҷои дилбар, гул ба ҷои рӯй, наргис ба ҷои ҷашм ва гуlob ба ҷои ашк омадааст. Шоир гуфтан меҳоҳад, ки аз ҷашми наргисмонанди дилбар ба рӯи ў, ки мисли гул аст, ашк рехт. Лекин ташбехшавандаҳо-еर, рӯй, ҷашм ва ашк, ки дар айни замон соҳибистиора ҳастанд, зикр нашудаанд, моҳ, гул, наргис ва гуlob ҷои онҳоро гирифта истиора ҳудааст.

Дар байти зерини Асадӣ низ истиора ҳаст:

Маҳаш мушксову шакар майфурӯш,  
Ду наргис камонкаш, ду гул диръпӯш.

Дар ин ҷо маҳ ба ҷои рӯй, мушк аломати зулф, шакар ба ҷои лаб, наргис ба ҷои ҷашм, камон ба ҷои абрӯ, ду гул ба ҷои ду руҳсора, диръ<sup>1</sup> ба ҷои зулф омадааст ва калимаҳои соидан, майфурӯши, қашидан, пӯшидан аз феълҳои таносубии онҳост.

Дар ин байт соҳибистиораҳо, ки рӯй, лаб, ҷашм, абрӯ, руҳсора, зулф аст, номбар нашудаанд. Шоир худи ин предметҳоро номбар накарда, ба ҷои онҳо калимаву ибораҳоеро овардааст, ки сифати ин предметҳоро ба хубӣ фаҳмонда метавонад.

Дар байти зерин (аз «Ҳафт қулзум»):

Лӯлӯ<sup>2</sup> аз наргис фурӯ бориду гулро об дод,  
В-аз тагарги<sup>3</sup> рӯҳпарвар молиши унноб<sup>4</sup> дод.

Лӯлӯ қиноя аз ашк, наргис қиноя аз ҷашм, гул қиноя аз руҳсора, тагарг қиноя аз чакраҳои ашк ва унноб қиноя аз лаб аст. Шоир меҳост гӯяд, ки аз ҷашми гирён ашк рехту руҳсӯраро тар кард ва чакраҳои оби дида ба лаб расид.

1. Диръ — зирех.

2. Лӯлӯ — дур, марворид.

3. Тагарг — жола.

4. Унноб — навъе аз санҷид, меваи дарахти felon.

Вале ў ин матлабро дар чомаи сухани образноки бадей ва ба воситаи истиора баён кардааст. Рухсору лаби ёрро тар кардани оби дидо ба назари шоир чунин намудааст, ки гёй наргис аз лўлў гулро об дода истодааст ва жола уннобро молиш медиҳад. Бинобар ин шоир ҳодисаи аслий (аз ашк тар шудани лабу рухсори ёр)-ро баён накарда, он манзараеро, ки ин ҳодиса ба пеши назари ў чилвагар намуд, тасвир кардааст. Яъне ба чои ашк лўлўро гирифтааст, ба чои чашм наргисро, ба чои рўй гулро, ба чои донаҳои ашк тагаргро ва ба чои лаб уннобро гузаштааст. Инҳо (лўлў, наргис, гул, тагарг, унноб) истиорашаванда ҳастанд, муносибате, ки онҳо байни худ доранд, як лавҳаи бадеиро ба вучуд меорад, ки тамоми латофат ва зебоихои ҳодисаи аслий (яъне аз ашк тар шудани лабу рухсори маҳбуба)-ро хеле барчаста нишон дода метавонад. Ин байт зоҳирин гёй пейзаж аст ва як манзараи табиатро тасвир мекунад, вале аслан шоир ҳолати дилбарро ба як ҳодисаи табиат монанд кардааст ва ё дурусттар, ин, ки ба воситаи як манзараи табий ҳолати дилбарро тасвир намудааст. Тасвири манзараи зебои табиат ба муаллиф имкон додааст, ки ҳолати ёри худро дар пеши назари хонанда беҳтар ва барчастатар чилвагар намояд.

Мисоли дигар:

Нест лаъли ў бурун аз чашми гавҳарбори ман,  
Оре, оре, гавҳари мақсад бар соқӣ чарост?  
(Камол)

Дар ин байт лаъл ба чои лаб гузашта ва ба чои резандай ашк калимаи гавҳарбор омадааст.

Ё ки дар ин байти Мулҳам:

Маро аз гирия шабҳо нашуд ҷуз дарди сар ҳосил,  
Ба хуни дил абас парвардаам ин тифли бадхӯро.

Тифли бадхӯ ба чои оби дидо омадааст. Шоир оби дидаро ба тифли бадхӯ аз он чиҳат монанд кардааст, ки ба чашм намеистад, балки чун кӯдаки гирён бесаранҷом буда, ба тарафи доман медавад-мечакад.

Дар ин шеъри Ҳофиз "тўтиёни Ҳинд" киноя аз шоирони форсзабони Ҳинд ва "қанди форсӣ" киноя аз шеъри Ҳофиз аст:

Шаккаршикан шаванд ҳам тўтиёни Ҳинд

З-ин қанди порсӣ, ки ба Бангола меравад.

### Истиорай пӯшида

Баъзан нависанда истиорашавандаро зикр накарда, ба ҷои он ягон узв, ягон сифат, хулқ, хислат ва аломати онро ба таври изофат ба соҳибиистиораи худ мебандад. Масалан, дар ибораҳои *сари хуш, қадами фикр, дасти саодат*, ки баъзан дучор меоянд, хуш, фикр, саодатро шахс фарз карда, сар, қадам, дастро, ки як узв ё амали инсон аст, ба таври изофат ба соҳибиистиораи хуб нисбат додаанд. Инчунин *панҷаи зулм гӯем*, зулмро ба як ҷонвари дараандай хунхор монанд карда, панҷаро ба таври изофат ба зулм мебандем. Ё ки худи истиорашаванда ба соҳибиистиораи худ ба таври изофат баста мешавад, ки инро истиорай изофӣ ва ё истиорай **кинояғӣ низ мегӯянд**.

Масалан, дар чумлаи зерин: «Лекин дар пешонӣ, гирди лаб ва кунчи ҷашмонаш дасти қаттолу бераҳми умр, андак бошад ҳам, аз гузаштаи худ осор мондааст» (*Ч. Икромӣ*).

Ин ҷо ибораи «дости қаттолу бераҳми умр» истиора аст, зоро умри инсон гӯё одаме тасаввур шудааст, ки даст дорад. Нависанда нагуфтааст, ки дар пешонӣ, гирди лаб ва кунчи ҷашмони қаҳрамон андак чин пайдо шуда буд, балки сухани образноке сохта, пайдо шудани ожангро кори дести бераҳми умр ҳисоб кардааст.

Ё ки шеъри зеринро гирем:

Сахаргоҳон, ки булбул дар наво шуд,

Гул аз шодӣ шукуфту ғунча во шуд.

Шумо, эй булбулони боғи мактаб,

Сахаргоҳон набояд хуфт ҳар шаб.

Шумо ҳам дар наво оед бояд,

Ки то аз боғи маънӣ гул күшояд.

Сахаргоҳон гулистони дабистон

Тароватбахш бошад чун гулистон.

(С. Айнӣ)

Дар байти дуюм, дар таркиби «булбулони боги мактаб» калимаи булбулон ба чои талабагон истиора шудааст, ки нисбат ба таркиби боги мактаб истиорашаванда мебошад. Инчунин «боги мактаб» низ таркиби истиорай изофӣ буда, истиорашаванда-бог бо соҳибиисторай мактаб ба таври изофат баста шудааст. Пас, таркиби «боги мактаб» ҳам истиорай пӯшида аст. Инчунин «боги маънӣ» истиорай пӯшида буда, bog, ки истиорашаванда аст, ба соҳибиисторай худ-маънӣ баста шудааст.

Чунон ки гуфта шуд, истиора нисбат ба ташбех дар ифода кардани мақсад ба таври мӯҷаз ва латиф хизмат мекунад. Дар мисоли боло агар ба чои «панҷаи зулм», танҳо худи зулмро гӯем, як сухани одӣ ва камтаъсир мешавад. Бинобар ин, нависанда барои фарқ кардан аз сухани одӣ ифодаи боз ҳам муассиргар ва равшантаре ба кор бурда, «зулм»-ро ба ҳайвони беражми дараанд монанд мекунад, яке аз узвҳои бадтарин ва ҳунхори онро, ки панҷа аст, ба таври изофат ба зулм мебандад ва ин ифода аз ифодаҳои одӣ фарқ мекунад.

Инчунин «бачаҳо, аз хоб барвақт ҳезед, ба мактаб равед», гӯем, як ҷумлаи одӣ ва гайрибадӣ буда, таъсири матлубро иҷро карда наметавонад. Пас, С. Айнӣ ҳам мактабро ба боги шукуфон монанд карда ва бачагони мактабиро булбул фарз карда, муддаоро дар як сурати бадеии зебо ба таври истиора ифода намудааст.

Мисоли дигар:

На дasti сабр, ки дар остини ақл барам,

На пои ақл, ки дар домани қарор қашам.

(Саъдӣ)

Истиора бо яке аз ин ҳиссаҳои нутқ ташкил мешавад:

1. Аз исм ташкил мешавад. Ҳамчун: гули руҳсор, кулоҳи шукуфта, сарви қомат, дурри дандон, лаъли лаб, нарғис:

Шукуфа бар сари шоҳ аст ҳамчун орази ҷонон,

Бунафша бар лаби ҷӯй аст, чун ҷаррораи<sup>1</sup> дилбар.

(Абдулвосеи Ҷабаӣ)

1. Ҷаррора — навъе аз қаждум, қиноя аз зулф.

Чаррора, ки исм аст, ба чои зулф омадааст,  
2. Бо исми маҷозӣ ва сифат ташкил меёбад:

Дар осмони пурсафо,  
Дар шаҳрои дилкушо,  
Бар даштҳои беканор,  
Дар боғҳои обшор,  
Бар кӯҳсари нуқрапӯш,  
Ҳам баҳрои пурхурӯш  
Ҳар ҷо кӯшояд болу пар  
Дар хизмати насли башар  
Симурги пӯлодии мо,  
Ҳомии озодии мо.

(A. Дехотӣ)

3. Бо феъл ташкил мешавад:

То нагиряд тифл, кай нӯшад лабан<sup>1</sup>  
То нагиряд абр, кай хандад чаман?,

(Румӣ)

Дар ин ҷо феъли «гиристан» ба чои боридан ва «хандидан» ба чои шукуфтган омадааст.

Аз шӯриши охи ман ҳама шаб  
Бодоми ту дӯш ногунуда.

(Хоқонӣ)

Дар ин мисол бодом ба чои ҷашм истифода шуда, гунудан (хобидан), ки хоссаи ҷашм аст, ба бодом нисбат дода шудааст, вагарна дар сурати ҳакиқӣ гунудан аз доираи ҳусусияти бодом берун аст.

Дар ин байти устод Рӯдакӣ ба ҷуз он ки истиора бо феъл ташкил ёфтааст, санъати ташбех, тазод, талмех, ташхис, таносуби калом ва як навъ намуди санъати мусачҷаъ низ вучуд дорад:

1. Лабан — шир.

Бихандад лола бар саҳро ба сони чеҳраи Лайлло,  
Бигиряд абр бар гардун ба сони дидай Мачнун.

#### 4. Бо зарфи ҳол (феъли ҳол) ташкил меёбад:

Аз он гулшан дили густохи мо гул чида меояд,  
Ки чашми боғбон он чо зи худ пӯшида меояд...  
Канори баҳр киштиро камингоҳи хатар бошад,  
Аз он доим нафас аз дил ба лаб ларзида меояд.  
Ба мӯе метавон сад кӯҳро бардоштан, Соиб,  
Зи дил то бар забон як нуктаи санчида меояд.

Дар ин шеър феълҳои гул чида, пӯшида, ларзида, ки қоғия шуда омадаанд, феълҳои ҳоланд, ки дар ғайри маъни аслӣ, ба маъни истиорагӣ омадаанд.

Даме ки дилбарам монанди гул хандида меояд,  
Умеди тоза дар дил, нури нав дар дила меояд.  
Танашро дода бо пироҳани абрешимин оро,  
Гумон созӣ, ки гул дар барги гул печида меояд.  
Баҳори рӯзгораш рангу бӯи сад чаман дорад,  
Рухаш гул-гул шукуфта, хотираш болида меояд.  
Камоли хусни ишқу обруқ акнун насиби ўст,  
Гули боги муроди хештанро чида меояд.  
Ба ҳар чо, ки равад, бо як нигоҳи сеҳрангезаш  
Тамоми ақлу хуши ошиқон дуздида меояд.

(M. Турсунзода)

Печида, болида, чида, дуздида дар маъни маҷозии истиорагӣ кор фармуда шудааст.

Ғайр аз инҳо дар забони ҳалқ дар миёни гуфтугӯи одӣ низ мисолҳои истиораи равшан ва пӯшида бо исм, бо феъл, бо сифат ҳар замон ба гӯш расида меистад:

1. Тулум омад (яъне одами фарбех омад).
2. Гул ба гул, хор ба хор (гул ба ҷои ҷавон ва хор ба ҷои пир истиора шудааст).
3. Ин қадар аз пушти амалатон напаред (истиора бо феъл ташкил шудааст).

4. Ба чанги зану шұ остоңа хандидааст (бо феъл ташкил шуда, мұвақатті буданы чанги зану шүйро нишон мәдихад).

5. Чашми рұз накафида ба кор рафт (бо исм ва феъли ҳол ифода шудааст).

6. Кори шаб - хандаи рұз (бо исм ташкил шудааст)

7. Шохи ғавоният нашиканад (истиорай пүшида буда, бо исм ва феъл ташкил ёфтааст).

8. Ҳунук рўи касро мелесад (бо феъл).

9. Монанди ибораҳои «Рўи анор барин сурхаш куртаи атласаш кати чанг мекунад» бисёр аст, ки маъни «рўи сурхӣ аномонанд бо куртаи атласи сурх ба ҳам рақобат мекунанд» гуфтан аст.

Ин мазмунро М. Турсунзода ба ин тарз ба кор бурдааст:

Рўят, ки ҳамеша лоларанг аст,  
Бо куртаи атласат ба чанг аст.

Камоли Ҳучандӣ ин мазмунро, яъне феъли мураккаби «чанг андохтан»-ро дар гайри маъни аслӣ-дар маъни истиорагӣ ба таври ҳеле хушрӯ ва дилҷӯ истеъмол намудааст;

Нисбат макун он орази зебо ба гули сурх,  
Гулро ба гул аз боди сабо чанг маяндоз.

Бояд қайд кард, ки дар «Тарҷумон-ул-балога», «Ҳадоик-ус-сехр», «Ал-мӯъзам» ба истиора мавқеи бисёр тангу маҳдуд дода шуда, қисми мухимми он, ки иборат аз истиорай биттасрҳ (истиорай равшан) мебошад, бо номи ташбеҳи муканно (киноягӣ) дар қатори ташбеҳ зикр шудааст ва истиора дар доираи танг монда, танҳо истиорай муканно (пүшида) баён шудаасту бас. Аммо дар «Ғиёс-ул-лугот» ва асарҳои дигари мутааххирин ба истиора мавқеи мухим ва вассеъ дода шуда, истиорай равшан, ки онро дар боби ташбеҳ ба номи ташбеҳи муканно зикр мекарданд, бо номи истиорай биттасрҳ зикр шудааст, ки ҳеле ба аклу мантиқ наздик аст.

Ҳақиқатан ҳам истиора ба чои чизе ба орият, яъне ба таври амонат зикр кардани чизест ва онро аз ташбех фарқ кунондан лозим аст.

Дар «Мизон-ул-авзон-лисон-ул-қалам»<sup>1</sup> барои ташбехи пӯшида (киноягӣ) байти зеринро мисол овардааст:

Гоҳ бар моҳи дуҳафта гарди мушк орӣ падид,  
Гоҳ мар-хуршедро дар голия пинҳон кунӣ.

Гуфта мешавад, ки «мақсад аз моҳи дуҳафта ва хуршед сурати маҳбуб аст ва мурод аз голия ва мушк зулфи ўст».

Ва ҳол он ки на ташбехи пӯшида (киноягӣ), балки худи истиорай равшан (биттасрҳ) мебошаду бас, зоро ба чои рӯй моҳи дуҳафта ва хуршед, ба чои зулф (мӯй) голия ва мушк зикр ёфтааст. Аз ин рӯ ташбехи пӯшида ва истиорай равшанро бо муқоиса фарқ бояд кард.

## МУБОЛИГА

Гоҳе нависанда дар тасвир ва ситоиш чизе аз ҳадди табиий ва аслӣ мебарояд, онро калонтар ва ё хурдтар карда нишон медиҳад, дар таъриф ба болотарин нукта мебардорад ва ё ин ки ба пасттарин дараҷа мефурорад, ки ин ҳолати тасвир муболига ном дорад. Дар забони ҳалқ ‘муболига болобардорӣ’ ва муҳобот номида мешавад.

Намунаҳои зерин барои муболига мисолҳои барчастае мебошад:

Як нахуд қаллаву даҳ ман дастор,  
Ин каму беш чӣ маънӣ дорад?!

(Бедил)

Зи анбӯҳи мардум дар он анҷуман  
Набуд лек як чои сӯзан задан.

(С. Айнӣ)

1. Таълифи Абдулқадҳор ибни Исҳоқ мулакқаб ва мутахаллис ба Шариф буда, доир ба арӯз, қофия ва бадев аст, ки муҳтасари «Ал-мӯъчам» мебошад, ин асар дар Техрон соли 1337 ҳичрии шамсӣ чоп шудааст.

Дар фазои тира овози чавон  
Rafta то авчи Сурайё барқсон.

(M. Турсунзода)

Бар ҳар дили инсон суханат баски писанд аст,  
Чун кӯхи Бадаҳшон сарам аз шавқ баланд аст

(M. Турсунзода)

Дар ин мисол С. Айнӣ ифодай муболигаомезеро дар мавқеи худ ба кор бурдааст. Ин тавр таъбир, ифода, зарбул масал ва мақолҳои ҳалқӣ, ки муболигаро ифода мекунад, ба таври талмех, дар адабиёт бисёр мешавад:

«Қишлоқ ҳолӣ буд, гӯё ки дар он пашиша пар намезад»  
(Р. Ҷалил)

— «Чӣ карда метавонӣ?!

— Устухонатро элакӣ карда, атола мепазам!» (Р. Ҷалил).

Гоҳе дар ин туна тасвирот муболига табиӣ ва ба аклу мантиқ мувофиқ воқеъ шавад ҳам, гоҳе гайритабиӣ, берун аз доираи аклу мантиқ ва гайриреалий воқеъ мешавад.

Агар муболига ба аклу мантиқ мувофиқ ва ҳаётӣ бошад, муболигаи **таблиғ** ё ки танҳо муболига меноманд. Агар муболига ба акл мумкин буда, вале ба одату воқеъ мумкин набошад, онро муболигаи игроқ, ё ки мухтасаран игроқ мегӯянд. Лекин агар муболига на ба аклу муҳокима ва на ба одату ҳаёт мувофиқ наояд, муболигаи гулӯ (гулув) ном медиҳанд ё ки кӯтоҳ карда гулӯ мегӯянд.

Барои игроқ ва гулӯ бар ваҷҳи зер мисол меорем:

Ё самову замин тагурӯ шуд,  
Моҳ ду паллаи тарозу шуд.

(M. Турсунзода)

Ин тасвир аз қабили муболигаи игроқ аст, ҳарчанд тагурӯ шудани осмону замин ва ҳамчун ду паллаи тарозу шудани моҳ дар ҳаёт диди нашуда бошад ҳам, аз рӯи тасвироти бадей акл ва мантиқ қабул менамояд. Яъне дар амал ва ҳақиқат ин ҳодиса рӯй надода бошад ҳам, бинанда чунин тасаввур мекунад.

Мисол барои муболигаи гулӯ:

Зи сумми сутурон дар он пахндашт  
Замин шуд шашу осмон гашт ҳашт.  
Буни найзуву қуббай боргоҳ  
Фурӯ шуд ба моҳию бар шуд ба моҳ.

(Фирдавсӣ)

Фирдавсӣ дар байти аввал (ки Фиёс ба Низомӣ нисбат додааст), майдони ҷангро тасвир карда мегӯяд: аз суми аспон чунон гарду губор ҳест, ки як қабати замин кам шуда, ба қабати осмон илова гардид ва дар натиҷа замин шаш қабат монду осмон ҳашт табақа шуд.

Дар мисоли дуюм Фирдавсӣ мегӯяд: буни найза ба замин чунон фурӯ рафт, ки рафта ба пушти моҳӣ<sup>1</sup> ва қуббай боргоҳ аз баландӣ ба моҳ рафта расид.

Мирзо Абдулқодири Бедил дилвасӣ ва дилтангии худро ба таври муболигаи гулӯ тасвир намудааст, ки на ба ақлу мантиқ ва на ба одату ҳаёт мутобиқ намеояд:

Нӯҳ фалак дар вусъатободи дили девонаам  
Ҳамҷу ҳалхоле<sup>2</sup> ки дар пои магас тангӣ қунад.

Дар ҷои дигар:

Дилам аз гусса танг омад, ки ҷашми мӯр пешӣ ў  
Бувад баҳре, ки дар ҷавғи хубобаш осмон гунчад.

Дар мисоли аввал шоир гуфтааст, ки дили ў чунон васеъ аст, ки табақаи осмон дар назари ў чун ҳалхолчае менамояд ва чунон ҳалхоли хурд менамояд, ки онро ба пои магас ҳам гузарондан мумкин нест. Ин муболигаест, ки аз иғроқ ҳам гузашта, ба дараҷаи муболигаи гулӯ расидааст.

Дар байти дуюм Бедил аз ғаму гусса дилтанг шудани худро ба тарзи гулӯ тасвир кардааст. Дили шоир чунон танг шудааст, ки ҷашми мӯрча дар пешӣ дили ў мисли баҳри

1. Аз рӯи таълимоти динӣ гӯё замин ба шохи ғов, аммо ғов ба пушти моҳӣ ва моҳӣ дар об истодааст.
2. Ҳалхол — ҳалқаи нуқра ё тилои зангдор, ки занон ба пои мебанддад ва дар вақти ракс овоз медиҳад.

азимест ва чунон баҳри азимест, ки дар ҳубоби<sup>1</sup> он осмон мегунчад. Дар ин байт ҳам шоир дар санъати гулӯ доди сухан додааст.

Ин байти Тоҳираи Насафӣ низ мисоли гулӯ шуда метавонад:

Меравад аз фироки ту хуни дил аз ду дидам  
Дачла ба дачла, ям ба ям<sup>2</sup>, чашма ба чашма, чӯ ба чӯ.

Ибора ва ифодаҳои муболигадор гоҳе моҳияти ҳақиқатро нишон медиҳанд, гоҳе аз ҳудуди ҳақиқат мелағжанд, ки он гоҳ муҳокимаи мантиқӣ онро қабул намекунад. Аммо бо ҳамаи ин хонанда аз он муболига, иғроқ ва гулӯҳо завқи бадей гирифта, дар ҳусуси ҳолат ва ҷигунағии он ба таври возеҳ тасаввур ҳосил мекунад ва аз маҳорату санъат ва суханбозидои нависанда мафтун мегардад.

Порчаҳои зерин низ мисоли муболигаи таблиғ, иғроқ ва гулӯ мебошанд.

Бо сиришкам Даҷлаву Ҷайхун ду рӯди ошност,  
Аз ду рӯди дидай мо бод ёронро дуруд<sup>3</sup>.

(Камол)

Кӯҳ аз сели сиришкам дар садо омад, бале,  
Гиряи ман сангро дар нолаи зор оварад.

(Ҳилолӣ)

Барҳазар бош имшаб, эй ҳамсояи байтулҳазан,<sup>4</sup>  
К-аз сиришқи чашми ман девор нам хоҳад кашид.

(Пури Баҳои Ҷомӣ)

Нашъаи сад ҳум шароб аз чашми мастат ғамзае,  
Хунбаҳои сад чаман<sup>5</sup> аз ҷилваҳоят як адo.

(Бедил)

1. Ҳубоб — қублаҳаи рӯи об, ки дар вақти борон пайдо мешавад.

2. Ям — дарё

3. Дуруд — салом.

4. Байтулҳазан — хонаи ғам, маҷозан хонаи ошик.

5. Ё ки «сад чу ман».

Эй мир, оламе зи атои ту баҳраманд,  
Лутфат чаро кунад ба мани ҳаста мочаро?  
Аспе, ки аз бораи ман инъом кардай,  
Он ҳам ба Каҳкашони фалак мекунад чаро.

(Сайидо)

Ба мӯе метавон сад кӯҳро бардоштан, Соиб,  
Зи дил то бар забон як нуктаи санҷида меояд.

(Соиб)

Зи интизори қудумаш чунон гиристаам,  
Зи ашқи дидай ман рӯи олам об гирифт.

(Сироҷи Бухорӣ)

Дар забони ҳалқ низ дар соҳаи муболига ифодаҳои аҷоиб ва барҷастаҳо ҳаст. Аз он ҷумла, намунаҳои зеринро нақл намоем:

- 1) Замин кафидасту одам баромадаст.
- 2) Ба сараш санги осиё гашт? Ин маъни дар шеър ин тавр истифода шудааст:

Бар сарам ҳоҳанд гардонанд санги осиё,  
Дар раҳат собит намоям ваъдаи мардонаро

(М. Турсунзода)

3) Ба осмон барой, аз поят мекашам, ба замин дарой-аз гӯшт.

4) Дунё ба сараш фурӯ рафт.

5) Ба ҳавли даҳанаш оши палав мепазад.

6) Ба девор занад, қаламро гирифта мехезад.

Ин муболигаҳои ҳалқиро муболигаҳои киноягӣ номидан ҳам мумкин ҳаст.

## ТАВСИФ

Нависанда барои тасвир кардани ягон воқеа, касе ё ҷизе гоҳе сифатеро меорад, ки яке аз муҳимтарин ҳусусиятҳои он воқеа, он касе ё ҷизеро хеле барҷаста нишон медиҳад.

Ҳамин гуна муайянкунандай бадей, ки муҳимтарин ҳусусияти ҳодисаро таъкид менамояд, тавсиф номида мешавад.

Масалан, сифатхое, ки дар байтҳои зерини Ҳилолӣ омадаанд, хислатҳои асосии предмети тасвишавандаро тавсиф кардаанд:

Эй модари меҳрубон, чӣ кардӣ?  
Бо ошики нотавон чӣ кардӣ...  
Дар оташи ҷонгудозам имрӯз,  
Ё раб, чӣ кунам, чӣ созам имрӯз?

Дар забони тоҷикӣ бисёр калимаҳое ҳастанд, ки як ё якчанд сифати муайян доранд ва ин калимаҳо аксаран бо ҳамин сифатҳои худ якҷо кор фармуда мешаванд. Масалан, шери жаён, пили дамон, сарви равон, гули ҳандон, модари мушфиқ (ё меҳрубон), фарзанди азиз ва гайра. Ин тарз калимаҳое, ки ба сифати доимии ягон исм табдил ёфтаанд, низ ба қатори тавсиф дохил мешаванд.

Дар банди 1-уми шеъри «Суруди ман» М. Турсунзода ду санъати шеъриро кор фармудааст: тавсиф ва ташбеҳи мутлақ:

Сурудам-ҳофизи рози дили ман,  
Аниси булбуловози дили ман,  
Уқоби тезпарвози дили ман,  
Адиби нуктапардози дили ман,  
Ба обуранги нав овоз сар кун,  
Сар овози нав аз банди ҷигар кун!

### Сифатчинӣ (Тансиқи сифот)

Баъзан барои тавсиф ва тасвири касе ё чизе ба таври болобардорӣ ва ё роҳи сарзаниш сифатҳои муносиб барои як мавсуф қатор чида мешавад, ки ифодаро қувват медиҳад. Ин гуна санъатро, ки сифатҳо паси ҳам чида шудааанд, дар осори балогати классикӣ тансиқи сифот меноманд, ки маънояш сифатчинӣ гуфтан аст. Сифатчинӣ бештар дар як байт ва тоҷе дар ду-се байти алоқадор, ҳатто баъзан дар тамоми як газал воқеъ мешавад.

Чанд мисол аз Низомӣ:

- Шигарфе<sup>1</sup>, чобуке, чусте, далере,  
Ба ҳар оху ба кина тундхӯе.
- Шакархандае рост чун найшакар  
Латифу хушу сабзу ширину тар.

Мисол аз Ҳофиз:

- Ширинлабе, шакардаҳане, сарвқомате,  
Кӯтаҳ кунам ҳадис-ба хубӣ қиёмате...
- Дилам рабудаи лӯлившест шӯрангез,  
Дурӯғваъдаву қаттолвазъу рангомез...

Мисол аз Восифӣ:

Ситамгаро, фалако, қачраво, чафокоро!  
Нагӯямат, ки маро мулку подшоҳӣ дех!  
Тую кӯхнаработе ҳароб бар сари роҳ  
Зи ҳар кӣ ҳоҳӣ ситону ба ҳар кӣ ҳоҳӣ дех.

Мисол аз Саййидо:

Чӣ нон? Рухсори хубони гуландом,  
Чӣ нон? Дар ҷарбу нармӣ магзи бодом,  
Бувад сурху сафеду пухтаву нарм,  
Кунад савдои ў бозорро гарм.

Мисоле аз Фавқӣ ном шоире, ки тақрибан дар асри XVII зиндагӣ кардааст, дар баҳри тавил<sup>2</sup> санъати сифатчириро ба кор бурдааст:

Дӯш сармаст ба гулгашт саҳаргаҳ шуда будам, ки яке сарвқаде, лоларуҳе, ҳуру парӣ, лабшакаре, симбаре, турфа нигоре, ки хиромидану рафттору шакарханда-

1. Шигарф — ачиб, галатӣ, ин ҷо ба маънои шӯҳ.  
2. Баҳри тавил — шеъре, ки мисраъҳои он хеле дароз аст ва ҳар мисраъ бо як нафас қашидан хонда мешавад. Ҳарчанд ин мисол ҷандон қимати бадей надорад, чун намунаи ин қабил шеърҳо ба ҷавонон хотирнишон намудани онро лозим доистем.

ву гуфттору ду чашмаш ба фусун – ҳар як аз ин-  
хо ба чудой бирабоянд зи ошиқ дилу чонро.  
Гуфтам: эй чони чаҳон, сарви равон, мӯрмиён, пистада-  
ҳон, абрукамон, чумла чаҳон сарфи қадамҳои ту со-  
зам, агар аз роҳи яқин банданавозӣ бикунӣ, бар са-  
ру чашмам қадаме ранҷа намой, ки бувад бои-  
си хушҳолию фарҳундагио айни сарафrozӣ  
ин муҳлиси дерини шуморо.

Охириламр ба сад нозу карашма ба хиромидану рафтор  
даромад, ки ту гӯй магар ин кабки дарӣ ё ки тазарвест,  
ки дар боги чинон ҷилвакунон бо ҳаракоту са-  
каноту ба табассум ҳамагӣ сайд кунад шоҳу га-  
доро.

Дар таҳи гулбуни наврустай пероста биншасту бигуфто,  
ки ҳало, ошики побастаи ман, пеш биёҶ, он чӣ ту дорӣ  
зи шаробу зи кабобу газак, аз қанду наботу шака-  
ру себу анору биҳию огузу шафтолову гулқанд,  
зи ҳар навъ, ки бошад, ба назар ор, ки то ҳар  
ду ба ҳам хандазанон, аишкунон ҷуръа  
бинӯшему хурӯшем, ки кайфияту шав-  
ки дигар аст ин май гулталъати фар-  
хундаи монанди шафақ сурх-  
ликоро<sup>1</sup>.

## ТАЗОД ВА МУҚОБИЛА

Яке аз пуртасиртари воситаҳои тасвироти бадей  
ҳамоно муқобил гузоштани ду фикр ба ҳамдигар аст ва  
ё бо таъбири дигар гӯем, сифату хислатҳои ду кас ва ё ду  
чизро ба таври муқоиса ба ҳам муқобил гузоштан аст, ки  
санъати тазод ва муқобила (мутобиқа) ном дорад.

Аз қачӣ афтӣ ба каму костӣ,  
Аз ҳама гам растӣ, агар ростӣ.

(Низомӣ)

Дар ин байт қачӣ ба ростӣ ва афтодан ба растан (халос  
шудан) муқобил гузошта шудааст. Шоир ду хислатеро, ки  
зидди якдигаранд, ба ҳам рӯ ба рӯ гузошта, натиҷаи онҳоро,

1. Ниг. ба баҳри тавил, саҳ. 369

ки низ акси ҳамдигар аст, эзоҳ додааст. Ҳамин гуна зикр шудани ҳодисаҳоеро, ки зид ва акси яқдигаранд, санъати тазод ва муқобила меноманд:

Чунин аст расми сарои дурушт:  
Гаҳе пушти зину гаҳе зин ба пушт.

(Фирдавсӣ)

Чунин аст расми сарои<sup>1</sup> фиреб,  
Гаҳе бар фарозу гаҳе бар нишеб.

(Фирдавсӣ)

Чунин аст кирдори гардонсипехр:  
Гаҳе ҷангӯ заҳр асту гаҳ нӯшу меҳр.

(Фирдавсӣ)

Дар ин байтҳои Фирдавсӣ дар мисраъҳои дуюм ду ҳодиса ба ҳам зид гузошта шудааст. Дар байти аввал: дунё чунин аст, ки гоҳ кас савори пушти зан аст, аммо гоҳ зиро ба пушт бардошта рафтани кас лозим меояд; дар байти дуюм калимаҳои *фароз* (*баландӣ*) ва *нишеб* (*настӣ*), дар байти сеюм калимаҳои *ҷангӯ* заҳр ва *нӯшу* (*нозу неъмат*) *меҳр* ба ҳам муқобиланд.

Ба ҳангоми саҳтӣ машав ноумед,  
Ки абри сияҳ борад оби сапед.

(Низомӣ)

Чун шамъ ба ҳанда-дар ҳамезист,  
Ширин ҳандиду талҳ бигрист.

(Низомӣ)

Ба кам ҳӯрдан касеро таб нагирад,  
Ба пур ҳӯрдан ба рӯзе сад бимирад.

(Низомӣ)

Сухан бисёр дону андаке гӯй,  
Якеро сад магӯ, садро яке гӯй.

(Саъдӣ)

1. Саро — маҷозан дунё

Сухан кам гўй, то бар кор гиранд,  
Ки дар бисёр бад бисёр гиранд.

(Низомӣ)

Чунон зӣ, к-аз он зистан солиён  
Туро суду касро набошад зиён.

(Низомӣ)

Аз мисолҳои Низомӣ дар байти аввал барои ифодаи фикр қалимаҳои сиёҳ ва сафед (абри сияҳ ва сапед) истифода шудааст, ки инҳо зидди якдигаранд. Дар байти дуюм ду ҳолати қаҳрамон-хандидан ва гиристани ў, ки ду ҳолати зидди ҳамдигар аст, тасвир шудааст. Қалимаҳои «ширин» ва «талҳ» сифати он ду ҳолатро ифода менамоянд ва низ сифатҳои зидди якдигаранд. Байтҳои минбаъда ҳам дар асоси ҳамин гуна тазод ва муқобилаҳо гуфта шудаанд.

Чанд мисоли тазоду муқобила аз Камоли Ҳуҷандӣ:

1. Агар бошад маҷоли нутқ пеши ту ба рӯзу шаб,  
Сухан чуз аз сари зулғу узори ту ҷаро гӯянд?
2. Гуфтай: «Хун резамат, то душманам дорӣ, Камол»,  
Ман худ аз баҳри чунинҳо дӯст медорам туро.
3. Васфи қадди ту пеши абруи ту  
Каҷ нишинему рост баргӯем.

Дар байти якум *шабу рӯз*, ки зидди якдигар аст, зикр шудааст. Вале дар ин байт боз қалимаҳои зулғ ва узор (*рӯй*) муқобили якдигар гузошта шудаанд, зоро шоир байни шабу рӯз ва зулғу узор муносибат пайдо кунонидааст: зулғ ва шаб дар сиёҳӣ ба якдигар нисбате доранд, узор ва рӯз низ дар сафедӣ молики муносибат ҳастанд. Ин аст, ки ба воситаи санъати таносуб зулғу узор на танҳо байни худ мутазод воқеъ шудаанд, балки инчунин ба муқобили шабу рӯз истодаанд.

Дар байти дуюм қалимаҳои *душман* ва *дӯст* мутазод ҳастанд, инчунин шахси якум ба шахси дуюм муқобили гузошта шудааст.

Дар байти сеюм қад ба *абрӯ* мүкобил монда шудааст, зеро қад рост ва *абрӯ* қаҷ аст. Дар ин байт қаҷ нишастан ва рост гуфтан ҳам тазод мебошад. «Қаҷ нишастан» ба воситаи санъати таносуб ба «*абрӯ*» алоқа дорад ва «рост» ба «қад».

Дар ин байти Ҳилолӣ:

Ҳар ҷо ки ҳабибест, ба паҳлӯш рақибест,  
Дар боги ҷаҳон як гули бехор набошад.

Калимаҳои «ҳабиб» (дӯст) ва «рақиб» (душман), инчунин калимаҳои «бог» ва «хор» мутазоданд.

Дар порчаи зерини Ҳилолӣ, ки «Лайлию Мачнун»-и ўст, дар ҳар байт ду ҳолате, ки зид ва акси якдигар аст, тасвир ёфтааст:

Лайлию карашма бар карашма,  
Мачнуну ду ҷашм чун ду ҷашма.  
Лайлию ба дил ҳазор роҳат,  
Мачнуну ба сина сад ҷароҳат.  
Лайлию шароби ҳусн дар сар,  
Мачнуну дили кабоб дар бар.  
Лайлию зи ҳусн боғ дар боғ,  
Мачнуну зи ишқ дод дар дод.

Ин ҳусни мүкобила, ки Ҳилолӣ бастааст, дар тасвири ҳолати рӯҳияи қаҳрамонҳои ўниҳоят аҳамияти калон дорад. Истифодаи санъати тазоду мүкобила бо риояи санъати таносуб қариб дар ҳама достонҳои «Лайлию Мачнун» дар мавриди тасвири мулокоти ду қаҳрамони асосии асар дидо мешавад. Ин равияро аввалин бор Низомӣ пеш гирифта буд ва дигар муаллифони ин достон асосан ўро пайравӣ кардаанд. Вале тазоду мүкобилаҳое, ки Низомӣ дар тасвири мулокоти Лайли ва Мачнун кор фармудааст, дар замонҳои баъдина низ чун беҳтарин намунаи ин санъат боқӣ мондаанд ва дигар муаллифони «Лайлию Мачнун» дар санъату маҳорат аз ў болотар рафта натавонистаанд.

Лайли ва Мачнун пас аз ҷандин ҷудоӣ ва дурафтодагӣ бо ҳам мулокот мекунанд. Лайли аз ин мулокот курсанд ва мамнун аст, аммо аз дидори Лайли ғаму аламҳои Мачнун

тоза шуд, чунуни ў боло гирифт. Ду қахрамон ду хел хиссиёту ҳаячон дар дил доранд. Ахволу рүхиян онҳо гоҳе ба якдигар монанд мешавад, vale аксаран акси ҳамдигар аст. Тазоду муқобилаҳои барҷастаи Низомӣ, ки ҳамагӣ ба санъати таносуб асос ёфтаанд, ин ҳолатро хеле мӯҷаз ва рангин тасвир кардаанд.

Мо ин порчай «Лайлию Мачнун»-и Низомиро пурра меорем. Дар баязе байтҳои ин порча санъати такрир, ручӯй (бозгашт) ва тарсесъ низ мавҷуд аст:

Рӯзе ки ҳавои парниёнпӯш  
Халҳоли фалак<sup>1</sup> ниҳод дар гӯш,  
Мачнуну рамидадил чу симоб  
Бо он ду-се ёри тоб бар тоб  
Омад ба диёри ёр пӯён,  
«Лаббайю»-занону «дӯст»-гӯён.  
Он дид дар ину ҳасрате ҳӯрд  
В-ин дид дар ўву навҳае кард.  
Лайлӣ чу ситора дар аморӣ<sup>2</sup>  
Мачнун чу фалак ба пардадорӣ,  
Лайлӣ зи нишот ҷанг дар бар,  
Мачнун чу рубоб ҷанг бар сар,  
Лайлӣ на, ки субҳи гетиафрӯз,  
Мачнун на, ки шамъи ҳештансӯз,  
Лайлӣ ба гузор бօғ дар бօғ  
Мачнун, ғалатам, ки дօғ бар дօғ,  
Лайлӣ чу қамар бар равшани чуст<sup>3</sup>,  
Мачнун чу қасаб<sup>4</sup> баробараш руст,  
Лайлӣ ба дарахти гул нишондан,  
Мачнун ба нисор дур (р) фишондан,  
Лайлӣ ба сухан париваше буд,  
Мачнун ба ҳикоят оташе буд,  
Лайлӣ сумани ҳазоннадида,  
Мачнун ҷамани ҳазонрасида,  
Лайлӣ зи ду лаб фишонда гавҳар,  
Мачнун чу дар об монда шаккар.

1. Халоли фалак — киноя аз офтоб.

2. Аморӣ — қачовай одамнишини болои шутур ва фил.

3. Чуст — ин ҷо ба маънои зебо ва хуш.

4. Қасаб — най, наи қалам.

Лайлй чу маҳу ситора ёрон,  
Мачнун зи мижа ситора борон.  
Лайлй дами субҳ пеш мебурд,  
Мачнун чу чароғ пеш мемурд.  
Лайлй ба карашма зулф бар дӯш,  
Мачнун ба вафош ҳалқа дар гӯш.  
Лайлй зи бурун паранд<sup>1</sup> медӯхт,  
Мачнун зи дарун сипанд месӯхт.  
Лайлй чу гули шукуфта меруст,  
Мачнун ба гулоб дида мешуст.  
Лайлй сари зулф шона мекард,  
Мачнун дури ашк дона мекард.  
Лайлй май мушкбӯй дар даст,  
Мачнун на зи май, зи бӯи май маст.  
Қонеъ шуда ин аз он ба бӯе,  
Вон розӣ аз ин ба чустучӯе.

Мисоли дигар барои тазод аз Низомӣ:

Дурусташ шуд, ки ин даврони бадаҳд  
Бақам<sup>2</sup> бо нил дорад, сирка бо шаҳд.  
Ҳавои хонаи хокӣ чунин аст,  
Гаҳе занбӯру гоҳе ангубин<sup>3</sup> аст.  
Амал бо азл<sup>4</sup> дорад, меҳр бо кин,  
Туруш талҳ аст бо ҳар ҷарб ширин.

## ТАФСИР

Тафсир эзоҳу шарҳ додани ягон чизи мубҳам ва мучмал аст. Дар адабиёти бадей матлаберо ба таври ичмол баён карда, баъд дар мисраъ ё байт ва ё чумлаи дигар онро шарҳу эзоҳ додан санъати тафсир ном дорад.

Аз Саъдӣ:

Асири банди шикамро ду шаб нагираад хоб:  
Шабе зи меъдаи холӣ, шабе зи дилтангӣ.

- 
1. Паранд — матои абреши мини нафис.
  2. Бақам — чӯбе, ки аз он ранги сурх ҳосил мешавад.
  3. Ангубин — асал.
  4. Азл — аз кор гирифтан, аз амал ва мансаб фуровардан.

Се чиз бе се чиз пойдор намонад: мол бе тичорат ва илм бе баҳс ва мулк бе сиёsat.

Ду кас ранчи бехуда бурд ва саъий бефоида кард: яке он ки мол гирд карду нахӯрд ва дигар он ки илм омӯхту амал накард.

### Аз Шукӯй:

Ду кас дар деха имшаб хоб диданд,

Ки чорӣ дар шаби маҳтоб диданд:

Яке аз чӯй оби соф медиҳ,

Дигар аз барф пур атроф медиҳ.

Тафсир дар баъзе асарҳои доир ба қоидаҳои бадеия ба ду қисм чудо карда мешавад:

1. Тафсири ҷалий, ки равшан гуфтан аст.

2. Тафсири хафӣ, ки пӯшида гуфтан аст.

Тафсири ҷалий он аст, ки шоир қалимаҳоеро ба таври мубҳам баён менамояд, ки мӯҳточи эзоҳ аст ва дар ҳангоми эзоҳ қалимаи мубҳам такрор меёбад:

Гаҳ рабояд, гоҳ нӯшад он ҳарифи фитнаҳӯй,

Гаҳ кушояд, гоҳ бандад он нигори симбар.

Он чи бирбояд-дил аз мо, он чи нӯшад-чоми май

Вон чи бикшояд-қабову он чи барбандад-камар.

Тафсири хафӣ он аст, ки қалимаҳои мубҳам ҳангоми тафсир такрор намеёбад ва дар ҳолати пӯшида мемонанд.

Ҳама номи киншон ба парҳоши мард

Дили ҷангҷӯю басиҷи<sup>1</sup> набард.

Ҳаметӯҳтанду<sup>2</sup> ҳаметоҳтанд,

Ҳамесӯҳтанду ҳамесоҳтанд.

(Унсурӣ)

### ЛАФФУ НАШР

Лаффу нашр дар лугат ғун кардану паҳн кардан аст. Гоҳе шоир дар як мисраъ ё байте ду-се предматро номбар

1. Басиҷ — тайёрӣ, таҳийя ба ҷанг, кувваи ҳарбӣ.

2. Тӯҳтанд — дӯҳтанд, фурӯ кардану аз тарафи дигар қашидан.

мекунад ва бъзд дар мисра ё байти дуюм он предметхоро батартиб аз ягон чиҳат шарху эзох медиҳад. Баъзан баръакс ҳам мешавад, яъне аввал (дар мисра ё байти якум) чанд сифат ё амал номбар шуда, бъзд (дар мисра ё байти дуюм) предметхое, ки соҳиби ин сифат ё амалиёт мебошанд, оварда мешаванд. Ин санъатро санъати лаффу нашр меноманд, ки ба маъни гун овардану пахн кардан аст.

Дар гун овардан ва шарҳ додани калимаҳо аксаран шарт ин аст, ки тартиб қатъян риоя шавад: калимае, ки дар гуноварӣ дар ҷои якум истодааст, бояд дар вақти шарху эзоҳ низ дар ҷои якум истад, калимае, ки дар навбати дуюм истода буд, эзоҳи он низ дар навбати дуюм ояд ва ило охир.

Мисоли машҳури лаффу нашр аз Фирдавсӣ:

Чаҳонпаҳлавон, он яли арҷманد  
Ба тегу ба ҳанҷар, ба гурзу каманд  
Буриду дариду шикасту бибаст  
Ялонро сару синаву пою даст.

Ин порча аз мураккабтарин намунаҳои лаффу нашр аст. Шоир ҷангӣ Рустамро тасвир карда истодааст. Вай аввал ҷор асбоби ҷангро номбар мекунад: тег, ҳанҷар, гурз ва каманд. Баъд амале, ки бо ёрии ин асбоб воқеъ шудааст, баён меёбад: буриду дариду шикасту бибаст, яъне Рустам бо тег бурид, бо ҳанҷар дарид, бо гурз шикаст, бо каманд бибаст. Дар мисраи охир шоир ба суоли «чиро?» ҷавоб дода, калимаҳои сару синаву пою дастро мутобики феълҳои буридан, даридан, шикастан ва бастан овардааст. Дар натиҷа маъни ин ду байт ҳамин мешавад, ки Рустам дар ҷанг бо тег сари паҳлавононро бурид, бо ҳанҷар синаи онҳоро дарид, бо гурз пои онҳоро шикаст ва бо каманд дasti онҳоро бибаст (яъне асири кард).

Ҳарчанд ки ин порча аз мураккабтарин намунаҳои санъати лаффу нашр аст, хеле сода ва табий баромадааст. Шоир аз қаҳрамониҳои Рустам ба завқ омада, бо ҷӯшу хурӯш сухан меронад, дар ҳар мисра ҷор қалимаи содаву кӯтоҳро паси ҳам қатор оварда, ба ин восита суръат ва шиддати

чангро ифода мекунад, чолокӣ ва пурзӯрии қаҳрамони худро зоҳир менамояд. Ин гуна табиӣ ва пурмазмун зухур кардани лаффу нашр дар адабиёт кам воеъ шудааст.

Мисоли дигар аз «Матлаъ-ул улум».

Зи ишқи туст чу зулфу миёну ваъдаи ту  
Қадам дутову танам логару шабам мамдуд<sup>1</sup>.

Калимаҳои зулф, миён ва ваъда, ки дар мисраи аввалин ғун шудаанд, дар мисраи сонӣ бо калимаҳои қадам дуто, танам логар, шабам мамдуд нашр ёфтаанд. Яъне шоир ба ёр мегӯяд, ки мисли зулфат қадам дуто шуд (ҳам шуд), мисли миёнат танам логар шуд (борик шуд), мисли ваъдаи ту шабам дуру дароз омад.

Мисол аз Қаззории Уммӣ, ки лаффу нашр бо истиора як ҷо омадааст:

Эй шукуфта гулбуни пайваста бо ҳуршед сар,  
Турфа беху турфа шоху турфа баргу турфа бар.  
Беху шоху барг аз сим асту моҳу мушку уд,  
Моҳи гирду сими ҳому мушки нобу уди тар.

Мисоли дигар аз Возеҳи Бухорӣ:

Дили рақибу лаби шикававу дари ошиқ  
Ба як ишораи абру шикасту басту кушод.

Сайфи Фарғонӣ:

Шаккару гул дошт он дилдору ман аз васли ӯ  
Доштам то вакти субҳ ин дар даҳан, он дар канор.

Агар ин тарз гуноварӣ ва нашри калимаҳо батартиб давом қунад, лаффу нашри мураттаб меноманд. Лекин агар лаффу нашр ба тартиб нарафта, ба таври омехта равад, лаффу нашри мушавваш номида мешавад:

1. Мамдуд — дароз қашидашуда.

То лола дөг бар дил, то гул нишаста бар гил,  
Ин зад ба чома чоке в-он бар замин кулоҳе.

(Камол)

Дар ин байт калимаи «лола», ки дар аввали мисраи якум аст, бо ибораи «кулоҳ ба замин задан», ки дар охири мисраи дуюм омадааст, эзоҳ шудааст. Инчунин калимаи «гул»-ро ки дар охири мисраи якум мазкур аст, бо ибораи «ба чома чок задан» дар аввали мисраи дуюм эзоҳ карда шудааст.

Аз баҳри бӯсае зи лабаш чон ҳамедиҳам,  
Инам ҳамеситонаму онам намедиҳад,

(Хофиз)

Феъли «ҳамеситонад» ба чон ва феъли «намедиҳад» ба бӯса вобаста мебошад. Яъне гуноварӣ ва паҳн кардани калимаҳо батартиб воқеъ нашудааст.

Парвона зи ман, шамъ зи ман, гул зи ман омӯҳт  
Афрӯхтану сӯхтану чома даридан.

(Халқӣ)

Дар ин чо эзоҳи парвона дар мисраи 1-ум баъди калимаи «афрӯхтан» омадааст, ки эзоҳи шамъ буда, дар мисраи дуюмй баъд аз калимаи «парвона» омадааст.

Дар кори гулобу гул ҳукми азалий ин буд,  
К-он шоҳиди бозорӣ в-ин парданишин бошад.

(Ҳилолӣ)

Аз замин чӣ мечӯй в-аз фалак чӣ меҳоҳӣ?  
Гунбади тилисм аст он, чодари хаёл аст ин.

(Сайидо)

Иқболи чаҳон бигзарад, идбор намонад,  
Охир аламу айши гулу хор намонад.

(Бедил)

## Санъати шумур (Сиёқулаъдод)

Санъати шумур аз он иборат аст, ки шоир дар порчае маҳз барои латофат ва назокати сухан чанд чизро танҳо-танҳо мешумораду баъд ҳамаро як-як тафсиру эзоҳ мекунад, баъзан умуман риояи зикри ададро менамояд. Намудҳои ин санъат низ бисёр бошанд ҳам, нақли чанд мисолро басанда мешуморем:

Бодо фидои зулфу руҳу қомату лабаш  
Як ҷони ман, ки сӯхтаи ҳар чаҳори ўст.

(Хусрави Дехлавӣ)

Дар чаҳон даҳ чиз душвор аст назди Оғаҳӣ,  
К-аз тасаввур кардани он мешавад дил бехузур:  
Нози ошиқ, зӯҳди фосиқ, шарми мумсик, базли разӣ,  
Ишваи маҳбуби бадшаклу назарбозии кӯр,  
Лаҳни савти беусулон, баҳси илми ҷоҳилон,  
Мехмонии батаклиду гадоии базӯр.

(Оғаҳӣ)

Се чиз карда муҳайё ба қатлам он баджӯ:  
Карашма-тегу миҷа-новаку камон-абрӯ.  
Туро, ки ҳаст се чиз аз се чиз нозуктар:  
Даҳон зи гунча, лаб аз барги гул, миён аз мӯ.  
Дилам ба вакти баҳорон се чиз меҳоҳад:  
Канори обу май нобу соқии гулрӯ.  
Ба ҷашму оразу абрӯ рабудай се чиз:  
Сиёҳӣ аз шабу нур аз маҳу рам аз оҳу.  
Муҳаббати ту ба дил аз се чиз наздик аст:  
Ба май зи нашъа, ба ҷашм аз нигаҳ, ба гул аз бӯ.  
Се чиз дар ҷаман ошуфта кардай зи се чиз:  
Бунафша аз ҳату сунбул зи зулфу гул аз рӯ.  
Парӣ ду ҷашми туро бо се чиз меҳонад:  
Яке макору<sup>2</sup> дуюм соҳиру севум ҷоду.

(Парии Ҳисорӣ)

1. Разл—разил.

2. Макор — маккор.

## Санъати чамъ

Санъати чамъ он аст, ки шоир ду ва зиёда аз ду чизро дар як сифат чамъ мекунад ва чунин сифат чомеъ ном дорад:

Мох гохе чу рӯи ёри ман аст,  
Ки чу ман кӯзпушту зору низор.

(Күмрӣ)

Дар мисраи якум миёни мох ва рӯи маъшуқа дар сифати хубӣ чамъ кардааст. Сифати хубӣ чомеъ аст.

Дар мисраи дуюм миёни мох ва худ дар сифати кӯзпуштӣ ва зорию низорӣ чамъ кардааст.

## Тафриқ (тарҳ)

Санъати тафриқ он аст, ки шоир ду чизро аз якдигар чудо мекунад ва ҳар кадомро вачҳи дигар ва гайри дар миёни онҳо чамъ кардан шарҳ медиҳад:

Ў чун ту кай аст найсонӣ,  
Зар кай борад абри найсоно.

(Хусравӣ)

Шоир ин чо миёни абри найсонӣ (баҳор) ва мамдӯҳ (подшоҳ) ба боридан фарқ гузаштааст.

## Тақсим

Ин санъат метавон гуфт, ки ба лаффу нашр бисёр монанд аст. Шоир дар мисраъ ё байте якчанд чизро зикр мекунад, баъд аз он дар мисраъ ва ё байти дигар чанд чизи дигарро зикр менамояд, ки ба онҳо тааллук дорад ва ҳар кадомашро ба ҳар як он чизҳои дар боло зикршуда ба таври тартибу таъйин нисбат медиҳад. Фақат миёни лаффу нашр ва тақсим фарқ он аст, ки дар лаффу нашр монанди тақсим изофат-нисбат ва таъйин нест:

Ҳаст хатташ фарози орази ў,  
Он яке абру, он яке гулнор.

Яъне абрӯ ба хат ва гулнор ба ораз тааллук дорад, аввалӣ ба аввалӣ ва дуюмӣ ба дуюмӣ тааллук дорад.

Ба ман намуд руху чашму зулфакон дилбар:

Яке ақику дувум нарғису севум анбар.

Ақику нарғису анбар-ш бистаданд<sup>1</sup> аз ман

Яке ҳәёту дувум куввату севум пайкар.

Ҳәёту куввату пайкар се поя буд маро:

Яке заифу дувум қосиру севум логар.

Заифу қосиру логар шавад ба меҳнати ишк

Яке сипехру дувум кавкабу севум гавҳар.

(Адид Собири Тирмизӣ)

Гаҳе афтад, гаҳе ҷӯшад, гаҳе тобад, гаҳе рахшад

Сари мардураги хуну сари румҳу<sup>2</sup> дами ханчар.

(Абдулвосеи Ҷабалий)

Миёни олиму ҷоҳил ҳамин қадар фарқ аст,

Ки он қашидаинон асту ин гусастамаҳор.

(Бедил)

Бадномии ҳәёт ду рӯзе набуд беш,

Он ҳам, Калим, бо ту бигӯям чи сон гузашт:

Як рӯз сарфи бастани дил шуд ба ину он,

Рӯзи дигар ба қандани дил з-ину он гузашт.

(Калим)

Дар он чаман, ки фитад сарву гул баробари ту,

Ба ҳусни ину тамошои он кӣ пардозад?

(Мушифиқӣ)

Файр аз матлаъ ҳамаи байтҳои ин ғазали Сайидо дорои санъати таҳсими мебошад:

Ин чи рангу рухсор аст? Гулшани ҷамол аст ин

Ин чи қадду рафткор аст? Фояти ҷамол аст ин,

1. Бистаданд — аз масдари ситадан, ки ба маънои гирифтани аст.

2. Румҳ — найза.

Пеши рӯи тобонат чилваи тачаллӣ чист?  
Офтобу моҳ аст он, партави ҳилол аст ин.  
Бо даҳони майнӯшт нест ғунчаро нисбат,  
Чашмаи ҳаёт аст он, согари сафол аст ин.  
Мекунӣ гаҳ истиғно, медиҳӣ гаҳе дашном,  
Шишаи шароб аст он, шарбати висол аст ин.  
Аз ту анҷуман кардан, май зи хуни дил хурдан  
Базми пойдор аст он, айши безавол аст ин.  
Аз ғамат чу нақши по ҳок мекунам бар сар,  
Ваҳ, чи рӯзгор аст он, оҳ, ин чӣ ҳол аст ин?!  
Ҳамнишин маро бо ту ҳар кӣ дид, мегӯяд:  
Пири кӯҳнакор аст он, шӯҳи хурдсол аст ин.  
Ҳар кучо ту мебошӣ, Сайидо бувад он ҷо,  
Ҷусуфию Миср аст он, Ҳиндӯ хокмол аст ин.

(Сайидо)

Чунон ки аз ин мисолҳо дида мешавад, санъати тақсим айнан ҳамон лаффу нашри мураттаб асту бас. Ҳатто Шамси Қайс санъати ҷамъ ва тафриқро ҳам алоҳида зикр ва эзоҳ накарда, дар зимни ташбеҳи баргашта (тағзил) баён мекунад: «Ташбеҳи тағзил он аст, ки баъд аз ташбеҳи ҷизе ба ҷизе ваҷҳи тағзили мушаббаҳунбииҳи (монаандкунанда) баён кунад.

Чунон ки Фаррухии Саҷзӣ гуфтааст:

Ба қадд гӯй сарв аст дар миёни қабо.  
Ба рӯй гӯй моҳ аст барниҳода кулоҳ.  
Чу моҳ буду чу сарву на моҳ буду на сарв,  
Камар набандад сарву кулаҳ надорад моҳ.

Ва дигаре гуфтааст:

Рӯи ў моҳ аст, на, на, моҳ кай дорад кулоҳ,  
Қадди ў сарв аст, на, на сарв кай бандад қабо?!

Анварӣ гуфтааст:

Ҳостам гуфтан, ки дасту табъи ў абр асту кон,  
Ақл гуфт: Ин мадҳ бошад низ бо ман ҳампалос.

Дасти ўро абр чун хонию он чо соика<sup>1</sup>,  
Табъи ўро кон чаро гўю он чо эҳтибос<sup>2</sup>??!

Ва абёти аввалро чамъу тафриқ хонанд ва байти Анвариро ташбеҳи тафзил. Барои он ки эшон ба зикри кулоҳ ва қабо фарқи миёни рӯй ва қадди дӯст ва миёни моҳу сарв зоҳир гардонидаанд ва Анварӣ вачҳи мазият (имтиёз) ва тафзил (афзалият)-и дасту табъи (мамдӯҳро) бар абуру кон боз намуда<sup>3</sup>.

Аз ин рӯ, мо ин санъати чамъу тафриқро як намуди ташбеҳи баргашта ва тақсимро як намуди санъати лаффу нашр медонем. Аз тарафи дигар, санъати тафсир, шумур, инчунин лаффу нашр аз ҷиҳати моҳият ва соҳт ба ҳамдигар бисёр наздиканд. Бинобар ин, лаффу нашр, шумур ва ҳатто як қисм аз порчаҳои доир ба санъати суолу ҷавоб низ яке аз намудҳои тафсиру табийин мебошанд. Агарчи мо ин чо ҳамаи инҳоро дар таҳти унвони як санъат (тафсиру табийин) чамъ накунем ҳам, як чо паси ҳам зикр намудем.

### Чамъу тафриқ

Шоир монанд кардани ду ҷизро дар як маънӣ чамъ мекунад ва боз дар миёни онҳо ба ду сифати мутагоир ҷудоӣ меандозад:

Ману ту ҳарду аз гули зардем,  
Чун ман аз рангаму ту аз бӯй.

(«Ҳадоик-ус-сехр»)

### Чамъу тақсим

Шоир дар байти нахустин ҷизҳоро ба як маънӣ чамъ мекунад, сонӣ тақсим мекунад:

Ду ҷизро ҳаракоташ ҳаме ду ҷиз дихад:  
Улумро дараҷоту нучумро аҳком.

(Унсурӣ)

1. Соика — ҷаҳмоқ ҷароғак.

2. Эҳтибос — ҳабс, ба қайду банд гирифташавӣ.

3. Ал-мӯъзам, саҳ. 354 — 355.

Дар ин байт ҳаракати мамдұхро миёни ду чиз дар диҳиш мутлақ чамъ кардааст ва пас тақсим намудааст.

### Чамъи тафриқу тақсим

Шоир аввало чанд чизро ба як маънӣ чамъ мекунад, боз дар байнашон тарҳ мекунад ва боз гашта тақсим мена-мояд:

Ҳамчу ҷашмам тавонгар аст лабаш:

Ин ба он, он ба лўълӯи шаҳвор.

Оби ин тира, оби он равшан;

Ин гаҳи гиря вон гаҳи гуфтор.

(Қивомии Мутаарриз)

Дар ин мисол шоир ҷашми худу лаби маъшуқаро дар сифати тавонгарӣ чамъ карда, боз миёни он ҳарду тарҳ намудааст, ки ин аз об ва он ба лўълӯи шаҳвор бой аст. Инчунин дар байти сонӣ тақсим намудааст, ки оби ҳар кадоми онҳо дар қадом вақт чӣ ҳел аст.

### СУОЛУ ҶАВОБ

Яке аз санъатҳои бадей суолу ҷавоб буда, барои ифодаи эҳсосоти қалбӣ воситаи хубест, ба шарти он ки суолу ҷавобҳо дар сурати мантиқӣ, нозуқ ва нуктасанҷона воқеъ шаванд.

Мисол аз Рӯдакӣ:

Омад бари ман!

— Кӣ?

— Ёр!

— Кай?

— Вақти сахар!

Тарсанда зи кӣ?

— Зи ҳасм.

— Ҳасмаш кӣ?

— Падар!

Додам-ш ду бӯса

— Бар кучо?

— Бар лаби тар!

— Лаб буд?

— На.

— Чи буд?

— Ақик.

— Чун буд?

— Чу шакар!

### Мисол аз Унсурӣ:

Хар суоле к-аз он гули сероб

Дӯш кардам, ҳама бидод ҷавоб.

Гуфтамаш: Ҳур ба ҷаб нашояд дид?

Гуфт: Пайдо ба ҷаб бувад маҳтоб.

Гуфтам: Аз ту кӣ бурда дорад меҳр?

Гуфт: Аз ту кӣ бурда дорад хоб?

### Мисол аз Фарруҳӣ:

Бирехт. Кӣ? Гули сурӣ. Ҷӣ рехт? Барг. Ҷаро?

Зи ҳачри лола. Кучо рафт лола? Шуд пинҳон.

Аз он ҷӣ ҳезад? Дурр. Аз ин ҷӣ ҳезад? Зар.

Сахо кӣ варзад? Ин. Ато қӣ бахшад? Он.

### Матлаи ғазали Камол дар суолу ҷавоб:

Гуфтам: Малакӣ ё башарӣ? Гуфт, ки ҳарду,  
Кони намакӣ ё шакарӣ? Гуфт, ки ҳарду.

### Мисол аз Рочии Бухорӣ:

— Қадат ба ноз ҷӣ?

— Сарв!

— Ҷӣ сарв?

— Сарви чаман.

— Лабат ба лутф ҷӣ?

— Латъл?

— Ҷӣ лаъл?

— Лаъли Яман.

### Мисоле аз Турсунзода:

Ў медиҳад ин гуна Ватанро ба касе? Не!  
Хоҳад, ки шавад хор ба олам нафасе? Не!  
Хоҳад ки фитад мурғи дилаш дар қафасе? Не!  
Монад, ки расад бар сари қабри ту хасе? Не!  
Ин хобу хаёлест, ки доранд фашистон.

## ТАЧОҲУЛИ ОРИФ

Шоир гоҳе дар лаҳзаҳои пуризтироб ва ҳаяҷонноки тасвир худ ба худ паси ҳам суолҳо медиҳад. Фараз аз ин суолҳо ҷавоб гирифтган набуда, балки афкор ва эҳсосоти қалбиро боз ҳам ба таври равшантар, возехтар ва муас-сирттар адо кардан, муҳотабро ба ҳайрат андохтан ва қаноат ҳосил намудан аст. Бинобар он ки ин гуна суолҳо таҷоҳулона мебошанд, яъне шоир худро ба нодонӣ зада суол медиҳад ва дар айни ҳол худи суол ҷавоб мешавад, ин гуна санъатро дар илми бадеъ таҷоҳули ориф меноманд, ки дидаву дониста, vale ҳудро ба нодонӣ зада пурсидан аст. Ин маънӣ ба таъбири барҷастаи ҳалқӣ гӯлпурсӣ номида мешавад.

Мисол аз Рӯдакӣ:

Сарв аст он ё боло, моҳ аст он ё рӯй?  
Зулф аст он ё ҷавгон, ҳол аст он ё гӯй?

Мисол аз Унсурӣ:

Ар нагашт абрӯш ошиқ, чанд бошад кӯжпушт?  
В-ар на май ҳӯрдаст ҷашмаш, чанд бошад пурхумор.

Мисол аз Шопури Нишопури:

Рӯзгор ошуфтатар ё зулфи ту, ё кори ман?  
Зарра камтар ё даҳонат, ё дили гамхори ман?  
Шаб сияҳтар ё дилат, ё ҳоли ман, ё ҳоли ту?  
Шаҳд ҳуштар ё лабат, ё лафзи гавҳарбори ман?  
Назми Парвин ҳубтар ё дурр, ё дандони ту?  
Комати ту росттар ё сарв, ё гуфтори ман?

Васли ту дилчўйтар ё шеърҳои нағзи ман?  
Ҳачри ту дилсўзтар ё нолаҳои зори ман?  
Мехру маҳ рахшандатар ё рои ман, ё рӯи ту?  
Осмон гардандатар ё хӯи ту, ё кори ман?  
Ваъдаи ту кўжттар<sup>1</sup> ё пушти ман, ё аброят?  
Қавли ту беаслттар ё бод, ё пиндори ман?  
Сабри ман кам ё вафои некувон, ё шарми ту?  
Хубии ту бешттар ё андуху тимори<sup>2</sup> ман?  
Чашми ту хунреztар ё чарх, ё шамшери шоҳ?  
Ғамзаи ту тезтар ё тег, ё бозори ман?

## ТААЧЧУБ

Яке аз санъатҳои бадей санъати тааҷҷуб аст. Шоир дар вақти тасвири ягон лавҳай бадей бо роҳи тааҷҷуб ва ҳайрат чизеро мепурсад ва ё аввал фикри пешинаи худро рад карда, баъд бо роҳи изҳори сифат ва хислатҳои чизи аввал радкардашуда матлаби худро собит мегардонад. Ҳамин усули тасвирро санъати тааҷҷуб меноманд.

Мисол аз Унсурӣ:

Нест Монӣ абр, пас, чун бօғ аз ў Артанг<sup>3</sup> шуд?  
Нест озар бод<sup>4</sup>, пас, чун бօғ аз ў шуд пурнигор<sup>5</sup>?  
Чун дарахти гул, ки ҳарчанд абри наврӯзаш ҳаме  
Бешттар шўяд мар- ўро, бешттар гардад нигор.  
Пеш аз ин аз гул гулоб омад ҳаме в-акнун нигар,  
К-аз гулоб ояд ҳаме гул, нодир<sup>6</sup> аст ин рӯзгор.

Унсурӣ:

Гар на мушк аст, аз чи маънӣ аз сари зулфайни ёр  
Мушкбезу мушкбӯю мушкрангу мушкбор?  
Гар дили моро набаст, аз худ чаро шуд банд-банд?  
В- ар қарори мо назад ў, худ чаро шуд баркарор?

1. Кўж — дуто, ҳам, каҷ.

2. Тимор — ғамхорӣ, нигоҳубин, таъмин.

3. Артанг — бо намудҳои Аржан, Жанг, Арсанг ба маънои китоби пурнақшунигори Монии рассом.

4. Озар — оташ.

5. Пурнигор — пурнақш.

6. Нодир — камёб.

Гар нашуд абрӯш ошиқ, аз чӣ бошад кӯзпушт?  
В-ар на маҳмур аст ҷашмаш, ҷанд бошад дар ҳумор?  
Ҳеч қас дидаст моҳе, қ-андар ў сунбул дамад?  
Ҳеч қас дидаст сарве, қ-офтоб орад ба бор?

## РУЧҮЙ

(Бозгашт)

Санъати ручӯй ё бозгашт аз он иборат аст, ки нависанда тасвири худро бо қалима ва ибораҳои боз ҳам барҷаставу латифтаре иваз ва тасҳех кардани мешавад. Нависанда дар вакти баёни эҳсосот дар сухани худ гӯё ягон норасой пай мебарад, аз сухани аввалии худ бармегардад ва тасвирро бо ибораи боз ҳам зеботару бурротаре қувват медиҳад.

Гоҳе ручӯй дар як байт ва гоҳе дар ду байт ва зиёда аз он алокамандона воқеъ мешавад ва он гоҳ мисраъ ё байти дуюм нисбат ба якум ручӯй ҳисоб меёбад.

Мисол аз Низомӣ:

То сабзаву бօғро бибинад,  
Дар сояи сурхгул нишинал,  
Бо нарғиси тоза ҷом гирад,  
Бо лола набиди<sup>1</sup> ҳом гирад,  
Аз зулф дихад бунафшаро тоб  
В-аз ҷехра гули шукуфтаро об.  
Аз ноғаи гунча боч ҳоҳад  
В- аз мулки чаман ҳироҷ ҳоҳад,  
Бар сабза зи соя нахл бандад,  
Бар сурати сарву гул бихандад,  
Не, не, гаразаш на ин сухун буд,  
Не, сурхгулу на сарвбун буд.  
Будаш гараз он ки дар паноҳе  
Чун сӯхтагон барорад оҳе.

Дар ин порча шоир ҳодисаэро тасвир намуда, дар байти шашум якбора аз гапи худ мегардад ва «не не, гаразаш на ин сухан буд»- гӯён, ҳодисаро ба тарзи дигаре - ба таври боз ҳам муассиртаре эзоҳ медиҳад. Ҳамин ҷои ин порча, яъне ду байти охири он ручӯй (бозгашт) аст.

1. Набид — бода, шароб.

## Чанд мисоли дигар:

Сухандонон сухан дўшиза<sup>1</sup> гуфтанд.

Сухан бигзор, марворид сүфтанд.

(Низомӣ)

Лайлӣ на, ки субҳи гетиафрӯз,

Мачнун на, ки шамъи хештансӯз.

Лайлӣ ба гузор боф дар боф,

Мачнун, галатам, ки доф дар доф.

(Низомӣ)

Туро рух чун гулу лаб чун набот аст,

Фалат гуфтам, лабат оби ҳаёт аст.

(Низомӣ)

Ҳар ҳӯша ривоҷбахши чон аст.

Ширинкуни талхии даҳон аст.

Ҳӯша на, ки шӯشاҳои зар буд,

Ҳар як силке<sup>2</sup> ақики тар буд.

(Чомӣ)

## ГАРДИШ

(Илтифот)

Нависанда гоҳе дар вақти ифодаи эҳсосоти рӯҳӣ, дарлаҳзахои тасвири дарду аламҳои шадиди қалбӣ якбора ҷӯшхӯрда, ҷилави суханро аз баёни воқеаву ҳолат ба тарафи нидоҳои музтарибона мегардонад ва ё баръакс аз нидо ба гоиб ба баёни воқеа мегузарарад. Ин санъатро санъати илтифот ё гардиш меноманд.

Барои мисол мунтаҳабе аз як қасидаи «Ҳабсия»-и Масъуди Саъди Салмон меорем, ки яке аз беҳтарин намунаҳои шеъри аламбахш ва ҳаяҷонафзост:

Нолам зи дил чу ной ман андар ҳисори Ной<sup>3</sup>,  
Пастӣ гирифт ҳиммати ман з-ин баланд ҷой.

1. Дӯшиза — духтари бокира, мачозан сухани обношуста.

2. Силк — шадда, ҳамоил.

3. Ной — номи қалъаест, ки шоир нуздаҳ сол дар он то ҳабс шудааст.

Орад ҳавои Ной маро нолаҳои зор,  
Чуз нолаҳои зор чӣ орад ҳавои Ной?!  
Гардун ба дарду ранҷ маро кушта буд агар,  
Пайванди умри ман нашудӣ назми ҷонфазой.  
Назме ба комам-андар чун бодаи латиф,  
Хатте ба дастам-андар чун хатти дилрабой.  
Оваҳ, ки паст гашт маро ҳиммати баланд,  
Зангори ғам гирифт маро табъи ғамзудой.  
Авнам<sup>1</sup> накард ҳикмати рози фалакнигор,  
Судам надошт дониши ҷоми ҷаҳоннамой.  
Коритар аст бар дилу ҷонам балову ғам  
Аз теги обдодаву аз румҳи<sup>2</sup> саргазой.  
Чун пушт бинам аз ҳама мургон дар ин ҳисор,  
Мумкин бувад, ки соя қунад бар сарам ҳумой<sup>3</sup>?  
Гардун чӣ ҳоҳад аз мани саргаштаи заиф,  
Гетӣ чӣ ҷӯяд аз мани дармондаи гадой?!  
Эй меҳнат, ар на кӯҳ шудӣ, соате бирав,  
В-эй давлат, ар на бод шудӣ, лаҳзае бипой!  
Гар шери шарза<sup>4</sup> нестӣ, эй фазл, кам шикар<sup>5</sup>,  
В-ар мори гурза<sup>6</sup> нестӣ, эй акл, кам газой!  
Эй тан, ҷазаъ<sup>7</sup> макун, ки маҷозист ин ҷаҳон,  
В-эй дил, тамаъ мабар, ки сипанҷест<sup>8</sup> ин сарой!  
Эй бехунар замона, маро пок дарнавард,<sup>9</sup>  
В-эй кӯрдил сипеҳр маро нек баргарой!  
Дар оташи шикебам чун гил фурӯ чакон,  
Бар санги имтиҳонам чун зар биёзмой!

- 
1. Авн — ионат, имдод, ёрӣ.
  2. Румҳ — найза.
  3. Ҳумой — мурғи баҳосият, мурғи афсонавие, ки сояи он ба сари ҳар кас афтад, гӯё подшоҳ мешавад.
  4. Шарза — ҳашмгин, даҳшатнок.
  5. Кам шикар — камтар шиканча кун, камтар азоб дех.
  6. Гурза — як наъв мор.
  7. Ҷазаъ — бетокатӣ, бесабрӣ, изҳори дилтангӣ, нолаву зорӣ.
  8. Сипанҷ — хонаи муваққатии тобистонӣ чун коза: сарои сипанҷ — дунё.
  9. Дарнавард — маҳву нобуд кун.

Аз баҳри заҳм гоҳ чу сammам ҳамегудоз,  
В-аз баҳри ҳабс гоҳ чу морам ҳамефасой!<sup>1</sup>  
Эй дидай саодат, торик шав, мабин,  
В-эй осиёи ҳабс, танам нектар бисой!

Дар ин қасида шоир аз байти «Эй меҳнат, ар на кӯҳ шудӣ, соате бирав!» сар карда аз баёни дарду алам ба нидои ҳаяҷонафзо гардиш мекунад.

Мисоли гардиш аз Лоҳутӣ:

Бастанд ҳамраҳон суи ёру диёр бор  
Чуз ман, ки дур мондаам аз ёру аз диёр.  
Дар оташам зи фурқати ёрон, ки гуфтаанд:  
Аз корвон ба ҷой намонад ба ғайри нор<sup>2</sup>.  
Эй корвон, ки бори дилу ҷон гирифтай,  
Хуш меравӣ, бирав, ки Ҳудоят нигоҳдор!  
Роҳи Ватан бигир, ки ин манзили гарib  
Обу ҳавои он набувад бар ту созгор.  
Эй булбулони ошиқу эй тӯтиёни маст,  
Он ҷо, ки ёфтед ба Ҳиндӣ висол бор,  
Ёде кунед аз мани гумкардаошён,  
Номе баред аз мани дилхуни догдор.  
Умрест, к-аз ҷафои ту, эй ҷарҳи зишткеш,  
Дар ҳасрати гуле шудаам ҳанишини хор!  
Донам ҷаро ситета кунӣ бо ман, эй ғалак,  
Хоҳӣ ба зинҳори ту оям ба изтиор<sup>3</sup>.  
Эй осмон, бирав, ки ту очизтарӣ зи ман,  
Эй ҷарҳ, дур шав, ки ту беш аз мани фигор...

Дар ин қасида ҷанд бор гардиш воқеъ шудааст: аввал дар байти сеюм («эй корвон!») шоир аз ҳикоя ба нидои муҳотаб (нидо ба шахси 2-ба корвон) гардиш кардааст. Байд аз ин ҳам шоир ҷанд бор ба нидои муҳотаби дигар («булбулон», «ҷарҳи зишткеш», «ғалак» ва ғайра) гардиш намудааст.

1. Фасой — аз масдари фасондан, ки маънои афсун кардан, ром кардан бошад, ҳам ин ҷо ба маънои фишурдан, мачақ кардан омадааст.
2. Нор — оташ.
3. Изтиор — бечорагӣ.

Гоҳе гардиш дар порчаҳои хурд-байт, рубой ва гайра низ воқеъ мешавад.

Мисол аз Рӯдакӣ (аз ғоиб ба хитоб):

Чуз он ки мастии ишқ аст, ҳеч мастий нест,  
Ҳамин балот бас аст, эй ба ҳар бало хурсанд.

Мисол аз Мунчик (аз ғоиб ба хитоб):

Хуррамбаҳор ҳонад ошиқ туро, ки ту  
Лоларуҳу бунафшахату ёсумантани.  
Моро чигар ба тири фироқи ту ҳаста гашт,  
Эй сабр, бар фироқи бутон нек ҷавшани!

Мисол аз Камол (аз ғоиб ба хитоб);

Чашм агар ин асту абрӯ ину нозу ишва ин,  
Алвидоъ, эй зӯҳду тақво, алфироқ, эй аклу дин!

### Рӯчӯи лирикӣ

(Қатъ)

Баъзан нависанда дар асарҳои достонӣ аз тасвири воқеа ё аҳволи рӯҳияи қаҳрамон ба ҳаяҷон омада, якбора ҳикояи худро қатъ менамояд ва ба тарафи дигаре гардиш карда, хитобан ба ҳонанда ё ягон предмети дигар сухан кардан мегирад. Ин усулро рӯчӯи лирикӣ (ё ки қатъ) номидан мумкин аст.

Масалан, Ҳилолӣ дар «Лайлию Мачнун» қарори падари Қайсро дар бораи ба мактаб супурдани фарзандаш ҳикоя карда, ногаҳон аз тасвири ҷаравӣ воқеа гардиш менамояд ва ба ҳонандай хурдсол чунин муроҷиат мекунад:

...Эй тифл, зи илм баҳра бардор,  
К-аз лавҳу қалам шавӣ ҳабардор.  
Тифле, ки қалам гирифт бар даст,  
Дасти ҳамаро ба ҷӯби тар баст.  
В-он кас, ки ба лавҳу хат напардоҳт,  
Ҳаргиз сияҳ аз сафед нашноҳт.

Ин байтҳо байти рӯчӯи лирикист. Шоир пас аз ин боз ҳикояро давом мегиҳад.

Хилолй баъд аз тасвири вафоти Лайлй ва Мачнун боз ба хонанда мурочиат мекунад, vale ин дафъа хитоби ў бе нидо шурӯй шудааст:

Ёрон, ки ҳама вафот ёбанд,  
Аз мурдани худ начот ёбанд,  
Алқисса, ки он ду ёр бо ҳам  
Рафтанд, vale равем мо ҳам...  
З-ин турфа нишемани дилафрӯз  
Фардо равад он, ки омад имрӯз.  
Зинхор дар ин дурӯза манзил  
Чун бехабарон мабош ғофил.  
Ту хуфтаву умр меравад тез,  
Ногоҳ ачал расад, ки «бархез!»  
Бархез, ки рӯзгор бигзашт,  
Биштоб, ки вақти кор бигзашт!  
Ғофил зи чаҳон мабош з-ин пас,  
Хуш дор, ки ғофилӣ, ҳамин бас!

Дар ин порча шоир аз вафоти қаҳрамонони худ мутаасисир гардида, аз ласти ачал додгӯён сӯзу гудози худро баён менамояд, vale бо як рӯҳияи некбинӣ ба хонанда мурочиат мекунад, ки зиндагиро дар бекорӣ набояд гузаронд.

Ин байтҳо низ байтҳои рӯҷӯи лирикист ва пас аз он боз давоми ҳикоя меояд.

## НИДО

Нидо аз он хитобҳои музтарибона иборат аст, ки тазоҳури ҳаяҷони қалбӣ ва эҳсосоти амики рӯҳии шоир аст. Чунончи, нидои ҷигарсӯзи Мачнун ба сари қабри падар (аз Низомӣ, ихтисоран):

Чандон зи мижа сиришки хун рехт,  
К-андози замин ба хун баромехт.  
Гуфт: -Эй падар, эй падар, кучой,  
К-афсар ба сарам наменамой?  
Эй ғамхури ман, кучот ҷӯям,  
Темори ғами ту бо кӣ гӯям?  
Ман бепадарӣ надида будам,  
Талҳ аст кунун, ки озмудам.

Фарёд, ки дурам аз ту, фарёд,  
Фарёдрасе на чуз ту, фарёд!

(Бибиоиша); Ин чй мусибат аст ба сари ман, дар ин ду рўз ба сари нури дидай ман чихо омада бошад?! Агар ба хонаи шумо намерафт, албатта мебоист ба ин чо бозмегашт, магар ба дарае афтода талаф шуд?! Ё ки аз натавонии ў фоида бурда гургонаш дарониданд, ё деве заҳматаш расонд ва ё дар камингоҳе ганиме будааст, ки аз ў интиқом кашид?!... Во балам! Во Одиналонам! Во чашму чарогам! Во қуввати дилам! Во рафики шаби танҳоям! Во парастори рӯзи bemorиям! Вой, Вой! Вой!». (С.Айнӣ, «Одина»).

Мисоле аз Ҳаким Карим:

Баҳор, боз омадӣ?

Биё!

Марҳабо!

Биё, ман акнун душмани ту наям, ту нозанини ман ҳастай!

Баҳор, маро бибахш!

Магар ёдат намеояд?

Замоне буд, ки ману ту ҷангӣ шудем. Туро на тоб доштаму на тоқат.

Солҳои сол шуоъҳои хуршеди мунаvvarat монанди ҳанҷари тез синаамро ҷок карданд.

Сабзаҳои навхезат ба рӯхи пажмурдаи ман ғизо на-  
доданд.

Парандаҳои хушхонат суруди мотами маро суруданд.

Инсоф кун! Магар ман гунаҳгор будам?

— Ҳеч! Ту ҳам не!

Ҳазорон бор не. Гунаҳгор дигарон буданд, дигарон.

## КИНОЯ ВА ТАЪРИЗ

(Киноя)

Киноя маънизи зид ва мухолифро қасд карда гап задан ва ба иборати дигар акси гапи гӯянда мурод аст. Масалан, аз хубӣ баҳс карда бадиро ифода кардан ва аз бадӣ баҳс карда нағзиро фаҳмонидан киноя аст. Чунончи:

«Ў дар ҷавоб ҳандида мегуфт:

— Гӯсолаеро, ки аз пода берун равад, гург меҳӯрад, бинобар ин ба дараҷаи говӣ расида натавонам ҳам, барои

муҳофизати худ дар миёни говон буданро беҳтар медонам..»  
(С.Айнӣ).

Нависанда аз мазмани мақоли «гӯсола аз пода берун равад, гург меҳӯрад» кинояе сохтааст, ки ништари обдоре нисбат ба улами даври амир аст.

Чумлаи зерин низ барои киноя мисоли барҷастаест:

«Аммо ин ҳақорат, ки бевосита ба сохиби он асп мерасад, ба домани «бузурвории ў» ҳеч гарде намерасонид»  
(С.Айнӣ).

М. Турсунзода низ байтҳои кинояомез дорад. Аз ҷумла дар байти

Фурсати он аст, ки ин «меҳмон»  
Тарк кунад кишвари Ҳиндустони.

«Меҳмон» киноя аст, аз ҳамин сабаб ба даруни нохунак гирифта шудааст.

Барои ин гуна киноя ин порчаи Низомӣ, ки Мачнун ба Нӯфал дар сурати иҷро нанамудани ваъдааш гуфтааст, мисоли барҷастае мебошад:

Мачнун чу шунид бӯи озарм,<sup>1</sup>  
Кард аз сари кин кумайтгро<sup>2</sup> гарм.  
Бо Нӯфали тегзан барошуфт,  
К: - Эй аз ту расида ҷуфт бо ҷуфт!  
Аҳсант, зихӣ умедворӣ,  
Бех з-ин набувад тамомкорӣ!  
Ин буд баландии кулоҳат,  
Шамшер кашидани сипоҳат?!  
Ин буд хисоби зӯрмандит  
В-ин буд фусуни девбандит?  
Чавлон задани самандат ин буд  
В-андоҳтани камандат ин буд?  
Роят, ки хилофи рои ман кард,  
Некӯ ҳунаре ба ҷои ман кард!  
Он дӯст, ки буд Салом, бар ман  
Кардиш кунун тамом душман!

1. Озарм — лутғу марҳамат, шафқату раҳм.

2. Кумайт — асп.

Ин байти Камол низ кинояи латиф дорад:

Туро ба соҳили Уммон ба сад дирам бихаранд  
Барои лангари киштӣ, ки бас гаронҷонӣ<sup>1</sup>

Шоир Бисотии Самарқандӣ дар тавсифи аспе, ки аз подшоҳе ба ў тӯҳфа шудааст, чунин гуфтааст:

Шоҳ аспе ба шоире бахшид,  
Ки зи тундиш чаҳми ҷарх надид;  
Буд тунд ин қадар, ки аз дунё  
Нафасе то ба охират бирасид.

Дар ин байти Возехи Бухорӣ низ кинояи нозук ҳаст:

Рақиб гуфт, ки: «Афтодаам, моро бардор»,  
Дуош кардаму гуфтам: «Худош бардорад!»

Файр аз ин, киноя қисме аз санъатҳои фолклор аст, ки бо порчаҳои хурду кӯтоҳе воқеаэро ба таври мисол баён карда, аз он воқеаи дигарро мурод карда нишон мёдиҳад:

1. Бо ҷумлаи «Дами табара пахта мегирад» ба воситаи пул, зиёфат ва амсоли инҳо дастрас шудани мақсаде ифода мешавад.

2. Ҷумлаи «Ҳамаро мон, аммаро меҳмон кун» чунин одатеро, ки баъзеҳо кори муҳимми заруриро монда, ба кори булҳавасонай шахсӣ машгул мешаванд, мазаммат мекунад.

3. Ҷумлаи «Гӯшти ҳар-дандони саг» дар ҳолати ҷанг ва қашмакаши одамҳои ҷангараи бадаъмол гуфта мешавад.

4. «Дарро задам, девор кафид» дар ҳаққи одами қаҷ-фаҳме, ки ҳақиқати гапро нафаҳмида гавғо бардорад, гуфта шудааст.

Ҳамаи инҳо кинояҳои нозуки ҳалқӣ мебошанд.

### Таъриз

Таъриз ду хел аст:

1. Ба кор ва гуфтори нописанди касе зид сухан рондан аст, ки инро эътиroz ҳам мегӯянд.

1. Гаронҷон — одами нофорам ва дагалтабиат.

2. Дигаре ба қавл ва феъли касе на ба таври сарөх ва равшан, балки ба восита ва ба тариқи киноя дахл ва тааруз кардан аст. Таъриз ба забони ҳалқ талху пичинг номида мешавад, ки дараҷаи баланди киноя мебошад.

Заҳири Фарёбӣ подшоҳ Қизиларслонро бо чунин суханҳо мадҳ карда буд:

Нӯҳ курсии фалак ниҳад андеша зери пой,  
То бӯса бар рикоби Қизиларслон дихад.

Саъдӣ дар ҷавоби ин байти Заҳир чунин таъризе гуфтааст:

Чӣ ҳочат, ки нӯҳ курсии осмон  
Ниҳӣ зери пои Қизиларслон?!

Ба ин байти Анварӣ:

Гар дилу даст баҳру кон бошад,  
Дилу дасти худойгон бошад.

Саъдӣ санги таъриз задааст:

Ман ин ғалат написандам зи рои равшани ту,  
Ки дасту табъи ту гӯям «Ба баҳру кон бошад».

Бедил дар бораи шеърҳои Заҳир ва Анварӣ гуфтааст:

Бедил, ман он наям, ки шавам точири камол  
Ҷое, ки хосу ом суханрост муштгарӣ.  
Дар арсаи баён нафасе гирд мекунам  
Бе даъвати фазилату лофи суханварӣ.  
Ҳайф аст фитрату силамуштоқи Амру Зайд,  
Дорад қусур қимат аз ин ранг шоирӣ.  
Килкам ба сафҳа мушти губоре нишондааст,  
Озодам аз тахайюлу авҳомгустиарӣ.  
Аз ҳеч кас наям силаандеши бешу кам,  
Маддоҳи фитратам, на Заҳирам, на Анварӣ!

Шеъре, ки дар дил орзуи гадя<sup>1</sup> парварад,  
Бар маънияш би... у ба алфози ў би... й!..

Камол низ аз санъати шеърии худ нозида, ба ҳазлиёти газали Саъдӣ бо назари таъриз нигаристааст, вале мунсифона ин тирро на ба Тайибот ном қисми газалиёти Саъдӣ роҳӣ мекунад, балки ҳазлиёти ўро хабисот (ифлосиҳо) меномад<sup>2</sup>:

Камол, ин нукта гар Саъдӣ шунидӣ,  
Фурӯ шустӣ ба гозургоҳ<sup>3</sup> дафтар.  
На он дафтар, ки дар вай Тайибот аст,  
Хабисоташ фурӯ шустӣ саросар.

## ТАЛМЕҲ

Талмех дар лугат нигоҳи сабук кардан ба сӯи чизест. Агар «талмех»-ро қалбан «тамлех» қарор диҳем, ба маънои милҳ кардан-намакин кардан меояд, ки ин ҳам дуруст аст.

Аммо дар адабиёти бадей ишорат кардан ба воқеаҳои таърихӣ, асотирӣ, қиссаву афсонаҳо ва ба ягон шеъри маъруфи яке аз саромадони сухан санъати талмех номида мешавад.

Дар ин рубоии устод Рӯдакӣ ба Юсуф-писари Яъкуби канъонӣ, ки яке аз пайгамбарони асотирии исроилист, талмехан ишорат шудааст:

Юсуфрӯе, к-аз ўғифон кард дилам,  
Чун дasti занони мисриён кард дилам.  
З-огоz ба бӯса меҳрубон кард дилам,  
Имрӯz нишонаи гамон кард дилам.

Дар афсонаи Юсуф ва Зулайҳо гуфта мешавад, ки Зулайҳо ошиқи Юсуф шуд ва занони аъёни мамлакати Миср

1. Гадя — гадой.
2. Устод С. Айнӣ дар маколаи худ дар бораи Саъдӣ кайд мекунад, ки ҳазлиёти аз Саъдӣ нест. Дар ҳакиқат ин гуна чизҳо барои паст кардани шашни бузургони аср аз тарафи душманони мусоир навишта, нисбат дода мешуд..
3. Гозургоҳ — ҷои ҷомаӣ, карбосӣ.

ўро таъна карданд, аммо ҳангоме ки худи он занҳо Юсуфро диданд, аз хусну чамоли ў ба ҳайрат монда, ба ҷои турунче, ки дар даст доштанд, дасти худро буридан гирифтанд. Рӯдакӣ бо ибораи «дасти занони мисриён» ба ҳамин воқеа ишорат кардааст.

Дар байти зерин низ талмеҳ ҳаст, ки шоир бо калимаи «падарам» ба ҳазрати Одам, ки гӯё ҳилофи фармони Худо гандуми мамнӯро хӯрда буд ва Худо ўро ғазаб карда, аз ҷаннат пеш кард, ишора намудааст:

Падарам равзаи ризвон<sup>1</sup> ба ду гандум бифурӯҳт,  
Ноҳалаф бошам, агар ман ба ҷаве нафрӯшам.

(Ҳофиз)

Дар ин байти Ҳофиз низ ба Сомирӣ, ки соҳири асотирий будааст, инчунин ба асо ва яди байзо (дасти сафед), ки аломати мӯъцизаи Мӯсо буд, талмеҳ аст:

Он ҳама шаъбадаҳо<sup>2</sup> ақл ки мекард он ҷо,  
Сомирӣ пеши асову яди байзо мекард.

Дар ин байти Ҳофиз низ ба ҳикояти Қоруни судхӯри асотирии исроилий, ки бинобар ба Мӯсо имон наоварданаш гӯё ўро ҳанӯз замин ба қаъри худ мекашад, талмеҳ аст:

Ганчи Қорун, ки фурӯ мешавад аз қаҳр ҳанӯз,  
Хонда бошӣ, ки ҳам аз гайрати дарвешон аст.

Дар байти зерин низ ба афсонай Сулаймон ва ўро меҳмон намудани мӯрча ва дар байти сонӣ ба ҳикояи Фарҳод ишорат ҳаст:

Метавонад соҳт аз дasti Сулаймон пойтаҳт  
Мӯрро Соиб, агар баҳси суханбозӣ кунад.

(Соиб)

1. Равзаи ризвон — боги ҷаннат.

2. Шаъбадаҳо — найрангбозиҳо

Санги тифлон шумарад күхи гаронро, Соиб,  
Ошикero, ки чу Фарход ба сар кор афтод.

(Соиб)

Низомй дар «Хусраву Ширин» аз забони Бузургмеҳр ба ҳар яке аз чил қиссаи «Калилаву Димна» ба таври талмех ишорае карда, хulosai онро ҳамчун нукта дар байтҳои чудогона чой гиронидааст. Низомй ин санъатро хеле мохирона ба анҷом расонидааст. Манзу маи зерин муҳтасаран нақл мешавад. Аммо барои нагз сарфаҳм рафтани ин талмехот мутлақо мутолиаи «Анвори Сӯҳайлӣ» зарур аст. Ширин аз Бузургумед панд ҳоҳиш меқунад:

Калиде кун, на занцире дар ин банд,  
Фурӯ хон аз Калила нуктае чанд.  
Бузургумед чун гулбарг бишкуфт,  
Чиҳил қисса ба чил нукта фурӯ гуфт:  
Рибохорӣ<sup>1</sup> макун, ин панд менюш,<sup>2</sup>  
Ки бо шери жаён чун кард ҳарғӯш.  
Басо сар, к-аз забон зери замин рафт,  
Батонро<sup>3</sup> бо қашаф<sup>4</sup> васле<sup>5</sup> чунин рафт.  
Ба ҳилат моли мардум ҳӯрд натвон,  
Чу бозаргони доно моли нодон.  
Чу бар доно күшой ҳиларо дар,  
Чу гуки моркуш дар сар кунӣ сар.  
Ҳиял<sup>6</sup> бигзору машнав з-он ҳиялсоз,  
Ки муш оҳан ҳӯрад, кӯдак барад боз.  
Чу нақши ҳила бар ҷодар фишонӣ,  
Бад-он нақдоши ҷодарсӯз монӣ.  
Зи доно тан саломатбаҳр<sup>7</sup> гардад,  
Илоҷ аз дасти нодон заҳр гардад.  
Зи беморӣ ба доноӣ расад тан,  
Чу з-он бегонае он порсозан.

1. Рибохорӣ — пораҳӯрӣ, судхӯрӣ.

2. Менюш — мениюш — гӯш кун.

3. Бат — мургобӣ.

4. Қашаф — сангпушт.

5. Васл — пайвастан, ин чо ба маъни дӯстӣ.

6. Ҳиял — ҳилаҳо.

7. Саломатбаҳр — оғиятманд, тандуруст.

Ба доной тавон растан зи айём,  
Чу он мурги нигорин раст аз дом.  
Макун шүхӣ, вафодорӣ биёмуз  
Чу муши дом дар зоги даҳандӯз.

Камол дар қитъаи поён аз рӯи тафохур аз Саъдӣ бартарӣ  
чустани худро талмехан зикр кардааст:

Дар шакаррези фикри хеш, Камол,  
Қанди ҳар як сухан мукаррар соз,  
То биёяд ба ҷошнигири  
Шаккар аз Мисру Саъдӣ аз Шероз.

Шеъри Саъдӣ:

Ба дил гуфтам: аз Миср қанд оварам,  
Бари дӯстон армугоне барам.  
Маро гар тихӣ буд аз он қанд даст,  
Суханҳои ширинтар аз қанд ҳаст.

## ТАШХИС

Ба ҳайвонҳо, парандагон, наботот, ҷамодот, ҷирмҳои осмонӣ ва гайра эҳсосоту хислатҳои инсонӣ нисбат дода, онҳоро дар миёни худ ва ё бо инсон гап занондан ташхису интэқ ё ки ба шакли мӯҷаз ташхис номида мешавад.

Дар асарҳои классикий намунаи ин гуна осор бисёр аст, ҳамчун «Калилаву Димна», «Тӯгинома», «Мантиқ-уттайр»-и Фаридуддини Аттор, «Чангу ҷанголӣ»-и Абӯисҳоқи Атъима, «Ҳайвонотнома»-и Сайидо, «Се қатра»-и Лоҳутӣ ва гайра.

Намунаҳои зерине, ки аз классикон оварда мешаванд, барэи ташхис мисолҳои барҷаста ва зебое мебошанд:

Гул гуфт, ки ман Юсуфи Мисри чаманам,  
Ёкути гаронмояи пурзар даҳанам.  
Гуфтам: Чу ту Юсуфӣ, нишоне бинамой!  
Гуфто, ки: Ба хун гарқ нигар пираҳанам.

(Ҳайём)

Сурохӣ<sup>1</sup> ба гӯши қадаҳ бурда сар,  
Бад-ӯ рози сарбаста гуфтӣ магар.  
Намедонам чӣ гуфтӣ, чӣ ангехтӣ,  
Ки гуфтию аз дида хун рехтӣ.

(Асадии Тӯсӣ)

Субҳдам мурғи чаман бо гули навхоста гуфт:  
Ноз кам кун, ки дар ин бозе басе чун ту шукуфт.  
Гул бихандид, ки аз рост наранҷем, вале  
Ҳеч ошиқ сухани талҳ ба маъшук нагуфт.

(Хофиз)

Бигуфтам: «Чони бемори маро кӣ мекунад дармон?»  
Бихандиду бигуфт: «Эй бенаво, чононае чун ман».  
Бигуфтам: «Лоиқи ганчинаи ишқам кучо бошад?»  
Дилам ҷунбиду гуфто: «Хонаи вайроннае чун ман».

(Лоҳумӣ)

## ИРСОЛИ МАСАЛ

(Тамсил)

Шоир барои тақвияи даъвои худ баъзан аз зиндагии иҷтимоӣ, аз таҷриба ва амалияи ҳаёти шаҳсӣ мисоле ме-гирад. Ҳамин мисол овардани шоирон ирсоли масал ё тамсил номида мешавад. Вале ғоҳе далелҳои ҳаёлию фаразӣ ҳам меоранд. Ин гуна тамсилҳо аксаран гайритабӣ ва гайриҳаётӣ воқеъ шудаанд.

Чанд мисол аз тамсилҳои ҳаётӣ меорем. Чунон ки Ҳофиз мегӯяд:

Ҳофиз, аз боди ҳазон дар чамани даҳр маранҷ,  
Фикри маъқул мафармо, гули бехор кучст?

Аз бадон ҷуз бадӣ наёмӯзӣ,  
Накунад гург пӯстиндӯзӣ.

(Саъдӣ)

1. Сурохӣ — шишаи шароб.

Дар тарики нафъй худ кас нест мұхточи далел,  
Бе асо рохи даҳон маълум бошад күрро.

(Бедил)

Дар байти аввал чумлаи «гули бехор күчост?», дар байт-  
ҳои сонӣ мисраи дуюм ҳамчун масал зикр ёфтааст.

Шевай нозукдилон маслукӣ<sup>1</sup> роҳи факт нест,  
Саҳт душвор аст бори шишаву раҳ санглоҳ.  
Ҳарчи дорӣ, чун шукуфа барфишон, зеро ки санг  
Баҳри мева мекӯрад аз дасти муштэ сифла шоҳ.

(Чомӣ)

Ирсоли масал хусусан дар шеъри намояндагони сабки ҳинҷӣ бисёр дида мешавад. Онҳо бештар мисраи дуюми байтро ба тарзи ҳикмат ва масал меоранд, ки барои тасдиқ ва тақвияи фикре, ки дар мисраи аввал баён ёфтааст, хизмат мекунад. Миёни аксарияти ташбехоти мураккаби пайравони сабки ҳинҷӣ ва ирсоли масал алоқаи наздике мавҷуд аст.

Чунин ҳам воқеъ шудааст, ки ирсоли масал дар мисраи дуюми байт не, балки дар байти дигаре меояд.

Мисол доир ба ирсоли масале, ки барои исботи муддао дар байтҳои дигар омадааст:

Зи қаҷгӯй суханро қадр кам гашт,  
Касе, к-ӯ ростгӯ шуд, мұхтарам гашт.  
Чу натвон ростиро ҳарҷ кардан,  
Дурӯгеро чӣ бояд дарҷ кардан?  
Чу субҳи содиқ омад ростгуфтор,  
Ҷаҳон дар зар гирифт ў мұхташамворт.  
Касе, к-ӯ ростӣ дар дил пазирад,  
Ҷаҳон гирад, ҷаҳон ўро нагирад.

Аз қаҷӣ афтӣ ба каму костӣ,  
Аз ҳама ғам растӣ, агар ростӣ.  
Гул зи қаҷӣ ҳор дар оғӯш ёфт,  
Найшакар аз ростӣ ин нӯш ёфт.

(Низомӣ)

1. Маслук — ин ҷо ба маънои писандида омадааст.

Ирсоли масалро дар осори Фирдавсӣ, Низомӣ, Хоқонӣ, Саъдӣ, Ҳофиз ва гайра фаровон мебинем. Ҳатто як қасидаи машҳури Ҳусрави Деҳлавӣ саропо бо ин санъат зинат ёфтааст, аммо Абӯтолиби Калим, Соиб ва Фани, ки аз намояндагони сабки ҳиндӣ ҳастанд, ирсоли масалро ба худ як санъати маҳсусе қарор додаанд. Чунон ки Шиблии Нӯъмонӣ (дар ҷилди севуми «Шеър-ул-Аҷам») қайд мекунад, ҳусусан Калим ин тарзро бисёр тараққӣ додааст.

Аксари даъвоҳои ў дар нағси худ саҳҳаст. Дар баязе мавридҳо даъво ва далелҳо ҳаёлист ва дар ин ҷо таҳайюли шоирона бисёртар ба кор меравад.

Инак, ҷанд мисоли барҷаста аз Калим ва дигар намояндагони сабки ҳиндӣ зикр мекунем.

#### Аз Калим:

Хоксорон бештар аз файз қисмат мебаранд,  
Кулбаи деворқӯтоҳон пур аз маҳтоб буд.

На ҳар ки садрнишин шуд, азиз шуд, ки губор  
Агар ба дида расад, тӯтиё наҳоҳад шуд.

#### Аз Урфӣ:

Дар маҳфиле, ки тоза дароӣ, гирифта бош,  
Аввал ба бօғ гунча гирех бар ҷабин занад.

#### Аз Соиб:

Ҷони муштоқон губори чисмро сарсар<sup>1</sup> бувад,  
Зудтар охир шавад, шамъе ки равшантар шавад.

#### Аз Бедил:

Бебаҳаро зи монеи имдоди кас чӣ суд?  
Дарё ҳарифи косаи вожун намешавад.  
Кулфатзудои оинаи дил тавозӯъ аст,  
Аз теша метавон гираҳи санг боз кард.

1. Сарсар — шамоли саҳти хунук.

### Аз Сайидо:

Пирони солхўрда сухан пухта мекунанд,  
Шохи ниҳол меваи худ нимрас кунад.

Надорад модар аз таъдиби<sup>1</sup> фарзанди худ осоиш,  
Садафро сина пурнам мегузорад хифзи гавҳарҳо.

### Аз Моҳир:

Булбул нашавад нағмасаро бар гули раъно,  
Маъшуки дурӯ ошиқи якранг надорад.

### Аз Нуриддини Ҳаравӣ:

Одамӣ аз айбу ҳунар пок нест,  
Оби равон бе ҳасу ҳошок нест.

### Ирсоли ду масал

Гоҳе шоир барои тақвияи сухани худ якбора ду масал  
дар як байт зикр мекунад, ки ин санъатро ирсолулмасалайн  
меноманд. Ин намуди ирсол хеле душвор аст ва мисолаш  
дар адабиёт кам ба назар мерасад:

Лӯълӯ чӣ қадр дорад андар миёни баҳр,  
Зарро чӣ қимат бошад андар самими кон.

(Унсурӣ)

Насиҳати ҳама олам чу бод дар қафас аст,  
Ба гӯши мардуми нодон чу об дар гирбол.

(Саъдӣ)

Ҳар сангпора менашавад гавҳари нафис,  
Ҳар нофи охуе надиҳад нофаи татор.<sup>2</sup>

1. Таъдиб — адаб омӯхтан, бо мақсади адабомӯзӣ ҷазо додан.

2. Нофаи татор — қиноя аз мушки Ҳутан.

Ку маҳе эмин аз чафои хусуф,  
Ку мае эмин аз болои хумор?

(Қивомии Мутарризи)

Чу дашном гӯй, дуо нашнавӣ,  
Ба чуз киштаи хештан надравай.

Ту ҷароғӣ, ҳихода дар раҳи бод,  
Хонае дар мамарри<sup>1</sup> селобӣ.  
Мунтаҳои камол нуқсон аст.  
Гул бирезад ба вакти серобӣ.

(Саъдӣ)

Ҳар кӣ биштофт, боз пастар монд,  
Зуд бетир монд тирандоз.

(Абдулҳасани Оғоҷӣ)

## ТАЗМИН

Тазмин он аст, ки шоир барои тақвияи фикр ва ҳиссият ягон шоҳбайт ва ё мисраи барҷаставу хушоянди ягон шоири саромади пешина ва ё муосирро дар шеъри худ нақл мекунад. Дар ин маврид одатан номи шоирро пеш аз нақли байти тазминшаванда моҳирона зикр мекунанд.

Масалан, Дар ин шеъри Саъдӣ як байти Фирдавсӣ оварда шудааст:

Чӣ хуш гуфт Фирдавсии покзод,  
Ки раҳмат бар он турбати пок бод:  
«Маёзор мӯре, ки донакаш аст,  
Ки чон дораду ҷонишириин хуш аст».

Камол як мисраи ҳамин байти Фирдавсиро аз гайри номбар кардани муаллифи он тазмин кардааст:

Бад-он лаб маёзор мӯре, Камол,  
«Ки чон дораду ҷонишириин хуш аст».

1. Мамар — гузаргоҳ.

Дар ин байти Низомӣ як мисраи Фирдавсӣ бо зикри ном тазмин шудааст:

Чӣ хуш гуфтаст Фирдавсии Тӯсӣ,  
«Ки марги хар бувад сагро арӯсӣ».

Дар порчаи зерин Ҳофиз як байти Камоли Исфаҳониро тазмин намудааст:

Гар боварат намешавад аз банди ин сухан,  
Аз гуфтаи Камол далеле биёварам:  
«Гар барканам дил аз туву бардорам аз ту меҳр.  
Ин меҳр бар кӣ афканам, ин дил кучо барам?»

Агар соҳиби байту мисраи тазминшаванда шоири машхуре бошад, гоҳ номи ўзикр нашавад ҳам, ба навъе ишора меёбад. Дар порчаи зерини Ҳофиз мисраи «Бӯи чӯи Мӯлиён ояд ҳаме» тазмин шудааст, ки аз они Рӯдакист:

Сина моломоли дард аст, эй дарего, марҳаме!  
Дил зи танҳой ба ҷон омад, Ҳудоро, ҳамдаме!  
Хез, то хотир бад-он турки самарқандӣ дихем,  
К-аз насимаш бӯи чӯи Мӯлиён ояд ҳаме!

Аз Музтариби Бухорӣ:

Аз замоне ки дар ин водии хунхорам ман,  
Хотирошуфтай он турраи таррорам ман,  
Зеваророи руҳи шоҳиди ашъорам ман,  
Дар тилисми гами ҳаҷри ту гирифтoram ман,  
На зи Руму на зи Ҳиндӯ на зи Булғорам ман,  
На зи Кӯлобу Бадаҳшу на зи Ҷатрорам ман,  
На зи Пирмасту Кумишкенту на аз Қаждумакам,  
«Аз Қарокӯламу пуршӯраму кони намакам,  
Намакат гирад, агар лаъли лабатро намакам».

Байти охирини ин порча, ки дар Бухоро хеле шӯҳрат доштааст, аз як шоири номаълум буда, Музтариб онро тазмин кардааст.

Туграл дар мисраи Бедил гуфтааст:

Нола ҳамон беҳ ки зи дил сар кунам,  
Гүши фалакро зи фигон кар кунам...  
Туғрали махмурин маи Бедилам,  
«Бода надорам, ки ба согар кунам».

### С.Айнӣ дар айни тазмин мегӯяд:

Шаб, ки ба ҳачри ту фигон сар кунам,  
Сомиа<sup>1</sup> ахли ҷаҳон кар кунам.  
Нола кунам, гиря кунам зор-зор,  
Хотири ҳамсоя мукаддар<sup>2</sup> кунам.  
Соғари уммедин ба хоро занам,  
«Бода надорам, ки ба согар кунам».  
Нотиқа<sup>3</sup> икрор кунад бар қусур,  
Пайравии Бедил агар сар кунам.

Ду мисоли охирӣ аслан назира аст, яъне газалест, ки дар пайравии ғазали Бедил гуфта шудааст. Лекин назиранависон ба тариқи тазмин як мисраи Бедилро низ ба ғазали худ доҳил кардаанд.

Баъзе байту мисраъҳои машҳур ҷандин бор тазмин шудаанд. Чунончи, дар тазмини мисраи «Эй боди сабо, ин ҳама овардаи туст» Сироҷиддини Қумрӣ гуфтааст:

Эй оби равон, сарв баровардаи туст  
В-эй сарви чамон,<sup>4</sup> чаман саропардаи туст,  
Эй гунча, арӯси боғ дар пардаи туст,  
«Эй боди сабо, ин ҳама овардаи туст».

### Тазмини Салмони Совачӣ айни мисраъро:

Эй абри баҳор, ҳор парвардаи туст  
В-эй ҳор, даруни гунча хункардаи туст.  
Гул-сарҳушу лола-масты наргис-маҳмур,  
«Эй боди сабо, ин ҳама овардаи туст».

1. Сомиа – қувваи шунавой

2. Мукаддар — парешон, тира.

3. Нотиқа — қувваи нутқ, гӯёй.

4. Чамон — хиромон

Аз тазминҳои зебо боз як мисоли дигар оварданро лозим медонем.

Сайдӣ гуфтааст:

Хуш меравӣ ба танҳо, танҳо фидои ҷонат,  
Мадхуш мегузорӣ ёрони меҳрубонат.

Камол мисраи якумро ҷунин тазмин кардааст:

Эй рӯи дардмандон бар хоки остонат,  
Аз обу хок зон сӯ ғавғои ошиқонат...  
Дӣ мешудӣ хиромон ҷун сарву ақл мегуфт:  
«Хуш меравӣ ба танҳо, танҳо фидои ҷонат».

Шоирони ҳозиразамон низ аксаран барои қувват до-  
дани фикри худ ва барҷастатар ифода намудани гояи асари  
худ байт ё мисраи ягон шоири гузаштаро тазмин мекунанд.  
Яъне шоир фикри худро бо сухани ягон шоири машҳур  
тасдиқ карданӣ мешавад, барои ифода кардани асли муддао  
ягон байт ё мисраи маълумро, ки ин гуна муддаоро бехтар  
ифода намудааст, ба кор мебарад. Дар шеъри А.Деҳотӣ  
«Бар зидди таҳқиркунандагони номи Фирдавсӣ» як мисраи  
Ҳофиз ва як байти Абдураҳмони Ҷомӣ ба ин тарик тазмин  
шудааст (шеър ба ин муносибат навишта шудааст, ки дар  
шаҳри Ризоияи Эрон кӯчае, ки пеш ба номи Фирдавсӣ буд,  
дар соли 1948 ба номи нобудкунандай даҳҳо арбобони  
демократия, ҷаллод генерал Зангина гузошта шуда буд):

«Гурез, роҳ қушо!» - Медиҳад пулис овоз,  
Ба қарруфар генерал меравад зи «кӯчаи худ».  
Аз он раҳе, ки басе солҳо мушарраф буд  
Ба номи номии Фирдавсии суханпардоз.  
Ба ҷон шоири даҳ аср-қотили гузаро!...  
Магар ба ақл писанд аст ин мубодила? На!  
Кӣ буд шоири «Шаҳнома»? Кист Зангина?..  
«Бибин, ғафовути раҳ аз кучост то ба кучо!»

Шумо гурӯҳи чанобони маърифатбезор,  
Ки номи неки вай аз кӯчае тарошондед,  
Гумон баред, ба каф офтоб пӯшондед?  
На хайр, мусю, муҳол аст инчунин кирдор!  
«Гузашт шавкати Маҳмуду дар замона намонд  
Чуз ин фасона, ки нашнохт қадри Фирдавсӣ».  
Ту ҳам, ки хор кунӣ ин суханвари тӯй,  
Ҷаҳон ба ҷоҳилията ҳукми ақл ҳоҳад ҳонд,  
Касе, ки номи баландаш ҳазорсола шудаст,  
Касе, ки дар дили милёнҳост ўро чой,  
Кучо ҳакир шавад аз ҳақорати ду-се паст?  
Ки қадри дур нашавад паст аз расидани лой!

Ин ҷо мисраи охири банди дуюм аз Ҳофиз ва байти аввали банди чорум аз Ҷомист. Азбаски А. Дехотӣ таҳқири-кунандагони номи Фирдавсиро мазаммат карда истодааст, ба хотир овардани инҳо, хусусан байти Ҷомӣ қувваи шеъри ўро хеле афзудааст, зоро Ҷомӣ Султон Маҳмуди Фазнавиро дар нашинохтани қадри Фирдавсӣ саҳт сарзаниш карда буд. Шоир ба ҳамон суханҳои шоири бузург бар таҳқири-кунандагони имрӯзаи номи Фирдавсӣ лаънат ҳондааст.

Гоҳе мақол, зарбулмасал, ҳатто ибораҳои барҷастаи машҳуре, ки мансуб ба фолклор аст, аз тарафи шоирон дар мавриди муносиб айнан ва гоҳе бо каме дигаргунии шаклӣ ҳамчун далели равшан ва бурҷони қотеъ ва ё ба таври ирсоли масал тазмин мешаванд. Мо ин ҷо ба таври намуна чанд мисол нишон медиҳем.

Аз ҷумла Низомӣ зарбулмасали машҳури «Қӯза ба лаби ҷӯй то кай дуруст рафта меояд?»-ро ба таври ирсоли масал чунин тазмин кардааст:

Набояд ки моро шавад кор суст,  
«Сабӯ н-ояд аз об доим дуруст».

Ё ки зарбулмасали «Душманро ба шакар куштаанд»-ро ҳам Низомӣ чунин моҳирона тазмин намудааст:

Симкашон<sup>1</sup> оташи зар күштаанд,  
«Душмани худро ба шакар күштаанд».

Зарбулмасали «Девор гүш дорад» низ бисёр нағз тазмин шудааст:

«Девор гүш дораду ағёр низ чашм»,  
Мо чун кунем бо ту зи беруни дар сухан?

(Камол)

Сухани ҳикматомези «Аёнро чй ҳочат ба баён?» аз та-рафи Камол ин тариқа тазмин шудааст:

Гуфтай, сурати ў мазхари маънист, Камол,  
«Худ аён аст, чй ҳочат ба баён хоҳад буд».

Тазмини зарбулмасали «Кач дору марез!»:

Гуфтай зулфи качам дор ба дасту магузор,  
Монад охир ба ҳамон нукта, ки «кач дору марез!»  
(Камол)

Тазмини аълои зарбулмасали «Оби дари хона тира!» ин аст:

Сад баҳр агар захира бошад,  
«Оби дари хона тира бошад».

(Чомӣ)

Тазмини «Некӯй куну дар об андоз!»:

Дилбурда, ки умраш чу ғамам бод дароз.  
Имрӯз талаттуфе зи нав кард оғоз:  
Бар ҷашми ман андоҳт даме ҷашму бирафт,  
Яъне ки «никӯй куну дар об андоз!»  
(Хайём)

Тазмини «Поёни шаби сиёҳ сафед аст».

1. Симкашон — ҳимматбаландон.

Дар навмедине басе умед аст,  
«Поёни шаби сиях сапед аст».

(Низомӣ)

«Сухани хона ба бозор рост намеояд»-сухани хонагӣ  
хом ва аз воқеъ дур аст:

Сухани хона ба бозор намеояд рост,  
Доя мегуфт ба гаҳвора маро ношуданӣ.

(Сайидо)

Тазмини «Мизоче, ки бо шир даромада, бо ҷон ме-  
барояд»:

Ишқи ту дар вучудаму меҳри ту дар дилам  
«Бо шир дар бадан шуду бо ҷон бадар шавад».

(Хофиз)

Кай барканам дил аз руҳи ҷонон, ки меҳри ў  
«Бо шир дар дил омаду бо ҷон бадар шавад».

(Хочу)

«Дар хона кас аст, як ҳарф бас аст»-одами бафаҳму  
фаросат зуд ҳақиқатро пай мебарад, ба одами оқил як даҳан  
гап басанд аст:

Чӣ хуш гуфт доно, ки дар хона кас  
Чӣ бошад, зи гӯянда як ҳарф бас.

(Чомӣ)

Мулло Ҳокироҳ гуфт: Ҳамин дардатро нашӯрида гӯй  
ҳам мешавад: «Аз дӯст як ишора, аз мо ба сар давидан»  
гуфтаанд. Ту ишора кун, мо ислоҳ кардан мегирим (С. Айнӣ,  
«Одина»).

## БАРОАТИ ИСТЕҲЛОЛ

Бароат равшани, фазилат ва бартарӣ ҷустан дар фазлу  
хунар аз амсоли худ аст. Истеҳлол дар лугат талаби дидани  
моҳ, маҷозан писару духтар буданашро аз нахустин овози  
кӯдак пай бурдан аст ва ба маънои кашидани шамшер аз

ниём, аввалин борон ва гайра низ меояд. Вале дар истилохи адаб ба таври зер аст:

Шоир дар аввали маснавӣ ё қасида ва гайра байтеро зикр менамояд, ки дар он аз чи иборат будани мундариҷаи манзумаро баён мекунад, ё ба иборати дигар ишорате доир ба мундариҷаи асар меорад ва онро бароати истеҳлол мегӯянд.

Дар «Лайлию Мачнун»-и Мулҳами Бухорӣ метавон гуфт, ки мундариҷаи ҳар як боб бо байти аввалин ифода мешавад. Мо намунавор якчандтои онро ин ҷо нақӣ мекунем:

Оғози достони «Лайлию Мачнун»-ро бо ин байт меорад:

Қалам-Мачнуни дашти саҳифаи роз

Чунин шӯридасар бардошт овоз

Боби «Раҳонидани Мачнун сарвро аз заҳми арраи боғбон» бо ин байт сар мешавад:

Ҳазони чеҳрагони боғи иқрор

Чунин резанд барг аз шоҳи асрор.

Боби «Кашидани шубон пӯсти гӯсфандро дар бари Мачнӯн ва ба висоли Лайлӣ расонидан» чунин сар мешавад:

Чу қассоби табият зад дари дил,

Чунин шуд гӯсфанди фикр бисмил.

Намунаи ин санъатро дар «Лайлию Мачнун»-и Абдурраҳмони Ҷомӣ ҳам дидан мумкин аст: аз ҷумла боби «Рафтани Мачнун пеши Лайлӣ ва ба бонги зог фоли некӯ гирифтан ва назар кардан, ки агар дидори Лайлӣ мусассар гардад, як ҳаҷчи пиёда бигузорад» бо ин байтҳо сар мешавад:

Чун бози сафеддум дар ин боғ

Биншаст бар ошёнаи зог,

Зоғони сияҳ зи саҳни он боз

Карданд зи ошёна парвоз.

Чун Қайс чу зоги субҳамхез  
Микрози ду по ба роҳбурӣ тез.

Аввали боби «Бозхаридани Мачнун газолеро аз сайёд ва озод кардан ба ёди Лайлӣ» ин гуна аст:

Чун субҳам аз газолаи хур,  
Пӯшид замин ҳилолаи<sup>1</sup> зар.  
Афшонд фалак зи чашмаи қир  
Аз меҳри газола қатраи шир,  
Аз хоби замона чашм бикшуд  
Мачнун, ки ба хоби бехудӣ буд.

### ҲУСНИ МАТЛАЬ

Байти аввали шеър матлаъ ном дорад. Шоир бояд матлаи ҳар шеърро лоиқи мақсади худ оғоз кунад ва бо калимаҳои дилкаш ва маънии нозуқ шурӯъ намояд, то ки хонанда ва шунаванда ба боқии сухан майлу рагбат ҳосил намояд.

Ин гуна матлаье, ки хеле пурмазмуну барҷаста омада, моро ба хондан ва фаҳмидани гояи асосии тамоми шеър омода месозад, ҳусни матлаъ номида мешавад. Ҳусни матлаъ дар адабиёти тоҷикӣ аз ҳад бисёр аст.

Анварӣ гуфтааст:

Сухан ба васфи рухаш чун зи хотирам сар зад,  
Зи матлаи суханам офтоб сар барзад.

Чанд мисоли дигар:

Хандае зад даҳанат, тунги шакар пайдо кард,  
Сухане гуфт лабат, лӯълӯи тар пайдо кард.

(Ҳусрави Дехлавӣ)

Ба сари кӯи ту савганд, ки то сар дорам,  
Нест мумкин, ки ман аз зулми ту сар бардорам.

(Ҳусрави Дехлавӣ)

1. Ҳилола — асбоби зинат.

Парирухе ба шакарханда қатли мардум кард,  
Чу гуфтамаш, ки маро ҳам бикуш, табассум кард.

(...)

Бурқа<sup>1</sup> ба рух афганда барад ноз ба боғаш,  
То накҳати гул бехта ояд ба димогаш.

(Сайдији Текронӣ)

Нозанине, ки дар арак тар шуд,  
Нозанин буд, нозанинтар шуд.

(Халқӣ)

Ба чурми<sup>2</sup> ишқи туам мекушанд, ғавғоест,  
Ту низ бар сари бом о, ки хуш тамошоест,

(Хони хонон)

Беҳтарин навъи ин санъат бароати истеҳлол мебошад,  
ки дар боло зикр ёфт.

## ҲУСНИ ТАҲАЛЛУС

(Интиқол ё гурез)

Ба ҷуз ҳусни матлаъ лутфи таҳаллус ва ҳусни мақтаъ низ  
дар аҷабиёти классики мо мавқеи бузургро ишғол мекунад.  
Бинобар он ки дар адабиёти имрӯзай тоҷикӣ қасиданависӣ  
ва мадҳиясарои дарбории шаҳспарастӣ нест, ин ду санъат  
ҳам ба мо ҷои даркорӣ надорад. Вале барои огоҳонидани  
ҷавоншоирон ва умуман ҳаваскорони адабиёт каме эзоҳ  
дода, бо як-ду мисол шарҳ мекунем.

Шоир баъд аз итноми муқаддимаи қасида, ки онро  
насиб ва ё ташбиб мегӯянд, ба мадҳи мамдӯҳ мегузарад. Он  
ҷои шеърро, ки шоир аз насиб ба мадҳ мегузарад, интиқол  
ва бо форсию тоҷикӣ гурез меноманд. Гурез бояд ба таври  
латиф ва тарзи нозук омада, салосати лафз ва таносуби  
маъноро риоя кунад. Ин гурези латиф ҳусни таҳаллус ном  
дорад.

1. Бурқа — парда, чашмбанд.

2. Чурм — гуноҳ.

Дар мусаммати хамрияи Манучехрӣ, баъд аз тасвири фасли тирамоҳ ва тарбияи шароби худ тайёркарда дехқон аввалин бор сотагин (пиёла)-ро пур карда мегӯяд:

Он гоҳ яке сотагини бода барорад  
Дехқону замоне ба кафи даст бидорад,  
Бар ду руҳи аврангаш<sup>1</sup> моҳе бинигорад,  
Уду балисон бӯяду дар мағз бикорад,  
Гӯяд, ки маро ин май мушкин нагуворад,  
Илло, ки ҳӯрам ёди «шаҳи одили муҳтор»...

Аз гурезҳои барҷастаи Ҳусрави Дехлавӣ чанд мисол меоварем. Баъд аз ташбиби баҳория:

Хуфт наргис масти аз фарёди булбул барнаҳост  
Нимшаб, к-аз хидмати маҳдуми кайҳон гашт боз.

Баъд аз тағazzул:

Забон күшод, ки шамъи бутон шудам, гуфтам:  
Ҳазор хона бисӯзад, агар забон ин аст,  
Күшод чеҳра, ки моҳе шудам ба рӯи замин,  
Дари малик бинамудам, ки «космон ин аст».

Баъд аз тасвири дамиданӣ офтоб:

Хуршеди ҷаҳонгир, мапиндор, ки дар разм  
Шамшер қашида, малик-уш-шарқ барояд.

## ҲУСНИ МАҚТАЪ

Охирин байти шеър **мақтаъ** ном дорад. Шоир абёти охирро низ нагзу дилкаш бояд гӯяд, ки хуносай тамоми шеър бошад. Ин санъатро, ки шеър бо иборати ачиб ва маъни гарив ҳатм мешавад, ҳусни мақтаъ мегӯянд. Вақте ки хонанда байти охиринро меҳонад, баъзе камбуди гузаштаро низ фаромӯш карда, завқи бадей мегирад. Чунон ки дар боло гуфта шуд, ин санъат бештар дар қасидаҳои мадхия

1. Авранг — фарру зебой.

ба кор мерафт ва аз дуои шоир дар ҳаққи мамдӯҳ иборат аст.

Мо дар ин чо доир ба ҳусни мақтаъ, ки асосан дар газал бо зикри тахаллус анҷом меёбад, чанд мисол зикр менамоем.

Бадри Чочӣ гар аз ин пас васфи холу рух кунад,  
Сарнигун бodo чу зулфу рӯсияҳ бodo чу хол.

(Бадри Чочӣ)

Васфи даҳанат Камол доим  
Дар қофиҳои танг гӯяд.

(Камол)

Гуфт: Худ додӣ ба мо дил, Ҳофизо,  
Мо муҳассил<sup>1</sup> бар касе нагмоштем.

(Ҳофиз)

Ҳофиз чу оби лутф зи назми ту мечакад,  
Ҳосид чӣ гуна нукта тавонад бар он гирифт?

(Ҳофиз)

Урғӣ, ба ҳоли назъ расидию бех шудӣ,  
Шармат наёмад аз дили уммединори дӯст<sup>2</sup>?

(Урғӣ)

Махӯр, Соиб, фиреби фазл аз аммомай зоҳид,  
Ки дар гунбаз зи бемагзӣ садо бисёр мепечад.

(Соиб)

## ҲУСНИ ТАЪЛИЛ

Ҳусни таълил ба тоҷикий сабаби нағз нишон додан, яъне барои исботи мақсад далели латиф овардан аст.

1. Муҳассил — ҷамъкунанади андоз.

2. Мазмуни байт ин аст, ки гӯё Урғӣ бемор шуда, ба ҳоли назъ расида буд, ян ҳабар ба ёр расиду бо ҳурсандӣ гуфт, ки ҳайрият, ки мурд ва ман аз балои ӯ раҳой ёфтам; лекин бар хилоғи ҳоҳиши дӯст Урғӣ ба ҳол омаду дуруст шуд, умеди ёраш барбод рафт.

Шоир барои чизе сифате меоварад, вале барои исботи муддао сабаби муносибе нишон медиҳад. Вале дар воқеъ ин сабаб барои латофати сухан эътиборӣ мебошад:

Он зулфи хушат, ки дилписанд афтодааст,  
Бар қадди чу сарват чу каманд афтодааст.  
Гуфтам, ки чаро шикастай сар то пош?  
Фармуд, ки аз чои баланд афтодааст.

Ин чо шикастагии зулф на аз он сабаб аст, ки аз чои баланд афтодааст, балки барои латофати сухан чунин фарз кардааст. Яъне ишорати латифе ба чои баланд-гӯши узор истодани зулф ва шикастани он мебошад. Дар бораи дилбаре, ки забонаш мегирифтааст:

Гуфтам: Суханат шикаставаш чун ояд,  
Бо он ки ҳама чу дурри макнун ояд?  
Гуфто: Сухан аз даҳони танге, ки марост,  
То нашканамаш, чӣ гуна берун ояд?

Дар бораи маҳбубе, ки ба рӯяш доги ҷароҳате (пашшахӯрда) бокӣ монда будааст:

Бар орази поларанги он сарви равон  
Он нест нишон аз он ки гаштаст аён.  
Азбаски ба хубӣ шуда ангуштнамо,  
З-осеби ишора ба рухаш монд нишон.

Аз Ҳусрави Дехлавӣ:

Лола, ки ба дил гиреҳ шудаш зуд,  
Аз охи ман аст оташолуд  
Азрақ ки бунафшаро ба дӯш аст,  
Аз мотами ман кабудпӯш аст.

Боз:

Сурхии ҷашми кабӯтар ҳеч медонӣ, зи чист?  
Номаам мебурду бар ҳоли дилам хун мегирист.

## САНЬЯТИ ТАФАННУН

Тафаннын дар лугат маъни гуна-гуна шудан, шох-шох гардида, аз ҳоле бар ҳоле гаштан ва гаштугузорро дорад. Дар илми бадеъ тафаннын он аст, ки шоир айни мазмунро бо калимаҳои муродиф баён мекунад:

Парипайкар бутони парниёнпӯш,  
Бути сангидили симинбаногӯш,  
Нигори хиргахӣ, бутрӯйи чинӣ,  
Сахисарви чаман, бонуи чинӣ,  
Таваллои шаҳон, хотуни даврон,  
Дилороми чаҳон, ошӯби Тӯрон...

(*Низомӣ*)

Аз «Хитоб ба офтоб» (дар вақти ба бурчи Ҳамал даромадан):

Эй доирагарди нуқтапарвар,  
Эй бӯтаву эй шарораи зар!  
Эй шоҳиди ғамзазан ҷаҳонро,  
Султони яқаспа осмонро!...

(«*Зеби сухан*»)

## МОДДАИ ТАЪРИХ

Баъзан шоирон дар аснои шарҳи воқеаву ҳодисаҳои муҳим ва ҷолиби дикқат, ҳамчун таваллуду вафоти одамони бузург, ҷулиси подшоҳон ба таҳт, бинои иморатҳои бошукуҳ (масҷиду мадраса, корвонсарой ва биноҳои ҳайри умумӣ), таълифи китобу тадвини девонҳо ва ҳоказо соли онро низ зикр мекунанд. Шеъре, ки дар он соле зикр шудааст, моддаи таъриҳи ном дорад.

Чунончи, Кисой дар матлаи қасидаи ҳасбиҳолии худ таърихи таваллуди худро ба ин тавр баён менамояд:

Ба сесаду наваду як расид навбати сол  
Чаҳоршанбаву се рӯз бокӣ аз шаввол.

Соли сесаду наваду як ба соли 1001-и мелодӣ баробар аст.

Аз ин байт маълум мешавад, ки моддаи таърих дар давраҳои аввал хеле сода ва табии ифода мейёфтааст.

Китъаи зерини Ибни Ямин (шиори асри XIV) низ бо ифодаи равшан иншо ёфтааст:

Вафоти сохиби аъзам Ваҷехидин Зангӣ,  
Ки ҷарҳи пир набинад чун ў ҷавон дигар,  
Ба соли ҳафтсаду нуздаҳ зи соли хичрат буд,  
Шаби душанбаву бистусевум зи моҳи сафар.

Моддаи таърихи вафоти Ваҷҳиддини Зангӣ батаври содаи солшуморӣ ҳафтсаду нуздаҳ будааст, ки баҳисоби имрӯза ба соли 1319-1320 баробар меояд.

Вале ин гуна сароҳат ва содагӣ бо мурури замон ба завқи шоирони хаёлбоф созгор наафтгод ва рафта-рафта моддаи таъриҳ ба ҳисоби абҷад (чумал) гузашт, ки инро моддаи таъиҳи лафзӣ меноманд.

Дар ҳисоби абчад ҳар ҳарф ракамеро ифода мекунад.

Дар алифбои арабӣ 28 ҳарф (овоз) мавҷуд аст, ки дар 8 калимаи маҳсус ҷамъ оварда шудааст:

كلمن(1)-أجد، 2)-خутتى، 3)-خاۋاز، 4)-موز، 5)-سەفەن، 6)-قاڭشات، 7)-ساخخاز، 8)-ضۇغ.

Аз ҳарфи алиф-1 сар карда, то ёи ҳуттӣ ҳар ҳарф яке аз шумораҳои якиро, яъне ҳамагӣ аз як то даҳро ифода мекунанд: ՚ (алиф)-1، ՚ (бо)-2، ՚ (чим)-3، ՚ (дол)-4 ва ҳоказо.

Аз ҳарфи **қ** (коф-к) то ҳарфи **ѡ** (сод-с) ҳар ҳарф як шумораи дахирио ифода мекунад.

ڭ (коф)-20, ڦ (лом)-30, ڦ (мим)-40, ڻ (нун)-50, ڻ (син)-60, ڻ (айн)-70, ڻ (фо)-80, ڻ (сад)-90.

Аз харфи ڭ(коф-к) сар карда, то ئ(гайн-г) шумораڭи садиро ифода мекунад, яңе сад-сад боло меравад:

ق (коф)-100, ر (ро)-200, ش (шин)300, س(то)-400, ث(co)-500, خ (xo)-600, ذ (зол)-700, ف(зод)-800, ڦ(изғي)-900, ڻ (гайн)-1000.

Ҳарфҳои чоргонаи маҳсуси форсию тоҷикӣ Ҷ, ҶҶ, ҶҶҶ дар забони арабӣ на шакл доранд, на овоз. Дар вақти лузум инҳо ба қимати ҳарфҳои наздиқмаҳраҷ ва мони ҳуд доро мешавад:

Ҷ (пе)-2, ҶҶ (че)-3, ҶҶҶ (же)-7, ҶҶҶҶ (гоф)-20, яъне аз рӯи қимат Ҷ ба Ҷ, ҶҶ ба ҶҶ, ҶҶҶ ба ҶҶҶ мусовист.

Шарти асосии моддаи таърихи лафзӣ вобаста ба муносибати мағҳуми иборат ба асли мавзӯй буда, ҳар қадар ин муносибати маънавӣ афзояд, ҳамон қадар моддаи таърих латифтару дилчасптар мегардад.

Алишери Навоӣ ва Ҷомӣ бо ҳам дӯстиио ихлосмандии тамом доштанд. Ҳангоме ки Сафиюдин ном тифли яқсолаи Ҷомӣ дар соли 880 ҳичрӣ (1475-1476 мелодӣ) вафот кард, Навоӣ барои тасаллӣ чумлаи «бақои ҳаёти шумо бод» (بقای حیات شا بد) -ро фиристод, ки ба ҳисоби абҷад моддаи таърихи кӯдак мебошад.

Агар рақами ҳамаи ҳарфҳои чумлаи «бақои ҳаёти шумо бод»-ро ҷамъ кунем, рақами 880 ҳосил мешавад, ки соли вафоти кӯдак аст (соли 1475-1476 мелодӣ).

Ҷ-2, ҶҶ-100, ҶҶҶ-1, ҶҶҶҶ-10, ҶҶҶҶҶ-8, ҶҶҶҶҶҶ-1, ҶҶҶҶҶҶ-400, ҶҶҶҶҶҶ-300, ҶҶҶҶҶҶ-40, ҶҶҶҶҶҶ-1, ҶҶҶҶҶҶ-2, ҶҶҶҶҶҶ-1, ҶҶҶҶҶҶ-4=800.

Шоири дигаре чумлаи «Соиб вафот ёфт» (صائب وفات یافت) -ро моддаи таърихи вафоти Соиб (1081-1670 ё 1671) ёфтааст. Гоҳе калима, чумла ва ё ибораи моддаи таърих айнан ба асли мавзӯй мутобиқ меояд, ки барҷастатарин навъи моддаи таърих ба шумор меравад.

Моддаи таърихи қатли Мирзо Улугбекро «Аббос күшт» ёфтаанд, ки мусовӣ ба рақами 853 (1449/50) мебошад.

Таърихи вафоти Хоча Исмати Бухорӣ калимаи «таммат» воқеъ шудааст, ки ба ҳисоби абҷад ба рақами 840 (1436-37) баробар меояд:

Таърихи вафоти Хоча Исмат  
Ҳар кас ки шунид, гуфт: «Таммат!»

Садри Зиё дар рубоии зерин бо моддаи таърихи «саъдаҳтар бодо!» (سعد اختر باد) таваллуди писари худро ифода намудааст, ки 1343 ҳ.- 1924 м. мебошад:

Ин тозаниҳол сабзу пурбар бодо,  
Дар боги ҳаёт тозаву тар бодо.  
Дар вакти таваллудаш, ки буд ахтар саъд,  
Кардем, ракам, ки «Саъдахтар бодо!»

Ачоиботи ҳисоби абчад бисёр аст. Масалан, моддаи таърихи хуручи Чингизро калимаи «хун» (خون) ёфтаанд, ки 656 (1258) мебошад. Моддаи таърихи бинои Гӯри Мир «гунбаз» (گنبد) аст, ки баробари 772 (1370-71) мебошад.

Моддаи таърих, ки ба ҳисоби абчад асос ёфтааст, дар аввали пайдоишаш каму беш холӣ аз такаллуф ва санъаткории барзиёд буд. Чунон ки дар шеърҳои Ҳофиз диди мешавад, таркибҳои «майли бихишт» (787-1385/86), «қурби тоат» (782-1380/81), «ҳалили одил» (775-1373/74), «раҳмати ҳақ» (756-1355), ки таркибҳои содаанд, моддаи таърих шудаанд.

Моддаи таърихи зерин, ки Ҳофиз дар вафоти шайх Абӯисҳоқ гуфтаст (757-1356), аз таркиби шаш калима соҳта тамоман бе такаллуф ва сода мебошад.

Булбулу сарву суман, ё суману лолаву гул  
Ҳаст таърихи вафоти шаҳи мушкінкокул.

Лекин рафта-рафта таърихгӯй ба санъати мураккаби печдарпеч ва суханбозии пуртакаллуфи шакл-парастона табдил ёфт.

Асосан оғози моддаи таърихи лафзӣ асри VI ҳ-асри XII м мебшад, ки давраи сар шудани такаллуфоти адабист.

Аз моддаи таърих баровардани сол чанд қоида дорад, ки аз ҷумла, ҷизҳои зеринро дар хотир доштан лозим аст:

Гоҳе дар моддаи таърих амали қалб низ даркор мешавад. Масалан ҳарфи охир ба ҷои ҳарфи аввал ҳисоб меёбад. Ҳамчун را هب (роҳиб) маклуби را ته باҳор.

Амали тасҳиф низ ба кор аст. Амали тасҳиф бо ҳарфоро афзоиш додан, кам карданӣ якчанд нуқтаи калима ҳосил мешавад: شراب (шароб)-سارоб (сароб), درد (درد)

(дард, дурд)- دزد (дузд), کتاب(китоб)- کتاب (кабоб) ва гайра.

Калимаи «раҳмон» асосан ба арабӣ бе «о»-алиф ҳамчун رحمٰن навишта мешавад, ки агар ба шакли رحمان (раҳмон) навишта шавад, як адад зиёд мешавад.

Вови маъдула ба ҳисоб гирифта мешавад: одатан «хоча»-ро «хавоча» (خواجه) ва «хоҳар»-ро «хавоҳар» (خواهر) менависанд ва дар вакти ҳисоб ҳарфи «вов» (و)-ро ба назар мегиранд.

Касрай изофӣ қимати «ҳо»-и ҳавваз дорад: سرخ (لولاи сурҳ). Пайвандаки ۲۵ (ки) дорои қимати 25 мебошад: ک-20, х-5.

### Хелҳои моддаи таърихи лафзӣ

Моддаи таърихи лафзӣ ё равшану сода аст ва ё асли иборат бо ишорати латифе, ки дар байт вучуд ёфтааст, зиёду кам мешавад. Мисолҳое, ки мо дар боло овардем, мисоли намуди якуми моддаи таърих аст.

Намуди дуюм сурати муамморо дорад, ки **таъмия** меноманд. Масалан, дар ҷавоби ҷумлаи суоли «таърихи ин воқеа чист?» гуфта мешавад, ки «яке аз ҷамъ по берун ниҳод» ё ки «қадам дар миён гузошт». Дар ҷавоби якум рақами як кам карда мешавад ва дар ҷавоби дуюм рақами як меафзояд.

Шахсе дар таърихи бинои ҳавзе, ки Латиф ном шахсе барои истифодаи умум сохтааст, ин тавр гуфтааст: «Аз ҳавзи Латиф об бардор!» Бояд дар ин ҷо аз ибораи «ҳавзи Латиф» калимаи «об», яъне адад се кам шавад, он гоҳ соли қанда шудани ҳавз мебарояд.

Мисоли дигар:

Чу таърихи вафоти ўзи пири акл пурсидам,  
Ба сад оҳу фигон гуфто: «Яке аз қозиён кам шуд».

Дар ин ҷо бояд аз калимаи «қозиён» адади як кам шавад.

Моддаи таърих гоҳе як ё якчанд калима, як мисраъ ва ҳатто як байти тамомро дар бар мегирад.

Шоироне буданд, ки бисёртар ба гуфтани таърих машғул мешуданд ва ғарази баъзе аз онҳо дар ҳақиқат тафаннын, такалтуф ва ҳунарнамой буда, шоириро дар мартабай дуюм қарор додаанд. Шоирони маъруфи давраи темурӣ шеърсароиро ба худ қасби асосӣ қарор дода, таърихнависии онҳо туфайли будааст. Вале дар Мовароуннаҳр дар давраҳои охирин, асри XVII-XVIII, маҳсусан дар асри XIX ва аввали асри XX бисёре аз шоирон ба таърихгӯй соҳиби дasti дароз буданд. Масалан, аз шоирони мутааххир Ҳайрат, Садри Зиё, Васлӣ ва Сипандӣ дар таърих истеъододи баланд доштанд. Дар Самарқанд ягон масҷид, меҳмонхонаи навине нест, ки Васлӣ ё Сипандӣ қитъай таърихи нагуфта бошанд. Ба ҳамин тариқа таърихи валодат ва вафоти одамони машҳури ин давра бо қитъай таърихи ин шоирон сарафroz нашуда намондааст.

### Ихроҷ ва идҳол

(*Искот ва идҳол*)

Дар миёни шоирони мутааххир қоидаест, ки агар таърих доир ба вафот бошад, ҳарфоро аз моддаи таърих берун мекунанд, ки ихроҷ ном дорад ва агар ба таваллуд ё таълифи асар ё таъсиси бино ва монанди инҳо оид бошад, дар сурати нарасидани ҳарфе аз калимаи дигаре илова мегардад, ки идҳолаш меноманд.

Моддаи таърихи вафоти писарчае аз тарафи Малеҳои Самарқандӣ ба таври ихроҷ «гулгунчаҳ зи по афтод» гуфта шудааст, вале аз калимаи «гулгунчаҳ» рақами 5 зиёд аст, шоир бо камоли маҳорат ба таври таъмия ҳарфи «ҳо»-и ҳаввазро аз охирӣ «гулгунчаҳ» (گلغنچه) ихроҷ кардааст (ки «зи по афтод» ишораи он аст) ва рақами матлуб (1103=1691-92) бοқӣ мондааст.

Моддаи таърихи зерин аз тарафи Тамҳиди Самарқандӣ доир ба табъи девони Туграл 1916 ба таври идҳол гуфта шудааст.

Шуд ин мисръ нигини мӯҳри таърих  
Зи рӯи табъ «Ҳай девони Туграл».

«Ҳай девони Туграл» (می دیوان طغرل) ба ҳисоби абчад 1325 аст, vale ба ин ҳарфи аввали табъ (طبع), ки ба ҳисоби абчад 9 аст, илова шавад, рақами матлуб 1334 (1915-16) ҳосил мегардад.

Моддаи таърихи «Яке аз қозиён кам шуд» ва «Аз ҳавзи Латиф об бардор», ки дар боло дида будем, мисоли моддаи таърих ба таври ихроҷ (искот) аст.

## МУАММО

Муаммо санъатест, ки шоир номи маҳсус ё чизеро дар сурати нихуфта ба воситаи амали қалб ва тасҳиф ё бо иваз кардани муродифҳо, ҳисоби абчад, киноя ва ишоратҳои пӯшида дар як байт ва ё якчанд байт навъе мепӯшонад, ки аз гайри фикру мулоҳизаи борик ва дикқати амиқ шикофтан муҳол буда, асосан кушодани он мавқуф ба донистани қоидаҳои маълуми муаммост.

Дар аввалҳо шоирони пешина муаммо ва чистонро як чиз фахмидаанд. Баъд рафта-рафта онҳо ҳамчун мағҳумҳои чудогона аз ҳам чудо шудаанд. Анварӣ порчаи зеринро, ки чистони пиёз аст, муаммо номидааст:

Чист он турфа қалъай бедар?  
В-андар он қалъай қалъай дигар?  
Гоҳ бошад мисоли байза сафед,  
Гоҳ бинӣ чу лолаи аҳмар.  
Гоҳ бинӣ зумуррадин аламе,  
К-аз гиребони ў барорад сар.  
Ҳар кӣ бикшояд ин муамморо,  
Қатраи об оядаш ба назар.

Маълум мешавад, ки чистон қадами нахустин дар соҳаи тафнуноти адабӣ, яъне бозии ҳарф ва калима мебошад ва батадриҷ шакли мураккаб гирифтааст. Чистон шакли содаи ибтидой ва муаммо шакли мураккаб мебошад. Тахминан аз асли XV шакли содаи муаммои пешинагон шакли пуртакаллуфе гардид.

Шоири маъруф Абдурраҳмони Ҷомӣ, мусоири ў Мулло Мирҳусайнӣ Муаммой, Мулло Шаҳобуддин

Хақири Муаммой, Мұхташами Коші, Зайнуддини Восифій ва дигархो саромади муаммосароён ва муаммо-шикофонанд. Қомй дар «Хирадномаи Искандарий» мегүяд:

Ба қасди қасоид шудам тезгом,  
Баромад ба назми муаммом ном.

Қомй ҳатто дар муаммо рисолае таълиф карда, қоидаҳои муаммо ва шарху эзохи онро баён кардааст.

Аз содатарин муаммоҳои Қомй, ки ба фахми ҷавонони имрӯза наздиктар аст, якчандторо ин ҷо зикр мекунем.

Ба исми Ҳорун:

Бурун ор аз муаммо,-гуфт,-номи он бути мавзун,  
Ҳаминҳо буду бас он дам, ки омад номи ў берун.

Номи маъшук дар вакти бе «рун» омадан танҳо ҳамин «ҳо» буд, ки агар «ҳо»-ро ба «рун» ҳамроҳ намоем, исми Ҳорун ҳосил мегардад.

Ба исми Тоҳир:

Кай равад номи он бут аз хотир,  
К-аз яке нуқта мешавад зохир.  
(Ҷомй)

Агар аз калимаи «зоҳир» (ظاهر) нуқта афтад, «Тоҳир» (ظاهر) мемонад.

Ба исми Мұхаммад:

Хум чу нигун гашту яке қатра рехт,  
Хуш зи мадҳуши муҳаббат гурехт.

(Ҷомй)

Агар «хум (خ)» нигун, яъне чаппа шавад, «муҳ» (مح) шуда, аз он қатрае (нуқтае) афтад, «муҳ» (مح) мемонад ва аз «мадҳуш» «хуш» турезад, «мад» (مد) мемонад, ки исми Мұхаммад (محمد) ҳосил мешавад.

Мақсад аз сарви барин ҳарфи «алиф» (ا) буда, алиф аз миён (میان) хезаду болотар нишинад, Амин (امین) ҳосил мешавад.

### Муаммо ба номи Носир (ناصر)

Сари сӯғӣ бибур, дар оташ андоз,  
Дигар дар ҳаққи риндон бад нагӯяд.

Агар сари «сӯғӣ»-ро ки аз ҳарфи «س» (س) иборат аст, дар оташ, ки муродифаш нор (ر) мебошад, андозем, носир (ناصر) ҳосил мегардад.

### Муаммои риёзӣ

Пеш аз шикофтани муаммои риёзӣ ҳисоби абҷад (чумал)-ро донистан ва аз худ кардан лозим аст, вагарна ёфтани муаммои риёзӣ номумкин аст.

Аз тазкираи Муҳаммадтоҳири Насрободӣ як-ду муаммои риёзӣ нишон медиҳем:

Мухосиб аз ин нукта огоҳ нест,  
Ки панҷоҳро мешуморанд сӣ.

«Оҳ» (و) дар ҳисоби абҷад ба рақами 6 баробар аст ва панҷ «оҳ» сӣ мешавад.

Аз бист ҷаҳорсад бияғған,  
Аксаш бари ман фирист сад ман.

Аз «бист» ҷорсад-«т»-ро афганем, «бис» мемонад ва қалби «бис» (яъне чаппай «бис») «сиб» аст, ки дар навишти арабӣ онро «себ» хондан ҳам мумкин аст. Яъне ҷавоби ин муаммо «сад ман себ» будааст.

### Муаммои риёзӣ ба номи Тайиб (طیب)

Номи ёрам се ҳарф дону маранҷ,  
Ҳар яке дар ҳисоб панҷаҳу панҷ.

«Тайиб» (طیب) аз се ҳарф иборат буда, ҳарфи нахустин ӯ ба ҳисоби абҷад баробар ба рақами нӯҳ аст

ва ن («нұх») аз ҳарфҳои «н» ва «ҳо»-и ҳавваз иборат буда, ҳарду 55 мебошад. Ҳарфи «ё»-и хуттій ى (й) ба 10 баробар аст ва «даҳ» (د) ба ҳисоби абчад нұх ва «нұх» (ن) боз 55 мешавад. Инчунин ҳарфи «б»-2 буда, «ду» (د) ба ҳисоби абчад 10 аст ва «даҳ» (د) боз нұх (ن) ва ن низ баробар ба рақами 55 асты исти матлуб ҳосил мегардад.

### Чистон ё лугаз

(Лугаз)

Маънои лугавии лугаз пешиш, роҳи каш ве берун рафтан аз роҳи рост аст. Дар илми бадеъ лугаз он аст, ки шоир шеъре менависад ва чизеро дар назар гирифта, сифат, аломатҳо ва хусусиятҳои онро дар либоси ибораҳои мушкил ва монанд ва гайри зикри номи предметро баён мекунад ва ёфтани онро аз хонанда ба таври хитобу суол ва аксаран ба ибораи «чист он?» ифода мекунад. Аз ин сабаб рафта-рафта ба ҷои лугази арабӣ «чистон» номи ин навъи шеър шудааст.

Чистон дар адабиёти форсии тоҷикӣ аз асри XI сар карда мавриди таваҷҷӯҳ ва табъозмои шоирон гардидааст, vale дар асри XII ин санъат беш аз пеш рӯ ба тараққӣ мениҳад. Шоирони ин давр дар мавзӯъҳои гуногун чистонҳои бисёре ба риштai назм қашидаанд. Умуман чистон дар муқаддимаи қасида ба тарики ташбиб омадааст ва ҳамчун як шоҳай васф тараққӣ кардааст. Аксар мавзӯи лугаз шамъ, бод, об, ҳаммом, кабӯтар, қалам, шамшер, китоб, айнак, мӯрча, оина, найза ва гайра шуда омадааст. Бо эҳтимоли голиб нахустин шоире, ки шеърро ба таври лугаз сурудааст, устод Рӯдакӣ мебошад.

Ду байти зерини Рӯдакӣ дар чистони қалам гуфта шудааст, vale матлаъ ва байтҳои дигари он дар даст нест. Эҳтимол ин низ аз ташбиби қасидае будааст:

Ланги раванда-ст, гӯш неву суханёб,  
Гунги фасех аст, чашм неву чаҳонбин.  
Тезии шамшер дораду равиши мор,  
Колбади ошиқону гунаи ғамгин.

Баъд аз Рӯдакӣ касе, ки бештар ба луғазгӯй машғул шудаасту дар ташбиби қасида сурудааст, Манучехри Домғонӣ (асри XI) мебошад. Аз ўду луғаз мерос мондааст, яке дар бораи ҳаммом ва дигаре дар бораи шамъ аст.

Матлаи луғази шамшер аз Муиззӣ:

Берӯҳ пайкарест, гаҳи чанг ҷоншикор,  
Бедуд оташест, гаҳи разм пуршарор.

Матлаи луғази боду абр аз Абдулвосеи Ҷабалӣ:

Чӣ цирм аст, он бароварда сар аз дарёи мавҷафган,  
Ба кӯҳ-андар дамон оташ, ба баҳр-андар қашон доман,

Чистоне ба номи қайҷӣ (аз «Ал-мӯъҷам»):

Чист, қ-андар даҳони бедандон-ш  
Ҳарчи афтод, рез-рез кунад?  
Чун задӣ дар ду ҷашми ўангушт,  
Дар замон ҳарду гӯш тез кунад?

Чистони себ аз Шамсуддин Муҳаммади Ачибӣ:

Чист он қасри бедару равзан?  
Хирарӯпайкарӯ Суҳайли Яман<sup>1</sup>?  
Шакли ўҳамчу ҳайъати гардун,  
Шахси ўҳамчу қавқаби равшан.  
Тани ўшодии дил асту ҷуз ў  
Кас надидаст даҳдилу яктан.  
Даҳану нофи ўст бар сару пой,  
З-ин аҷабтар қасе надида бадан,  
Хичил аз нофи пур зи сунбули ўст  
Нофаи оҳуи Хитову Ҳутан.  
Нофи ў, гарчи ҷашмаи тараб аст,  
Лек монад ҳаме ба ҷоҳи закан.

1. Суҳайли Яман — номи ситораи равшан, ки нисбат ба Ҳичозаз ҷониби Яман мебарояд.

Гашта ҳамхонаи шаробу симоъ,<sup>1</sup>  
Буда ҳамшираи гулу савсан.  
Часта андар даҳони ўтире  
Бар мисоли зумаррадин сўзан...

### Чистони патаку кафш:

Чист он ду, ки бувандаш ба рафокат тавъам,  
Гаҳ равонанд, гаҳ истода ба як пову шикам?  
Турфа гоҳе ки пай сайд ҷафиканд, агар  
Дар равиш ҳеч баробар нагузоранд қадам.  
Агар ин пой бибардорад, он истад боз,  
Он қадам бинҳаду сокин шавад ин бо қади ҳам.  
Пой то сар ҳама гардида даҳонанду забон,  
Лек часпида забоншон ба даҳон мустаҳкам.  
Ҳар якерост ба по ҳайату шакли маҳи нав  
Не камонест, ки доранд сиҳоме<sup>2</sup> пай ҳам.  
Дар масоҷид зи ҳама мартаба аъло доранд,  
Ҷояшон фарқи сари чумла, зиҳӣ, қадру қиям<sup>3</sup>  
По ба наълайн<sup>4</sup> хирад сохта ҳар кас пӯяд,  
Раҳи ин таъмия аз фазлу ҳунар бод қасам.  
Кафшро мондаву пӯшида патак дар раҳи сидқ.  
Камари хидмату таслим ба ҷон мебандам.  
Патаку кафши Абулғазл ҳамин Ҳайрати зор  
Зада ин гуна бифармуд яке шӯҳ ракам.

(Ҳайрат)

### Чистони пиёз:

Чист он турфа хиргахи бедар,  
Андар он ҳайма ҳаймаи дигар.  
Муфлисонро мусоҳибу дамсоз,  
Мунъимонро рафики роҳи сафар.  
Гоҳ бинӣ зумуррадин аламе  
Аз гиребони ў барорад сар.

- 
- Симоъ — шунидан, тараннум, суруд, ваҷду суруд.
  - Сиҳом — тирҳо.
  - Қиям — қиматҳо.
  - Наълан — кафш.

Ин лугазро ҳар он ки бикшояд,  
Чашмаи об оядаш ба назар.

Шоирони точик Лоҳутӣ, Дехотӣ ва дигарон низ чистон гуфтаанд. Инак чистони шоҳмот аз М. Раҳимӣ:

Ду шаҳ дар як саро чун банда гардад,  
Қаландармашрабу бежанда гардад,  
Сипоҳи ҳар ду то «маҳшар» ба ҷанг аст,  
Ҳамеша мурда аз наъ зинда гардад.

Ду шоҳе ки ба дунё ҳукмрон аст,  
Дуаспа тоҳт дорад, хуш бар он аст;  
Ба шасту ҷор «кишвар» ронда лашкар,  
Тилисм афканда бар бозигарон аст!

Чистонҳои ҳалқӣ:

1. Як ҷодари зангорӣ  
Шабҳо пурӯз холӣ.

(Оғмон ва ситораҳо)

2. Як падару як модар,  
Боқӣ ҳама бародар.

(Офтоб, моҳ ва ситораҳо)

3. Бузи зарди бозингар.  
На дил дорад, на ҷигар

(Дутор)

4. Ҷор по дорад, як сум  
Дар тори сарав дум?

(Чархчӯб)

5. Ҷор чилик, ҷормон чилик,  
Оғмон ғуррид, замин даррид?

(Раъду барқ)

6. Шутури масти беша  
На ҹав хүрад, на реша,  
Оташ хүрад ҳамеша.

(Паровоз)

7. Як парча санги каҳрабо,  
Не дар замин, не дар ҳаво.

(Дунбаи гӯсфанд)

8. Хар дар бор, бор дар хар,  
Сих дар дум, тоҷ дар сар.

(Чувоз)

9. Офтоби рӯи равзан  
Гаҳ торику гаҳ равшан?

(Моҳтоб)

10. Не даст дорад, не по,  
Хабар мебарад ҳар ҷо.

(Мактуб)

11. Аспе дорам дар биёбон,  
Сари гул меҳурad, оби равон.

(Оҳу)

12. Хари Ҳасан ҳанг зад,  
Замину осмон ранг зад.

(Раъду барқ)

13. Аз кӯҳ баромад мири ганда,  
Сар то қадамаш чомаи ҷанда.

(Шер)

14. Ачоиб сурате дидум,  
Ба зери сина пар дора.  
Ба пояш наъли фӯлодӣ,  
Даҳон аз тори сар дора.

(Оссиёб)

## ТАЧНИС

Дар забони точикӣ (ҳоҳ дар забони гуфтугӯ ва ҳоҳ дар забони адабӣ) калимаҳое дучор меоянд, ки таркиби овозияшон якхела буда, дорои ду ва ё зиёда аз ду маъни мустакил ва ё маҷозии ба ҳам наздиканд.

Масалан, дар ин байти Ҳусрави Дехлавӣ:

Тори зулфатро чудо машшота<sup>1</sup> гар аз шона кард,  
Дасти он машшота мебояд чудо аз шона кард.

Калимаи «шона» дар мисраи якум як асбоби маълумро, ки барои ба тартиб овардани мӯй истифода мешавад, ифода кардааст, аммо дар мисраи дуюм ба маъни «шонаи одам», яъне як кисми таҳтапушти одам омадааст.

Ин ду калима шаклан як аст, vale ҳар қадоми он як маъни дигареро ифода мекунад. Ин тарз калимаҳо аз нуқтаи назари забон **омоним** (ҳамшакл), vale дар илми бадеъ бинобар ду бор зикр шудани айни калима таҷnis ном мегирад, зоро дар як байт ду калимаи ҳамчинсу ҳамшакл ба ду маъни чудогона зикр ёфтааст.

Аммо чунин ҳолатҳо низ дида мешаванд, ки айни калима дар як чумла ё мисраву байте ду ва ё зиёда аз он маъноро ифода намояд.

Чунон ки Ҳофиз мегӯяд:

Ман, агар риндам, агар шайх, чӣ корам бо кас?  
Ҳофизи рози худу орифи вақти хешам.

Калимаи «ҳофиз» ба ду маъно омадааст: якум нигоҳдори сирру роз, дуюм таҳаллус.

Дар забони ҳалқ истифодай ин гуна калимаҳои думаъноро лутф меноманд.

Аз рӯи намудҳои гуногун таҷnisро ба ду гурӯҳи калон тақсим намуда, таҷnisи маънавӣ ва лафзӣ ном додаанд.

Мо ҳоло дар бораи таҷnisи маънавӣ сухан ронда, зикри таҷnisи лафзиро бо намудҳояш дар боби санъатҳои лафзии ин маҷмӯа ҳоҳем овард.

1. Машшота — зани маҳсуси мӯйбоф ва ородиҳандай духтарону арӯсон.

## Таҷниси маънавӣ

Таҷниси маънавӣ, чунон ки дар боло зикр ёфт, ин аст, ки шоир қалима ва ё қалимаҳое зикр менамояд, ки ҳар қадом дорои ду ва ё зиёда маъно буда, дар миёни маъноҳо муносибати куллӣ ва ҷузъӣ мавҷуд аст ва дар ифодаи ҳар ду маъно ҳам қалимаҳои таносубӣ ва қаринаҳои мантиқӣ хизмат мекунанд. Ё ба иборати дигар, дар таҷниси лафзӣ қалима ва дар таҷниси маънавӣ маъно такрор мейбад.

Чунон ки дар рубоии Умари Хайём:

Он қаср, ки бар ҷарх ҳамезад паҳлӯ,

Бар даргҳи ў шаҳон ниҳодандӣ рӯ.

Мурғе дидам нишаста бар бораи ў,

Фарёд баровард, ки ку-ку, ку-ку.

Қалимаи ку-ку, ку-ку дорои ду маъно мебошад: а) тақлиди овози баъзе мурғон аст, ҳамчун қабӯтар, қумрӣ, мусича ва гайра... б) ку-ку, ку-ку ва ё наздик ба ин кучо-кучо, кучо-кучо гуфтан аст.

Мисол дигар:

«Зебӣ ҳост, ки дасташро шӯяд. Сафар ба вай хизмат карданӣ шуда гуфт:

— Истед, ман ба дастатон аз кателок об резам.

— Не, раҳмат, ман аз шумо даст шустаний нестам,-ҷавоб дод бо лутф Зебӣ» (Ф. Ниёзӣ).

Дар ин ҷо ибораи «даст шустан» ба маънои маҷозии он, ки дар урғу одати ҳалқии тоҷик ҳаст, яъне ба маънои умединан ва тарки алоқамандӣ бозӣ доронда шудааст. Ибораҳои «ба сар об рехтан», «ҷигар қабоб кардан», «ман туро дӯст медорам» ва гайра, ки дар урғу лутф мегӯянд, низ аз ҳамин қабилаанд.

Байтҳои машҳури зерини Камоли Ҳуҷандӣ барои таҷниси маънавӣ мисолҳои барҷаста мебошад:

Гуфтам: Давои дарди диламро хате навис!

Гуфто: Давот чун бинависам, давот нест.

Доги ҷафо ба ҷони мани ҳастадил манех,

Рӯзе ки дар вафот бимирам, вафот нест.

Дар ин ду байт ҳам таҷниси лафзӣ ва ҳам таҷниси маънавӣ ҳаст: азбаски калимаҳои «давот» ва «вафот» дуборӣ тақрор шуда, ҳар дағъа ҳар қадомаш ба маънои дигаре омадааст, ҷиноси лафзӣ мебошад. Дар айни замон ҳар байт ҷиноси маънавӣ дорад, ҷунки дар байти аввал калимаи «давот» ду бор зикр шуда, «давот»-и дуюм ба ду маъно омадааст: а) ба маънои сиёҳидон, б) ба маънои «давои ту» (давот-давоят). Ҷиноси маънавӣ ҳам дар ҳамин «давот»-и дуюм аст. Дар байти дуюм ҳам калимаи «вафот» ду бор зикр шудааст, «вафот»-и дуюм ду маъно дорад: а) мурдан- яъне дар роҳи вафои ту мурдани кас мурдан ҳисоб намеёбад, б) вафот-вафо-т, вафоят.

Дар як ғазали Камол ифодай «ба ҷашм», ки радиғ шудааст, сар то по таҷниси маънавиро ташкил мекунад: яке ба маънои умумии байт алоқаманд шудааст ва дуюмӣ маънои «хӯб», «оре», «бале», «албатта»-ро медиҳад. Матлааш:

Ёр гуфт: Аз ғайри мо пӯшон назар!

Гуфтам: Ба ҷашм.

В-он гаҳе дуздида бар мо менигар!

Гуфтам: Ба ҷашм.

Аз Ҳофиз:

Гар чу Фарҳодам ба талҳӣ ҷон барояд, ҳайф нест,  
Бас ҳикоятҳои ширин<sup>1</sup> боз мемонад зи ман.

Аз Камол:

Чун ба васфи руҳи ту рӯз шуд инак шаби мо,  
Сифати зулфи сиёҳат шаби дигар<sup>2</sup> гуфтем.

Яъне ҷони оламе, ки дар гирехи зулф баста шудааст, барояд ва ҷони олам аз бадан мебарояд.

Аз Ҷомӣ:

1. Ширин — 1) лазиз, латиф, 2) номи маъшуқаи Фарҳод.

2. Шаби дигар — 1) як шаби дигар. 2) сифати сиёҳии зулф.

Хоҳам аз дил баркашам пайкони ту,  
Лек аз дил барнамеояд маро.

Яъне тир аз дил берун намеояд ё дил намехоҳад, ки тир берун ояд.

### Навъҳои таҷниси маънавӣ

#### 1. Санъати мӯҳтамилӯзиддайн

Ин яке аз навъҳои таҷниси маънавӣ буда, дар истилоҳи бадеъ он аст, ки нависанда дар рафти сухан сухане меоварад, ки эҳтимоли ду маънои ба ҳам зидро дорад, ҳамчун мадҳу ҳаҷв, мусбату манғӣ ва гайраро ифода мекунад ва зоҳирон муайян намешавад, ки мақсади гӯянда қадом маъност. Яъне гӯянда сухане мегӯяд, ки ду маънои гуногуни ба ҳам мухолифро ифода мекунад. Инро ибҳом низ мегӯянд, ки пӯшида баён кардан аст.

Шод гардад ба руъти ту ғамин,  
Пир гардад ба давлати ту ҷавон.

Ё ки:

Дид чун меҳроби абрӯи бутони ишвасоз,  
Чои он дорад, ки шайхи шаҳр бигзорад намоз.

Дар байти сонӣ ибораи намоз бигзорад эҳтимоли ду маъно дорад: адои намоз кунад ё намозро тарк кунад. Аз Салмони Совачӣ:

Пеш аз ин гар фитнае ангехтӣ дар гӯшае,  
Чашми хубон дар замонаши фитнаро бинад ба хоб.

Яъне ҷашми маҳбуон фитнаро хобида мейёбад, гумон мекунад ва ё фитнаро дар хоб мебинад. Ҳар ду маъно ҳосил аст, ки эҳтимоли ин ду маъни дар таркиби «ба хоб бинад» пинҳон аст.

Аз Рашиди Ватвот:

Эй хоча, зиё шавад зи рӯи ту зилам,  
Бо талъати ту сур намояд мотам.

Яъне: эй хоча, аз рӯи ту торик равшан ва бо талъати ту мотам ба сур мегардад ва ё аз рӯи ту рӯшной ба торикий ва тӯй ба мотам бадал мегардад.

## II. Тавчех

Тавчех як навъи мӯҳтамилуззиддайн (ибҳом) буда, калимаҳои мутаносиби илмӣ ва истилоҳоти фаний ҷамъ мешавад, аммо муроди гӯянда маънни дигар аст.

Аз Ҳоқонӣ:

Аз асп пиёда шав, бар натъи замин рух неҳ,  
Зери пай пилаш бин шаҳмот шуда Нӯъмон.

Аз Салмони Совачӣ:

Улогаке ду-се з-ин пеш дошт бандай ту,  
Ба ваҷҳи қарз якояк ба қарзҳоҳон дод.  
Кунун тасаввuri он мекунад, ки бартобад  
Ба сӯи Сова<sup>1</sup> инони азимат аз Багдод.  
Пиёда рух ба раҳ оварда мотам аз ҳайрат,  
Ту шаҳсаворию аспе ба мот бояд дод.

Дар ин ду мисол калимаҳои *шаҳмот*, *руҳ*, *ҳисоб*, *мот* дар айни ҳол дорои маънои одии аслӣ ва ҳам шомили истилоҳоти шатранҷ аст. Ин рубоии Ҳайём низ мисоли ин санъат аст:

Фарзинсифато, ки масти ғамҳот шудем  
В-аз асп пиёдаи ҷафоҳот шудем.  
Аз бозии пилу шоҳ чун дармондем,  
Рух бар руҳи ў ниҳодаву мот шудем.

## III. Таврия

Таврия дар лугат пӯшонидан, пинҳон кардан, чизеро бар хилоғи ҳақиқат нишон додан аст, аммо дар илми бадеъ яке аз саноёи бисёр мӯҳим ва аз беҳтарин анвои санъатҳои бадеъ ба шумор меравад.

1. Сова — номи шаҳре дар Эрон.

Таврия низ як навъи тачниси маънавӣ буда, иборат аз он аст, ки нависанда дар рафти сухан калимаеро, ки ду ва ё зиёда аз он маъно дорад, зикр мекунад. Аввал яке аз он маъноҳои калима ирова мешавад. Баъд аз бандакҷонишини соҳибӣ, ки ба он калима матлуб бармегардад, маънои дуюмро мечӯяд, яъне аз калимае, ки ду ва ё чанд маънидорад, як маъниро ирова мекунем ва аз бандакҷонишинаш маънои дигарро.

Мисол аз «Гулистон»- Саъдӣ:

Умед ҳаст, ки рӯи малол дарнакашад,  
Аз он сабаб, ки гулистон на ҷои дилтангист.  
Алалхусус, ки дебочаи хумоюнаш  
Ба номи Саъд Абӯбакр Саъд бин Зангист.

Дар байти аввал калимаи гулистон ба маънои боғу бӯстон бошад, аз бандакҷонишини «аш», ки дар охири калимаи хумоюн омадааст, ба дебочаи «Гулистон» бармегардад ва мақсади асосӣ китоби «Гулистон» аст.

Мисол аз Шамсиддини Фақир:

То ба базми хеш моро додааст он сарв бор,  
Аз ниҳоли қоматаш онро шудем уммевор.

Калимаи «бор» дар мисраи аввал ба маънои «хузур» аст, вале аз бандакҷонишини «-аш», ки дар охири мисраи сонӣ ҳаст, фахмида мешавад, ки ба маънои «мева» низ омадааст.

Таврия санъати истиҳдом низ ном дорад. Истиҳдом дар лугат ба маънои ба хидмат гирифтанист.

### Иҳом

Иҳом (йҳом) дар лугат ба галат андохтани хонанда, тарки тасреҳу тавзех кардан, аз равшанбаёнӣ худдорӣ намудан аст. Дар илми бадеъ санъати иҳом он аст, ки нависанда калимаеро, ки ду маъно дорад, кор мефармояд ва аз ин ду маъно яке маънои наздик ва дигаре маънои дур аст. Муроди шоир маънои дур мебошад, вале ў калимаро чунон ба бозӣ меорад, ки хонанда фақат маънои наздикро мефаҳмад. Танҳо

пас аз фикру мулөхизае маъни дур, яъне асли мақсади шоирро пай бурдан мумкин аст. Ин аст, ки санъати ихом яке аз мураккабтарин санъатҳои бадеиёти классикист ва шоирон онро барои пардапӯш кардани фикри худ, барои афзудани латофати каломи бадеӣ истифода менамоянд.

Масалан, дар ин байти Ҳофиз:

Ин ки мегӯянд он бехтар зи ҳусн,  
Ёри ман ин дораду он низ ҳам.

Калимаи «он» ду бор такрор шудааст: якумӣ ишоратчонишин буда, дуюмӣ ба маъни ситорагармӣ, ҷозибаи ҳусни ёр аст. Дар мисраи дуюм калимаҳои «ин»-у «он» зикр ёфтааст, ки фикри хонанда дар аввалин маргаба ба маъни наздик рафта, ҳар дуро ҳам ишоратчонишин мепиндорад ва гумон мекунад, ки яке ба он ва дуюмӣ ба «ҳусн» вобаста аст. Аммо дар ҳақиқат муроди шоир ҳамон маъни дурситорагармӣ, ҷозибаи ҳусн ва малоҳат аст. Мақсади шоир ин аст: мегӯянд, ки ситорагармӣ ва ҷозиба аз ҳусн бехтар аст, вале ёри ман ҳам он дорад ва ҳам ин, яъне ҳам ситорагарму ҷозибадор аст, ҳам соҳиби ҳусн.

Ё ки дар байти дигари Ҳофиз:

Ҳар як шиканчи зулфат панҷоҳ шаст дорад,  
Чун ин дили шикаста бо он шикан барояд?

Ин чо калимаи *шаст* ду маъно дорад: 1. Шумораи муайян, 2. Шасти моҳигирий. Фикри хонанда аз рӯи қаринаи панҷоҳ ба маъни наздик, яъне ба шумур меравад, вале мақсади шоир шасти моҳигирий мебошад. Чунки шаст ба шиканчу зулф монанд аст.

Дар ин байти Исо-маҳдум низ ихом ҳаст:

Зи умрам сӣ гузашту ман ҳамон дар қайди ифлосам,<sup>1</sup>  
Ба панҷоҳу чихил шояд раҳам аз шасти қашшоқӣ.

Дар ин байти Камоли Ҳучандӣ:

1. Ифлос — камбагалӣ, қашшоқӣ.

Камол, ин ҳалқа бар сандон задан чист?  
Гарат чонест, дар боз аст, дарбоз!

Калимаи «дар боз»-и аввал ба маънои аслӣ, яъне ба маънои «дар яла аст», «дар кушодаву во мебошад» омадааст, vale «дарбоз»-и дуюм ду маъно дорад: 1) дар яла, во, ки маънои наздик аст. 2) маънои дарбоз, бозӣ кун, курбон кун, фидо кун. Маънои дуюм маъни дур аст ва дар ҳақиқат мақсади шоир ҳамин аст.

Байтҳои зерин, ки дар поён аз «Хусраву Ширин»-и Низомӣ накл шудааст, барои санъати ихом мисоли барҷастае мебошад. Хонанда дар назари аввал аз зоҳири ибора ба маънои наздики «шакару ширина» меравад, vale мақсади шоир Шакар ном духтар ва Ширин ном маҳбубаи Хусрав ва Фарҳод мебошад. Низомӣ бо калимаҳои «шакар»-у «ширина» суханбозӣ мекунад ва дар миёни ду духтар муқоиса ба кор мебарад ва чунон нишон медиҳад, ки дар натиҷа бартарӣ ва афзалияти Ширинро нисбат ба Шакар ба назар чилвагар менамояд:

Шакар ҳаргиз нагирал ҷои Ширина,  
Бичарбад<sup>1</sup> бар шакар ҳалвои ширина.  
Чаман хок аст, чун насрин набошад,  
Шакар талҳ аст, чун ширина набошад.  
Магӯ Ширину Шаккар ҳаст яксон,  
Зи най ҳезад шакар, ширини аз ҷон.  
Зи Ширина то Шакар фарқе аён аст,  
Ки Шаккар ҷону Ширина ҷони ҷон аст.  
Парирӯест Ширина дар аморӣ<sup>2</sup>,  
Бувад Шаккар аз ў дар пардадорӣ<sup>3</sup>.

Дар ин байти зерини Салмони Совачӣ аз рӯи қаринаи шаст ва тир зеҳни хонанда ба зеҳи камон меравад, ки дар вакти парондан аз он овоз мебарояд, vale мақсад таҳсину оғарин аст. Инчунин аз рӯи қаринаи шасту тир зеҳн ба тири

1. Чарбидан — галаба кардан.

2. Аморӣ — қачовара одамнишини болои шутур ва фил.

3. Ин порча дар айни ҳол ба санъати такрир ё илтизом низ шомил аст. Vale такрир ва ё илтизоми багоят табий, латиф ва санъаткорона аст.

меандохтагӣ меравад ва ҳол он ки муроди шоир ситораи Уторид аст:

Сабо чун шасти зулфат баркушояд,  
Зи Тири чарх бонги зех барояд.

Дар байти зерин калимаи такрории «танг» эҳтимоли се маъно дорад: 1) даҳони танг, ҷашми танг; 2) зич ва пайваст; 3) ҷувол, яъне аз ин ҳубӣ ва зебоиҳо ҷувол-ҷувол дорад. Мақсади шоир низ ҳамин маънои сеюмӣ мебошад:

Даҳони тангу ҷашми танг дорад,  
Бувад з-ин ҷинс ҳубӣ танг-тангаш.

(Камол)

Адабиётшиносони классики форсу тоҷик бар хилоғи адабиётшиносони араб иҳомро ба таҷниси маънавӣ, ки ду ва ё зиёда аз он маънои баробарҳукуро ифода намояд, як донистаанд ва дар таҳти унвони иҳом эзоҳ мекардаанд. Вале мо ин ҷо ҳамин асосро ба назар мегирем, ки таҷниси лафзӣ дар як байт ду ва ё якчанд калимаи ҳамшакли алоҳидамаъноро мефаҳмонад, лекин таҷниси маънавӣ дар як байт омадани як калима ва ё якчанд калимаи дорони маънои баробарҳукук мебошад. Аммо иҳом ду маъно ба ҳуд гирифтани калима аст, ки яке аз ин маъноҳо наздиқ ва дигаре маънои дур бошад. Бинобар ин дар миёни таҷниси маънавӣ ва иҳом албатта фарқ гузоштан лозим аст. Таҷнис дар илми бадеъ ҳамчинс гардонидан гуфтан аст, яъне калима ҳоҳ аз рӯи шакл ва ҳоҳ аз рӯи маъно бояд ҳамчинс бошад. Вале дар иҳом ин ҳусусият тамоман ба шакли дигар мушоҳида мешавад, дар иҳом маъноҳо ҳамчинсу баробарҳукук набуда, балки яке маънои наздики рӯйкӣ ва дуюмӣ маънои дури асосист.

Чанд мисол барои иҳом.

Аз Ҳусрави Дехлавӣ:

Ба соя ҳуфта будам дӣ, ки ёр омаду гуфт:  
Чӣ ҳуфтай, ки расид офтоб дар соя.

Офтоб-1) офтоби ҳақиқӣ, офтоби осмон, 2) офтоби маҷозӣ, ёр.

Аз Ҳоғиз:

Дӣ дар миёни зулф бидидам руҳи ниғор,  
Бар ҳайате ки абр муҳити қамар шавад.  
Гуфтам, ки ибтидо кунам аз бӯса? Гуфт: не:  
Бигзор, то ки моҳ зи акраб бадар шавад.

Аз бурчи Ақраб берун шудани моҳ-1) аз наҳс берун шудан, 2) аз рӯй гирифтани зулф, яъне бигузор, аз рӯям зулфамро як тараф кунам.

Аз Шавкат:

Агар, Шавкат, дурангӣ он гули раъно чунин дорад,  
Баҳори сулҳи мо охир ҳазони ҷанг мегардад.

Он гули дуранга-1) гуле, ки дарун сурх ва аз берун зард аст. 2) ишорат аз дурӯя будани гули раъно, яъне ёр.

Аз Мӯҳташами Кошӣ:

Гарчи ангур аст дар бозорҳо, аммо чӣ суд?  
Дар кафи атфоли мо ҷуз риши бобо ҳеч нест.

Риши бобо- 1) номи ангури ҳусайнӣ. 2) ангур ёфта дех - гуфта даст ба риши бобо задани бачагон.

## САНЬАТҲОИ ЛАФЗӢ

(ё ки тафандуноти адабӣ)

Санъатҳои лафзӣ бештар аз қалимабозиҳои адабӣ иборат буда, онро тафандуноти адабӣ, яъне дилхушиҳои шеърӣ низ меноманд.

Дар асрҳои XII-XIII ва XIV шоирони дарбор, монанди Қатрони Табрезӣ, Азракии Ҳаравӣ, Рашиди Ватвот, Абдулвосеи Ҷабалӣ, Асириддини Аҳсикатӣ, Имодӣ, Амъаки Бухорӣ, Қивомии Мугарризии Ганҷавӣ, Зулфиқори Шервонӣ, Шамси Фаҳрӣ ва маҳсусан, Салмони Совачӣ ба зобони зоҳирӣ қалом ва санъатҳои лафзӣ зътибор доданд ва байзэ аз инҳо ҳамчун Анварӣ ва Ҳоқонӣ маҳсусан дар тумтуроқи алфоз ва мушкилписандӣ зиёда аҳамият медоданд. Вале

монанди Низомӣ, Ҳусрави Дехлавӣ, Саноӣ, Ҳофиз, Камоли Ҳӯҷандӣ ва амсоли инҳо низ ба санъати сухан майл нишон дода бошанд ҳам, эътидолро аз даст надодаанд.

Дар асри XV-XVI санъати сухан ва хусусан моддаи таърих, чистону муаммо ба қуллаи баланди таракқӣ парвоз кард.

Як қисми калони санъатҳои лафзӣ ба алифбои арабӣ маҳсус буда, онҳоро бо ҳатти имрӯза эзоҳ додан мушкил аст. Мо танҳо як қисмашонро ба қадри имкон ба мақсади шиносонаидан ба ҷавонони имрӯза дар поён зикр мекунем.

Ба фикри мо, ба санъатҳои бадеӣ, маҳсусан ба санъатҳои лафзӣ, ки онро тафанинунот ва тафрехоти шеърӣ меноманд, ба ҷашми беэътиноӣ назар кардан ҷандон дуруст нест. Барои фаҳмидани адабиёти гузашта, аз он ҷумла эҷодиёти классикон донистани он санъатҳои лафзӣ низ лозим аст.

Дар замони ҳозира ҳам баъзе санъатҳои лафзӣ ва маънавӣ аҳамияти ҳудро гум накардааст. Аз ҷумла дар шеър ва осори насрини пешқадамтарин адабон устод Айнӣ, Лоҳутӣ, Мирзо Турсунзода, Бокӣ Раҳимзода, Шукӯҳӣ, Дехотӣ ва дигарон ғоҳе аз рӯи қасду ироди ва ғоҳе аз гайри қасду ҳоҳиш дар мисрау байтҳои ҷудогона ба таври табии варзишни санъатҳои латифи ихом, таҷнис, лаффу нашр ва монанди инҳо тазоҳур кардааст.

Ғайр аз ин ҳар як илму фан қисми шӯҳӣ ва шодиоваре дорад. Ин қисм дар соҳаи физика, химия, риёзиёт ҳам дар навбати ҳуд ҳолӣ аз қимат нест. Санъатҳои лафзии бадеӣ низ дар шеъру адаб ҳамин қисмро ташкил мекунанд ва ҳолӣ аз латофат намебошанд.

Машғул шудан ба ин гуна санъатҳои ачиби ҳуҷоянди адабӣ аз қабили таҷнисот ва ё ба навъҳои чистон, баҳри тавлил, лаффу нашр, бароати истеҳмол, суолу ҷавоб, санъати мураббаӣ, мусамман, мувашшаҳот ва ҳатто байтбаракҳо ва гайра боиси ба ҷӯшу ҳурӯш овардани завқи бадеӣ ва тақвияи фаъолияти димогӣ ва сурури қалб мегардад ва дар роҳи инкишифи зеҳн, тарбияи бадеии ҳаваскорони шеъру шоири ҳизмат мекунад.

Ҳамон лаззате, ки як донишҷӯ аз ҳалли як масъалаи риёзӣ ва ё як амалиёти физикий ва химиявӣ мебарад, аз ёфтани

як чистон ва ҳалли як муаммо ва сарфаҳм рафтан ба як ихоми нозук ва таҷниси барчаста, аз мушоҳиди латофати як истиора, ташбех, таносуби қаломи бадей низ ҳосил мешавад. Албатта, бояд ҳудуди ҳар як чиз нигоҳ дошта шавад. Ин гуна машгулияти дилкушои хушоянди адабӣ то ҷое лозим аст, ки мондагии зеҳн ва ҳастагии хотирро бартараф гардонад, на ин ки ҷои вазифаи асосиро ишғол намояд ва ҳаваскорони моро тамоман ба ҳуд қашида, гирифтори қайди санъатҳои хушоянди адабӣ қунад ва оқибат ба партгоҳи шаклпарастӣ фурӯ андозад.

## ТАҶНИСИ ЛАФЗӢ

Вақте ки дар бораи таҷниси маънавӣ баҳс кардем, гуфта будем, ки таҷниси маънавӣ як қалима ва ё иборае зикр мешавад, ки дорои ду ё ҷанд маънои баробархукук мебошад. Аммо дар таҷниси лафзӣ бар ҳилоғи таҷниси маънавӣ ду ё зиёда аз он қалимаи ҳамчинси якранга оварда мешавад, ки таркиби овозияшон як ҳел бошад ҳам, ҳар қадом маънои дигар дорад.

Навъҳои таҷниси лафзӣ инҳоянд:

### Таҷниси том

Таҷниси том он аст, ки ду қалимаи ҳамчинс, ки ҳам дар талафуз ва ҳам дар навишт якхелаанд, вале ҳар қадом маънои дигаре доранд, зикр ёфтаанд.

Дар ин байти Робиаи Балхӣ қалимаи «бод» дар охири мисраи якум ва дар аввали охири мисраи дуюм ба маънои шамол омодааст, вале боди дуюми мисраи дуюм феъли орзумандӣ ва умед мебошад:

Фишонд аз савсану гул симу зар бод,  
Зихӣ боде, ки раҳмат бод бар бод!

Мисоли дигар:

Аlam гаштам ба ту дар меҳрубонӣ,  
Аlam болои сар, бехтар ту донӣ.

(Низомӣ)

«Алам»-и якум ба маъни маълум, машхур, ошкоро, фоп аст, «алам»-и дуюм ба маъни байрақ, ялав, ливо омадааст.

То фикрати ман ниҳод бунёди сухан,  
Обод шуд аз ман тарабободи сухан.  
Мехост сухан зи дасти бетабъон дод,  
Додам ба ишорати сухан доди сухан.

(Камол)

Калимаи «дод» асосан ба ду маъно истеъмол шудааст: дар мисраи 3-юм ба маъни фарёду фифон ва доду ҷеги шикоятомез, вале дар мисраи 4-ум расонидани сухан ба нуқтаи аълои фасоҳат ва балогат аст.

Кардӣ, нигор, дасти худ аз хуни ман нигор,  
Боз, эй нигор, аз чӣ кунӣ эътирози ман?!

«Нигор»-и якум ва сеом ба маъни маҳбуба буда, «нигор»-и дуюм нақшу ранг аст.

Дар калимаи бор - якумӣ ба маъни меваю ҳосил; 2-юмӣ ба маъни карат, мартбата:

Чу буррад бобон хурмои пурбор,  
Ҳамон як бор бирбояд зи ҳар бор.

(Хусрави Дэҳлавӣ)

Дар қадимаи дастур - якумӣ ба маъни фармон, иҷозат; дуюмӣ ба маъни вазир:

Чу дастур омад ба дастури шоҳ,  
Ки гирад дуаспа суи Рум роҳ...

(Низомӣ)

Дар калимаи биҳишт - якумӣ ба маъни ҷаннат; дуюмӣ ба маъни гузашта аз масдари ҳиштан:

Лаззати ҳури биҳишту лаби ҳавзаш набувад,  
Ҳар касе домани маъшуки худ аз даст биҳишт.

(Хофиз)

Дар калимаи канор-1-умй оғӯш, бағал; 2-юмй ба маънои дар як тараф, дур аз миён;

То рафтай аз канорам, эй дўст,  
Якбора зи хеш барканорам.

(Хофиз)

Дар калимаи гариб, ки 1-умй ба маънои ачаб; 2-юмй ба маънои мусофири, бегона, гайриватани:

Гар омадам ба кӯи ту, чандон гариб нест,  
Чун ман дар ин диёр ҳазорон ғариб ҳаст.

(Хофиз)

### Таҷниси зоид

Таҷниси зоид он аст, ки яке аз ду калима як садонок зиёд дорад:

То дили ман дар ҳавои некувон шуд ошно,  
Дар сиришки дила гардонам чу марди ошино.

(Рӯдакӣ)

Шудаст коми ту бар комаи ато сурат,  
Шудаст номи ту бар номаи зафар унвон.

(Унсурӣ)

Ҳар рӯз дарахт бо ҳарири дигар аст,  
Аз бод суи бода сафири дигар аст.

(Манучехрӣ)

Дар ҳасрати рухсори ту, эй зеборӯй,  
Аз нола чу нол<sup>1</sup> гаштам, аз мӯя<sup>2</sup> чу мӯй.

(Рашиди Ватвот)

Зоҳиди хилватнишин дӯш ба майхона шуд,  
Аз сари паймон гузашт, бар сари паймона шуд.

(Хофиз)

1. Нол — най, наи сусту борики миёнхолӣ

2. Мӯя — гиряи бонолиш.

## Тачниси ноќис

Тачниси ноќис он аст, ки дар таркиби овозии калимаҳои ҳамчинс (чиносӣ) ҳамсадоҳо якранг бошанд ҳам, садонокҳо гуногунанд.

Дар калимаи ҷиҳон-1-умй ба маъни дунё, олам, гетӣ; 2-умй ҷаҳонда:

Рӯз дурахши теги ту бар оташ уфтод,  
Оташ зи бим гашт ба санг-андарун ниҳод.  
Акнун чу оҳане ба сари санг барзаний,  
Осема гардаду шавад андар ҷиҳон ҷаҳон.

(Фарруҳӣ)

## Дар ин рубоии Урғӣ:

Дӯшина, ки бурди бард бар дӯшам буд,  
Сармо чу арӯси нав дар оғӯшам буд,  
Пӯшидание набуд чуз ҷашм маро,  
Чизе, ки ба зери сар ниҳам, гӯшам буд.

Азбаски «бурд» (матоъ) ва «бард» (сармо) дар ҳатти арабӣ як ҳел навишта мешавад, ин ҷо низ тачнис ҳаст. Вале дар талафуз садоники ин ду калима аз якдигар фарқ меқӯнад.

## Ё ки дар ин байти Ҳоҷу:

Дурахшон ду рухшон чу шамсу қамар,  
Дурафшон ду лабшон чу шаҳду шакар.

Калимаҳои «дурахшон» ва «ду рухшон» (ду рӯяшон) низ аз тачнисҳои ноќис буда, танҳо дар овози а ва у мухолифат мавҷуд аст.

## Мисоли тачниси ноќис аз Ибни Ямин:

Эй дил, огаҳ нестӣ, к-аз пайкарат боди фано  
То ки ангезад губоре чун зи майдон гард гурд.

З-абри хазлон<sup>1</sup> замҳарири<sup>2</sup> қаҳр чун резон шавад,  
Хар кӣ дорад бурди тоат, чон зи дасти бард бурд.  
Дар мусибат иола кам кун, к-ин масал монад бад-он,  
Барраго мебурд гургу уштулум<sup>3</sup> мекард курд,  
Окибат хоҳад фитод ин барра дар чанголи гург,  
Гарчи якчанде нигаҳдориш хоҳад кард курд.  
Мард он бошад, ки бахшад симу зар дар зиндагӣ,  
Симу зар суде надорад он замон, ки мард мурд.  
Сокиё, дармон надорад хушкреши рӯзгор,  
Бода дардех, то фурӯ резам ба рӯи дард дурд.

Дар байтҳои зерин низ таҷниси ноқис ҳаст:

Писарро нишонданд пирони дех,  
Ки меҳрат бад ў нест, маҳраш бидех.

(Саъдӣ)

Агар пури Золию гар пири Зол,  
Ба дастоннамой шавӣ поймол.

(Ҳофиз)

Хубони порсигӯ бахшандагони умранд,  
Сокӣ, бидех башорат пирони порсоро.

(Ҳофиз)

Чурми ман аст васли ту ҷустан ба нақди чон,  
Аммо фиреб додану ҷустан гуноҳи кист?

(Шоҳин)

### Таҷниси мураккаб

Дар таҷниси мураккаб чунин қалимаҳои ҳамчинс зикр мегарданд, ки яке аз онҳо қалимаи сода ва дигаре мураккаб ё ба шакли таркиб аст, ҳар ду монанди ҳамдигаранд ва дар талаффуз якранг бошанд ҳам, дар имло аз ҳам фарқ мекунанд.

1. Хазлон — бебаҳрагӣ, фурӯ гузоштан, бозмонӣ.

2. Замҳарир — сармои саҳт.

3. Уштулум — саҳтгирӣ; ин ҷо ба маъни доду фарёд.

Хуршед, ки нури дидай оғоқ аст,  
Тобанда нашуд пеши ту, то банда нашуд.

«Тобанда» ба маънои дурахшанда буда, дар мавриди дуюм «тобанда» аст, яъне «то ки банда нашуд».

Ё ки дар ин байти Ҷомй:

Бишнав ин қиссаро, ки Нӯширавон  
Рӯзе аз бода хост нӯши равон.

«Нӯширавон»-и якум номи подшоҳи Сосонӣ буда ва «нӯширавон»-и дуюм ба маънои шароби гуворои ҷон омада, аз ду калима соҳта шудааст.

Дар мисоли зерин низ:

Чӣ нуқсон дорад, ин мардум, ки ин сон  
Надорад қадру қимат мисли инсон?

(М. Турсунзода)

«Ин сон»-и якум аз рӯи талаффуз ва оҳанг аз «ин-сон»-и дуюм фарқ меқунад, «ин-сон»-и якумӣ ба маънои ин гуна буда, «инсон»-и дуюмӣ ба маънои одам аст.

Чанд мисоли дигар барои таҷниси мураккаб:

Касеро, ки дастат расад, даст гир,  
Ки фардо ҳамон бошадат дастгир.

(Ҳоғиз)

Моҳазар нест ба бозор сивои манту,  
Гушна мондӣ агар имрӯз ба ҷои ман ту.

(Савдо)

**Таҷниси мукаррар**  
(Муздаваҷ)

Таҷниси мукаррар (такрор) он аст, ки дар охири байт калимаҳои ҳамчинс паҳлӯи якдигар оварда мешавад. Яъне гӯё як калима ду бор такрор меёбад ва ҳар кадом дорои маънои чудогона мебошад. Ин қисм таҷнисро муздаваҷ низ меноманд, ки ҷуфт гуфтан аст.

Таңниси мұкаррар чүнин намуде ҳам дорад, ки дар охир мисраъ калимаи том не, балки як қисми он тақрор мешавад.

Агарчи ҳаст гулатро чу ман ҳазор ҳазор,  
Маро ба даст наёд чу ту нигор нигор.

(Салмони Совачй)

Дар ин чо «ҳазор»-и якум ба маъни булбул буда, «ҳазор»-и дуюм ба маъни шумора аст. Инчунин «нигор»-и якум ба маъни дилбар буда, «нигор»-и дуюм маъни нақшу суратро дорад.

Давоми ин шеър чүнин аст:

Бар тарфи чўйбор мае ҳамчу нўш нўш,  
Акнун ки кард замзама бар шоҳсор сор<sup>1</sup>.

«Нўш»-и якум шарбати давои гуворои чонбахш аст, «нўш»-и дуюм аз феъли нўшидан (асоси замони ҳозира) мебошад. Ин чо дар охир мисраи дуюм фақат нисфи калима тақрор шудааст.

Ғазали зерин аз Ризо ном шоир:

Ёри сангиндил чу шуд бо мардуми ағёр ёр,  
Эй дили шўрида, сел аз дидай хунбор бор!  
Чони ширина ба савдо додиу судат набуд,  
Чанд чун Фарҳод гардӣ бар сари бозор зор?  
Чораи кори ман он буд, чун намесозад ба васл,  
Сабр бошад ин дили шўридаро ночор чор.  
Мурғи чонам то ба доми зулғи мушкинат фитод,  
Рӯзи ман шуд бар мисоли нофай тотор тор.  
Ман, ки ғамҳори туам умре, нигоро, эй аҷаб,  
Мешуморад муддай дарди мани ғамҳор хор.  
Лочарам ҳамчун Ризо саргаштаи ў то абад,  
Ҳар киро дил шуд шикори ғамзаи тотор тор.

1. Сор — номи мурғест ҳушхон.

Гоҳе дар миёни ду калимаи ҳамчинс калимаи изофа-  
кунандае ва ё дар охири калимаи аввал бандаки соҳиб  
дохил мешавад, чунон ки дар ин рубой ҳаст:

Афтод маро бо дили маккори ту кор,  
Афганда дилам дар ин ду гулнори ту нор,  
Ман монда хичил ба пеши гулзори ту зор,  
Бо ин ҳама дарду чашми хунхори ту хор.

## Ё ки

Эй гӯйзанаҳ, сухан зи гӯят гӯям,  
В-эй мӯймиён, зи ишқи мӯят мӯям,  
Гар об шавам, гузар ба ҷӯят ҷӯям,  
В-ар сарв шавам, ба пеши рӯят рӯям.

(Муиззӣ)

## Мисоли дигар:

Чун ба тарфи ҷӯй бинмояд гули худрӯй рӯй,  
Ҷои бо маъшук май ҳӯрдан канори ҷӯй ҷӯй  
Бурда аз марҷон ба гуна лолаи Нӯъмон<sup>1</sup> сабак  
Бурда аз мутриб ба дастон булбули хушгӯй гӯй  
Бистад аз ёкуту буссад<sup>2</sup> лолаи гулнор ранг,  
Ёфт аз кофуру анбар хайрию шаббӯй бӯй.  
Чашми ман чун чашмаи Омӯй гашт аз хичри ў,  
Тан ба ҳуни дардод ҳамчун чашмаи Омӯй мӯй.  
Кӯж гардад бар сипехр аз ишқу ў ҳар моҳ моҳ.  
Хуни дил ҳар дам кунад з-ин чашми ман бороҳ роҳ.

(Қатрон)

## Таҷниси ҳат

Ин санъат асосан ба алифбои арабӣ маҳсус аст. Масалан  
миёни ҳарфҳои «с» ва «ш» ( $\omega$  ва  $\psi$ ) фарқ танҳо дар нуқта  
мебошад. Чунон ки дар калимаҳои «маскан» ва «машкан».  
Ҳофиз мегӯяд:

1. Мансуб ба Нӯъмон ном подшоҳе, ки лоларо дӯст медопглааст.  
2. Буссад — марҷон.

Диламро шуд сари зулфи ту маскан,  
Бад-ин сонаш фурӯ машкан.

Навъи дигари таҷниси хат иборат аз ҳамчинс омадани яке аз ҳамсадоҳои охири калима мебошад. Мисоли зерин аз Муиззист:

Солу фолу ҳолу аслу наслу таҳту баҳт  
Бодат андар ҳар ду гетӣ барқарору бардавом.  
Сол ҳуррам, фол некӯ, мол воғир, ҳол ҳуш,  
Асл событ, насл бокӯ, таҳт олӣ, баҳт ром.

Дар мисраи аввали ин қитъа ҳашт исм қатор омадааст, ки охирин ҳарфҳошон ҳамчинс буда, мисоли таҷниси хат мебошанд. Вале ҳамин исмҳо дар байти сонӣ бо сифати муносибе эзоҳ ёфтаанд, ки мисоли барҷастае барои санъати тафсир низ мешавад.

### ИШТИҚОҚ

Иштиқоқ дар лугат ба маъни шикофтан (шикастан) аст. Санъати иштиқоқ он аст, ки нависандя якчанд калимаэро зикр менамояд, ки ҳуруфи онҳо дар гуфтан ба ҳам наздик ва ҳамчинсанд, ё ки ҳамаи ин калимаҳо аз як решаш гирифта шудаанд. Баъзе аз санъатшиносон инро санъати чудогона ҳисоб накарда, яке аз намудҳои таҷниси хат шумурдаанд. Вале онро як санъати мустақил ҳисоб кардан лозим аст Чунончи:

Гар заррае зи баҳри қабулат ба ман расад,  
Дар сарват<sup>1</sup> аз Саро<sup>2</sup> ба Сурайё<sup>3</sup> барад маро.  
(Хусрави Дехлавӣ).

Дар ин байт калимаҳои «сарват», «Саро», «Сурайё» аз як решаш гирифта ва бо «с»-и сенуқта (ሱ) навишта шудаанд:

Дар ин байти Низомӣ:

1. Сарват \_\_\_\_ бисёрии мол.
2. Саро \_\_\_\_ ҳоҳ.
3. Сурайё \_\_\_\_ Парвин.

Наҳанги хаданг аз камини камон

Наёсуд бар як замин як замон.

Калимаҳои «камину камон» ва «замину замон» аз як решаша набошанд ҳам, аз хусуси ҳуруф (ҳамсадоҳо) якранганд. Пас, иштиқоқ ду қисм мешавад: якум калимаҳои аз як решаша гирифташуда, дуюм калимаҳои алоҳидарешае, ки ҳарфҳошон (ҳамсадоҳошон) якранганд.

Мисол барои навъи якуми иштиқоқ:

Чу лахте сухан ронд бар ҷои ҳеш,

Раҳоварди оварда овард пеш.

(Низомӣ)

Роҳати рӯҳ аз азоби ҷаҳл дар илм аст, зонк

Чуз ба илм аз ҷони қас райхони роҳат нашкуфид.

(Носири Ҳисрав)

Ситорае бидуроҳшиду моҳи маҷлис шуд,

Дили рамидай моро анису мӯнис шуд.

(Ҳофиз)

Чун ду зулфат кард саргардон маро

Гардиши гардуни гардон, алғиёс!

(Ҳофиз)

Маҳе нишаст ҳаёли руҳат ба ҳонаи ҷашм,

Ту моҳӣ, аз ту ситонем моҳиёнаи ҷашм.

(Камол)

Зи иқболи ҳар муқбили дех қабул,

Ба иқбол наздику дур аз малул.

Бикин тӯҳфаи маҷлиси муқбilon,

Магардонам аз базми соҳибдилон...

Ки ин он замон аст хотирписанд,

Шавад аз қабули ту шерозабанд.

(Малехо)

Рашки ракъос аст анчоми тапишҳои дилам,  
Гар кунад он шӯхи рақъосӣ даме оғози ракъс.

(Туграл)

Мисоли иштиқоқи қисми дуюм:

Маро ҳадя бояд, агар гуфт рост,  
Туро рою рӯи дабирӣ кучост?

(Фирдавсӣ)

Навои ту, эй хубҷехри навоин,  
Даровард дар кори ман бенавой.

(«Ал-мӯъҷам»)

### ТАРСЕЙ

Тарсеъ дар лугат гавҳар ба ришта қашидан аст, вале дар адабиёт қалимаҳои мисраи якум ва дуюмро дар сурати мутавозӣ дар як шаклу қолаб чидан мебошад.

Мисол аз Абӯтайиби Мусъибӣ:

Шаккаршикан аст ё сухангӯи ман аст,  
Анбарзакан аст ё суманбӯи ман аст.

Ин что дар ду мисраъ ҳамаи қалимаҳо дар як шаклу қолаб буда, комилан мутавозӣ омадаанд ва гуфтан мумкин аст, ки ҳамаи қалимаҳои ин байт ба ҳам қофиянӣ: шаккар-анбар, шикан-закан, сухан-суман, гӯй-бӯй.

Ин гуна ҳамвазну ҳамшакл ва мутавозӣ омадани қалимаҳои ду ё чанд мисраъ санъати тарсеъ ном дорад.

Салмони Совачӣ гуфтааст:

Сафои сафвати рӯят бирехт оби баҳор,  
Ҳавои ҷаннати кӯят бибехт мушки татор.

Дар ин байт низ қалимаҳо комилан мутавозиянӣ: сафоҳаво, сафват-ҷаннат, рӯят-кӯят, бирехт-бибехт, баҳор-татор.

Санъати тарсеъ монанди бисёр санъатҳои дигари бадиёти классикӣ дар дasti бâъзе шоирони шаклпараст ба як воситаи суханбозии хушку холӣ табдил ёфта буд. Бисёр

шоирон калимаҳои ҳамвазну ҳамшаклро ба тарзи сунъӣ рӯ ба рӯ чида, байтҳои мурассаъ месохтанд, вале ин байтҳо мазмуни баланде надошт, зоро худи он шоирон фақат барои зебо шудани шеър кӯшиш карда, барои ифодаи мазмунҳои ойл ҷандон ҷидду ҷаҳд намекарданд.

Вале шоирони бузург санъати тарсеъро низ чун як воситаи муҳимми тасвири бадей истифода карда, ба ифодаи мақсад комилан тобеъ намудаанд. Дар шеъри шоирони бузург тарсев чун интиҳоби сунъӣ ва зӯрбазӯракии калимаҳо не, балки чун маҳсули табии равон намоён гардида, самимияти шеърро хеле қувват медиҳад.

Масалан, дар байти зерини Низомӣ, ки саропо мурассаъ аст, на танҳо тарсев хеле табий буда, аз табии баланди шоир хабар медиҳад, балки барои характеристикаи қаҳрамони асар низ аҳамияти калон дорад:

Бар ҳар фалаке мунир мебуд,  
Дар ҳар нафасе абир месуд.

Байти зерини Чомӣ низ саропо мурассаъ буда, ҳам аз табии баланду самимияти комили шоир хабар медиҳад, ҳам хислатҳои муҳимми қаҳрамони ўро баён менамояд:

Бар ҳар зааре сабур мебуд,  
В-аз ҳар нафасе нафур<sup>1</sup> мебуд.

Байти дуюми порчаи поён низ тарсеи хеле табий ме-  
бошад.

Қайси ҳунарист, дигарон ток,  
Чун баҳт ба бандагист мушток.  
Дар аслу насаб ягонаи даҳр,  
Дар фазлу адаб фасонаи шаҳр.

(Чомӣ)

Дар порчаи поён Чомӣ қаҳрамони худро бо як меҳру муҳаббат ва мафтунӣ тасвир мекунад, дар бораи ў бо шавқу завқ сухан меронад, бинобар ин шеъри ў хеле самимӣ ва

1. Нафур — нафраткунанда.

табий баромадааст, ки қариб ҳама байтхояш дар санъати тарсөй воеъ шудааст (баъзе тарсеи комил ва баъзе тарсеи ноқисанд):

Байёй<sup>1</sup> матои ҳушёй,  
Раққоси симоъи<sup>2</sup> бекарорӣ,  
Нодофи<sup>3</sup> кӯҳи андӯҳ,  
Девонасавори куллаи кӯҳ,  
Ганчури<sup>4</sup> хизонаҳои ифлос,<sup>5</sup>  
Ранчури фасонаҳои васвос,<sup>6</sup>  
Дамсози муганниёни<sup>7</sup> фарёд,  
Ҳамроzi мучаррадони озод,  
Ҳамгардани охувони сахро,  
Ҳамшевани<sup>8</sup> булбулони шайдо,  
Тороҷрасидаи шаҳи ишқ,  
Наълайндиридаи<sup>9</sup> раҳи ишқ,  
Сангифкани шишаҳонаи ақл,  
Барҳамзани дому донаи ақл,  
Яъне Мачнун - асири Лайлӯ,  
Шӯридаи доруғири Лайлӯ.

Байти зерини Ҳилолӣ, ҳарчанд тарсеи комил нест, вале хуб афтодааст:

Гавҳари ҳуккаи даҳон сухан аст,  
Чавҳари ҳанҷари забон сухан аст.

Ин байти Ҳилолӣ низ ҳамин гуна аст:

Сухан сарчашмаи дарёи ишқ аст,  
Сухан сармояи савдои ишқ аст.

1. Байёй — байъкунанда, фурӯшанда.

2. Симоъ — шунидани суруд, ваҷду ҳол ва суруд.

3. Ганчур — ҳазинаҷӣ.

4. Ифлос — қашшоқӣ, камбагалӣ, муфлисӣ,

5. Васвос — андешаи бад, ки дар дил меғузараҷад, дудилий.

6. Муганий — созанда.

7. Шеван — оху нола.

8. Наълайн — кафш.

Хусусан байти дуюми ин порчай Ҳилолӣ дорои тарсеи хубест:

Адаб ороиши афъол бошад,  
Адаб осоиши аҳвол бошад.

Фурӯги зоҳир аз ороиши ўст,  
Фароғи ботин аз осоиши ўст.

Чанд мисоли дигар:

Кас фиристод ба сирр-андар Айёр маро,  
Ки макун ёд ба шеър-андар бисёр маро.

(Рӯдакӣ)

Лайлӣ чу қамар ба равшани чуст,  
Мачнун чу қасаб баробарац руст.

Лайлӣ ба сухан париваше буд,  
Мачнун ба ҳикоят оташе буд.

Лайлӣ самани<sup>1</sup> ҳазоннадида,  
Мачнун чамани ҳазонрасида.

Лайлӣ зи бирун паранд медӯхт,  
Мачнун зи дарун сипанд месӯхт.

Лайлӣ сари зулф шона мекард,  
Мачнун дури ашк дона мекард.

(Низомӣ)

Ба зоҳир бибинанду таҳсин кунанд,  
Ба ботин нишинанду нафрин кунанд.

(Малехо)

Булбул ба чаман нашида гӯяд,  
Шоир ба Ватан қасида гӯяд.

(М. Турсунзода)

Байти сонии мисоли зерини Баҳорӣ дорои санъати тарсеи комил аст:

1. Саман — суман, гули сафеди хушбу.

Ёд кардам қадди дилчүй туро,  
Чашми өодүи туву мүй туро.  
Нарму лаззатбахш гүфтори туро,  
Гарму роҳатбахш рухсори туро.

## ИЛТИЗОМ

Илтизом он аст, ки шоир калима ё якчанд калимаро, зикраш лозим набошад ҳам, дар ҳар мисраъ ё дар ҳар байт такроран зикр мекунад. Ин санъатро лузуми моялзам (лозими нолозим) ҳам мегүянд.

Сайфии Нишопурӣ калимаи «санг» ва «сим»-ро дар ҳар мисраъ такроран зикр кардааст:

Эй нигори сангдил, эй лўбати симинъузор,  
Дар дили ман меҳри ту чун сим дар санг устувор.  
Сангдил ёрию симинбар нигорӣ, зон ки ҳаст  
Ҳамчу нақши симу санг андар дили ман пойдор.  
Ман туро чўям чу симу ту маро ронӣ ба санг,  
Захми сангу аҳди сим аз туст гўё ёдгор.

Камоли Исмоили Исфаҳонӣ қасидае дорад, ки дар ҳар байти он калимаи «мӯ» илтизом шудааст:

Даҳанат як сари мӯяст ба ҳангоми сухан,  
Асари мӯйшикофии ту дар вай пайдост.  
Ҳар сари мӯй аз он зулфи сияҳ пиндорӣ,  
Дар димоги мани шўрида раге аз савдост.  
Мӯ баромад ба кафу мӯи ту н-ояд ба кафам  
Бо чунин баҳт, ки ман дораму ин ҳӯ, ки турост...

Чунон ки дар санъатҳои шеърии дигар аз ҳадди эътидол берун рафтани зебоии шакл ва назокати маъниро халалдор мекунад, дар ин санъат низ гайримӯтадилий ҳусни сурат ва муносабати мазмунро вайрон мегардонад. Ҳилолӣ, Котибии Туршизӣ ва баъзе шоирони дигар қасидае дар илтизоми шутуру ҳучра навиштаанд. Матлаи қасидаи Котибӣ ин аст:

Маро ғамест шутурборҳо ба ҳучраи тан,  
Шутурдилӣ накунам, ғам кучову ҳучраи ман.

Матлаи қасидаи Ҳилолӣ ин аст:

Шутур қашидӣ агар бори дил зи ҳӯҷраи тан,  
Шутурдилӣ накунам, ғам кучову ҳӯҷраи ман.

Зайнiddин Восифӣ низ дар «Бадоєъ-ул-вақоєъ» ба Котибии Туршизӣ ҷавобан қасидае сурудааст, ки дар ҳар мисръ қалимаҳои шутуру ҳӯҷраго ва илова бар он дар ҳар байт ҷор үнсур-обу боду оташу ҳокро низ зикр кардааст.

Дар унвони қасидаи «Шутуру ҳӯҷра»-и Ҳилолӣ аз тарафи мурагтиби девон гуфта мешавад, ки ин қасида «ҳолӣ аз такаллуфе нест». Дар ҳақиқат барои мазмунан ба ҳам алокадор кардани шутуру ҳӯҷра дар ҳар мисръ ва дар ҳар байт илтизоми ҷор үнсур ба такаллуфи аз ҳад афзун бурда мерасонад. Ба иборати дигар, қалимаҳои туфайлий ба хисоби миёна нисфи қалимаҳои илтизомшударо ташкил мекунад. Аз ин рӯ қасида ҳушк, сохта ва аз мазмунҳои баланди самимӣ ҳолӣ буда, аз такрори дилгиркунанда иборат аст. Барои исботи муддао ба таври интиҳоб аз қасидаи Восифӣ нақд мекунем:

Бибанд бар шутури бод ҳоки ҳӯҷраи тан,  
Шутур дар оби фано рону ҳӯҷра оташ зан.  
Бируни ҳӯҷраи ҳокам ҳасуд як шутур об,  
Ба ҳӯҷра сад шутур оташ зананд боди фитан.  
Шутур зи ҳӯҷра равад ҳамҷу бод з-отashi ҳашм,  
Зи бас қашад шутур аз обу ҳоку ҳӯҷра миҳан.  
Зи боду отashi даврон шутур ба ҳӯҷра қашам,  
Ки ҳуд қашида шутур обу ҳоки ҳӯҷраи ман.

Чунон ки дида шуд, на танҳо ин қасидаи Восифӣ, балки аксарияти шеърҳое, ки дар боло овардем, намунаи шакл-парастӣ ва суханбозии ҳушку ҳолӣ мебошанд. Ҳилолӣ ва Восифӣ барин шоирони пешқадам низ аз болои сухан-пардозии бемаврид берун намонда буданд. Албатт, ин санъати ҳам ғоҳе барои ифодаи мазмуни баланде хеле табии ҷаҳонро ҳам мегӯянд. Аз ҳоли ҳарони ҳарони ҷаҳонро ҳам мегӯянд, ки назариётчиён санъати илтизомро «лузуми моялзам», яъне лозими нолозим.

номидаанд ва бехудаву бемаврид кор фармудани онро нолозим шуморидаанд.

## Навъҳои илтизом

(Эънот)

Эънот дар лугат саҳт афгандан аст. Вале дар истилоҳи бадеъ аз рӯи такаллуф ба иҷрои амали нолозим илтизом намудан аст ва ҳол он ки сухан аз гайри он ҳам дуруст ва тамом буда, мақсади нависанда маҳз зебу ороиши сухан аст.

Эънот он аст, ки дар қофияҳо пеш аз ҳарфи равӣ тақрор шудани айни ҳарфери лозим мешуморанд. Масалан, агар қалимаҳои «ракам», «бакам» ва гайра қофия шавад, дар навиштани арабӣ ҳарфи охир, яъне мим («м») ҳарфи равӣ бошад, пеш аз он ҳарфи қоф («қ») низ тақрор шудааст. Тақрори ин ҳарфи пеш аз ҳарфи равӣ талаби санъати эънот аст. Агар барои қофия қалимаҳои «алам» ва «ситам» оварда шавад, қофия халал намебинад, вале ин қофия санъати эънот ҳисоб намеёбад. Ин санъат яке аз намудҳои илтизом ва ё лузуми моялзам аст:

Доим дили ман ҳаст ба рӯят моил,  
Ҳаргиз нашавад меҳри ту аз дил зоил.  
Хуршеди руҳи ту хубтар мебинам  
Ҳолӣ ки шуда губори хаттат ҳоил.

Агар ба ҷои ин қофияҳо монанди қалимаҳои дилу қоил ҳамқофия шуда оянд, мумкин аст, вале он гоҳ санъати эънот риоя наҳоҳад шуд.

Бе руҳи зебот нозебост сайри бӯстон,  
Бе лаби ширин-т талҳ аст анбаи<sup>1</sup> Ҳиндустон.  
Дӣ нигаҳ кардам ба рӯяш, сина аз дил шуд тиҳӣ,  
Ҳолӣ аз нодиданаш чон меравад, эй дӯстон.

1. Анба — меваи маҳсуси Ҳиндустон буда, дар соҳтани туршӣ ба кор меравад.

## Мураддаф

Дар ашъор гоҳе баъд аз қофия калима ё калимае чанд тақрор мебад, ки онро радиф меноманд. Ин равия маҳсуси шеъри форсӣ-точиқӣ аст ва дар шеъри араб дида намешавад, магар касе ки ба тариқи тақаллуф ва тақлиди шеъри форсию точиқӣ шеър гӯяд. Аксари шеъри форсӣ-точиқӣ бо радиф гуфта мешавад. Ҳарчанд дар «Маҷмӯа-ус-саноэ» ва дигар осори доир ба илми бадеъ радиф бо номи мураддаф ба санъати мустақил зикр ёбад ҳам, мо онро ҳамчун як намуди санъати илтизом зикр мекунем.

Хусрави Дехлавӣ рақамҳои як, ду, се, чор ва панҷу шашро дар газале илтизом намудааст, ки дар айни ҳол ба санъати шумур низ оид аст:

Эй зада новакам ба чон як-ду-се-чору панҷу шаш,  
Кушта чу бандай замон як-ду-се-чору панҷу шаш.  
Пеши дари ту ҳар нафар аз ҳаваси даҳони ту  
Бӯса занам бар оston як-ду-се-чору панҷу шаш.  
Гоҳи назораи ту чун ҷилва кунад ҷамоли ту,  
Кушта шаванд ошиқон як-ду-се-чору панҷу шаш.

## Зукофиятайн

### (Дукофия)

Гоҳе баъзе аз шоирон мегӯянд, ки дар ҳар байти он ду қофия илтизом мешавад. Агар ин санъат аз гайри тақаллуф ба зухур анҷомад ва дар ҳолати табии вокеъ шавад, чӣ ҳуш, вагарна он шеър як ҷизи ғайрисамимӣ ва сохтае хоҳад буд. Ин санъат низ як намуди илтизом аст.

Аз «Лайлӣ ва Маҷнун»-и Низомӣ ду байти зерин, ки хеле табии ва самимӣ вокеъ шудааст, мисоли барҷастаи ин санъат мебошад:

Лайлӣ ба карашма зулф бар дӯш,  
Маҷнун ба вафош ҳалка дар гӯш.  
Лайлӣ зи бирун паранд<sup>1</sup> медӯҳт,  
Маҷнун зи дарун сипанд месӯҳт.

1. Паранд — порчай нағиси бирешими.

Дар байти аввал калимаҳои «бар дӯш» ба калимаҳои «дар гӯш» ҳамқофияанд, ки ҳар қадом аз ду калима иборатанд. Инчунин дар байти дуюмӣ калимаҳои «зи бирун паранд медӯхт», ба калимаҳои «зи дарун сипанд месӯҳт» ҳамқофия шудааст. Ин байт асосан ба санъати тарсेय наздик буда, тарсёни нокис аст.

Дар ин газали Камол санъати зуқофиятайн аз аввал то охир риоя шудааст:

Ошиконат ба сахарҳо, ки дуо мегӯянд,  
Ба дуо бӯи ту аз боди сабо мечӯянд.  
Ман ба сар мераваму диди ба роҳи талабат,  
Бераҳӣ бин, дигаронро, ки ба по мепӯянд.  
Чист бар куштаи дилдор басе гиряи зор,  
Чун шудаш ҳар сари мӯ зинда, киро мемӯянд?  
Ашкҳоро бизан, эй диди гирён, ба замин,  
Ки чаро хоки раҳаш аз руҳи мо мешӯянд.  
Зулфи ту карда раҳо голиямӯёни Хито,  
Нофаи оҳуи мушкин ба хато мебӯянд.  
Бо вучуди қади дилҷӯю гули худрӯяш  
Дар чаман сарву гул аз боду ҳаво мерӯянд.  
Шеъри ту чун ҳама гӯянд, ки сехр аст, Камол,  
Дӯстон ин суханат шеър чаро мегӯянд?

Дар ин шеър на танҳо калимаҳои *дую*, *сабо*, *по*, *киро* ва гайра ҳамқофияанд, балки калимаҳои *мегӯянд*, *мепӯянд* ва гайра низ қофияи дуюми байтҳоро ташкил кардаанд. Чунон ки ҳуди Камол дар байти охир ишора кардааст, ин шеърро сехри ҳалол метавон номид<sup>1</sup>.

Мисоле чанд барои дуқофия:

Ҳеч ганче нест аз фарҳанҷ<sup>2</sup> бех  
То тавонӣ, рав туву ин ганҷ неҳ.

(Рӯдакӣ)

1. Сехру ҷоду дар шариати ислом ҳаром аст, аммо сехри сухан, яъне шеъри олиро ҳалол ҳисоб кадаанд. Шеъре, ки шоир дар он доди сухан додааст ва гӯё бо сухани бадей сехру мӯъциза эҷод намудааст, сехри ҳалол номида мешавад.
2. Фарҳанҷ — муарраби фарҳанг.

Зишт бошад рўи нозебову ноз,  
Саҳт бошад чашми нобинову боз.

(Маснавӣ)

Мо жандасалаб шудему дар ҳаз<sup>1</sup> нахазем,  
Чуз хор наҳоему ба чуз газ<sup>2</sup> нагазем.  
Аз лаъли бутони шаккаринмаз<sup>3</sup> намазем,  
Рухсор ба хуни духтари раз<sup>4</sup> наразем.

(Хоқонӣ)

Эй бо лаби ту тӯтии ширинзабон забун,  
Кардӣ инон зи панҷаи симинбарон бирун.  
Лабташна меравам зи паяш, гарчи меравад  
Бар рӯям аз ду дидай пурхун аён уюн<sup>5</sup>.  
Гар бишканий ба сангӣ ситам ҳуққаи дилам,  
Чуз гавҳари ниёз наёбӣ дар он дарун.  
Хоҳӣ, дило, ба пой кунӣ хаймаи мурод,  
З-он мӯ талаб танобу аз он қад ситон сутун.  
Бо ҳусни илтифоти ту мӯътод гаштаам,  
Бар мо макун убур<sup>6</sup> тағофулкунон кунун,  
Дар мулки ишқ мансаби олию дун яkest,  
Некон намуда майл ба олий, бадон ба дун.  
Чомӣ алам ба олами девонагӣ фароҳт<sup>7</sup>.  
Чун соҳт ишқ рояти девонагон нигун.

(Чомӣ)

Дар ғазали мазкури Чомӣ ба иловаи санъати дуқофия  
санъати иштиқоқу таҷниси ноқис низ дидা мешавад.

1. Дар ҳаз нахазем — дар ҳаз ном пӯстини мӯинаи нарму гарм, ки аз пӯсти ҳаз ном ҳайвоне, ҳудро намепечонем, яъне онро намепӯшем.
2. Газ — як қисм дараҳти буттамонанд, ки дорои ҳӯшаҳои гули сафед ё сурхранг буда, занбӯри асал онро дӯст медорад, мевааш ҳушбӯй буда, ҷӯбашро барои ҳушбӯй месӯзонанд.
3. Шаккаринмаз — шакаринтаъм.
4. Разидан — ранг кардан.
5. Уюн — чашмаҳо, чамъи айн, ки чашма гуфтан аст.
6. Убур кардан — гузаштан.
7. Фароҳтан, афроҳтан — баланд бардоштан.

То ҳарфи васфи он лаби чун писта бастаам,  
Аз қайди қанду аз тамай руста растаам.  
Гар сар равад ба теги чафоят, чй бим аз он,  
Дасте зи чон ба күй ту биншаста шустаам,  
Дил бастаам ба гесүи хилватнишин буте,  
Аз сайри күча форигу аз раста растаам,  
Васфи узори тозанигоро намудаам,  
Лафзе бадсъу маъни барчаста чустаам.  
Мости мудоми<sup>1</sup> он нигахи бемудом<sup>2</sup> масть,  
Пайваста з-он ду абруи пайваста хастаам.  
Ҳайрат, ба ёди орази ў боғи хешро  
Ҳар сўзи гул чаман-чаману даста бастаам.

(Ҳайрат)

Лоиқ - шоири чавони боистеъоди мо низ дар ин ришта зўрзмой кардааст:

Онҳо, ки ба макри ишқ ёрат шумаранд,  
Махмур ба ҷашми пурхуморат нигаранд.  
Магур машав зи меҳрубонии дурушт,  
Як гул бидиҳанд, сад баҳорат бибаранд.

### Ҳочиб

Гоҳе дар миёни ду қофия калимаи дигаре даромада, ҳамчун радиф такрор меёбад, ки онро ҳочиб (пардадор) меноманд:

Эй аз дили дардноки Ҳоқонӣ шод,  
Фамҳои ту кард ҳоки Ҳоқонӣ бод,  
Рӯзе ки кунӣ ҳалоки Ҳоқонӣ ёд,  
Бар ҳирзи<sup>3</sup> ту чони поки Ҳоқонӣ бод!

Сайидзулфиқори Шервонӣ қасидае иборат аз сию ҳашт байт дорад, ки ҳар байт дорои се қофия, яъне қофия, ҳочиб ва радиф буда, матлааш ин аст:

1. Мастимудом — мости доимӣ.
2. Бемудом — бемай.
3. Ҳирз — таъвиз, тўмор

Мохи ман дармони чон аз шаккари түё кунад,  
Офтобаш соябон аз анбари соро кунад.

### Санъати лабнорас

(Восиъушшафатайн)

Шоирони гузашта барои ҳунарнамой аз қабили бозии ҳарф низ шеър гуфтаанд, ки аз хондани он лаб ба лаб намерасад, яъне дар он ҳарфҳои лабии м, б, иштирок намекунанд:

Эй сарвқади латифгуфтор  
В-эй ҳушсухани зарифкирдор.

Наздиктар ой, гарчи коғист  
Ушшоқи туро зи дур дидор.

Он зулф ҳуш аст ё ки занчир  
В-он рӯй ҳур<sup>1</sup> аст ё ки гулзор.

Сарвест чӣ сарв, сарви чаннат,  
Ҳуснест, чӣ ҳусн, ҳусни Фархор.

Ҳакқо ки надида дидай ҷарҳ  
Чуз рӯи ту ҳуснро сазовор.

Хун сӯхта шуд зи рашки зулфату ҳуҷаҳ, ҳуҷаҳр,  
Дар ноғаи охувони тотор.

Ҳорути ту новакест дилдӯз,  
Ёкути ту шаккаррест ҳушхор.

Аз нури ту дидоҳост дар нур  
В-аз нори ту синаҳост дар нор.

Ҷон шуд зи фироки ту, зихӣ ишқ,  
Сар рафт зи дасти ту, зихӣ кор.

Ҳон, эй Шараф, ар чу ной ҳушкӣ,  
Аз нолай ишқ дидай тар дор.

### Санъати лабрас

(Мувассишушиафатайн)

Ин санъат бар хилофи лабнорас буда, дар вақти хондани ин гуна ашъор лаб ба лаб мечаспад, яъне дар аксар қалимаҳои ин гуна ашъор ҳарфи «б», «м» иштирок мекунанд:

1. Ҳур — офтоб

Ман моили маҳрӯи мусалсалмӯям.  
Мафтуни миёни маҳвавши маҳрӯям,  
Май меҳӯраму миёни майхона мудом  
Мадҳи малики мулку макон мегӯям.

(Хусрави Дехлавӣ)

Хусрави Дехлавӣ қасидае гуфтааст, ки дар он калимаҳои рӯй, мӯй, шона, моҳу оинаву меҳрро илтизом гуфтааст. Аз ин рӯй дар чанд калима лаб ба лаб мечаспад, воне бинобар он ки асосан дар санъати илтизом гуфта шудааст, танҳо бо нақли матлаи он қаноат меқунем:

Эй моҳи бастарӯю мөҳрӣ андар оина,  
Мӯят зи шона рехта анбар бар оина.

Матлаи қасидаи Муҷириддини Байлақонӣ, ки аз алиф (о) холист:

Сарве, ки бар маҳаш зи шаби тира чанбар аст,  
Лӯълӯш зери лаълу гулаш зери анбар аст.

Матлаи қасидаи Муҷик, ки аз алиф («о») холист:

Зулфайни баршикаставу қадди санавбарӣ,  
Зери ду зулфи ҷаъдаш-дар ҳатти анбарӣ.

Матлаи қасидаи Адиг Собири Тирмизӣ, ки аз алиф («о») ва ҳарфи «р» холист:

Қадди ман шуд чу ду зулфи ба ҳами дӯст ба ҳам,  
Дили ман шуд чу ду зулфи дажами дӯст дажам.

Гӯё тарки баъзе ҳарфҳо ва ё бештар истеъмол шудани баъзе ҳарфҳо дар калима ва таркибҳо як навъи илтизом аст. Аз ин рӯ мо ин санъатҳоро дар қатори намудҳои илтизом овардем.

## ХЕЛХОИ САЧЪ ВА ШЕЪРИ МУСАЧЧАЪ

Дар «Даромади сухан» ба муносибати навъҳои наср ҳамчун яке аз услубҳои суханварӣ насли мусаҷҷаъ низ бо мисоле баён ёфт, ҳоло ба қатори санъатҳои лафзӣ ба шарҳи хелҳои сачъ ва шеъри мусаҷҷаъ мегузарем.

Сачъ се хел мешавад: мутавозӣ, мутавозин, мутарраф.

1. **Сачъи мутавозӣ:** дар ду мисраъ ё ибораву ҷумлаҳо қалимаҳое оварда мешаванд, ки ҳам дар вазн ва ҳам дар равӣ<sup>1</sup> яке мебошанд, ҳамчун ҳалаф, талаф, бор, ёр ва гайра...

Кас фиристод ба сирр-андар Айёр маро,  
Ки макун ёд ба шеър-андар бисёр маро.

(Рӯдакӣ)

Яке аз дӯстон дар қачоаи ғам аниш ва дар ҳучраи ҳам<sup>2</sup> ҷалиси ман буд, аз дар даромад...

(Саъдӣ)

2. **Сачъи мутавозин** он аст, ки қалимаҳои сачъшавандай охири мисраъҳо ё ибораву ҷумлаҳо дар вазн аз гайри риояи ҳарфи равӣ якранг аст. Ҳамчун мусоид, муносиб, муюшир<sup>3</sup>, муотиб<sup>4</sup>, сокин, рокиб<sup>5</sup>.

Бо шамсу қамар ба риҳ мусоид,  
Бо рӯҳ ду буссадам<sup>6</sup> муюшир.  
Бо ақл ду нарғисаш муотиб,  
Бар маскани илму адл сокин,  
Бар маркаби қадру ҷоҳ рокиб...

(Анварӣ)

Ҳар кӣ ба зиндагӣ ҷонаш нахӯранд, чун бимирад, номаш ба некӣ набаранд.

(Саъдӣ)

1. Равӣ — ҳарфи аслие, ки бинои қофия дар он аст.

2. Ҳам — ғам.

3. Муюшир — ҳамдам, ишраткунанда.

4. Муотиб — итобкунанда.

5. Рокиб — савор.

6. Буссад — марҷон.

**3. Саъти мутарраф он аст, ки дар ду мисра ё ибораву чумлаҳо калимаҳое оварда мешавад, ки дар равй як хел бошанд ҳам, дар вазн баробар нестанд, ҳамчун молу омол, хору чинор ва гайра...**

Дил шишаву чашмони ту ҳар сўй барандаш,  
Мастанд, мабодо ки зи шўхӣ шиканандаши.

**Хабаре, ки донӣ, ки диле биёзорад, бигзор, то дигаре биёрад.**

(Саъдӣ)

Саът дар наср, масалан дар «Гулистан»-и Саъдӣ намудҳои гуногун дорад. Мо ин ҷо ҷанд ҳели онро нишон медиҳем:

**1. Охири ибора ва ё чумла бо феъл тамом мешавад; мушк он аст, ки худ бибӯяд, на он ки аттор бигӯяд.**

**2. Бо исм пеш аз феъл меояд:**

Гуфт: Аз ҷоҳат метарсидам, акнун ки дар ҷоҳат дидам, фурсат ганимат ёфтам.

**3. Дар чумлаи дуюм чумлаи мураккаби гайритобеъ (пайваст) феъл барои эҷози сухан тарқ мейбад: лаззати ангур бева донад, на худованди мева...**

**4. Ба таври дуқоғия меояд: Аз нафспарвар ҳунарпарварӣ наёяд ва бехунар сарвариро нашояд.**

Некбахт он ки ҳӯрду қишиш ва бадбахт он ки мурду ҳишиш.

**5. Бо сифат ташкил мейбад: Ду ҷиз мухолифи ақл аст: Ҳӯрдан беш аз ризқи мақсум ва мурдан пеш аз вақти маълум.**

Ду қасро ҳасрат аз дил наравад ва пои тагобун<sup>1</sup> аз гил наёяд: тоҷири қишишикаста ва вориси бо қаландарон нишаста.

**6. Гоҳе дар чумлаи мураккаби гайритобеъ барои эзоҳ аз чумлаи дуюм бандаки ҳабарии аст меафтад:**

Аммо ҳунар ҷашмаи зоянда аст ва давлати поянда...

Саът танҳо дар охири байт ҳос нест, балки дар дохили шеърҳои мусаҷҷаъ низ мавҷуд аст.

1. Тагобун — ҳасрату дарег, афсӯс ва пушаймонӣ.

Масалан, шоир ҳар байтре ба чор пораи баробар тақсим мекунад ва баъд аз риояи се саҷъ дар як қофия пораи чорумро ба қофияе тамом мекунад, ки бинои шеър бар он аст.

Мисол аз Саъдӣ:

Эй сорбон, охиста рон, к-ороми ҷонам меравад,  
Он дил, ки бо худ доштам, бо дилситонам меравад.  
Ман мондаам маҳҷур аз ў, дилхаставу ранҷур аз ў,  
Гӯй, ки неше дур аз ў дар устухонам меравад.  
Боз ою дар ҷашмам нишин, эй дилситони нозанин,  
К-ошӯбу фарёд аз замин то осмонам меравад.  
Дар рафтани ҷон аз бадан гӯянд ҳар навъе сухан,  
Ман худ ба ҷашми хештан дидам, ки ҷонам меравад.

Ин қофияҳои дохилии байт саҷъи байт ном дорад.

Азбаски дар санъати мусаҷҷаҷ ҳар байт ба чор порчаи баробар тақсим мешавад, ин санъатро ба тоҷикӣ ҷорбаҳра ё ки чори дар чор низ меноманд.

Мисол аз Абдулвоссеи Ҷабалий:

Ало, эй абри наврӯзӣ, шабонрӯзӣ намемонӣ,  
На аз гирия биёсой, на аз нола фурӯ монӣ.  
Чу бар гардун қунӣ нола, қунад дарсоат ў жола,  
Ба кирдори садаф лола даҳон пурдурри уммонӣ,  
Ба шакли мардуми ҷангӣ гирифта тег дар ҷангӣ,  
Ба сони ҷеҳраи зангӣ тан олуда ба қатронӣ.

### Санъати дугоник

(Муздаваҷ)

Муздаваҷ дар лугат ба маънои ҷуфт, дугоник (дугой) буда, дар илми бадеъ санъатест, ки нависанд баъди риояти саҷъ ва қофия ду қалимаи ҷуфт ва зиёда аз онро паси ҳам ё қариби ҳамдигар меорад. Ҳамчун зоғе, боге ва гайра дар ин мисолҳо:

Лоиқи қадри ман он аст, ки бо зоғе ба девори боге хиромон ҳамерафтаме.

(Саъдӣ)

Дур аз рухи фаррухи (?) он меҳргусил  
Шуд нуру суурү дур аз дидаву дил.  
Рух зарду ба сина дарду дар чон оташ,  
Ман зори чунин ёри зи олам гофиш.

\* \* \*

Чое, ки буд он дилгистон дар бүстон бо дүстон,  
Шуд гургу рүжбаҳро макон, шуд зогу каргасро ватан.

«Одина, ки чавонй ва қувват дошт ва аз талқону қурут  
кути лоямуташ муҳайё буд, дар роҳ ба осебе дучор нашуда,  
аз ин дарёи фалокат ба канори саломат баромад».

(С.Айнӣ)

### ТАКРИР

Шоир барои боз ҳам сарҳ ва равшантар гардонидани  
ифодаи баён калима ё таркибе ва ё ибораеро интихоб ме-  
намояд, ки фикри асосӣ бо он беҳтар зоҳир мешавад. Ин  
калима ё ибора ба тарзи таъкид дар як байт ва ё чанд байт  
гаштаву баргашта такрор мейбад. Вале агар ин такрор аз  
доираи даркорӣ берун равад, ба самимияти сухан ва салосати  
баён зарба медиҳад ва хонандаро дилгир мекунад. Аммо  
такрори бамавқеъ боиси пурқувватгар шудани таъсири  
тасвир мегардад.

Такрир намудҳои бисёр дорад. Ин чо барои намуна  
якчанд намуди онро зикр менамоем.

1. Дар мисоли зерин калимаи «гоҳ» ба дараҷаи дилкаш  
ва матлуб такрор ёфтааст:

Ё раб, чӣ хуш иттифоқ бошад,  
Гар бо манат иштиёқ бошад.  
Маҳтобшабе чу рӯзи равшан...  
Танҳо ману ту миёни гулшан...  
Дарҳам шиканам шиканчи гесӯт,  
То гӯш кашам камони абрӯт.  
Бо нори барат нишаст гирам,  
Себи занахат ба даст гирам.  
Гаҳ нори туро чу себ соям,  
Гаҳ себи туро чу нор хоям.

Гаҳ зулф барафканам ба дӯшат,  
Гаҳ ҳалқа бирун кунам зи гӯшат.  
Гаҳ гирди гулат бунафша корам,  
Гоҳе зи бунафша гул барорам.  
Гаҳ бар дари худ кунам нишастат,  
Гаҳ номай гам дихам ба дастат.  
Ё раб, чӣ бувад, агар чунин рой  
Бар кор шавад<sup>1</sup>, чӣ хуш бувад ҳой!..

(Низомӣ)

2. а) калимае, ки дар аввали мисраъ омадааст, дар охири мисраъ низ меояд:

Биё, ки бе ту маро ҷон ба лаб расид, биё,  
Биё, ки рӯзам аз ин гам ба шаб расид, биё,

(Ҳафт қулзум)

б) калимае, ки дар миёни мисраи аввал омадааст, дар миёни мисраи сонӣ такрор меёбад:

Хаёли дӯст агар дар тасаввурам бигзаҳт,  
Зихӣ тасаввури ботил, зихӣ, хаёли муҳол.

(Камол)

Гар равӣ дар хонаи эшон, пушаймон меҳӯрӣ,  
Хӯрданӣ дар хонаи эшон пушаймон асту бас.  
(Саййидо)

3. Калимаи дар мисраъе ҳампаҳлӯ овардашуда дар мисраи дигари байти дигар ҳамчун тафсиру табиин такрор мегардад:

Рӯи ту сафҳа-сафҳаву ҳар сафҳа офтоб,  
Мӯи ту ҳалқа-ҳалқаву ҳар ҳалқа з-ӯ таноб.  
З-он сафҳа-сафҳа гул шуду гул шуд варак-варак,  
З-он ҳалқа-ҳалқа ҳалқаи сунбул ба печутоб.  
(Афсарии Бухороӣ)

1. Ичро шавад, ба амал ояд.

Ин мисол дар айни замон ба санъати тафсир алоқаманд аст.

4. Такрори таркиб ва ё чуфт:

Шакоиқ сангро бутхона карда,  
Сабо чаъди суманро шона карда.  
Мусалсал гашта бар гулҳои ҳумрӣ<sup>1</sup>  
Навои булбулду овои ҳумрӣ.  
Парида мурғакон густоҳ-густоҳ,  
Шамоил бар шамоил, шоҳ бар шоҳ.  
Ба ҳар гӯша зи мурғон гӯш дар гӯш,  
Зада бар гул садои нӯш дар нӯш,

(Низомӣ)

Дилу динам, дилу динам бибурдаст  
Бару дӯшаш, бару дӯшаш, бару дӯш.  
Давои ту, давои туст, Ҳофиз,  
Лаби нӯшаш, лаби нӯшаш, лаби нӯш.

(Ҳофиз)

5. Такрори як калима дар маъноҳои гуногун-калимаи «шикастан»:

...Гирам, ки маро ду дила бастанд,  
Охир дигарон назора ҳастанд.  
Чун уҳдаи аҳд боз ҷӯянд,  
Ҷуз аҳдшикан туро нагӯянд.  
Фарруҳ набувад шикастани аҳд,  
Андеша кун аз шикастани маҳд.  
Гул то нашикаст аҳди гулзор,  
Нашкаст замона дар дилаш хор.  
Май то нашикаст рӯи авбош,  
Дар номшикастагӣ нашуд фоши.  
Шаб то нашикаст моҳро чом,  
Бо рӯи сияҳ нашуд саранчом...

(Низомӣ)

1. Ҳумрӣ — сурҳ.

Такрори калимаи «забон» ва «мӯй» ба маъноҳои гунонгун:

Мачнун зи бухори ашқи хунрез  
Бикшод забони оташангез,  
К-эй ёди лаби ту ҳуштар аз қанд,  
Карда лаби ту маро забонбанд.  
Пиндор, забон дар ин даҳон нест,  
Кӯҳ як сари мӯй, к-он забон нест?  
З-он рӯй, ки бас күшодарӯй аст,  
Мӯям чу забон, забон чу мӯй аст.  
Чун мӯй забон шавад дар ин кӯй,  
Беҳ бошад, агар забон шавад мӯй.  
Донӣ зи чи мӯй шуд забонам,  
То бо ту сухан чу мӯй ронам.  
Чун хоси туам ба ҷонфурӯши,  
Беҳ гар накунам забонфурӯши.  
Чун марҳами синаҳост бисёр.  
К-аз заҳми забон мабош дар кор!..

(Низомӣ)

Мисоли охирро ба санъати илтизом набояд омехт. Дар илтизом бар хилофи санъати такрир шарт аст, ки калимае лозим гирифта шавад ва дар ҳар мисраъ ё байт такрор ёбад. Аммо ин намуди такрир, ки калима бо камоли маҳорат ба маъноҳои гуногун бозӣ доронда мешавад, дар якчанд мисраъ байтҳои як порча гоҳе бо муштаққоташ такрор мёбад. Ин гуна такрор бештар ба устоди бузурги сӯҳан Низомӣ хос аст. Ў дар баязе мавридҳо калимаеро ҷунон бозӣ медорад, ки хонандаро дар ҳаяҷон ва завқ меорад. Аз ҷумла калимаи сар, ҷашм, мӯй, ҷигар, дил ва монанди инҳоро бо қаринаҳояш кор фармуда, аз онҳо натиҳаҳои фалсафӣ мебарорад.

6. Такрори айни феъл ва ё исм ва ё сифат дар як қатор:

Гар зи дасти зулфи мушкинат хатое рафт, рафт.  
В-ар зи ҳиндӯи шумо бар мо ҷафое рафт, рафт.  
Барки ишқ ар ҳирмани пашминапӯше сӯҳт, сӯҳт,  
Ҷаври шоҳи комрон гар бар гадое рафт, рафт.

Гар дилам аз ғамзаи дилдор тобе бурд, бурд,  
Дар миёни чону ҷонон мочарое рафт, рафт.  
Дар тариқат ранчиши хотир набошад, май биёр,  
Ҳар кудуратро, ки бинӣ, ҷун сафое рафт, рафт.  
Ишқбозиро таҳаммул бояд, эй дил, пой дор,  
Гар малоле буд, буду гар ҳатое рафт, рафт.  
Аз суханчион маломатҳо падид ояд, вали  
Ҷун миёни ҳамнишинон мочарое рафт, рафт.  
Айби Ҳофиз, гӯ, макун зоҳид, ки рафт аз хонақоҳ,  
Пон озодон чӣ бандӣ, гар ба ҷое рафт, рафт.

Матлаи зерини Ҷомӣ мисоли барҷастаи такрир аст:

Эй турраи ту ҳам-ҳаму гесӯ гирех-гирех.  
В-аз ҷаъди печ-печи ту ҳар мӯ гирех-гирех.

Матлаи як газали Лоҳутӣ:

Танида ёди ту дар тору пудам, меҳан, эй меҳан,  
Бувад лабрез аз ишқат вучудам, меҳан, эй меҳан.

### Баргардониш

Пеш аз он ки моҳияти ин санъатро ззоҳ диҳем, ҳаминон гуфтан лозим аст, ки дар арӯз ва илми бадеъ аввали байт садр, охири байт аҷуз<sup>1</sup>, охири мисраи аввал арӯз, аввали мисраи дуюм ибтидо ва миёнаи мисраъҳо ҳашв ном дорад.

Санъати баргардониш такрор шудани яке аз ин ҳиссаҳои байт буда, аз намудҳои санъати такрир ҳисоб мешавад. Баргардониш ба ду қисм ҷудо мешавад.

1. Агар шоир қалимаи дар садр зикрёфтаро боз гашта дар аҷуз такрор намояд, **радд-ус-садр ила-л-аҷуз** ном мегирад.

*Асо* баргирифтан на мӯълиз бувад,  
Ҳаме аждаҳо кард бояд *асо*.

(Ғазнавӣ)

1. Аҷуз ё аҷиз — дунбони чизе.

Қарор аз дили ман рабуд он нигор  
Бад-он анбарин турраи бекарор.  
(Рашиди Ватвом)

Дил сұхт з-оташи ғаму пайкон ба сина банд,  
Хам ёдгори тири ту, хам ёдгори дил.  
Дил додамат, ки гар бувадаш бекарорие,  
Аз чаври рұзгор шавй ғамгусори дил.

(Чоми)

2. Агар шоир калимаи ачузи байти 1-умро дар садри байти сонй такроран зикр намояд, радл-ул-ачуз ила-с-садр ном мегирад.

Низоми миллату мулкі, ачаб набошад, агар  
Ба равнак аст дар ин рұзгор килку ҳусом<sup>1</sup>.  
Ҳусому килки ту карданда коми аъдо гум,  
Рувову<sup>2</sup> рои ту бурданда аз замона залом<sup>3</sup>.  
Залом бод шабу рұзи душмани қоҳат,  
Ба ком бод ҳама кори дүстон-мудом.  
Мудом, то ки бувад гардиши фалак барчой,  
Мутеъ бод туро давлату сипехр ғулом.

(«Мизон-ул-авзор»)

Ин ду намуди баргардониш аз чиҳати маънои калимаҳои такроршаванда боз чанд хел аст, vale мо ин чо 4 навъро интихоб мекунем, ки ҳар навъ ду намуд дорад:

1. Қалимаи садр дар ачуз такроран зикр мегардад, лекин:

а) ғоҳе он калима дар вақти такрор шудан маънои худро тағайир намедиҳад:

Ихвон<sup>4</sup> ки зи раҳ оянд, оранд раҳоварде,  
Ин кисса раҳовард аст аз баҳри дили ихвон.

(Хоқони)

1. Ҳусом — шамшері тез.

2. Руво — ҳусни манзар, зебоии чехра, симо, обру.

3. Залом — торикй, торикии шаб.

4. Ихвон — бародарон.

*Боварам н-ояд, ки имшаб ёр ояд дар барам,  
Дар барам ояд, бибинам, то биёйд боварам.*

*Согарам аз акси рӯи ёр дорад мавчи май,  
Мавчи май чӯши таҷаллӣ мезанад дар согарам.*

*Дилбарам ҳаргиз намеояд ба хобам дар бағал,  
Дар газал ояд ба бедорӣ зи мастӣ дилбарам.*

*Гавҳарам олист аз гарди ятимӣ дар назар,  
Дар назар оинаи ҳусни маонӣ гавҳарам.*

*Камтарам донад Парӣ аз зарра, ҳуснаш месазад,  
Месазад гӯям, ки ман аз камтари ў камтарам.*

(Парии Ҳисорӣ)

б) гоҳе калимаи такроршаванд шаклан бетағийир, вале маънан дигар аст:

*Шом ар биёй дар барам, эй офтоби авчи ҳусн,  
Шак нест, к-ин ринди гадо гардад аз он султони Шом.*

(Ваҳиди Табрезӣ)

*З-ин беш пояи суханам нест, чун кунам,  
Бастам бар аспи ҳомушӣ аз изтироб зин.*

*Манол аз ситами факр, з-он ки дар ҳама ҳол  
Беҳ аст кунчи қаноат зи ғанчи молу манол.*

(Хафт қулзум)

Ин намуди санъати баргардониш аз ҷумлаи таҷнисоти лафзист.

2. Навъи дуюми баргардониш он аст, ки калимаи дар ҳашви мисраи 1-ум зикрёфта дар ачуз бармегардад:

а) Калимаи такроршаванд шаклан ва маънан якест:

*Агар бутгар чу ту пайкар нигорад,  
Марезод ин ҳуҷаста дасти бутгар.*

*Ва гар озар чу ў донист кардан,  
Дуруд аз ҷони ман бар ҷони озар.*

(Дақиқӣ)

Бор бар гову нола бар гардун,  
Говоро нест тоқати нола.

(Сүзаній)

Ёр бигзашт аз ҳама хандону аз мо хашишнок,  
Умр бар ман мушкилу бар дигарон осон гузашт.  
Чун гузашт аз дил хадангаш гүйәтири ачал,  
Харчи ояд бигзарад, чун харчи омад, он гузашт.

(Хилолій)

б) Калимаҳои такрор шаклан якранг ва маънан дигарунанд:

Қавме бибастаанд миён бар хилофи ман,  
Чўянд номи хеш ҳаме андар ин миён.

(Рашиди Ватвот)

Агарчи дар кутуб аз қавли ровиёни ҳадис  
Зи чуди Ҷаъфари Бармак хикоятест самар,  
Ҳисоби Ҷаъфар бо ту намекунам, зеро-к  
Ба баҳр монию чўй аст дар лугат ҷаъфар.

(Ҳафт қулзум)

3. Калимае, ки дар охири мисраи аввал (арӯз) аст, дар охири байт (аҷуз) такрор меёбад.

а) ҳар ду калимаи такрор шаклан ва маънан яке мебошанд:

Ба меҳттарӣ дигаре нест мислу монандат,  
Ба шеър агар дигаронанд мислу монандам.

(Сүзаній)

Эй сорбон, охиста рон, к-ороми ҷонам меравад,  
Он дил, ки бо худ доштам, бо дилситонам меравад.

(Саъдӣ)

Турки ман дӣ сухан ба раҳ мегуфт,  
Ҳар кӣ дидаш зи дур, маҳ мегуфт.

(Хусрави Дехлавӣ)

Матлаи ҳамаи ғазал ва қасидаҳои радифдор дорои ин санъат аст.

б) Баъзан ин калимаҳо маънан дигар мебошанд:

Дар ошиқию дилбарӣ, эй дилбари *ширин*,  
Ман ранча чу Фарҳодаму ту турфа чу *Ширин*.

Аз миёни баҳр карда бо наҳангон *ошно*,<sup>1</sup>  
Бар канори кӯҳ карда бо палангон *ошно*.

(Абдулвосеи Чабали).

4. Калимае, ки дар ибтидои мисраи дуюм зикр ёфтааст, дар ачуз такрор меёбад.

а) Гоҳе шаклан ва маънан дигар аст:

На дар дашт сабза, на дар боф шах,  
*Малаҳ бӯстон* хӯрду мардум *малаҳ*.

(Саъдӣ)

Ин қисми санъати баргардониш монанди санъати акс аст, vale дар як мисраъ.

б) Баъзан ҳарду калима шаклан яке ва маънан дигаранд:

Шуда хоку хокистар оби ҳаёт,  
*Наботаш* бароварда шӯр аз *набот*.

(Хафт қулзум)

Дар ин чо «набот»-и аввалий рустаний ва «набот»-и дуюмӣ ҳалвои маҳсусро ифода мекунад.

### Санъати ирсад (пайиш)

Ирсад дар лугат расад кардан, поидан, дидбонӣ, роҳнигоҳдорӣ кардан, омода будан аст. Vale дар илми бадеъ иборат аз он аст, ки шоир дар мисраи аввали байти охир калимае меоварад, ки баъд аз муайян шудани ҳарфи равӣ дар қофияҳои байтҳои аввали он калима қофия шуда метавонад. Ин таъриф бисёртар шомили қисми якуми ирсад аст.

1. Ошно — шино, обдонӣ, оббурӣ.

## Мисол аз Имомиддини Ҳаравӣ:

Чун кабки шусталаб зи шароби мураввақӣ,  
Кабкӣ, аз он ба тавки муанбар мутаввақӣ.  
Бар офтоб танз кунию мусалламӣ,  
Бар Муштарию Моҳ бихандию барҳакӣ.  
Бар оби дида пеши ту заврақ равон кунам,  
Гар зон ки донамат, ки ту бо мо ба заврақӣ.

Дар айни замон қофияи ин шеър доир ба санъати эънот аст. Байти дуюми ин байти Салмони Совачӣ шомили ҳамин санъат аст. Калимаи офтоб дар байти сонӣ дорои санъати ирсад аст:

Боги рухсори туро имрӯз обе дигар аст,  
Дар каманди турраи ту печутобе дигар аст.  
Соябон бар рух чӣ мебандӣ ба дафъи офтоб,  
Зон ки зери соябонат офтобе дигар аст.

Навъи дуюми ирсад он аст, ки арӯз (охири мисраи аввал) ва ибтидо (аввали мисраи дуюм)-ро айни калима ташкил мекунад. Чунончи, дар ин байти Саъдӣ калимаи «хато» ирсад аст:

\* Нигах дор моро зи роҳи хато  
Хато дар гузору савобаш намо.

Қисми севуми ирсад чунин аст. Ҳар мисраъ ду бор хонда мешавад: ҳар мисраъ ба се пора чудо шудааст. Бори якум аз рақами як сар карда мисраъ тамом хонда мешавад. Барои ҳосил кардани мисраи дуюм аввал пораи охирин (раками се) ва ахиран пораи рақами чор хонда мешавад:

4	2
I. Дар барам   ҳаргиз наёяд, эй дарего   дилбарам	
	3
ро нанг меояд, ки гардад	
4	2
I. Бартарам   аз нӯҳ фалак гар чой ёбам   бар дараш	
	3
гар рӯ ниҳам, бешак зи чумла	

- 4 2
- I. Мебарам | сад орзу ҳар дам зи баҳри | рӯи ў<sup>3</sup>  
 4 2  
 I. Бингарам | гар рӯи хубаш, ҳадя созам | чону дил<sup>3</sup>  
 4 2  
 I. Медарам | андар фироқаш ҳар шабе сад | пераҳан<sup>3</sup>  
 бе ў зи доман то гиребон,

Яъне байти аввал ин аст:

Дар барам ҳаргиз наёяд, эй дарего дилбарам,  
 Дилбарамро нанг меояд, ки гардад дар барам.

Кисме аз акс аз Сайидзулфиқор Алии Шервонист, ки шомили санъати баргардониш, такрир ва ирсад аст. Ҳар як мисраъ ду бор хонда мешавад: аввал аз раками якум аз чап ба рост, бори дуюм аз поён-пораи рақами дуюм, сеюм ва чаҳорум хонда мешавад:

- 4 3 2
- I. Бӯстон | бар сарв дорад | он нигори дилситон  
 4 3 2
- I. Гулистон | бошад шукуфта | бар санавбар, эй аҷаб  
 4 3 2
- I. Соябон | аз сабза дорад | лолаи сероби ў  
 4 3 2
- I. Ройгон | ҳастам гуломаш | гаҳ зи ман озод шуд  
 4 3 2
- I. Парниён | омад рухи ў | то маро шуд ашк лаъл  
 4 3 2
- I. Саргарон | бар май чу дорад | гар сабук шуд кисаам  
 4 3 2
- I. Зарьфарон | шуд чехрай ман | бе рухи гулранги ў  
 4 3 2
- I. Шодмон | бошад ҳамеша | зон ки шуд ғамхорам ў

## I. Дар миён | омад камарсон | гарчи бошад зулфи ў

Қисми чаҳоруми санъати ирсол ба санъати чамъу тарҳ ва дар айни ҳол ба санъати тафсиру такрир ва ҳам шумур шомил мебошад. Дар ин ҷо калимаҳо тарҳ шуда (паҳн шуда) боз бо шумур чамъ карда хонда мешавад. Мисол аз Замири:

Рабуд ғамзаву холи хати ту аз мани зор  
 Якум қарору дувум шодијо севум гуфтор.  
 Қарору шодијо гуфтори ман ба ман афзуд  
 Якум сиришку дувум нолаву севум афгор.  
 Сиришку нолаву афгор мекунад моро  
 Якум ҳаробу дувум бехуду севум бемор.  
 Ҳаробу бехуду бемор аз ту меҳоҳанд  
 Якум шифову дувум давлату севум зинҳор...  
 Шифову давлату зинҳор аз ту ин ҳоҳам:  
 Якум шаробу дувум мутрибу севум дидор.  
 Шаробу мутрибу дидори ту Замириро  
 Якум ҳаёту дувум мӯнису севум ғамхор...

### МУЛАММАЬ

Ин санъат чунон аст, ки шоир мисраеро ба арабӣ ва мисраеро ба тоҷикӣ, ё байтеро ба арабӣ ва байтеро ба тоҷикӣ меорад.

Агар мисрае ба арабӣ ва мисрае ба тоҷикӣ гуфта шуда бошад ё нимаи мисраъ тоҷикӣ ва нимаи дигар туркӣ бошад, муламма макшоф (кушода), вагарна муламмаи маҳҷуб (пӯшида) ном дорад. Ба забони гуфтугӯ чунин шеъри ба ду забонро ширу шакар меноманд.

Ало ё айюҳа-с-сокӣ адир каъсан ва новилҳо<sup>1</sup>,  
 Ки ишқ осон намуд аввал, вале афтод мушкилҳо.

(Ҳоғиз)

1. Ҳой, эй сокӣ, гардон кун қадаҳе ва бидех онро.

Медамад субху килла<sup>1</sup> баста сахоб,  
Ассабұх, ассабұх, ё ахбоб<sup>2</sup>!

(Хофиз)

Пурсидам аз табибе аз ҳоли дұст, гуфто:  
Фй курбихи азобун, мин бұдихи салома<sup>3</sup>.

(Хофиз)

Гоҳе муламмаъро ба точикию туркӣ ҳам гуфтаанд. Җунончи газали зеринро, ки ба точикию туркӣ гуфта шудааст, ба Абдураҳмони Ҷомӣ нисбат медиҳанд:

Эй лабат пурхандаву чашми сиёҳат масти хоб,  
Икки зулфинг орасида ой юзингдур офтоб.  
Мастии май мекунад рӯи туро гарқи арак,  
Бода ичсанг тӯкулур икки қизил юздин гулоб...

Давлатшоҳи Самарқандӣ дар ҳаққи Алишери Навоӣ гуфтааст:

Субҳдам очди юзиндан пардаи нилуфарӣ<sup>4</sup>,  
Чилва берди ҳуснини зебо арӯси ховарӣ.  
Аз уфук то шуд яди байзои Мӯсо<sup>5</sup> ошкор,  
Булъачабкорони шабро рафт сехри Сомирӣ<sup>6</sup>...

Ин қасида аз ҳафтдаҳ байт иборат буда, то охир як байт тоҷикӣ ва дигаре ба туркӣ меравад.

Гоҳе дар мухаммасҳо банде ба тоҷикӣ ва банде ба туркӣ ва ё мисраъ ба тоҷикӣ ва ними мисраъ ба забони дигар гуфта мешавад.

Санъати мазкур дар эҷодиёти даҳонии ҳалқ низ бисёр дучор мешавад. Ҳатто гӯяндагони ҳалқӣ порчаҳое эҷод кардаанд, ки бо забонҳои русио тоҷикӣ гуфта шудааст:

1. Килла бастан — парда, чодар ба по кардан.
2. Ассабұх — овозест, ки ёронро ба нүшиданы шароб даъват мекунанд, яъне, эй ахбоб, биёед сабұхӣ кунем.
3. Дар ҳузур ва наздики ў будан азоб аст ва аз дурии ў роҳат аст.
4. Пардаи нилуфарӣ — киноя аз шаб.
5. Яди байзои Мӯсо — киноя аз офтоб.
6. Сомирӣ — сохире, ки ба мүкобили Мӯсо баромада буд.

## АКС

### (Чаппа)

Санъати акс аз он иборат аст, ки шоир мисраи якумро ба ду хисса чудо мекунад, баъд дар мисраи дуюм чои ин ҳиссаҳоро дигар мекунад ва дар натиҷа бо таъхир тақдим мисраи алоҳида ба вучуд меояд. Аз ҳамин сабаб ин санъатро табдил ҳам меноманд.

Ин санъат намудҳои бисёре дошта, бештарини онҳо аз тақаллуғи шеърӣ иборат аст.

Ғазали зерини Ҳофиз мувоғиқи таърифи боло шоистатарин мисолест:

Дилбари чонони ман бурд дилу чони ман,  
Бурд дилу чони ман дилбари чонони ман.  
Аз лаби чонони ман зинда шавад чони ман,  
Зинда шавад чони ман аз лаби чонони ман.  
Равзаи ризвони<sup>1</sup> ман ҳоки сари кӯи дӯст,  
Ҳоки сари кӯи дӯст равзаи ризвони ман.  
Ин дили ҳайрони ман волаву шайдои туст,  
Волаву шайдои туст ин дили ҳайрони ман.  
Юсуфи Канъони ман, Мисри малоҳат турост,  
Мисри малоҳат турост, Юсуфи Канъони ман.  
Сарви гулистони ман қомати дилҷӯи туст,  
Қомати дилҷӯи туст сарви гулистони ман.  
Ҳофизи хушхони ман нақди камоли гиёс<sup>2</sup>,  
Нақди камоли гиёс Ҳофизи хушхони ман.

Ин байт аз Фарруҳӣ:

Савсан дорӣ шугуфта бар маҳи равшан,  
Бар маҳи равшан шугуфта дорӣ савсан.

Шеъри С. Айнӣ «Шаби танҳой», ки дар вақти аз дастӣ амир аз Бухоро саргурез шудани нависанда ба ёди хешу табор ва ёру дӯстон гуфта шуда буд, низ дар санъати акс аст:

1. Равзаи ризвон — боги ҷаннат, боги нағзи дилкӯшо.

2. Гиёс — фарёдрас.

Шаби танҳой дили ман хун шуд,  
Дили ман хун шуд шаби танҳой.  
Дили шайдой ба кучо гум шуд?  
Ба кучо гум шуд дили шайдой?  
Ба кӣ мегӯям дили хунгашта?  
Дили хунгашта ба кӣ мегӯям?  
Зи кӣ мечӯям дили гумгашта?  
Дили гумгашта зи кӣ мечӯям?

## ҚАЛБ

Қалб дар лугат ба маъни вожун, вожгуна, чаппа меояд, vale дар истилоҳи бадеъ иборат аз назмест, ки аз пешу қафо шудани калимот байте бо вазни дигар ҳосил мешавад. Масалан, байти зерин:

Бо ман акнун итоб дорад дилбар,  
Хирман-хирман зи зулф борад анбар.

бо таври пешу қафо хонда шавад, байте дигар ҳосил мегардад:

Дилбар дорад итоб акнун бо ман,  
Анбар борад зи зулф хирман-хирман.

Файр аз ин баъзе калимаҳо ба таври дигар-чаппа, ё ба тарзи омехта хонда шавад, калимаи дигар ҳосил мешавад: масалан, «раг», «кас», «ракиб» аз поён ва ё ба таври омехта хонда шавад, калимаҳои «гар», «сак» «қариб» ҳосил мешавад. Дар калимаи «кас», ки аз тарафи поён хонда шавад, «сак» (саг) мешавад:

Он ки кас дидӣ, кунун мақлуби кас шуд, ҳону ҳон,  
Шермардо, ҳеч савганде ба ҷони кас махӯр.

(Ҳоқонӣ)

Дар калимаи сагмагас, ки агар аз поён хонда шавад, боз сагмагас ҳосил мегардад:

Хар кӣ дар асл сифла<sup>1</sup> афтодааст,  
Ба тақолиби<sup>2</sup> даҳр кас нашавад.  
Сагмагасро агар кунӣ маклуб,  
Қалби ўғайри сагмагас нашавад.

(Чомӣ)

Ин гуна қалбро маклуби муставӣ (баробар) меноманд.

Баъзе байт, иборат ва ё чумлаҳоро ҳам аз рост ва ҳам чап хондан мумкин аст. Ҳамчунин калимаҳое ҳам ҳастанд, ки монанди нон, домод, ҳама (ҳ), мум, дуд, дид, боб, тут, шуш, ковок, шобош, лол, мом, шаш, қоқ ва гайра низ агар аз поён хонда шавад, тағирие намебинанд. Ҳатто мисраҳое ҳастанд, ки аз ду тараф хондан мумкин аст.

Чунончи дар ин байти Ҳамидулдини Муставӣ

Шаккар ба тарозуи визорат баркаш,  
Шав ҳамраҳи булбул ба лаби ҳар маҳваш!

Гоҳе шоир байтеро бо калимае сар мекунад, ки дар охири байт онро ба таври чаппа қофия мегардонад; инро маклуби мӯҷаннаҳ (болдор) меноманд:

З-он ду ҷоду наргиси маҳмур бо қашшию<sup>3</sup> ноз  
Зору гирёну гиревонам ҳама рӯзи дароз.

(«Тарҷумон-ул-балога»)

Ин ҷо дар калимаҳои з-он — ноз, зор, -(да) роз санъати қалб ҳаст.

Намудҳои қалб бисёр буда, ҳамагӣ ба асоси ҳатти арабӣ соҳта шудаанд ва ба ҳатти имрӯза мувофиқ намеоянд.

## МУТАЛАВВИН

Ин санъат чунон аст, ки шоир порчае мегӯяд, ки ба ду ва ё зиёда аз ду вазн хондан мумкин аст. Талаввин дар лутгат ранг ба ранг шудан ва муталаввин рангбарангшаванда

1. Сифла — одами паст, нокас.
2. Тақолиб — ҷамъи тақлиб буда, ба маънои қалб кардан аст.
3. Қашший — нозу адo, карашма.

туфтан аст. Масалан, шеъри зеринро гирем, агар баъзе аз калимаҳои он каме қашидатар хонда шавад, баҳри рамали мусаддас-фоилотун, фоилотун фоилун ва агар сабуктар, фишурдатар хонда шавад, баҳри сареи мусаддас аст, ки муфтаилун, муфтаилун, фоилун мебошад:

Эй рухи зебои ту ороми чон,  
В-эй қади раънои ту сарви равон.  
Аз пай сайди дили ушоқки хеш  
Тир кун аз ғамзаву з-абрӯ камон.  
Эй бути шамшодқад (л)-и симбар,  
В-эй маҳи сангидили номехрубон.  
Пирттар аз рои ту гаштам, вале  
Ҳаст аз иқболи ту баҳтам ҷавон.

(«Ҳафт қулзум»)

Ғазали зерини Аимида Лавмакӣ низ ба ду баҳр хонда мешавад: рамали мусаддас-фоилотун, фоилотун, фоилун ва сареъ-муфтаилун, муфтаилун, фоилун:

Рӯи ту перояи саҳни чаман,  
Мӯи ту сармояи мушки Ҳутан.  
Бастаи гесӯи ту сад дину дил,  
Ҳастаи абрӯи ту сад ҷону тан.  
Турраи таррори ту ошиқфиреб,  
Ғамзай хунхори ту лашкаршикан.  
Фитнаи рафттори ту кабки дарӣ,  
Волаи руҳсори ту ҳар марду зан.  
Дар гаҳи хонда лаби лаълат шикаст  
Равнақи бечодаву<sup>1</sup> дурри Адан<sup>2</sup>.  
Зулфи ту бар рӯи ту гӯй ки ҳаст  
Сунбули тар ҳамзада бар настарин.  
Наргиси ҷодуи ту ҳангоми ноз  
Офати ҷону дили мачрӯҳи ман.  
Бандай холу рухи ту шуд Амид,  
Оташи ғам дар дилу ҷонаш мазан.

1. Бечода — санги сурхи ёқутмонанд.

2. Дурри Адан — марвориде, ки аз Адан ном ҷазираи мулки Яман ҳосил мешавад.

Котибии Туршизӣ ба номи «Маҷмаъ-ул-баҳрайн» оид ба қиссаи Нозиру Манзур маснавие гуфтааст, ки ба баҳри рамал ва баҳри сареъ хонда мешавад ва дар айни замон зукофиятайн аст:

Форати чон гармии рафтори ў,  
Офати дил нармии гуфттори ў.  
Пардаи дил гесуи ў бофтӣ,  
Соиди чон бозуи ў тофтӣ.  
Аз ҳади<sup>1</sup> ў ҷаннати аъло хичил,  
В-аз қади ў тинати тӯбо<sup>2</sup> ба гил,  
Турраи ў оғати ҳар саркашем,  
Ғамзаи ў меҳнати ҳар сархушем.  
Фунчай гулшаккари ў дилрабой,  
Ғамзаи ҷонпарвари ў дилкушой.  
Сад дилу чон ҳастаи абруӯш буд,  
Сад тану сар бастаи гесӯш буд.  
Мӯҳташам аз пайкари ў нақди чон,  
Мунъақид<sup>3</sup> аз гавҳари ў қадри кон.  
Аз гули ў сунбули тар тоб дошт,  
В-аз маҳи ў дидай хур<sup>4</sup> об дошт.  
Наргиси ў моили хоби мубоҳ,  
Лолаи ў ташни оби салоҳ.  
Чун ҳади худ миннати зебош буд,  
Чун қади худ бахти дилорош буд.  
Аз қади ў ҷобукӣ овезае,  
Аз ҳати ў нозуки андозае.  
Ҳисравӣ аз қишварӣ ў ҳиссае,  
Некӯй аз дафтари ў қиссае.  
Хоҳиши чон ҳоста аз ҳадди ў,  
Ростӣ ороста аз қадди ў.  
Ахтари ў тальъати тобандо дошт,  
Чокари ў давлати поянда дошт.  
Наргиси ў бо фитан омехта,  
Сунбули ў аз суман ангехта.

1. Ҳад — гуна, чехра, руҳсор.

2. Тӯбо — номи дарахти афсонавӣ, ки гӯё дар биҳишт будааст.

3. Мунъақид — басташуда.

4. Дидай хур — ҷашми офтоб.

Нофаи ў анбари тар бехтӣ,  
Пистаи ў қанду шакар реҳтӣ.  
Согари мул<sup>1</sup> нафҳае<sup>2</sup> аз бӯи ў,  
Дафтари гул сафҳае аз рӯи ў.  
Шаммае аз накҳати бӯяш чаман,  
Накҳате аз гулшани рӯяш саман.

Ин порчай боло ба иловаи ин ки маҷмаъулбаҳрайн ва зукофиятгайн аст, аксар байтҳои он дар санъати тарсесъ гуфта шудааст. Ҳарчанд ки ин байтҳо хеле равон ва зебо менамояд, вале аслан маҳсули кӯшишҳои шаклпаратонаанд, ки шоир диққати асосиро ба зебоии зоҳирӣ асар ва техникаи шеър додааст.

Аз рӯи маълумоти Қабулмуҳаммад дар «Ҳафт қулзум» Амъаки Бухорӣ маснавии «Юсуфу Зулайҳо» навиштааст, ки ба ду баҳр ва баъзе аз байтҳоро ба се-чаҳор вазн хондан мумкин аст.

### МУВАШШАҲ

Мувашшах сифати мағъулии тавшҳ буда, маънои лувгавии тавшҳ ҳамоил дар гардан овехтан аст.

Аммо дар истилоҳи бадеъ он аст, ки шоир қасида, қитъа ё газале менависад, ки сарҳарфи мисраъҳо ё байт ва ё калимаҳои миёнаи мисраъҳоро ҷамъ кунем, исме ё байте ё қитъае, ё рубоие, газале, ҳатто қасидае ҳосил мешавад. Шамси Қайси Розӣ ҳелҳои ин санъатро бисёр зикр намояд ҳам, мо бар ваҷҳи зер зикри як навъи онро басанд мешуморем. Аз маҷмӯи сарҳарфи мисраъҳои зерини Рашиди Ватвот номи Муҳаммад ҳосил мешавад:

Маъшуқа дилам ба тири андӯҳ бихаст,  
Ҳайрон шудаму касе намегирад даст,  
Мискин тани ман зи пои меҳнат шуд паст,  
Дасти ғами дӯст пушти сабрам бишкаст<sup>3</sup>.

1. Согари мул — пиёлаи май.

2. Нафҳа — як бор вазидани бод ё бӯи хуш.

3. Сарҳарфи ин мисраъҳо — м, ҳ, м, д, дар ҳатти арабӣ <sup>د</sup> <sup>م</sup> Муҳаммад хонда мешавад.

## САНЪАТИ ЧОРХОНА

(Мураббъа)

Шоир чаҳор мисраъ ё чаҳор байтро ба тавре иншо менамояд, ки ҳар кадом мисраъ ё байт ба чаҳор ё ҳашт пора тақсим шуда ва ҳар пора ба хоначае навишта мешавад. Хоҳ аз боло ба поин ва хоҳ ва паҳлую рост ба паҳлую чап ба тартиби рақам хонда шавад, мисраъ ё байти матлуб ҳосил мегардад:

	1	2	3	4
1	Дар фуркати	он дилбар	ман доим	беморам
2	Он дилбар	к — аз	бодардаму	бедорам
3	Ман доим	ишқаш	бемўнису	беёрам
4	Беморам (у)	бодардам (у)	беёрам (у)	гамхорам
	1	2	3	4
1	Аз голия	сад силсила	дорад	дилбар
2	Сад силсила	бар орази	равшан	чу қамар
3	Дорад	равшан	симбар(у)	лаб чу шакар
4	Дилбар	чу қамар	лаб чу шакар	дил чу ҳаҷар

Аз Рашиди Ватвот:

	1	2	3	4
1	Ба ҷонат,	нигоро,	ки дорӣ	вафо
2	Нигоро,	вафо кун	ба дил	бе ҷафо
3	Ки дорӣ	ба дил	дӯстӣ	мар — маро
4	Вафо	бе ҷафо	мар — маро	хуштаро

Нақл аз «Ҳафт қулзум»:

	1	2	3	4
1	Дил волаву	ҳайрони ту	бинам	ҷоно
2	Ҳайрони ту	офтоби	рӯят	бинамо
3	Бинам	рӯят	чу оварӣ	рӯй ба мо
4	Ҷоно	бинамо	рӯй ба мо	баҳри Ҳудо
	1	2	3	4
1	Мумкин на ки	ҳаргиз чу ту	ёбад	олам
2	Ҳаргиз чу ту	кас надид	марде	ба қарам
3	Ёбад	марде	дигар касе	мисли ту кам
4	Оlam	ба қарам	мисли ту кам	ёбад ҳам

Санъати ҳаштхона  
(Мусамман)<sup>1</sup>

1	2	3	4	5	6	7	8
1. Рабуд аз ман	ба даст-тон дил	дило-роме,	пари-рӯе	суман-соид	нигори-не	газола-рух	газал-гӯе
2. ба дастон дил	ба даст орӣ	тавон гуфтан,	ки ҳаст он бут	саҳӣ сарве	камар-ораз	шакар-посух	пари-рӯе
3. дилороме	тавон гуфтан,	ки аз афсун	ба ошик бар	Чун ў дил-каш	пари-чехре	чун ў меҳре	суман-бӯе
4. Пари-рӯе	ки ҳаст он бут	ба ошик бар	мубо-ракпай,	ки дар олам	дигар чун ў	ба каф н-ояд	вафочӯе
5. суман-соид	саҳи-сарве	чун ў дилкаш	ки дар олам	дигар чун ў	наёяд кас	ба рух моҳе,	пай-охуе,
6. нигорине	камар-ораз	пари-чехре	дигар чун ў	наёмад кас	ба рух моҳе,	ба бар симе,	ба дил-рӯе,
7. газола-рух	шакар-посух	чу ў меҳре	ба каф нояд	ба рух моҳе,	ба бар симе,	ба лаб қанде,	кашон-мӯе,
8. газал-гӯе	пари-рӯе	суман-бӯе	вафо-ҷӯе	пай-охуе	ба дил рӯе	кашон-мӯе,	нику-хӯе.

1. Мусамман — дар мусамматот низ номи бандҳои ҳаштмисрай мебошад.

**САНЪАТИ МУДАВВАР**  
Шоир мисрав ё байтеро ба ҷанд пора таксим карда,  
онро дар доираи ҷорхона ё ҳаштхона менависад ва аз қадом  
хона ба ҳондан сар кунем, мисрав ё байти матлуб ҳосисӣ  
мегардад:

ЯК МИСРАВ

ЯК МИСРАВ



## САНЬЯТИ ТАБДИЛ

Нависанда калимае истеъмол мекунад, ки аз тағири садонок ситоиш ба ҳавҷ бадал мегардад:

Рӯзу шаб ҳоҳам ҳаме аз кирдгор,  
То сарат бошад ҳамеша тоҷдор.

Агар калимаи «тоҷ» (ҳамсадои «ҷ»)-ро изофат ҳонем, мадҳ ба ҳаҷву мазаммат бадал мегардад.

Гуфтам: Эй шайх, зарқ бунёд макун,  
Май нӯшу ба зӯҳди хушк иршод макун.  
Фарёд баровард, ки масти! Гуфтам:  
Хомӯш, охир, наъраву фарёд макун.

Агар ҳарфи «ҳ»-и калимаи «охир» бо садоники «а» ҳонда шавад, ҳаҷв мегардад. (Чунки дар урф охирро ҳондан ҳаст.)

## Санъати истидрок (Қабехӯ малеҳ)

Истидрок дар лугат ба маъни дарк кардану дарёфтган аст, вале дар ими бадеъ он аст, ки шоир байте мегӯяд, ки аз мисраи аввал мазаммат ва аз мисраи дуюм рафъи мазаммат (дафъи бадгӯй) ҳосил мегардад.

Мадҳи ту бигуфтему наҳоҳам, ки бигӯям,  
З-он рӯй, ки мадҳи ту зи андоза бирун аст.

Ҳайф бошад з-он ки инсон гӯямат, эй мон, аз он-к  
Тан шавад нопок инсонро, ту покӣ ҳамҷу чон.

(«Ҳафт қулзум»)

## Таъкиди мадҳи ҳичомонанд

Нависанда касеро васф мекунад. Баъди чанд калимае калимаи хилофии валекин, вале, аммо ва монанди инҳоро зикр мекунад, ҳонанда гумон мекунад, ки акнун ҳаҷв сар мешавад, вале баръакс дар мисраи сонӣ камолоти дигари мадҳшаванда зикр мейбад ва шунаванда шод мегардад:

Аз Ҳусрави Дехлавӣ:

Лабат Исову рух Юсуф, валекин чашми хунрезат  
Халили ошкорову ман Исмоили пинҳонаш.

Қоматашон сарв, vale ростин,  
Пур зи гул аз соидашон остин.

### Аз Хочуи Кирмой:

Лабаш рӯҳпарвар, vale майфурӯш,  
Шабаш меҳрпарсо, vale рӯзпӯш.

Зоташ ҷаҳони ҳилму саботу вафову лек  
Дасташ саҳобро кунад аз ҷуд шармсор.

Ҳаме ба фарри ту нозанд дӯстон, лекин  
Ба беназири ту душманон кунанд фирор.

### Таъкиди ҳаҷви мадҳмонанд

Ин санъат барьакси санъати таъкиди мадҳи ҳаҷвомонанд мебошад. Нависанда дар қаломи ҳуд касе ва ё чизеро ҳаҷв мекунад ва меҳоҳад ҳаҷви дигаре илова намояд, онро бо қалимае сар мекунад, ки шунаванда гумон мекунад акнун ситоиш менамояд. Барьакс ҳаҷви дигаре таъкид мегардад:

Воизи шаҳр агарчанд бад аст атвораш,  
Ин қадар ҳаст, ки дил тира кунад гуфторам.

Надорад ҳалқ аз ӯ дирҳам, на динор,  
Вале доранд з-ӯ озори бисёр.

### САНЪАТИ МУРОФИҚ

Мурофиқ дар лугат ҳамроҳ, ҷӯршаванда аст. Шоир шеъре мегӯяд, ки ҳар як мисраъ бо ҳар қадом мисрае ҳамроҳ шавад, байти мустақиле ба майдон меояд, муносибати қалимаҳо, қофияву вазн ҳалалпазир намегардад.

### Аз Муиззӣ:

Дачла сифати ду ҷашми хунини ман аст,  
Оташкада васфи дили ғамгини ман аст.

Чои тару нам бистару болини ман аст,  
Фарқа шудану сұхтан оини ман аст.

Аз зулф бирүн күнй, агар тоб шавам,  
Бар лаб нанихй, агар май ноб шавам.  
Дар чашм наёварй, агар хоб шавам,  
Аз даст фурӯ резй, агар об шавам.

## САНЬАТИ ТИТОЛ

Титол дар лугат суханони ҳазломез, мазох ва ширинкоронаест, ки ибора ва чумлақояш бо ачзои тазодй, nochaspon ва гайритабий таркиб ёфтааст. Ин тарзи суханронй дар забони халқй низ титол, титолбоғй номида мешавад:

Акнун бояд фаҳмида бошй, ки он гапҳои ман асари мастий ё он ки титол набудааст, балки кўтоҳ ва хулосаи як китоб сухан аст (*С.Айнӣ*).

Ба забоне, ки мо ҳам бифаҳмем, гап зан ва ин ранг титолбоғй накун (*С.Айнӣ*).

Вале дар адабиёти бадей нависанда титолро ба муқобили соҳти чамъиятй норизомандона истифода мебарарад.

Титол зоҳиран хандаовар намояд ҳам, зимнан ба сўи арбоби ҳукумати амирй ва шариатпаноҳони ўравона шудааст.

Аз чумла, дар асри XIX Мирзоолими Ҳисорй титолро бар зидди амиру ҳоким, мулло, муаззин, пахлавонони ноўҳдабаро ва гайра ба кор бурдааст (ба таври муҳтасар):

Рӯзе аз рӯзҳо бар сари саросемаи ман ҳавои соятарошй афтода, рӯ ба кўчаи Телпакдўзон ниҳодам. Диdam, ки пирзани бедонариш нимтанаи лочувардиандоми чингизхонй дар бар дорад ва аз мӯи асп каллапӯши чўбии ҳарротй дар гўшаи абрӯ ниҳода, ин абётро меҳонд:

Думи рӯба пайтобаи мокиён,  
Саги лукка ҳар нест дар Систон.  
Малаҳ риши гўсоларо шона зад,  
Бигалтид қурбока аз нардан.

...Аз он гузашта бар лаби ҳавзи шикастаҳолон расидам. Шогирди каллапазро болои зинапоя дар васфи мардонагй ва пахлавонтарошй гўё ёфтам, бар ин таъриф ки:

Манам марди майдон ба рўзи масоғ,  
Ба ханчар дили мум созам шикоғ.  
Канам нахли кашнизро ман зи бех,  
Кушоям лачоми фараасро зи мех.  
Зи чо барканам хонаи анкабут,  
Нихам бар лаби кайқ мӯҳри сукут.  
Надорад ба сарпанчаам тоб кас,  
Ки аз табли ҷангам гурезад магас...

Чун ин таърифро аз ў шунидам, дар қуввати бозуи ў оварин кардам.

Бегоҳ дар масциди зугутагарон хоб кардам, саҳар муаззини он масцидро дар ин муночот ёфтам:

Илоҳӣ, нахли умрам аз қасофат пурсамар гардад,  
Дамодам толеи шӯрам зи аввал шӯртар гардад,  
Ҳарам бо сад такаллуф лаҳми хубу тозаву дилқаш,  
Ба хона н-омада ишқамбаву шушу ҷигар гардад.  
Даме баҳри саворӣ аспи мавзуну бидав гирам,  
Шавад песу яғиру қӯтуру аз ҳар батар гардад.

Ман дар омин гуфтан будам, бандоҳ ба гӯшам расид, ки пагоҳ вақти ҷошт подшоҳи аср охунди Кулӯлаи манаҳкашол ва муллолаванди чобуксаворро иҷлос меандозанд<sup>1</sup>. Аз рӯи шараф худро бар болои арқ гирифтам. Диdam, ки умаро дар маснадҳо қарор гирифтаанд. Соате тавакқуф кардам. Муллокулӯлаи манаҳкашол даромада, дар шаъни ҳоким ин абётро баён намуд, ки:

Шаҳо, пайтобаи ҳар бар сарат точи бако бodo, низаҳо  
Ба поят риши лаклак мӯзai нашвунамо бodo! табодди  
Ба ҳар ҷониб барой баҳри ҷанг, эй душмани нокас, този  
Мададгорат сагу пушту паноҳат гурбаҳо бodo!

Муллолаванди чобуксавор низ аз пай даромада, ин абётро хонданд:

1. Иҷлос андоҳтан — маҷлиси мунозара ташкил кардан.

Умри ту дароз бод ҳамчун думи буз,  
Дасти ту шикаставу наёбй лагзиш...

Ва мани мұхққар низ аз паи онқо даромада, ин абётро  
адо намудам:

Эй шох, фурұғи давлати ту лак-лак,  
Пайваста мададгори ту бошад хару саг.  
Ҳар гоҳ шавад гуруснагй муставлй,  
Хұроки ту бод мушту зарбу калтак.  
Бинй ба кафи Ҳасаналй бугурсок,  
Гардад даҳанат күшода мисли чалпак.  
Дар хоби хумори ту барояд<sup>1</sup> турушай,  
Ҳамчун кочй ба пешат ояд сумалак.  
Дар ҳаққи дуои ту бигардад мақбул,  
Албатта зи ман мушту зи ту хекиртак!

Ин титоли Олимі Ҳисорй аз баёзи № 314-и китобхонаи  
ба номи Фирдавсий (сах.23) гирифта шуд.

Шеърхое ба мисли шеърхой титоли Олимі Ҳисорй дар  
адабиети давраҳои пештар низ мавҷуд буданд. Чунончи  
намунае аз асри XVI:

Ба Худое, ки ҳоликулбашар аст,  
Шиша аз обгина сахттар аст.  
Дар Самарқанд гурба як нахұрад,  
Дар Бухоро хурӯс мурғи нар аст.

Шамсиддини Шохин титоли мусаччаъро дар «Бадоевъ-  
саное» ном асараш дар муқобили амиру лаганбардорон,  
боёни судхұр, уламои дину шариат, умуман бар зидди  
чаҳолат ва вайрониҳои соҳти иҷтимоӣ ба гояти устодӣ  
истифода мебарад ва онҳоро ҳадафи тири заҳромези танқид  
мегирад:

«Аз қаловаи ачуз бар чехрай арӯс турра (качак) оростан  
маҳз хаёл аст, номумкин ва аз кунчораичувоз бар гӯсфанди  
охурй дунба перостан сирф мұхол, ман зомин».

1. Бояд — «дарояд» бошад.

«Аз рұдаи кайк чиллаи камон ва аз думи муш банди тунбон ба ҳусул намеантомад, лоөх аст. Ва аз точи хурӯс бодбезак ва аз синаи мокиён теги тез ба зухур намеантомад<sup>1</sup>, возех аст».

«Хирси күхро бо хитоби масциди калон мұқиса хато ва бўзинаро бо рудзани маҷлиси бузургон нораво».

## САНЬАТИ ТАГИЙР

Шоир газали барчаста ва маъруфи шоиреро ба тариқи зарофат ва шўхӣ тасарруф мекунад, яъне баъзе калима, таркиб, ибораи байтҳоро дар ҳамон вазну қоғияву радиф чунонг тагийр медиҳад, ки дар натиҷа мазмун ва мақсад низ ба ранги дигар медарояд.

Абдулқодирхочаи Савдо баъзе газалҳои Абдулқодири Бедилро моҳирона тагийр ва тасарруф кардааст.

Аз Бедил:

Ба авчи кибриё к-аз паҳлуи ачз аст роҳ он чо,  
Сари мӯе гар ин чо ҳам шавӣ, бишкан кулоҳ он чо.

Аз Савдо:

Ба авчи бепулӣ, к-аз паҳлуи ҳарҷ аст роҳ он чо,  
Сари мӯ ҳарҷ афзунтар кунӣ, бишкан кулоҳ он чо.

Аз Бедил:

Адабгоҳи мухабbat нози шўхӣ барнамедорад,  
Чу шабнам сар ба мухри ашк меболад нигоҳ он чо.

Аз Савдо:

Адабгоҳи ҳасосат ҳарчи бечо барнамеорад,  
Чу ҳамён сар ба мӯҳри танга меболад нигоҳ он чо.

Аз Бедил:

Зи тарзи машраби ушшоқ сайри бенавой кун,  
Шикасти ранги кас обе надорад зери коҳ он чо.

1. Бояд «намепайвандад» бошад.

**Аз Савдо:**

Зи тарзи машраби имсок сайри бенавой кун,

Ки бебокона натвон харч кардан парри коҳ он чо.

**Аз Бедил:**

Замингирам ба афсуни дили бемуддао, Бедил,

Дар он водӣ, ки манзил низ меафтад ба роҳ он чо.

**Аз Савдо:**

Кунам қарзе ба афсуни дили бемуддао, Бепул<sup>1</sup>.

Аз он мумсик, ки гар мункир шавӣ, набвад гуноҳ он чо.

**Шеъре, ки шаклан мадҳу мазмунан ҳаҷв аст**

Зайнiddини Восифӣ аз вазири Кӯчкунҷиҳон Xоча Юсуфи Маломатӣ дар маҷлиси зиёфат ранҷида қасидае сурудааст, ки дар зоҳир мадҳ бошад ҳам, мазмунан ҳаҷви қабех аст:

Ҳаст дар силсилаи хоқонӣ

Мӯхрдоре ки надорад сонӣ.

«Мӯхрдор» (مهردار)-ро бе ҳарфи сонӣ ҳ (ሀ) хонем, мурдор мемонад.

Чун каломаш ба зарофат омехт,

Аз даҳонаш гӯҳари беҳад рехт.

Аз «гуҳар» (گهر) ҳаддаш, ки «р» аст, равад,.. (..گ мемонад.

Бо мани дилшудаи зори дажам

Хуб шуд оқибат аз рӯи карам.

«Хуб»-и беоқибат ба рӯи «карам», яъне «к» нишинаид, «хук» мешавад.

1. Бепул — таҳаллуси дигари Савдост.

Фахри оғоқ бувад, з-ӯ шуда фош  
Мардумиу караму хусни маош.

Аз «фаҳр» ҳарфи «ф» равад, «хар» мемонад.

Аз сари лутф мүини фуқарост,  
Ки күшода рухаш аз айни атост.

Сари «лутф», яъне ҳарфи «л»-ро ба сари айн (ин) ниҳем, лайн мешавад.

## САНЬАТ ВА ХУШОҲАНГӢ

Санъатҳои бадей дар ашъори шоирони пешина мавқеи мухиммеро ишғол карда, гоҳе шакли аҷоибе гирифтааст. Санъатҳои маънавию лафзӣ хусусан дар назди шоирони қасидасаро як навъ фазлу камол ба шумор мерафт ва аз ҷумла Салмони Совачӣ онро ривоҷу равнақ додааст. Вале бояд фаҳмид, ки гоҳе санъатҳои бадей, аз он ҷумла санъатҳои лафзӣ калимабозии хушку ҳолӣ нест. Шеър, гайр аз он ки аз рӯи вазн ба ягон ҳавои мусикӣ бояд рост ояд, дар нафси худ низ оҳангӣ мусикӣ бояд дошта бошад. Бояд калимаҳо, таркибҳо, ибораву ҷумлаҳо чунон устухонбандӣ шуда бошанд, ки ба хонанда бо латофати худ оҳангӣ мусикӣ баҳшад. Ҷобачо омадани калима ва таркибҳои ҳамчинсу ҳамоҳанг бояд чунон бошад, ки дар ҳангоми хондан гӯё худ аз худ мусикӣ зоҳир гардад. Ба иборати дигар хонанда аз ягон санъати шеърӣ не, балки аз оҳангӣ мусикии каломи бадеъ ва латофати байт мафтун шавад. Чунон ки ин байти устод Рӯдакӣ мисоли барҷастае шуда метавонад:

Бӯи чӯи Мӯлиён ояд ҳаме,  
Ёди ёри меҳрубон ояд ҳаме.

Қатор омадани садонокҳои «ӯ» ва «о» бо ҳамсадои «Ӯ» дар калимаҳо оҳангӣ матлубро ифода кардааст.

Ё ки гирем байти зерини Ҳоқониро, ки ҳам санъатҳои иштиқоқ, тазод ва таҷнис дорад ва ҳам хушоҳангӯ хушоянд мебошад:

Гүё ки нигун кардаст айвони фалаксоро  
Хукми фалаки гардон ё хукми фалакгардон.

Ё гирем ин байтго, ки бо вучуди дорои санъати баргардонаш будан барчастагии калимаҳо ва ҷобаҷо омадани онҳо лаззати мусиқӣ мебахшад:

Ихвон<sup>1</sup>, ки зи раҳ оянд, оранд раҳоварде,  
Ин қисса раҳовард аст аз баҳри дили ихвон.

Аксари байтҳои Ҳофиз ҳар яке дорои санъате буда, батаври табиӣ аз табъи мавзуни шоир сар задааст.

Чунончи ин байт дар санъати иштиқоқ аст ва дар ниҳояти гӯшнавозию тарабангезӣ воқеъ гардидааст:

Сарви чамони ман чаро майли чаман намекунад,  
Ҳамдами гул намешавад, ёди суман намекунад.

Байти зерин ҳам, ки дар санъати таносуб ва шумур гуфта шудааст, аз ҳамон қабил аст:

Сокӣ, ҳадиси<sup>2</sup> сарву гулу лола меравад,  
Ин баҳс бо салосаи гассола<sup>3</sup> меравад.

Хонанда на танҳо аз санъати ин байтҳо оғаринҳон мешавад, балки дар ҳангоми тараннуни онҳо аз таносуби садои калимаҳо, ки табъан ба гӯшҳо дилкашу форам мепрасад, сархуш мешавад, гӯё замзамаест, ки аз пардаҳои мусиқӣ сар задааст.

Байтҳои зерин, ки аз як қасидай ҳабсияи Масъуди Саъди Салмон аст, гӯё санъати барчастае надорад, вале бо вучуди ин таъсири пуркуватеро дорост:

1. Ихвон — бародарон.

2. Ҳадис — сухан.

3. Салосаи гассола — се пиёла май шустараванда, ки баъд аз таом менӯшидаанд

Ман кистам? Чи дораму чандам? Киям? Чиям?  
К-им ҳар замон расонад гардун никояте<sup>1</sup>.

Дар мисраи 1-ум хонанда тасаввур мекунад, ки мумто-  
зияти ин байт дар пурсишҳои пай дар пай мебошад. Вале  
бояд мулохиза кард, ки ин суолҳо ба таври хеле мутаносибе  
вокеъ шуда, гӯшро ба эҳтиозоз ва изтироб меандозанд ва  
дар ҳақиқат ин суолҳои кӯтоҳ-кӯтоҳ ва қатъӣ қодиранд,  
ки ҳаяҷони бадей бахшанд, ба ҷӯшу ҳурӯш дучор кунанд,  
эҳсосоти қалбӣ ҳосил намоянд, оҳанги дилкашу фораме  
пайдид оваранд.

Байти зерини Ҳофиз низ дорои айни имтиёз мебошад.

Корвон рафту ту дар хобу биёбон дар пеш,  
Кай равӣ? Рах зи кӣ пурсӣ? Чи кунӣ? Чун бошӣ?

Дар ҳар ҷое ки монанди ин ашъори барҷастаи санъат-  
корона ба назар вомехӯрад, бо иловаи санъат ҳуشوҳангӣ  
за мусикидории онҳо писандидай аҳли завқу адаб аст. Аз  
ин рӯ шеърҳои санъатдор дар айни ҳол ҳатман бояд дорои  
оҳанги мусиқӣ ва самимият бошанд.

## НАҚДУШШЕР

### Шеъри писандида ва такаллуфӣ

Дар дебоча доир ба содагӣ, соғӣ, мавзунӣ ва балогати  
мазмуни шеър музокира рафт ва дар қисми асосии асар  
аз бисёр қисмҳои санъатҳои маънавӣ ва лафзӣ таъриifu  
эзоҳ ба намунаҳо аз саромадони сухан, инчунин қисман аз  
муосирон оварда шуд. Вале хостем, ки ин маҷмӯаро танҳо  
бо таъриifu эзоҳи санъатҳои чудогона ва мисоли онҳо  
маҳдуд накунем.

Чунон ки гуфта будем, саромадони сухан ва адабиёт-  
шиносони форс-тоҷик дар бораи шартҳои шеъру шоирий ва  
балогати сухан низ бисёр фикрҳои мухим гуфтаанд, ки ба

1. Никоят — зиён расондан, бадҳоҳӣ кардан, куштан, маибу маслук кардан.

адибони чавони точик хотиррасон намудани баъзеи онҳо аз фоида холӣ наҳоҳад буд.

Ин аст, ки ҳоло дар хотимай ин қисм дар ҳусуси шеъри писандида ва нописандида талаботи гузаштагонро зикр намуда, баъд аз он барои исботи муддао ва қаноат ҳосил намудани хонандагон ва маҳсусан ба мақсади тарбияи бадеии чавоншоирон доир ба ҳашв ва заъфи таълиф, танофори ҳуруф, сиркоти шеърӣ чанде маълумот додан меҳоҳем.

Шамси Қайси Розӣ шеъреро, ки бо такалтуф, яъне бо санъатҳои лафзӣ гуфта шудааст, **мутакаллиф**<sup>1</sup> меномад ва шеъреро, ки ба таври сода, мавзун, дар камоли соғӣ ва бо қалимаҳои маънус (забонзади мардум) гуфта шуда бошад, матбӯъ, яъне писандида меномад.

Шамси Қайси Розӣ дар «Ал-мӯчам» мегӯяд (бо каме тағири ифода ва ибора аз саҳ. 431):

«Оммаи мардум мепиндоранд, ки шеъри мутакаллиф мутлақо он аст, ки бар вазни мушкил ва азоҳифи гарон гуфта бошад ё қалимоти он ба зӯр ба ҳам баста шудааст ва маонии он ба душворӣ фароҳам мегардад. Ин гумон ҳатост, аз баҳри он ки чумла санъатҳои шеърӣ ва навовардаҳои назм, ки дар фаслҳои гузашта баршумурдем ва онро мустаҳсаноти (ҳусну зебоҳои) санъат ҳисоб кардем, аз ҳамин қабил мутакаллифоти ашъор аст, ки чуз ба амаони назар (дикқати назар) ва идмони фикр (варзиши фикр) мисли он даст надиҳад ва монанди он муюссар нашавад. Аммо агар шоире илтизом кунад, ки чанд маънии гуногунро дар шеъри андак биёрад ва ё чанд исми мутагаор (зидди ҳам)-ро шуморад ва ё ҳоҳад барои мулзам кардани ягон муддай (даъвогари лофзан) шеъри гарib<sup>2</sup> ва назми мушкиле имтиҳони табъ намуда, дар зимни он ҳамчун санъати қалб ва тасхифро<sup>3</sup> истеъмол кунад, ҳуруфи атал (бенуқта) ва ё

1. Мутакаллиф — шеъри соҳта, гайритабий ва мушкилфаҳм.

2. Гарib — ачиб, нодир, гайри мукааррар.

3. Тасхиф — дар навишти арабӣ бо тағиир додани нуқтаи ҳарфе ҳосил кардани қалимаи дигаре. Чунон ки Саъдӣ қалимаи «бӯса» — тӯша» гуфтааст.

*Маро бӯса, — гуфто, — ба тасхиф дех.*

*Ки дарвешро тӯша аз бӯса бех.*

манкут (нуктадор)-ро лозим дорад, ин кор албатта аз навъи таассуф<sup>1</sup> холй набошад.

З-ин чунбиши шохи чархи фарзинрафтор  
Дурам чу рух аз рух зи рухи фаррухи ёр.  
Дил з-аспи тараб пиёдаву пили гамат  
Шаҳмот ба чон хоста бар натъи қимор.

Чун илтизом кардааст, ки чумла колои (донаи) шатранчро дар ду байт биёрад, лочарам чандин рух барҳам (паси ҳам) афтодааст».

Шамси Қайс шеъри бо санъатҳои лафзӣ-калимабозиро шеъри мутакаллиф, яъне гайриматбӯй мешуморад, vale агар шоир тавонад, az гайри такаллуф ба таври табий шеъри санъаткорона гӯяд, ин гуна шеър боиси хушии табии хонанда мешавад.

Инчунин дар ин маврид сухани Шамси Қайсро, ки дар муқаддимаи накдушишер дар боби тафвиф, яъне соғ ва покиза аз гилугиши будани шеър ва аз ҳар гуна омилҳои такаллуфоти зӯrbazӯrakӣ холй будани он гуфтааст, ба таври муҳтасар ва тағири баъзе лаҳзаҳои ифода ин чо накл мекунем, ки аз фоида холй наҳоҳад буд.

«Бояд бинои шеър бар вазни хуш ва лафзи шириин, иборати матин, қоғияҳои дуруст, таркиби саҳл, маонии латиф ниҳода шавад, чунон ки шеър ба фаҳм наздик бошад, дар идрок истихроҷи (сарфаҳм рафтани) мазмуни он ба андешаи бисёр ва амаони фикр (бо дурандешии фикр) эҳтиёт наяфтад. Аз истиороти дур, маҷозоти гайримашхур, ташбеҳоти дурӯг, таҷнисоти мукаррар холй бошад, ҳар

---

Дар алифбои арабӣ фарқ миёни «бӯса» (بُوسه) ва «тӯша» (تۇشە) танҳо дар нуктаҳосту бас. Яъне тасҳифи (тағири) «бӯса» «тӯша» аст ва тасҳифи «тӯша» «бӯса» мебошад. Мазмуни байт он ки маро мегӯяд: бӯса ба тасҳиф дех, ки барои дарвеш бӯса лозим нест, тӯша лозим аст, чунки шиками гушнаро бӯса не, балки тӯша сер мекунад. Саъдӣ ишқро моддӣ карда нишон медиҳад: ишқ ба шиками сер нигоҳ мекунад. Байти зерин низ шоҳиди ин матлаб аст:

Чунон қаҳтсоле шуд андар Ҷимшиқ,  
Ки ёрон фаромӯши карданд шиқ.

1. Таассуф (бо айн ва сод) ба маънои такаллуф ва кори зӯrakӣ.

байт дар лутф ва маънӣ ба нафси худ қоим бошад. Ҷуз аз рӯи маънӣ ва тартиби калом ба дигаре мӯҳтоҷ ва мавқуф набошад. Лафз ва калимаҳо ба ҷои худ афтад ва чумлаи шеър яктарз ва якшева (якхела) бошад. Иборат гоҳ баланд ва гоҳ паст нашавад. Маънӣ гоҳ суст ва гоҳ музтариб (бекарор) нагардад.

Ба таври сазовор паҳлӯи ҳам омадани калима ва таркибҳо риоя шуда бошад, инчунин аз калимаҳои бегонаву дури гайри лугати фурсӣ (форсӣ) дар он мустаъмал набошад, балки аз саҳҳ ва машҳури лугати дарӣ ва ончи аз калимаҳои арабии мустаъмал, ки дар гуфтугӯй ва навиштаоти порсигӯёни фозил ҷорист, таркиб ёфта бошад»

\* \* \*

Мақсади асосии мо-баёни муҳассаноти зотӣ ва аразии калом, то ба дараҷае ҷомаи амал пӯшиди зеваре ба худ баст. Акнун вазифаи мо иборат аз он ҳоҳад буд, ки назари нақдӯшишерӣ балогати маънӣ ва фасоҳати лафз кӯшишे кунем, ки сара аз сақат ҷудо шавад.

Ҳусни калом ба ду ҷудо мешавад: зотӣ ё ки аслӣ ва аразӣ ё ки фаръӣ. Ҳусни зотӣ он аст, ки сухан бо калима ва таркибҳои фасеху балеге мувофиқи забони адабӣ ва мутобики забони гуфтугӯии ҳалқ ороста бошад ва бояд ҳонанда барои фаҳмидани он ба фарҳангҳо мӯҳтоҷ нагардад. Ҳусни аразӣ иборат аз он аст, ки латофати санъатҳо дар сухан ҷилвагар бошад. Ҳар нависанде, ки ба иҷрои ин шарт амал мекунад, каломаш балигу фасех аст.

Нуқсонҳои фасоҳатшиканӣ калима бисёранд. Бояд калима аз нуқсонҳои зерин озод бошад: таноғури ҳуруф, калимаҳои гайримаънусу бегона, шаклҳои арҳаистӣ, хилоғи қиёс, духӯра ва калимаҳои маҳаллии шевагӣ.

## НУҚСОНҲОИ ФАСОҲАТШИКАНИ КАЛИМА

### 1. Таноғури ҳуруф

Агар дар калима маҳраҷи ҳарфҳо ба ҳам наздик бошад, дар талафғуз вазнинӣ пайдо мешавад, ҳамчун калимаи ҳеъҳаъ, ки номи гиёҳест, ё ки қалдиргоч ба маънои фароштурук ва қурбокӯа ба ҷои гук. Инчунин дар мисоли зерин:

Дар дахон дорем гӯё ҳамчу най,  
Як даҳон пинҳонст дар лабҳои вай.

Чалолиддини Румӣ

Ин ҷо талаффузи ҳичои дарози «пинҳонст» душвор мебошад.

Як шоири мутахаллис ба Закӣ (асри XIX) дар назираи газали Сипандии Самарқандӣ сурудааст:

Чу шамъам, то ба базми зиндагӣ як дам нишондандам,  
Саропо сӯхтандам, ҳамчу хуни дил ҷашондандам.  
Таҳи гаҳвора аввал дар шиканчи ранҷ бастандам,  
Зи шири модар охир заҳри нокомӣ ҷашондандам.  
Накардам нутку аз абнои олам ҷашм пӯшидам,  
Агар оқил гумон карданду ар девона хондандам,  
Диле дар мичмари тан сӯҳт, то он ки Сипандӣ гуфт:  
«Ба поён орамидам, ҳар қадар боло давондандам».

Талаффузи феълҳои мағъулии гузарандаи дар боло зикрёфта вазнин аст. Як ҷо омадани ҳарфҳои ҳаммаҳраҷ ва ё наздиқмаҳраҷ низ талаффузро вазнин мегардонад.

## 2. Калимаҳои ноошно

Гоҳе нависанда калимаҳои ноошно ва гайри забонзади ҳалқро зикр мекунад, он гоҳ ғаҳмидани матлаб ба хонандаву шунаванда мушкил мешавад ва ба фарҳангҳо эҳтиёҷ меафтад. Чунончи, калимаи «худеш» дар ин шеъри Рӯдакӣ:

Никӯ гуфт музdur бо он худеш<sup>1</sup>,  
Макун бад ба кас, гар наҳоҳӣ ба хеш.

Агар дар замони Рӯдакӣ калимаи «худеш» машҳур ва маълуми аксарият бошад, кор фармуда шудани он албатта айб набуд.

Ё калимаҳои арабии наик, ашиқу сахиҳ, ки дар ин шеъри Манучехрии Домғонӣ омадааст, душворфаҳм аст:

1. Худеш — қадбонуи ҳона.

Үуробо, мазан бештар з-ин наико<sup>1</sup>,  
Ки маҳчур кардй маро з-ин ашико<sup>2</sup>.  
Аё расми<sup>3</sup> аттоли<sup>4</sup> вофй<sup>5</sup>,  
Шудй зери санги сахиқо<sup>6</sup>.

Вале дар китоби «Зеби сухан» (ч.1, сах.39) дар зери увони «гаробат» (ноошной) як байти Фирдавсиро оварда, калимаи «хойск» аз қатори калимаҳои ноошно, гайри маъмул шумурда мешавад:

Ҳаме оҳани сурҳро дар чиҳон  
Ба хойск кӯбанд оҳангарон.

Калимаи «хойск» агарчи дар Эрон аз истеъмол маҳчур бошад, дар байни тоҷикон машҳур аст.

Калима ва шаклҳои номаънусу гайри маъмул дар забони шеърии имрӯза низ дучор шуда меистанд. Агар ин гуна калимаҳо ва шаклҳо дар мавқеаш воқеъ нашавад ва аз гайри зарурати маҳсус омада бошад, ба латофату равонии шеър ҳалал мерасонад. Байтҳои зерини шоири марҳум М. Раҳимӣ дорои ҳамин гуна калима, шакл ва таркибҳост:

Зиҳӣ шаҳри Душанбе, менамояд мачлисафрӯзӣ,  
Ҳам он Алма-Ато аз меҳри мо чун субҳӣ байзо шуд.  
Шаби дорулғунуни хочагӣ бар рӯзи наврӯзӣ  
Иваз гардиду сури назму наср ин ҷо муҳайё шуд.  
Азиз Собит Муқонов дӯстро бинмуда ёд омад,  
Бихонда мактаби разму ҳаёт аз баҳт шод омад...

Дар шеъри зерини шоири ҷавон шакл ва калимаҳои қадимӣ истораҳо, истираҳо низ ба саломати шеър сакта ворид овардааст:

1. Наик — овози калог, овози зог.
2. Ашиқ — ошиқ ва маъшук, ин ҷо ба маънои маъшук омадааст.
3. Расм — барҷомондаи харобаҳои хона ва ҳавлӣ.
4. Аттол — боқимондаи хона ва саройҳои хароба.
5. Вофй — комил.
6. Сақиқ — соидашуда.

Дидам, ки бар сари шумо *истораҳо* шаб  
Чун оташи гирондаи *истираҳо* буванд.  
Дидам, ки тегияшон(?) аз хок бар шуда,  
Ҳамчун сутуни гунбади *истораҳо* буванд.

Баъзе калима ва истилоҳот дар кишвари Эрону Афғонистони ҳамзабон маъмул бошад, дар Тоҷикистону ноҳияҳои тоҷикнишини ўзбекон фаҳмо ва забонзади ҳалқ нест. Масалан, дар Эрон калимаҳои даллок (сартарош), качал (кал), шиёр (шудгор), кутак (калтак), қалён (чилим) ва гайра маъмуланд<sup>1</sup>. Баръакс муродифҳои тоҷикии ин калимаҳо дар Эрон фаҳмо нестанд. Пас, маълум мешавад, ки фаҳмо ва нофаҳмо будани калима ва истилоҳот нисбӣ мебошад.

Бисёр лугату калимаҳои лаҳҷавӣ мушоҳида меравад, ки байни тоҷикони шимолу гарб ва байни тоҷикони ҷанубу шарқ нофаҳмо мебошанд.

Аз ин рӯ, забони адабӣ воҳиди қиёсӣ мебошад ва калима мувофиқи меъёрии қабулшудаи забони адабӣ бояд бошад.

### 3. Хилоғи қиёс

Гоҳе шоир ба таври шуурӣ ва гайришуурӣ барои қофия ва саҷъи байт калимаҳоро мешиканад ва таркибҳоро бар хилоғи қиёс, яъне бар хилоғи меъёри қабулшудаи забони адабӣ тартиб медиҳад, тасриф мекунад ё ки баъзе ҳарфҳоро тағиیر мекунад ва ё меафзояд.

Хилоғи қиёс ба навъҳо чудо мешавад:

а) Калимаҳои нотамом: «колев» ба ҷои «колева», «шაъбада» ба ҷои «шაъбадабоз», «муг» ба ҷои «мугкада» ва ҳоказо.

Барад аз маърифатҳо розро рев<sup>2</sup>,

Сари моро макун, эй шайх, колев<sup>3</sup>.

Ғалат кардам дар ин сурат, ки гуфтам

Занаҳдони ниғори хешро сев.

(Сайд Имодуддин)

1. Дар ин бора китоби «Лаҳҷаи бухорӣ» доктор Аҳмадалии Рачой (интишороти чопхонаи Машҳад, с.1342 — 43 ҳ, ш.) нигаред.
2. Рев — макруҳиа, фиреб.
3. Колева — саргашта, ҳайрон, абллаҳ нодон.

Ин чо шоир барои қофия калимаи «колева»-ро ба шакли «колев» ва «себ»-ро ба шакли «сев» дожил кардааст.

Инчунин шоир дар байти зерин калимаи «нилуфар»-ро барои қофия ба шакли «нилуфал» тағиیر додааст:

Оби ангуру оби нилуфал  
Мар-маро аз абиру мушк бадал.

(*Абӯшакур*)

Дар ин байти Муҳаммадяъқуби Бухорӣ, ки шоири аввали даври мангит аст:

Ҳафтоду ҳафт сол дар ин хокдони даҳр  
Аз даври ҷарҳи шаъбада умри бачо гирифт,

ба ҷои «шаъбадабоз» «шаъбада» зикр ёфтааст, ки ин гуна нимбур кардани калима ҷоиз нест.

Туграл дар байти зерин калимаи «муг»-ро, ки ба маънои марди рӯҳонӣ, пешвои дини зардуштӣ меояд, ба маънои муткада, дайр, майкада овардааст:

Биё, сокиё, ҷон фидои туам,  
Ту шоҳӣ ба муг, ман гадои туам.

Шакли аслии калимаи «дабистон» (мактаб) «дабиристон» аст. Вале дар байти зайл Туграл баргалат шакли аслии онро «адабистон» гумон кардааст:

Агарчи аз адабистони васл маҳрумам,  
Ҳанӯз дарси ғами ишқи ту маро ёд аст.

Дар байти зерин ҳам калимаи «шар», ки ба маънои бадӣ буда, исм аст, ба ҷои сифати «пуршар», «пуршаррӯшӯр» зикр шудааст:

Сокиё, дар базми мо паймонаро лабрез кун,  
Маҷлиси Туграл бувад аз согари саршор шар.

«Сүгд» номи сарзамин аст. Халқи мансуб ба он «сүгдй» номида мешавад, аммо шоир «сүгд»-ро ба чои «сүгдй» овардааст:

Мешиносам хонаи бобои сүгдамро ҳанӯз  
Ҳамчунон андар қабатҳои замини бурдбор.

(Лоик)

Баъзе тагийрот, ки дар осори саромадони сухан дида мешавад, маъниро ҳалалпазир намегардонад.

Масалан, Ҳоқонӣ исми мафъули «маъхуз»-и арабиро, ки ба маъни «гирифташуда» мебошад ва аз масдари «ахз» (гирифтан) иштиқоқ шудааст, ба форсӣ тасриф карда, ба шакли «маъхудаме» даровардааст ва гайр аз ин калимаҳои рехтаи «падруд» ва «дуд»-ро низ тасриф намудааст:

Не, не он фарзонаи доги фироҷам қушту бас,  
Гар ба олам дод буде, ман ба хун маъхудаме,  
Шуд зи ман падруд, агар бахтем буде пеш аз он-к  
Ӯ зи ман падруд рафте, ман зи чон падрудаме.  
Гуфтӣ: Эй бози сапед, аз дуди дил хун мебарӣ,  
Кош-к аз бози сапедам бесиёҳӣ дудаме.

Ё, ки дар ин байт Ҳоқонӣ дар таркиби «нома мебарӣ» тасарруф ба кор бурда, онро ба шакли шикастай «меномабарӣ» даровардааст:

Ба сабукпар мапар, эй мург, ки меномабарӣ,  
То зи рух пои туро хурдаи зар барбандем.

Ё ба чои «чӣ мекунад» «мечикунад» гуфтан низ дар ин байти Анварӣ дида мешавад:

Тег дар ласти бод мечикунад  
В-аз чӣ маъни зирҳ шамар дорад.

Пас, ба саромадони сухан тақлидан калимаҳоро тагийр додан ва онҳоро ҳудсарона тасриф кардан чоиз нест.

Абдулқодирхочаи Савдо чаҳор газал сурудааст, ки қариб 40 калимаи арабӣ ва тоҷикиро аз рӯи зарофату тафанинӯз тасриф кардааст. Байтҳои зерин намуна аз он газалҳост:

Дар силсилаи зулфи ту қайдид дили мо,  
Гаштем парешону сарупо шиканидем.

Қадат сарвидию рӯят гулидӣ дар гулистонҳо,  
Гаҳе мастона сӯи қулбаи Савдо хиромидӣ.

Ин тасрифот дар шеъри Савдо аз рӯи хуштабъӣ ва ҳазлу шӯҳӣ воқеъ шудааст. Бинобар ин онро айби калон донистан лозим нест. Лекин ба ҷои завқ кардан ва ҳисоб кардан завқидан ва ҳисобидан гуфтган нодуруст аст.

Мувоғики муктазои қонунҳои нави инкишофи забони адабӣ дар замони ҳозира баъзе тасарруфҳои хилоғи қиёс раво шумурда шуда, як навъ пешрафти забони адабии тоҷикий мебошад. Ҳамчун: мукофотонидан, электронидан, колективонидан, мосинонӣ кардан, ҷиҳозонидан (на таҷҳизонидан) ва монанди инҳо...

б) Калима ва ибораҳои ноҷо: «ҳамр» шароб гуфтган аст, ки Лоиқ онро ба ҷои «ҳумор» зикр кардааст:

Чун ҳамри шабона бигзарад аз сари мо...

(Лоиқ)

Калимаи аҷз, ки муқобилаш қудрату тавоной меояд, ба муқобили умед омадааст. Бояд ба муқобили умед калимаи арабии яъс (навмедӣ) меомад (Тарсу умеди тоҷикий муқобили ҳавфу ражои арабӣ меояд):

Дар ниҳодам ду дил тапад доим,  
Байни онҳо ягон муросо нест.  
Дар яке аҷз, дар дигар умmed,  
Дар дили ман тазоди якумрист.

(Лоиқ).

Калимаи «ҳаҷар» синоними фироҷ буда, муқобили васл аст. Ҳадиса бар хилоғи қиёс чунин овардааст:

Ду чашмам дар раҳи ҳачри ту чор аст,  
Биё чонам, биё чонам, баҳор аст.

Шоира ҳачрро не, балки васлро мечӯяд. Вале ифодаи вайрон максадро ба галат ба зухур овардааст.

Калимаи «эҳё» шакли гузаранда аз феъли «ҳай»-и арабӣ (зинда) буда, бо иштироки феъли ёвари «кардан» воқеъ мешавад, ҳамчун эҳё кардан.

Шоира Ҳадиса дар шеъри «Ёр дур буд» мегӯяд:

Мешукуфам ҳамчу гулҳо ҳар сахар  
Ҳар нафас аз хок эҳё мешудам.

Бояд мисрай дуюм чунин гуфта мешуд:

Ҳар нафас аз хок рӯё мешудам.

Шоира Гулҷеҳра Сулаймонова асосан мусаввири ҳаёти бачагон буда, порчаҳои равону сода бисёр дорад. Вале ғоҳе дар истеъмоли мақолу зарбулмасалҳои ҳалқӣ баъзе нуқсонҳо мушоҳида меравад. Дар шеъри «Фарзанд»:

Падар хурсанд, модар бар либосаш  
Намегунчад зи шодию таманно.

Дар ин маҳал дар забони гуфтугӯй ба ҷои «либос» «куртга» зикр меёбад. Либос пӯшоқи умумӣ, аммо курта бештар либоси таг буда, пайвастӣ бадан аст. Аз ин рӯ мардум «фalonӣ» аз шодӣ дар куртааш намегунцид» мегӯяд. Илова бар ин ба ҷои пешоянди «дар» «бар» оварда шудааст, ки хилофи қоида аст. Калимаи «таманно» ҳам бемавкӯз зикр ёфтааст, зоро аслан ба маъни орзу ва ҳоҳиш буда, маҷозан маъни кибру нозу истиғноро ифода мекунад, аммо дар байти Гулҷеҳра ба ин маъниҳо нест.

Гулназар ба ҷои «таваллуд» (зоида шудан) «тавлид» (зоёндан) овардааст:

Бо лаби пурханда тавлид гаштаам  
Ҳамчу гул дар бӯстони зиндагӣ.

Ман надидам чашми ашколудро,  
Рангзардии хазони зиндагӣ.

Бояд мисраи 1-ум чунин гуфта мешуд:

Бо лаби хандон тавалтуд ёфтам

Ба чои доҳӣ, дурусттараш ба чои нобига (гений), ки дар лугат ба маъни соҳиби хушу хирад, истеъоди фавқулода меояд, калимаи даҳо ба кор бурда мешавад, ки саҳт нодуруст аст: «Мазмуни ин шумора симои ҷовидони даҳои назми русро барои хонандаи тоҷик ҳартарафа нишон медод». («Садои Шарқ», 1969, №12, саҳ. 60)

Он замоне ки даҳо дар қашфи ин асрор буд,

Нур рӯи нақшаву дигар ҳама ҷо тор буд...

(Мӯмин Қаноат)

Дар байти зерин калимаи «хирқа» номуносиб афтода-  
аст:

Шукуф, эй лолаи пӯшидахирқа,  
Бипӯшон куртаи атлас ҷаманро!

Хирқа-ҷомаи жандай дарвешон аст, ки бо латтапорачаҳои ҳарранга дарбех кардаанд ва ё ҷомаест, ки аз малофа дуруст кардаанд. Пас миёни хирқа, лола ва атлас ҷо муносибате пайдост? Агар байт чунин таълиф меёфт, ба фикри мо, беҳтар мешуд:

Шукуф, эй лолаи пӯшидаатлас,  
Ба сурхӣ гарқ кун ҳайли ҷаманро.

Дар байти зерини Баҳорӣ низ калимаи «ҳаяҷон» саҳт  
ноҷо истеъмол шудааст:

Ҳаяҷон ҳамла намояд сӯям,  
Сурати неки туро мечӯям.

Ҳаячон ба маъни ваҷд, шавқу завқ буда, ҳолати субъективии инсон аст ва ин ҳолат ё ба ранги хушҳолӣ ва ё баръакс ба ранги ҳузну ҳафагӣ тазохур мекунад. Ҳаячон ҳолатест, ки аз таҳи дил ҷӯш мезанад ва инсонро ба ҳандаву шодӣ ва ё рикқату гиря меоварад, танҳо барангезонандай ин ҳолатҳои рӯҳӣ мебошад. Агар байт чунин тартиб меёфт, бад намешуд:

Лашкари ғам биситезад сӯям,  
Аз висолат мададе мечӯям.

### Дар ин байти Суҳайлӣ:

Гавҳари рахшон зи лаъли ғӯза дар чидан бикӯш,  
Соф чун мавчи садаф дилро ҳамедорад ба ҷӯш.

Таркиби «лаъли ғӯза» бечо афтодааст. Ғӯза на ба ранги лаъл, балки ҷигарранги тира ва қаҳваранг мебошад. Пас, агар ба ҷои лаъли ғӯза дурчи зар, сандуқҷаи тилои сафед ё мисли ин ягон ҷизи дигар гуфта мешуд, мувофики ҳол воқеъ мегардид.

М. Аминзода дар як манзумай худ қӯраки ғӯзai пахтаро бо ташбеҳоти моҳирона тасвир кардааст:

Мағзи ин қӯрак бувад аз шираҳои меҳнатам,  
Дар ҳамин сандуқҷаи сарбаста бошад давлатам.  
Бесабаб набвад, ки ўро ҳумҷаи зар гуфтаам,  
Гавҳарашибро аз ҳама қиматбаҳотар гуфтаам.  
Ман намемонам, ки ин давлат бигардад поймол  
Аз ҳучуми беамони барфу борону шамол.  
Кас магар ҳамёни зар дар барфу борон мениҳад,  
Дидаву дониста ё бар дасти дуздон медиҳад...

### Дар ин байти Faффор Мирзо:

Ҳамин ҷо як замон детдоми мо буд,  
Маро ин ҷои айёми сабо буд.

Таркиби «айёми сабо» ба маъни ҳангоми сабоҳӣ, бомдодон, саҳаргоҳон истеъмол шудааст, вале аслан маъни

таркиби «айёми сабо» рўзҳои вазидани насими шарқӣ мебошад. Ин ҷо саҳт бемаъний воқеъ шудааст. Ин чунин заъфи таълиф аст, ки аз надониста истеъмол кардани таркиб пеш омадааст.

Аз чумла Лоиқ қалимаи мураккаби «корнодида»-ро ба шакли «нокордида» истеъмол кардааст:

Чавони навраси нокордида,  
Ба ўаз содагӣ дил баста будам.

«Амирро бад-ин сабаб дил машгул шуд, ки кор бо ҷа-  
вонони корнодида афтод» (*Байҳақӣ*, саҳ.464).

Дар мисоли зерин аз Суҳайлӣ:

Мунаввар аст шаш ҷиҳат зи мавчи нури корашон,  
Муаттар аст ҳар тараф, зи баски мулк гул намуд.

Таъбири «гул намудан» ба ҷои «гул кардан» омадааст ва ҳол он ки ин нодуруст аст, зоро дар забони ҳалқ ва дар адабиёти классикӣ низ факат ба шакли «гул кардан» ба кор меравад. Гул кардан маҷозан ба маънои инкишоф, тазохур, таракқӣ кардан меояд, ки дар «гул намудан» ин хусусият нест. Чунон ки Бедил истеъмол мекунад:

Гул накард оҳе, ки бар мо ҳанҷари қотил нашуд,  
Орзу барҳам назад боле, ки дил бисмил нашуд.

Боз Бедил гуфтааст:

Ҳазор ранг зи бахти сиёҳи ман гул кард,  
Замона шӯҳии товус дод зоги маро.

Калимаи «дод» ба маънои адлу инсоф меояд, аммо қалимаи «дод» дар синоними чуфти «доду фарёд» тамоман дигарест, ки бо «дод»-и адлу инсоф ҳеч алоқа надорад. Лекин Раҳим Ҷалил ин фарқро ҳис накарда, саҳт ба хато рафтааст. Вай дар романи «Шӯроб» зулми яке аз қаҳрамонҳои манғии ҳудро тасвир кардани шуда мегӯяд: «Ҷӯрабошӣ.... доди бечораҳоро дода мегашт». Маънои ин чумла акси мақсади нависандаро ифода мекунад: доди бечораҳоро додан ба

онҳо аз рӯи адлу инсоф муюмила кардан аст, зоро, масалан, таъбири «доди сухан додан» ба маъни беҳтарин сухане гуфтани ва беҳтарин асаре навиштан меояд. «Дод додан» яъне инсоф кардан аст, чунончи Байҳақӣ ва Камол гуфтаанд: «чун ин пойгоҳ биёфтӣ, ба ҳалқи Ҳудой некӯй кун ва дод бидех, то умрат дароз гардад» (*Байҳақӣ*).

Хешро хун кун, Камол, аз ваъдаи хубону бас,  
Зон ки ман нашнудаам, кон бут касеро дод дод.

Аммо Рахим Ҷалил меҳоҳад гӯяд, ки Ҷӯрабошӣ бечораҳоро ба дод меовард, вале таъбири «ба дод овардан»-ро ба таъбири «дод додан» иваз намуда, маъниро ҳароб кардааст.

Ин гуна мазмуни акс додани чумла саҳттарин заъфи таълиф аст, ки маъноро ба сактаи қабех дучор мекунад.

Аз мисраи дуюми ин байт чунин маъно мебарояд, ки гӯё сулҳу осоиш ҳатаре ва зараре дорад, ки онро бехатар ва безарар кардан даркор аст. Аслан муаллиф гуфтани меҳост, ки он ҳарфу ҳатареро, ки ба сари сулҳу осоиши мардум омадааст, бартараф кардан даркор аст ва коре кардан лозим аст, ки ба осоиши ҳалкҳо зараре нарасад. Вале ў ба ҷои як мағҳум мағҳуми дигареро кор фармудааст, ба ҷои таъбири «бартараф» кардани ҳатар таъбири «беҳтар кардан»-ро овардааст.

Дар имлои алифбои арабӣ садонокҳои кӯтоҳ (и, а, у) навишта намешуд. Бинобар ин бисёр қалимаҳоро ҳато менавиштанд. Аз чумла қалимаҳои «растан» ва «рустан» ба ҳам омехта мешуд. «Растан» ба маъни раҳидан ва ҳалос ҳӯрдан буда, «рустан» ба маъни рӯидан, нумӯ кардан меояд.

Чун кафаш аз нили фалак шуста шуд,  
Нили гиёҳ аз қадамаш руста шуд.

(*Низомӣ*)

Аз қажӣ афтӣ ба каму костӣ,  
Аз ҳама гам растӣ, агар ростӣ.

(*Низомӣ*)

Носири Хусрав дар як байт феълҳои растан ва рустанро овардааст:

Зи ранчи ту бирастам, то биrustam,  
Чӣ чизӣ ту, ки на рустӣ, на растӣ.

Дар ҳоли ҳозир бисёре аз ҷавоннависандагон ҳардӯи ин қалимаро ҳам ба шакли «растан» менависанд. Аз ҷумла дар ин байти Кутбӣ Киром «рустан», ки ба маънои сабзидан, маҷозан қалон шудан аст, ба шакли «растан» (раҳидан) навишта шудааст:

Бо ҷӯраи ҷониям Баходур  
Дар воҳаи Зарфишон бирастем.  
Аз файзи ҳайёт гашта мастур,  
Мо аҳд миёни худ бибастем.

Вале дар осори илмӣ ва бадей байни «рустан» ва «рас-тан» фарқ гузошта мешавад.

Асоси замони ҳозираи феъли «зистан» ва таври «зӣ» омада, ҳамаи шаклҳои ҳозира-оянда ва ҳоҳишмандияш аз ҳамин решаш гирифта мешавад: зиёд, зияд, зиям, зием, мезияд, мезиям ва ило охир...

Аммо баъзе аз нависандагони ҷавонамон бар галат рафта, ин асоси феълиро ба таври «зех» менависанд ва ҳол он ки маънои «зех» дигар аст. «Зех» ҷанд маъно дорад: 1) оғарин, 2) зеки ҷома, 3) ба маънои чиллаи камон, 4) тори камон, ки аз рӯдай гӯсфанд метобанд, 5) ба маънои зоиш, нутфа ва бача, 6) таровиш, яъне заҳидани об меояд.

Чунон ки Фирдавсӣ ба маънои таҳсину оғарин ме-гӯяд:

Қазо гуфт: гиру қадар гуфт: дех!  
Фалак гуфт: аҳсан! Малак гуфт: зех!

Аммо дар ин байти Бобо Ҳоча «зех» ба ҷои «зӣ» омада-аст, ки галат аст.

Тархи ин дунёи нав андохтанд  
Доҳиёни мо-бузургони замон.

Ин Ватанро ҳамчу гулшан сохтанд,  
То зихем осудаву хуш мо дар он.

Таъбири «курбон шудан» на аз тарафи фарзанд ба мадар, балки ҳамеша аз тарафи модар ба фарзанд гуфта мешавад. Лоик дар шеъри «Ба модар» ин тавр мегүяд:

Ба кунчи сандалй биншаста шабҳо модари пирам,  
Ту шояд чомай домод (ӣ) медӯзӣ ба сад нийят.  
Бибинӣ то ба ранги нав, ба ҳусни навҷавоният,  
Ба он дастони ларзони шарафмандат шавам қурбон!

Ё ки дар ҳамин шеъри Лоик таъбири «магфират кун», ки «омурзиш кун» гуфтан аст ва динӣ буда, ба Худо нисбат дода мешавад:

...Маро ту магфират кун, раҳнамой кун,  
Аё модар, аё модар!

Дар ин маҳал ба ҷои «магфират кун» бояд «афв кун» гуфта мешуд. Шоир Абдулло Қодирӣ дар порчаи зерин қалимаи фарҳундаро, ки муродифи қалимаи фарруҳ ва муборак аст, барғалат ба маънои шоду ҳуррам овардааст.

Қодирӣ гуфтааст:

Имшаб, чӣ шабест хоб дидам,  
Ҳай хоби ачибу боб дидам.  
Дар зери дарахти сарв гӯё  
Биншаста будем ҳардӯи мо.  
Ҳамсӯҳбату бахтёр будем,  
Фарҳунда зи рӯзгор будем...

Чунончи Ҳофиз мегүяд:

Марҳабо, тоири фарруҳрухи фарҳундапаём.  
Ҳайра мақдам, чӣ ҳабар, роҳ кучо, ёр қадом?

#### 4. Калимаҳои духӯра

Дар шеър қалима ва таркибҳое, ки эҳтимоли ду маъно-маънои аслӣ ва маънои маҷозӣ доранд, ҳусусан яке аз онҳо

маъни мусбат ва дигаре маъни манғӣ бошад, бояд кор фармуда нашавад:

Зи меҳнат биноҳо сар афроҳтанд,  
Зи меҳнат дарахтон бар андоҳтанд.

(Суҳайли)

Феъли «бар андоҳтан» духӯра мебошад ва маъниро ба сакта дучор мегардонад. Аслан феъли барандоҳтан ба маъни афтондан, андоҳтан, вайрон кардан меояд, vale ин чо шоир ба феъли таркибии «мева андоҳтан»-и халқӣ қиёсан сохтааст, ки фикри хонанда дар аввали ҳол ба галат меравад. Ё ки дар сурати ба маъни мева ба кор бурдани калимаи «бар» низ ба маъни мева ба замин партофтган фаҳмида мешавад. Хулоса, ҷузъи аввали феъли мураккаб аз забони адабӣ ва ҷузви дуюм аз забони гуфтугӯй гирифта шудааст. Ин гуна феълҳои сохта низ сабаби халалпазирии фасоҳат ва боиси таъкид ҳоҳад шуд, ки аз заъфи таълиф пеш омадааст.

## 5. Калима ва шаклҳои маҳалӣ

Дар осори шоир ва нависандагон гоҳе калима ва ибораи маҳалӣ низ дид мешавад. Агар ин гуна калима ва ибораҳо ба нормаи умумии забон мувофиқ бошад, чи хуш; vale агар калима ва ибораҳо гайри маънус (забонзад)-и халқ бошад, ба фасоҳат ва балогат халал меорад.

Аз ҷумла дар байти зерин таъбири «даҳансаҳт» ибораи маҳаллист. Голибан ба маъни сахтгап, дуруштгап, бадгап мебошад:

Эй даҳансаҳти дурушт,  
Ў беадаб, ин чо кучост?

(Гаффор Мирзо)

Истеъмоли калимаи ҳота низ аз ҳамин қабил аст. Калимаи ҳота мумкин аст, ки аз калимаи иҳота ба маъни чои атрофаш печонда гирифта шуда бошад.

Масалан, дар ин мисол мавҷуд аст:

З-он чои замин, ки охирин бор  
Бишнид тапидани дили пок,  
Дар хотаи гул ду ишқи печон  
Бо ноз баромад аз дили хок.

(Мӯъмин Қаноат)

Рафта нозим як қадаҳ нӯшид арак,  
Сӯҳт гӯё ки дили абори он.  
Пас кашида сурате дар як варак,  
Рӯи кат биншаст бо фикри гарон.

Гулчехра Сулаймонова ба чои "чашмҳоят ва "чашмҳот"  
шакли ҳалқии "чашмот"-ро ба кор бурдааст:

Дар ҷаҳони илмҳо тай мекунанд  
Шӯълавар ҷашмот роҳи бешумор.

Инчунин Лоиқ номи мураккаби офтобпарастро бо  
талаффизи маҳаллӣ истеъмол кардааст:

Рӯ ҷониби бозгашти ҳуршед  
Ҳамчун гули афтобпарастам то субҳ.

## НУҶСОНҲОИ ФАСОҲАТШИКАНИ ҚАЛОМ

### 1. Заъфи таълиф

Заъфи таълиф дар натиҷаи вайронии ҷумла ба вучуд  
меояд. Масалан, дар ин байти Мулҳами Бухорӣ:

Магар аз ҳоҳиши ҳуд, гарчи надорӣ ором,  
Гар шавӣ сел, раҳи қулзуми Уммон маталаб.

Дар ин байт се пайвандак зикр ёфтааст: магар, гарчи, гар.  
Дар инҳо голибан «магар» барзиёд аст. Чунки бо пайвандаки  
гарчи мувоғиқат надорад, умуман, устухонбандии ин байт  
суст, берабт, зидди фасоҳату балогат аст.

Дар ин байт пайвандаки «магар» барзиёд аст:

Мулҳам, ар умри абад металабӣ дар айём,  
Магар аз баҳри диле ҷашмаи Уммон маталаб.

Ё ки дар ин мисол, ки аз Баҳорист, бояд пайвандаки «чун» дар аввали мисраъ меомад: Пешпо ҳўрдаму чун афтодам.

Чанд мисоли дигар аз шоирони муосир:

Дар байти зери Ҳакназар Гоиб калимаи «акс» аз гайри феъли ёвари «ёфтааст» зикр шудааст, ки мазмуни матлуб ифода мешавад:

Эй ки аз чашми ту акс аст умед,  
Аз бари туст маро рохи умед.

Дар ин байти Ҳадиса:

Нийяти онҳо ба хоки тира шуд  
Аз гурури мардуми Ҳатлонзамин.

Ба феъли ба «хоки тира шуд» суоли «чӣ шуд?» мерасад ва бояд «яксон шуд» барин мутаммиме зикр меёфт.

Дар ин байти Ҳадиса хилофи қоида дида мешавад:

Осмон пероҳан аз нилуфарин,  
Соҳили ту сабз-сабзи маҳмалин.

Бояд «осмон пероҳани niluфарин» туфта мешуд, пешоянди «аз» ифодаро ҳалалдор кардааст.

Дар шеъри «Баҳорам ҷовидон гардон» калимаҳо ҷобаҷо гузошта нашудааст:

Чудо аз модар афтодам,  
Ба хоки анбар афтодам.  
Насимам сила сар мекард,  
Аз ў хушбаҳту дилшодам.

Ин чо ба чӣ маъно омадани таркиби «хоки анбар» равшан нест. Ба ҳар ҳол «хоки анбарӣ» бояд гуфта мешуд. Мисраи «Насимам сила сар мекард» ҳам фасех нест. Бояд чунин гуфта мешуд:

Чудо аз модар афтодам,  
Ба хоки анбарин он дам,

Насимам дар навозиш буд,  
Ки з-ў хушбахту дилшодам.

Дар ин байти Озод Аминзода:

Гар накунй чониби ман як нигох,  
Пераҳан аз хуни чигар мекунам.

Аз хуни чигар пероҳан кардан гайритабий мебошад.  
Бояд чунин мегуфт: Курта тар аз хуни чигар мекунам.

Меравед? Ин чӣ омадан? Ёрон!  
Магар аз баҳри оташ омадаед?

(Ф. Аисорӣ)

Дар забони ҳалқ «барои алавгирӣ омадед, ки даррав меравед?» мегӯянд. Дар замонҳои пеш гӯгирд набуд, барои пухтани ош ва афрӯхтани ҷароғ барои оташ гирифтани ба ҳонаҳо мерафтанд. Дар натиҷа ин ибора пайдо шудааст. Аммо ибораи «барои оташ омадан» маънои пурраи «оташ гирифтани омадан»-ро ифода карда наметавонад. Маънои барои ҳабар гирифтани оташ омадан, ки оташ ҳанӯз дармегирад ё не, ё ин ки ба гарм шудан омаданро ҳам фахмонда метавонад, бинобар ин мақол маънои пурраи ҳалқияшро намедиҳад. Ибора ва зарбулмасалҳои ҳалқиро на ба тарзи ноқиси шикаста, балки дар сурати боз ҳам зарифттар ва ба обуранги ҷозибадоре истеъмол намудан лозим аст, чунон ки Низомӣ ҳамон ибораро хеле дилкашу ширин дар шеър ҳӯрондааст.

Ба расми ҳусравӣ бинвохтандаш,  
Зи Ҳусрав ҳеч вонашнохтандаш.  
Ҳамегуфтанд: Ҳусрав бо никӯй  
Ба оташ ҳостан рафтаст гӯй.  
Биёвард оташе чун субҳи дилкаш,  
В-аз он оташ ба дилҳо дарзад оташ.

Хоқонӣ низ ибораи «оба бину мӯза қаш»-ро ба ин нағзӣ кор фармудааст:

Эй бо ту маро дўстии серўза,  
В-аз хидмати васли ту кунам дарюза<sup>1</sup>.  
Гуфтам, ки чаро ту обро нодида,  
Эй чони чихон, сабук кашидй мўза.

Ҳилолӣ ибораи «ба девор гап задан»-ро дар байти худ чунин омехтааст:

Гўям, эй шўх, ба девор ғами дил пас аз ин,  
Ба ту гуфтан чу ҳамон асту ба девор ҳамон.

Даст дар гарданам ҳамоил кард,  
Гиряи пургудоз аз дил кард.

(Гаффор Мирзо)

Калимаи мураккаби «пургудоз» дар забони классикӣ, адабӣ ва дар забони ҳалқ низ дида намешавад. Ин калима дар ин маҳал ба сурати «ҷонгудоз» дида мешаваду бас. Дар ин мисраъ ҷавоби калимаи «пургудоз» мавҷуд нест, вале ибораи «гиряи ҷонгудоз» ҷавоб дорад, ки иборат аз ҷон аст ва дар айни замон аз рӯи таносуб калимаҳои гиря, ҷонгудоз ва дил муносиб ҳоҳанд афтод.

Чунон ки дар ин байти Ҷомӣ дида мешавад:

Аз шарҳи сўзу дарди ман, эй ҷон, гудоҳтӣ,  
Пеши кӣ гўям ин алами ҷонгудозро?!

Таркибҳои «дар гудоз», «ҷавшангудоз», «душмангудоз» ва монанди инҳо дида шавад ҳам, таркиби «пургудоз» ҳанӯз ба назар нарасидааст.

Ҳар ду гирёнему ҳар ду зарду ҳар ду дар гудоз,  
Ҳар ду сўзонему ҳар ду фарду ҳар ду мумтаҳан<sup>2</sup>.

(Манучехрӣ)

1. Дарюза — гадой.

2. Мумтаҳан — хоркардашуда, озмудашуда, ин ҷо ба маънои меҳнаткашида омадааст.

Наҳангони шамшери чавшангудоз  
Ба гарданкашӣ карда гардан фароз.

(Низомӣ)

Ҳофиз зи гусса сӯхт, бигӯ ҳолаш, эй сабо,  
Бо шоҳи дӯстпарвару душмангудози ман.

(Ҳофиз)

## 2. Таъқид

Таъқид дар лугат ба маъни пеҷидагӣ ва гиреҳдор будан меояд. Таъқид ду навъ мешавад: лафзӣ ва маънавӣ. Чунонки дар заъфи таълиф зикр ёфт, таъқиди лафзӣ иборат аз калимаҳоро мувоғики тартиби маълуми дастури забон паси ҳам ба ҷои худ начидан ва фаҳми маъноро душвор гардондан аст.

Мисол аз Саъдӣ:

Дар ҳалқаи корзорам афганӣ,  
Он найза, ки ҳалқа мерабудам.

Яъне он найза, ки барои ман ҳалқа мерабуд, маро дар корзор афганӣ. Тарки таркиби «барои ман» ва омадани бандакҷонишини мафъулии «кам» ба охири феъли «мерабуд» мавзунро гиреҳбанд карда, ба таъқид дучор кардааст.

Таъқид дар натиҷаи заъфи таълиф ҳосил мешавад. Пас, ҳамаи мисолҳои барои заъфи таълиф нишондодашуда, ҳатто аксари нуқсоноти фасоҳатшикани калимаро, ки аз заъфи таълиф пеш омадааст, таъқиди лафзӣ ҳисоб кардан мумкин аст.

Таъқиди маънавӣ иборат аз он аст, ки шоир дар шеъри худ калимаҳоеро истеъмол мекунад, ки муродаш на маъни ҳақиқии онҳо, балки маъни мачозии дур аз зеҳн буда, қаринаҳои лозим низ вуҷуд надорад. Пас, ҳонанда аз гайри шарҳу эзоҳ ба мағҳуми он пай намебарад. Мисол аз Аинварӣ:

Оҳуи оташинрӯй чун дар бара дарояд,  
Кофури хушк гардад бо мушки тар баробар.

Яъне агар оҳуи оташинрӯй-офтоб ба барра (бурчи Ҳамал) дохил шавад, кофури хушк-рӯз бо мушки тар-шаб баробар мешавад. Шоир баробар шудани шабу рӯзро бо ибороти мушкили истиорӣ баён кардааст.

Ҳамаи чистонҳо, муаммоҳо, қасоиди Бадри Чочӣ, аксари қасоиди Ҳоқонӣ, Анварӣ ва баъзе порчаҳои Низомӣ ба қатори таъқиди маънавӣ дохил шуда, ҳунари шоирӣ ба шумор равад ҳам, таъқиди лафзиро бо қатори заъфи таълиф ҳисоб кардан мумкин аст.

### 3. Танофури калимаҳо

Танофури калимаҳо иборат аз он аст, ки дар мисраъ ва ё байте чанд калимае, ки дар онҳо ҳарфҳои ҳаммаҳраҷ ё наздикмаҳраҷ ҷамъ омадаанд, паи ҳам истодааст. Бинобар ин дар вақти ҳондани ин калимаҳо дар талаффуз вазнинӣ ҳосил мешавад:

Гар тазаррӯъ кунӣ вагар фарёд,  
Дузд зар бозпас наҳоҳад дод.

(Саъдӣ)

Эй хаёли қоматат оҳи зонифонро асо,  
Бар рухат наззораҳоро лагзии аз ҷӯши сафо.

(Бедил)

Қаллошаваш дидам буте, эй вақти он қаллош хуиш,  
К-ӯ боҳт нақди дину дил дар ишқи он қаллошаваш.

(Чомӣ)

Он шохи шучоъ ар бикашад тири камонро,  
Дар як қашишиаш шаисаду шаши тир бидӯзад.

Баъзан қатор омадани ҳарфҳои ҳамчинси мuloимталаффуз оҳангӣ маҳсусеро эҷод мекунад ва на танофур, балки ба сомия оҳангӣ мусикӣ мебахшад. Масалан, Манучехрӣ дар банди аввали мусаммати «Ҳазония» ҳарфҳои ҳаммаҳрачи мuloимталаффузро дар калимаҳо овардааст, ки гӯё муносибати миёни тасаввuri ҳазон ва овози баргҳои хушкро дар зеҳни шунавандада бедор мекунад:

Хезеду хаз оред<sup>1</sup>, ки айёми хазон аст,  
Боди хунук аз ҷониби Хоразм вазон аст.  
Он барги разон аст, ки бар шохи разон<sup>2</sup> аст,  
Гӯё ба масал пераҳани рангразон аст.  
Дехкон ба тааҷҷуб сари ангушт газон аст,  
К-андар чаману бот на гул монду на гулзор.

### Мисол аз Ҳофиз:

Сарви чамони ман чаро майли чаман намекунад,  
Ҳамдами гул намешавад, ёди суман намекунад?

Зи зарат қашид зевар, ба зарат қашид дар бар,  
Мани бенавои музтар чӣ кунам, ки зар надорам?!<sup>3</sup>

Мисоли таноғури калима дар баъзе мисраъ ва байтҳои як қисм шоирони муосирон низ мушоҳида мешавад.  
Чунончи:

Ҳама ҳастанд баҳри яқдигар,  
Нашавед даст бар гиребоно.  
Лек ҳамсояколхоз ҳанӯз  
Нанишондаст туту токоно.

(Суҳайли)

### Инчунин дар порчаи зерин:

Он чи афтодаст бар ҷанғоли ў,  
То ба ин дам зинда берун н-омадаст.  
Чун гунахкори бадастафтодае  
Ахли дех бинмуда будаш шоҳбаст.

(У.Раҷаб)

Дар мисраи охир паҳлӯи ҳам омадани ҳичроҳои «муда» ва «буда», инчунин ҳичроҳои «аш» ва «шоҳ» дар шеър сикълат ворид кардааст ва боиси таноғури калима аст.

1. Хаз — ҳайвонест, ки мӯяш гарм ва нарм буда аз пӯсти он пӯстин медӯзанд.
2. Разон — токҳо, ангурҳо.
3. Ниг.: «Ҷашнномаи Ҳофиз», нашриёти «Дониш», Душанбе, 1971, саҳ. 19.

Монанди хамин дар мисоли зерин қатор омадани ҳарфи «ш» монеи салосати шеър мегардад:

...Боз як сол ба охир бирашид,  
Сесаду шасту шаши нав бигзашт.  
Нозу неъмат, қадаҳи солинавӣ-  
Ҳама ногоҳ фаромӯшам гашт.

(Гаффор Мирзо)

Барои тақвияи муддаои худ дар ин бора аз «Мачмаъ-ус-саноэй» фикраҳои зеринро нақл менамоем: «Танофор иҷтимоъи алфозест, ки талафуз ба онҳо мушкил бошад ва алфози мутаноғирро ба як дам ду-се мартаба натавон гуфт, ки дар забон вазнин наёяд, чунончи, ин алфоз: Ҳоча, ту чӣ тичорат кардӣ? Кам касе бошад, ки дар як дам се бор гӯяд, ки забонаш налагҷад ва баъзе гуфтаанд, ки мӯчиби сикл (вазнинӣ) иҷтимоъи ҳуруфи қарибулмаҳраҷ аст дар як ҷо, чунончи дар ин мисравъеъ аст: «Ба қурби қабри гарibon гузар кунӣ, чӣ шавад».

Ин ҳодисаро дар забони ҳалқ тезгӯяк ё ки забоншиканак мегӯянд. Аксар вақт ҷавонон дар сӯҳбат барои имтиҳони тез гуфтан ва забон нағирифтан мегӯянд:

1. Се шаби сешанбе, се сабад шафттолу.
2. Дар ҳавлича як тутча.
3. Шаст сада шинондем, шаст шамшод.
4. Ёли аспам лоёолуд.

#### 4. Ҳашв

Ҳашв дар лугат чизест, ки бо он чизи дигареро пур мекунанд, пур кардани кӯрпа, болин бо пахта. Вале дар адабиёт гапи барзиёдро ҳашв мегӯянд<sup>1</sup>.

1. Ҳашв — дар лугат ба маъни паству нокас, оғандагӣ ва ҷизе, ки бо он даруни ҷизро пур мекунанд, гоҳе маъни пат ва ҷоҳои дурушти абрешим ва расмонро, ки матоъро нақдор мекунад, низ мефаҳмонад. Чунон ки Саъдӣ мегӯяд:

*Қабо гар ҳарир асту гар парниён,  
Ба ноҷор ҳашваши бувад дар миён.*

Анварӣ мегӯяд:

Дар асархой бадей гоҳе дар байт ва ягон каломи насрӣ бъазе калима ва ибораҳои барзиёд чун гирех пайдо мешаванд. Шоир ба ифодаи ягон мазмун сар мекунад ва пеш аз анҷом ёфтани сухан калима ва иборае меоварад, ки дар сурати зикр накардани он ҳам мазмун тамом мешавад ва эҳтиёҷ ба он намемонад. Гоҳе ин ҳашв ба саломати сухан сакта мерасонад ва гоҳе ҳамчун ҳусни сухан воқеъ мешавад, аммо бъазан на зарар дорад ва на ҳусни суханро меафзояд.

Бинобар ин ҳашвро ба се чудо кардаанд: ҳашви малех, ҳашви миёна ва ҳашви қабех.

1. **Ҳашви малех** он аст, ки сабаби ҳусни қалом, боиси равнақ ва малоҳати сухан мешавад ва маъниро боз ҳам нозуктару балегтар мегардонад. Чунон ки дар ин мисол дидা мешавад:

Боги умрат, ки тоза бод мудом,  
(Чашми бад дур), равзаест бабор.

(«Маҷмаъ-ус-саноэъ»)

(Дур бodo ҷашми бад k)-имрӯz дар майдони ҳусн  
Шаҳсавори ман каманди ноз ҷавлон медиҳад.

(Ҳилолӣ)

В-он моҳ ба тарбият чунон нур  
Афзуд, (ки ҷашми бад аз он дур!)

(Ҳилолӣ)

2. **Ҳашви миёна** он аст, ки овардани калимаи мӯътириза, агарчи нисбат ба сухани аслӣ барзиёд афтодааст, дар салосати байт заарар намерасонад, будан ва набудани он баробар мебошад. Чунон ки ибораи «эй офтобмартаба» дар байти зерин:

---

Аз чӣ ҳезад дар сухан ҳашв — аз ҳатобинии табъ,  
Аз чӣ афтаф пурз бар дебо — зи ноҷинсии лос.

Дар chanbi<sup>1</sup> roj<sup>2</sup> равшани ту нури офтоб,  
Эй офтобмартаба, нурест мустаор<sup>3</sup>.

Дар байти зерин ибораи «эй дўст» низ ҳашви миёна аст:

Гар хира маро зеру забар хоҳӣ кард,  
Аз умри худ, эй дўст, чӣ бар хоҳӣ xӯрд?

Ибораи «эй дўст» дар назокат ва равнақи шеър ёрий надиҳад ҳам, ба шаъни мазмун ва иборати байт айб ва нақс воқеъ намешавад.

Дар ин каломи Саъдӣ, ки гуфтааст: «Хабаре, ки донӣ, ки диле биёзорад, бигзор, то дигаре биёрад», ибораи мӯътариизи «донӣ, ки» ҳашви миёна аст, зеро будани он шарт нест, valee зараре ҳам ворид намеорад.

3. Ҳашви қабех. Ҳашви қабех он аст, ки шоир дар миёни ибораҳои байт калима ва иборае зикр менамояд, ки нисбат ба сухани аслий барзиёд воқеъ мегардад. Зикри ин гуна калима ва ибораҳо бефоида буда, салосати суханро аз миён мебарад:

Соқиё, бода дех, ки ранчи хумор  
Сару фарқи маро ба дард овард.

Ё ки

Рои ту ҳамчу шамс мунир асту равшан аст,  
Зоти ту ҳамчу кӯҳ ҳалим асту бурдбор<sup>4</sup>.

(«Мачмаъ-ус-саноеъ»)

Дар байти аввал азбаски калимаи «сар» зикр ёфтааст, зикри калимаи «фарқ» барзиёд аст ва дар байти дуюм бо вучуди калимаи «мунир» (равшанкунанда) зикри калимаи «равшан» барзиёд аст.

1. Чанб — пахлӯ.

2. Рой — андеша, тадбир.

3. Мустаор — амонат, ориятий.

4. Бурдбор — сабур.

Инчунин шоире гуфтааст:

Гар менарасам ба хидматат, маъзурам,  
Зеро рамади чашму судоъи сарам аст.

Зикри рамаду судоъ бо зикри сару чашм қабех (хунук) аст, чунки рамад бе чашм ва судоъ бе сар намешавад. Яъне рамад (як навъ озори чашм) танҳо дар чашм ва судоъ (як навъ дарди сар) танҳо дар сар воқеъ мешаваду бас.

Дар ин байти Муҳаммадяъкуби Бухорӣ ду ҳабар-«умрест» ва «шуд», зикр ёфтааст, ки яке зиёд аст.

Умрест шуд Алӣ, ки бирун н-омадӣ зи ғам,  
Гӯ, ин шақиқа<sup>1</sup> то каю то ҷанд бар сар аст?

Дар ин байти Саҳбои Вобканӣ:

Дар таманни шароби васли ў Саҳбо мудом  
Фарка бошам умрҳо аз ҷайб то ҷоман дар об.

ду зарфи замон-«мудом» ва «умрҳо» омадааст, ки яке аз онҳо барзиёд аст.

Сад ҳазорон гул шукуфту бонги мурге барнаҳост,  
Андалебонро чӣ пеш омад, ҳазоронро чӣ шуд?

(Ҳофиз)

«Андалеб» ва «ҳазор» муродифи булбул аст, мумкин аст, ки дар он замон ин ду калима аз ҳам фарқ доштааст. Зоҳирон, яке аз ин ду калима зиёдатист.

Аз паси маҳмили ҷамозаи гул  
Нолаи булбули ҳазор гузашт.

(Туграл)

Дар ин байт ҳам яке аз ин ду калимаи булбули ҳазор зиёдатист ва аз қатори ҳашви қабех ба шумор меравад.

1. Шақиқа — дарди ними сар.

Марҳабо, эй дилбари симинтани симинбадан,  
Чаъди мушкинат бувад дар гардани чонам расан.  
(Туграл)

Яке аз калимаҳои **симинтани симинбадан** зиёдатист.

Мисолҳои дигар:

Боги умрат, ки тоза бод мудом,

Чашми бад дур, равзаест бабор.

(«Мачмаъ-ус-саноеъ»)

Ё чунон ки Рашиди Ватвот гуфтааст:

Дар меҳнати ин замонаи бефарёд

Дур аз ту чунонам, ки бадандеши ту бод!

Инчунин Рашид гуфтааст:

Хаёлоти тегат, ки бурранда бодо,

Манозил<sup>1</sup> дар арвоҳи аъдо<sup>2</sup> гирифта.

Дар ин мисолҳои боло дар байти якум ҷумлаи «тоза бод мудом», дар байти дуюм ибораи «дур аз ту», дар байти сеюм ибораи «бурранда бодо» мӯътариза (ибораи тифайли) мебошад. Инҳо дар адабиёт ҳашви малек ҳисоб шуданд, зоро барои беҳтар зоҳир шудани ҳиссиёти шоир ёрӣ мерасонанд ва фикри ўро қувват медиҳанд.

Вале Шамси Қайс дар байти сеюм дар ибораи «манозил дар арвоҳи аъдо гирифта» тавакқуф карда мегӯяд: «Ва агар тавонистӣ, ки гуфтӣ: «манозил дар димоги аъдо гирифта» беҳтар будӣ, ки чои хаёл димог аст».

Дар мисолҳои зерин низ ҳашви малек ҳаст:

Осмон дар киштии умрам кунад доим ду кор:

Вақти мондан бодбонӣ, вақти рафтган лангарӣ.

Гар бихандам (вон пас аз умрест), гӯяд: заҳрханд,

Вар бигириям (вон ба ҳар соат), бигӯяд: хун гириӣ!

(Анварӣ)

1. Манозил — манзилҳо.

2. Аъдо — адӯҳо — душманҳо.

Дар ин қитъа ибораҳое, ки ба даруни қавс гирифта шудаанд, мӯтариза ва ҳашв буда, боиси тақвияи фикр ва сабаби фасоҳати сухан гардидаанд.

Дар мисолҳои зерин низ ҳашви малех ҳаст:

Шакарфурӯш (ки умраш дароз бод), чаро

Тафақкуде нақунад тӯтии шакархоро?

(Ҳофиз)

Шаб аз мутриб, (ки дил хуш бод вайро),

Шунидам нолай ҷонсӯзи найро.

(Ҳофиз)

Соқӣ, (ки ҷомат аз май соғӣ тиҳӣ мабод),

Чашми инояте ба мани дурднӯш кун!

(Ҳофиз)

Аз назираи Пайрав Сулаймонӣ ба қасидаи ватанияи устод Рӯдакӣ

Соҳили Ому, фазои дилкашаш

Дар назар ҳулду ҷинон ояд ҳаме.

Дар ин байт яке аз қалимаҳои синонимӣ (хулду ҷинон) барзиёд аст. Инчунин дар байти дигар яке аз ду қалимаи муродифии «равону ҷон» барзиёд аст:

Мевазад бӯи хуш аз алтофи ў,

Дар равони мурда ҷон ояд ҳаме.

Дар ин байти Абдулмалик Баҳорӣ яке аз ду қалимаи «талъати рӯй» барзиёд аст, зоро ҳар ду ҳам ба маъни чехра мебошад:

Ёд кардам талъати рӯй туро, оч ҷойи Ҳомидӣ

Хандаи лаъли сухангӯй туро.

Дар ин мисол, ки аз Шералий Мастан аст, ҳашви қабех вучуд дорад:

Моро дагал мабин, ки мо бисёр суптаем,  
Байти навему хешро ҳоло нагуфтаем.  
Чун сатрҳои гумшудаи шеъри Рӯдакӣ  
Дар хилвати ниҳони худ бедор хуфтаем.

Дар ин мисол яке аз калимаҳои таркиби изофии «хилвати ниҳон» зоид аст, зеро ҳарду калима як маъно дорад.

Қомату боло синоними қад буда бо изофат як чо овардани онҳо аз қабили ҳашви қабех ба шумор меравад:

Ҳамехоҳам туро он ҷо бибинам,  
Чӣ ҳуш бо қомати болову ҳандон.

(Гулҷеҳра)

Бояд чунин гуфта мешуд: чи ҳуш бо қомати зебову ҳандон...

...Ки шояд бар машоми ту расонад  
Шамиими боди наврӯзи баҳорӣ.

Зарурати шеърӣ ҳатто Фирдавсии бузургро мачбур кардааст, ки гоҳе калимаҳои барзиёдеро дохили мисраъ гардонад, калимаҳои таъкидшуда барзиёд буда, ҳашв ҳисоб меёбад:

Дар ин сол як шаб *ниёйшиқунон*  
Ба хоб-андарун шуд *ситойшиқунон*.

Яке духтар овард тобандачехр  
Зи хуршед тобандатар бар *ситеҳр*.

Ба хуни далерон ба дашт-андарун  
Чу дарё замин мавҷзан шуд зи *хун*.

### Дар бораи сирқоти шеърӣ

Шамси Қайси Розӣ дар «Ал-мӯъзам» гуфтааст (мухтасаран ва бо каме тағирии ибораҳо):

«Пайравӣ ба некӯгӯён некӯ ояд, на ба бадгӯён. Инчунин шоир бояд, ки шеъри шоиронро горат накунад (надуздад) ва маонии эшонро ба тағири вазн ва ихтилоғи алфоз дар

шөъри хеш ба кор набарад, ки мулки мардум ба тасарруфи фосид тамаллук напазирад ва сухани дигарон бар хештан бастан далолат бар фазл накунад.

Сиркоти шеърӣ (шеърдуздӣ) чаҳор навъ аст: интиҳол, саҳл, илмом ва нақл.

1. **Интиҳол** сухани дигаронро ба худ бастан аст ва он чунон бошад, ки касе шеъри дигареро қасдан аз они худ мекунад ва шеъри худ мегардонад, бе тағири тасарруф дар лафз ва маъни он ё ба тасарруфе андак, чунон ки байтे бегона ба миёни он дарорад ё таҳаллусро гардонад.

Муиззӣ гуфтааст:

Тавотури<sup>1</sup> ҳаракоташ ба дидай душман  
Ҳамон кунад, ки зумуррад ба дидай афъӣ.

Адиб Собири Тирмизӣ аз ӯ бурдааст:

Ба сабри ман, санамо, он лаби чу буссади<sup>2</sup> ту  
Ҳамон кунад, ки зумуррад ба дидай афъӣ.

Булфараҷи Рунӣ гуфтааст:

Гуфта бо зоирон<sup>3</sup> сарири дараш:<sup>4</sup>  
Марҳабо, марҳабо, дарой, дарой!

Анварӣ аз ӯ бурдааст:

Гуфта бо чумлаи зуввор сарири дари ту:  
Марҳабо, барнагузар, хоча, фуруд ою дарой!

Фарруҳӣ гуфтааст:

Аз ниҳеби ханҷари хунхори ту рӯзи набард  
Хун бирун ояд ба ҷои хай<sup>5</sup> адуро аз масом<sup>6</sup>.

1. Тавотур — пай дар пай шудан.

2. Буссад — марҷон.

3. Зоир — зиёратгар.

4. Сарири дар — овози гиж - гижи дар.

5. Хай — араки бадан.

6. Масом — суроҳчаҳои таги мӯй.

Захир аз ў бурдааст:

Бадандешро аз тафи қахри ту  
Ба ҷои арақ хун чакад аз масом.

2. Салх - пӯст боз кардан, пӯст кандан ва дар шеър ин навъ сирқа (дуздӣ) чунон мебошад, ки маънӣ ва лафзро фаро гирад ва таркиби алфози он гардонад (дигар кунад) ва бар вачҳи дигар адо кунад.

Чунон ки Рӯдакӣ мегӯяд:

Ҳар ки н-омуҳт аз гузашти рӯзгор,  
Низ н-омӯзад зи ҳеч омӯзгор.

Бӯшакур аз ў бурдааст:

Магар пеш биншонадат рӯзгор,  
Ки беҳ з-ӯ наёбӣ ту омӯзгор.

Рӯдакӣ гуфтааст:

Ришу сиблат ҳаме хизоб кунӣ,  
Хештанро ҳаме азоб кунӣ.

Абӯтоҳири Ҳусравонӣ аз ў бурдааст:

Аҷаб ояд маро зи мардуми пир,  
Ки ҳаме ришро хизоб кунад.  
Ба хизоб аз аҷал ҳаменараҳад,  
Хештанро ҳаме азоб кунад.

3. Илмом қасд кардан ва наздик шудан аст ба чизе ва дар сирқоти шеър он аст, ки маъниро фаро гирад ва ба иборати дигар ва вачҳе дигар ба кор орад.

Чунон ки Азракӣ гуфтааст:

Садаф зи бими ялон даршавад ба коми наҳанг,  
Зи хун ба ранги явокит<sup>1</sup> ранг карда лаол<sup>2</sup>.

1. Явокит — ёкутҳо.

2. Лаол — лӯълӯҳо, дурру марворид; дар асл ҷамъи лӯлӯ ба шакли лаолӣ меояд.

Ё-и «лаолӣ»-ро барои зарурати шеър андохтааст.  
Анварӣ аз ӯ бурдааст ва некӯтар аз ӯ гуфта:

Қаҳри ту гар тилоя<sup>1</sup> ба дарё кашад, шавад  
Дур дар самими ҳалқи садаф донаи анор.

Шаҳоби Муайяди Насафӣ гуфтааст:

Ҳамеполуд хун аз ҳалқаи танги зирҳ берун,  
Бар он гуна, ки оби нор полой<sup>2</sup> ба парвезан<sup>3</sup>.

Захир аз ӯ бурдааст ва беҳ аз ӯ гуфта:

Тӯй, ки бар тани ҳасми ту диръи довудӣ<sup>4</sup>  
Зи заҳми теги ту парвезане бувад хунбез.

**4. Накл** он аст, ки дар ин боб шоир маъни шоире  
дигар бигирад ва аз бобе ба боби дигар барад ва дар он  
парда берун орад.

Чунин ки Мухторӣ гуфтааст:

Кучост он зи қабое дарида дӯхта чатр,  
Кунун бибояд чатраш дариду дӯхт қабо.

Разии Нишопурӣ ба боби мадҳ бурдаасту гуфта:

Ба' азми хидмати даргоҳи ту ба ҳар тарафе  
Басо мулук, ки аз тоҷ мениҳанд қамар.

Аз нақлҳои нодир он аст, ки Рӯдакӣ гуфтааст:

Агар гул орад бор, он руҳони ӯ, на шигифт  
Ҳароина чу ҳама май хӯрад, гул орад бор.

1. Тилоя — муқаддимаи лашкар, дидбонии лашкар.

2. Полой — аз феъли полоудан ва полидан буда, ба маъни соғ кардан аст.

3. Парвезан — элак, галбер ва ин ҷо соғӣ, яъне чизе, ки бо воситай он моеъро соғ мекунанд.

4. Диръи довудӣ — зирҳи довудӣ.

Дақиқій онро бар ҳамон вазну қофия нақли лоиқ кардааст:

Агар сар орад бор, он синони ў на шигифт,  
Ҳароина чу ҳама хун хұрад, сар орад бор.

Арбоби маоній гұфтаанд, ки чун шоиреро маъние даст  
диҳад ва онро либоси иборате нохуш пүшонад ва ба лафзи  
суст адо кунад, vale дигаре ҳамон маъниро фаро гираду  
ба лафзу хуш ва иборате писандида берун орад, он маоній  
мұлки ў гардад. Фақат ба аввалий фазилати пешгүй дода  
мешаваду бас.

Чунон ки Рұдакій гұфтааст:

Бо сад ҳазор мардум танхой,  
Бе сад ҳазор мардум танхой.

Яңе бо сад ҳазор мардум ту фардій (яғонаій) ба ҳунар  
ва дониш дар миёни эшон ва бе сад ҳазор мардум ту бисёрій  
ва гүё ба ҷои сад ҳазор мардумій ва агарчи маъній некүст,  
ибораташ суст аст.

Унсурій аз вай бурдааст:

Агарчи танхо бошад, чаҳон ҳама бо ўст,  
В-агарчи бо ў бошад ҳама чаҳон танхост.

Байти Унсурій агарчи дар он басте (васеъ) кардааст,  
некүтар ва ширинтар аз байти Рұдакист. Ба ў эчози он  
бас аст. Ин маъній мұлки Унсурій шуд ва ба Рұдакій танхо  
фазилати пешгүй монд.

Ҳамчунон ки дар байти Муиззій ва нақли Анварій гуфтаем:

«Чун заминиро шарафи мавлиди ту ҳосил шуд»

Агар шоири дувум маънии шоири авваларо татимма  
(тамомкунанда) наёрад, ки ба он равнақи маъній афзояд ва  
либоси иборате балегтар ва ширинтар аз он напүшонад, ў  
дудзи маоній бошад ва эхсон аввалиниро бувад.

Чунон ки дар байти Булфараң ва Анварій гуфтаем:

«Гуфта бо чумлаи зуввор сарири дари ту».

Инчунин дар байти Муиззӣ ва байти Анварӣ гуфтаем:

Ба шаҳри хеш-дарун бехатар бувад мардум.

ки ин сирқаи маҳз аст ва мулк аввалионрост».

### Таворуд

Агарчи Шамси Қайс дар ин қисм ба таҳти унвони сирқоти шеърӣ дуздиҳои бадеиро бо мисол шарҳу эзоҳ додааст, бештарини ин маънидуздиҳо ба таври таворуд воқеъ шудааст.

Таворуди хотир тасодуфан ба ҳам мувофиқ омадани фикр аст.

Бисёр мушоҳида мегардад, ки байт ва ё мисраи ягон шоир дар сурати тасодуф шаклан ва мазмунан айни байт ва ё мисраи шоири пешина ва ё муосир воқеъ мегардад ва ҳол он ки маълум нест, ки шоир он шеърро дида ва ё шунидааст, ё не. Бинобар он таъйин кардани ҳадди сирқа ва таворуд душвор аст. Дар «Юсуфу Зулайҳо»-и Ҷомӣ ва «Хусраву Ширин»-и Низомӣ дар бисёр байтҳо таворуд воқеъ шудааст.

Ҷомӣ мегӯяд:

Маро, эй кошкӣ, модар намезод,

Ва агар мезод, кас ширам намедод.

Низомӣ гуфтааст:

Маро, эй кошкӣ, модар назодӣ,

Ва агар зодӣ, ба ҳӯрди саг бидодӣ.

Низомӣ ва Хоқонӣ муосири ҳамдигар буданд ва Хоқонӣ пеш аз Низомӣ вафот ёфтааст, ки ин матлаб аз байти зерини Низомӣ маълум мешавад:

Ба дил гуфтам, ки Хоқонӣ дарегогӯи ман бошад,  
Дарего, ман шудам акнун дарегогӯи Хоқонӣ.

Маълум нест, ки байтҳои зерин, ки ҳар қадом ба ҳар яке аз онҳо мансуб аст, таворуд аст ё яке мазмуни дигареро бурдааст ва ё ибораи ҳалқиро ҳар қадом ба тавре тазмин кардаанд, ки ин ҳолат ҳам бисёр дида мешавад:

Бузургӣ ҳоҳадат, дил дар саҳо банд,  
Сари ҳамён ба барги гандано банд.

(Низомӣ)

Кисаҳои зар ба барги гандано сар бастаанд,  
Бар сипехри ганданой даст зон афшондаанд.

(Ҳоқонӣ)

Дар «Мачмаъ-ус-саноеъ» дар охири баҳси сирқоти шеърӣ чунин гуфта мешавад (бо каме тағири забон). «Хукм ба гирифтани маъно ва дуздӣ набояд намуд, то маълум гардад, ки шоири дувум аз шоири аввал бурдааст ва дар ҳангоми иншиои шеър ўро дошта бошад ва илло метавонад буд, ки аз қабили таворуди хотирҳо бошад... Дар ин бора Камоли Исмоил мегӯяд:

Агар таворуди хотир, ки дар мачории<sup>1</sup> он  
На мумкин аст, ки кас мӯътарииз<sup>2</sup> шавад бар вай,  
Ду роҳрав, ки ба роҳе раванд бар як самт,  
Аҷаб набошад, агар уфтанд пайдарпай.

Байтҳоеро, ки роқими ҳуруф<sup>3</sup> ҷиҳати қисмҳои дуздӣ оварда, ҳаргиз дуздӣ нест, балки ҷамеъ таворуди хотирҳост... чунончи, дар «Мачмаъ-ун-наводир» маствур<sup>4</sup> аст, Мир Низомиддини Шайх қасидае дар мадҳи Мирзо Султон Аҳмади Самарқандӣ дар силки назм<sup>5</sup> қашида, ҷиҳати талаби ислоҳ ба назари Мир Алишер (Навоӣ) расонидааст. Он ҷаноб байд аз тааммул ва андеша гуфтааст: «Баъд аз байте,

1. Мачорӣ — мачроҳо, ҷои ҷараён, ин ҷо ба маънои вакти воқеъшавӣ омадааст.
2. Мӯътарииз — этиrozкунанда.
3. Роқими ҳуруф — муаллиф.
4. Маствур — мазкур.
5. Силки назм — шаддай марвориди назм: ба силки назм овардан — ба назм даровардан.

ки муштамил<sup>1</sup> бар исми мамдӯҳ аст, байти дигар мебояд, то сухан марбут шавад». Амир Шайх тасдиқ намуда, илтимос кардааст, ки «Он байтро шумо дар силки назм оред». Мир Низомиддин Алишер ҷавоб фармуда ки «шумо ҳам фикр намоед ва ман низ тааммул намоям». То он тоҳ ҳар як давоту қалам ва қоғазпора дар пеш ниҳода, мутафаккир шудаанд. Баъд аз лаҳзае ҳар як байте гуфтаву навишта якдигарро доданд, ки ҳарфе аз ҳам тағиیر надошта ва он байт ин аст:

Баҳори боғи ҷавонӣ, ниҳоли гулшани ҳусн,  
«Гули риёзи қарам, сарви ҷӯйбори вафо».

Аз тарафи дигар, бинобар он ки классикони мо ашъори шоирони гузаштаро ва ё шоирони муосири худро ҳазорон ҳазор аз ёд медонистанд, ба таври тасодуф мисраъҳо, байтҳо айни ҳамдигар воқеъ мешуданд.

Ғайр аз ин, шоирони пешина барои тақвияи мазмуну дъявои худ ва ҳусни сухан мисраъ ва байтҳои мувофики вазн афтодаи дигареро ба шеъри худ дохил менамуданд ва агар гайри машҳур бошад, аксар номи шоирро зикр мекарданд. Аммо байт ва ё мисраъ дар ҳамон замон ба номи шоире дар байнин ҳалқ машҳур бошад, аз гайри зикри ном тазмин карда, мешуд. Масалан:

Чон аз он лабҳо ҳикоят мекунад,  
Тӯғӣ аз шаккар ривоят мекунад.  
Ҳар кӣ мегӯяд ҳадиси салсабил,<sup>2</sup>  
Зон лаби нӯшин қиноят мекунад.  
Дур аз он лаб ҷон яке нолон най аст,  
«Бишнав, аз най, чун ҳикоят мекунад».  
Зон лаби ҳамчун шакар монда чудо,  
«Аз чудоиҳо шикоят мекунад».  
Аз ракибон мекунад паҳлӯ тиҳӣ,  
Чониби моро риоят мекунад.  
Чашми шӯҳаш мекашад теги чафо,  
Лаъли ҷонбаҳшаш ҳимоят мекунад.

1. Муштамил — шомил, алоқадор, дарбаргиранда.

2. Салсабил — номи ҷӯест дар ҷаннат.

Катли Чомиро чӣ хотат заҳми тег?

Фамзас ўро кифоят мекунад.

Дар ин газали Чомӣ як байти Ҷалолиддини Румӣ аз аввали «Маснавии маънавӣ»-и ў тазмин шудааст:

Бишнав аз най, чун ҳикоят мекунад,  
Аз чудоиҳо шикоят мекунад.

Вале Чомӣ номи муаллифи байтро зикр накардааст, зеро ин байт ба номи Ҷалолиддини Румӣ машҳур аст. Ин кори Чомӣ на сирқа аст ва на таворуд, балки тазмин мебошад.

Илова бар ин, бисёре аз шоирони газалсаро ба газалҳои шоирони пешина ва мусир пайравӣ карда, ҳамчун назира ва ҷавобия газалҳо сурудаанд, ки почор шоири пайрав аз мазмуни шеъри шоири пайравишуда истифода бурдааст.

Чунон ки дар боби сирқоти шеърӣ дида шуд, агар шоири сонӣ мазмуни шоири авваларо дар қолиби нисбатан дилкашу хуштаре ифода намояд, ҳақ дар ҷониби шоири сонӣ мебошад. Вагарна, дузди ўҳданобаро ҳисоб ёфта, заҳмати бехуда кашидааст ва худро бехуда бадном кардааст.

Ҳофиз, маҳсусан дар аввалҳои эҷодиёти худ дар аксари газалҳояш Саъдӣ, Салмони Совачӣ ва Ҳочуи Кирмониро пайравӣ кардаасту дар айни вазну қоғияву радиф шеър гуфтааст, вале дар баъзе мавриҷҳо муваффақ нашудааст. Дар ин бора Шиблии Нӯъмонӣ дар ҷилди 2-юми «Шеър-ул-Аҷам» маҳсусан миёни Ҳофиз ва Салмону Ҳочу муқоиса кардааст.

Ҳочу:

Ҳирқа раҳни хонаи ҳаммор дорад пири мо,  
Эй ҳама риндон муриди пири согаргири мо.

Ин матлаи Ҳофиз аз матлаи Ҳочу чанд мартаба бар-частатар аст:

Дӯш аз масҷид суи майхона омад пири мо,  
Чист, ёрони тарикат, баъд аз ин тадбiri мо?

Ҳочу гуфтааст:

Гар шудем аз бода бадноми чихон, тадбир чист?  
Хамчунин рафтаст аз рӯзи азал тақдири мо.

Аммо Ҳофиз мазмунин ин матлаи Хочуро дар сурати бадтаре дохил кардааст:

Дар ҳароботи мугон мо низ ҳамдастон шавем,  
К-ин чунин рафтаст аз рӯзи азал тақдири мо.

Хочу:

Мо дили девона дар занчири зулфат бастаем.  
Эй басо оқил, ки шуд девонаи занчири мо.

Ҳофиз:

Ақл агар донад, ки дил дар банди зулфаши чун хуш аст,  
Оқилон девона гарданд аз пай занчири мо.

Ин ҷо мазмун ҳамон мазмунин Хочуст. Аммо Ҳофиз мазмунин Хочуро бо обуранги бадей оростааст, сабаби девонаи занчирӣ шудани оқилонро зоҳир ва маълум кардааст, ки ин ҷо қайди зулф чӣ қадар латиф мебошад. Файр аз ин, мисраи якуми Ҳофиз зиёда соғ ва равон бошад ҳам, мисраи дуюми Хочу бехтар аст ва оқилу девона тазод воқеъ шудааст.

Салмон гуфтааст:

Овозаи ҷамолат то дар чихон фитода,  
Ҳалке ба ҷустуҷӯят сар дар чихон ниҳода?

Ҳофиз гуфтааст:

Ид асту мавсими гул, сокӣ, биёр бода,  
Ҳангоми гул кӣ дила бе май дар қадаҳ ниҳода?

Ин ду матлаъ шаклан монанд бошанд ҳам, мазмунан аз ҳам ҷудо мебошанд:

Савдои зӯҳди хушкам бар бод дода ҳосил,  
Мутриб, бизан тарона, сокӣ биёр бода.

### Ҳофиз гуфтааст:

Гул рафт, эй ҳарифон, ғофил чаро нишинед  
Бе бонги руду чангे, бе ёру ҷоми бода?

Мисраи дуюми Салмон ниҳоятдарача барчаста ва мас-  
тона аст.

Ҳофиз дар ҷавоби газалҳои Саъдӣ ҳам газалҳо сурудааст.  
Бисёр мазмунҳоро аз Саъдӣ гирифта бошад ҳам, услуби  
иғодаро чунон тағиیر додааст, ки наметавон аз ҳамдигар  
имтиёз кард.

Маълум аст, ки Саъдӣ, Салмон ва Ҳочу пеш аз Ҳофиз  
гузаштаанд. Ҳар як шоир дар аввали ҷӯдии ёти ҳуд ҳатман  
бояд марҳалаҳои таклид ва такомулро аз сар гузаронад.  
Чунон ки ҳуди Ҳофиз гуфтааст, ўпайрави Ҳочу буд:

Устоди ғазал Саъдист пеши ҳама кас, аммо  
Дорад сухани Ҳофиз тарзи сухани Ҳочу.

Бо вучуди ин Ҳофиз ба он дараҷа расидааст, ки шеъри  
ягон шоирро бо ашъори Ҳофиз муқоиса наметавон кард.

Муосирони Ҳофиз ва шоирони баъдина ба газалҳои  
ӯ бисёр назира ва ҷавоб гуфтаанд, вале ҳаргиз муваффақ  
нашудаанд. Ҷунончи:

### Ҳофиз гуфтааст:

Биё, то гул барафшонему май дар согар андозем,  
Фалакро сақф бишкофему тархе нав дарандозем.

### Камоли Ҳуҷандӣ гуфтааст:

Биё сокӣ, ки бехи ғам ба даври гул барандозем,  
Май гулгун талаб дорему гул дар согар андозем.

Матлаи Ҳофиз аз тарафи зебой ва барчастагии шаклӣ-  
интиҳоби калимаҳо, барчастагии таркибҳо ва таносуби  
калом, маҳсусан аз ҷиҳати гоя ва ҷӯшу ҳурӯши мастрона  
272

нисбат ба матлаи Камол ба баландтарин нуқтаи балогат  
расидааст.

Хулоса, дар назира ва ҷавоб ба дараҷаи аввал на та-  
воруд, балки дар сурати шуурӣ сирқат меистад. Агар шоир  
ӯҳданобаро бошад, мазмун дар қолаби шикастагу рехта,  
сабаби шикасти қимат ва шукӯҳи ҷӯдии шоир мегардад.

Чанд мисоли сирқоти шеърӣ ё таворуд ин аст:

### 1. Низомӣ гуфтааст:

Афтод ба офтоб гардам,  
Наздик шуд офтоби зардам.

### Ҳоқонӣ гуфтааст:

Дур аз ту гузашт рӯзи умрам,  
Наздик шуд офтоби зардам.

### 2. Низомӣ гуфтааст:

Саг бар он одамӣ шараф дорад,  
Ки дилу лида бар алаф дорад.

### Ҳофиз гуфтааст:

\* Саг бар он одамӣ шараф дорад,  
Ки дили мардумон биёзорад.

### 3. Фирдавсӣ гуфтааст:

Ба гетӣ чу фарзанд пайванд нест,  
Ки ширинтаре ҳамчӯ фарзанд нест.

### Ҷомӣ ин мазмунро бурдааст:

Ҳеч неъмат бехтар аз фарзанд нест,  
Файри фарзандон ба дил пайванд нест.

### 4. Дақиқӣ гуфтааст:

Гӯянд: Сабр кун, ки туро сабр бар дихад,  
Оре, дихад, валек ба умри дигар дихад.

Хоғиз ин мазмунро ба хубтарин сурате дохил карда-  
аст:

Гүянд санг лаъл шавад дар мақоми сабр,  
Оре, шавад, валек ба хуни чигар шавад.

### 5. Низомӣ гуфтааст:

Чу баргардад мизоч аз истикомат,  
Ба душворӣ ба даст ояд саломат.

Саъдӣ ин мазмунро дар либоси зеботаре ороиш дода-  
аст:

Чун муҳаббат шуд эътидоли мизоч,  
На азимат<sup>1</sup> асар кунад, на илоч.

### 6. Низомӣ гуфтааст:

Дар навмедӣ басе умед аст,  
Поёни шаби сияҳ сафед аст.

Шоҳин ин мазмунро дар қолаби дағале ифода карда-  
аст:

Имрӯз, ки мавсими тавоф аст,  
Поёни шаби сиёҳ соф аст.

### 7. Низомӣ гуфтааст:

Агар Фарҳод шуд, Ширин бимонад,  
Чи гам аз зардгул, насрин бимонад

Чомӣ ин мазмунро низ дар либоси дигаре нағз ифода  
кардааст.

Агар рехт гул, боф поянда бод,  
В-агар рафт меҳ, моҳ тобандад бод.

1. Азимат — дуо.

## 8. Ҳофиз гуфтааст:

Ҳаллоҷ бар сари дор ин нукта хүш сарояд,  
Аз шофиӣ мепурсед амсоли ин масоил.

Мирзо Голиб ин мазмунро чунин ифода кардааст:

Он роз ки дар сина ниҳон аст, на ваъз аст,  
Бар дор тавон гуфту ба минбар натавон гуфт.

## 9. Саъдӣ гуфтааст:

Шабпара гар васли офтоб наҳоҳад,  
Равнақи бозори офтоб накоҳад.

Ҳофиз ин мазмунро бо мақсади дигар чунин ба кор бурдааст:

Васфи руҳсораи хуршед зи хуффош<sup>1</sup> мапурс,  
Ки дар ин оина соҳибназарон ҳайронанд.

Саййидо низ ин мазмуни Саъдӣ ва Ҳофизро бемуваф-  
фақият ифода кардааст:

Гурезон шуда шабпар аз моҳтоб,  
Нишаста дар андешаи офтоб.

## 10. Ҳофиз гуфтааст:

Шаби торику бими мавҷу гирдобе чунин ҳоил,  
Кучо донанд ҳоли мо сабуқборони соҳилҳо?!

Аз тарафи шоири номаълуме дар сурати холӣ аз ла-  
тоғат ва тақлиди маҳзи хушк чунин ифода ёфтааст (ки дар  
«Анвори Суҳайлӣ» нақл шудааст):

Шаби торику ҳавли раъду бороне бад-ин тундӣ,  
Кучо парвои мо доранд сармастони маҳфилҳо?!

1. Хуффош — пабарақ.

## 11. Саъдӣ гуфтааст:

Ошиқон күштагони маъшуқанд,  
Барнаёд зи күштагон овоз.

Чомӣ ин мазмунро бурда бо маҳорат ифода карда бошад  
ҳам, ба дараҷаи самимият ва салосати Саъдӣ намерасад:

Чудо монд аз ту Чомию нанолид,  
Зи күшта барнаёд ҳаргиз овоз.

## 12. Бедил гуфтааст:

Эй ҳаёли қоматат оҳи заифонро асо,  
Бар рухат наззорахоро лагзиш аз ҷӯши сафо.

Нақибхони Туграл мазмуни Бедилро дар сурати дагал  
ифода кардааст:

Аз ҳаёли қоматаш акнун асо мебоядам,  
Бори сангини фироқаш карда ҳам дӯши маро.

## 13. Хочу гуфтааст:

Кай барканам дил аз руҳи чонон, ки меҳри ў  
Бо меҳр дар дил омаду бо чон бадар шавад.

Хофиз ин мазмунро бурдааст:

Ишки ту дар замира муҳру ту дар дилам,  
Бо шир дар дил омаду бо чон бадар шавад.

## 14. Низомӣ гуфтааст:

Май, ки ҳалол аст ба ҳар як мақом,  
Душмании ақли ту карда ҳаром.

Хусрави Дехлавӣ мазмуни Низомиро бурдаасту ба дараҷаи латофати сухани Низомӣ нарасондааст:

Оби инаб<sup>1</sup> хаст ҳалола ба ком,  
Феъли ту кардаш ба такаллутуф ҳаром.

15. Бисотй гуфтааст:

Дил шишаву чашмони ту ҳар сўй барандаш,  
Мастанд, мабодо ки баногаҳ шиканандаш.

Урфии Шерозӣ ин мазмунро бурдааст:

Додам ба ҷашми ў дили андӯхпешаро,  
Фоғил, ки зуд мешиканад маст шишаро.

16. Дар санъати таҷниси зоид Қатрон гуфтааст:

Касе ки раста шуд аз мӯя, гашта буд чу мӯй,  
Касе ки ҷаста буд аз нола, монда буд чу нол<sup>2</sup>.

Рашиди Ватвот гуфтааст:

Дар ҳасрати руҳкори ту, эй зеборӯй,  
Аз нола чу нол гаштам, аз мӯя<sup>3</sup> чу мӯй.

Ҳофиз ин мазмунро бо маҳорати баланде ифода на-  
мудааст:

Баски аз мӯи миёни ту чудо мӯйдам,<sup>4</sup>  
Танам аз мӯя чу мӯе шуду он мӯй намонд.

Шоҳин ин мазмунро дар ҷанд ҷо ба кор бурдааст:

Дар мотаму мусибаташ аз мӯя шуд чу мӯй  
Аз нола, ҳар кӣ пайкари ман ҳамчӯ нол ёфт.

Ва боз:

1. Оби инаб — оби ангур, шароб.

2. Нол — най, наи сусту борик ва миёнхолӣ..

3. Мӯя — фигон, фарёд.

4. Мӯйдан — фигону фарёд кардан.

Аз мӯя чу мӯ, зи нола чун нол  
Мерафт назорагай зи дунбол.

Ва боз:

Эй гам, ки ба шабҳои фироки ту шудастам  
Аз мӯя чу мӯе шуда, аз нола чу ноле.

Васлӣ низ ба ин мазмун дастдарозӣ кардааст:

Аз мӯя чу мӯ гаштаму аз нола шудам нол,  
Умрест надидам рухи он зӯхрачабиро.

17. Хайём гуфтааст:

Душман ба ғалат, гуфт, ки ман фалсафиям,  
Эзид донад, ҳар он чи ў гуфт, наям!  
Лекин чу дар ин ғамошён омадаам,  
Охир кам аз он ки ман бидонам, ки киям?

Саъдӣ гуфтааст:

Ман онам, ки ман донам.

Саъдӣ мазмуни болои Хайёмро дар ҷумлаи кӯтоху мӯҷазе ифода карда бошад ҳам, Хайём фикри раддияи худро пурра ва ҳартарафа дар муқобили душманони мутаассиби даври худ ҳамчун тири заҳромезе равона кардааст. Дар ин замина дар ҳар давр бисёре аз шоирон ва ғависандагони номии пешқадам ба муқобили бадҳоҳони мутаассиб ашъори тезутунд сурудаанд, ки зикри онҳоро лозим намедонем.

Вале дар сурати тасодуф шеъри зерини шоир Қутбӣ Киром ба назар расид, ки дар байти нахустини он фикри хайёмона ва саъдиёна мушоҳида мегардад:

Одами хому раҳомад нестам,  
Нагз медонам, ки ман худ кистам.  
То ба даст орам диле дар зиндагӣ,  
Борҳо афтода, аз нав ҳестам.

Он чо ки аён аст, чӣ ҳочат ба баён аст. Муқоисаро ба худи хонанда ҳавола менамоем.

Чунон ки зикр ёфт, ба чуз ашъоре, ки бо мақсади назира ва ҷавобия суруда шудаанд, шоирони пешина аз камоли бисёр аз ёд донистани ашъори мутақаддимин ва мусир мазмуни дигареро ҳатто бо айни ибора ва ҷумлаҳо дар арсаи баён меоварданд. Мумкин аст, ки дар сурати тасодуфи маҳз мазмуни шоири дигаре ба вуқӯй меанҷомид.

Аз ин рӯ сирқа ва таворудро аз ҳам тамайиз додан басо мушкил аст. Бо истиснои баъзе мазмунҳо бикр ва обношуста умуман мазмунҳо ҳазорон бор ҳоида ва такрор ёфтааст, ки зикри байти зерини Бедил дар ин маҳал муносиб менамояд:

Ба шӯҳӣ зад тараб, гам оғариданд,  
Мукаррар шуд асал, сам<sup>1</sup> оғариданд.

Осори шоирони мо он гоҳ дилчасп ва диққатрабо ҳоҳад буд, ки мавзӯъҳои доир ба ҳаёти иҷтимоиро дар либоси образ, таркиб ва ифодаҳои нозук ба таври пухта ва парваришёфта ифода намояд.

Чунон ки дида шуд, адабиётшиносони гузаштаи форс-тоҷик на танҳо дар бораи мустаҳсаноти шеърӣ-он чи ки нафосати шеърро фароҳам меорад, таълимоти муқаммале ба вучуд овардаанд, балки нуқсонҳои шеъри замони ҳудро низ омӯхта ва муайян карда, барои пешгирии онҳо фикрҳои муҳим пеш рондаанд. Шамси Қайс ҳатто аз шеъри устод Рӯдакӣ айб ёфтааст ва ба ахли адаб гӯшрас намудани онро зарур шуморидааст, ки мисолаш дар боло гузашт. Ин рафтори объективии мунаққидони пешина имрӯз барои мо дарси ибрат аст.

МО дар хотима кӯшиш кардем, ки на факат як қисми таълимоти гузаштагонро доир ба иллатҳои шеър баён намоем, балки аз нуқтаи назари талаботи онҳо баъзе нуқсонҳои шеъри шоирони мусир, хусусан ҷавононро хотиррасон кунем. Мо ин чо бисёр мисол овардан натавонистем ва факат бо он порчаҳое, ки дар даст буд, қаноат кардем. Вале

1. Сам — заҳр. Агарчи асал гуворо бошад ҳам, бисёр ҳӯрдани он заҳр мегардад.

тахлили ҳамин мисолҳо низ нишон медиҳад, ки таълимоти гузаштагон дар бораи пешгирий кардани шеър аз иллатҳо, ҳанӯз аз бисёр чиҳатҳо аҳамияти худро гум накардааст.

Танқиди адабии мо то ҳол ба чунин нуқсонҳои шаклии асарҳои бадей аҳамият надода истодааст. Дар мақолаҳои танқидии матбуоти ҷумҳурӣ дар бораи он иллатҳое, ки мунаққидони гузашта вайрон шудани муносибати сухан, заъфи таълиф, ҳашв, сакта ва гайра номҳо додаанд, ҳеч сухан намеравад. Тахлили ҷузъиёти шеър ҳоло дар мо расм нашудааст, мунаққидон ҳар як қалимаву ибора ва ташбеху истиораро тахлил намекунанд ва ҳусну қубҳи онро нишон намедиҳанд ва ҳол он ки ҳамаи инҳо барои мубориза дар роҳи нафосати шеър ва балогати мазмун бағоят зарур аст. Тахлили муфассали шеър барои тарбияи завқи салими хонандагон ва нависандагони ҷавон аҳамияти қалон дорад.

Мо умедворем, ки мақолаҳои ин қисм, ҳусусан хотимаи он диққати мунаққидро ба сӯи ин масъалаҳои муҳим ҳоҳад қашид. Агар мачмӯа дар ин роҳ заррае кӯмак карда тавонад, мо вазифаи худро иҷрошуда ҳисоб мекунем.



Наме номидан, ки меш ҳуҷа настонҷа  
дигар то ҷонандуфтад. Ҳамонҷои ҳар кандакарони Азри

## **Қисми дуюм**

# **МУХТАСАРИ АРЎЗИ ТОЧИКӢ**

### **БАЪЗЕ ЛАҲЗАҲОИ МУҚАДДИМАВӢ**

Маълум аст, ки вазни шеъри мо арӯз аст. Арӯз ҳарчанд арабиасл бошад ҳам, ба мурури замонҳои дуру дароз кор хӯрда, мувофиқи сохти замон ва завқи ҳалқи форсӯ тоҷик номи мустақили арӯзи форсӣ (аҷам)-ро гирифтааст ва ҳақиқатан дар бисёр лаҳзаҳо арӯзи форсӣ ё арӯзи аҷам аз арӯзи араб чудо шуда меистад.

Дар арӯз 19 гурӯҳи асосии вазн мавҷуд аст, ки онҳоро баҳр номидаанд. Аз ин 19 баҳр 3-тоаш-қариб, ҷадид (ғариф) ва мушокил эҷодкардаи арӯзиёни Аҷам аст. Панҷ баҳри дигар ба завқи шоирони форсӯ тоҷик мувофиқат накардааст, бинобарин онро тарқ кардаанд ё ки маҳз барои нишон додани қудрат ва ҳунарнамоӣ баъзе аз шоирони саромади пешина дар он баҳрҳои гайримаънус табъозмой намудаанд. Он панҷ баҳр инҳоянд: тавил, мадид, басит, воғир ва комил.

Эҷодкори нахустини илми арӯз Ҳалил ибни Аҳмад ибни Умар ибни Тамим-ул-Басрӣ ном олими араб мебошад. Донишманди мазкур дар ҳудуди соли 174 ҳичрӣ-790-791 мелодӣ дар Басра пайдо шуд. Ӯ 15 баҳр эҷод кардааст ва барои санҷидани шеър афоил ном қолабҳои ҳаштгонаро аз моддаи «феъл» эҷод намудааст. Пас, аз тарафи Ҳасан ибни Аҳфаши ном олими забони араб мутадорик ном баҳре илова шуда, адади баҳрҳо ба шонздаҳ расидааст. Дигар 11 баҳр миёни арабу аҷам муштарак аст: ҳазаҷ, рамал, раҷаз, сареъ, мунсаҷ, музореъ, мұchtass, мұktазab, ҳағиф, мұtaқорib ва мутадорик.

Вазнҳои арӯзӣ асосан ба ду гурӯҳ чудо мешавад: вазнҳои аслий, вазнҳои фаръӣ.

Баъд аз ёфт шудан ва собит гардидан вазнҳои аслий ба асоси тағириоти раво дар руқнҳои солим оид ба ҳар як баҳр- вазни аслий вазнҳои бисёре пайдо шудаанд, ки онҳо дар ҳукми шоҳаҳои баҳри аслий қарор ёфта, вазнҳои фаръӣ ё музоҳаф (тагиирёфта) номида шудаанд.

## АРӮЗ ВА ВАЗН

Пеш аз ҳама бояд ҳамин лаҳзаро эзоҳ намоем, ки ба калимаи «арӯз» бисёр маъноҳо медиҳанд. Яке аз онҳо ин аст: арӯз илмest, ки шеърро бар он арз карда, нуқсонҳояш бо санҷидани руқнҳо дуруст мешавад. Пас, арӯз ба маънои умумӣ вазни шеър аст. Арӯзиёни пешина вазнро чунин таъриф мекунанд: вазн иборат аз ҳайатест, ки аз тартиби ҳаракоту саканот ва таносуби он дар адад ва миқдор ҳосил мешавад, чунон ки нағс аз идроки он лаззати маҳсус ёбад ва он лаззатро ин ҷо завқ мегӯянд.

Агар ба ҷои он ҳайат, ки аз ҳаракоту саканот ва таносуби он иборат мебошад, ҳайате ояд, ки аз тартиботи ҳарфҳо ва таносуби онҳо ҳосил шуда бошад, шеър ном мегирад. Вагарна дар илми мусикӣ иқоъ<sup>1</sup>меноманд.

Ба ибораи дигар, вазн ченак ва андозаи як навъ аз навъҳои ашъори гуногунсоҳт мебошад. Арӯз дорои нуздаҳ баҳр буда, дар доҳили ҳар як баҳр шоҳаҳои бисёре мавҷуд аст, ки ҳар қадоми онҳо вазни қонунӣ ва ҷудогонае дошта, ба воситаи руқнҳои муайянӣ солим ва музоҳаф санҷида мешавад.

**Руқн.** Барои санҷидани вазни шеър арӯзиён мизон таъиин кардаанд. Ин мизон ба таври муайян аз руқнҳо иборат аст. Руқн поя гуфтан аст. Ҷамъи руқн аркон аст. Аркон аз моддаи феъл ташкил шудааст. Арконро афоилу тафоил ҳам меноманд. Лекин мо факат руқн, ё шакли ҷамъаш-арконро истеъмол мекунем. Мавзун ва мувоғиқ афтодани мисрâҳои як байт ба воситаи санҷидани руқнҳои матлуб аз рӯи камияти ҳичоҳо ҳосил мешавад. Руқнҳо ду навъанд: руқнҳои солим ва руқнҳои музоҳаф, ки аз руқнҳои

1. Иқоъ — ба тартиб андохтани оҳангӣ сурӯд, ки миёни онҳо фосилан маълум мавҷуд бошад.

солим гирифта мешавад. Рукнҳои солим 8-хел буда, дорои хусусияти чудогонаи имлой мебошанд:

Дар алифбои нави мо дар имло ва китобат ӣ («и»-и дароз) танҳо дар охири калимаҳо ба кор мераваду бас. Вале дар арӯз, яъне рукнҳои он ӣ («ё»-и маъруф) ва инчунин «у»-и дароз (вови маъруф) на танҳо дар охири калима, балки дар аввалу миёнаи калима низ меояд. Аз ин рӯ мо лозим донистем, ки барои рукнҳои арӯзӣ, ки мизони вазни шеър аст, баъзе аломатҳои шартӣ таъйин намоем.

Барои ифодаи «у»-и дароз (вови маъруф) ва ҳам «у»-и пурра (вови маҷхул) «ӯ» менависем. Инчунин дар вакти ифодаи дарозӣ дар аввал ва миёнаи рукнҳои солим ҳам «ӣ» (и-и дароз) менависем; 1) фаӯлун, 2) фоилун, 3) мафойлун, 4) муфтаилун, 5) мафоилатун, 6) мустафъилун, 7) фоилотун, 8) мафъӯлоту.

Аз рукнҳои ҳашгона ду рукни *мафоилатун* ва *мутафоилун* дар санчиши вазнҳои шеъри форсӣ-тоҷикӣ ба кор намеравад.

**Зихоф.** Кор бо ин ҳашт рукни тамом намешавад. Барои эҷоди вазнҳои нав соҳтани рукнҳои нав лозим шудааст. Рукнҳои нав ба воситаи зихофот ба амал меояд. Зихоф дар фарҳангҳо ба маънои расидани тир наздики нишона мебошад. Ин калима дар истилоҳи арӯз ба маънои тағиироти рукнҳо буда, дигаргунии раво ҳисоб меёбад ва шакли ҷамъаш азоҳиф, азҳоф, зихофот мебошад.

Пас, ба воситаи амалиёти гуногуни зихофот рукнҳои ҳосилшуда ба рукни солим, ки дар ҳукми решаш мебошад, рукни *музоҳаф* ном гирифта, вазни бо он рукнҳо соҳташударо **вазни фаръӣ** меноманд.

Ҳамаи рукнҳои музоҳаф ба 85 мерасад. Ҳар як рукни музоҳаф бо қадом амал ихтироъ шуда бошад, бо ҳамон амал ном мегирад. Амалиёти рукнсозӣ аз рукнҳои солим ба воситаи афзоиш, ҳазф (партофтани) ва табдил сурат мегирад. Амалиёти афзоиш ва ҳазф аз аввали рукни ва ё охири рукни *илал* (иллатҳо) ном дорад, ки ба маънои тағиир аст. Аз рӯи нишондоди Муҳаммад Ғиёсиддин (муаллифи «Ғиёс-ул-лугот») ҳамаи ин амалиёти мураккаботи ҷадид ба 47 мерасад. Вале аз рӯи нишондоди Ваҳиди Табрезӣ (муаллифи «Ҷамъи муҳтасар») ва Қайси Розӣ (муаллифи «Ал-мӯъзам») 35-то буда, аз ин 13-тоаш эҷодкардаи арӯзиёни

Дар мавриди зиҳофоти вакф, қаср ҳатм, салх, чадъ, залал як ҳарфи ҳамсадо дар охир зиёд мемонад ва бинобар он ки ин зиҳофот ҳама ба рукни охирини вазн тааллук доранд, аз ин рӯ дар охири вазн афзунии як ё ду ҳарфи ҳамсадо равост ва тагиире дар вазн намедиҳад (*Хонларӣ*, саҳ. 208).

## ҚОИДАИ АФЗОИШ

**Афзудани як ҳичои дароз:**

Тарфил – чунончи, мустафъилун мустафъилотун ва мутафоилун мутафоилатун мегардад. Ин зиҳоф дар баҳри комил ва раҷаз истеъмол шуда, мураффал ном мегирад<sup>1</sup>.

## ҚОИДАИ ТАБДИЛ

**Табдили як ҳичои дароз ба як ҳичои қӯтоҳ:**

1) Қабз-чунончи мафойлун ба мафоилун, ё фаўлун ба фаўлу мубаддал мегардаду рукни музоҳаф мақбуз ном мегирад. Ин зиҳоф дар баҳрои ҳаҷаз, музореъ, мутадорик воқеъ мешавад.

2) Кафф-масалан, мафойлун ба мафойлу ва фоилотун ба фоилоту табдил мейбад ва рукни музоҳаф макфуфу ном гирифта, дар баҳрои тавил, мадид, ҳаҷаз, рамал, хафиғ, мұchtасс, музореъ воқеъ мегардад ва дар охири мисраъ намеояд.

3) Хабн- мустафъилун ба мафоилун, мафъӯлоту ба мафойлу ё фоилотун ба фоилотун мубаддал мешавад ва рукни музоҳаф махбун номида мешавад.

4) Тайй-мустафъилун ба муфтаилун ва мафъӯлоту ба фоилоту мубаддал мегардаду ба худ номи матвӣ мегирад; ин рукни музоҳаф дар баҳрои басит, раҷаз, мунсарҳ ва мұқтазаб воқеъ мешавад.

## ТАҚТЕЙ ВА ҲИЧО

Тақтеъ дар лугат ба маънои қатъ кардан, яъне буридан, ба порчаҳо чудо кардан меояд. Аммо дар илми арӯз мисраъҳои як байтро мувофиқи қоидаи муайян ба ҳичоҳо чудо

1. Баъзан ба ҳичои охирини муараффал — мустафъилотун як ҳарфи сокин (алиф) ҳамроҳ мекунанд, ки мустафъилотон мешавад ва мутавал ном мегирад.

кардан аст, ки бояд ҳичоҳои ҳар ду мисравъ аз рӯи кӯтоҳӣ ва дарозӣ рӯ ба рӯи ҳамдигар истанд.

Маъни лугавии калимаи ҳичо, ҳарфҳои ягон матиро якто-якто аз ҳам чудо карда хондан аст. Чунон ки дар урф ҳичча карда хонда-ҳарфҳоро аз ҳам чудо карда, якто-якто хондан меояд. Ҳичо ба маъни ҳозираи он ҳамчун истилоҳ дар забонамон ва арӯз бисёр ҳам қадимӣ нест.

Дар «Вазни шеъри форсӣ» (саҳ. 60) гуфта мешавад: «Калимаи ҳичо дар лугат ба маъни як-яки ҳарфҳост ва истеъмоли он ба ин маъни нав аст...»

Дар ҳақиқат, ҳичо дар урф ба таври якто-якто аз ҳам чудо карда хондани ҳарфҳои калима аст.

Таърихи ҳичо дароз аст, мо ин ҷо мувофиқи мақсад ҳелҳои ҳичоро муҳтасаран эзоҳ менамоем:

Ҳичо ки асоси вазни шеъри форсӣ-тоҷикӣ мебошад, аз ҷиҳати камият асосан ду қисм аст: яке ҳичои дароз ва дигаре ҳичои кӯтоҳ. Ҳамеша микдори ҳичои дароз ду баробари ҳичои кӯтоҳ аст. Кӯтоҳӣ ва дарозии ҳичо тобеи қашиши садонокҳо ва соҳти ҳичоҳо буда (масалан ҳичоҳои баста, күшода), дар айни ҳол ба адади ҳамсадаҳо низ алокадор аст.

### ҲИЧОИ БАСТА ВА КҮШОДА

Ҳичоҳо аз рӯи соҳт ва тартиби ҳарфҳои садонок ва ҳамсадо ба ду қисм ҷудо мешаванд: ҳичои күшода ва ҳичои баста.

Ҳичои күшода ҳичоест, ки бо ягон садоноки дароз ва ё кӯтоҳ тамом мешавад. Ҳамчун: ту, бу, мо, бе, сӣ ва дигарҳо...

Ҳичои баста ҳичоест, ки охири он ба яке аз ҳамсадоҳо анҷом мёбад; ҳамчун: пас, рӯз, шаб, орд, сар, тан, бод ва гайра...

Ҳар як ҳичои күшодае, ки ҳоҳ дар аввал, ҳоҳ дар миёна ва ҳоҳ дар охири калима қарор дорад, агар садонокаш кӯтоҳ бошад, кӯтоҳ шумурда мешавад. Ҳамчун: ки, ба, ҳама, рама.

Ҳар як ҳичои күшодае, ки садонокаш дароз аст, ҳичои дароз ҳисоб мёбад.

Вале дар ҳичоҳои баста сарфи назар аз дарозии садонокҳо дарозии ҳичоҳо ба қасрати ҳамсадаҳо низ вобастааст.

Ҳатто, бальзе хичоҳои баста мавҷуданд, ки бо вуҷуди кӯтоҳии садонокҳояшон, агар дорои се ҳамсадои қатор бошанд, хичои дароз ба шумор мераванд. Ҳамчун: дард, зард, бист, шуст ва гайра.

Кашиши хичоҳо, яъне ба гайр аз дарозӣ ва кӯтоҳии хичоҳо ба навъи ҳамсадоҳо вобаста нест, магар дар мавриди ҳарфи «Н», ки баъд аз садонокҳои дароз қарор гирифтааст. Ин ҳусусият дар қисми «Мавқеи ҳарфи «Н» дар арӯз» эзоҳ ҳоҳад ёфт.

## ҲИЧО ВА УСУЛ

Агар калимаро ба ҷузъҳо тақсим қунем, майдатарин ҷузъи он овози воҳидест, ки ба танҳоӣ ё дар сурати таркиб бо якчанд овози дигари калима-пораҳо ҳосил мегардад. Ҳар қадоми ин овозҳои воҳид, ё ки мураккабро донишмандони пешина муқаттаъ меномиданд, мо ҳичо меномем. Пас, воҳиди вазн ҳичост.

Арӯзиён барои санҷидани шеър поя-руқнҳои 8-гона (ё даҳгона) таъйин кардаанд. Баъд онҳоро ба дигар пораҳое, ки аҷзо ва усул низ меноманд, таркиб мекунанд. Аҷзо ҷамъи ҷузъ ва усул ҷамъи асл аст, ки қолабҳои якуминдарачагӣ буда, арkon ё афоил аз он таркиб меёбад. Инчунин усулро аз ҳарфҳои сокин ва мутаҳаррик тартиб додаанд<sup>1</sup>.

Усулро арӯзиёни пешина ба ҳамин тариқа тартиб ва тақсим намудаанд: «Модари авзони арӯз бар ин се руқн (усул) ниҳодаанд: сабаб, ватад, фосила. Ва сабабро ду ҳавъ ниҳодаанд: сабаби хафиғ ва сақил. Сабаби хафиғ-як мутаҳаррик ва як сокин, чунон ки: **нам**. Сабаби сақил-ду мутаҳаррики мутаволӣ, чунон ки: **ҳама**. Ватад низ ду ҳавъ аст: мақрун ва мафрук. Ватади мақрун-ду мутаҳаррик ва сокине дар охир, чунон ки: **агар**. Ва ватади мафрук-ду мутаҳаррик бар ду тараф, сокине дар мобайн, чунон ки **нола**. Ва фосила ду ҳавъ аст: сугро ва кубро. Фосилаи сугро-се

1. Ҳарфи мутаҳаррик он аст, ки ягон ҳарфи ҳамсадо ба воситаи аломати забар — а, ё зер-и ё пеш — у ба ягон ҳамсадо ҳамроҳ мешавад. Ҳамчун **ა** (бад) **ຈ** (чил) **ປ** (пур), ки дар ин сурат ҳарфҳои б, ч, п мутаҳаррик (ҷунбанд) ва ҳамсадоҳои д, л, р сокин (истанд) шумурда мешавад.

мутаҳаррик ва сокине, чунон ки чи кунам. Ва фосилаи кубро-чаҳор мутаҳаррик ва сокине чунон ки бидиҳамаш<sup>1</sup>.

Ба ин усули шашгона баъзе арӯзиён се усул (ё ки ҷузъ) ҳамроҳ кардаанд, ки ба таври зер аст: сабаби мутавассит, ки аз як мутаҳаррик ва ду сокин сохта шудааст, монанди ёр, кор; ватади қасрат, ки аз ду мутаҳаррик ва ду сокин сохта мешавад, ҳамчун: фароз, дароз. Инчунин фосилаи узмо мебошад, ки аз панҷ мутаҳаррик ва як сокин иборат аст, ҳамчун: нашиканамаш.

Ва ҳол он ки ба гайр аз сабаби ҳафиф, ки мисолаш **сар, бар** аст, ҳамаи ин усули боқимондоро боз ба ҷузъҳо ҷудо кардан мумкин аст. Чунон ки «рама»-ро, ки сабаби сақил аст, ба ду ҷузъи баробар, яъне «ра» ва «ма» тақсим кардан мумкин мебошад. Ватади макрун «агар»-ро ба «а» ва «гар», инчунин ватади мағруқ «нола»-ро ба ҷузъҳои «но» ва «ла», ҳамин ҳел фосилаи сурро «чи кунам»-ро ба порчаҳои «чи», «ку» ва «нам» ва фосилаи кубро «бидиҳамаш»-ро ба порчаҳои «би», «ди», «ҳа» ва «маш» тақсим намудан мумкин аст.

Вале мо дар вақти санҷиш ва тақтези шеър қолабҳои афоил ё арkonро ба асоси қамияти ҳичҳо ва сохти онҳо истинод мекунем, чунки усули қабаб, ватад ва фосилаҳо усули сходастикии гайрийлӣ буда, вале тақтез ба асоси ҳичҳо ва қамияти онҳо мувофиқи сохти забон ва воҳиди вазни шеъри форсӣ-тоҷикӣ мебошад.

## ҲИЧҲОИ ШАШГОНА АЗ РӮИ ҚАМИЯТ ВА СОХТ

Аз рӯи қоиди арӯзи навин ҳичҳо ба асоси қамият ва сохт ба шаш қисм ҷудо мешавад:

1. Ҳичҳои кӯтоҳе, ки аз як садоники кӯтоҳ ва як ҳамсадо иборат аст, ҳамчун **ба** (ба мактаб), **би** (бихон), **ғу** (губор) ё ки танҳо аз як садоники кӯтоҳ иборат аст, ҳамчун **а** (адаб), **и** (ибо), **у** (усул).

Пурсиҷонишинҳои якҳичҳои **кӣ**, чӣ ба имлои ҳозира бо Ӣ-и дароз навишта шавад ҳам, дар алифбои арабӣ ба шакли **ک** ва **څ** (ки, чи) навишта шуда, дар вақти тақтез аксаран кӯтоҳ шумурда мешавад.

1. Ал-мӯъзам, саҳ. 29.

2. Ҳиҷоҳои дарози одӣ, ки аз як садоноки дароз ва як ҳамсадо соҳта мешавад: **бо** (бобо), **бӣ** (бигӣ), **бӯ** (хушбӯ), **ҷӯ**, **рӯ**, по, то.

Ё ки танҳо аз як садоноки дароз иборат аст, ҳамчун **о** (оре), **ӣ** (инак), **ӯ** (ӯху), **о** (омад).

3. Ҳиҷоҳои дарози одӣ, ки аз як садоноки қӯтоҳ ва ду ҳамсадо иборат аст, ҳамчун: бар, дил, сир, буз.

4. Ҳиҷоҳои дарози пурра, ки аз як садоноки қӯтоҳ ва се ҳамсадо соҳта шуда, дорои қимати як ҳиҷои дарози одӣ ва як ҳиҷои қӯтоҳ аст, ҳамчун даст, баст, дард, дурд, сард.

5. Ҳиҷоҳои дарози пурра, ки аз як садоноки дароз ва ду ҳамсадо соҳта шуда, дорои қимати як ҳиҷои дароз ва як ҳиҷои қӯтоҳ мебошанд, ҳамчун: моҳ, роҳ, тир, тӯр, шир, мур (маъмур), дур (муқобили наздик), зӯр... Вале калимаҳое мисли «ёр» мустасноанд ки «ё» ва «р» соҳта шудаанд.

Калимаи нидоии эй аз рӯи принсипи имлои ҳозира якуним ҳиҷо хисоб ёбад ҳам, бинобар он ки дар алифбои арабӣ ба шакли (Э - ا) навишта мешавад, дар вақти тақтез як ҳиҷои дарози одӣ ҳисоб меёбад.

6. Ҳиҷоҳои дарози пурра, ки аз як садоноки дароз ва се ҳамсадо соҳта шуда, дорои қимати як ҳиҷои дарози одӣ ва ду ҳиҷои қӯтоҳ аст, ҳамчун: дӯст, гӯшт, кийст, чист, корд (калимаҳое мисли «орд» мустасноанд, ки аз «о» ва «рд» соҳта шудаанд)<sup>1</sup>.

Мо ин ҳиҷои охирин (раками шаш)-ро васеътар эзоҳ менамоем:

**ки** (гуфтам, ки...) ҳиҷоҳои қӯтоҳи мусовӣ ба аломати нимкамонак «○» мебошад.

«кӣ», ё «ку» аз ҳиҷои дарози одӣ иборат буда, мусовӣ ба аломати хатча: «—» аст.

- 
1. Абдулрауфи Фиграт дар «Арӯз ҳакида» ном асараш ҳиҷои раками б-умро дар қатори ҳиҷоҳои раками 4, 5 шумурда, дорои қимати якуним ҳиҷо қарор медиҳад ва фаромӯш мекунад, ки ҳамсадои охирин аксар аз тақтез сокит аст. Чунон ки Муҳаммад Ғиёсиддин мегӯяд: «Ва агар баъд аз мадда ду ҳарфи сокин воқеъ шавад, ҳамчун гӯшт, чист ва соҳт ва монанди инҳо ва дар миёни мисраъ бошанд, агар он ду сокин дар баробари як мутаҳаррик воқеъ шаванд, сокини аввал мутаҳаррик шавад ва сокини дувум сокит ва гайраҳу...» Эзоҳоти ин мабҳас ба таври пурра дар баҳсҳои оянда дода ҳоҳад шуд.

Хичои «кӯр» ё «кор» дорой қимати як хичои дарози одӣ ва як хичои кӯтоҳ буда, мусовӣ ба як ҳатча ва ним камонак «— ӯ» мегардад: ко (ру), кӯ (ру).

Агар ба хичои дарози пурра боз як ҳамсадое, масалан «д» илова намоем, дорой қимати як хичои дарози одӣ ва ду хичои кӯтоҳи қатор мегардад ва масовӣ ба як ҳатча ва ду нимкамонак «— ӯ ӯ» мешавад. Агар қалимаи кордро ба тарҳ (схема) нишон дихем, чунин мешавад: (ко(р)д = — ӯ ӯ.

Аз ҳамин қабил аст қалимаҳои соҳт, кийст, дӯст, порс... ва дигарҳо.

Ба ҷуз ҳичои пурраи рақами шашум боз як навъ хичои пурраи ихтисорӣ вучуд дорад, ки бештар аз рӯи талаби вазн дар қофия ҳосил мегардад. Ин ҳодиса вакте рӯй медиҳад, ки охир ҳичои 1-умини ду ҳичои ҳампаҳлӯ бо овози «Н» тамом шавад. Чунон ки дар байти зерин қалимаҳои **нишон аст** ва **осмон аст** аз рӯи ҳоҳиши вазн ба шакли **нишонст**, **осмонст** доҳил шудааст ва тақтеаш ҳукми ҳичои рақами шаш дорад:

Моҳи духафта, ки мудавварнишонст,

Акси вай аз оинаи осмонст.

(Хуслрав)

Вазнаш: муфтаилун муфтаилун фоилот

(—VV— / —VV— / —V ~)

### Ҷадвали хичоҳои шашгона

Навъи хичоҳо	Хичоҳои кӯтоҳ	Хичоҳои дарози одӣ		Якуним-ҳичоҳо		Хичоҳои пурра (баланд)
Рӯзнома	1	2	3	4	5	6
Соҳти хичоҳо	Як садоноки кӯтоҳ ва як ҳамсадо ё танҳо як садоноки кӯтоҳ ва як ҳамсадо	Ду ҳамсадо ва як садоноки кӯтоҳ ё як садоноки кӯтоҳ ва як ҳамсадо	Як ҳамсадо ё танҳо як садоноки кӯтоҳ ва як ҳамсадо	Ду ҳамсадо ва як садоноки кӯтоҳ	Се ҳамсадо ва як садоноки кӯтоҳ	Се ҳамсадо ва як садоноки дароз

Ми- солҳо	Ба (мак- таб), Fу (бор) а (нор) у (фар) и (рода)	сар, буд киш, ap (ap)	бо (бо) бе (чо) ди (на) чӯ (й) о (фок) э (ха) й (нак)	ти бӯ зу ше ко	р р д р р	сар бур киш нар	д д т м	кӣ дӯ ко о	с с с р	т т т д
Кимат	у	—	—	—	—	у	—	у	—	у

## ҚИМАТИ ҲИЧОҲОИ ДАРОЗИ ПУРРА

(ё баъзе ҳолатҳои истисной)

Ҳичоҳои рақами чаҳор, ки аз се ҳамсадо ва як садоники кӯтоҳ сохта шудааст, агар дар мобайни мисраъ воқеъ шавад, ҳамсадои охирин як ҳичнои кӯтоҳро ташкил медиҳад, ҳамчун:

Ман ба меҳрат даст бурдам,

ки бар вазни фоилотун фоилотун буда, ҳарфи охирини калимаи даст дар ин вазн ба ҷои и (айни максур)-и фоилотун علاقن ـ омадааст. Агар дар охирни мисраъ воқеъ шавад, бар вазни фаъл омада ба ҳолати сукун, яъне чун ҳичнои дарози пурра меояд:

Эй наргиси пурхумори ту мастр,

ки бар вазни мафӯлу мафоилун мафойл аст.

Ҳичоҳои рақами шаш, ки дар калимаҳои Гаршосб, Лӯҳросб дида мешавад, агар дар байни мисраъ воқеъ шуда, дар муқобили як ҳичнои дарози одии руҳн (рукни рақами 4) ояд, ҳарфи охир аз тактеъ соқит аст.

Чу Гаршосбро дод Лӯҳросб таҳт.

ки дар вазни фаӯлун фаӯлун фаӯлун фаӯл V — — / V — — / V — — / V ~ омада, ҳарфи ҳамсадои охирин (б) аз тактеъ соқит аст.

Аз ҳамин қабил аст калимаи дӯст ва ҳичнои охирини калимаи **некӯст** дар ин байт:

Некӯст рухат, чафо на некӯст, макун,  
В-он лойки душман аст, бо дӯст макун.

Ё ки ин гуна ҳichoҳо дар охири мисраъ воқеъ шаванд,  
ҳамсадои охир сокит аст ва ба тақтэъ дохил намешавад.  
Чунон ки дар ин мисол дидা мешавад:

Кор (д) бардошт, кори ў бигзор (д),

ки бар вазни фоилотун мафоилун фâйлон омадааст.

Дар ин байтҳои Ҳофиз (ки бар вазни мафъӯлу фоилоту  
мафойлу фоилун аст) аз охири калимаҳои дӯст, нест, кучост  
ҳарфи охирин аз тақтэъ берун аст:

Боги биҳишту сояи тубию қасри хур  
Бо хоки кӯи дӯс (т) баробар намекунам.

Зоҳид ба таъна гуфт: Бирав, тарки ҳуш кун,  
Мӯҳточи ҷанг нес(т), бародар, намекунам...

Ҳофиз зи тоби фикрати беҳосилий бисӯҳ(т),  
Сокӣ кучос(т), то занад обе бар оташам.

Хулоса, ҳар як ҳарф, ки дар охири ҳichoҳо дароз ва пурра,  
ҳоҳ дар байни шеър, ҳоҳ дар охири шеър ояд ва ҳоҳ дар  
талаффуз нагунҷад, аз тақтэъ соқит шумурда мешавад. Вале  
гоҳе чунин воқеъ мешавад, ки мувоғики талаби вазн ҳарду  
ҳамсадои охирин ин гуна ҳichoҳо дар байни шеър ба тақтэъ  
дохил мешаванд. Масалан, дар мисоли зерин ду ҳамсадои  
охирин калимаи **боҳт** муқобили ду ҳichoҳи кӯтоҳи рукн  
омада, ҳар кадом дар талаффуз ба ҳуд ҳаракас-садоноки  
кӯтоҳе пайдо карда, ду ҳichoҳи кӯтоҳи ҳампаҳлӯро ташкил  
кардаанд:

Боҳт дил бо ту меҳр,

ки бар вазни муфтаилун фоилун аст ва ҳамсадоҳои ҳ, т-и  
боҳт ба муқобили **та ва и** (айни максур)-и рукни муфтаилун  
омадааст. Яъне калимаи боҳт дар тақтэъ бо рукни муфтаилун  
шакли **боҳити-ро** мегирад. Дар сурати васл, яъне ҳамсадои  
охирини ҳichoҳои пурра ба садоноки сари калима рост  
меояд, ки он тоҳ ба тақтэъ дохил мешавад:

Дүс(т), машмор он ки дар неъмат занад  
Лофи ёрию бародархондагй.  
Дүс(т) он бошад, ки гирад дасти дўст  
Дар парешонҳолию дармондагй.

(Саъдӣ)

Аксар дар охири мисраъҳо ҳамсадои охири ҳичоҳои пурра аз вазн зиёд меафтад. Файр аз Насируддини Тӯйӣ ҳамаи арӯзиёни пешина ва шоирони фасехбайни газалсарой ҳамсадои охирро, ки аз вазн зиёд афтодааст, раво мешуморанд.

Пас, барои ифодаи зиёдатии ҳарфҳои ҳамсадо дар охири мисраъҳо дар қавоиди навини арӯз як аломати мадд (~) мемонанд<sup>1</sup>.

Гаронмоягонро бар –он сон ки хост,  
Бифармуд рафтган суи дасти рост.

(Низомӣ)

Гуфтам ба хоби хеш бибинам хаёли дўст,  
Инак алас-сабоҳ назар бар чамоли дўст.

(Саъдӣ)

Равшан аз партави рӯят назаре нест, ки нест,  
Миннати хоки дарат бар басаре нест, ки нест.

(Хофиз)

Вазни байти Низомӣ:

фаӯлун фаӯлун фаӯлун фаӯл  
V — — / V — — / V — — / V ~

Вазни матлаи Саъдӣ:

мафъӯлу фоилоту мафойлу фоilon  
— — V / — V — V / V — — V / — V ~

1. Мо барои ифодаи ҳичоҳои охири рукиҳои мақсур, мусаббаг, музол, мутаввал, мавқуф ва рукиҳои мачдӯъ, азали ва маслух низ ҳамин аломуати мадд (~)-ро қабул намудем.

Вазни матлаи Ҳофиз:

фоилотун файлотун файлотун файлон  
— V — / V V — / V V — / V V ~

Охири ҳичои рақами 6-ум танҳо бо яке аз ҳарфҳои с, т, д, п тамом мешавад; ҳамчун **гузорд**, **кошт** (дар феъл), **Гаршосб**, **орд** Порс (дар исмҳо);

Ироку Порс гирифтӣ ба шеъри хуш, Ҳофиз,  
Биё, ки навбати Бағдоду вакти Табрез аст.

Вазнаш:

мафоилун файлотун мафоилун фаълун (фаълон)  
V — V — / V V — / V — V — / — (—~)

### ЗАҲФ

Чунон ки дар боби зихофот зикр ёфт, дар натиҷаи тағйироте, ки ба воситаи қоидай маҳсус ба амал меояд, вазни нав ҳосил мешавад, ки зихофаши меноманд, вале тағйироте, ки дар натиҷаи бехабарӣ аз қоидаҳои арӯз дар байте як ё ду ҳарф (ҳичо) зиёд ва кам воқеъ шуда, шеър аз вазн берун меравад, асосан заҳф номида мешавад.

Шоирон, мунаққидон ва шеършиносон ҳолати фасоҳатшиканӣ заҳфро сакта номидаанд.

Вале заҳф дар лугат ба маънои аз асл дур афтодани тир буда; дар истилоҳи арӯз якчанд тағйиротест, ки дар усули аркон, яъне дигаргунӣ дар ҷузъҳои руқнҳо мебошад. Бинобар ин мисраъ ё байтҳое, ки дар он заҳф рӯй додааст, муғизаҳиф ё шикаста (мункасир) ном мегирад.

Якчанд мисоли заҳфро, ки дар натиҷаи аз арӯз бехабар будан ва надоштани малакаи баланд, безътиноӣ ва бедиқнатӣ дар шеър рӯй додааст, нишон медиҳем.

Дар шеъри зерини Накибхони Туғрал заҳф дида мешавад:

Котиби некӯрақами хушбаёз,  
Мӯътамади ҳазрати шаҳ, Булфаёз,  
Дар қаламу нома уторидҷоҳ,  
Муншии девони вазоратпаноҳ,

Гарчи қаровулбегияс(т) мансабаш,  
Нест чудо аз бари шаҳ як шабаш(?)

Вазнаш: муфтаилун муфтаилун фоилун

— V V — / — V V — / — V —

Дар мисраи севум ҳичои охирини калимаи «уторид» (عطارد)-ро ҳолати табиӣ зиёд қашидан лозим меояд, ки норавост, зоро ҳичои охирини ин калима аз ҳичоҳои кӯтоҳ аст. Инчунин дар мисраи 5-ум ҳарфи т ки дар охири калимаи қаровулбегияст меояд, барзиёд афтода, боиси заҳф шудааст.

Дар ин шеър Пайрав дар калимаи **пуркувват** ҳарфи «т» аз вазни зиёд аст. Инчунин дар мисраи чорум як ҳичои кӯтоҳ намерасад:

Мускули саҳт, бозуи пурзӯр,  
Дасти пуркувват(т), панҷаи мухкам.  
Гунаҳо сурҳ, ҷашмҳо пурнур,  
Пешрав, пешбин, (...) пешқадам.

Вазнаш: фоилотун мафоилун фаълун

— V — — / V — V — / — —

Дар байтҳои зерини Пайрав низ заҳф дида мешавад:

«Завраки иш(к) шикаста шуд», афсӯс,  
Сафарашро тамом нокарда.

Киштии меҳна(т), киштии заҳмат,  
Киштии зидди шоҳу давлату дин.

Вазнаш: фоилотун мафоилун, фаилун ё фаълун ё  
фаълон

— V — — / V — V — / V V —

Дар байти аввал ҳарфи «к» аз охири калимаи ишқ зиёд буда, ба калимаи оянда васл намешавад.

Дар мисраи аввали байти дувум аз охири калимаи «мехнат» ҳарфи «т» барзиёд аст.

Чунон ки зикр ёфт, аз рӯи қоиди арӯз дар шеър ҳоҳ ҳарфе ва ҳоҳ ҳичое зиёд ё кам воқеъ шуда бошад, заҳф меноманд. Вале мо барои имтиёз ин ду ходиса якумиро сакта ва дуюмиро имола ё ба ибораи содаву фаҳмотар **кашиш** меномем.

### ИМОЛА Ё КАШИШ

Имола ё кашиш ду ҳолат дорад: агар ҳичо бо нарасидани ҳарфе, ба кашиши зӯрбазӯракӣ дучор гардад, имолаи мақдӯҳ (шикаста) ё кашиши нораво номида шуда, агар ин кашиш дар ҳолати мӯътадил воқеъ шаваду боиси аз вазн баромадани шеър ва танофури сомия нашавад, кашиши раво номида мешавад. Ҳамаи ҳичоҳои дароз ва пурраи рақами 4, 5, 6 ба **кашиши** раво дохил мешавад.

Ёр мерафту ох мекардам,  
В-аз паи ў нигоҳ мекардам.

Вазнаш: фоилотун мафоилун фаълун

— V — — / V — V — / — —

Калимаҳои ёр, оҳ ва ҳичои дуюми калимаи *нигоҳ* дар вақти хондан дорои кашиши раво буда, дар ҳангоми тақтеъ ба воситаи ҳаракати замма (пеш) ҳичои кӯтоҳи «у» ҳосил мегардад ва адди ҳичоҳо аз рӯи камият ба ҳам рӯ ба рӯ ва баробар меояд. Арузиёни пешина ин хел ҳичои кӯтоҳро, ки дар охири чунин ҳичоҳо пайдо мешаванд, маҷхулулҳарака меномиданд.

Ба чуз ҳичоҳои дарози пурра ҳичоҳои диди мешаванд, ки аз рӯи вазн садоноки кӯтоҳро каме кашида, боишбоъ хондан лозим меояд. Чунон ки дар ин байт мебинем:

Подзахр аз ширри заҳр афзун шавад,  
Чун зи андозаи худ берун шавад.

(Аз «Синбоднома»)

Ҳавояшро чу исмат дар миён буд,  
На з-инаш суду на з-онаш зиён буд.

(Ҳозиқ)

Дар осори классикон, хусусан дар аксар байту мисраъхой маснавии Румй чунин кашиш дид мешавад. Дар ин бора дар қисми бадал шудани овозҳо тафсил дода ҳоҳад шуд. Мо байд аз ин ба ҷои таъбири имолай мақдӯҳ кашиши нораворо пеш мебарем.

### Кашиши нораво

Калимаи тироз-ро мувофиқи талаби вазн дар мисраи 2-и байти зерин ба шакли тирроз ва ё ҳичои 1-умро кашида хондан лозим меояд, ки дар натиҷа калима ба ҳуд шакли хунукеро мегирад:

Бешаи он аст боди булбулон,  
Дехаи он аст тирози ҷаҳон.

(Мӯъмин Қаноат)

Вазнаш: фоилотун фоилотун фоилон

— V — — / — V — — / — V ~

Дар ин байти Сухайли Ҷавҳаризода, ки аз шеъри «Сулҳ» аст, дар мисраи дувум як ҳичо намерасад:

Дӣ нишаста лаби фантан зани сунбулмӯе,  
Дар бағал кӯдаки ҳандонлабу ҳушрӯе,

Вазнаш: фоилотун фаилотун фаилотун фаълун — V  
— — / V V — — / V V — — / — буда, агар ба ҷои ҳушрӯе зеборӯе мегуфтем, вазни шеър дуруст мешуд.

Ш. Мастон дар шеъри «Гунчишки баландпарвоз» калимаҳои дум ва ҳонишро бо кашиши нораво истифода кардааст:

Нӯлу дум(м) у почаку болаш ачиб,  
Дона-дона дар қанат ҳолаш ачиб,  
Ки чисон бозе ки орад ҳонааш  
Бо ҳамон ҳони(ш)-ши гунчишконааш.  
Савти ҳуш эҷод мекардаст он,  
Бозҳоро шод мекардаст он...

Чунон ки дар ин байти Румй мебинисм:

Пайк агарчи дар замин чобуктаг аст,  
Чун ба дарё рафт, бигсаастараг аст.

Дар рукни сеюми мисраи дуюм хичои кӯтоҳ ба вазифаи хичои дароз омадааст, вале ин ҳолат дар маснавии Румӣ ҳамчун хоссаи факки изофат (тарки изофат) хисоб мешавад. Вале ин ҳолатро соҳибзавқони мутааххир ва ҳозиразамон қабул надоранд.

### САКТА

(Завоид)

Акнун доир ба сакта ё ки завоид чанд мисолро аз назар мегузаронем:

Дар шеъри зерини Ф. Анзорӣ дар калимаи нахустин «Лайлиро» сакта вучуд дорад:

«Лайлиро бо ҷашми Мачнун дид бояд» гуфтаанд,  
Ин шиори ошиқон будаст аз даври кухан.  
Лек дар айёми неки корҳои нав ба нав  
Духтарони Вахшро бинед бо ҷашмони ман.

Вазни шеър фоилотун фоилотун фоилун аст.

Рукни аввал бо рукни мағъулун иваз шудааст, ки гайри қонуни арӯз буда, й-и дароз зиёд афтодааст.

\* Дар мисоли зерин ҳарду хичои калимаи «нерӯ» аз хичои дароз иборат буда, хичои дуюми он аз вазн берун аст. Аз ин рӯ бояд ба ҷои «нерӯ» калимаи кувва оварда мешуд:

Дар сириштам ду нерӯи носоз  
Байни ҳам ҳарбу зарбҳо доранд.

(Лоиқ)

Вазни ин шеър хафиши мусаддаси солими маҳбуни аслами мусаббағ буда, фоилотун мафоилун фаълон мебошад. Вале дар мисраи якум ба ҷои рукни дуюм-мафоилун-маҳбун рукни мафойлун-солим омадааст, яъне ба ҷои хичои кӯтоҳ хичои дароз омадааст.

Дар ин байти Ҳайдаршоҳ аз охири калимаи «сап-сафед» ҳарфи «д» аз вазн зиёд аст:

Ҳама чо барф боридаст, хоб аст,  
Ҳама чо сап-сафе (д) ҳамчун саҳоб аст.

Вазнаш: мафойлун, мафойлун, мафойл V — — — / V  
— — — / V — ~ ё фаўлун.

Дар ин порча, ки аз шеъри Ш. Мастон ба номи «Ҳадиси акка» интихоб аст, дар охири феъли мегашт ҳарфи «т» аз вазн берун воқеъ шудааст:

Ногаҳон як рӯз дар домони кӯҳ

Дид акка гаштани кабки дарӣ.

Кабк мегаш(т) тез он сон гӯиё

Бол накшода заминӣ мепарид...

Дар порчаи зер низ аз калимаи **мискинак** йи дароз ба и-и кӯтоҳ бадал шудааст:

Дар раҳи тақлид аммо мискинак

Гашти худро ногаҳон аз ёд бурд.

Ҳам нашуд ўро муссар гашти кабк,

Чун пари қаҳ мақсадашро бод бурд.

Инчунин дар байти зерини Ш. Мастон ки аз шеъри «Гунчишки баландпарвоз»-и ўст, ҳарфи «д» аз калимаи балан(д) парвоз зиёд буда, шеърро ба сакта дучор кардааст:

Бахти гунчишк ин тариқа боз шуд,

Чун уқоби бас балан (д) парвоз шуд.

Вазни ин ду порча фоилотун фоилотун фоилун аст.

Дар байтҳои зерин низ ҳамин ҳодиса рӯй дода, боиси сакта шудааст:

Ба як ово(з) суруди фатҳ ҳонда,

Ба зидди ҳасми инсон медавидем.

(Тарҷумай Кутбӣ Киром)

Дар ин байти Лоиқ низ садоноки дарози «й» аз вазн зиёд аст:

Ба кунчи сандалй биншаста шабхо, модари пирам,  
Ту шояд чомай домод(й) медүзй ба сад нийят.

Дар мисоли зерин барои саъни байт Ҷомӣ ба ҷои «овоз»  
калимаи «ово»-ро овардааст, ки шакли кӯтоҳи овоз аст:

Хар гах он зог мекашад ово,  
Ояд овои ў бад-ин маъво,  
То моро ҷои будан ин маъвост,  
Гӯши ман бар садои он овост.

### Сактаи малеху қабех

(мазҳуфи муравваҷ ва гайримуравваҷ)

Аз тақтэй зиёд афтодани ҳамсадои охири хичои рақами 4, 5, 6 вобаста ба рукиҳои вазни матлуб буда, дар баъзе мавридҳо раво шумурда мешавад.

Чунон ки дар вазни муктазаби мактӯъ (фоилоту мағъӯлун — V — V / — — ду бор дар байте) ҳарфе аз охири рукни дуюм гоҳе зиёд меафтад, ки сактаи малех (мазҳуфи муравваҷ) номида мешавад:

Майпаратсҷодам, напъяи азal дорам.

Ҳамчӯ донаи ангу(р) шиша дар багал дорам

Ин ҷо ҳарфи р дар калимаи ангур, яъне хичои кӯтоҳ аз тақтэй зиёд афтодааст.

Дар мисраи нахустин ва сонии ин матлаи Сайидо, ки бо ҳамин вазни гуфта шудааст, як ҳарф аз тақтэй зиёд афтодааст:

Ин чи рангу рухсор ас(т)?-Гулшани ҷамол аст ин,

Ин чи қадду рафтор ас(т)?-Фояти камол аст ин.

Вале инро ба гурӯҳи нуқсоноти вазн-зовоид ё сактаи қабех дохил кардан нашояд, чунки арӯзиён инро ба қисми сактаи малех дохил кардаанд... Вале Муҳаммад Фиёсиддин дар мисоли зерин:

Агарчи сад со(л) зи бехудиҳо  
Ба хоки роҳат фитода бошам.

ки бар вазни мутақориби аслам буда, 2 бор фаўлу фаълун дар мисраест, ҳарфи «л»-ро аз охири калимаи «сол» зиёд мешуморад «ва ин қисм зиёдат мамнӯъ бошад» - гүён мазхуфи гайримураввац меномад, яъне ба сактаи қабеҳ дохил мекунад.

Бинобар ин барои тақтеъ мутлақо аз вазни матлуби конунӣ ҳабардор шудан зарур аст. Чунон ки дар мисолҳои болоӣ дида шуд, дар баъзе вазнҳои алоҳида ба таври мустасно зиёд афтодани ҳарфе дар охири руҳни мобайни ё охирин мумкин аст.

Файр аз ин баъзе вазнҳое мушоҳида мешавад, ки ба ду хел руҳни мувоғиқ меояд. Масалан вазни мутақориби мусаммани аслам, ки яке аз вазнҳои мутақориб-фаълун фаўлун фаълун фаўлун мебошад, дар айни замон ба вазни мустафъилотун мустафъилотун, ки яке аз вазнҳои баҳри раҷаз мебошад, низ мувоғиқ меояд.

Ин гуна ҳолатҳо бисёр дида мешавад. Пас, донистани вазни ҳақиқӣ, ки аз тарафи арӯзиён муайян ва муқаррар шудааст, зарур ва ҳатмист. Вагарна тақтеъ гайриқонунӣ ва рӯяқӣ ҳисоб меёбад.

Аз ин рӯ ба ҷуз донистани вазн ва руҳни қонуни онҳо, донистани зиҳофоту заҳф ва фарқи ин ду ҳодиса аз ҳамдигар ва маҳсусан донистани ҳолатҳои истиенӣ дар қонунҳои арӯз лозим аст.

## ВАСЛ

Агар ҳамсадои охири калима дар мобайни мисраъ зиёд афтода, шеърро аз вазни матлуб берун барад, дар он сурат ягона чора ин аст, ки шоир бояд байд аз ҳамсадои зоид калимае оварад, ки бо ҳарфи садонок оғоз ёбад. Зоро ҳамсадои зоид ба садоники калимаи оянда васл (ё ки идом) шуда, сакта аз байн меравад.

Эй, фурӯги моҳи ҳусн аз рӯи рахшони шумо,  
Обрӯи хубӣ аз ҷоҳи занахдони шумо.

(Ҳоғиз)

Вазнаш: фоилотун фоилотун фоилотун фоилун  
— V — — / — V — — / — V — — / — V —

Чанд мисоли дигар:

Баркандағы аз нифок ҳезад,  
Фурӯй аз иттифок ҳезад.

(Низомӣ)

Вазнаш: мафъўлу мафоилун фаўлун

— — V / V — V — / V —

Ихвон ки зи раҳ оянд, оранд раҳоварде,  
Ин қисса раҳовард аст аз баҳри дили ихвон.

(Хоқонӣ)

Вазнаш: мафъўлу мафойлун, мафъўлу мафойлун

— — V / V — — — / — — V / V — — —

Аз ғамзаи ту соҳирӣ омӯзаму он гоҳ,  
Мӯе шаваму дар ҳами гесӯи ту бошам.

(Ҳилолӣ)

Вазнаш: мафъўлу мафойлу мафойлу фаўлун

— — V / V — V / V — V / V — —

Ҳатто ҳарфи охирини ҳичои рақами шашум, ки аксар аз тақтеъ соқит аст, агар ба садоноки сари қалимаи оянда васл шавад, як ҳичо ташкил ёфта, ба тақтеъ дохил мешавад:

Дӯст он бех ки айби ёрашро  
Ҳамчу оина рӯ ба рӯ гӯяд,  
На ки чун шона бо ҳазор забон  
Аз қафо рафта мӯ ба мӯ гӯяд.

(Саъдӣ)

Вазнаш: фоилотун мафоилун фаълун ё файлун

— V — — / V — V — / — —

Даҳрӯза меҳри гардун афсонаест афсун,  
Некӣ ба ҷои ёрон фурсат шумор, ёро!

(Хофиз)

Вазнаш: мафъӯлу фоилотун мафъӯлу фоилотун

— — V / — V — — / — — V / — V —

Чист ин сақфи баланди содаи бисёрнақш?

З-ин муаммо ҳеч доно дар чихон огоҳ нест.

(Хофиз)

Батобар ин берди

Вазнаш: фоилотун фоилотун фоилотун фоилотун

— V — — / — V — — / — V — — / — V ~

Кист он шоҳсавори хушу хуррам, ки ду кавн  
Бастай банди қабову алами дӯшаш бод!

(Хофиз)

Вазнаш: фоилотун фаилотун фаилотун фаилун (фаълун).

— V — — / V V — — / V V — — / V V — (—)

Дар алифбои нав бинобар набудани аломати маҳсус барои ҳарфи айн ( ئ ) дар аввали калима, барье аз шоирони имрӯзӣ ин ҳарфро ба назари эътибор намегиранд. Вале ба фикри мо, айн дар ин мавқеъ дар алифбо аломати маҳсус надошта бошад ҳам, аз рӯи принципи таърихӣ фасоҳату мавзунияти шеър бояд риоя шавад. Ҳусусан дар лаҳҷа ва шеваҳои ҷанубӣ ҳарфҳои айн ва ҳ-и ҳуттӣ ( ئ و Ҳ ) нағз ва равшан талаффуз мешавад, ки дар ин ҳолатҳо айнро чун садонок ҳисоб набояд кард.

Чунон ки дар ин шеъри шикаставазни Муҳӣ ҳарфи васлро айни сари калимаи «оқибат» عاقبت)-ро қабул накардааст ва ҳарфи охирини калимаи аввал зиёд воқеъ шудааст:

Бе пару болему бе ранчу тааб,

Бар сари гардун бароем оқибат.

Ба туфайли сакта дар пайкари мусаффои шеър дое пайдо мешавад.

Ё ки барье аз ҷавонон барғалат ба усули ҳичоӣ пайрав шуда, ҳичоӣ мисраъҳоро алассавия мешуморанд. Дар натиҷа

хичои дарозу пурраро бо хичоҳои кӯтоҳ баробар ҳисоб мекунанд, ки шеър гайримавзун мешавад ва тамоман аз доираи шартҳои арӯз берун меравад. Масалан, хичоҳои ҳар ду мисраи байти зерини Ҳофизро аз гайри дар назар гирифтани камияти хичоҳо баробар шуморем, мисраи дуюм аз мисраи якум ду ҳичо кам мебарояд. Яъне мисраи якум аз 15 ва мисраи дуюм аз 13 ҳичо иборат аст:

Марҳабо, тоири фаррухрухи фарҳундапаём,  
Хайра макдам, чӣ ҳабар, роҳ кучо, ёр қадом?

Вале бинобар он ки мисраи дуюм низ дорои хичоҳои пурра (якунимҳичой)-«роҳ» ва «ёр» мебошад, аз 15 ҳичо иборат мешавад, ки вазнаш: фоилотун, фаилотун, фаилотун фаилон мебошад. Бинобар ин тарозуи арӯз, ки онро тарозуи ҳассоси тилобаркаши шеър номиданамон мумкин аст, камияти ба қадри як сари мӯро ба назар мегирад. Аз ин рӯ бояд ҳичои ду мисраъ аз рӯи ҳачму камият ва тартиб рӯ ба рӯи ҳам истанд. Ин ҳолат дар натиҷаи тақтеъ, ба асоси ҳичои рукнҳои вазни матлуб ва бо ба эътибор гирифтани ҳолатҳои истисною бадалшавии садонокҳо ҳосил мешавад, вагарна аз тақтеи гайриқонунӣ натиҷаи дилҳоҳ ба даст наҳоҳад омад.

### БАНДАКИ ИЗОФӢ ДАР АРӮЗ

Аз рӯи принсип бояд касраи изофӣ, яъне бандаки изофӣ ҳамчун ҳичои кӯтоҳ ба кор равад. Вале ғоҳе, агар ба муқобили ҳичои дарози мисраи муқобил афтад, ки он дар айни ҳол мувофиқи вазн бошад, баишбоъ, яъне пурра талаффуз шуда, дароз ҳисоб меёбад.

Бинобар ин дар вақти тақтеи мисраи аввал аз рӯи эҳтиёт ба зери бандаки изофӣ аломати намқавси ҳатчадор ( ﻭ ) монда мешавад. Вақте ки тақтеи ҳар ду мисраъ тамом шуд, аз рӯи вазни матлуб рукнҳо андоза карда мешавад ва баъд аз маълум шудани он ки бандаки изофӣ ба вазифаи ҳичои кӯтоҳ омадааст ё дароз, аломати матлуб бо баробар омадани рукнҳои вазни қонунӣ монда мешавад. Чунон ки дар мисраи дуюми байти зерини Низомӣ бандаки изофӣ дар рукни якум дароз ва дар рукни дуюм кӯтоҳ омадааст:

Ман он мурғам, ки бо гулҳо паридам,  
Ҳавои гарми тобистон надидам.

Мафойлун мафойлун фаӯлун

V — — / V — — / V — —

## ФАККИ ИЗОФАТ

(*ё марки изофат*)

Баъзан дар шеър бандаки изофи (и) фурӯгузор мешавад, ки инро дар арӯз факки изофат меноманд. Чунон ки дар ин байтҳо дига мешавад:

Ҳамон Гев гуфт: ин шикори ман аст,

Ҳамон сӯхта(и) кӯҳ кори ман аст.

(*Фирдавсӣ*)

Бӯй расво кард макрандешро,

Пил донад бӯйи бачча(и) хешро

(*Румӣ*)

Бар он роҳу расм оفارинхон шуданд.

Ҷаҳонҷӯро банда(и) фармон шуданд.

(*Низомӣ*)

Дар забони ҳалқ якчанд таркиб ҳаст, ки аслан бандаки изофи дошта бошад ҳам, аз пур гуфтан рафта-рафта тарк ва ба як маъно хос шудааст. Ҳамчун додар(и) арӯс, падар(и) арӯс, модар(и) арӯс; модар(и) шӯй, падар(и) шӯй ва монанди инҳо.

Инчунин чи дар забони классикӣ, чи дар забони адабии ҳозира ва чи дар забони ҳалқӣ таркибҳои изофие вомехӯранд, ки бо таркии бандаки изофи талаффуз ва навишта мешаванд, ҷузъи якум миқдор ва ҳаҷми ҷузъи дуюмро ифода мекунад. Ин ҳолат як навъ ҳусусияти нумератив, шакли реҳтаи устуворро гирифтааст. Масалан:

Як даста гули димогпарвар

Аз сад хирман(и) гиёҳ бехтар

(*Низомӣ*)

Яке қатра(и) борон зи абре чакид,  
Хичил шуд, чу пахнои дарё бидид.

(Саъдӣ)

## САДОНОКҲОИ А, У, И ДАР ОХИРИ КАЛИМА

Садоноки а, у, и монанди бандаки изофӣ ба танҳоӣ ва ё бо ҳамсадое дар охири калима асосан ҳамчун ҳичои кӯтоҳ ба кор меравад, вале агар вазн талаб намояд, чун ҳичои дароз низ истифода шуданаш мумкин аст.

Чунон ки дар мисраи аввали байти 1-уми зерини Низомӣ а дар охири калимаи сабза ва у дар охири калимаи ширӯ ва дар мисраи сонӣ бандаки изофӣ дароз ҳисоб ёфтааст, дар байти дуюм садоноки а дар охири калимаи **хазина** дароз шумурда шудааст:

Чу сабза лаб ба ширӯ барф шустам.  
Чу гул бо сабзаҳои нағз рустам.

Вазнаш: мафойлун мафойлун фаӯлун

V — — — / V — — — / V — —

Фаровонхазина фаровонгам аст,  
Кам андӯҳ, онро ки дунё кам аст.

Вазнаш: фаӯлун фаӯлун фаӯлун фаӯл.

V — — / V — — / V — — / V — ~

Дар ин байтҳои Шамси Табрезӣ садонокҳои а, у, и ҳам дароз ва ҳам кӯтоҳ ҳисоб ёфтааст.

Чи наздик аст ҷони ту ба ҷонам.  
Ки ҳар чизе ки андешӣ, бидонам,  
Чу оби соғ бошад ёр бо ёр,  
Ки бинмояд дар ў акси баёнам.

Вазнаш: мафойлун мафойлун фаӯлун.

V — — — / V — — — / V — —

Чунон ки дар боло дида шуд, агар ҳичоҳои кӯтоҳ рӯ ба рӯи ҳичои дарози охири руҳи (калима) воеъ шавад, дароз

хисоб меёбад. Инчунин ҳицои күтоҳ дар охири мисраъ ба таври умумӣ ҳамчун қоиди қуллӣ дорон қимати ҳицои дарози одӣ мегардад:

Саҳаргоҳон, ки маҳмури шабона  
Гирифтам бода бо чангу ҷагона.

(Ҳофиз)

Вазнаш: мафойлун мафойлун фаӯлун.

V — — — / V — — — / V — —

Ҳар тир ки бар ҷони ту аз дур расида,  
Дил омада наздику бар ў дӯхта дид.

(Камол)

Вазнаш: мафъӯлу мафойлу мафойлу фаӯлун.

— — V / V — — V / V — — V / V — —

## МАВҶЕИ ҲАРФИ «Н»

Фаромӯш набояд кард, ки дар арӯз ҳарфи «Н» дар мобайни мисраъ дар ҳиҷоҳои дароз байд аз садонокҳои о, ў, ў (вови маъруф) воқеъ шавад, ба тактесъ доҳил намешавад, зеро дар савтиёт (фонетика) садонокҳои дарози о, ў, ў (вови маъруф) садонокҳои пешидимогӣ буда, дар вақти ҳосил шудани онҳо забонча (пардаи ком) дар мобайни девори гулӯ ва бехи забон оvezon мемонад. Ҳамин ки нафас аз садопардаҳо гузаштани шуд, дар натиҷаи ларзиш ба ҳавои ларзон, яъне овоз табдил меёбад, ки дар они воҳид аз ду роҳдаҳон ва димог берун меояд. Аммо дар талаффузи ҳиҷоҳе, ки байд аз садонокҳои дароз ҳамсадои «Н» доранд, забонча зуд фурӯ мсафтад ва аз пай ларзиши садопардаҳо, ки боиси вуқӯи овозҳои садоноки пешӣ о, ў, ў мебошад, аз ковокии димог хориҷ мегардад.

Ба иборати дигар, дар талаффузи калимаҳои монанди «ҷон» ё «хун», ҳангоме ки садонокҳои о ё ў адо мешавад, овоз танҳо аз даҳон берун меояд ва ҳангоми талаффузи «Н» роҳи ковокии даҳон ба воситаи такя кардан нӯги забон ба милки дандонҳои боло баста мешавад ва нафас танҳо аз ковокии бинӣ берун меояд.

Пас, кashiши садонокҳои дароз дар ин маврид нисбат ба кashiше, ки дар мавридҳои дигар вokeъ мешавад, камтар мебошад. Бинобар он ин гуна ҳичоҳо дорои қимати маҳдуде буда, баробари қимати як ҳичои дарози одӣ «—» мебошад. Аз ин rӯ байни кashiши калимаҳои хон, хуб-у хун ва чид-у чун фарқ ҳаст: калимаҳои якуми ин калимаҳои ҷуфт (хоку хубу чид) дар сурате ки дорои қимати як ҳичои дарози одӣ ва як ҳичои кӯтоҳ мебошанд (— V), калимаҳои дуюмӣ — хон, хун ва чин танҳо дорои як ҳичои дарози одӣ «—» мебошанду бас. Инак, дар арӯз қимати ҳарфи «Н» дар ҳамин мавриди муайян маҳдуд мегардад.

Дар ин байти байни калимаҳои хун, хуб ва нисён дар тақтэй фарқ дида мешавад:

Ёди айёми ҷавонӣ ҷигарам хун мекард,  
Хуб шуд, пир шудам, пирию нисён омад.

(Ишқӣ)

Вазнаш: фоилотун, фаилотун, фаилотун фаълон ё фаълун.

— V — — / V V — — / V V — — / — ~ (— —)

Аз ин сабаб, арӯзиёни қадим ҳамсадои «н»-ро аз тақтэй ҳориҷ мешуморанд ва калимаҳои хон, хун, чин-ро бе ҳарфи «н» ба таври хо, ху, чӣ тақтэй мекунанд:

Ҷо(н) бе ҷамоли ҷоно(н) майли ҷиҳо(н) надорад,  
Ҳар кас ки и(н) надорад, ҳаққо ки о(н) надорад.

Вазнаш: мафъӯлу фоилотун мафъӯлу фоилотун мебошад.

— — V / — V — — / — — V / — V — —

Истисноҳо дар ин мавқеъ ба тарзи зайл аст:

1. Агар дар ҳолати болоӣ ба ҳарфи «Н» бандаки изоғӣ ва ё ягон бандакҷонишини дигар ҳамроҳ шавад, як ҳичо ташкил меёбад ва аз ҳолати мазкур озод мегардад. Чунончи дар ин байти Ҳофиз мебинем:

Муддате шуд, қ-оташи савдои ў дар ҷони мост,  
В-ин таманно бин, ки доим дар дили вайрони мост.

2. Ё худ ҳарфи «Н» баъд аз садоноки дарозе ояду ба калимаи дигар васл шавад, низ якъо бо он ҳичо ҳичои дарози одие ташкил меқунад. Чунон ки дар ин байтҳои Ҳофиз мебинем:

Хами зулфи ту доми куфру дин аст,  
Зи користони ў як шамма ин аст.

Вазнаш: мафойлун мафойлун мафойл.

V — — — / V — — — / V — ~

Хаме, ки абруи шӯхи ту дар камон андохт,  
Ба қасди чони мани зори нотавон андохт.

Вазнаш: мафойлун фаилотун мафойлун фаълон.

V — V — / V V — — / V — V — / — ~

3. Ҳарфи «Н» дар охири мисрарь баъд аз садоноки дароз ба ҳоли худ боқӣ мемонад. Чунончи, дар ин байтҳо мебинем:

Шароби лаъл қашу рӯи маҳҷабинон бин,  
Хилофи мазҳаби онон ҷамоли инон бин!

(Ҳофиз)

Вазнаш: мафойлун фаилотун мафойлун фаълан.

V — V — / V V — — / V — V — / — —

Манам чун ғунча дар хуноб з-он гулбарги тар пинҳон  
Дилам садпораву ҳар пора дар хуни ҷигар пинҳон.

(Ҳилолӣ)

Вазнаш: 4 қарат мафойлун дар ҳар мисрарь бошад ҳам, охириш мусаббаг (V — — ~) меояд.

Агар баъд аз ҳарфи «Н»-и пас аз садонокҳои дароз ягон ҳарфи ҳамсадое ҳамчун «д», «г» ояд, (чунон ки дар калимаи ғонг, ҳонд) ҳарфи «Н» дар ҳоли аввалии маҳдумӣ боқӣ мондан мегирад ва ба тактевъ на ҳарфи «Н», балки ҳарфи «д» ва «г» дохил мешавад:

Дар ҳалқаи гулу мул хуш хо(н)д дўш булбул...<sup>1</sup>  
(Ҳофиз).

Дар байти зерини Ҳозик бар хилофи қоиди ҳичои охири калимаи азоимхон зиёд қашида мешавад ва бо як ҳичои кўтоҳи норасо пур мешавад:

Яке аз худ азоимхон<sup>2</sup> дам зад  
Дихад то ҳирзеву ҳам «кисми аъзам».

Ин ҳолат дар «Шоҳнома» ва дигар осори пешинагон бисёр дида шавад ҳам, ҳанӯз аз тамоман кор нахўрдани арӯз пеш омадааст.

### БАДАЛ ШУДАНИ САДОНOKХО

Ҳарчанд зохиран бадал шудани садонокҳо бо арӯз он қадар алоқаманд набошад ҳам, равshan кардани ин масъала дар вақти гуфтани шеър ва тақтесъ ёрии калон мерасонад. Дар забони адабӣ калимаҳое ёфт мешаванд, ки аз як ҳичо иборат буда, дар шеър дар вақти талаби вазн гоҳе дароз ва гоҳе кўтоҳ талафғуз меёбанд ва ё калимаҳое ёфт мешаванд, ки аз ду ҳичо ё зиёда аз он иборат буда, гоҳе дароз ва гоҳе кўтоҳ ҳонда мешаванд.

Мо ин бадалшавии овозҳои садонокро ба кисмҳо чудо карда, бо мисолҳо равshan мекунем:

1. Бадал шудани «ӣ»-и дароз ва «и»-и кўтоҳ ба ҳамдигар.

Аз рӯи талаби вазн ҳичои якуми калимаи «дигар» гоҳ кўтоҳ ва гоҳ дароз талафғуз меёбад. Чунончи дар мисолҳои зерин ин ҳолатро мушоҳида мекунем:

Кучот максаду то чанд хоҳӣ, он чо бош,

Кучо расем дигар бору кай ба яқдигар?

(Анварӣ)

1. Вазнапи: — мағъұлу фоилотун ( — — V / — V — — ) ду бор дар ҳар мисраъ.
2. Азоимхон — дуюон.

Вазнаш: мафоилун фаилотун мафоилун фаилун ё фальон.

V — V — / V V — — / V — V — / V V — (— ~)

Падарам дигар асту ман дигарам,

Ў агар санг буд, ман гухарам.

(Низомӣ)

Вазнаш: фоилотун мафоилун фаилун.

— V — — / V — V — / V V —

Дил дигар гам дорад аз ту, чон дигар

Сина дигар, хотири пазмон дигар.

Он чи ашк аст, он маро борон зи чашм,

Ашк дигар бошаду борон дигар.

(Камол)

Вазнаш: фоилотун фоилотун фоилун.

— V — — / — V — — / — V —

Гоҳе садоноки охири калима мувофики талаби вазн дар шеър дароз талаффуз ва тақтез мешавад. Чуночи дар ин байти Румй пайвандаки «ки» дар аввали мисраи дуюм ба чои ҳичои дарози одӣ омадааст:

Гӯядат ин гӯрхона, эй ҷарӣ,

Ки дили мурда бад-он ҷо оварӣ.

Вазнаш: фоилотун фоилотун фоилун.

— V — — / — V — — / — V —

Садоноки кӯтоҳи и баъзан аз рӯи талаби вазн ба ӣ-и дароз (ё-и маъруф) бадал мешавад. Чунончи дар байти зерин сарҳарфи феъли истодан ба и-и дароз табдил ёфта, дорон қимати якуним ҳичо, яъне як ҳичои дарози одӣ ва як ҳичои кӯтоҳ шудааст:

Шарт аст ҷарида истодан,

З-ӯ чон талабидан, аз ту додан.

(Низомӣ)

Вазнаш: мафъұлу мафоилун фаұлун.  
— — V / V — V — / V — —

Ёд дорам дами чонбахше ман,  
Истодай бари чашмам ту зариф.

(Тарчумай Лохутай аз Пушкин)

2. «У»-и дароз ва «у»-и күтоқ дар калимаи ду.

Дар ин байтқо калимаи «ду» дар тақтес баязан дароз  
ва баязан күтоқ омадааст:

Рұзе ду ба ду нишаста буданд,  
Шодиу нашот менамуданд.

(Низомай)

Хар ду гиренему хар ду зарду хар ду дар гудоз,  
Хар ду сүзонему хар ду фарду хар ду мұмтахан.

(Манучехр)

Вазнаш: фоилотун фоилотун фоилотун фоilon ё фоилун).

— V — — / — V — — / — V — — / — V ~ ( — V — )

Дар ин байт калимаи ду дар охир ҳамчун қоида ба ҷои  
ҳичкои дароз омадааст:

Ватан вайрона аз ёр аст, ё ағер, ё ҳарду,  
Мусибат аз мусулмонхост, ё қуффор, ё ҳарду!

(Лохутай)

Дар калимаи ту. Дар мисолҳои зерин калимаи ту дар  
байти аввал дароз ва дар байти дуюм күтоқ омадааст:

Ту омадай, ки андар ин дом  
Мехи дигарам занй бар андом.

(Низомай)

Вазнаш: маъұлу мафоилун мафойл.

— — V / V — V — / V — ~

Ман чуз сари дому дад надорам,  
Не пои ту, пои худ надорам.

(Низомӣ)

Дар калимаи будан. Ҳичои якуми феъли будан гоҳ кӯтоҳ  
ва гоҳ дароз меояд:

Будаст харе, ки дум набудаш,  
Рӯзе гами бедумй фузудаш.

(Сайд Имодуддин)

В-ар бахти чу ман салимроē  
Бойист агар будй вафое.

(Низомӣ)

Дар ин байти Қатрони Табрезӣ калимаи «буд» дорои  
қимати якуним ҳичо шудааст:

Касе ки раста шуд, аз мӯя гашта буд чу мӯй,  
Касе ки часта буд, аз нола монда буд чу нол.

Дар ин қитъаи Носири Хусрав ҳичои якуми калимаи  
будан кӯтоҳ ва калимаи ту дароз омадааст:

Ёд дорӣ, ки вақти зодани ту  
Ҳама хандон буданду ту гирён.  
Ончунон зӣ, ки вақти рафтани ту  
Ҳама гирён шаванду ту хандон.

Дар ин байти Саноӣ шакли гузаштаи феъли будан  
мувофиқи вазн кӯтоҳ талаффуз шавад ҳам, дар тактесъ ба  
қимати ҳичои дароз омадааст.

Дӯсте дӯс(т)-ро ба меҳмон шуд,  
Дӯс(т) хозир набуд, пушаймон шуд.

Вазнаш: фоилотун мафоилун фâълун.  
— V — / V — / —

3. Садонокҳои «ӯ» ва «ӯ».

Дар калимаи бӯстон. Калимаи «бӯстон» аслан аз калимаи бӯйистон кӯтоҳ шудааст. Вале гоҳе дар шеър ба шакли «бӯстон» навишта ва хонда мешавад, ки ҳичои нахустинаш дорои қимати ҳичои дарози одӣ мегардад.

Чунончи дар ин мисолҳо мебинем:

Низомӣ ба боғ омад аз шаҳрбанд,  
Биёрой бустон ба чинипаранд.

Вазнаш: фаӯлун фаӯлун фаӯлун фаӯл.

V — — / V — — / V — — / V ~

Бо сабо ҳамроҳ бифрист аз рухат гулдастае,  
Бу ки бӯе бишнавем аз хоки бустони шумо.

(Ҳофиз)

Вазнаш: фоилотун фоилотун фоилотун фоилун.

— V — — / — V — — / — V — — / — V —

Дар ин мисол бӯстон ба қимати ду ҳичои дарози одӣ ва як ҳичои кӯтоҳ омадааст:

Ҳаво мӯттадил, бӯстон дилкаш аст,

Ҳавои дили дӯстон з-ӯ хуш аст.

(Низомӣ)

Дар ин байти Сӯзаний бӯстон-и якум бо у-и кӯтоҳ ва бӯстон-и дуюм бо ӯ-и пурра омадааст; яъне аввалий ба қимати ҳичои дарози одӣ ва дуюмӣ ба қимати якуним ҳичо омадааст:

Шикаста деги сиёҳе ниҳанд дар бустон  
Зи баҳри чашм, чу шуд бӯстон хушу дилҳоҳ.

Дар калимаи қӯҳ. Калимаи қӯҳ асосан бо у-и пурра омада, дорои қимати якуним ҳичо мебошад, вале гоҳе барои риояи вазн ба у-и кӯтоҳ балад шуда, дорои қимати як ҳичои дарози одӣ мешавад. Агар пурра истеъмол ёбад, ба қимати якуним ҳичо меояд:

Бузурге дидам андар күхсore,  
Қаноат карда аз дунё бо горе.  
*(Саъдӣ)*

Вале дар мисоли зерин ба қимати як ҳичои дарози одӣ  
омадааст:

Баромад зи кӯҳ абри кофурбор,  
Мизочи замин гашт кофурвор.

Дар калимаи абрӯ. Калимаи абрӯ, паҳлӯ ва монанди инҳо  
дар вақти изофат гоҳе ба у-и кӯтоҳ бадал мешаванд. Дар ин  
байти Махғӣ калимаи абрӯ бо ў-и пурра омадааст:

Тоби печутоби хуршеди чаҳонтобам надошт,  
Рафт зери зулфу ҷо дар гӯшай абрӯ гирифт.

Вазнаш: фоилотун фоилотун фоилотун фоilon.  
Вале дар сурати изофат кӯтоҳ омадааст:

Абруи ў гар кунад гӯшакашӣ чун камон,  
Рахна ба дил барзанд новаки мижгони ў.

*(Шоҳин)*

Вазнаш: муфтаилун фоилун муфтаилун фоилун.

Дар калимаи паҳлӯ. Калимаи паҳлӯ дар гайри изофат  
бо ў навишта мешавад:

Ҳар ҷо ки ҳабибес(т), ба паҳлӯш ракибест,  
Дар боги ҷаҳон як гули бехор набошад.

*(Хилолӣ)*

Вазнаш: мафъӯлу мафойлу мафойлу фаӯлун.

Рӯ ба рӯ бех аз паҳлӯ

Агар изофат шавад, гоҳе ба қимати ҳичои кӯтоҳ ме-  
ояд:

Ба авчи кибриё, к-аз паҳлуи ачз аст роҳ он ҷо...

*(Бедил)*

Вазнаш: 4 карат мафойлун дар ҳар мисраъ.

Дар калимаи андӯҳ. Дар байти аввали мисоли зерин ҳичои дуюми калимаи андӯҳ бо садоноки ўомада, дорои қимати ҳичои дарози одӣ шудааст, вале дар мисоли дуюм бо садоноки кӯтоҳи у омада, дорои қимати ҳичои кӯтоҳ шудааст:

Ба шодӣ гироид з-андӯҳу ранҷ,  
Ба хоҳандагон дод бисёр ганҷ.

(Низомӣ)

Вазнаш: фаӯлун фаӯлун фаӯлун фаӯл.

V — — / V — — / V — — / V ~

Басо рахна ки асли мӯҳкамиҳост,  
Басо андуҳ, ки дар вай хуррамиҳост.

(Низомӣ)

Вазнаш: мафойлун мафойлун мафойл.

— — — / V — — — / V — ~

Дар калимаи фаромӯш. Охирин ҳичои калимаи фаромӯш мувофиқи талаби вазн гоҳе бо ў-и пурра омада, дорои қимати як ҳичои дарози одӣ ва як ҳичои кӯтоҳ ва гоҳ бо ў-и кӯтоҳ омада, танҳо дорои як ҳичои дарози одӣ мешавад.

Мисол барои ҳолати якум:

Ба талҳӣ-дар андешаро нӯш дех,  
Дарафтодаеро фаромӯш дех!

(Низомӣ)

Вазнаш: фаӯлун фаӯлун фаӯлун фаал,

V — — / V — — / V — — / V —

Мисол барои ҳолати дуюм:

...Ки ҳар кас, ки инро фаромуш кунад,  
Ҳаме чони бедор бехуш кунад.

(Фирдавсӣ)

Вазнаш: фаўлун фаўлун фаўлун фаал.  
Баъзан садоноки «о» дар калимаи **фаромӯш** тарк мешавад:  
Ки чандин хуфт хоҳӣ дар дили хок,  
Ки фармӯшат кунад даврони бебок.  
(*Низомӣ*)

Гоҳе калимаи **фаромӯш** бо тақозои қофия ба шакли **фаромушт** дохил шуда, ў ба у бадал мешавад ва дар охир ҳарфи «т» илова мегардад:

Забонаш кард посухро фаромушт,  
Ниход аз очизӣ бар дидагангушт.

(*Низомӣ*)

Вазнаш: мафойлун мафойлун фаўлун.

Гар саге худ бувад мураққаъпӯш,  
Сагдилиро кучо кунад фармӯш.

(*Низомӣ*)

Вазнаш: фоилотун мафоилун фаълон.

4. Садонокҳои «а» ва «у» («у»-и дароз ё вови маъруф).

Дар калимаи **афтодан**. Сарҳарфи ҳичои аввалини феъли **афтодан** гоҳ дар шеър ба «у»-и дароз бадал мегардад ва ба арзиши якуним ҳичо соҳиб мешавад:

Овози рахил додам инак,  
Дар кӯчгах уфтодам инак.  
Мачнун зи сари шикастахолӣ  
Дар пои зан уфтод ҳолӣ.

(*Низомӣ*)

Вазнаш: мафъӯлу мафоилун фаўлун.

— — V / V — V — / V — —

5. Садонокҳои «у» ва «ӯ» («ӯ»-и дароз-вови маъруф).

Дар калимаи **устод**. Баъзан у-и кӯтоҳ ҳамроҳи ҳамсадос аз рӯи талаби вазн ба у-и дароз бадал мешавад. Чунончи

ин ҳодисаи савтиро дар шеъри зерин дар калимаи «устод» мебинем:

Офарин, эй устоди сехрбоф,  
Ки намудӣ мӯъризонро дурду соф.

(Румӣ)

Вазнаш: фоилотун фоилотун фоилун.

6. Садонокҳои «о» ва «а». Дар калимаҳои оромид, ошомид, хамӯш ва ошкоро.

Феълҳои оромид, ошомид ва сифатҳои хамӯш, ошкоро дар мисолҳои зерин мувофиқи тақозои вазн ба шакли кӯтоҳи орамид, ошамид, хамӯш, ошкора ба кор рафта, садоноки о ба садоноки а бадал шудааст:

Хушдил шуду орамид бо ў,  
Ҳам хӯрду ҳам ошамид бо ў.

(Низомӣ)

Вазнаш: мафъӯлу мафоилун фаӯлун.

Зи бода хурдани пинҳон малул шуд Ҳофиз,  
Ба бонги барбату най розаш ошкора кунам.

Дар бисоти нуктадонон худфурӯшӣ айб нест,  
Ё сухан оҳиста гӯ, эй марди оқил, ё хамӯш!

(Ҳофиз)

Дар ин шаб куртаи ранги гули себ  
Бар рӯи субҳ гӯё орамида.  
Тани софи Санавбарро дихад зеб,  
Ки он бошад чу шири навдамида.

(А. Шукӯҳӣ)

7. Садоноки «о» ва «е». Баъзан барои риояи вазн ва талаби қоғия хамчун қоида садоноки о ба садоноки е (ё-и маҷхул) бадал мешавад. Ин ҳолати табаддули савти низ имола ном дорад. Ин табаддулот дар калимаҳои арабӣ ва баъзан дар калимаи одии ҳалқии тоҷикӣ низ мушоҳида мешавад.

**Иқбол, силох, хичоб, сокин, локин, эътимод, тироз, тимсол** аз касрати истеъмол ба шакли **иқбел, силех хичеб, секин, лекин, тирез, эътимед** дохил шудааст. Баъзеи ин калимаҳо ба ҳадде тоҷикӣ шудаанд, ки кас арабӣ будани онҳоро пай намебарад. Чунончи секин, хисебу китеб, лекин, тирез. Аз калимаҳои тоҷикӣ калимаҳое чун озор, жола, тило шакли **жела, тиле ва озер-ро** гирифтааст.

Ҳамин ҳолати майл додани садоноки о ба е низ имола номида мешавад:

Ба фармони ўзаргари чирадаст  
Тилеҳои зар бар сари нукра баст.

(*Низомӣ*)

Силеху салаб дод ҳоҳандаро,  
Қавӣ кард пушти паноҳандаро.

(*Низомӣ*)

Ман аз гусса ранҷуру аз хоб маст,  
Ки ногаҳ тимосел бардошт даст.

(*Саъдӣ*)

## МУВОФИҚАТИ БАЪЗЕ САДОНOKХО ДАР ҚОФИЯ

### 1. Садонокҳои «а», «у» ва «ӯ»

Баъзан дар калимаҳои қофияшавандা садоноки **а, у, ў** ба ҳам мувофиқат мекунанд. Чунон ки дар ин мисолҳо мебинем:

Он дид дар ину ҳасрате ҳӯрд,  
В-ин дид ўву ҳасрате кард.

Дар матбуоти ҳозираамон ба хотири қофия калимаи **ҳӯрд-ро** ба шакли **хвард** менависанд ва ё монанди ҳамин, агар калимаи **хуш-ро**, ки ба калимаи **каш** қофия шуда омада бошад, ба шакли **хваш** менависанд, ки ин тарзи навишт мутлақо нодуруст аст. Чунки дар ин сурат дар калимаи **хваш** як ҳичои кӯтоҳ зиёд афтода, шеър аз вазни матлуб мегежад. Ба фикри мо, ин гуна калимаҳоро бояд **ҳаш** ва **ҳард** навишта дар қавс шакли **хуш** ва **ҳӯрд** нишон дода шавад, беҳтар

будагист, vale агар ин гуна калимаҳо пеш аз радиф ояд, ба шакли асли навиштану хондан бехтар аст ва ба салосати сухан ва оҳанги шеър халал намеорад. Ҳамчун:

Ваҳ ки бас хубу дилкаш омадай,  
Марҳабо, марҳабо, хуш омадай.

Аммо ба таври истисно баъзе калимаҳо мисли **сухан** ва **кухан**, гоҳе ба калимаҳои ҳамравӣ ҳамкофия шуда, **сухан** ба шакли **сухун** навиштаву хонда мешавад, ки дар он сурат а ба у бадал мегардад:

Суханро сар аст, эй хирадманду бун,  
Маёвар сухан дар миёни сухун.

(Саъдӣ)

Умуман ин тариқа ба кор бурдани қофия дар осори саромадони сухан фаровон дидা мешавад; vale ин гуна қофиябандиро завқи адабии имрӯзӣ намеписандад.

## 2. Садонокҳои «ӯ», «ӯ» ва «Ҷ», «Ҷ», «Ӣ» дар қофия

Вови маҷҳул-ӯ ва вови маъруф-ӯ-и дароз, инчунин ё-и маҷҳул — ӯ, ӯ ва ё-и маъруф — Ӣ-и дароз гоҳе дар як байт дар қофия меоянд. Дар матбуоти ҳозираамон ҳар кадомро бо имлои худ чудо-чудо менависанд.

Масалан:

Сари чашма шояд гирифтан ба бел,  
Чу пур шуд, нашояд гузаштан ба пил.

(Саъдӣ)

Нури гетифурӯзи чашмаи хур<sup>1</sup>,  
Зишт бошад ба чашми мушаки кӯр.

(Саъдӣ)

Чавонон бигуфтанд: Ин сур чист?  
На мо мурдагонему ин гӯр чист?

(Саъдо)

1. Хур — офтоб.

Вазни байтҳои якуму сеюм: фаӯлун фаӯлун фаӯлун фаӯл.

Вазни байти дуюм: фоилотун мафоилун файлун.

Аз рӯи қоидан арӯз бояд маҷҳул ба маъруф, яъне ў-и пурра ба у-и дароз, э, е-и пурра ба й-и дароз тобеъ шавад: бел-фйл, кӯр-хур, гӯр-сур (якуми ин ҷуфтҳо пурра ва дуюмӣ дароз аст).

Барои риояи вазн ҳичои дарози сари қалима ба ҳичои кӯтоҳ бадал мешавад:

1) Агар сарҳарфи ҳичои якуми қалима яке аз садонокҳои а, у, и бошад, барои риояи вазн ҳичои дароз ба ҳичои кӯтоҳ бадал мешавад, ҳамчун: акнун-кунун, афгандан-ғигандан, ишкам-шикам, истодан-ситодан, уштур-шутур...

2) Сарчаспакҳои би, на, ма дар аввали феъл барои риояи вазн ба ҳичои кӯтоҳи сари феъл омехта, ду ҳичои кӯтоҳ ба як ҳичои дарози одӣ бадал мешавад, ҳамчун: бинамо-бинмо, нанавис-нанвис, манигар-мангар, бирабуд-бирбуд, бизидо-биздо, маситон-мастон...

Ин ҳодиса дар вакте ки сарҳарфи феъл аз ҳамсадоҳои н, с, р, з, ш, ф ва г иборат бошад, рӯй медиҳад: рабудан, зидудан, гузордан, шикастан ва монанди инҳо...

3) Қалимаҳое, ки охирашон аз як ҳичои дарози пурра иборат буда, дар охир ҳамсадои «ҳ» доранд, мувофиқи талаби вазн ба ҳичои кӯтоҳ бадал мешавад: ҷоҳ-ҷаҳ, роҳ-раҳ, коҳ-каҳ, моҳ-маҳ, гоҳ-гаҳ.

4) Қалимаҳои ҳичоии дароз мувофиқи талаботи вазн ба ҳичои дарози одӣ бадал мешавад, ҳамчун: чӯй-ҷӯй, рӯй-рӯй, мӯй-мӯй, кӯй-кӯй, ҷой-ҷо, пой-по, афзор-афзо-ғизо, орой-оро, перой-перо...

Инак, донистани он лаҳзаҳое, ки барои ҳаваскорони ҷавон зарурӣ ва ногузир аст, ин ҷо ба таври муҳтасар шарҳу эзоҳ намудем ва дигар (баъзе ҳолатҳои истисной) дар боби баҳрҳо ва вазнҳои мутааллиқ баён ҳоҳад ёфт.

## БАҲРҲО

(Баъзе эзоҳоти муқаддимавӣ)

Дар ин қисм 14 баҳри арӯзи форсӣ-тоҷикӣ, вазнҳои мутааллиқи онҳо, адади ҳичояшон, инчунин тақтеъ аз рӯи руқнҳои қонунӣ нишон дода, ҳолатҳои истисной низ эзоҳ меёбанд. Вазни рубой, ки арӯзиёни пешина мансуб ба баҳри

ҳазаң медонанд, дар охир бахри ҳазаң бо эзоҳоти лозима ва мисолҳо шарҳ ҳоҳад ёфт.

Бахрҳои маҳсуси арабӣ низ баъд аз бо рақами тартиб нишон додани ҳамаи бахру вазнҳои мутааллики 14-гона зикр ҳоҳад ёфт. Вале рақамҳои тартиби бахрҳову вазнҳо аз рӯи интихоби шахсии муаллиф буда, шартист.

Ном ва лақаби бахрҳои аслӣ ва фаръӣ, ки мутааллик ба бахри аслист, дар камонак гирифта ҳоҳад шуд. Аз ин рӯ ин тартиби мо асосан ба таври мустақил аст. Дар баъзе мабҳасҳо ба мақсади тасҷҳ ва такмили асар китоби пурқимати «Ал-мӯъҷам», ки таълифи Шамси Қайси Розист, рисолаи «Мизон-ул-авзон, «Арӯзи Ҳумоюн», ки мухтасари «Ал-мӯъҷам» аст, инчунин «Арӯзи Сайфӣ». «Ҷамъи мухтасар»-и Ваҳиди Табрезӣ, «Меъёр-ул-ашъор»-и Насриддини Тӯсӣ ва монанди ҳамин қисми арӯзи «Ҳафт кулзум»-и Қабулмуҳаммад ва «Меъроҷ-ул-арӯз»-и Муҳаммад Фиёсиддин<sup>1</sup> ва маҳсусан «Вазни шеъри форсӣ» ном асари доктор Парвиз Нотили Хонларӣ ҳамчун сарчашмаи асосӣ ҳамеша мадди назари эътибори муаллиф буду мешавад.

Чунон ки дар боло зикр ёфт, хонандай мудаққиқ, агар ҳоҳад, ки рукнҳои солим, тариқи иштиқоқи аркони музоҳаф аз афоили аслӣ, умуман лаҳзаҳои пӯшидамондаи қавоиди арӯзиро ба таври қадимијаш пурра ва бояду шояд фахмад ва аз худ кунад, ба «Ал-мӯъҷам», «Арӯзи Ҳумоюн» (муҳтасари «Ал-мӯъҷам»), «Ҷамъи мухтасар», (Ваҳиди Табрезӣ), «Вазни шеъри форсӣ» (Хонларӣ) ва «Арӯзи тоҷикӣ» (Бахром Сирус) муроҷиат намояд.

МО ЯК ҚИСМ МИСОЛҲОИ АЗ КИТОБҲОИ АРӮЗ ГИРИФТА БОШЕМ ҲАМ, ИН МАҲЗ БАРОИ САРМАШӢ КОР БУДА, АЗ РӮИ МИЗОНИ ОНҲО МИСОЛҲОИ АЗ ОСОРИ САРОМАДОНИ СУХАН ВА МАҲСУСАН АЗ ШОИРОНИ АСРИ XIX ВА АВВАЛИ АСРИ XX, КИ ДАР ШАҲРУ НОҲИЯҲОИ ТОҶИКНИШИН НАШӢУНАМО ЁФТААНД, ИНТИХОБ КАРДЕМ. ИНЧУНИН БАЪД АЗ ОВАРДАНИ МИСОЛҲО АЗ ЭҶОДИЁТИ ШОИРОНИ ПЕШИНА АЗ ОСОРИ ШОИРОНИ МУОСИР С. АЙНӢ, А.ЛОХУТӢ, М. ТУРСУНЗОДА, Ҳ.ЮСУФӢ, А. ШУКӯҲӢ, М.АМИНЗОДА, М.ФАРҲАТ, М.МИРШАКАР, Б.РАҲИМЗОДА, М.РАҲИМӢ, ҲАТТО АЗ ЯК

1. Муҳаммад Фиёсиддин дар асари пурқимати худ «Фиёс-ул-лугот» оид ба арӯз маълумоти муфассале дода, дар поёни шарҳи арӯз ҳамин қисмати асарашро «Меъроҷ-ул-арӯз» номидааст.

қисм ҹавоншоирон ва фолклор низ мисолҳо овардем, то хонандагони мо қаноат ҳосил намоянд, ки дар ҳақиқат арӯз ба таври мероси маданий сайри такомули худро бо мазмунҳои баланди даври мо ба нуқтаи аълои дақиқӣ ва назокат расонидааст.

Мисоли вазнҳое ки барои шоирони мутааххир ва мусоир мустаъмал будааст, нисбатан бисёртар оварда шуд, то маълум шавад, ки он вазн дар миёни шоирони тоҷик ва ҳалқи тоҷик то чӣ андоза мақбул ва ба завқ созгор афто-дааст.

Мо ин ҷо танҳо он вазнҳоро гирифтем, ки дар адабиёти классикик бисёртар маънус ва мустаъмал буд, балки баробари вазнҳои матбӯъ баъзе вазнҳои номатбӯъе низ оварда шуд, то ки ҹавонон оғоҳ бошанд, ки чунин вазнҳои гайриматбӯъ ва ё дур аз завқ низ мавҷуд аст.

Ҳам дар қисми муқаддимавии арӯз ва ҳам дар қисмати баҳрҳо ба қадри имкон дар роҳи якрангӣ ва устувории истилоҳот кӯшидем. Масалан, аз ҷумла истилоҳи рукн дар як асар афоилу тафъил, тафъил, дар асари дигаре усул, ачzo, аркон ва гайра номида шудааст. Вале мо ба иловайи рукн дар омади ҷумла шакли ҷамъаш-арконро ҳам ба кор бурдем. Истилоҳи усулро танҳо ба сабабу ватад ва фосила маҳсус гузошта, гоҳе ба маънои қоида, қонун истеъмол кардем; истилоҳоти гуногуне мисли усули ҳичро, усули арӯз сари хонандаро гаранг мекунад. Баъзан, агар якчанд истилоҳ ба як маъно омада бошад, яке аз ин истилоҳотро дар қавс нишон додем. Мо кӯшиш кардем, ки истилоҳот маъмул ва фаҳмо бошад, аз ин рӯ шакли умумӣ ва сабитаи гирифта шуд.

Мо ба мақсади осон аз худ кардани арӯз танҳо тарзи бо рукнҳои маъмул санҷидани баҳру вазнҳои дар байни шоирони пешина ва ҳозира машҳурро пеш гирифтем. Бинобар ин, аз баҳри доира ва равиши печдарпечи аз рукни солим иштиқоқ кардани рукнҳои музоҳаф гузаштем, чунки мақсад аз доиракашӣ осон дарёфтани баҳр ва вазнҳои мутааллиқ бошад ҳам, мувофиқи зарбулмасали «Барои як нахуд ҳавзи оба ҳӯрд» барои як осонии сарбаста ба як олам саргардонӣ ва шаклпарастии хушку ҳолӣ дучор омадан мумкин аст.

Бинобар ин, мо ин чо аз ғайри кашидан дойира танҳо адади баҳрҳои маҳсуси арабро, ки эҷоди Ҳалил ибни Аҳмад аст, нишон дода, пас аз он се дойираро, ки эҷоди Насруддини Тӯсӣ мебошад, зикр мекунем.

Ҳалил ибни Аҳмад вазнҳои аслиро дар панҷ дойира қарор додааст:

Доирай аввал «мухталифа» ном дошта, шомили се баҳр аст:

1. Тавил-фаӯлун мафойлун фаӯлун мафойлун.
2. Мадид-фоилотун фоилун фоилотун фоилун.
3. Басит-мустафъилун фоилун мустафъилун фоилун.

Доирай дуюм «мӯъталифа» номида мешавад ва ду баҳрро дар бар мегирад:

1. Воғир-мафоилатун мафоилатун мафоилатун.
2. Комил-мутафоилун мутафоилун мутафоилун.

Доирай севум шомили се баҳр буда, «муҷталиба» номида мешавад.

1. Ҳазаҷ-мафойлун 4 бор,
2. Рамал-фоилотун 4 бор,
3. Раҷаз-мустафъилун 4 бор.

Доирай чаҳорум, ки онро «муштабиҳа» номидаанд, шаш баҳрро дар бар мегирад:

1. Мунсареҳ-мустафъилун мафъулоту мустафъилун.
2. Ҳафиғ-фоилотун мустафъилун фоилотун.
- \*3. Музореъ-мафойлун фоилотун мафойлун.
4. Муқтазаб-мафъӯлоту мустафъилун мустафъилун.
5. Сареъ-мустафъилун мустафъилун мафъӯлоту.
6. Муҷтасс-мустафъилун фоилотун фоилотун.

Доирай панҷум доирай «муғтрафиқа» буда, танҳо як баҳрро дар бар мегирад:

1. Мутакориб-фаӯлун, фаӯлун, фаӯлун фаӯлун.

Олими забоншиноси араб Ҳасан ибни Аҳфаш баҳри мутадорикро аз ҳамин доири баровардааст, ки аз чаҳор бор фоилун ташкил мешавад.

Аз рӯи мулоҳизаҳои Парвизи Ҳонларӣ гӯё номи доираҳо аз Ҳалил ибни Аҳмад нест ва баъдҳо дигарон эҷод кардаанд. Ғайр ин дар ҳамаи китобҳои арӯз номи доираҳо як хел нест. Насируддин мегӯяд: «Баъзе алқоби доираҳо ба шакли дигар кунанд». Ҳонларӣ дар ҳусуси фарқ ва ихтилоғи арӯзиёни форсӣ дар тартиби доираҳо ва гунҷонидани баҳрҳо, вазнҳо

музокираҳои муфассал эрод мекунад. Тарз ва равиши онҳоро нақл ва иқтибос менамояд. (Вазни шеъри форсӣ, саҳ 133-140). Мо аз он музокира ва муҳокимаҳои дуру дароз ҷашм пӯшида, танҳо ин ҷо се доираи хоссе, ки Насируддини Тӯсӣ дар «Меъёр-ул-ашъор» доир ба вазнҳои форсӣ тартиб додааст, нақл мекунем:

Наҳустин-доираи мұchtалибаи зоидай музоҳифа ном дошта, вазнҳои зеринро дар бар мегирад:

1. Ҳазачи макфуф (мағойлу 4 бор),
2. Раҷази матвӣ (муфтаилун 4 бор),
3. Рамали маҳбун (фаилотун 4 бор),

Дувум-доираи муштабиҳаи музоҳифа ном дошта, вазнҳои зеринро шомил аст:

1. Сареи матвӣ(муфтаилун муфтаилун фоилоту),
2. Мунсареҳи матвӣ (муфтаилун фоилоту муфтаилун),
3. Муқтазаби матвӣ (фоилоту муфтаилун муфталиун),
4. Қариби макфуф (мағойлу мағойлу фоилоту),
5. Музореи макфуф (мағойлу фоилоту мағойлу).
6. Ҳафиғи маҳбун (фаилотун мағойлун фаилотун),
7. Мұchtасси маҳбун (мағойлун фаилотун фаилотун).

Севум-доираи муштабиҳаи зоидай, ки вазнҳои мусаммани зеринро ба ҳуд мегирад:

1. Мунсареҳи матвӣ (муфтаилун фоилоту 2 бор),
2. Музореи макфуф (мағойлу фоилоту 2 бор),
3. Муқтазаби матвӣ (фоилоту муфтаилун 2 бор),
4. Мұchtасси маҳбун (мағойлун фаилотун 2 бор),

Хулоса, арӯзи форсию тоҷикӣ дар зарфи муддатҳои дуру дароз мувоғики рӯҳи забони форсӣ-тоҷикӣ кор ҳӯрда, номи арӯзи аҷам ё арӯзи форсиро ба ҳуд гирифтааст. Дар ҳақиқат, дар натиҷаи кор кардани нозук ва дақиқ бисёр вазнҳои ҳалқии мавзуну равон, шӯҳу рақсон ва сабуку оҳангдоре пайдо шудааст.

Файр аз ин дар фолклор (фаҳлавиёт) бисёр вазнҳои матбӯй ва дилинишине мавҷуд аст, ки ҳанӯз қашф, тадқиқ ва тасниф нашудаанд. Ин кор вобаста ба тадқиқ ва татаббӯй ояндаи фолклоршиносони ҷавон ва адабиётшиносони арӯзӣ ҳоҳад буд.

Бинобар ин, мо нахостем, ки дар бисёр қисмҳо дигаргунии муҳимми шахсии ҳудро пешниҳод кунем, зеро мақсади

мо арўзи кўҳнаи форсӣ-точикиро ба қадри имкон ба асоси хатти имрӯза ба ҷавоншоирон ва ҷавонмунаққидон баён кардан аст. Мумкин аст, ки дар оянда ҷавонони арӯзӣ мувофиқи соҳт ва шароити забон қонуну қоидаҳои навин ва осонтаре эҷод кунанд.

Аз ҷумла дар қалима ва қисмҳои нутқ ба асоси забони адабӣ ё ягон шева ва лаҳсаи марказӣ ҷои зада таъйин шавад, инчунин ба ҷои афоили арабӣ қолабҳои дигаре, ки ба соҳти забон боз ҳам мувофиқтар бошад, эҷод гардад. Ба ҳамин восита метавон аз муаммои сарбастаи руқнсозӣ бо амалиёти пеҷдарпеч, вазнҳои аслии фаръӣ раҳӣ ёфт.

## ВАЗНҲОИ АСЛӢ ВА РУҚНҲОИ СОЛИМ

Вазнҳои аслии шеъри арабӣ бо ҳашт рукни зерин ҳосил мешавад: фоилун, мафоалатун, мафойлун, фаӯлун, мутафоилун, мустафъилун, фоилотун мафъӯлоту.

Вале 11 вазни муштараки аслий бо ин шаш рукни ҳосил мешавад: фоилун, фаӯлун, мафойлун, фоилотун, мустафъилун, мафъӯлоту.

Ин вазнҳо ё ба такрори яке ва ё бо таркиби яке аз ин рукнҳо бо дигаре ҳосил мешавад.

Панҷ вазн-ҳазаҷ, раҷаз, рамал, мутақориб, мугадорик бо такрори рукне ҳосил мешавад. Агар рукни ҳашт бор такрор ёбад, мусамман, шаш бор-мусаддас, чаҳор бор-мураббаъ ва агар ду бор такрор шавад, мусанно номида мешавад. Рукни ҳазаҷ мафойлун, рукни рамал фоилотун, рукни раҷаз мустафъилун, рукни мутақориб фаӯлун, рукни мутадорик фоилун аст.

Шаш вазн ба воситаи таркиб ҳосил мешавад:

1) вазни сареи аслий бо таркиби мустафъилун мустафъилун мафъӯлоту 2 бор,

2) вазни мунсарехи аслий бо таркиби мустафъилун мафъӯлоту мустафъилун 2 бор,

3) вазни хафиши аслий аз таркиби фоилотун мустафъилун фоилотун, 2 бор,

4) вазни музореи аслий бо таркиби мафойлун фоилотун мафойлун, фоилотун 3 бор,

5) вазни аслии мұchtасс аз таркиби мустафъилун фоилотун мустафъилун фоилотун 2 бор ҳосил мешавад.

6) вазни мақтазаби аслй бо таркиби мафъўлоту мустағъилун мустағъилун ҳосил мешавад.

Бинобар ин ки шеъри форсий-точиқӣ дар вазнҳои аслии таркибӣ равону мавзун намеояд, дар ин шакл истеъмол намешавад.

Панҷ баҳри такрорӣ ва шаш баҳри таркибӣ-ҳамагӣ 11 баҳр аз баҳрҳои аслии муштарак ҳисоб меёбанд.

Се баҳри дигари таркибие, ки эҷодкардаи арӯзиёни аҷам аст, инҳоянд:

1. ҷадид (гариб), ки вазни аслияш аз таркиби фоилотун фоилотун мустағъилун 2 бор;

2. қариб, ки вазни аслияш аз таркиби мағойлун мағойлун фоилотун як бор;

3. мушокил, ки вазни аслияш аз таркиби фоилотун мағойлун мағойлун 2 бор ҳосил мешаваду ба 11 баҳр илова шуда, 14 баҳри форсий-точиқиро ташкил мекунад.

Панҷ баҳри дигари аслй ва солимрукни маҳсуси араб, ки шоирони классикии форсу тоҷик дар он вазнҳо низ табъозмой кардаанд, инҳоянд: комил, воғир, тавил, мадид, басит.

1) баҳри комил-аз такрори рукни мутағойлун 8 бор.

2) баҳри воғир-аз такрори мағоилиатун 8 бор.

3) баҳри тавил-вазни аслияш аз таркиби фаӯлун мағойлун 4 бор.

4) мадид - вазни аслияш аз таркиби фоилотун фоilon 4 бор.

5) басит-вазни аслияш аз таркиби мустағъилун фоилун 4 бор ҳосил мешавад.

Агар ба таври дигар эзоҳ намоем, чунин аст: аз рӯи таснифи Шамси Қайси Розӣ аз гайри мутадорик 10 ва аз рӯи нишондоди «Арӯзи Ҳумоюн» аз гайри муқтазаб ва мутадорик 9 баҳр матбӯи аҷамиён буда, умуман бо иловаи муқтазаб ва мутадорик 11 баҳри муштарак ҳосил мешавад. Дар сурати иловаи се баҳри маҳсуси форсий-точиқӣ ва 5 баҳри маҳсуси араб ҳамагӣ 19 баҳр ҳосил мегардад.

## ВАЗНҲОИ ФАРӢ

Фарӣ аз ин 19 баҳри аслӣ аз тарафи арӯзиён мутааллик ба ҳар як вазни аслӣ вазнҳои фаръии бисёре эҷод шудаанд. Эҷоди вазнҳои фаръӣ ба воситаи тағири шакли солими

рукиҳои матлуб ҳосил мешавад. Чунон ки дар қисмати баҳси доир ба арӯз ва зиҳоф зикр ёфт, ин тағиیر музоҳаф номида мешавад. Мо дар қисми баҳрҳо ҳамаи вазнҳои аслӣ ва бисёртар вазнҳои фаръиро бо рукиҳои солим ва рукиҳои музоҳафи мустаъмал баён ҳоҳем кард.

Гузашта аз ин, бисёр вазнҳое ҳастанд, ки аслан мансуби як вазн буда, танҳо бо табдили ягон садонок ба садоники дигар дар рукни охирин номи дигаре пайдо мекунад. Ҳамчун файлун, файлон, фаълун, фаълон ва монанди инҳо. Мо ин ҳолатро ҳамчун вариантҳои он вазн дар маҳалли худ қайд мекунем. Дар аксари асарҳои арӯзӣ ин гуна вариантҳо бо номи рукни охирин лақаби чудогона мегирад. Ин кор баръабас сабаби кашол додани вазнҳои ҳамчинс мешавад. Дар ин бора Муҳаммад Фиёсиддин дар «Меъроҷ-ул-арӯз» бараги арӯзиёни дигар роҳи эҷозро пеш гирифтааст.

### 1. Баҳри ҳазаҷ

Ҳазаҷ дар лугат ба маънои тараннуни хушоянд буда, рукни аслияш мафойлун аст, зиҳофоташ 12-тост:

- 1) мақбуз-мафойлун,
- 2) макфуф-мафойлу,
- 3) мақсур-мафойл буда, танҳо дар арӯз ва зарб меояд,
- 4) аштар-фоилун,
- 5) ахрам- (муҳаннақ)-мафъулун,
- 6) мусаббаг-мафойлон,
- 7) маҳзуф-фаӯлун,
- 8) аҳтам-фаӯл,
- 9) ахраб-мафъулу,
- 10) мачбуб-фаал,
- 11) азалл (музол)-фоъ,
- 12) абтар-фаъ.

1-умин вазни 16-ҳичкои баҳри ҳазаҷ (ҳазаҷи мусаммани солим) 8 бор мафойлун V — — — дар байте:

Агар он турки шерозӣ ба даст орад дили моро,  
Ба холи ҳиндуюш бахшам Самарқанду Бухороро.

(Хоғиз)

Бувад афзун гудози тан зи паҳлӯи ҳунар моро,  
Зи шири мағзи бодом об мегардад шакар моро.

(Шавкат)

Нигори шӯхи ман гоҳе ки бо ханҷар кунад бозӣ,  
Сари шӯридағон дар арсаи пайкар кунад бозӣ.

(Ҳайрат)

Ҷигаррешам, кабобам, дилфигорам, ахтари ишқам,  
Фаривам, мустамандам, бекасам, хокистари ишқам.

(Комили Ҳисорӣ)

Чу тифлам то ба дӯши модари гетӣ нишондандам,  
Ба ҷои шир сад хунобаи ҳасрат ҷашондандам.

(Сипандӣ)

Дило, ҳомӯш шав, в-арна кабобат мекунам охир,  
Ба охе дар танӯри сина обат мекунам охир.

(Лоҳумӣ)

Кушо оғӯшат, эй шаҳри азизам, пахтакор омад,  
Саодатманд фарзанди далерат зарбдор омад.

(Боқӣ Раҳимзода)

Ватан, аз рӯи гулҳоят руҳи дилдор мебинам,  
Дураҳшонтар туро аз меҳри пурандор мебинам.

(Ансорӣ)

Гоҳе ба ҷои мафойлун дар рукни охир мусаббаг-ма-  
фойлон V — — ~ меояд:

Манам чун гунча дар хуноба з-он гулбарги тар пинҳон,  
Дилам садпораву ҳар пора дар хуни чигар пинҳон.

(Ҳилолӣ)

**2-юмин вазни 14-ҳичоии ҳазач (ҳазачи мусаммани ахрабу  
макфуфу мақсур) - мафъулу мафойлу мафойлу мафойл**  
— — V / V — — V / V — — V / V — ~

Рӯят ба чунин дида тамошо натавон кард,  
Васли ту бад-ин сина таманно натавон кард.

(Камол)

Аз шаҳди лабат чошни бўса баланд аст,  
Гўё даҳанат пистай ҳалвои ба қанд аст.

(Фитрати Зардӯз)

Ранге шикан аз чехра ба савдояшу зар гир,  
Ашке бифишон дар ғамаш аз ҷашму гухар гир.

(Зуфархон Ҷавҳарӣ)

Хезед, рафиқон, май гулранг биёред,  
Танбӯру наю доираву ҷанг биёред.

(С.Айнӣ)

Мо лашкари бошавкати хушбахти ҷаҳонем,  
Урдуи зафарпешаи даврони ҷавонем.

(М.Турсунзода)

Мо мардуми ин кишвари дар авҷу барорем,  
Як зарра ҳам аз душмани худ тарс надорем.

(А.Шукӯҳӣ)

Гоҳе ба ҷои мақсур маҳзуф V — — меояд, яъне охири мисраъ ба ҳичои дарози одӣ тамом мешавад:

Ё раб, ғами беражмии ҷонон ба кӣ гӯям,  
Ҷон аз ғами ў сӯҳт, ғами ҷон ба кӣ гӯям?

(Ҳилолӣ)

Дар мамлакати ҳусни ту ишқам началидо,  
Пой хирадам дар раҳи шавқат качалидо.

(Каромати Дилкаш)

Ҳар кас ба ҷаҳон соҳиби корест ба ҷуз ман,  
Дасти ҳама дар гардани ёрест ба ҷуз ман.

(Лоҳумӣ)

**З-юмин вазни 14-ҳичоии ҳазаҷ** (ҳазаҷи мусаммани як руҳи ахбари як руҳи солим) ду бор мағъӯлу мағойлун мағъӯлу мағойлун.

— — V / V — — — / — — V / V — — — :

Эй подшахи хубон, дод аз ғами танхой,  
Дил бе ту ба чон омад, вакт аст, ки боз ой.

(Хоғиз)

Гоҳе рукни охирин мусаббаг-мафойлон V — — ~ меояд:

Хон, эй дили ибратбин аз диди назар кун, хон,  
Айвони Мадоинро оинаи ибрат дон!

(Хоқонӣ)

То чанд куни гири бар маснади Нӯширвон?  
Дар қасри Кремл, эй дил, асрори ниҳон бархон!

(Лоҳумӣ)

**4-умин вазни 16-ҳичоии ҳазаҷ** (ҳазаҷи мусаммани мақбуз)-мафоилун V — V — 8 бор:

Бунафша руста аз замин ба тарфи чӯйборҳо,  
Ва ё гусаста ҳури ин зи зулфи хеш торҳо.

(Қоонӣ)

Насими шӯҳ мевазад зи дашту кӯҳсорҳо,  
Хушо, ки мужда медиҳад зи фасли киштукорҳо.

(Ҳ. Юсуфӣ)

Ҳамин замон зи хоки ман, зи хоки поки ин Ватан  
Париди духтари ватан бигашт ахтари баланд.

(М. Қаноат)

**5-умин вазни 15-ҳичоии ҳазаҷ** (ҳазаҷи мусаммани макфуфу мақсур)-мафойлу мафойлу мафойл V — — — V / V — — V / V — — V/V — ~

Туро лаъли шакаррезу маро ҷашми гухарбор,  
Туро ханда бувад ҳӯю маро гири бувад кор.

(Ҷомӣ)

**6-юмин вазни 14-ҳичоии ҳазаҷ** (ҳазаҷи мусаммани як руҳи солиму як руҳи аштар)-фоилун мафойлун фоилун мафойлун.

— V — / V — — — / — V — / V — — — ду бор:

Дидану зи худ рафтан тарзи ошноихо,  
Пеши он санам будан олами чудоихо.

(Носиралай)

Дар мисоли зерин рукни охирин мусаббаг омадааст.

Эй бародари чонй, кардай маро хандон,  
Лек дурият карда музтариб маро чандон.

(Пайрав)

7-умин вазни 12-ҳичои ҳазач (ҳазачи мусаддаси солим)  
шаш бор мафойлун V — — — дар байте:

Нигорино, чаро бо ман намесозӣ,  
Ба хусни худ чаро чандин наменозӣ?

(Ал-мӯъчам)

8-умин вазни 11-ҳичои ҳазач (ҳазачи мусаддаси максур)  
- мафойлун, мафойлун, мафойл V — — — / V — — — /  
V — ~

Ба нақд имшаб, ки бо ҳам созгорем,  
Назар бар насии фардо чӣ дорем?

(Низомӣ)

Ту меҳоҳӣ бидонӣ, ёри ман кист?  
Киро дил додаам, дилдори ман кист?

(Х. Юсуфӣ)

Дар баъзе байтҳо ба ҷои рукни охир мафойл (максур)  
фаўлун (маҳзуф V — —) меояд, яъне охири мисраъҳо бо  
ҳичкои дарози одӣ тамом мешавад. Чунон ки Низомӣ дар  
«Хусраву Ширин»-аш аз забони Ширин нисбат ба Хусрав  
мегӯяд:

Ман он мурғам, ки бо гулҳо паридам,  
Ҳавои гарми тобистон надидам,

Чу сабза лаб ба ширу барф шустам,  
Чу гул бо сабзахои нағз рустам.

(Низомӣ)

Зи дастат гарчи шуд хунин дили ман,  
Вафодорат нашуд ғамгин дили ман.

(Лоҳумӣ)

Сахаргоҳон, ки булбул дар наво шуд,  
Гул аз шодӣ шукуфту гунча во шуд.  
Шумо, эй булбулони боғи мактаб,  
Сахаргоҳон набояд хуфт ҳар шаб.

(С. Айнӣ)

Ватан, меҳрат ба дил азбаски ҷо шуд,  
Дилам аз ҳуррамӣ чун гунча во шуд.

(М. Турсунзода)

Сарам дар(д) мекунад, сарвар надорам;  
Дилам дар(д) мекунад, дилбар надорам.

(Фолклор)

Ин вазн яке аз шоєътарин вазнҳост, ки аксари фахлавиёт, маснавиҳои гарӣӣ ва ошиқона бештар ба ин вазн аст<sup>1</sup>. «Вису Ромин»-и Фахруддини Гургонӣ, «Юсуфу Зулайҳо»-и Ҷомӣ ва Ҳозик, «Хусраву Ширин»-и Низомӣ, «Лайлию Мачнун»-и Мулҳами Бухорӣ ва дигарҳо ба ин вазн гуфта шудааст.

9-умин вазни 10-ҳичкои ҳазаҷ (ҳазаҷи мусаддаси ахрабу мақбузу мақсур) - мафъӯлу мағоилун мағоил - — — V / V — V — / V — ~ ду бор:

Гар даст ба дasti дӯстӣ таҳор,  
Нур аст ба дasti душманат нор.

(Салмони Соваҷӣ)

Дар барье байтҳо ба ҷои рукни охирини мақсур-мағоил маҳзуф-фаӯлун (V — —) меояд:

1. Ҳонларӣ. Вазни шеърӣ форсӣ, сах. 180

Мачнун чамани хазонрасида,  
Лайлӣ сумани хазоннадида.

(Низомӣ)

Эй моҳлиқои моҳпайкар,  
Эй сарви сахиқади суманбор.

(Ҳамдӣ)

Гарчанд нарафта аз даҳонат  
Тамъи шакарини шири модар,  
Гарчанд зи ашқи кӯдакӣ тар  
Рухсораи ҳамчу аргавонат...

(Х. Юсуфӣ)

Баъзан дар мисраъҳои чудогона як ҳичо кам, яъне  
ба ҷои 10 ҳичо 9 ҳичо воқеъ мешавад ва шакли зеринро  
мегирад, руқнаш низ чунин мешавад: Мағъулун фоилун  
фаӯлун

— — — / — V — / V — —

Ба ибораи дигар ба ҷои ду ҳичои кӯтоҳ як ҳичои дароз  
меояд, вале дар мавзуният нуқсон кам ҳосил мешавад. Дар  
арӯз чунин ҳодисаро сактай малех меноманд. Чунон ки дар  
ин байтҳо мебинем:

Лайлӣ, Мачнун чу дурри макнун,  
Хушёркуни ҳазор мачнун.

(Низомӣ)

Нақши ҳама дид дар муқобил  
Искандар з-оина, вай аз дил.

(Файзӣ)

Маснавии «Тӯхфат-ул-ироқайн»-и Ҳоқонӣ, достонҳои  
«Лайлию Мачнун»-и Низомӣ, Ҳусрави Деҳлавӣ, Ҷомӣ,  
Ҳилолӣ ва гайра ба ин вазн гуфта шудааст.

10-умин вазни 7-ҳичнои ҳазаҷ (ҳазаҷи мураббаӣ як  
руқн аштару як руқн солим)-фоилун мағойлун – V — / V

Омад-омадат гардам,  
Қадду қоматат гардам.

(Фолклор)

**11-умин вазни 7-хазач** (хазачи мураббаи ахрабу солим)  
- мафъўлу мафойлун — — V / V — — — ду бор:

Эй рўи ту гулзорам,  
Дар дил машикан хорам.

(Ал-мўъчам)

Дарвоза нигин дорад,  
Ду кулфи зарин дорад<sup>1</sup>.

(Фолклор)

Чононаи нагзи ман,  
Бодоми думагзи ман.

(Фолклор)

## РУБОЙ

(Тарона)

Арўзиён вазни рубоиро аз вазнҳои фаръии баҳри ҳазач  
донистаанд ва руқнҳои он инҳост:

1) Солим - мафойлун, 2) Мақбуз - мафоилун, 3) Макфуф  
- мафойлу, 4) Ахраб - мафъўлу, 5) Ахрам - мафъўлун, 6)  
Аштар - фоилун, 7) Аҳтам - фаўл, 8) Мачбуб - фаал, 9)  
Азалл - фоъ, 10) Абтар - фаъ.

Рўбой асосан аз 24 вазн иборат буда, ба ду шаҷара чудо  
мешавад: шаҷараи ахраб ва шаҷараи ахрам. Ҳар шаҷара  
12 вазн дорад. Мисраъ агар бо руқни ахраб-мафъўлу оғоз  
ёбад, шаҷараи ахраб ва бо руқни ахрам-мафъўлун оғоз ёбад,  
шаҷараи ахрам ном мегирад.

Охири мисраъҳо бо яке аз ин чаҳор руқн тамом мешавад:  
фаўл, фаал, фоъ, фаъ ва руқнҳои бокимонда дар байни  
мисраъҳо пасу пеш меояд.

Аслан ин вазни халқии форсӣ-тоҷикӣ мебошад ва  
арўзиёни аҷам муттағиқанд<sup>2</sup>, ки гӯё Рӯдакӣ ё худ яке аз

1. Варианти дигараш: Кулфи мармарин дорад.

2. Шаси Қайс, Ал-мўъчам, чопи Техрон, сах. 105.

шоирони ҳамзамони Рұдакій дар атрофи Фазнин аз даҳони күдаке, ки гүйбозій мекард, бо ҳамин вазн чанд мисрать шеър шунидаасту ин вазнро аз ҳамон күдак омұхтааст. Баъд арўзиёни форсу точик ин вазнро ба воситай зихофот ва илал аз баҳри ҳазақ баровардаанд. Гүё эчодкори ин вазн порчаеро аз чаҳор мисрать бино соҳт ва рубоияш номид.

Аз рўи ҳуччатҳои бисёре исбот шудааст, ки рубоисарой танҳо дар ашъори форсий-точикий мустаъмал буда, дар ашъори араб истеъмол намешудааст: «Дар замони қадим ба ин вазн шоирони тозӣ нагуфтанд ва акнун муҳаддисони (навоварони) табъ бар он иқболи тамом карданд ва рубоиёти тозӣ дар ҳамаи билоди араб шоеъ ва мутадовил гаштааст». («Ал-мўъчам», саҳ.108).

Баҳри рубой нисбат ба баҳрҳои дигар бисёртар тағиیر-пазир аст ва ба ҳамин сабаб аз замонҳои қадим арўзиён кўшиш кардаанд, ки тағиироти ин вазнро қайд намоянд.

Дар ҳақиқат, ҳеч як аз баҳрҳои маъмулӣ дар забони форсий-точикий он қадар ҳуқуқи тағиирот ба шоир намедиҳад, чунон ки ин баҳр додааст.

Аз рўи гуфти бештарин арўзиёни аҷам донишманди бузург ва муаллифи китоби «Кайҳоншиноҳт» Имомҳасани Қаттони Марвазӣ нахустин бор тарзҳои гуногуни истеъмоли ин баҳрро дар ду шаҷара-ахраб ва аҳрам ҷамъ кардааст. Ба ақидаи Ҳонларӣ шеваи пешгирифтаи ўз камбуд ҳолӣ набошад ҳам, бисёр устодона аст. Шоир соҳибиҳтиёр аст, ки ҳар як мисраи рубоиро ба яке аз он вазнҳои 24-гона гўяд.

Ба ин асос, Парвиз Нотили Ҳонларӣ иштиқоқи вазни рубоиро аз музоҳафоти баҳри ҳазақ рад мекунад ва даъво дорад, ки ин ба таври қатъӣ як вазни маъмули ҳалқӣ буда, ниҳоятдарача мувофиқ омадани он бо вазни ҳазақ ҳодисаи тасодуфист. Дар ҳақиқат ў ба даъвои худ ҳақдор аст.

Яке аз далелҳои ҳалқӣ будани рубой гуногунии вазни он аст, зеро на танҳо рубой, балки ҳар як суруди ҳалқиро аз рўи қоидаҳои арӯз метавон тақтес намуд ва рукне таъйин кард. Шарт нест, ки он вазн ба яке аз вазнҳои арӯз рост ояд.

Мо ин ҷо маъмултарин вазнҳои ҳар ду шаҷараро бо мисол ва тақтес арӯзии онҳо як-як нишон медиҳем:

- Гуфтам зи чи рӯ зи гусса сӯзад дили ман?  
мафъӯлу мафоилун мафойлу фаал.
- Гуфтам зи чи рӯ ишқи ту сӯзад дили ман?  
мафъӯлу мафоилун мафойлу фаал.
- Гуфтам зи чи рӯ ишқат сӯзад дили ман?  
мафъӯлу мафойлу мафъӯлу фаал.
- Гуфтам зи чи рӯ зи гусса сӯзад чонам?  
мафъӯлу мафоилун мафойлун фাъ.
- Гуфтам зи чи рӯ ишқи ту сӯзад чонам?  
мафъӯлу мафойлу мафоилун фাъ.
- Гуфтам зи чи рӯ ишқат сӯзад чонам?  
мафъӯлу мафойлун мафъӯлун фাъ.
- Гуфтам то кай зи гусса сӯзад чонам?  
мафъӯлун фоилун мафойлун фাъ.
- Гуфтам то кай ишқи ту сӯзад чонам?  
мафъӯлун мафъӯлу мафъӯлун фাъ.
- Гуфтам то кай ишқат сӯзад чонам?  
мафъӯлун фоилун мафойлу фаал
- Гуфтам то кай зи гусса сӯзад дили ман?  
мафъӯлун мафъӯлу мафойлу фаал.
- Гуфтам то кай ишқи ту сӯзад дили ман?  
мафъӯлун мафъӯлу мафъӯлу фаал.
- Чунон ки дар баҳси ҳичоҳо ихтор шуда буд, калимаҳои  
ҷӣ, кӣ дар арӯз як ҳизои кӯтоҳ ҳисоб мёёбад.

## 2. Баҳри раҷаз

Раҷаз ба маъни изтироб ва суръат буда, дар ҳангоми сурудан овоз музтарибона ва ларзиш хӯрда мебарояд.

Шамси Қайси Розӣ аз ин баҳр умуман 17 вазнро зикр мекунад ва мо ин ҷо танҳо 10 вазни ба завқамон наздикиро қайд мекунем.

Рукни солими ин баҳр мустафъилун буда, аз он зиҳофоти зерин мебарояд:

1) Махбун - мағоилун; 2) Матвӣ - муфтаилун; 3) Мақтӯй - мағъӯлун; 4) Музол - мустафъилон; 5) Матвии музол - муфтаилон; 6) Махбуни музол - мағоilon; 7) Мурафғал - мустафъилотун; 8) Мутаввал - мустафъилотон;

**1-умин вазни 16-ҳиҷоии баҳри раҷаз (раҷазаи мусаммани солим) — 8 бор мустафъилун — — V — :**

Эй чехраи зебои ту рашки бутони озарӣ,

Ҳарчанд васфат мекунам, дар ҳусн аз он болотарӣ.

(Хусрави Дехлавӣ)

Эй сорбон, оҳиста рон, к-ороми ҷонам меравад,  
В-он дил, ки бо ҳуд доштам, бо дилситонам меравад.

(Саъдӣ)

Лайлӣ чӣ мепурсад зи кас Мачнуни дилношодро,  
Ширин намедонад магар ҷон қандани Фарҳодро?!?

(Гулишани Бухорӣ)

Дерест, к-аз зулфи сияҳ савдо ба сар дорӣ маро,  
Ҳар рӯз аз рӯзи дигар ошуфтатар дорӣ маро.

(С.Айнӣ)

Гоҳе ба ҷои рукни охир музол меояд.

Эй моҳрӯи хиргахӣ в-эй дилбари ширинзабон,  
Хуршедруёнро шуда зикри лабат вирди забон.

(Ал-мӯъҷам)

**2-юмин вазни 16-ҳиҷоии раҷаз (мусаммани матвӣ) - 8 бор муфтаилун — V V — — :**

Мешукуфад гул ба чаманҳо зи насими саҳарӣ,  
Вах, чӣ шавад гар нафасе пахлуи мо бода хурӯй?!  
*(Сайфӣ)*

**3-умин вазни 16 - ҳичоии раҷаз** (раҷази мусаммани  
матвию маҳбун)-муftailun mafoilun chaҳor bor — V V — /  
V — V — :

Он ки наботи оразаш оби ҳаёт меҳӯрад,  
Дар шакараш нигаҳ кунад ҳар кӣ, набот меҳӯрад.  
*(Саъдӣ)*

Мутриби хушнаво бигӯ тоза ба тоза, нав ба нав,  
Бодаи дилкушо бичӯ тоза ба тоза, нав ба нав.

*(Хофиз)*

Гуфта будӣ, ки мекунам чора гами фирокро,  
Чун накунӣ, чико кунам ваъдаи хушку қокро?

*(Савдо)*

**4-умин вазни 16-ҳичоии раҷаз** (мусаммани маҳбуну  
матвӣ) - маfoilun muftailun chaҳor bor

V — V — / — V V — :

Фигонкунон ҳар сахаре ба кӯи ту мегузарам,  
Чу нест раҳ сӯи туам, ба бому дар менигарам.

*(Чомӣ)*

**5-умин вазни 15-ҳичоии раҷаз** (мусаммани матвию  
маҳбуну мақтӯй) - muftailun mafoilun muftailun maфъӯ-  
лун ду бор

— V V — / V — V — / — V V — / — — — :

Сарв нахонамат, ки ў нест бад-ин раъной,  
Моҳ нагӯямат, ки маҳ нест бад-ин зебой.

*(Чомӣ)*

**6-умин вазни 12-ҳичоии раҷаз** (мусаддаси солим) - 6 бор  
муstaфъilun — — V — :

Сокӣ, баҳор омад, манех соғар зи каф,  
Мутриб, шуда оварданӣ ҳангоми даф.

(Ҳайрат)

**7-умин вазни 8-ҳичоии раҷаз (мураббаи солим) - 4 бор**  
**мустафъилун<sup>1</sup> — — V — :**

Эй бехтар аз ҳар доваре,  
Бикшой корамро даре.

(Ал-мӯъҷам)

Мебинамат, мебинамат,  
Рӯ сӯи зиндон меравӣ.

(Лоҳумӣ)

Эй тори ҳамовози ман,  
Дар нолаҳои зор шав,  
То ҳалқ фаҳмад рози ман,  
Дар арзи олам ёр шав!

(Деҳотӣ)

**8-умин вазни 10-ҳичоии раҷаз (мураббаи мураффал)**  
**мустафъилотун 4 бор — — V — —:**

Айшам мудом аст аз лаъли дилҳоҳ,  
Корам ба ком аст, алҳамдуллиллоҳ.  
Эй бахти саркаш, тангаш ба бар қаш  
Гаҳ ҷоми дилкаш, гаҳ лаъли дилҳоҳ.

(Ҳофиз)

Имшаб ба хона он маҳ даромад,  
Чандон нишастам, то маҳ баромад.

(Мушиғӣ)

Охири мисраъҳои 1, 2, 4 фаълон, вале охири мисраи 3  
фаълон омадааст. Дар ин байти Туграл низ рукни охирин  
фаълон аст:

1. Ин вазнро Шамси Қайс дар «Ал-мӯъҷам» мараббаи маштур номидает.

Хар кас ки бошад ҳамхонаи субҳ,  
Чун меҳр гардад парвонай субҳ.

(Туграл)

Дидам чамоле, абрӯхилоле,  
Дар зери чашмаш бинҳода холе.

(М. Турсунзода)

**9-умин вазни 5-ҳичоии раҷаз (мусаннои мураффал)-ду бор мустафъилотун — — V — —:**

Эй дил, чи зебо  
Боготу сахро.  
Пӯшида қолин  
Накшину рангин.

(Дехотӣ)

**10-умин вазни 8-ҳичоии раҷаз (мусаннои солим)-ду бор мустафъилун — — V — —:**

Ман аз кучо  
Ёбам туро?  
То гӯям аз  
Аҳду вафо.

(«Таронаи Кашимир»,  
тарҷумаи М. Турсунзода)

### 3. Бахри рамал

Калимаи «рамал» аз калимаи «рамалон» гирифта шудасту дорои чанд маъно буда, яке аз онҳо навъе аз давидани уштур аст.

Рукни солимаш ба шакли фоилотун омада, зиҳофоташ инҳост: 1) Макфуф - фоилоту; 2) Махбун - фаилотун; 3) Машкул - фаилоту; 4) Максур-фоilon; 5) Махзуф - фоилун; 6) Махбуни маҳзуф - фаилун; 7) Аслам - фаълун; 8) Аслами мусаббаг - фаълон; 9) Махбуни максур - фаilon; 10) Марбӯъ - фаал; 11) Мачхуф - фарь; 12) Мачхуфи мусаббаг - фоль; 13) Мушаъъас - мафъулун.

**1-умин вазни 16-хичоии рамал** (рамали мусаммани солим)-аз такори 8 бор фоилотун — V — — ҳосил мешавад:

Ёрро аз лутф бар ҳолам назар будӣ, чӣ будӣ?  
Ё маро ҷуз ошиқӣ кори дигар будӣ, чӣ будӣ?

(С.Айнӣ)

Молдор аз ранчи муздурон ҳабар дорад? Надорад.  
Охи мискин бар дили мӯъмин асар дорад? Надорад.

(Лоҳутӣ)

**2-юмин вазни 16-хичоии рамал** (мусаммани мусаббаг)  
- фоилотун фоилотун фоилотун фоилиён ду бор  
— V — — / — V — — / — V — — / — V — ~

То ба кай гирям ба зорӣ ҳамҷу абри навбаҳорон,  
Аз сари андӯҳу ҳасрат дар фироки гульузорон.

(Салмони Собаҷӣ)

**3-юмин вазни 16-хичоии рамал** (мусаммани маҳбун) ҳашт бор фаилотун V V — — дар байте:

Шакаратро шуда гарчи сипаҳи мӯр мураттаб,  
Магасе низ наҳоҳам, ки қунад соя бар он лаб.

(Меъроҷ-ул-арӯз)

Исмати Бухорӣ ин вазнро ба 16 руҳи расонидааст:

Ранги руҳсору дури гӯшу ҳату ҳадду қаду  
Оразу ҳолу лабат, эй сарви парирӯи суманбар,  
Шафаку қавқабу шому саҳару тӯбию гулзору  
Биҳишт асту ҳилолу тарафи ҷашмаи Кавсар...

(Исмат)

Чунон ки Муҳаммад Фиёсиддин дар «Меъроҷ-ул-арӯз»  
гуфтааст, онҳое ки аз арӯз бехабаранд, ин вазнро ба баҳри  
тавил омехта, ба ҳато мераванд.

**4-умин вазни 14-хичоии рамал** (мусаммани садру ибтидо  
солим, ҳашвҳо - маҳбун, арӯзу зарб - маҳбуни мақсур) - ду

бор фоилотун фаилотун фаилотун фаилон — V — — / V V  
— — / V V — — / V V ~

Чашми давлат зи саводи қаламат гашт мунир  
Боги дониш зи сахоби карамат ҳаст назир<sup>1</sup>.

(Салмони Совачӣ)

Ёр агар чилва кунад, додани чон ин ҳама нест,  
Ишқ агар хайма занад, мулки чаҳон ин ҳама нест.

(Ғавғо)

Эй ба гулгун руҳи ту бандаву чокар гули сурх,  
Чехра бинмой, ба пои ту ниҳад сар гули сурх.

(С.Айнӣ)

Гоҳе ба ҷои рукни оҳирини маҳбуни мақсур-фаилон  
маҳбуни маҳзуф-фаилун меояд:

Эй хуш он дам, ки набудӣ ту ба кори дигаре,  
Ҳар замон бо ту гирифтем канори дигаре.

(Малеҳони Самарқандӣ)

Гар мусаввир ба варак сурати он моҳ қашад,  
Чун ба он кокули шабранг расад, оҳ қашад.

(Шавкати Бухороӣ)

Синарешат ману ту марҳами ҷони дигарӣ,  
Карда рам аз ману ороми равони дигарӣ.

(Музтариби Бухороӣ)

Доштам тотуяке логару бадному асав,  
Пушт оғанда чу дасти ҷарабу<sup>2</sup> рӯи маҳав.

(Шоҳин)

Дил агар санг бувад, ҳачри ту обаш биқунад,  
Ишқ агар куфр бувад, ҳусни ту бобаш биқунад.

(Лоҳумӣ)

1. Назир — сабзу хуррам.

2. Ҷараб — хориши.

Хандаи лаъли лабат бурда қарори дили ман,  
Наргисат бо нигаҳе карда шикори дили ман.

(Ҳ.Юсуфӣ)

Рақсад ар ёри суманбар, ҳамаро шод кунад,  
Саҳнаро мисли гулистон тарабобод кунад.

(М. Фарҳам)

Гоҳе рукни охирин аслам-фаълун меояд:

Чашми шӯху бари симин, дили сангин дорӣ,  
Холи мишкин, рухи рангин, лаби ширин дорӣ.

(Камоли Хучандӣ)

Соҳт барги тарабу айш мухайё наргис,  
То кашад бо дафу най согари саҳбо наргис.

(С.Айнӣ)

Гоҳе садр ё ибтидо маҳбун-фаилотун V V — — меояд:

Нигаҳи шӯхи ту маст аз майи ором бувад,  
Гардиши чашми ту болидани бодом бувад.

(Шавкат)

**5-умин вазни 13-ҳичоии рамал** (мусаммани садру ибтидо - солим, ҳашвҳо - маҳбун, арӯзу зарб-маҷхӯф / — фоилотун фаилотун фаилотун фаъ — V — — / V V — — / V V — — /

Он кунад қаҳри ту бо зулм, ки бо гул дай,  
Он кунад лутғи ту бо адл, ки бо тан май.

(Салмон)

**6-умин вазни 15-ҳичоии рамал** (мусаммани маҳбуни мушаъяс) - фаилотун фаилотун фаилотун мафъӯлун V V — — / V V — — / V V — — / — — —;

Чӣ кунам, ҳар чӣ кунам, бо ту намедорад судам,  
Ба ҷуз он хила надонам, ки зи ишқат бигрезам.

(Насриддини Тӯсӣ)

**7-умин вазни 16-хичои рамал** (мусаммани як руки машкулу як руки солим) - фаилоту фоилотун фаилотун да бор дар байтэ

V V — / V — V — — / V V — V / — V — — :

Набарй гумон, ки чое равам аз ҳарими күят,  
Ҳама чо асир бошад, на чунон ки ман ба рўят.

(Мушифиқӣ)

**8-умин вазни 15-хичои рамал** (мусаммани садру ибтидову ҳашвҳо - солим, арӯзу зарб - маҳзуф)-фоилотун фоилотун фоилун;

— V — — / — V — — / — V — — / — V — :

Мохи шаҳрошӯби ман ҳар гаҳ ба роҳе бигзарад,  
Шаҳр пурғавғо шавад, чандон ки може бигзарад.

(Ҳилолӣ)

Одамият чист? Худро дур аз шар доштан,  
Хайрҳоҳӣ халқ будан, нафъи безар доштан.

(Асирии Ҳуҷандӣ)

Рози дил мегуфтам, ар як маҳраме медоштам,  
Шикваҳо мекардам аз ғам, ҳамдаме медоштам.

(С.Айнӣ)

Эй нигори порсӣ, аз мо нигаҳдорӣ бикиун,  
Мо зипоафтодагонро баъд аз ин ёрӣ бикиун.

(Лоҳумӣ)

Ба чои фоилун — V — (маҳзуф) баъзан фоilon — V ~  
(мақсур) меояд:

Ноумедӣ дар тамошогоҳи ибрат мотам аст,  
Ҳар қадар беш аст саъии матлаби ирфон, кам аст.  
(Аҷзӣ)

Кӯҳ дорад кону маъдан, варна сангҳи хора аст,  
Ишқ дорад дил, вагарна ҳиссаекор аст.  
(Ҳ.Юсуфӣ)

Пахта дар сахро шукуфта, интизори чидан аст,  
Файрат, эй ёрон, ки гайратро дами санчидан аст.

(Сүҳайли)

Дўстон, аз Точикистон аз диёри мо салом,  
Аз тамоми водиҳои файзбори мо салом.

(Ф. Ансорӣ)

Офтоб аз дар даромад, соя хандидан гирифт,  
Аз дили пурҳасратам зардоб чакидан гирифт.

(Фолклор)

Дар хиёбон най наво(х)там<sup>1</sup> хирмани гул даргирифт,  
Хайф, рӯи бегуборам чангӯ хокистар гирифт.

(Фолклор)

**9-умини вазни 12-ҳичоии рамал** (мусаддаси солим)-фоилотун фоилотун 2 бор:

— V — — / — V — — / — V — —

Эй нигоринрӯй дилбар, з-они мой,  
Рух макун пинҳон, чу андар ҷони мой.

(Сайфӣ)

**10-умин вазни 11-ҳичоии рамал** (мусаддаси маҳзуф)-ду  
бор фоилотун, фоилотун фоилун

— V — — / — V — — / — V — :

Бишнав аз най, чун ҳикоят мекунад,  
В-аз чудоихо ҳикоят мекунад.

(Румӣ)

Ҷони ширин, ин қадар ҷангам макун,  
Ин қадар бехуда дилтгангам макун.

(М. Турсунзода)

1. Вариант: Дар биёбон най кашидам...

То набинӣ куркури каррокро,  
Ахмақе бошӣ, кушоӣ тоқро.

(Фолклор)

Ба ҷои фоилун гоҳ фоилон – V ~ меояд:

Ҳар кӣ н-омуҳт аз гузашти рӯзгор,  
Ҳеч н-омӯзад зи ҳеч омӯзгор.

(Рӯдакӣ).

Корвон меомад аз самти шимол,  
Тӯхфа меовард баҳти безавол.

(М. Турсунзода)

«Мантиқ-ут-тайр»-и Аттор, «Саломону Абсол»-и Ҷомӣ,  
«Маснавӣ»-и Ҷалолиддини Румӣ ва гайра ба ин вазн гуфта  
шудааст.

**11-умин вазни 11-ҳичкоии рамал** (мусаддаси як руҳи  
солим, як руҳи маҳзуф ё мақсур фоилотун фоилотун фоилун  
ё фоilon

— V — — / V V — — / V V — ё V V ~

Шаҳрие шуд зи раҳи дашт ба дех,  
То кушояд зи дилаш кишт гирех.

(Ҷомӣ)

Дар ин баҳр маснавӣ кам гуфта шудааст. Танҳо Ҷомӣ  
«Субҳат-ул-аброр» ва Ҳусрави Дехлавӣ дар «Нӯҳ сипеҳр»  
чанд достонеро ба ин вазн гуфтаанд. Руҳни аввалин гоҳе  
фоилотун ва гоҳе руҳни оҳириన ба шаклҳои фоилун, фоilon  
фаълон ва ё фаълон меояд. Мисол аз «Субҳат-ул-аброр».

Мӯҳтамамзодае зи нахвати ҷоҳ  
Мехиромид зарифона ба роҳ.  
Ба тахаттур қадаме мебардошт  
В-аз такаббур аламе меафрошт.  
Орифе пуштдую дар жанда,  
Дилаш аз нури маонӣ зинда.

Гуфт, к-эй тозачавон, тунд марав,  
Панди санцидаи пирон бишунав.

(Чомӣ)

Дилбари гулрухи боодобам,  
Ман чӣ созам, ки дилатро ёбам?

(А.Шукӯҳӣ)

Ана, имрӯз бувад ид туро,  
Модар, эй оинаи нурӯ сафо,  
Чӣ дихад, то ки бувад лоики ту,  
Чӣ кунад, то ки шавӣ шод аз ӯ?

(Кутбӣ Киром)

**12-умин вазни 8-ҳичкоии рамал** (мураббаи солим 1 бор фоилотун фоилотун — V — — / — V — — дар ҳар мисраъ.

Маҳруҳо, бе меҳрӣ мой,  
Лолаи гулҷехри мой.

(«Ал-мӯъҷам»)

**13-умин вазни 8-ҳичкоии рамал** (мураббаи маҳбун) - 4 бор фаилотун V V — —:

Чу маро дарди ту бошад,  
Дигар аз аиш чӣ бояд?

(Арӯзи Ҳумоюн)

**14-умини вазни 8-ҳичкоии рамал** (мураббаи як руҳи макфуф, як руҳи мушаъяс) - ду бор фоилоту мағъӯлун

— V — V / — — — —

Аз миёни сахроҳо

Бигзарам сахаргоҳон,

Зуд мешавад пайдо

Офтоби тобистон.

(М. Фарҳам)

**15-умин вазни 7-ҳиҷои рамал** (мураббаи як руқн машкул, як руқн маҳзуф) ду бор фаилоту фоилун

V V — V / — V — :

Равад аз барам ба дур,  
Дихад ин тарона шӯр  
Ба лабони шаккарин  
«Мана гиру қанд хӯр!».

(Ҳайрат)

Мисраи охирин ҳалқӣ буда, Ҳайрат се мисраъ ҳамроҳ карда, тазмин кардааст.

**16-умин вазни 4-ҳиҷои рамал** (мусанно (дурукна))-и солим: фоилотун — V — —:

Ҳавзи сангин,  
Оби рангин,  
Мори печон,  
Гули хандон,

(Фолклор)

#### 4. Баҳри сареъ

Ин баҳр аз он сабаб сареъ ном гирифтааст, ки дар ҳондани шеъри ин вазн овоз тез, шитобон ва сабук воқеъ мешавад. Руқнҳои солими ин баҳр мустафъилун мустафъилун мафъӯлоту буда, танҳо зиҳофоти ин руқнҳо истеъмол меёбад, зиҳофи мустафъилун 4-то мебошад: 1) матвӣ-муфтаилун, 2) маҳбун-мафоилун, 3) мактӯй-мафъӯлун, 4) маҳбун-фаилатун; зиҳофи мафъӯлоту низ 4-то аст; 1) матвии мақсур-фоилун; 2) матвии мавқуф-фоilon; 3) маҳбуни матвии мақсуф-фаилун; 4) аҳазз (маҳзуз)-фаълун.

1-умин вазни 11-ҳиҷои баҳри сареъ (мусаддаси матвии мақсур ё мавқуф) - муфтаилун муфтаилун фоилун ё фоilon ду бор:

— V V — / — V V — / — V — 〽:

1. Мисраи охирини маҳбун — фаилотун VV — — омадааст.

Вақти зарурат чу намонад гурез,  
Даст бигирад сари шамшери тез.

(Саъдӣ)

Бода надорам, ки ба согар кунам,  
Гиря кунам, то мижае тар кунам.

(Бедил)

Нола ҳамон бех, ки зи дил сар кунам,  
Гӯши фалакро зи фигон кар кунам.

(Туграл)

Шаб, ки ба ҳачри ту фифон сар кунам,  
Хотири ҳамсоя мукаддар кунам.

(С.Айнӣ)

Дар ин вазн гуногун омадани арӯз ва зарб мумкин аст. Масалан охири мисраи аввал матвии мақсур-фоилун ва охири мисраи сонӣ матвии мавқуф-фоilon омаданаш равост:

Зулфи сумансои ту, эй нозанин,  
Тори ҳаёту рамаки чони мост.

(Пайрав)

Дар ин вазн як мисраъ-муфтаилун мафъӯлун фоilon ва як мисраъ муфтаилун муфтаилун фоilon омаданаш ҳам мумкин аст:

Соя макун гесӯ бар офтоб,  
То накашад ақл ба девонагӣ.

(Арӯзи Ҳумоюн)

## 5. Бахри мунсарех

Вазнҳои ин баҳр шӯҳ, раксӣ ва сабук буда, онҳоро аз вазни сареъ баровардаанд. Руқни солимаш мустафъилун ва мафъӯлоту буда, ҳамаи вазнҳои ин баҳр аз зиҳофоти ин ду руқни ташкил меёбанд. Вале аз руқнҳои солими он вазне ба амал намеояд.

Зиҳофоти мустафъилун 7-то ва зиҳофоти мафъӯлоту 9-то мебошад.

**Зиҳофоти мустафъилун:** 1) матвӣ - муфтаилун; 2) махбун - мафоилун; 3) мақтӯй - мафъӯлун; 4) аҳазз - фаълон; 5) аҳаззи мусаббаг - фаълон; 6) марфӯй - фоилун; 7) мақтӯй мусаббаг - мафъӯлон.

**Зиҳофоти мафъӯлоту.** 1) махбун - мафойл; 2) махбуни мавқуф - фаўлон; 3) махбуни максуф (макшуф) - фаўлун; 4) матвӣ - фоилоту; 5) матвии мавқуф - фоилон; 6) матвии максуф - фоилун; 7) марфӯй - мафъӯлу; 8) мачдӯй - фоъ; 9) манхур - фаъ;

**1-умин вазни 14-ҳичкои мунсарех** (матвӣ, матвии мавқуф)-муфтаилун фоилон муфтаилун фоилон — V V — / — V ~ / — V V — / V ~

Он ки дилам сайди ўст, мири шикори ман аст.

Даст ба хунам нигор карда нигори ман аст.

(Сайфӣ)

**2-юмин вазни 14-ҳичкои мунсарех матвӣ** (матвии максуф)- муфтаилун фоилун муфтаилун фоилун — V V — / — V — / — V V — / — V — :

Роҳи сухан баста шуд фикри сухансозро,

Пардаи ҳайрат гирифт ҷашми назарбозро.

(Арӯзи Ҳумоюн)

Дар ин вазн муфтаилун фоилон муфтаилун фоилун ё баръакс муфтаилун фоилун муфтаилун фоилон омаданаш равост:

Пушти дутои фалак рост шуд аз хуррамӣ,  
То чу ту фарзанд зод модари айёмо.

(Саъдӣ)

Мо ҳарами синаро вакфи ғамат соҳтем,  
Ишқи бутон сар ба сар дар ҳавасат боҳтем.

(Ал-мӯъҷам)

**3-юмин вазни 13-ҳичоии мунсарех** (мусаммани матвии арӯз ва зарб -манхур)-муфтаилун фоилоту муфтаилун фаъ — V V — / — V — V / — V V — / —.

Дидаи ахли тамаъ ба неъмати дунё  
Пур нашавад, ҳамчунон ки чоҳ ба шабнам.

(Саъдӣ)

Синаи деҳқон зи гусса оҳ надорад,  
Кисай доро зи лира роҳ надорад.

(Лоҳумӣ)

**4-умин вазни 13-ҳичоии мунсарех** (мусаммани матвии маҷдӯъ)-муфтаилун фоилоту муфтаилун фоъ — V V — / — V — V — / — V V — / ~ ду бор.

Чашми бадат дур, эй бадеъшамоил,  
Моҳи ману шамъи ҷамъу мири қабоил.

(Саъдӣ)

Дар ин мисол ба ҷои маҷдӯъ-фоъ манхур-фаъ омаданаш мумкин аст:

Тоби рухат моҳу офтоб надорад,  
Бе сабаб ин ҷарх пеҷутоб надорад.

(Ходӣ)

**5-умин вазни 12-ҳичоии мунсарех** (мусаддаси матвӣ)-муфтаилун фоилоту муфтаилун — V V — / — V — V / — V V — ду бор.

Чашми ту дармони ҳастае накунад,  
Зулфи ту ёди шикастае накунад.

(Арӯзи Ҳумоюн)

**6-умин вазни 7-ҳичоии мунсарех** (мураббаи як руҳи матвии як руҳи мавқуф) - ду бор муфтаилун фоилун — V V — / — V —:

Мағфирати нағзакак,  
Шұхаку кокулдароз,  
Аз ақиби шабпарак  
Лаб-лаби құҳо натоз!

(*М. Фарҳат*)

рукни охирини мисраи 2-4 мавқұф омадааст.

7-умин вазни 7-хічои мунсареҳ (мураббаи матвии мақсур ё мавқұф) - ду бор муфтаилун фоилун ё фоilon — V  
V — / — V ~

Бойдухтар:

— Ин чай нигоҳи ачиб?  
Рұяма хұрдй қариб.

Чүпонбача:

Ошиқаму бекарор,

Бойдухтар:

Косая бар, зар биёр!

Чүпонбача:

Муфлисаму рахгузар.

Бойдухтар:

...нахуру тез гузар!

(*Фолклор*)

Охирин рукни ду мисраи миёна мавқұф омадааст. Ин вазн дар осори арғыи классикй дида нашуда бошад ҳам, С.Айнй аз фолклор ёфтааст.

## 6. Бахри музореъ

Бинобар он ки баҳри мазкур ба баҳри мунсареҳ монанд аст, музореъ номидаанд. Музореъ дар лугат монанд гүфтән аст. Рукнҳои солимаш мағойлун ва фоилотун буда, вазне аз аркони солими онҳо ба миён намеояд.

**Зихофоти мағойлун 7-тост:** 1) Макфуф - мағойлу; 2) ахрам - мағъұлун; 3) ахраб - мағъұлу; 4) муханнақи мақсур - мағъұл; 5) маҳфуз - фаұлун; 6) мақбұз - мағоилун; 7) абтар - фая.

**Зихофоти фоилотун 6-тост:** 1) макфуф - фоилоту; 2) мақсур - фоilon, 3) маҳзуф - фоилун; 4) мусаббаг - фоилиен; 5) маслух - фоъ; 6) матмус - фая.

Зиҳофоти мунфасил дар вақти тақтев ҳамчун муттасил ҳисоб меёбанд.

**1-умин вазни 15-ҳичоии музореъ** (музореи мусаммани мақфуфу мақсур)-ду бор мағойлу фоилон мағойлу фоилон

V — — V / — V ~ / V — — V / — V ~

Хуш он мавсими баҳор, ки бар тарфи полазор  
Ниҳад ёри гулузор ба каф чоми хушгувор.

(Чомӣ)

**2-юмин вазни 14-ҳичоии музореъ** (мусаммани ахраб, арӯз ва зарб-солим) - мағъбулу фоилотун мағъбулу фоилотун

— — V / — V — — / — — V / — V — —:

Хоҳам, ки сер бинам рӯи чу ёсаминаш,  
Лек оғат аст ҷашмаш, метарсам аз қаминаш,  
(Хусрави Дехлавӣ)

Дунё тамом ганҷ аст, мораш наменамояд,  
Ҷӯши гул аст гулбун, ҳораш наменамояд.

(Шавкат)

Аз ҷустуҷӯят имрӯз ҷонам ба лаб расида,  
Во ҳасрато, ки мурдам рӯи маҳат надида.

(Авзаҳи Ҳисорӣ)

Ногаҳ бақои умраш аз пушти бом омад,  
Баҳти сафед бингар, ҳангоми шом омад.

(Боқӣ Раҳимзода)

Ёрон, ба номам имрӯ(з) мактуби ёр омад,  
Бар қалби бекарорам сабру қарор омад.

(Ш.Мастон)

**3-юмин вазни 15-ҳичоии музореъ** (мусаммани ахрабу солиму мусаббаг) – ду бор мағъбулу фоилотун мағъбулу фоилиён

— — V / — V — — / — — V / — V — ~.

Эй лаъли нүшхандат коми шакардахонон.  
Сирри даҳон-т берун аз фаҳми нуктадонон.

(Чомӣ)

**4-умин вазни 15-ҳиҷоии музореъ** (мусаммани ахрабу макфуфу мақсур) - ду бор мағъӯлу фоилоту мағойлу фоилон.

— — V / — V - V / V — — V / — V ~:

Ман мӯи хешро на аз он мекунам сиёҳ,  
То боз навҷувон шаваму нав кунам гуноҳ.  
Чун чомаҳо ба вакти мусибат сияҳ кунанд,  
Ман мӯй аз мусибати пирӣ кунам сиёҳ.

(Рӯдакӣ)

З-он шамъи лоларух ҳама кас дарду доғ дошт,  
Парвона хешро зи миён бар ҷароғ дошт.

(Арӯзи Ҳумоюн)

Сарв аст қомати туву сарви суманбар аст,  
Сабз аст орази туву сабзи муанбар аст.

(Мӯҳтарами Бухороӣ)

Шаб дар багал нигор, ба дастам пиёла буд,  
Бедор гаштам аз сари шодӣ, ки хоб буд.

(Шакурии Самарқандӣ)

Нӯшам ба шодмонии он дам шароби сурх,  
К-аз шарки инқилоб дамад офтоби сурх.

(Лоҳутӣ)

Ба ҷои рукни охирин-фоилон (мақсур) гоҳе фоилун (маҳзуф) меояд:

Дидор менамоиву парҳез мекунӣ,  
Бозори хешу оташи мо тез мекунӣ.

(Саъдӣ)

Дорам буте бачилвадилисангобкун,  
В-аз акси хеш оинаолиҷанобкун.

(Наҷиби Ҳиндӣ)

Хар кас ки мубталои ту, эй дилрабой, шуд.

Кораши зи сўзи дарду ғамат охувой шуд.

(Мунзим)

Аз чинси чону дил, ки маро буд як ба як,

Чун дидам, он чамол, бигуфтам: «Фадайт лак<sup>1</sup>.

(Садри Зиё)

Эй пираҳан, аз он тани нозук чӣ дидай?

Қўро ба бар чу чони гиромӣ қашидай?

(Мачнуни Бухорой)

Эй қатрае зи хуни дил, эй ёри зиндагӣ,

Ин шеъри ман намунаи афкори зиндагӣ.

(Кутбӣ Киром)

## 7. Баҳри хафиф

Ин баҳр аз сабуктарин баҳрои арӯзист. Дар арӯзи арабӣ ин вазн ба шакли мусамман наёяд ҳам, шоирони форсу тоҷик гоҳе мусаммани онро низ ба кор бурдаанд. Рукни солимаш фоилотун мустафъилун фоилотун буда, дар ин шакл истеъмол намеёбад.

**Зихофоти руқни фоилотун 9-тост:** 1) маҳбун - фоилотун; 2) маҳбуни маҳфуз - фаилун; 3) аслам - фаълун; 4) маҳбуни мақсур - фаилон; 5) аслами мусаббаг - фаълон; 6) мушаъяс - мафъулун, 7) маҷхуф - фаъ; 8) маҷхуфи мусаббаг - фоъ.

**Зихофи руқни мустафъилун:** маҳбун-мафоилун,

**1-умин вазни 16-ҳичрои баҳри хафиф** (мусаммани маҳбун) фаилотун мафоилун<sup>2</sup> V V — — / V — V — 4 бор.

Ба тамошои ин чаман дари мижгон дароз кун

Зи хумистони оғият қадаҳе гиру ноз кун.

Ба адди такаллуме, ба фунуни табассуме

Шакареро қавом дех, намакеро гудоз кун!

(Бедил)

1. Фидо гардам ба ту.

2. Шамси Қайс ин вазнро номатбӯ номида гуфтааст, ки «он ҳеч завқ надорад».

**2-юмин вазни 12-ҳичои баҳри хафиф** (мусаддаси садру ибтидо солим ва боқӣ маҳбун) - фоилотун мафоилун фаилотун — V — — / V — V — / V V — —:

Сабзаҳо навдамида ёр наёмад,  
Тоза шуд буғу он ниғор наёмад.

(Чомӣ)

**3-юмин вазни 11-ҳичои баҳри хафиф** (садру ибтидо - солим, ҳашвҳо - маҳбун, боқӣ - аслам - фоилотун мафоилун фаълун — V — — / V — V — / — —:

Омаданд аз кашию раъной  
Бо ҳазорон ҳазор зебой.

(Низомӣ)

Оразат офтоб мегӯям,  
Наргисатро шаҳоб мегӯям.

(Туграл)

Инқилоб офтобро монад,  
Ё ки тӯфони обро монад.

(С.Айнӣ)

Боз пӯшида рӯи оламро  
Абрҳои сиёҳи пурваҳшат,  
Мекунад тира қалби одамро  
Боз андешаҳои пурдаҳшат.

(Ҳ.Юсуфӣ)

Айнаку он сафедии мӯят  
Хотирамро кучо парешон кард?  
Лек азму иродай зӯрат  
Рӯҳи манро қавӣ дучандон кард.

(Боқӣ Раҳимзода)

Гоҳе рукни охир мусаббаги аслам-фаълон меояд:

Лаби лаъле чу лолаи бустон,  
Лаълашон хунбаҳои Ҳузистон.

(Низомӣ)

Пирмарде зариф дар Багдод  
Духтарашро ба кафшдӯзе дод...

(Саъдӣ)

Гоҳе рукни охирин мақсур-фоilon меояд:

Боги мо, бӯстони мо ватан аст,  
Офтоби ҷиҳони мо ватан аст.

(Тило Пӯлодӣ)

«Ҳафт пайкар»-и Низомӣ, «Ҳадиқа»-и Саноӣ, «Ҳашт биҳишт»-и Ҳусрави Дехлавӣ, «Силсилат-уз-заҳаб»-и Ҷомӣ ва монанди инҳо ба ҳамин вазн гуфта шудаанд.

## 8. Баҳри мұchtass

Ичтос дар лугат аз бех баркандан аст. Вазни мусаддаси ин баҳрро аз баҳри хафиғ баркандаанд, зеро рукнҳои ин ду баҳр якест. Ин ҷо мағоилун мұқаддам ба ҳар ду фоилотун буда, дар баҳри хафиғ, дар байн меояд, яъне фарқ дар таркиби рукнҳост.

Рукнҳои солимаш мустағъилун ва фоилотун буда, аз истеъмол берун аст.

Зиҳофи мустағъилун 3-то мебошад: 1. махбун - мағоилун; 2. марғӯъ - фоилун; 3. машкул - мағоилу.

Зиҳофоти фоилотун нӯҳто аст. 1) махбун - фаилотун; 2) машкул - фаилоту; 3) махбуни мақсур - фаилон; 4) махбуни маҳфуз - фаилун; 5) аслам - фаълон; 6) аслами мусаббаг - фаълон; 7) мушаъас - мағъулун; 8) мачхуф - фаъ; 9) мачхуфи мусаббаг - фоъ.

1-умин вазни 16-ҳичоии мұchtass (мусаммани махбун)-ду бор мағоилун фаилотун мағоилун фаилотун

V - V — / V V — — / V - V — / V V — —:

Қабои махмали нилоби зарнигор бунафша,  
Ба дӯши хеш қашида дар ин баҳор бунафша.

(Малеҳо)

Ба қадри он ки гуле бў кунам, димог надорам,  
Чи музтарам, ки зи гам лаҳзае фароф надорам.

(Хайрат)

Кадом гул, ки ба хубй зи бод руста барояд,  
Миён ба хидмати ту бандавор баста барояд.

(С.Айнӣ)

Буто, таровати рӯи ту офтоб надорад,  
Тафовут он ки ту мастьорӣ, ў никоб надорад.

(Лоҳумӣ)

Чӣ шуд, ки боз фалак мекашад ба кунҷу канорам,  
Чӣ баҳти шум, ки пайваста гаштааст дучорам.

(Пайрав)

**2-юмин вазни 15-ҳичоии мұчтасс** (мусаммани арӯзу зарб  
махбуни маҳзуф) - мағоилун фаилотун мағоилун фаилун

V — V — / V V — — / V — V — / V V —;

Ҳанӯз зинда бувад номи мо зи шӯҳрати мо,  
Зи муми зери нигин аст шамъи турбати мо.

(Шавкат)

Рабуда ним диле буду об шуд дили ман,  
Дар оташе бинишастам, кабоб шуд дили ман.

(А.Фитрат)

Чои охирин рукни фаилун (маҳзуф) гоҳе файлон (максур)  
меояд:

Биё, биё, ки дилу чони ман фидои ту бод,  
Саре, ки дар тани ман ҳаст, ҳоки пои ту бод.

(Ҳилолӣ)

Зи баски дарди ту бар чони нотавони ман аст,  
Ҳалоки ман талабад, ҳар кӣ меҳрубони ман аст.

(Сайфийи Бухорӣ)

Баъзан рукни охирин аслам-фаълун меояд:

Мушавваш аст дилам аз карапмаи Салмо,  
Чунон ки хотири Мачнун зи турраи Лайло.

(Рӯдакӣ)

Гоҳе рукни охирин аслами мусаббаг-фаълон меояд:

Фуломи нарғиси масти ту тоҷдоронанд,  
Ҳароби бодаи лаъли ту хушёронанд.

(Ҳофиз)

Биё, ки зулфи качу чашми сурмасо ин чост,  
Нигоҳи гарму адоҳои дилрабо ин чост.

(Зебуннисо)

Палангро ба қафас банд кардан осон аст,  
Валек манъи суруде бурун зи имкон аст.

(Дехотӣ)

Дар мисолҳои зерин охирин рукни мисраи якум махбуни  
максур-фајлон ва охирин рукни мисраи сонӣ мусаббаги  
аслам-фаълон омадааст, ки асосан дар вазн дигаргунӣ ҳосил  
намешавад:

Шаби сиёҳсю торик ҳамчӯ зулфи бутон  
Ба пушти панчараи оҳанин зиндоне...

(Пайрав)

**З-юмин вазни 8-ҳичоии муциасс** (мураббаи махбуни арӯз  
ва зарб - аслам)-ду бор мағоилун фајлотун V — V — / VV

Чафо макун, ки напояд,  
Раҳе макаш, ки напояд.

(Ал-мӯъҷам)

## 9. Бахри мутақориб

Мутақориб ба маъни ба ҳам наздишаванда меояд.  
Бинобар он ки сабабҳо бо вадатҳо наздишанд, яъне пеш  
аз ду ва баъд аз ду ҳичои дароз як ҳичои кӯтоҳ омадааст,

арўзиён чунин номидаанд. Рукни солими он фаўлун буда, зиҳофоташ б-тост.

1) мақбуз - фаўлу; 2) мақсур - фаўл; 3) аслам - фаълун;  
4) асрар - фаълу; 5) маҳзуф - фаал; 6) абтар - фаъ;

Ин баҳр ду вазни солим ва 4 вазни фаръй дорад:

**1-умин вазни 12-ҳичоии мутақориб** (мутақориби мусаммани солим) - 8 бор фаўлун. V — — :

Агар сарви ман дар чаман ҷо бигирад,  
Аҷаб бошад, ар сарв боло бигирад.

(Сайфӣ)

Масӯзам ба хорӣ, бухоринигоро,  
Задам аз бухори ғамат сар ба хоро.

(Ҳайрат)

Фигон аз ғаму дарду доги чудой,  
Ки з-ӯ шуд ба сад меҳнатам ошной.

(С.Айнӣ)

Бути нозанинам, маҳи меҳрубонам,  
Чаро қаҳрӣ аз ман? Балоят ба ҷонам.

(Лоҳумӣ)

**2-юмин вазни 11-ҳичоии мутақориб** (мусаммани мақсур)  
- ду бор фаўлун фаўлун фаўлун фаўл<sup>1</sup>

V — — / V — — / V — — / V ~:

На чун нури роят бувад офтоб,  
Ки ин аз хато ояд, он аз савоб.

(Салмони Соваҷӣ)

На танҳо зи таъсири меҳри ҷиҳон  
Шавад борвар ин ниҳоли ҷавон.

(Ҳ.Юсуфӣ)

Гоҳе ба ҷои мақсур - фаўл маҳзуф-фаал меояд:

1. Ба ин вазн «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ, «Сикандарнома»-и Низомӣ, «Зарфномаи Темурӣ»-и Хотифӣ ва монанди инҳо гуфта шудааст.

Падармурдаро соя бар сар фикан,  
Губораш бияфшону хорашибикан.

(Саъдӣ)

**3-юмин вазни 10-ҳичоии мутакориб** (мусаммани мақбузи аслам) - фаӯлу фаълун - 4 бор V — V / — —.

Гули баҳорӣ, бути таторӣ,  
Набид дорӣ? Чаро наёри?  
Набиди равшан чу абри баҳман  
Ба назди гулшан чаро наборӣ?

(Рӯдакӣ)

Гарам бихонӣ в-арам биронӣ,  
Дили ҳазинро ба ҷои ҷонӣ.

(Ҳофиз)

Исмати Бухорӣ мутакориби мақбузи асламро, ки фаӯлу фаълун аст, ба шонздаҳ руҳни расонидааст:

Зиҳӣ ду ҷашмат ба ҳуни мардум кушода тиру қашида ҳанҷар,  
Руҳи чу моҳат сабоҳи давлат, ҳати сиёҳат шаби муанбар.

**4-умин вазни 9-ҳичоии мутакориб** (мусаддаси солим) 6 бор фаӯлун V — —:

Зи дарди ҷудоӣ ҷунонам,  
Ки аз зиндагонӣ ба ҷонам.

(Сайфӣ)

**5-умин вазни 8-ҳичоии мутакориб** (мусаддаси мақсур) - фаӯлун фаӯлун фаӯл V — — / V — — / V ~:

Нигоро, кучоӣ, биёй,  
Ба ғурбат аз ин пас мапой!

(Ал-мӯъҷам)

Гоҳе руҳни охир маҳзуф-фаал меояд:

Туро гўям, эй мушккар,  
Ба хубй шудастй самар.

(Ал-мўъчам)

## 10. Бахри муктазаб

Иқтизоб дар лугат буридан аст. Ин баҳрро аз баҳри мунсарех буридаанд, чунки аркони ин ду баҳр якест. Фақат фарқ дар тартиб аст.

Рукни солимаш мафъўлоту ва мустафъилун буда, дар ин шакл истеъмол намеёбад.

Рукни музоҳафи мафъўлоту: 1) матвӣ - фоилоту; 2) маҳбун - мафойлу; 3) марфӯъ - мафъўлу.

Зиҳофоти мустафъилун: 1) матвӣ - муфтаилун; 2) мақтӯъ - мафъўлун.

**1-умин вазни 16-ҳичоии муктазаб (мусаммани матвӣ) - фоилоту муфтаилун — V — V / — V V — 4 бор:**

Бо лабат чӣ металабам, бода назди ҷон чӣ бувад,  
Бо рухат чӣ менигарам, банда пеши хон чӣ бувад.

(Сайфӣ)

**2-юмин вазни 14-ҳичоии баҳри муктазаб (мусаммани матвии мақтӯъ) - фоилоту мафъўлун 2 бор — V — V / — — :**

Вактро ганимат дон ки он қадар ки битвонӣ,  
Ҳосил аз ҳаёт, эй ҷон, як дам аст, то донӣ,

(Хоғиз Сайфӣ)

## 11. Баҳри мутадорик

Тадорук дар лугат ба маънои дарёфтган аст. Абдулҳасани Ахфаш ин баҳрро баъд аз Халил ибни Аҳмад пайдо кардааст ва бо ин васила 15 баҳри Халилро ба 16 расонидааст. Дар арӯз ин вазн ракзулхайл (асптоzӣ, суръат ва гайра), ё савтунноқус (садои зангӯлаи маъбади насоро) барин якчанд ном дорад. Рукни солимаш фоилун буда, зиҳофаш маҳбун-фаилун ва мақтӯъ-фаълун меояд.

Дар ин вазн гоҳе дар охири рукни 2-юми шеър як ҳам-садо зиёд меафтад, вале ин ҳолатро аз қатори сактай малеҳ мешуморанд.

Чунон ки дар «Арӯзи Ҳумоюн» гуфта мешавад, ба вазни аслии ин баҳр на аз араб ва на аз аҷам қасида нагуфтааст, аммо ҳар кас ҷиҳати имтиҳон байт гуфтааст:

**1-умин вазни 12-ҳиҷоии баҳри мутадорик — V —** (мутадорики мусаммани солим) 8 бор фоилун:

Бевафой макун, дилрабой макун,  
То кай охир азобам намой, макун.

(*Ал-мӯъҷам*)

Хусну лутфи туро бандар шуд меҳру моҳ,  
Хатту холи туро мушки чин хоки роҳ.

(*Сайфӣ*)

**2-юмин вазни 12-ҳиҷоии баҳри мутадорик (мусаммани маҳбун) -** фаилун V V — 8 бор:

Чу рухат набувад гули боғи Ирам,  
Чу қадат набувад қади сарви чаман.

(*Салмони Соваҷӣ*)

Баъзе аз арӯзиён мусаммани ин вазнро дар шонздаҳ, 24 ҳиҷо расонида шеър гуфтаанд:

Маю нағма мусаллами ҳавсаладе ки қадаҳкаши  
гардиши сар нашавад,  
Биҳил аст сабуксарӣ он қадарат, ки димоги  
чунун задатар нашавад.  
(*Бедил*).

**3-умин вазни 8-ҳиҷоии мутадорик (мусаммани мақтӯъ),**  
- фаълун — — 8 бор:

То кай маро дар ғам дорӣ?  
То кай бар мо орӣ хорӣ?

(*Ал-мӯъҷам*)

**4-умин вазни 6-ҳиҷоии мутадорик (мураббаи мақтӯъ)**  
- фаълун — — 6 бор:

Чоно, дар дил кардам,  
К-аз меҳрат баргардам.  
(Ал-мұғъзам)

**5-умин вазни 4-хичнои мутадорик** (мураббаи мақтүй)  
- фаълун — — 4 бор:

Уштур аф кард,  
Дарё каф кард.  
(Фолклор)

**6-умин вазни 6-хичнои мутадорик** (мураббаи солим)  
фоилун — V — 6 бор:

Богбонро бигү,  
Чист ин гуфтугү,  
Бехудаву абас  
Ин ҳама гуфтугү.<sup>1</sup>  
(Пайрав)

## СЕ БАҲРИ ЭҶОДКАРДАИ АРӮЗИЁНИ АЧАМ

### 1. Баҳри қариб

Ин баҳр аслан яке аз се баҳри маҳсуси ачам буда, ба баҳри музореъ наздикӣ дорад. Баъд аз Халил ибни Аҳмад аз тарафи яке аз арӯзиёни мутааххир Юсуфи Нишопурӣ эҷод шудааст. Ба қавли баъзе арӯзиёни ачам Юсуф касест, ки илми арӯзи форсӣ-тоҷикиро таълиф намудааст.

Рукни солими ин баҳр мафойлун фоилотун буда, дар ин шакл истеъмол намеёбад.

**Зихофоти руқни мафойлун:** 1) мақфуф - мафойлу; 2) ахраб - мафъўлу; 3) мақбуз - мафойлун; 4) ахрам - мафъўлун.

**Зихофоти фоилотун:** 1) мақсур - фоilon; 2) маҳзуф - фоилун; 3) маслух - фоъ.

**Якумин вазни 11-хичнои баҳри қариб** (қариби мусаддаси мақфуфи мақсур) - мафойлу мафойлу фоилон V — — V / V — — V / — V ~ ду бор.

1. Ин порча аз панҷ банд иборат буда, ҳар банд 14 мисраъ дорад, ки ду мисраи охирӣ накарот аст. Ба чузбанди аввалий бандҳои дигар гуногун вазнанд. Аз ин рӯ, вазни ин порчаро вазни озод номидан беҳтар аст.

Фигон з-он сари зулфайни тобдор,  
Фурӯ хишта зи ёкути обдор.

(Ал-мӯъчам)

**2-юмин вазни 11-ҳичоии баҳри қариб**-(мусаддаси ахрабу макфуф - мағъұлу мағойлу фоилотун — — V / V — — V / — V — —:

То мулки чаҳонро мадор бошад,  
Фармондехи ў шаҳрёр бошад.

(Анварӣ)

**3-юмин вазни 10-ҳичоии баҳри қариб** (мусаддаси ахрабу макфуфу мақсур) мағъұлу мағойлу фоилон — — V / V — — V / — V ~:

Орад шарафи мардумй падид,  
Озоданажод аз дирамхарид.

(Рӯдакӣ)

## 2. Баҳри ҷадид (ғарид)

Ин баҳр байд аз Халил ибни Аҳмад ва Ахфаш пайдо шудааст. Агарчи руқнҳои аслияш фоилотун фоилотун мустафъилун аст, бисёртар ба шакли маҳбун- фаилотун фаилотун мағоилун истеъмол мегардад.

1-умин вазни 12-ҳичоии баҳри ҷадид (мусаддаси маҳбун) - фаилотун фаилотун мағоилун V V — — / V V — — / V — V —:

Чу қадат гарчи санавбар кашад саре,  
Набувад чун қади сарват санавбаре.

(Сайфӣ)

**2-юмин вазни 8-ҳичоии ҷадид** (мураббаи маҳбун) - фоилотун мағоилун V V — — / V — V — 2 бор дар байте:

Дили ман мечаробарӣ,  
Чу гами ман намехӯрӣ.

(Ал-мӯъчам)

### 3. Баҳри мушокил

Бинобар он ки ин баҳр ба баҳри қариб ҳамшакл аст, мушокил ном гирифтааст. Ин баҳро баҳри охир ҳам мегӯянд. Руқнҳои аслии мушокил фоилотун мафойлун мафойлун ду бор дар байте буда, дар шакли солим истеъмол намеёбад.

Ин баҳр асосан дар шакли мусаддас буда, мутааххирин мусаммани онро низ овардаанд. Аз рӯи гуфти муаллифи «Арӯзи Ҳумоюн» ашъори фахлавӣ дар ин вазн бештар аз ашъори дарист.

**Зиҳофи фоилотун якстост:** 1) макфуф - фоилоту.

**Зиҳофи мафойлун дутост:** 1) макфуф - мафойлу; 2) мақсур - мафойл.

**1-умин вазни 16-ҳичони мушокил** (мусаммани макфуфу мақсур) - фоилоту мафойлу фоилоту мафойл

— V — V / V — — V / — V — V / V — ~;

Хезу тарфи чаман гир бо ҳарифи суманрӯй,  
Гоҳ сунбули тар чину гоҳ моҳи суманбӯй.

(Чомӣ)

**2-юмин вазни 11-ҳичони баҳри мушокил** (мусаддаси макфуфу мақсур) - ду бор фоилоту мафойлу мафойл — V — V / — — V / V — ~;

Эй нигори сияҳчашми сияҳмӯй,  
Сарвқади никӯрӯву никӯгӯй,  
(Ал-мӯъҷам)

**3-юмин вазни 7-ҳичони мушокил** (мураббаи мақсуфу мақсур) - фоилоту мафойл — V — V / V — ~;

Рӯзгор ҳазон аст,  
Боди сард вазон аст.  
(Ал-мӯъҷам)

Ин се баҳри охирин қариб, ҷадид, мушокил асосан эҷодкардаи арӯзиёни аҷам бошад ҳам, бинобар ба завқи шоирони форсу тоҷик шинаму форам набуданаш шоирони

гузашта ва маҳсусан, шоирони ҳозиразамон дар ин се вазн шеър нагуфтаанд. Авзони номатбӯй мебошад.

## БАҲРҲОИ ПАНЧГОНАИ МАҲСУСИ АРАБ

### 1. Бахри тавил

Яке аз он баҳрҳое, ки маҳсуси ашъори араб аст, баҳри тавил буда, шоирони форсу тоҷик дар ин баҳр шеър кам гуфтаанд, зеро ин вазн дар назми тоҷикӣ хушоянду дилкаш намебошад. Аркони солими ин баҳр 4 карат фаӯлун мафойлун дар байте мебошад.

Якумин вазни 14-ҳиҷоии баҳри тавил (мусаммани солим)-фаӯлун мафойлун

V — — / V — — 4 бор:

Чӣ гӯям, нигорино, ки бо ман чиҳо кардӣ,  
Қарорам зи дил бурдӣ, зи сабрам чудо кардӣ.

(Салмони Совачӣ)

2-юмин вазни 14-ҳиҷоии баҳри тавил (мусаммани арӯз ва зарб - мақбуз) фаӯлун мафойлун V — — / V — V — 4 бор:

Яро тайфа ман яҷлу би талъатихи дучо,<sup>1</sup>  
Шигифт омад аз баҳтам, ки ин давлат аз кучо.

(Саъдӣ)

Файр аз ин баҳри тавили арӯзӣ баҳри тавили дигаре низ ҳаст, ки набояд онҳоро ба ҳам омехт. Ин навъе аз таронаҳои ҳафт ё ҳаштҳиҷоӣ буда, дар ин шакл қасида ҳам сурудаанд.

Як порча аз якчанд банди пораҳои мусаҷҷаъ иборат аст ва бандҳо аз ҳамдигар бо қофияи алоҳидае чудо шуда, гӯё ҳар банд баробари мисраи дарозе мебошад. Қофияҳо монанди қофияҳои ашъори арӯзӣ бошанд ҳам, аз ҳам дур карор мегиранд. Аз ин рӯ, ин бо баҳри тавили арӯзӣ муносибате надорад ва ба ягон қоидас такя ҳам намекунад.

1. Яъне: чеҳрай гандумгуни вай шаби торикро равшан мекунад.

Ин равия ба воситаи равонӣ, сабуқӣ, мавзунии калимаҳо, алоқаи мазмун, риояи саҷъ, ҳамоҳангӣ дорои лутфи хоссе мебошад.

Намунаи баҳри тавили тазминӣ бар газали Ҳофиз (ба таври ихтисор):

«Ало, ё айюҳассоқӣ»,  
Ки маҳмурам зи муштоқӣ.  
Ба абрӯ дар чиҳон тоқӣ,  
Ки хуршеде дар оғоқӣ.  
Шудам маҳви чамоли ту,  
Манам масти дилоли<sup>1</sup> ту.  
Асири тори гесӯят,  
Шаҳиди ҷашми ҷодуят.  
Дилам савдоии мӯят,  
Макаш аз ноз абрӯят  
Ки бинам ман гули рӯят.  
Чу булбул дар фигон оям,  
Биё дар кулбаам, ёрам,  
Замоне орзу дорам.  
Ба ҳар ду нарғиси мастат  
Бинӯшам бода аз дастат,  
Ки ман аз ишқ ранҷурам,  
Ба май дерина маҳмурам,  
Адир қаъсан вановилҳо»<sup>2</sup>  
«Ки ишқ осон намуд аввал»,  
Ба дил дармон намуд аввал,  
Зи ошиқ ҷон рабуд охир,  
Чу шуд ҳусни рухаш зоҳир,  
Шудам бетобу саргардон,  
Ки худ гаштам чу майхорон,  
Нашуд дарди маро дармон,  
Бишуд рӯзам сияҳ чун шаб  
Аз он зулфи сияҳ, ё раб!  
Чафо беҳад аз ӯ дидам,  
Гаҳе кӯят напурсидам,  
Паёми васл нашнидам,

1. Дилол — ишва, нозу адо.

2. Огоҳ бош, эй сокӣ, согареро ба гардиш дарору ба ман бех!

Ба зулфат ишқ варзидам,  
«Вале афтод мушкилҳо»!

Ин порча аз байни «Мачмӯат-уш-шуаро», ки таълифи Абдулмӯминшоҳ буда, дар соли 1347 (1928 м.) ҳичрӣ дар Когон чоп шудааст, иқтибос шуд.

## 2. Бахри мадид

Мадид ба маънои кашида буда, ин баҳро аз баҳри тавил кашидаанд. Рукни солимаш фоилотун фоилун 4 бор аст.

**1-умин вазни 14-ҳиҷоии мадид** (мусаммани солим - фоилотун, фоилун - V — — / — V — 4 бор.

Эй дили пурдардро лаъли ту дармон шуда,  
Хоки поят бандаро чашмаи ҳайвон шуда.

(Чомӣ)

**2-юмин вазни 10-ҳиҷоии мадид** (мусаддаси арӯз ва зарб маҳзуфи мусаббаг) - фоилоту фоилун файлун — V — V / — V — / V V ~ ду бор дар байте:

Тамаъ аз вафои ў набарем,  
То гами чафои ў нахурем.

(Ал-мӯъҷам)

## 3. Бахри басит

Басит дар лугат ба маънои густардашуда, яъне паҳншуда мебошад. Рукни солимаш 4 бор мустафъилун фоилун аст.

**1-умин вазни аслии 14-ҳиҷоии басит** (басити мусаммани солим)-мустафъилун фоилун — — V — / — V — 4 бор:

Чун хору хас рӯзу шаб ошуфтаам дар раҳат,  
Бошад ки бар ҳоли ман афтад назар ногаҳат.

(Чомӣ)

Эй бо висолат дилам шодон зи даври фалак,  
Ҳаҷри ту бар хотирам чун бар ҷароҳат намак.

(Сайғӣ)

**2-юмин вазни 12-хичнои баҳри басит** (садру ибтидо-  
солим ҳашву арӯз ва зарб махбун —) мустафъилун файлун  
— V — / V V — 4 бор:

Донӣ, чӣ гуфт маро он булбули саҳарӣ:  
Ту худ чӣ одамий, к-аз ишқ бехабарӣ.

(Саъдӣ)

Уштүр ба шеъри араб дар ҳолат асту тараб,  
Гар завқ нест туро, қажтабъ ҷонварӣ.

(Саъдӣ)

**3-юмин вазни 11-хичнои баҳри басит** (мусаддаси солим)-  
мустафъилун фоилун мустафъилун — — V — / — V — /  
— — V — :

Аз мардумон дил наҳоҳ, эй саътарӣ<sup>1</sup>  
Чун дил бибурдӣ, макун ин доварӣ.

(Ал-мӯъчам)

#### 4. Баҳри воғир

Воғир дар лугат ба маънои бисёр аст. Дар ин баҳр  
хичноҳои кӯтоҳ ва дар ҳар мисраъ 20 ҳичо мавҷуд аст. Рукни  
солимаш мағоилатун мебошад.

**1-умин вазни 20-хичнои воғир** (мусаммани солим) -  
мағоилатун V — V V — 8 бор дар байте:

Чӣ шуд, санамо, ки сӯи касе ба ҷашми вафо наменигарӣ,  
Зи расми ҷафо намегузарӣ, тарики вафо намесипарӣ.

(Сайфӣ)

**2-юмин вазни 10-хичнои баҳри воғир** (мураббаи солим)  
- мағоилатун V — V V — 4 бор дар байте:

Бадӣ чӣ қунӣ ба ҷони касе,  
Ки ў накунад ба ҷони ту бад.

(Насируддини Тӯсӣ)

1. Саътарӣ — марди шӯҳ ва бебок, ҷавонмарди диловар.

## 5. Бахри комил

Ин баҳр барои он комил ном гирифтааст, ки чи навъе ки дар доира вазъ шудааст, ҳамон тавр бетағийир ба кор меравад.

Рукни солимаш мутафоилун аст:

**1-умин вазни 20-ҳичоии комил** (мусаммани солим)-мутафоилун VV — V — 8 бор дар байте:

Ба санавбари қади дилкаше агар, эй сабо, гузаре кунӣ,

Ба ҳавои ҷони ҳазини ман дили ҳастаро ҳабаре кунӣ.

(Чамолиддини Ҳусайн)

Дили орамида ба ҳуд макаш зи фусуни рангу ҳавои гул,

Ситам аст, гунчай ин чаман миҷа во қунад ба садои гул.

(Бедил)

## ХОТИМА

Арӯзи анъанавии форсӣ-тоҷикӣ бо он шакле, ки ҳоло дастраси мо шудааст, душвориу муглақбаёниҳо бешуморе дорад ва аз ҳуд кардани қонуну қоидаҳои он ба осонӣ даст намедиҳад.

Таърихи арӯз бисёр муҳаққиқонеро медонад, ки дар масъалаи содаву осонфаҳм кардани арӯз ҳар қадом тарзу усулҳои наверо пешниҳод кардаанд. Вале мутаассифона, ҳеч як аз ин усулҳо ба таври бояд шояд талаботи хонандай имрӯзаро қонеъ қунонидан наметавонад.

Аз ҷумла агар А. Фитрат ҳамчун мизони санчиши вазни шеър усули дойра «бак-бак-бака-бак»-ро гирифта бошад. Н. Бектош-ла-лай-лай-лай, Ҳонларӣ «тити-тин-тин»-ро қабул кардааст. Вале мизони навин дар руқнҳои арӯзӣ баробари қамият, инчунин қайфияти ҳичоҳоро низ бояд ба назар гирад. Усули доираи Фитрат ва усули Бектошу Ҳонларӣ танҳо тарафи қамияти ҳичоҳо-кӯтоҳӣ ва дарозии ҳичоҳоро ифода мекунаду бас. Аммо қайфияту соҳти ҳичоҳои дароз ва пурра дар ин усул ба назар гирифта нашудааст. Масалан байни руқнҳои фоилун ва фоilon фарқе вуҷуд дорад. Садоноки охирини ҳичои фаилун ва фоilon ё фаӯлу фаал ва фаӯлуну мафойл аз ҳамдигар фарқ мекунанд.

Аммо ин тафовутҳои ҷиддии ҳичоҳоро на Фитрату Бектош ва на Парвизи Ҳонларӣ ба назар нагирифтаанд. Вале

дар тарзи рукнсозии арұзиёни гузашта, яңе дар афоилу тафоил ҳам камият ва ҳам кайфияти ҳичо баробар ба назар гирифта шудааст.

Дар забони форсий-точкій бінаның ҳичо мавчұд аст, ки 4 қисми он ба камият ва кайфияти рукнхой арұзй мувофиқ омадааст. Аммо усули мұхакқиқони мазкур тәнхө ду нағын ҳичороды ифода мекунада бас. Аз ин рүхизмати аркони арұзй бо ҳамаи душвориҳо ва нұқсоноташ хеле калон, дақық ва нозук аст.

Вазни ҳичо, ба фикри мо, усули ибтидай буда, усули арұзй усули мунтаҳо дарацаи дақық ва баланди камиятист. Албаттa, арұз ҳам нұқсоноти бисёре дорад. Вале ба ҳар ҳол афзалияты арұз нисбат ба камбұдхояш якчанд дараца пурзұр аст. А.Фитрат навишиңа буд: «Вазни арұз яке аз бойтарин ва мусиқиноктарин вазнхой шेърист. Ман дар ҳамин асарам («Арұз ҳақида», Т. 3.) ба қадре 80 вазнро гирд оварда тавонистам. Ин низ ҳамаи вазнхой арұзй нест, боз ҳаст. Гайр аз ин системаи арұз ҳамин хел системаест, ки одами вазни арұзро нағз омұхтагй мувофиқи вазни арұз вазнхой навин низ сохта метавонад».

Муайян карданы ҳамаи хусусиятхой арұз, сайри таърихии он дар назми форсий-точкій, осон карданы қоидахой асосии он вазифаи мұхиммest, ки аҳамияти калони илмию амалй дорад.



## *Қисми сеюм*

### **ДАР БОРАИ ҚОФИЯ**

#### **ҚОФИЯИ МАҶЮБ ВА ШОЙГОН**

Муҳакқиқони адаби дарии тоҷикӣ дар хусуси шеър, вазн, хусусан қофия ва мақоми он кам фикру мулоҳиза эрод кардаанд. Аз ҷумла, Низомии Арӯзии Самарқандӣ дар «Чаҳор мақола» шеърро саноат (ба маънои санъат) мешуморад, на ҳунар ва фан: «шоирий санъатест, ки шоирий бад-он саноат...» (мақолаи дуюм)

Шамси Қайси Розӣ дар «Ал-мӯъҷам» шеърро сухане андешид, мавзун ва мураттаб ҳисоб менамояд, ки саҳт побанди қофия аст.

Танҳо Насируддини Тӯсӣ дар «Меъёр-ул-ашъор» ва «Асос-ул-иктибос» мегӯяд: «Шеър дар назди омма қаломест муқаффо (қофиядор) ва мавзун, дар назари аҳли мантиқ қаломест маънавӣ ва мавзун». Ӯ ҳатто агар қофия мониаи ҷараёни илҳоми шоирий шавад, онро ба як тараф мемонад. Ӯ аз шеър ҷашмдори дурахшандагии андеша, ҳаёл ва оҳанг аст.

Шеър ва истилоҳоти он дар дилу димоги мардуми тоҷик чунон ҷойгир шудааст, ки ба қатори байту газал, рӯбӣ, мухаммас, муаммо, чистон, мустазод (ба қавли ҳалқӣ мустаҳзод), байтбарак ва гайра қофия ҳам аз гапҳои рӯзмарра шудааст. Махсусан ибораи маҷозии «қофия танг будан» дар лавҳи хотирҳо нақш бастааст. Масалан, дар лаҳзаҳои зикиву тангӣ мегӯянд: қофиям танг, гапи зиёд намефорад, боз қофиябозӣ кардан ва гайра.

Қофияи танг ё қофия танг будан дар шеър ба силсилаи қалимаҳои қофияшаванде, ки каммиқдоранд, нисбат дода мешавад. Масалан, соҳтани қофия аз қалимаҳои арабии

**баъд, саъд, раъд, чаъд, ё аз калимаҳои тоҷикии санҷ, панҷ, ранҷ, ганҷ, сипанҷ, ванҷ** ва гайра қофияни танг ҳисоб мешавад. Камол дар бораи қофияни танг мегӯяд:

Бахту саодат занад ба домани ў чанг,  
Домани он зулф ҳар киро, ки ба чанг аст,  
Дар сухани зулфи ў, Камол, чӣ печӣ?  
Васфи даҳонаш бикун, ки қофия танг аст.

Айнӣ низ гуфтааст:

Бас қофия танг аст ба Айнӣ ҳабари Дӯст<sup>1</sup>  
Аз лутф дар ин қофияни танг биёред.

Арӯзиёни классик ба чуз Насируддини Тӯсӣ қофияро рукни асосии шеър медонистанд. Баъзеҳо ҳатто мазмунро тобеи қофия қарор медоданд. Аввало калимаҳои қофияшавандаро рӯи когаз менавиштанд. Инчунин барои ҳар як қофия чандин мазмун фикр карда, яке аз онҳоро, ки ба қофия вобастагии бештаре дорад, интихоб мекарданд. Бинобар ин, шоирро қофиясанҷ ҳам номидаанд. Шамси Қайси Розӣ ва дигарон сараввал интихоби қофияро тавсия кардаанд.

Албатта, накши қофия пас аз вазн калон аст. Қофия ба мусиқии шеър обу ранги тозас мебахшад, вале вазифаи он на ба он дараҷаест, ки ягона пояи асосии шеър ҳисоб ёбад. Қофия фақат ба он дараҷа аҳамият дорад, ки мазмун шаклро таъйин кунад ҳам, шакл низ дар навбати худ воситаи ифодаи мазмун ва ба ин маъни фаъъол аст.

Дар газал байтҳо мазмунан паиҳам нестанд. Мазмуни ҳар байт ба байти дувум намегузарад, яъне ҳар як байт ба сари худ мустақил аст. Сабаби ин дар он аст, ки қофияҳо шаклан ҳамранг бошанд ҳам, маънан аз ҳамдигар дур мебошанд. Вале бо ҳамаи ин классикони давраҳои пеш, маҳсусан ҳаким Фирдавсӣ ва гоҳе Ҷалолиддини Румӣ дар маснавӣ худро соҳибҳтиёр гузоштаанд.

Ба сабаби он ки илми анъанавии қофия пеҷдарпеч ва маҳсусан барои ҷавоншоирони имрӯза мушкилфаҳм аст,

1. Номи шаҳс.

доир ба қофия ва байзэ феълхой наздикталаффуз, ки қофия мешаванд, каме сүхбат мекунем.

Дар ҳақиқат, дар қофиябандӣ, мушкилписандӣ ба кор бурда мешавад. Масалан, қофияҳое мавҷуданд, ки ҳичои аввалинашон дар як қолаб ва ҳичои дуюмашон пеш аз равӣ (ҳарфи охирини қофия) ба як хел садонок меоянд: *қоил, моил, соил, ноил* ва гайра...

Бинобар мушкил будан онро ба қатори санъат ҳисоб карда, санъати эънот меноманд. Гоҳе ҳамчун санъати зуқофиятайн ва қофияҳои пуртакаллуф низ ҳастанд.

Дар қофия ин гуна тангравӣ мониаи ҷаравёни ҷӯшу ҳурӯши илҳоми шоири мегардад. Бинобар ин, ба қатори қалимаҳои якқолибаи *моил* қалимаҳои *одил*, *қобил*, *дил*, *гил*, *мутамоил*, *шамоил* ва гайра низ қофия шудан мегиранд, ки ин гуна қофияҳоро қофияҳои мӯътадил номидан мумкин аст. Қофияи ғайримӯътадил (нокис)-ро маъюб ва шойгон<sup>1</sup> номидаанд:

1. Гоҳе чунин ҳолатҳое мушоҳида мешаванд, ки садоноки қофияҳо пеш аз ҳарфи равӣ мухолифи ҳам меояд. Ин гуна қофия яке аз уюби он ба шумор меравад ва онро дар як шеър-дар як газал, қасида ва ё як порчаи маснавии қӯтоҳе зиёда аз ду-се бор овардан нораво ҳисоб мешуд:

Чунон зад бар ў теги зангорхӯрд,  
Ки зангӣ зи мартаб даронад ба гард.

(Низомӣ)

Шабонрӯз модар зи май хуфта буд,  
Зи май ҳаставу дил зи хуш рафта буд.

(Фирдавсӣ)

Андар орад гирифтаи ноҳуш,  
Сеяқ ояд, чу ў гирифт сешаш.

(Масъуди Саъд)

1. Шойгон дар «Ғиёс-ул-лугот» чунин эзоҳ мейбад (муҳтасаран ва мазмун): маънои лугавияш фароҳ, лоиқ ва сазовор ва ҳар чизи беҳтар ва ҳубро низ мегӯянд, ки лоики шоҳ бошад. Дар асл шойгон ба шакли шоҳғон буда, аз қасрати истеъмол шакли шойгон-ро гирифтааст. Ва маънои бисёр, яъне кори бемузд, ки ба ҳукми шоҳ ва ҳоким иҷро мешавад, меояд. Шоире гуфтааст: Мафармой дарвешро шойгон. Навъе аз қофияҳои маъюб шойгон ном дорад.

Аз ҳамин қабил аст ҳамқофия кардани ҷуст-ҷаст, бард-бурд, руст-раст, пур-тар дар як шеър.

Аз гуссаи ҳичрони ту дил пур дорам,

Пайваста аз он ду дидай тар дорам.

(Ал-мӯъчам).

Ёдоварӣ:

Калимаи «хуш» бо «каш» ҳамқофия шавад, хуш-ро ба шакли ҳваши қайд мекунанд, ки дар вазн ним ҳичо зиёд меафтад.

Ба фикри мо, калимаи хуш (خوش)-ро ба шакли (خش) навишта, ҳаш хондан ҳам мумкин аст.

Ваҳ ки бас хубу дилкаш омадай,

Марҳабо, марҳабо, ҳаш омадай.

II. Яке аз қофияҳои маъюб он аст, ки ҳарфи равӣ ба ҳарфи наздиқмаҳрачи худ ҳамқофия мешавад. Монанди эътимод, эҳтиёт ё ки *раг*, *саг* ба *шаку ҳак* ва *чап* бо *тараб* ҳамқофия мешавад, ки **икфо** ном дорад.

III. Калимаҳои замону замин ва камону каминро бо ҳам ҳамқофия мекунанд, ки **синод** номида мешавад.

IV. Сигаҳои исми фоили ҳандону **гирён** бо исми содаи замону **фигон** ё сифатҳои нисбии **оҳанину симин** бо исмҳои содаи **ҷабину камин** ва ё исмҳои ҷамъи дӯстону ёрон бо исми содаи замону **камон** қофия шавад, норавост. Ин гуна қофияро дар илми қофия *итои (ايطا)* ҷалий меноманд.

Ин хел қофияҳо дар ашъори ҷавоншоирони ҳаваскор бисёр истеъмол мегардад, ки аз қабили нимқофия мебошанд.

V. Истеъмоли *об* ва *гулоб* дар як байт мумкин аст ва ин тарзи қофиябанӣ *итои хафӣ* номида мешавад.

Эй гули рухсори ту бурд зи рӯи гул об,

Сӯҳбати гулзорҳо кард ба бӯят гулоб.

VI. Гоҳе ҳарфи равӣ бо садонoke ба сари бандакҷонишини *ем*, *ед*, *анд* ва ё суффикси ҷамъбандии он мепайвандад, ки ин гуна қофияро қофиясанҷони қадим қофияи шойгон

хисоб кардаанд. Бояд аз рӯи қоида равӣ сокин бошад, на мутаҳаррик.

Воҳиди Табрезӣ қофияи шойгонро дар «Ҷамъи муҳтасар» чунин эзоҳ додааст: «Маънни шойгон дар лугат ҷамъ овардан аст ва дар истилоҳ ду ҳарфи сокин мебошад, ки маънни ҷамъро ифода мекунад ва он аз пай равӣ меояду мутаҳаррик мешавад ва шойгонро равӣ соҳтан нашояд».

Ҳофиз, Камол ва дигар устодон инро раво дониста, фаровон истеъмол кардаанд:

Шоҳи шамшодқадон, ҳусрави шириндаҳонон,  
Ки ба мижгон шиканад қалби ҳама сафшиканон.

(Ҳофиз)

Биё, то гул барафшонему май дар согар андозем,  
Фалакро сақф бишкофему тарҳе нав даандозем.

(Ҳофиз)

Ғуломи нарғиси масти ту тоҷдоронанд,  
Ҳароби бодаи лаъли ту ҳушӯронанд.

(Ҳофиз)

\* VII. Мисоле ба қофияҳои маъюби гайримулаққаба (беном) меорем:

Дил шишаву ҷашмони ту ҳар сӯй барандаш,  
Мастанду мабодо, ки зи шӯҳӣ шиканандаш.

(Бисомӣ)

Дар ин шеъри боло феъл ҳамшакл нест. Бояд феъли барандаш бо ягон феъли ҳамшакл чун ҳарандаш ва ё феъли шиканандаш, ба ягон феъли ҳамшакли худ монанди биканандаш қофия мешуд.

VIII. Гоҳе қофияҳо ба як категорияи нутқ мансуб нестанд:

Ман аз замона ба васли буте шудам ҳурсанд,  
Фигон, ки ахли замон он ҳам аз барам бурданд.

Ин ҷо калимаи *хурсанд* сифат ва калимаи *бурданӣ* феъл аст. Аз ин рӯ, ба ҳам қофия овардани ин ду калима норавост.

IX. Дар ин байтҳои Ҳофизу Камоли Ҳуҷандӣ барои риояи қофия ва радиф тасарруфи зебое ба амал омадааст:

Салоҳи кор кучову мани ҳароб кучо?

Бибин тафовути раҳ аз кучост то ба кучо?

(Ҳофиз)

Дӯш бо худ тарона мегуфтам,

Ғазали ошиқона мегуфтам.

Агар аз сар гузашт оби ду чашм,

Ба кас ин мочаро намегуфтам.

(Камол)

Яъне ғоҳе қофияи мисраи сониро ба ду ҳисса чудо кардаанд: як ҳисса барои қофия ва ҳиссаи дигаре ба радифшаванда ҳамроҳ мешавад. Ин гуна қофия ва радифсозӣ бо оҳанг дуруст шавад ҳам, дар навишт ҳилофи қоида ҳисоб меёбад. Вале ин як навъ маҳоратест дар назди устодони адиб ва ҳар як шоир аз ўҳдаи он баромада наметавонад.

Ёдоварӣ: Аз ин қофияҳои маъюб ва шойгон, ки дар боло зикр ёфт, мисолҳои рақами 5, 6, 7, 8 на аз рӯи вазну оҳанг ва на аз ҷиҳати соҳту устухонбандии шаклӣ ва барҷастагии маъни ягон каму косте надорад. Ин шойгонкашии қофия маҳз аз роҳи анъана ва шаклпаратстӣ пеш омадаасту бас. Вале қофияҳои маъюб саломату равонии шеърро ҳангоми хондан ҳалалдор мегардонанд.

Аз ин рӯ, дар қисми ду дар ҳусуси ҳунар ва зебоиҳои қофия сухан меронем. Бояд ҷавонширон на ба он қофияпарастии гайримӯътадили пешина ва на ба ним-қофияҳои имрӯзай ноқис тақлид ва пайравӣ намоянд. Диққатро ба он равона бояд кард, ки қофияи шеър бо мазмуни шеър алоқаманд афтад ва табии тазоҳур намояд, то мусикии салосати шеър аз он афзун гашта, ҷозибадор воқеъ шавад.

## ЗЕБОИХОИ ҚОФИЯ

Мо дар қисмати аввал дар бораи маънои аслӣ, маҷозӣ ва нуқсонҳои қофияи анъанавӣ (суннатӣ), ки ба тоҷикӣ як қисми онро шойгон ҳам меноманд, сӯҳбат кардем. Ваље дар бораи қофияҳои асосии маъмулӣ таваққуф накардем, зеро он қоидо пеҷдарпечу муғлақ буда, дар айни ҳол дар асоси ҳатти арабӣ сохта шуда ва ҳар кадом номҳои чудогонаи арабӣ дорад.

Ҳарфи охири қофия равӣ ном дорад, ки асоси марказии қофия буда, ҳарфҳои дигар аз пеш ва ё охир ба он қарор мегиранд.

Чаҳор ҳарфе, ки аз пеши ҳарфи равӣ мепайвандад, **тъисис**, даҳил, ридф, қайд, инчунин чаҳор ҳарфе, ки аз паси ҳарфи равӣ ҳамроҳ мешаванд, **васл**, **хуруҷ**, **мазид**, **ноира** ном дорад...

Ин нӯҳ ҳарф шаш ҳаракат дорад, ки инҳоянд: **рас(с)**, **ишбоъ**, **ҳазв**, **тавзех**, **мачро** ва **нафоз**...

Баъзе аз шоирон ва адабиётшиносон ба роҳи ифрат рафта, қофияро рукни асосии шеър мефаҳманд ва мазмуни ҳар як байти газал ва қасидаро аз рӯи талаби қофияшаванда дуруст мекунанд.

«Дар шеъри қадимӣ ин ақида ба ҳадде муассир буд, ки ҳама чизро фаромӯш мекарданд ва аз тамоми ваҳдат (ягонағӣ), ки дар соҳтмони шеър лозим аст, ҷашм мепӯшиданд ва танҳо ваҳдати шаклро, ки зодаи қофияҳост, басанд мешумориданд. Ин хусусияти аз ҳад зиёд қофияпарастӣ аз араб ба мо ба таври мерос омада, хусусияти табиии муҳити зиндагонии арабист» (Шафеии Кадқани). Дар бораи қофия «Сұхан», давраи 16, № 4)

Инчунин баъзехо барьакс ба роҳи тафрит рафта, қофияро лозим намедонанд ва чунин ақида доранд, ки қофия баъзан монеи ҷараёни илҳоми шоирӣ мегардад. Ин гурӯҳ аз ҳунар ва зебоии аслии қофияи ашъори классикий ва устодони аср бехабар мебошанд.

Дар ин хусус дар поён изҳори мулоҳиза мекунем.

Қофия дар шеър баъд аз вазн ва унсурҳои аз ҳам чудонашавандай шеър ва сарҳадди муайянे дар миёни мисраъ ва байтҳо буда, ҷанбаи мусиқӣ ва зебой дорад.

Қофия, ба қавли Маяковский, «банду бости шеър аст». Ин гуфта бисёр дақиқ ва қобили мулоҳиза мебошад. Мая-

ковский мегүяд: «Ман ҳамеша лугати барчастай ба назар намоёнро чойгир мекунам ва ба ҳар заҳмат шакл ва тартибе ки бошад, қофияе барояш пайдо мекунам. Натица ин мешавад, ки қофияҳои ман ҳамеша гайримаъмуланд».

Нимо Юшиҷ қофияро ба ташбехи баландтаре боло мебардорад: «Шеъри бекофия одами беустухон аст» (Истеҳкоми шеър, «Суҳан», №3).

Дар шароити мо дар мавриди қофия ва аҳамияти он дар шеър то ҳол бояду шояд чизе гуфта нашудааст ва ҳар чи гуфта шудааст, аз пайравии тарзи кори пешинагон иборат асту бас.

Аксари шоирони гузаштai мo қofияро як чузъи чудоинопазири шеър қарор додаанд ва адабиётшиносон танҳо дар хусуси таъсис, даҳил, ридф, қайд, мазид, ҳазв, ноира ва монанди инҳо баҳс кардаанду бас.

Шафейи Кадканӣ мегӯяд: «Оё дар як шеър басанда аст, ки як қофияро паси ҳам қарор диҳем ва мазмунҳои аз якдигар дурро ба он байтҳо бандем? Он гоҳ ин мазмунҳои ҷудогонаи аз ҳам қандаро ба занчири қофияҳо ба якдигар пайванд диҳем?

Аммо онҳо ҳаргиз изҳор надоштанд, ки қофия дар шеър чӣ аҳамият ва мақоме дорад ва ҷои ба кор рафтани он қучост.

Дар Ғарб барьакс қофия монанди бисёр дигар унсурҳои моддӣ ва шаклии шеър назари мунаққидони адаб ва шоиронро ба ҳуд қашидааст ва ҳар кас дар ҳадди муайян аз сирри пайвастани шеър, қофия ва мақоми он дар эҷоди забони шеър сухан гуфтааст».

Шафейи Кадканӣ зебоӣ ва таъсири қофияро ба таври зер тасниф мекунад:

1. Таъсири мусикавӣ медиҳад.
2. Ташаҳхуси лафзии қофия дар шеър.
3. Лаззате, ки аз раҳонидани як интиво ба вучуд меояд.
4. Танаввӯй дар айни ваҳдат (зебоии маънавӣ).
5. Фароҳам овардан ва таҷаммуи эҳсоси шоир ва назм додан ба фикр.
6. Истеҳкоми шеър.
7. Кумак ба ҳофиза ва суръати интиқол ба қисматҳои муҳталифи як шеър.

8. Илқои мафхум аз тарики оҳангҳои калимот.
9. Эҷоди ваҳдати шакл дар шеър.
10. Ҷудо кардан ва ташаҳхуси мисраъҳо.
11. Кумак ба тадоии маонӣ.
12. Таваҷҷӯҳ додан ба зебоии калимаҳо.
13. Таносуб ва қаринасозӣ («Суҳан» №3)

Аз ин 13 модда 3 моддаро, ки ба фаҳми донишҷӯён ва ҳавасмандони мо наздиқ аст, муҳтасаран ба забони тоҷикий нақл ва баъзе мисолҳоро иваз ва ё илова намудем.

1. Қисмати аввал иборат аз таъсири мусиқавии қоғия аст. Асосан овоз дорои ҷаҳор ҳусусият аст, ки мусиқию шеър дар он муштараканд:

а) шиддат: ҳар қадар, ки қувваи ларзиш (иртиош) бештар бошад, овоз ҳамон қадар пурзӯртар ҳосил мешавад ва сабаби дурттар қашида шудани он мегардад.

б) имтиод: муддате, ки дар он ларзиши овоз идома дорад.

в) Зеру бам ё баланд бардошта шудани овозест, ки ба адади ларзиш вобаста аст, ҳар қадар адади ларзиш бештар бошад, овоз зерттар (пастттар) ва ҳар қадар камтар бошад, овоз бамтар (баландтар) мебошад.

г) занг ва танин: ҳосили ларзишҳои фаръист ва вобастагӣ ба дастгоҳи падидовардандаи овоз (қоғия) мебошад.

Як қисмат аз ихтилоғи мусиқавии шеър ба баҳсҳои арӯзии он вобастагӣ дорад, зеро ҳаракатҳо ва сукунҳо, масалан, дар мутафоилун бештар аз мустафъилун ва тавил аз назари афоил дарозтар аз мунсаҳарҳ аст ва ин гуногуниӣ аз назари мусиқавии шеър ба гӯш хеле таъсирбахш аст. Масалан, дуруштӣ ва мулоимӣ дар шеър тавассути ҳарфҳо ва калимаҳо санҷида ва эҳсос мешавад.

Аз тарафи зеру бам ҳам гуфтан мумкин аст, ки баъзе шеърҳоро ба навъе ва баъзеро ба навъи дигар сурудан лозим меояд. Масалан, ҳамоса ва газалро бо як оҳанг сурудан нашояд.

Аз тарафи дигар, гоҳе дида мешавад, ки як ҳаворо агар бо ду олати гуногуни мусиқӣ навозанд, ду ҳаво аз ҳусуси овоз аз якдигар фарқ доранд. Ин ҳусусиятро дар шеър қоғия ўҳдадор аст. Аз ин рӯ, қоғия дар ҳақиқат ба манзалаи дастгоҳи падидоваранди овоз аст, зеро агар ду газал ё ду қасидаеро, ки дар як вазн ва як мавзӯй, аммо

бо ду қофияи гуногун суруда шудааст, хонем, таъсири ин шеърҳо аз якдигар тафовут дорад ва ин аз хилофи қофияҳо пеш омадааст, аз рӯи мусиқӣ ҳар кадом оҳанги маҳсусеро дорост. Масалан, шеърҳои зерини Ҳозикро, ки ҳар се дар як вазнанд, аз назар гузаронем:

Ё раб, ин навгули хандон, ки супурдӣ ба манаш,  
Месупорам ба ту аз ҷашми ҳасуди чаманаш.  
Гарчи аз кӯи вафо гашт ба сад марҳала дур,  
Дур бод оғати даври фалак аз ҷону танаш!

Ман кӣ бошам, ки бар он хотири отир гузарам,  
Лутфҳо мекунӣ, эй ҳоки дарат точи сарам.  
Ҳимматам бадрақаи роҳ кун, эй тоири кудс,  
Ки дароз аст раҳи мақсаду ман навсафарам.

Эй дил, он дам, ки ҳароб аз май гулгун бошӣ,  
Бо зару ганҷ ба сад ҳиммати Қорун бошӣ!  
Дар мақоме, ки садорат ба факирон баҳшанд,  
Ҷашм дорам, ки ба ҷоҳ аз ҳама афзун бошӣ.

Аз ин шеърҳо оҳангे эҳсос мекунем, ки аз ҳамдигар фарқ доранд, зоро дастигоҳи падидоваранди овоз дар ҳар кадом ҳарфе маҳсус аст, ки нагмаи (ҳавои) ба худ хоссе дорад. Дар газали нахустин қофияҳо (бехтараш радифҳо), ки бо **ш** тамом шудааст, аз газали дуюм, ки бо **м** тамом шудааст, тафовут дорад: дар **м** қашиши овоз якбора бурида мегардад. Вале дар **ш** бурида шавад ҳам, монанди **м** нест. Дар **ш** овоз дар сурати нармтаре пахш ва тамом мегардад.

Дар шеъри сеюм, ки радиф бо **й** тамом мешавад, қашиши садонок муддати бештаре идома ёфта ва нисбат ба ду шеъри аввал комилан тафовут дорад. Бинобар ин, шоири ҳунарманд бо иваз кардани қофия якнавохтии вазиро тағиیر медиҳад.

Нуктаи дигаре, ки дар боби ҷанбаи мусикии қофия бояд хотиррасон кунем, ин аст: одатан дар гуфтугӯи маъмулӣ ва наср ба оҳангӣ қалимот аҳамият намедиҳем, фақат ба маъни дикқат мекунем. Вале дар шеър бо вучуди аз маъни бехабар набудан аз оҳангӣ қалимот низ лаззат мебарем ва ин лаззат бештар дар баргаштани қофияҳост. Дар ҳақиқат,

түш ба воситай қофияҳо ба ҳаракат медарояд ва эҳсоси лаззат менамояд ва бо омадани ҳамсадоҳо ва садонокҳои мухталиф як навъ лаззат ва хушнудӣ эҳсос мешавад.

Дар миёни шоирони гузаштаи форс-тоҷик шоире, ки пеш аз ҳама мусикии шеър ва робитаи байни ин думусиқиву қофияро дарк кардааст, ҳамоно Ҷалолиддини Румӣ мебошад.

Чунон ки мебинем, дар девони Шамс (Девони Кабир) ҳамаи газалҳо ҷанбаи хосси мусиқӣ доранд ва маълум мешавад, ки Мавлоно хеле ба мусикии шеър дилбастагӣ доштааст ва ҳамин майлу рагбат боис шудааст, ки ба қофия низ беш аз дигарон майлу ҳавас нишон дидад. Ин байти Мавлоно шоҳиди ин даъвост:

Қофия андешаму дилдори ман

Гӯяндам: М-андеш ҷуз дидори ман.

Бо ҳондани ин девон ҳар кас эҳсос ҳоҳад кард, ки Мавлоно бештар аз тамоми шоирон ба нақши мусиқавии қофияҳо майлу рагбат доштааст. Ӯ илова бар ин ба қофияҳои дохилий (миёни мисраъҳо) низ диққат кардааст. Инак газалеро барои мисол муҳтасаран ин ҷо зикр менамоем:

Ёр маро, гор маро, ишқи чигархор маро,

Ёр туй, гор туй, хоча, нигаҳдор маро.

Хучраи Хуршед туй, хонаи Ноҳид туй,

Равзай уммад туй, роҳ дех, эй ёр, маро.

Рӯз туй, рӯза туй, ҳосили дарюза туй,

Об туй, кӯза туй, об дех, эй ёр, маро.

Дона туй, дом туй, бода туй, ҷом туй,

Пухта туй, хом туй, хом бимагзор маро.

Вай ғайр аз ин қофияҳои дохилий ба навъе аз қофияҳои муаккад ё таъкидӣ низ машғул мешудааст, ки ин кор ҳам аз майлу ҳаваси бисёри ӯ нисбат ба мусиқӣ мебошад.

Соқӣ, бинӯш он ҷоми най, ярлӣ-ялӣ, ярлӣ-ялӣ,

Мутриб бигӯ б-овози най, ярлӣ-ялӣ, ярлӣ-ялӣ.

Боди сабо барҳоста, рӯи замин ороста,

Булбул ҷаман пероста, ярлӣ-ялӣ, ярлӣ-ялӣ,

Нав-нав арӯсони чаман чун варду райхону суман  
Бинвохта дар тан-танан, ярлӣ-ялӣ, ярлӣ-ялӣ...

Дар ин газал, ки мухтасаран нақл шуд, ҳам қофияҳои дохилӣ-мусаҷҷаъ, ҳам таъкидӣ риоя шудааст.

Сабаби ин майлу ҳаваси ачиби Мавлоно ба қофия ин аст, ки шеърашро бо зарб менавохтаанд ва дар ин ҳол шеър табъан тақсим мешавад ва ба худ қофияи дохилӣ мегирад.

Баъзе аз мунаққидон ва муҳакқиқони гарбӣ қӯшидаанд, ки шеърро гунае аз мусикӣ шуморанд.

Агар вазнро чунин таъриф кунем, ки баъзе гуфтаанд: «Вазн як навъ интизоме мебошад, ки дар як таволӣ, яъне паси ҳам қарор гирифтааст», хоҳем дид, ки қофия худ навъе аз вазн аст. Бояд диққат ба кор барем, ки айбҳое (нуксонҳое), ки арӯзиён ва уламои адаб дар қофия санҷидаанд, ҳама роҷеъ ба мусикӣ мебошад, зоро он нуксонҳои қофия боиси изтироб (халал ва парешонӣ) дар нагма (тараним) мешавад.

Ҳар чи мизони калимот (садонок ва ҳамсадоҳои муштарак) бештар бошад, эҳсоси мусикӣ зиёд мешавад ва дар натиҷа эҳсоси лаззат ҳам бештар мегардад.

Барои мисол ин ду газалро, ки яке аз Камоли Исмоили Исфаҳонӣ ва дувумй аз Ҳофиз аст, ба таври муқоиса ин ҷо нақл мекунем. Аз рӯи гуфти Ҳофиз байти танзимшуда мансуб ба Камоли Исфаҳонист. Вале ба қавли муаллиф, ин байт аз Масъуди Саъди Салмон аст, Ҳофиз ва Камол онро тазмин кардаанд.

Фазали Ҳофиз:

Соқӣ, биё, ки аз мадади бахти корсоз  
Коме ки хостам зи Худо, шуд муюссарам.  
Ман чуръянӯши базми ту будам ҳазор сол,  
Кай тарки обхӯрд кунад табъи ҳӯгарам?...  
В-ар боварат намешавад аз банди ин ҳадис,  
Аз гуфтаи Камол далеле биёварам:  
«Гар барканам дил аз туви бардорам аз ту меҳр,  
Ин меҳр бар кӣ афканам, ин дил кучо барам?...»

Аз Камоли Исмоил:

Чонро чу нест васли ту хосил, кучо барам,  
Дилро ки шуд зи васли ту гофил, кучо барам?  
Реги равону тирашабу абрю тундбод,  
Ман чашмдарду роҳ ба манзил кучо барам?  
Гирам, ки орзуи дилам чумла ҳосил аст,  
Акнун чу нест рӯи ту хосил, кучо барам?  
Гуфтанд: Баргирифт фалак дил зи меҳри ту,  
Ман доварии мардуми ҷохил кучо барам?  
«Гар барканам дил аз туву бардорам аз ту меҳр,  
Ин меҳр бар кӣ афканам, ин дил кучо барам?...

Муаллиф мегӯяд, ки ҳар ду байт бе ҳеч каму кост якест.  
Аммо вақте ки як бор аз газали Ҳофиз сар кунем ва бар  
он байт бирасем ва бори дигар аз аввали газали Камол  
сар кунем ва бар он байт бирасем, бе ҳеч гумон лаззате,  
ки аз хондани байти мазкур дар газали Камол мебарем,  
чандин бор бештар аз лаззате ҳоҳад буд, ки аз хондани  
он байт дар газали Ҳофиз ба мо руй додааст. Ин ҳолат аз  
фузунии ганои қофиya ва радиf пеш омадааст, ки дар газали  
Камол риоя шудааст ва дар газали Ҳофиз нисбатан кам  
аст. («Сухан», №2)

Ба фикри мо, ин лаззате, ки аз қофиyaву радиf хосил  
шудааст, қисман аз мазмuni мусалсали газали Камол пеш  
омадааст. Ҳусусан дар газали Камол байти:

Гуфтанд: Баргирифт фалак дил зи меҳри ту,  
Ман доварии мардуми ҷохил кучо барам?

Мазмuni байти тазминшударо тақвия менамояд.

Бояд қофиyaҳои пешина барои лаззат бурдан аз мусикии  
қофиyaҳои байдана тағири бештаре фароҳам намоянд. Ин  
тайёриро набояд бо такрори пайдарпаи қофиyaҳо ба ҳам  
омехт, зоро такрор аз ҳадди муайян ки гузашт, гӯш эҳсоси  
лаззат намекунад, балки барьакс эҳсоси нафрат ҳоҳад  
кард.

### **Зебони маънавӣ ва танаввӯй дар айни вахдат**

Яке аз лаззатҳои дигаре, ки қофиya ба мо мебахшад,  
навъе аз забони маънавист, ки аз равонии дигаре таъсир

мегирад. Ин иборат аз он аст, ки вақте ки калимаҳои ба ҳам монандро дар охир абёт меҳонем ё мешунавем, чунин киёс мекунем, ки калимаҳо дар айни ягонагӣ аз ҳамдигар фарқ ҳам доранд ва дар айни фарқ доштан дорои навъе ягонагӣ ҳам ҳастанд.

Барои беҳтар дарк кардани ин ҷанбаи зебоии қоғия ба ин байтҳои «Шоҳнома» дикқат кунем:

Ҳамегуфт Зол: Эй ял, Исфандёр,  
Чаҳондор в-аз тухмаи шаҳрё.  
Кӣ барканд ин кӯхи сангӣ зи лой?  
Кӣ афганд ин шери нарро зи пой?  
Кӣ қанд ин писандида дандони пил?  
Кӣ афганд дар мавҷ дарёи Нил?

Ҳангоми шунидан ва ё ҳондани *Исфандёр* ва *шаҳрё* дар айни ҳол ду калимаи шаклан гуногунро бо маъниҳои мутафовит мешунавем ва эҳсос мекунем, боз дар ду калимаи муштараки ёр эҳсоси навъе вахдат ва ягонагӣ менамоем. («Сухан», №3)

Ҳамчунин дар калимаҳои ҷой, пой ва пил, нил ҳамин решаш эстетикии ин лаззатро ба дурустӣ маънидод кардан мумкин аст.

Ба фикри мо, ин қоғияҳои зебо ҳамоно аз қисми санъати ӯзнат аст.

### Илқо<sup>1</sup> мағҳум аз рӯи оҳанг

Ин хусусият дар қоғияи ҳамаи шеърҳо нест, аммо қобили эзоҳ аст, ки бисёрии шеърҳо қоғия ва адои вазифаҳое, ки гуфтам, аз назари савтӣ инъикоси мағҳуми шеър аст. Агар мавзӯи шеър ҳолати шеван ва фарёд бошад, қоғия низ ин ҳолатро аз хусуси савтӣ намоиш медиҳад ва ин ҷизест гайри ҷанбаи мусиқавии қоғия.

Барои мисол ҷанд байте аз ҳабсиёти Масъуди Саъди Салмон биёрем:

1. Илқо — расидан.

Эй меңнат, ар на күх шудай, соате бирав,  
В-эй давлат, ар на бод шудай, лаңзае бипой!  
Гар шери шарза нестай, эй фазл, кам шикар,  
В-ар мори гурза нестай, эй акл кам газой!  
Эй тан, чазаъ макун, ки маңозист ин чаҳон,  
В-эй дил, тамаъ мабар, ки сипанчест ин сарой.

Холати шевани шоирро, ки аз қаъри замир баровардааст  
ва овози худро баланд мекунад, то ба гӯши осмон бирасад,  
дар кашиши қофия ва садоноки дарози он дидан мумкин  
аст.

Аз ҳама беҳтар ин шеъри Фирдавсист, ки бо барҷастагии  
калимоти қофия аз назари савтӣ мағҳумро мӯчассам  
кардааст. Фирдавсӣ аз забони Симург мегӯяд:

Гарат ҳеч саҳти ба рӯй оваранд,  
Зи неку зи бад гуфтугӯй оваранд,  
Бар оташ бараган яке парри ман,  
Бибинӣ ҳам андар замон фарри ман.

(ч. 1, саҳ. 28, чони Ҳинд).

Бо шиддат овардани қофияҳои «парр» ва «фарр», ки  
дар асл «пар» ва «фар» будааст, ҳолати парвоз ва садои  
пафиши Симургро, ки аз дур меояд ва ҳаворо ба болҳои  
худ мешикофад, мешунавем. Лозим нест, ки гумон кунем,  
ин гӯяндагон бо таваҷҷӯҳ (бо қасду ирова ин корро  
кардаанд, зоро ҳеч ҳунарманде дар ҳоли оғариниши як  
асар чунин таваҷҷӯҳеро надорад. Аммо завқи солим ва зехни  
ҳунарманди ноҳушӯр мумкин аст чунин орзу ва ирова дошта  
бошад, бе он ки ба усули фаннӣ таваҷҷӯҳ кунад («Сухан»,  
№4)

Агар дониста ва аз рӯи қасду ирова чунин санъате  
рӯй диҳад, маҳсули фикр ботакаллуф ва бетаъсир ҳоҳад  
монд...

Маҳмуди Ҳуман дар асари худ «Ҳофиз чӣ мегӯяд» чунин  
навиштааст: «Ба таври кулӣ ҳарчи шеър бештар ба таври  
надониста (гайришуурӣ) суруда шуда, латифтар ҳоҳад буд  
ва аз ҳамин ҷост, ки мақтаъҳои газал ва қасидаҳои шоирони  
пешқадам, ки мутазаммини таҳаллуси онон аст, маъмулан

камлуттар аз дигар байти он аст. (Махмуди Хуман, Шархи девони Ҳофиз-Ҳофиз чи мегўяд, саҳ.20)

## ХУЛОСА

Дар ҳақиқат, дар ашъори аксари саромадони ҳунарманди адабиёти классикии форсӣ-тоҷикӣ аз қабили Хайём, Саъдӣ, Ҳусрави Дехлавӣ, Салмони Совачӣ, Хоҷу, Камоли Ҳучандӣ ва дигарон бисёр ҳунар ва зебоиҳои қоғия мушоҳида мешавад.

Хайём рубоиҳое дорад, ки дар қоғиябандии онҳо ҳунарнамоии ачибе нишон додааст. Аз ҷумла дар рубоии зерин қалимаҳои *Балх*, *талҳ* ва *салҳ* зоҳирان ба ҳам муносибате надоранд. Вале шоири ҳунарманд мисраъҳоро мазмунан чунон устодона ба ҳам пайвастааст, ки хонанда дар ҳини ҳондан дар назди ҳунарнамоии шоир ангушти ҳайрат мегазад:

Чун уmr ба сар расад, чи Бағдоду чи Балх,  
Паймона чу пур шавад, чи ширину чи талҳ.  
Май нӯш, ки баъд аз ману ту моҳ басе  
Аз салҳ ба гурра ояд, аз гурра ба салҳ.

Камоли Ҳучандӣ бо вучуди аз қатори шоирони мутакаллиф будан шеърҳое дорад, ки дар қоғиябандии онҳо ба таври табиӣ ҳунарнамоиҳо нишон додааст. Аз ҷумла, дар қитъаи зерин мисраи сонии байти охирин таркиби қоғия ва радиф дорон ихоми нозуке мебошад. Ин ҳолат дар таркибҳои қоғия ва радифҳои аввалин дида намешавад:

Хостам аз ходими матбах ҳисоб,  
Баррае күшту бари сепоя бурд.  
Пихи ўро ҳочии саққо гирифт,  
Гурдаашро гандипири доя бурд.  
Гуфтамаш: Дилро кучо кардӣ, ки нест?  
Гуфт: Дилро духтари ҳамсоя бурд.

Феъли буридан дар охири мисраи порчай зерин чун қоғия омадааст, ки маънои дикқатрабое дорад:

Донй, ки чист давлат? Дидори ёр дидан,  
Дар кўи ў гадой бар хусравй гузидан.  
Аз чон тамаъ буридан осон бувад, валекин  
Аз дўстони чонй мушкил бувад буридан.

Калимаи буридан дар мисраи аввали байти охир ҳам омадааст, аммо ба ҳангоми хондан на гўш ва на чашм дикқат намекунад, vale vakte kи қофия қарор гирифт, тамоми дикқати моро аз назари савтй ва зотй, ҳатто қатъи назар аз маънӣ ба худ ҷалб мекунад («Сухан», №4)

Дар қисмати аввал ба таври интиқод гуфта шуда буд, ки саромадони мо дар газал қофияро асос қарор медиҳанд, мазмунро тобеи қофия мегардонанд ва баъзе аз аҳли назария ҳамчун Шамси Қайси Розӣ саҳт побанди қофия мебошанд. Бо ҳамаи ин дар байни газалиёти устодони газалсаро бисёр газалҳое низ дучор мешаванд, ки ба таври табий воқеъ гардида ва ё мазмуни мусалсал дорад. Дар ин гуна мавкеъҳо қофия тобеи мазмуни умумӣ шудааст. Ин ҳолат ба маҳорат ва иродай қофиябандон вобаста аст. Аз чумла, дар як газали Саъдӣ, ки матлааш:

Эй лўъбати ҳандон, лаби лаълат кӣ макидаст?  
В-аз боғи латофат гули рӯи ту кӣ чидаст?

мебошад, шоир то мақтаъ аз бевафоии ёраш гила мекунад ва ўро саҳт дар зери сарзанишу таъна мегирад. Инчунин Саъдӣ газале ба бузургвории инсон дорад, ки мазмун то охир аз ҳам канда нашуда, мутаммими ҳамдигар аст:

Тани одамӣ шариф аст ба чони одамийт,  
На ҳамин либоси зебост нишони одамийт.  
Агар одамӣ ба чашм асту даҳону гўшу бинӣ,  
Чӣ миёни нақши девору миёни одамийт?  
Хуру хобу ҳашму шаҳват шағаб асту ҷаҳлу зулмат,  
Ҳаявон ҳабар надорад зи нишони одамийт.  
Ба ҳакиқат одамӣ бош вагарна мурғ донад,  
Ки ҳамин сухан бигўяд ба забони одамийт.  
Магар одамӣ набудӣ, ки асири дев мондӣ,  
Ки фаришта раҳ надорад ба макони одамийт.

Агар ин дарандахӯй зи табиатат бимирад,  
Ҳама умр зинда бошӣ ба равони одамийят.  
Таярони мурғ дидӣ, ту зи пойбанди шаҳват  
Бадар ой, то бибинӣ таярони одамийят.  
Ба насиҳат одамӣ шав, на ба хештан, ки Саъдӣ  
Ҳам аз одамӣ шунидаст байни одамийят.

Хусрави Дехлавӣ дар ин газал то охир ба воситаи пайки садо аз ҷонон ва аҳволи он ҳолпурсӣ мекунад ва суханони зиёдатӣ гуфта, наранҷонидани хотири нозуки ёрашро таъкид менамояд:

Эй сабо, боз ба ман гӯй, ки ҷонон чун аст?  
Он гули тозаву он гунҷаи хандон чун аст?  
Бо кӣ май меҳӯрад он золиму дар май ҳӯрдан  
Он руҳи пурҳаю он зулфи парешон чун аст?  
Рӯву зулфи бути айёр ҳушанд он ҳар ду,  
Дили девонаи ман паҳлуи онон чун аст?  
Рӯзҳо шуд, ки дилам рафту бар он зулф бимонд,  
Ё раб, он Юсуфи гумгашта ба Канъон чун аст?  
Ҳам ба ҷонон зи каму беши сухан беш магӯй,  
Гӯ ҳамин як сухани рост, ки ҷонон чун аст?

Ҳофиз дар ин газал ба насими саодат супориш медиҳад, ки чӣ ҷуна ва чиҳоро ба ёдаш, ба тавре ки медонад, бояд расонад:

Насими субҳи саодат, бад-он нишон, ки ту донӣ,  
Гузар ба кӯи фалон кун бад-он замон, ки ту донӣ.  
Ту пайки хилвати розӣ, ду дила бар сари роҳат,  
Ба мардумӣ, на ба фармон чунон расон, ки ту донӣ,  
Бигӯ, ки ҷони азизам зи даст рафту Ҳудоро  
Зи лаъли рӯҳфизоят чунон расон, ки ту донӣ.  
Ман ин ду ҳарф навиштам, чунон ки гайр надонист,  
Ту ҳам зи рӯи каромат чунон бихон, ки ту донӣ.  
Ҳаёли теги ту бо мо ҳадиси ташнаву об аст,  
Асири хеш гирифтӣ, чунон бихон, ки ту донӣ.  
Умед дар камари заркашат чӣ ҷуна набандам?  
Дақиқаест, нигоро, дар он миён, ки ту донӣ.

Якест туркию тозӣ дар ин муомила, Ҳофиз,  
Ҳадиси ишқ баён кун ба ҳар забон, ки ту донӣ.

### Аз Камоли Ҳучандӣ:

Ё раб, он мӯниси чон дӯш ба меҳмони кӣ буд?  
В-он чигаргӯши дил то намаки хони кӣ буд?  
Чун Хизир шуд зи назар гоибу маълум нашуд,  
Ки ба торикии шаб ҷашмаи ҳайвони кӣ буд?  
Он лаби лаъл, к-аз ў монд даҳони ҳама боз,  
Боз пурсед, Ҳудоро, ки ба дандони кӣ буд?  
Сари мо буду дари ў ҳама шаб то дами субҳ,  
То худ ў шамъи сарои киву айвони кӣ буд?  
Сӯхтам аз ғаму равшан нашуд ин нукта ҳанӯз,  
Ки шаб он шамъи шакарлаб ба шабистони кӣ буд?  
Аз дили ҳаста чӣ пурсӣ, ки кӣ озурд туро?  
Ғамзаро пурс, ки он заҳм зи пайкони кӣ буд?  
Гуфтай дар ғами ҳачрам накунад нола Камол,  
Дар сари кӯи ту дӯш он ҳама афгони кӣ буд?

Дар ин ғазали Барандуқ радифи «мондан» ба қофияи ҳар байт таркиб ёфта, ба мазмуни байт тобеъ шудааст. Дар айни ҳол аз ин ғазали мусалсалмаъно байтеро бароред, устухонбандии ғазал ҳалал намепазирад:

Лаби ширини ту бо тунги шакар мемонад,  
Дурри дандони ту бо иқди гухар мемонад.  
Қанд бо он ҳама даъвии латофат, к-ӯрост,  
Як ҳадис ар шунавад, пеши ту сар мемонад.  
Гар ба бустон бихромӣ, паи хории рухат  
Гули ҳандон ба даҳан хурдаи зар мемонад.  
Бодро дар шикани зулфи мусалсал магузор,  
Ки саким асту дар он роҳгузар мемонад,  
Ёдгор ар бигузоранд қасон дар олам,  
Аз Барандуқ сухани фазлу хунар мемонад.

Мисоли ин гуна ғазалҳо дар осори устодон бисёр аст.

Дар бораи ғазалҳое, ки мазмуни мусалсал надоранд ва ё як мавзӯро дар бар намегиранд ва байтҳо ба сари худ дорои мазмуни мустақиланд, мунаққидони машҳури Шарқ бисёр

изҳори ақида кардаанд ва хусусияти адабиёти классикии форсӣ-тоҷикиро як фазилати чудогона шуморидаанд.

Шиблии Нӯъмонӣ дар «Шеър-ул-аҷам» дар ин бора мегӯяд: «Фарб бо лагофати адабиёти худ мубоҳот дорад, вале ҳеч гоҳе шоире наметавонад резиши фикре ва илҳоми ҳаёлеро дар қолаби камтар аз се-чаҳор байт баён намояд. Ва ҳол он ки шоирони форсизабон на фақат маънӣ ва мазмунҳои ҳурд-хурд, балки маънӣ ва мазмунҳои умда ва васеъро дар қолаби як байт ато мекунанд ва зуд вирди забони олимум омӣ мегардад» (Шеър-ул-аҷам, ҷ 11, сах.245)

Дар поён барои намуна аз якчанд саромади сухан чанд матлаи газалро бо байте нақл мекунем:

Аз Саъдӣ:

Бахти ҷавон дорад, он ки бо ту қарин аст,  
Пир нагардад, ки дар биҳишти барин аст.  
Гар ҳама олам зи лавҳи фикр бишӯянд,  
Ишқ наҳоҳад шудан, ки нақши нигин аст.

Аз Ҳофиз:

Ба сари онам, ки гар зи даст барояд,  
Даст ба коре занам, ки гусса сар ояд.  
Бар дари арбоби бемуруввати дунё  
Чанд нашинӣ, ки хоча кай ба дар ояд?!

Мо нагӯем баду майл ба аҳмақ нақунем,  
Чомаи кас сияҳу далки худ азрақ нақунем.  
Осмон киштии арбоби сухан мешиканад,  
Такя он бех, ки бар ин баҳри муаллақ нақунем.

Аз Камоли Ҳучандӣ:

Дӯстон, марҳамате бар дили овораи ман,  
Ки бирафт аз бари ман ёри ситамкораи ман.  
Дил ниҳодам мани бечора ба дарди дили реш,  
Чӣ кунам, бо ғами ту нест ҷуз ин чораи ман.

Дар қисми аввал дар шарҳи қоғияҳои маъюб ва шойгон қайд ёфтааст, ки бояд қоғияҳо мансуб ба як категорияи нутқ

бошанд. Вале ин дар маснавиёт кам риоя шудааст. Барои мисол чанд байт аз «Бӯстон»-и Саъдӣ зикр мекунем:

Яке нонхуриш чуз пиёзе надошт,  
Чу дигар касон баргу созе надошт.  
Парокандае гуфташ: Эй хоксор,  
Бира, табхе аз хони яғмо биёр...  
Камар басту чобук навардид даст,  
Қабояш дариданду дасташ шикаст.  
Шунидам, ки мегуфту хуш мегирист,  
Ки эй нафс, худкардаро чора чист?  
Балочӯй бошад гирифтори оз,  
Ману хона минбаъду нону пиёз,  
Чавине, ки аз саъи бозу хурам,  
Беҳ аз майда бар хони аҳли карам.

Дар ин порча дар байти дувум **хоксор** (сифат), биёр (феъл) дар байти сеюм даст (исм), **шикаст** (феъл), дар байти чорум **мегирист** (феъл), чист (чонишин) ва дар байти шашум **хурам** (феъл) **карам** (исм) қофия шудааст.

Дар ҳақиқат, қофияҳо ҳамчинс набошанд ҳам, шеър дар камоли балогати маънӣ ва фасоҳати шакл воқеъ шуда, ба ҳонанда завқи бадей ва олӣ талқин менамояд. Аксари порчаҳои «Бӯстон» бо қофияҳои шойгони бенохунак мисли оби равон хуш ва мулоим ҳосил шудаанд.

Аз ин мисол маълум мешавад, ки дар маснавӣ ҳамчинс будани қофияҳо шарт нест. Барои назми сухан бояд шоир дар пай қофияҷӯй наравад, балки қофия дар ҳини ҷараёни сухан ба таври табиӣ рост ояд. Аз ҷумла, ин манзума (маснавӣ)-и Саъдиро хонед, қофияҳо чӣ тавр табиӣ воқеъ шудаанд ва ҳол он ки ин қофияҳо аз як категорияи нутқ нестанд:

Пирмарде зариф дар Бағдод  
Духтарашро ба кафшдӯзе дод...  
Мардаки сангдил чунон бигазид  
Лаби духтар, ки хун аз онбичакид.  
Бомдодон падар чунон дидаш,  
Пеши домод рафту пурсидаш,

К-эй фурұмоя, ин чай дандон аст?  
Чанд холи лабаш, на анбон аст?  
Ба мазокат нагуфтам ин гүфтор,  
Хәзл бигзору чидд аз ў бардор!  
Хүй бад дар табиате, ки нишастан,  
Наравад чуз ба завки марг аз даст.

Аз тарафи дигар, барои зебой ва хунарнамой дар қофия-  
бандӣ маҳорат, малака ва қувваи хаёлии амиқ лозим аст.

Ин баҳсро бо ин байти Ҷалолиддини Румӣ ҳатм мекунем:

Қофия андешаму дилдори ман  
Гӯядам: М-андеш чуз дидори ман.

## МУНДАРИЧА

Олим ва омӯзгори пуркор .....	3
Дебоча .....	9
Даромади сухан .....	36
Балогату фасоҳат .....	36
Шеър ва наср .....	38
Шеър ва назм .....	38
Навъҳои наср .....	40
Оид ба таносуби калом .....	41
Ибдоъ .....	51
Маънои аслӣ ва маҷозии калимаҳо .....	52
Маҷози мурсал .....	57

## *Кисми якум САНЪАТҲОИ БАДЕЙ*

Санъатҳои маънавӣ .....	61
Ташбех .....	62
Истиора .....	83
Муболига .....	92
Тавсиф .....	96
Сифатчинӣ .....	97
Тазод ва муқобила .....	99
Тафсир .....	104
Лаффу нашр .....	105
Санъати шумур .....	109
Санъати чамъ .....	110
Тафриқ .....	110
Тақсим .....	110
Чамъу тафриқ .....	113
Чамъу тақсим .....	113
Чамъу тафриқу тақсим .....	114
Суолу ҷавоб .....	114
Таҷоҳули ориф .....	116
Тааҷҷуб .....	117
Рӯҷӯъ .....	118
Гардиш .....	119
Рӯҷӯи лирикӣ .....	122
Нидо .....	123
Киноя ва таъриз .....	124

Талмех	128
Ташхис	131
Ирсоли масал	132
Тазмин	136
Бароати истеҳлол	142
Хусни матлаъ	144
Хусни тахаллус	145
Хусни мақтаъ	146
Хусни таълил	147
Санъати тафанин	149
Моддаи таърих	149
Хелҳои моддаи таърихи лафзӣ	155
Муаммо	155
Чистон ё лугаз	158
Тачнис	163
Иҳом	168
Санъатҳои лафзӣ	172
Тачниси лафзӣ	174
Иштиқоқ	182
Тарсөъ	184
Илтизом	188
Санъати лабнорас	195
Санъати лабрас	195
Хелҳои саҷъ ва шеъри мусаҷҷаъ	197
Санъати дугоник	199
Такрир	200
Баргардониши	204
Санъати ирсад	208
Муламмаъ	211
Акс	213
Қалб	214
Муталаввин	215
Мувашшаҳ	218
Санъати чорхона	219
Санъати мудаввар	221
Санъати табдил	222
Санъати истидрок	222
Таъкиди мадҳи хичомонанд	222
Таъкиди ҳаҷви мадҳмонанд	223
Санъати мурофик	223

Санъати титол .....	224
Санъати тағыйир .....	227
Санъат ва хушоҳангӣ .....	229
Нақдушишер .....	231
Нуқсонҳои фасоҳатшикани калима .....	234
Нуқсонҳои фасоҳатшикани калом .....	249
Дар бораи сирқоти шеърӣ .....	262
Таворуд .....	267

*Қисми дуюм*  
**МУХТАСАРИ АРӮЗИ ТОЧИКӢ**

Баъзе лаҳзахои муқаддимавӣ .....	281
Арӯз ва вазн .....	282
Қоидай ҳазф .....	284
Қоидай афзоиш .....	286
Қоидай табдил .....	286
Захф .....	295
Имола ё кашиш .....	297
Кашиши нораво .....	298
Сакта .....	299
Васл .....	302
Бандаки изофӣ дар арӯз .....	305
Факки изофат .....	306
Садонокҳои а, и, у дар охири калима .....	307
Мавқеи ҳарфи «Н» .....	308
Бадал шудани садонокҳо .....	311
Мувофиқати баъзе садонокҳо дар кофия .....	320
Баҳрҳо .....	322
Вазнҳои аслий ва рукни солим .....	327
Вазнҳои фаръӣ .....	328
Рӯбой .....	336
Се баҳри эҷодкардаи арӯзиёни Аҷам .....	366
Баҳрҳои панҷгонаи маҳсуси араб .....	369
Хотима .....	373

*Қисми сеюм*  
**ДАР БОРАИ ҚОФИЯ**

Қофияи маъюб ва шойгон .....	375
Зебоихои қофия .....	381
Хулоса .....	390

**Т. ЗЕХНЙ**

## **САНЬЯТИ СУХАН**

Мұхаррири ороиш	<i>У. Ашұров</i>
Мұхаррири сахифабандй	<i>M. Сайдова</i>
Тарроҳ	<i>Ф. Раҳимов</i>
Хуруфчин	<i>Ш. Мирзоева</i>
Мусаххех	<i>И. Қосимов</i>

Ба матбаа 10.07.2007 супорида шуд. Ба чопаш 08.08.2007 имзо шуд. Көзази оффсет. Чопи оффсет. Хуруфи адабий. Андозаи 84x108 $\frac{1}{32}$ . Қузъи чопии шарты 12,5. Қузъи нашрию ҳисоби 19,0. Адади напр 2000 нусха. Супориши №73/07.

Нашриёти "Адиб"-и Вазорати фарҳанги  
Чумхурии Тоҷикистон, 734018, ш. Душанбе,  
кӯчаи Немат Қарбоев, 17а.

Дар матбааи нашриёти «Ҷад» чоп шудааст.  
734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 36.  
Тел.: 221-95-43. E-mail: ejodfir@mail.ru.